

ТАЪРИХИ ХУЛАФОИ РОШИДИН: АБУБАКР (Р) ВА УМАР (Р)

(зиндагонӣ, футуҳот, шаҳодат)

Муаллиф:
Сайид Абдурраҳими Ҳатиб

Баргардонанда:
Муҳаммадиқболи Садриддин

Душанбе - 2006
Матбааи «Суннатулло»

ББК 86,38+86,3+87,717

C-20

Ин китоб рочеъ ба зиндагинома, футухот, корномаи ду шахсияти бузурги таърихи ислом ва башарият, саҳобагони гиромӣ: Абубакр (р) ва Умар (р), ки ҳардуяшон хулафои рошидин ва падарарӯсони (хусурони) Паёмбари ислом, ҳазрати Муҳаммад (с) буданд, ба забони фасеху ширини форсии тоҷикӣ нақл мекунад.

Чопи дуввум

Номи китоб: Таърихи хулафои рошидин:
Абубакр (р) ва Умар (р)

Муаллиф: Абдурраҳими Хатиб

Баргардонанда: Муҳаммадиқболи Садриддин

Муҳаррири масъул: Файзуллоҳи Аҳё.

Муҳаррири
матни тоҷикӣ:

Шараф Атой

Тарроҳ:

Диловари Бобоҳон

Хуруфчин:

Шифои Назрӣ, Мехрубонуи Раҳимбек.

Ба номи Худованди баҳшандай меҳрубон

Худоро шукр мегўям, ки китоби «Шайхайн»-и Абдураҳими Ҳатибро, ки аз зиндагонии комили Абубакри Сиддик (р) ва Умари Форуқ (р) баҳс мекунад аз ҳуруфи форсӣ ба алифбои кириллӣ баргардон ва пешкаши хонандагони азиз гардонидам, то бошад, ки миллати тоҷик аз ин ду абармарди таърихи ислом ва ду ёри босафои ҳазрати Муҳаммад (с) оғоҳии комил ва фарогире пайдо намоянд ва ба ҳубӣ он дуро бишносанд, зоро то ба ҳол китобе, ки чехраи нуронӣ ва зиндагиномаи ин ду ёри паёмбари исломро барои мардуми шарифи Тоҷикистони азиз бо алифбои кириллӣ муаррифӣ намояд надидам ва пеши ҳуд мақсад гузоштам, ки баргардонии онро шурӯъ намоям, агарчи хеле мушкил буд, valee онро ба анҷом расонидам.

Он ҳам бошад, бо лутфу инояти Худованди карим ва фазои орому мӯътадили Тоҷикистони соҳибистиқоламон, ки Худоро шукр ҳама мардуми он орому осоишта дар гирди роҳбари фарazonai он аз як гиребон сар бароварда, кору фаъолият доранд, ки ин қобили ситоишу шукр аст ва Ҳудо онро насибамон гардонидааст.

Сухане чанд доир ба мӯҳтавои китоб

Аз мазмуни китобе, ки дар даст доред ба ҳубӣ пай ҳоҳед бурд, ки Абубакри Сиддик ва Умар ибни Ҳаттоб чи шахсияти зотӣ ва азамати фитрӣ доштаанд ва барои пешрафти дини ислом ва тақвияти мусалмонон чӣ корҳои бузурге анҷом додаанд. Бо вуҷуди ин азамату бузургӣ ҳоксору фурутан буда, заррае ҳудҳоҳӣ ва такаббур дар онҳо роҳ наёфтааст. Дар муқобили ҳар пирӯзӣ ва пешрафти муҳимме, ки насибашон мешуд ҳудро роҳини лутфи Ҳудо дониста, Ҳудоро ситоиш ва шукргузорӣ мекарданд.

Далелу аснод ва рақамҳое, ки дар ин китоб зикр шудааст, аз китобҳои муаррихони машҳури Ғарбу Шарқ гирифта шудааст ва сирфан ҷанбаи таъриҳӣ дорад, на сиёсӣ.

Дар гузаштаи начандон дур мардуми шарифи тоҷик дар бораи ҳаёту фаъолияти ин ду абармарди таърихи ислом, яъне Абубакру Умар маълумоти пурраи бо далелҳои таъриҳӣ асоснок надошт, зоро дар даврони пешазистиқлол арзишҳои динии мардуми мо ба таври бояду шояд ачргузорӣ намешуд.

Биноан, бо мақсади хубтар шиносонидани ин шахсиятҳои беназир ва ғанӣ гардонидани маънивиёти хонандагони гиромӣ ба ин кори ҳайр камари ҳиммат бастам. Дар ин китоб, ки аз таассуби динӣ орӣ аст, санаду рақамҳои таърихии саҳех, бегаразона, бо асосҳои илмӣ дарҷ гардидааст. Муаллиф ҳангоми ибрози ҳодисаҳои таърихии марбут ба футухоти исломӣ дар баробари зикри сарчашмаҳои муаррихони исломӣ, ҳамзамон дидгоҳи муаррихони ғайримусалмонро, ки донандагони хуби таъриҳ маҳсуб мешаванд, бо овардани иқтибос, ёдрас мекунад.

Аз ҷумла муаррихи номдори фаронсавӣ Густов Лубун, ки мавзӯи футухоти исломӣ дар давраи хилофати Умар ибни Ҳаттоб (р)-ро дар китобаш бо номи «**Тамаддуни ислом**» ҳамаҷониба омухтааст, бегаразона чунин мегӯяд: «Дар дунё кишваркушоёне меҳрубонтар ва фотеҳоне одилтар аз арабҳо дида ва шунида нашудааст.»

Гузашта аз ин тамоми муаррихони ҳақбини олам эътироф мекунанд, ки мардуми шаҳри Байтулмуқаддас дар даврони хилофати Умар (р) новобаста ба мансубияти динию қавмияшон аҳлона, бо эҳтироми ҳуқуқҳои яқдигар зиндагонӣ кардаанд. Ин давраи таъриҳӣ барои ин шаҳри

муқаддас даврони тиллойии ҳамзистии осоишта эътироф гардидааст, ки ин худ нишондиҳандаиadolatпешагии Умар ибни Хаттоб (р) мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки дар ин китоб нақши асҳоби бузурги паёмбари ислом низ ҳамаҷониба ва ҳақбинона нишон дода шудааст. Саҳобаҳои киром, ки шахсиятҳои беназири таърихи башаранд дар атрофи Расули акрам(с) чун як тану ҷон гирд омада, барои таҳқиқи рисолаташ ба Ӯ содиқона хидмат карданд. Асҳоб, ки шогирдони мактаби муҳаммадӣ буданд, дар густариш ва устувор гардонидани дини мубини ислом дар нимҷазираи Араб ва берун аз худуди он ҷону молашонро фидо кардаанд. Ин мардони бузург ба монандӣ Абубакри Сиддик, Умар ибни Хаттоб, Усмон ибни Аффон, Алӣ ибни Абуталиб, Амр ибии Ос, Абуубайда ибни Ҷарроҳ, Саъд ибни Абувақъос ва бисёр дигарҳо мебошанд, ки корномаҳояшон дар таърихи башар назир надорад.

Муҳаммадиқболи Садриддин.

Муқаддима

Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим

*Алҳамду лиллоҳи раббил оламин ва-салотул-лоҳи ва
саломуху ало сайиди-л-мурсалин ва ало олиҳи-т-тоҳирина ва
асҳобиҳи аҷмаъин.*

Муддате буд, ки баъзе аз дўстон дар Бандарабbos дархост мекарданд, китобе дар таърихи хулафои рошидин дар ихтиёрашон бигузорам, то мутолия кунанд ва аз зиндагонии ин бузургврон ба хубӣ огоҳ шаванд, вале мутаассифона, чунин китобе ба забони форсӣ надоштам. Дар ҳар ҷои дигаре, ки ҷӯстуҷӯ кардам, низ китоби муфиде дар ин хусус наёфтам. Барои ҳамин тасмим гирифтам, то бо муроҷиа ба китобҳои мӯътабари таърихи исломӣ, мухтасаре дар таърихи хулафои рошидин бинависам. Чун дар асари шуғле, ки дорам, фурсати ин кор хеле кам буд ва анҷоми он тӯл мекашид, салоҳ дида таърихи мавриди назарро дар ду қисмат бинависам.

Қисмати аввал таърихи шайхайн Абубакр ва Умар ҷудогона дар як китоб ба нигориш омад, то зудтар хотима ёбад ва дар ихтиёри дўstonи гиромӣ қарор дихам.

Сипас қисмати дуввум, таърихи Усмон ва Алиро дар китоби мустақили дигаре бинависам.

Инақ, алҳамду-лиллоҳ ба тавфиқи Худо қисмати аввали таърихи хулафои рошидин бо номи (Шайхайн) хотима ёфта ба ҷоп мерасад. Умед аст, ин шоа-л-лоҳ муфид ва мавриди истифодаи хонандагони гиромӣ воқеъ шавад.

Мақом ва шахсияти ҳар яке аз хулафои рошидин бартар аз ин аст, ки забон битавонад он гуна, ки шоиста аст баён ё қалам аз ўҳдаи он барояд. Ончи гуфта ё навишта шуда, метавонад то ҳадде муаррифи шахсияти азими онҳо бошад ва ман ҳам бо навиштани ин китоб саҳми кучаке аз ин бобат дошта бошам.

Шумо хонандагони азиз бо мутолиаи ин китоб то ҳадде пай мебаред, ки шайхайн чӣ шахсияти зотӣ ва чи азамати фитрӣ доштаанд ва барои пешрафти дини ислом ва тақвияти мусалмонон чи корҳои бузурге анҷом додаанд. Бо он фазоил ва ҷоннисориҳое, ки ин ду абармарди беназири таърихи ислом дар густариши ин дини илоҳӣ дар канори паёмбари Ҳудо доштанд, бозҳам мутавозеъ ва фурутан буданд, заррае ҳудҳоҳӣ ва такаббур дар онҳо роҳ наёфт, ҳеч гоҳ ҳуднамой аз онҳо сар назад ва дар асари пирӯзӣ ва пешрафти муҳиммӣ, ки насибашон мешуд, ҳудро амонатдори иноят ва лутфи Ҳудо дониста ўро ситоиш ва шукр мекарданд. Гарчи ҳар вақт зикре аз футухоти исломӣ ба миён меояд, номи Умар пеш аз номи Абубакр таҷаллӣ мекунад, зеро он чӣ Умар (р) дар даврони хилофаташ фатҳ кард ва бар ду импературии бузурги ҷаҳон пирӯз гардида, фавқулода муҳим буд. Тавғиқе, ки дар кораш ёфт ба мӯъциза бештар шабех буд то ба амри оддӣ. Вале аз ҳақ набояд гузашт ва бояд гуфт, ки Умар доманаи футухотеро, ки Абубакр пайрезӣ ва рӯйи он амал карда пеш рафта буд, тавсия дода буд. Зеро Абубакр дуруст замоне вафот ёфт, ки аз як тараф ба хоки Ироқ ва аз сӯи дигар ба Шом ва Фаластин лашкар қашидӣ буд ва бар қисмати зиёде аз Ироқ тасаллут ёфта буд ва дар хоки Шом, ки таҳти султаи имперотурии Бизонс (Византия) буд, пеш мерафт.

Пас чунончи дар поёни китоб ҳоҳед дид, ҳазрати Умар кореро, ки ҳазрати Абубакр шурӯъ карда буд, идома ва тавсия дода ва онро то ба камол расонид. Возех аст, ки такмили як кор, осонтар аз шурӯъ ба коре аст, ки оянда ва саронҷомаш номаълум аст.

Бинобар ин омили аслии ин футухотро бояд ҳазрати Абубакр ва такмил қунандаи онро ҳазрати Умар разияллоҳу анхумо донист.

Дар хотима ногуфта намонад, ки матолиб ва умуре, ки дар ин китоб зикр шуда аст, аз китобҳои таърихии мувассақ гирифта шуда ва сирфан ҷанбаи таърихӣ дорад, на мазҳабӣ. Аз ин хотир на ақидаи мазҳабии касеро дастгирӣ мекунад ва на ақидаи мазҳабии касеро рад мекунад. Бинобар ин умед аст мавриди истифодаи умуми мусалмонон қарор гирад. Дар бораи порае аз матолиби таърихии ин китоб ақида ва назари шахсии худамро зикр кардаам, ки умед аст иншоа-л-лоҳ ба хато нарафта бошам.

Ба таърихи якшанбе нӯҳуми зулқаъдаи соли 1397-и ҳичрии қамарӣ мутобиқ бо аввали обонмоҳи 1356 ҳичрии шамсӣ.

Сайид Абдураҳими Хатиб

Бисмиллоҳи-р-раҳмони-р-раҳим

Абубакри Сиддиқ (р)

Абубакри Сиддиқ ба иттифоқи тамоми таърихҳои исломӣ ва бегона, халифаи аввали Расули Ҳудо буд. Номи Абубакр, Абдуллоҳ аст ва қалимаи Абубакр ба истилоҳи араб кунияи ўст.

Ҳазрати Абубакр, қурайшинасаб ва аз хонаводаи ҳазрати Расулу-л-лоҳ(с) буда, насабаш ба (Мурра) мерасад, ки аз аҷдоди гиромии он ҳазрат аст. Мурра бобои шашуми он ҳазрат ва бобои панҷуми Абубакр аст. Чун Абубакр дар замони қабл аз зухури ислом дар байнни оммаи табақоти араб ба ростгӯйи ва сидқгуфторӣ мавсуф ва ба ин сифати камоли инсонӣ шӯҳрат ёфта буд, аз ин рӯ ўро Сиддиқ меҳонданд ва чун рӯзе пас аз зухури ислом ба ҳузури Расулуллоҳ мушараф шуд, он ҳазрат фармуд: «анта атиқуллоҳи минаннор» яъне ту аз оташи ҷаҳаннам раҳо ва аз аҳли биҳиштӣ. Аз он рӯз машҳур ба Атиқ низ шуд.

Абубакр ду солу чанд моҳ баъд аз милоди мубораки Расулуллоҳ дар шаҳри муқаддаси Макқа мутаваллид шуд. Бинобар ин ду солу чанд моҳ кучактар аз ҳазрат мебошад.

1. Дар истилоҳи араб ба ҳар исме, ки ибтидои он (аб) бошад Абубакр, Абутуроб ва амсоли онҳо (куния) гуфта мешавад. Ҳамчунин ҳар исме, ки ибтидои он (ум) бошад монанди Үмму-л-банин, Үмму-л-хайр ва ашбоҳи онҳо низ (куния аст), машрут (ба шарти ин) ба ин, ки шахси соҳиби куния исми асли дошта бошад, монанди Абубакр ва исми аслии ў Абдуллоҳ аст ва монанди Абулқосим, ки кунияи ҳазрати Расулуллоҳ аст ва номи мубораки аслии он ҳазрат Муҳаммад аст.

Хонаводай Абубакр

Номи падари Абубакр, Усмон ва кунияи падараши «Абуқуҳофа» аст.

Дар соли ҳаштуми ҳичрат шаҳри мӯқаддаси Макка фатҳ ва ба тасарруфи Расулу-л-лоҳ (с) даромад, Абубакр дасти падараширо, ки пир ва нобино шуда буд, гирифт ва ба ҳузури Расулу-л-лоҳ (с) овард. Расулу-л-лоҳ фармуд: Чаро нағузоштӣ ин шайх дар хонааш бошад то ман ба наздаш биравам? Абубукар арз кард, ки ҳаққаш ин аст, ки ў ба ҳузурат мушарраф гардад. Сипас Расулу-л-лоҳ (с) ўро ба рубарӯи худ нишонд ва дасти муборакро ба синааш кашид ва фармуд: «Мусалмон шав, эй Абуқуҳофа». Ў фавран даъвати мустақими он ҳазратро пазируфт ва ҳамон ҷо дар ҳузури Расулу-л-лоҳ (с) ба дини ислом мушарраф гардида.

Абуқуҳофа пас аз он дар тӯли ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) ва дар тӯли ҳаёти фарзандаш Абубакр дар қайди ҳаёт буд ва ҳамеша дар шаҳри Макка басар мебурд. Шаш моҳ пас аз вафоти Абубакр дар давраи хилофати ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб(р) дар шаҳри Макка вафот ёфт ва дар ҳамон ҷо ба хок супорида шуд.

Исми модари Абубакр Салмо ва машҳур ба Ӯмму-л-хайр буд. Ў дар авоили зуҳури ислом дар Макка ба дини ислом мушарраф шуда ва дар хонаи Ибни Абуарқам дар наздикии қӯҳи Сафо қарор дошт ва дар он айём маҳалли иҷтимооти мусалмонони аввалия буд, ба ҳузури Расулу-л-лоҳ (с) шарафёб шуд ва бо он ҳазрат барои анҷоми вазоиф ва таколифи дини ислом, байъат кард.

Нақши Абубакр (р) дар ислом

Абубакр (р) қабл аз зуҳури ислом дар шаҳри Макка ба тиҷорат иштиғол дошт ва аз ин роҳ сармояе ба маблағи

чиҳил ҳазор дирҳам, ки дар он рўзгор сарвати қобили таваҷҷуҳе ба шумор мерафт, ба даст овард. Пас аз он ки мусалмон шуд, сарвати андўхтаашро дар роҳи пешрафти дини Худо ва рифоҳи ҳоли мусалмонони бебизоъат ба тадриҷ сарф кард. Дар шаби ҳичрат, ки ифтихори ҳамсафарӣ бо Расулу-л-лоҳ (с)-ро дошт, панҷ ҳазор дирҳам, ки аз он маблағ боқӣ монда буд ва шояд маҳсусан барои чунин вақте захира нигоҳ дошта буд, барои рафъи эҳтиёҷоти эҳтимолии ин сафар бо худ дошт.

Ҳазрати Абубакр (р) баъзе аз бардагонеро, ки дар хонаҳои ашрофи Макка буданд ва мусалмон шуда буданд ва аз ин сабаб мавриди шиканҷа ва озори арбобонашон қарор гирифта буданд, то аз дини ислом даст бикашанд, аз онон меҳарид ва озодашон месоҳт.

Яке аз ин бардагон Билоли ҳабашӣ муazzини машҳури Расулу-л-лоҳ (с) буд, ки оқояш (хочааш) Умайя ибни Халаф мушрики бутпараст, ҳар рӯз дар вақти зуҳри тобистони гарми Ҳичзор, ки ҳаво ба шиддат сўзон мешуд, ўро ба чурми ин ки ба дини ислом мушарраф шудааст, рўйи регҳои доғ меафканд ва бар рўйи синааш низ санги доғи бузурге мениҳод ва мегуфт: «Бо ту чунин мекунам, то аз дини Муҳаммад даст бикашӣ ё ба ҳамин ҳол ҷон дихӣ» ва Билол, ки имони ба Худо бо тору пуду вучудаш омехта шуда буд ва наметавонист чуз ин бошад, ин ҳолати маргофаринро таҳаммул мекард ва мегуфт:

- Аҳад, Аҳад. Яъне Худо якстост. Худо якстост.

Билол дар чунин вазъи тоқатфарсое эмони худро ҳифз карда, дил ба Худо баста, дар интизори фараҷу кушоишे буд, то ин ки Абубакр аз ҳолаш огоҳ шуд ва ўро аз оқояш ҳарид ва озод кард.

Ҳамчунин шаш нафари дигар аз бардагон, ки мусалмон шуда буданд ва ба ин сабаб аз арбобони ситамкорашон

чабру чафо мединанд, Абубакр онҳоро харид ва озод кард. Яке аз онҳо Омир ибни Фуҳайра буд, ки баъдан чупонии чорвои Абубакро мекард ва дар айёми иқомати Расулу-л-лоҳ (с) ва Абубакр (р) дар ғори Ҳиро дар сафари таърихии ҳичрат, ҳар шаб гусфандони худро ба наздики ғор мебурд, то Расулу-л-лоҳ (с) ва Абубакр (р) аз шири онҳо бинушанд.

Яке дигар аз ин бардагон дўшизае буд бо номи «Лабина», ки оқояш ўро ба ҷурми ин ки мусалмон шуда буд, озор медод. Ҳамин ки Абубакр (р) аз мочаро хабар ёфт, ўро харид ва озод соҳт. Ба ин лиҳоз аст, ки Расулу-л-лоҳ (с) мефармояд:

-«Ҳаргиз ҳеч моле монанди моли Абубакр ба ман нафъ нарасонд».

Абубакр (р) бо шунидани ин фармоиш, аз фарти шаъаф ва хушҳолӣ ба гиря афтод ва арз кард:

-Ҳамоно ман ва молам ҷуз барои ту нест, эй Расули Ҳудо.

Абубакр аз содот ва сарварони Қурайш ва мутахаллик ба ҳисоли карима ва ороста ба ороиши покию парҳезгорӣ буд. Аз ин рӯ бо он ки шурбии хамр (майнушӣ) қабл аз зуҳури ислом ҳалол буд ва дар байнин аҳли Макка хусусан бузургонашон хеле шӯҳрат дошт, Абубакр (р) монанди баъзе дигар аз сарони доно ва муваққари (муҳтарам) араб дарёфта буд, ки натоиҷ ва асароти зиёнбахши шароб абадан бо киён ва қаромати инсон созгор нест. Аз ин хотир шаробро бар худ таҳрим кард ва ҳаргиз лаб ба он наёлуд.

Абубакр (р) пеш аз зуҳури ислом ҳам марди нақуқор ва худсоҳта ва ғаридӯст ва меҳмоннавоз буд. Аз кӯмак ба мустамандон ва дастгирий аз дармондагон ва мусоидати зиёндидагон аз ҳаводиси рӯзгор дареф намедошт. Бар асари ҳамин ҳисоли сутуда буд, ки мавриди дӯстӣ ва муҳаббати умуми араб гардида ва дар назди куллияи табақоти араб

махсусан аҳли Макка дорои эҳтироми камназир буд ва аз ҳар лиҳоз ҳама ба ў ёътимод мекарданд.

Абубакр (р) дар таъаққул ва идроки ҳақоиқ ва қазоёи ғомиз ва печида дар мақоме буд, ки бузургони Қурайш барои ҳалли мушкилоти сиёсӣ ва қашфи муъзилоти (проблема) умури умумии худ бо ў машварат мекарданд ва аз роҳнамоиҳои саҳех ва орои нишонраси ў суд мечӯстанд ва ба гуфтаҳояш амал мекарданд.

Абубакр (р) нахустин мусалмон

Чун фаҳмиdem, ки Абубакр (р) ҳатто пеш аз зухури ислом инсони комил ва шахси барҷастае буд, пас таъаҷҷуб намекунем, ки чаро аз ҳамон овони ҷавонӣ ва қабл аз ин ки Расулу-л-лоҳ (с) ба рисолат фиристода шавад, бо он ҳазрат, ки дар ин сифоти сутуда дар ҳадди аъло ва дараҷоти комил буда, дӯсти самимӣ будааст. Зоро хеле возех аст, ки «кунад ҳамчинс бо ҳамчинс парвоз» ё ба қавли араб ҳамон парандагон бо гурӯҳи ҳамчинси худ аз ҳаво ба замин менишинанд.

Ҳамчунин чун Абубакр (р) -ро тибқи таърифи таърих шинохтем, набояд таъаҷҷуб кунем, ки чаро нахустин кас аз гурӯҳи мардони бузург буда, ки пас аз рисолати Расулу-л-лоҳ (с) ба ў имон овардааст. Зоро мусаллам аст, ки ў аз рафоқат ва мусоҳибати ҷандинсолаи худ бо он ҳазрат ба сиҳати рафтор ва сидқи гуфтораш пай бурда буд ва яқин дошт, ки он ҳазрат дар даъвати худ ростгӯ ва расули Ҳудованди бузург аст. Магар мешавад чунин кас, ки аслан дурӯғ гуфтанро раво намедонад ва дар тули чиҳил сол қабл аз беъсати худ ҳаргиз нисбат ба ҳалқи Ҳудо дурӯғ нагуфта аст, акнун нисбат ба холиқи ҷалла ва ало дурӯғ бигӯяд ва бе ҳақиқат ин иддиои бузург ва муҳимми рӯҳониро биқунад,

ки холиқи мутаъол ўро барои рисолат баргузида ва барои ҳидояти бандагонаш мабъус фармуда аст. Ҳаргиз. Ин аст, ки Абубакр (р) бо иштиёқи комил қабл аз ҳар марде ба нубувати расули худо имон овард.

Абубакр (р) пас аз мушарраф гардиданаш ба дини ислом монанди гузашта ёвар, муҳлис ва ёри вафодори Расулу-л-лоҳ (с) буд. Дар шаби таърихии ҳичрат шарафи мусоҳибати расули Худо ва ифтихори унвони ёри ғорро шарафёб ғашт. Ҳудованҷ ўро тибқи ояти қуръонӣ ёд мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Агар ўро ёрӣ надиҳед, пас бидонед, ки ҳудованҷ ўро бо қӯдрат ва таъйиди ҳуд нусрат дода аст, бадонгоҳ, ки қуффор аз Макка берунаш карданд, дар ҳоле ки ѹ як нафар буд, аз ду нафаре, ки дар он ҳангом дар гор буданд, онгоҳ, ки ба рафиқаш «Абубакр» мегуфт: ғам маҳур, Ҳудо бо мост».

(Сураи Тавба, оия 40.)

Яке аз ин ду нафар, ки дар оят зикр шуданҷ, Расулу-л-лоҳ (с) ва нафари дигар ба иттифоқи куллияи муфассирин ва донишмандони таърихҳои исломӣ Абубакр (р) аст.

Бешак ҳар мусалмоне бояд ба ин чумлаи «Ҳудо бо мост», ки дар ин оят омадааст, бо диққат нигарад, зеро чунон, ки мебинем Расулу-л-лоҳ (с) тибқи ин чумла аз ин оят ба рафиқаш Абубакр (р) мефармояд: Ҳудо бо мост, яъне Ҳудо ду нафари моро дар паноҳи ҳуд нигоҳ дошта аст ва начот ва нусрат медиҳад. Ин амрро маҳдуд ба макон ва муваққат ба замони ғор нафармуда аст. Ҳудо ҳамеша чӣ дар ғор ва чӣ дар ҷои дигар ва чӣ дар замони ғор ва чӣ пас аз он доимо бо онҳо будааст. Аз ин хотир расули Ҳудоро пас аз ғор ва дар айёми дигар низ дар анҷоми вазифаи

рисолаташ ба ҳадди ҳайратангез ёрӣ ва нусрат дод. Ин мавзӯро дар китоби «Ақоиди исломӣ»-и худ ба қадри кофӣ шарҳ додаам.

Ҳамчунин Ҳудованди мутаол, Абубакр ҳалифаи расулашро дар анҷом додани умури хилофат то ҳадди эъҷобовар муваффақ фармуд, ҷунонки дар ин китоб шарҳ медиҳам, тибқи фармоиши Қуръон, сирраш ҳамон аст, ки Ҳудо бо онҳо буд.

Абубакри Сиддик (р) дар роҳи даъват

Ҷунонки гуфтем, Абубакр (р) мавриди эҳтиром ва муҳабbat ва эътимоди умуми табақоти мардум буд. Аз ин хотир дар оғози зуҳури ислом ашҳоси маъруф ва саршинос аз аҳли Макка аз қабили Усмон ибни Аффон, Зубайр ибни Авом, Саъд ибни Абувақъос, Абдураҳмон ибни Авф «сарватманди машҳури Қурайш», Талҳа ибни Убайдулоҳ, Абуубайда ибни Ҷарроҳ «фармондехи амини ҷабҳаи Шом», Арқам ибни Абуарқам, ки хонаи худро дар наздикии Сафо - маркази сиррии даъвати исломӣ қарор дода ва он чоро маҳалли иҷтимоот ва мушовира ва макони ибодати мусалмонони аввалия қарор дод, низ Фотима бинти Ҳаттоб ҳоҳари ҳазрати Умар (р) ва Саъид ибни Зайд шавҳари Фотима бинти Ҳаттоб ба даъвати Абубакр ҷавоби мусбат дода, мусалмон шуданд.

Абубакр (р) на танҳо мавриди эътимоди мардуми оддӣ буд, балки пас аз ислом низ монанди гузашта мавриди итминон ва эътимод ва тарафи музокира ва мушовираи ҳазрати расул қарор мегирифт. Ҷунонки ибни Ҳалдун дар сафҳаи 206 муқаддимаи худ мегӯяд: “Ҳазрати паёмбар бо ёрони наздики худ ва маҳсусан беш аз ҳамаи онҳо бо

Абубакр (р) дар умури мухимми хусусӣ ва умумии худ ба музокира ва мушовира мепардоҳт”.

Гарчи ҳукумати исломӣ дар замони паёмбари Ҳудо шакли шоҳӣ надошт ва он ҳазрат унвони султон ба худ нагирифт, то монанди шоҳони замони худ расман вазир дошта бошад, vale он чи мусаллам аст Абубакр (р) ва Умар (р)-ро амалан вазири худ қарор дода буд. Онҳое, ки ба кишварҳои мутамаддини он рӯзгор аз қабили Эрон, Рум ва Ҳабаша сафар карда буданд ва аз русум ва ташрифоти шоҳон ва фармонравоёни кишварҳои мазбур мутталеъ ва огоҳ буданд, Абубакр (р) ва Умар (р)-ро вазирони паёмбари Ҳудо медонистанд.

Саъид ибни Мусайяб, ки яке аз тобеин аст, ин матлабро тасдиқ карда, мегӯяд:

-Абубакр (р) назди паёмбари Ҳудо дар мақом ва манзалати вазир буд, зоро дар тамоми корҳояш бо ў машварат мефармуд. Ҳаргиз ҳеч касеро бар ў муқаддам намедошт ва касеро аз ў беҳтар намедонист.

Абубакр то он ҷо мавриди мухаббат ва инояти расули Ҳудо буд, ки модари мӯъминон Оиша мегӯяд: «Аз рӯзе, ки ба ёд дорам, падарам ва модарам ҳар ду мусалмон буданд ва рӯзе намегузашт, ки Расулу-л-лоҳ (с) ҳам аввал ва ҳам охири он рӯз ба хонаи мо ташриф наоранд».

Нависандагони таърихи исломӣ ҳама ба ин ақидаанд, ки Абубакр ҳамеша чӣ дар ҳузур ва чӣ дар сафар мулоғим ва ҳамроҳи Расулу-л-лоҳ (с) буд ва мутлақан дар ҳеч ғазва ва ҷиҳоде аз ҳамроҳӣ бо он ҳазрат боз намонд ва ҳатто дар шаби хатарноки сафари ҳичрат низ ҳамсафари он ҳазрат буд.

Фазоили ҳазрати Абубакр (р)

1. Шарафи рафоқат ва дўстӣ бо Расулу-л-лоҳ (с): Чунон ки қаблан гуфтем Абубакр чӣ қабл аз ин ки паёмбари Худо ба паёмбари барангехта шавад ва чӣ пас аз он, ҳамеша рафик ва муҳлиси паёмбари Худо буд.

2. Пешдастӣ дар ислом: Чунонки қаблан баён шуд, Абубакр (р) аз нахустин мӯъминон ва аввалин касе буд, ки аз байнӣ мардони озод ба рисолати паёмбари Худо имон овард.

3. Вазифаи таблиғи дини Худо: Абубакр (р) аввалин касе буд, ки дар оғози зуҳури ислом дар маркази ширк ба таблиғи дини Худо пардоҳт ва чунонки баён шуд иддае аз ашроғи Макка баробари даъвати ў мушарраф ба дини ислом шуданд.

Пас, Абубакр аввалин парчамдор ва нахустин мубаллиғи дини ислом буд, зоро қабл аз ин ки ў мусалмон шавад, дини ислом фақат дар хонаи паёмбар (с) буд ва мусалмонон иборат буданд аз паёмбар ва ҳазрати Ҳадиҷа - ҳамсари он ҳазрат, духтарони гиромии он ҳазрат ва Алий ибни Абутолиб – писарамуи (амакбача) он ҳазрат, ки аҳли он хона буданд. Аммо ҳамин ки Абубакр мусалмон шуд, ў унвони мубаллиғи аввали дини исломро ба худ гирифт ва амалан ба таблиғи дини ислом пардоҳт ва ба тавфиқи Парвардигор дар кори худ ба хубӣ муваффақ гардид.

Бинобар ин дини ислом ба василаи Абубакр (р) аз хонаи паёмбари Худо ба хориҷро ёфт ва ба василаи ў шурӯъ ба интишор намуд.

4. Абубакр (р) танҳо касе аст, ки дар сафари таърихии ҳичрат, ифтиҳори мусоҳибат ва ҳамроҳ будан бо паёмбари Худоро дошт. Дар кутуби ҳадис ривоят шуда, ки пас аз ин ки Расулу-л-лоҳ (с) ба мусалмонон иҷоза дод то ба Мадина ҳичрат кунанд, Абубакр (р) низ тасмим ё ба хулосае омад,

ки ҳичрат намуда, ба Мадина равад. Ин буд, ки аз паёмбари Худо ичозай ҳичрат хост. Оё медонед, Расулу-л-лоҳ (с) ба ў чй ҹавобе дод: «Дар ҳичратат шитоб макун, умәд аст, ки Худо бароят дар ин сафар рафиқе қарор дихад». Оё медонед он рафиқе, ки Худо барои Абубакр дар ин сафар баргузид чй касе буд. Ба иттифоқи тамоми таърихномаҳо он шахс Расулу-л-лоҳ (с) буд.

5. Абубакр танҳо касе аст, ки дар таърихи ислом унвони халифаи Расулу-л-лоҳ (с) ба худ гирифт ва мардум ўро халифаи Расулу-л-лоҳ (с) хонданд. Хулафои баъд аз ў ҳама унвони амиру-л-мўминин доштанд ва мардум ба онҳо амиру-л-мўминин хитоб мекарданд.

6. Рифъат (бузургӣ) ва шарафи хонаводагӣ:

-Абубакр аз хонаводаи шариф ва рафиъ буд зеро Расулу-л-лоҳ (с) духтараш Оишаи Сиддиқаро ба ҳамсарӣ ихтиёр фармуд. Возех аст, ки ҳеч касе ба ҳеч ваҷҳ ҳозир намешавад аз хонаводаи номатлубе ҳамсар ихтиёр намояд, ё аз фомили худ ба шахси нодурусте зан бидиҳад. Пас мусаллам аст, ки хонаводаи Абубакр хонаводаи шариф ва дар сатҳи хело олий буд, ки Сайиду-л-мурсалин бар он ҳисса гузошта, аз ин хонавода ҳамсар ихтиёр намуд.

Қуръони карим айни ин матлабро таътиид ва дастгирий фармуда, дар қазияи умму-л-мўминин Оиша мефармояд:

«Занони покиза ва покдоман, мардони неку ва покро месазанд ва баръакс, мардони пок ва неку, занони пок ва баиффатро».

(Сураи Нур, оия 26.)

Пас бо таваҷӯҳ ба ин оят умму-л-мўминин Оиша зани тоҳира ва тайиба ва аз хонаводаи боиззат ва шариф буда, ки муфтахир ва хушнуд шуда, ба ҳамсарии касе мушараф шавад, ки покизатарин афроди башар ва тоҳиртарин ҳалқи

Худо буд ва он кас чуз сайиду-л-анбиё ва хотаму-л-мурсалин- Мұхаммад (с) каси дигар набуд.

7. Абубакр (р) дар байни мусалмонон танҳо касе аст, ки худаш, падараш ва писару наберааш ҳар чаҳор нафар ҷашмашон ба дидори Расулу-л-лоҳ (с) мунаввар шуда, ҳама аз саҳобаи Расулу-л-лоҳ (с) мебошанд, зеро худи Абубакр (р) ва падараш Абуқұҳофа ва фарзанди Абубакр (р) ба номи Абдураҳмон ва Мұхаммад ибни Абдураҳмон наберааш ҳама мусалмон ва ҳама ба дидори Расулу-л-лоҳ (с) мушараф шудаанд. Чунин шараф насиби ҳеч касе чуз Абубакр (р) нашудааст.

8. Абубакар танҳо касе аст, ки Расулу-л-лоҳ (с) ўро ба аморати ҳаҷчи мусалмонон, ки яке аз аркони мұхими исломій аст, муфтахир намуд.

9. Абубакр (р) танҳо касе аст, ки Расулу-л-лоҳ (с) дар намози ҷамоат ба ўиқтидо фармуд ва бо ўнамози фаризаи худро адо намуд. Тирмизи мұхаддиси машхур мегүяд: «Собит шудааст, ки Расулу-л-лоҳ (с) дар беморие, ки аз он даргузашт, пушти сари Абубакр (р) намоз ҳонда ва ба ўиқтидо кардааст ва ин ҳақиқатро инкор намекунад чуз нодоне, ки аз ривоят иттилоъ надорад». Байҳақи низ мегүяд: «Ҳазрати Расулу-л-лоҳ (с) дар айёми бемориаш, ки Абубакр (р) ба ниёбат аз он ҳазрат дар масциди Маддина әмоми ҷамоъат буд, якбор ба Абубакр (р) иқтидо карда, пушти сараш намоз ҳонда аст» (китоби «Нафосот»- шархи «Салосиёт»-и әмом Ахмад ибни Ҳанбал (с. 96, ч.2)).

Дар кутуби сияр (китобҳо дар бораи паёмбар (с) ва аҳодиси саҳех ривоят шуда, ки чун Расулу-л-лоҳ (с) бемор ва дар хона бистарӣ шуд натавонист барои әмоматии намоз ба масцид ташриф бибараад. Абубакр (р) ба дастури муакқади Расулу-л-лоҳ (с) ниёбатан әмоматии намози ҷамоати мусалмононро ба ўҳда гирифт ва дар анҷоми

фароизи панҷгона пешнамози мусалмонон гардид. Субҳи рӯзи душанбе, ки охирин рӯзи ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) буд ва Абубакр (р) дар меҳроби Расулу-л-лоҳ (с) истода эмоми ҷамоат буд, ҳазрати Расулу-л-лоҳ (с) дар ҳоле ки сари муборакашро бо дастмоле баста буд ба масҷид ташриффармо мешавад. Мусалмонон бо дидани Расулу-л-лоҳ (с) ба ҳадде масруру хушҷол мешаванд, ки дар маҳватаи масҷид асар мекунад ва Абубакр (р), ки пеши сафи мусалмонон дар меҳроб истода буд, мефаҳмад, ки он ҳазрат ба дохили масҷид ташриф оварда аст. Аз ин рӯ меҳоҳад аз меҳроб хориҷ шавад то ҷои худро ба он ҳазрат биспорад, vale он ҳазрат дasti муборакашро руи шонаи Абубакр (р) мегузорад ва мефармояд: «Дар ҷоят бош ва бо мардум намоз бихон». Ҳуди он ҳазрат низ ба Абубакр (р) иқтидо мефармояд ва дар ҷониби рости Абубакр (р) менишинад ва дар ҳоли нишастан намози фаризаи худро бо ҷамоат меҳонад. Ростӣ, агар барои Абубакр (р) фаразан, ҳеч гуна нур ва фазилате набуд, ҳамин ифтихор ва фазилат бас, ки расуле аз мусалмонон ва он ҳам ашрафу-л-мурсалин ва хотаму-л-анбиё дар адои намози фаризае, ки рукни муҳиме аз аркoni дин аст, ба ў иқтидо фармудааст.

Ҳаққан аз байнӣ аввалин ва охирин, аз замони Одам-абул Башар то асри нуронии Муҳаммад - Сайиду-л-башар ҳеч касе ба ҷунин ифтихори азиме ноил нагардида ва қуръаи ин каромати бемонанд, фақат ба номи Абубакр аз гардунаи баҳти осмони руҳонӣ берун омадааст.

Тавозуъ ва фурутании Абубакр (р)

Абубакр (р) бо он ки ҳалифа ва фармонравои мусалмонон буд ва маъал-васф вазъ ва пӯшқои зоҳирӣ ў нишон намедод, ки ў фармонравои ҷаҳони ислом аст. Дар

байни чамоате, ки ҳузур дошт, аз назари либос ва маҳалли нишастан ҳатто дар маҷлиси хилофат ҳеч гуна имтиёзе бар дигарон надошт. Аз ин рӯ ҳаргоҳ тозавориде (одами нав) меомад, ки қаблан ўро надида буд ва намешинохт, мегуфт: Салом бар ту, эй халифаи расули Ҳудо. Ростӣ, қадом яке аз шумо ҳалифа аст.

Чунин ба назар мерасад, ки Абубакр (р) ин ҳусни сифатро аз Расулу-л-лоҳ (с) иктисоб карда буда, зоро он ҳазрат чунин буд ва ҳаргоҳ касе ворид мешуд, ки қаблан шарафи ҳузур надошта он ҳазратро намешинохт, салом мекард ва мегуфт: Салом бар ту, эй Расули Ҳудо ва қадоме аз шумо Расули Ҳудост.

Масъудӣ дар таърихномаи худ ба номи «Муруҷу-з-заҳаб» (с.298-299) дар бораи тавозӯи Абубакр (р) мегӯяд: «Абубакр (р) беэътинотарин мардум нисбат ба дунё буд. Беш аз ҳама кас фурутан буд. Дар аҳлоқ ва рафткораш ба мардум бисёр мутавозеъ (хоксор) ва меҳрубон буд. Аз таъоми лазиз ва либоси гаронбаҳо безор буд. Либосаш дар замони хилофат ридое ва абое буд. Пешвоёни қабоил ва ашрофи араб ва подшоҳони Хиттаи Яман бар ў ворид шуданд, дар ҳоле ки либосҳои фохир ва зебо ва зарбофт ва шинелҳои малиладӯзи тиллой пӯшида ва тоҷҳои мурассаъ ва заррин бо нигинҳои пурбаҳо бар сар ниҳода буданд.

Чун онҳо диданд, ки Абубакр бо он ки ҳалифаи мусалмонон аст ва азamat ва ҷалоли хилофат дорад ва дар мақоми хеле бартар аз онҳо мебошад, фурӯтан ва аз зоҳирсозӣ ва худнамоӣ безор аст ва назаре ба зару зевари дунё надорад ва монанди соири мардуми оддӣ либоси содда мепӯшад. Аз ин рӯ онҳо ба худ омада ба ў иқтидо намуда, ба роҳи ў рафтанд ва ончиро ки пӯшида буданд аз тан бадар оварда, либоси содда пӯшиданд. Яке аз ин подшоҳон Зулкилоъ подшоҳи Ҳимяри Яман буд, ки бо

чалоли салтанат ба Мадина омад ва илова бар хешу қавм ва атрофиёнаш ҳазор ғулом ҳамроҳ дошт, бо ҳамон либоси гаронбаҳо ва точи заррин ба назди Абубакр (р) омад, vale чун ўро бо либоси содда дид, аз либоси подшоҳӣ берун омад ва монанди Абубакр (р) либоси содда пӯшид. Гуё баъзе аз ҳамроҳонаш ўро дар ин боб сарзаниш мекунанд. Оё медонед дар ҷавоби онҳо чӣ гуфт?

Ҷавоб дод:

-Магар меҳоҳед акнун, ки мусалмон шудаам, боз ҳам монанди замони қуфрам подшоҳи мутакаббир ва ҳудоҳо бошам. Не, чунин наҳоҳам буд. Ба Ҳудо қасам ҳаргиз намешавад ба дурусти фармони Ҳудо бурд, магар дар ҳоли тавозуъ ва ҷашмпӯшӣ аз зару зинати дунё.

Оре, подшоҳон ва зуами (пешвоён) қабоил, ки назди Абубакр (р) меомаданд, бо он ки қаблан мутакаббир буданд, мутавозеъ (хоксор) мегаштанд ва пас аз ин ки қаблан ҳудоҳо буданд, фурутан мешуданд.

Дар гӯшаи дурафтодаи шаҳри Мадинаи муనаввара пиразани нобино ва нотавоне буд, ки Умар ибни Ҳатоб аз ҳолаш боҳабар шуда, шабҳо ба хонаи ин пиразан мерафт ва барои қасби савоб, корҳои хонаи муҳаққарашро анҷом медод ва мураттаб менамуд.

Пас аз муддате дид, ки қаси дигаре ҳар шаб қабл аз ў омада корҳояшро анҷом дода ва рафта аст. Аз ин рӯ шаби дигар дар камин нишаст то бидонад чӣ қасе аз ў сабқат (пешдастӣ) мегиряд ва он шахсро дид ва шинохт. Медонед чӣ қасе буд? Он қас ҳазрати Абубакр (р) ҳалифаи расули Ҳудо буд. Оре, Он шахс фармонравои ҷаҳони ислом буд, ки бо ин мақоми азим мутавозеъ буд ва шабҳо бидуни ин ки қасе бидонад, қурбатан (наздик шудан) илаллоҳ ба хидмати заифе аз раъоёи (мардум) худ мепардоҳт.

Бо як нигоҳи қўтоҳ ба он чи гуфтем, ба дурустӣ пай мебарем, ки шахсияти бузург ва каромати комили инсонӣ дар ниҳоди Абубакр (р) нуҳуфта шуда ва мақому ҷалоли хилофат ва фармонравой на танҳо тағйир дар ахлоқаш надод, балки ўро мутавозеътар аз мо қабли хилофат кард.

Ҳамин тавозуъ ҳамроҳ ба ҷалоли хилофаташ буд, ки салотини араб ва зуамои қабоил, ки ба ҳузураш меомаданд, таҳти таъсир қарор гирифта ва онҳо низ ба пайравӣ аз ў монанди ў шуда аз ҷабарут ва такқабур безор ва фурутан мегардидаанд. Либоси қибр аз тан берун меоварданд ва зиндагии оддӣ ва содда ихтиёр менамуданд.

Азамат ва құдрати рухии Абубакр (р)

Құдрати рухӣ ва азамати шахсият ду сифат аз сифоти ҳудододии башар мебошанд. Ин ду сифат омили асосии иртиқо ва маншай аслии пешрафти башар дар заманаи масолихи умумии ҷомеаанд. Ҳар як аз ин ду сифат ҳангоме ба хубӣ таҷаллӣ мекунанд, ки ҳодисае аз ҳаводиси муҳим ва ногувор рух дидад. Он вақт аст, ки маълум мешавад, ки қадом як аз афроди ҷомеъа гумкардаи ин ду сифат аст ва чи касе доро ва қавӣ буда, ў аз дигарон дар ин ду сифат бартар аст.

Ҳар тоҳ ба ҳар як аз ин ду ҳодисаи азим ки нақл мешавад каме назар андозем, барои мо аён мешавад, ки ҳазрати Абубакр (р) дорои руҳияи басо бузург ва азамати камназир буда ва аз бақияи асҳоби бузурги Расулу-л-лоҳ (с) бартар аст.

Ҳодисаи аввал (даргузашти паёмбар (с))

Рӯзе ки Расулу-л-лоҳ (с) вафот ёфта, ба малай аъло шитофт, ин фочиаи азим ба ҳадде ба мусалмонон шадид

буд, ки онҳоро дигаргун соҳт гӯё осмон бар сарашон фуруд омад, онҳоро дар вазъи ғайриоддӣ ва дар ҳоли шабиҳ ба бехушишудан ва аз худбехабарӣ қарор дод: То он ҷо ки ҳатто аз оёти Қуръон, ки ҳамеша тиловат мекарданд, ғофил шуданд ҷаро ки Қуръон мефармояд анбиёи Худо башаранд ва онҳо ҳам монанди солири афроди башар ҳаёт ва мавт доранд. Махсусан Қуръон ба он ҳазрат хитоб карда мефармояд:

Сухани Ҳудо:

- Ҳамоно, ту эй Муҳаммад ҳоҳӣ мурд ва онҳо низ ҳоҳанд мурд.

(Сураи аз-Зумар, ояти 30)

Ояти дигари Қуръон, ки дар ин бора мефармояд:

Сухани Ҳудо:

- Нест Муҳаммад ҷуз расуле, ки пеш аз ў ҳам расулоне омадаанд ва рафтаанд.

(Сураи Оли Имрон, ояти 144)

Асҳоби гиромии Расулу-л-лоҳ (с) қаблан аз ин ду оят ва оёти дигари Қуръон иттилоъ дошта ҳамеша тиловат мекарданд, вале инак дар вазъе қарор гирифта буданд, ки тавозун ва саломати фикри худро аз даст дода, аслан ба фикри ин оёт набуданд. Баъзе аз онҳо бовар надоштанд, ки Расулу-л-лоҳ (с) ҳам мемирад ва акнун вафот ёфтааст, бо худ мегуфтанд: Магар мешавад, ки Муҳаммад расули баргузидаи Худо монанди бақияи мардум бимирад. Баъзехо аз худ ё аз дигарон мепурсиданд: Ростӣ, оё Муҳаммад вафот ёфтааст? Агар дуруст бошад, пас чӣ мешавад ва чӣ бояд кард? Ояндаи мусалмонон чӣ ҳоҳад шуд? Сарнавишти дини ислом чӣ ҳоҳад буд? Ҳатто ҳазрати

Умар ибни Хаттоб(р), ки ба қуввати қалбӣ ва қудрати руҳӣ, шӯҳрати таъриҳӣ дорад, вафоти он ҳазратро бовар надошт. Қабзαι шамшери бараҳна ба даст гирифта мардумро дар масцид таҳдид мекард ва мегуфт:

-Мабодо аз касе бишнавам, ки бигүяд Муҳаммад вафот ёфта валлоҳ бо ин шамшер сарашро хоҳам зад. Усмон бини Аффон домоди Паёмбар дар гушае аз масцид нишаста буд ва гиря мекард. Ҳулоса вазъе пеш омада буд, ки мардум ҳатто саҳобаи бузурги Расулу-л-лоҳ (с) шуури худро аз даст дода буданд, касе набуд, ки онҳоро ба ҳақиқати ҳодиса воқиф ва огоҳ сохта, ба роҳи рушд ва савоб даъват намояд то аз ин вазъ берун оянд, чуз Абубакри Сиддиқ (р). Оре, Абубакр (р) пас аз вуқӯъи ин мусибати чонгудоз ибтидоан ба масцид ворид мешавад ва чун мебинад мардум ошуфтавор дар ҳам рехта сар аз по намешиносанҷ ва дар вазъи комилан ғайриоддӣ қарор гирифтаанд, онҳоро ба ҳоли худ гузошта аз масцид хориҷ ва фавран ба хонаи Расулу-л-лоҳ (с), ки муттасил ба масцид буд, дохил мешавад. Пушокро аз чехраи муқаддаси Расулу-л-лоҳ (с) каме ба канор мезанад ва даҳон бар чехраи мубораки Расулу-л-лоҳ (с) гузорида онро мебўсаду мебўяд ва гириякунон мегӯяд:

Падар ва модарам фидоят бод, эй расули Ҳудо. Ҷӣ покиза ва чӣ хушбӯй, чӣ дар ҳаёт ва чӣ дар мамот.

Сипас чехраи муборакашро мӯҷаддадан мепӯшонад. Ба масцид меояд. Бар руи минбари Расулу-л-лоҳ (с) менишинад. Мардумро ба оромиш ва нишастану шунидани хутба даъват намуда, пас аз зикри муқаддимаи хутба мегӯяд: «Ҳамоно дар он ҳангом ки Муҳаммад зинда буд Ҳудо (дар Қуръон) хабар дод, ки ўроҳад мурд ва чунин фармуд (ҳамоно ту ҳоҳӣ мурд ва онҳо низ ҳоҳанд мурд) ва низ фармуд (нест Муҳаммад чуз расуле, ки пеш аз ў

расулоне ба дунё омадаанд ва аз дунё рафтаанд, оё пас ҳаргоҳ ў (ҳам монанди онҳо) бимирад ё күштга шавад, шумо ба ақиб баргашта ба дини ботили худ боз мегардед. Огоҳ бошед ҳар кас ба ақиби худ баргардад, ҳеч зиёне ба Худо намерасонад ва Худо ба бурдборон зуд подош медиҳад.) Ҳамоно Худои азза ва ҷалл ба Муҳаммад умр дод ва ўро дар ин ҷаҳон боқӣ гузошт то онгоҳ ки дини худоро барпо дошт ва ў авомири Худо ва рисолатеро, ки Худо ба ў тафвиз фармуда буд ба мардум таблиғ фармуд ва бо душманони дини Худо ба ҷанг ва ҷиҳод пардохт. Акнун Худо ўро пас аз анҷоми ин маъмурият ва пас аз ин мувваффақият ба худ фаро хонд ва шуморо бар ин роҳу равиши равшан ба ҷой гузошт. Огоҳ бошед ҳар кас Муҳаммадро ба паёмбарӣ қабул дорад, пас бидонад, ки Муҳаммад вафот ёфт ва ҳар кас Худоро мепарастад, бидонад, ки Худо зиндааст ва ҳаргиз наҳоҳад мурд. Пас биёед дини худро ба хубӣ нигаҳ доред ва бар Худои худ таваккул ва эътиимод кунед, зеро агарчи Муҳаммад вафот ёфта, дини Худо барҷост. Каломи Худо боқист. Худо ёрӣдиҳандай дини худ ва тақвиятқунандаи диндорон мебошад. Ҳамоно китоби Худо дар байнин шумост. Ин китоб рушнои ва шифодиҳанда аст (амрози иҷтимои ва руҳи шуморо муолиҷа ва шифо медиҳад). Худо, Муҳаммадро бо ҳамин китоб роҳнамои фармуд ва дар ин китоб он чиро ки Худо ҳалол фармуда ва он чиро, ки ҳаром дониста аст баён шуда аст. Ба Худо қасам ҳеч эътиное надорем ва наметарсем, ки касе ҳалқи худоро бар мо бишуронад. Ҳамоно шамшерҳои мо бараҳна аст. То кунун аз даст нагузоштаем. Мечангем бо ҳар касе, ки бо мо ба муҳолифат бархезад, ҳамчунон ки ҳамроҳи расули Худо бо душманон ҷангидем. Пас, ҳар кас мутамаррид ва саркаш шавад, коре ҷуз ба зиёни хеш наҳоҳад кард.

Ин буд хутбаи мухтасаре, ки Абубакр (р) дар масциди Расулу-л-лоҳ (с) ва бар минбари Расулу-л-лоҳ (с) ба муносибати вафоти Расулу-л-лоҳ (с) хонд ва чунонки мулоҳиза мешавад, бо ин хутба ба мардуми ҳайрону саргардон тазаккур дод ва таҳаққуки (дурустии) вафоти Расулу-л-лоҳ (с)-ро ба онҳо эълом намуд ва мардумро мутаваҷҷех соҳт, ки гарчи Расулу-л-лоҳ (с) вафот ёфта, vale дини Худо ва китоби Худо боқӣ аст. Ба онҳо фаҳмонд, ки маъбуди ҳақиқӣ, Худост на Муҳаммад. Пас агар Муҳаммад аз дунё рафта, Худо ҳамеша боқӣ аст ва наҳоҳад мурд. Бояд ўро парастед ва амрашро итоат кунед. Низ ба онҳо тазаккур дод, ки Расулу-л-лоҳ (с) аз тарафи Худо рисолате, ки дошт он рисолатро анҷом дода ба поён расонид. Дини Худоро ба таври комил таблиғ фармуд. Китоби Худоро ба наҳви комил дар байнни онҳо ва дар дasti онҳо ба ҷой гузошт. Пас аз ин, ки рисолаташро, ё дурустараш адои вазифаашро анҷом дод, ба сўйи парвардигораш шитофт. Ҳамчунин онҳоро ба бақои дини Худо ва давоми китоби Худо ва ҳусни ояндаи мусалмонон навид дод ва мутмаин соҳт. Душманони исломро таҳдид ба шамшераш намуда, онҳоро аз ҳаргуна сўйиқасде барҳазар дошт. Мардум фаҳмиданд, ки ба ростӣ расули Худо вафот ёфта аст. Ҳамаи мардум ояте, ки Абубакр дар хутба хонд ва онҳо дар ин ҳолати дарднок ва ғамангез аз он ғафлат карда буданд, бо садои байнни оҳиста ва баланд (яъне, миёна) тиловат намуданд. Ҳамаи онҳо мутмаин шуданд, ки гарчи расули Худо аз миёни онҳо рафта, vale китоби Худо, ки роҳнамои ў буд ва ў умматро бо таълими ҳамин китоб иршод ва роҳбарӣ мефармуд, камокон ба мисли пешин дар байнни мусалмонон пас аз худ бар ҷой ниҳода ва аҳкоми Худо аз ҳалол ва ҳаром дар ин китоб баён шуда, пас дигар аз ин бобат саргардон ва гумроҳ наҳоҳанд шуд.

Ҳақиқатан, хутбаи Абубакр монанди борони раҳмате буд, ки дар ҳини тӯғони хатарноке бар мусалмонон борид ва ин тӯғони ваҳшатнокро фурӯ нишонд ва ба онҳо итминони (боварӣ) хотир ва оромиши қалбӣ бахшид.

Бале ин чунин аст, асароту ҷаззобияти руҳии мардони азими ҷаҳон, ки умматеро мафтуни қалимоти амиқ ва ҷомеасози худ менамоянд, роҳи ояндаро барои миллати ҳайрон ва саргардон равшан месозанд ва онҳоро аз хатаре, ки дар канори он қарор гирифтаанд, раҳонида начот медиҳанд.

Ба ростӣ, агар матонат ва қудрати руҳии Абубакр дар ин ҳангом ба кор намеафтод, маълум набуд асароти афкори ошуфтаи мардуми саргардон ва ҳайрон ба кучо мерасид ва вазъи ноҳамворашон, ки душманон дар доҳили Мадина ва атрофи он дар интизори чунин фурсате буданд, то ба нафъи худ баҳра бигиранд, чӣ мешуд. Худо ба Абубакр беҳтарин подошро дихад.

Ҳодисаи дуввум (набард бо муртадон)

Дар ҳамон рӯзҳои аввале, ки Абубакр пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) ба хилофат расид, бо хатари ҳавфноке рӯ ба рӯ гардид. Ин хатар мавҷудияти мусалмонон ва қаёни (салтанат) дини ислом ва маркази хилофатро саҳт дар маърази завол ва нобудӣ қарор дода буд, бад-ин сон, ки ҷуз аҳли Мадина ва Макка, қабилаи Абдулқайс дар Баҳрайн бақияи мардуми нимҷазираи араб ҳама сар ба тутғёнӯ шӯриш бардоштанд ва аз итоати ҳукумати марказии ислом сар боз заданд. Ба ин тафсил, ки баъзе аз қабоили араб дар давраи ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) ҳамчунон мушрик буда, ба дини Ислом нагаравида мухолифи дини Ислом ва душмани мусалмонон буданд, ҳатто баъзе аз саронашон, аз қабилии Мусайламаи қаззоб раиси қабилаи бани Ҳанифа

дар Ямома ва зане ба номи Саҷоҳа аз қабилаи бани Тамим ва Абҳала ибни Каъб (Асвади Ансӣ) дар Яман ва Тулайҳа ибни Хувайлиди Асадӣ дар қабилаи Асад ва Ғатфон ва Тай, ба дурӯғ иддиои нубувват карда буданდ ва корашон хеле боло гирифт. Пайравони ҷасур ва аз ҷон гузашта пайдо карданд, ки ҳадафи тамоми онҳо нобуд кардани ҳукумати Ислом ва барбод додани дини Ислом буд. Баъзе дигар аз қабилаҳои араб ва ҳатто баъзе аз аҳли Мадина дар дохили шаҳри Мадина гарҷӣ дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) зоҳирان мусалмон ва мутеи ҳукумати Ислом шуда буданд, вале мунофик буданд. Яъне факат ба зоҳир мусалмон ва мутеи ҳукумати Ислом буданд. Чунонки Қуръон тибқи оятҳои 97-98-ум ва ояти 101-уми сурои Тавба дар бораи онҳо мефармояд:

Сұхани Ҳудо:

«**Арабҳои бодиянишин кофиртару мунофиқтар аз дигаронанд ва ба бехабарӣ аз аҳкоме, ки Ҳудо ба Паёмбараш нозил кардааст, сазовортаранд. Ва Ҳудо донову ҳаким аст! Баъзе аз арабҳои бодиянишин он чиро, ки ҳарҷ мекунанд, чун зиёне мепиндоранд ва мунтазиранд, то ба шумо мусибатҳо бирасад. Мусибати бад бар худашон бод ва Ҳудо шунавову доност!**».

(Сураи Тавба оятҳои 97-98)

«Гурӯҳе аз арабҳои бодиянишин, ки гирди шуморо гирифтаанд, мунофиқанд ва гурӯҳе аз мардуми Мадина низ дар ниғоҳ исрор меварзанд. Ту онҳоро намешиносӣ, Мо мешиносемашон ва ду бор азобашон ҳоҳем кард (як бор дар дунё бо нобудшудани молу фарзандонашон ва бори дуввум азоби қабр) ва ба азоби бузург гирифтор мешаванд».

(Сураи Тавба, ояти 101)

Баъзе аз онҳо мепиндоранд, ки он чӣ ки аз моли худ дар роҳи хайр ва салоҳи умумӣ сарф мекунанд зиён ва хасорат аст. Онҳо дар интизоранд, ки осебҳои замона ба шумо бирасад.

Баъзе дигар аз қабоили араб гарҷӣ дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) мусалмон шуда буданд, vale чун дар охири ҳаёти он ҳазрат имон оварда буданд, ҳанӯз имон ба дурустӣ дар аъмоқи қалбашон нуфӯз накарда буд то ба хубӣ дар вучудашон сироят намуда онҳоро таҳти таъсири имон дароварад.

Ин ду гурӯҳ, яъне мунофиқин ва навмусалмонон пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) муртад шуданд, яъне мунофиқин куфри ниҳонии худро аён сохтанд ва навмусалмонон ба куфри худ бозгаштанд ва ҳарду аз ҳайси маром ва душманий бо мусалмонон дар ҷиҳати туруҳи аввал яъне куффоре, ки аслан на зоҳирон ва на ботинан мусалмон нашуда буданд, қарор гирифтанд.

Қабоили дигаре ҳам буданд, ки дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) ба ҳақиқат мусалмон шуда буданд ва зоҳирону ботинан мӯъмин буданд, vale пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) бо ҳифзи ақида ва имони худ аз итоати халифа ва пардоҳти закоти амволашон, ки рукне аз аркони дини ислом ва амре аз умури иҷтимоии мусалмонон аст, худдорӣ карданд.

Пиндорашон ин буд, ки агар қаблан мутеи давлати исломӣ буданд ва закоти амволашонро, ки ҷанбаи молиёти имрӯзӣ дошта, ба он давлат мепардоҳтанд илате дошт, ки саҳех буд ва он ин аст, ки раиси давлати исломӣ Расули Ҳудо буд ва тибқи фармудаи Ҳудо, ки «Паёмбар барои мӯъминон аз ҷонашон ҳам авлотар аст», вучуди он Ҳазрат

барои идораи умури умумии мусалмонон беҳтар аз худашон буд, vale акнун расули Ҳудо аз дунё рафта ва Абубакр, ки ба ҷои он ҳазрат дар раёсати давлат қарор гирифта, монанди ҳуди онҳо башаре аст, ки ба василаи вахъӣ бо Ҳудо иртибот надорад, то аз ин ҷиҳат монанди Расулу-л-лоҳ (с) бартарӣ дошта ва аз онҳо беҳтар бошад. Пас ҷаро боз ҳам мутеи ҳалифа бошанд ва чӣ лузуме дорад, ки акнун ҳам монанди гузашта закоти ҳудро ба маркази хилофат бипардозанд. Оё беҳтар нест, ки бо ҳифзи мусалмонии ҳуд монанди собиқ мустақил бошанд.

Баъзе аз қабоили дигаре ҳам буданд, ки гарчӣ дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) мусалмон нашуданд, vale бо он ҳазрат паймони сиёсӣ бастанд ва аз ҳайси сиёсати ҳукумати исломӣ тобеи он шуда хироҷ ба ин ҳукumat мепардохтанд. Инҳо низ пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) аҳдшиканӣ карда, сар аз итоати ҳукумати исломӣ бартофтанд. Ин панҷ гурӯҳ аз ин қабилианд:

1. Мушрикони аслий, ки аслан мусалмон нашуда буданд.
2. Мунофиқин.
3. Навмусалмонони муртад (аз дин баргаштагон).
4. Мусалмонони ҳақиқии монеъи пардохти закот ва мутамаррид (саркаш).
5. Мушрикони ҳампаймон бо Расулу-л-лоҳ (с).

Маҷмӯи шумора ва қувваҳои ҷангии онҳо хеле беш аз шумора ва қувваҳои маркази хилофат буд. Гарчӣ аз ҳайси ақида бо ҳам фарқ доштанд ва монеъини закот ақидатан мусалмон буданд, vale ҳамаи онҳо аз ҳайси муҳилофат бо ҳукумати хилофат, иттифоқи назар доштанд.

Бинобар ин агар Абубакр ба онҳо маҷол медод, чун ҳадафи муштараке доштанд бешубҳа бо ҳам муттаҳид

мешуданд ва ба Мадина ҳамла мекарданд ва онгоҳ Абубакр наметавонист бо таҷхизот ва қуввае, ки дар ихтиёр дошт аз ўҳдаи дифоъ барояд ва дин дар маърази хатар ва ҳукумати исломӣ дар маърази завол қарор мегирифт.

Аз ин ҷиҳат қабл аз ин ки онҳо фурсате пайдо карда, дасти иттиҳод ба ҳам бидиҳанд, ҳазрати Абубакр бояд пешдастӣ карда, дар як лаҳза ва яқбора ба сӯи ҳар як аз онҳо ҷудогона лашкар бикашад то онҳоро ғофилгир намуда, дар маҳалли қабила ва дар диёрашон саркӯб намояд. Албатта, барои ин кор бояд таҷхизот ва неруҳоеро, ки дар ихтиёр дорад ба кор андозад, то битавонад аз ўҳдаи пайкор дар ҷандин ҷабҳа барояд.

Эъзоми сипоҳи Усома

Вале ин амр дар ин ҳангом барои Абубакр муюссар набуд. Зеро ҳазрати Расулу-л-лоҳ (с) каме қабл аз бемории маргаш лашкарे аз фармондехони баргузида ва муҷоҳидини варзидаи мусалмононро таҳти фармондехии Усома бинни Зайд ибни Ҳориса ғуломзодааш, ки ҷавони бист сола, вале лоиқ ва далер буд, фароҳам фармуда буд, то ба сарзамини Фаластин, ки мустаъмаро ё зери тасарруфи давлати Руми Шарқӣ (Бизонс) буд, равон намояд ва порчай парчами ин сипоҳро бо дасти мубораки худ ба чуб баст ва ба дасти Усома супурд ва амр фармуд, бо лашкари худ то ноҳияи Балқо ва Дорум дар Фаластин пеш битозад, то сипоҳи ин давлатро, ки ҳабар расида буд қасд дорад ба Мадина ҳамла намояд, ғофилгир намуда, онҳоро шикаст дихад ва сипас бе таъхир ба Мадина боз гардад, вале он ҳазрат қабл аз ҳаракати ин сипоҳ ба олами аъло шитофт.

Чун ҳаракати ин лашкар ба сарзамини ишғолии Бизонс (Византия), ки ҷашми тамаъ ба хоки араб дӯхта буд, барои мусалмонон ҷанбаи ҳаётӣ дошт, Расулу-л-лоҳ (с) дар

беморие, ки аз он даргужашт, худ тавсия ва таъкид фармуд то сипоҳи Усома омода шавад ва барои расидан ба мақсад ҳаракат кунад.

Инак, агар Абубакр лашкари Усомаро дар ин ҳангом ки қабоили араб дар дохили нимҷазира саркаш шудаанд, ба ҷонги лашкари Бизонс равон мекард, дигар сипоҳи коғӣ барои дафъи ҳатари қабоили саркаши дохили надошт ва агар аз равона қардани сипоҳи Усома ҳуддорӣ мекард, то камбудии сипоҳи Мадинаро барои муқобила бо қабоили саркаш ҷуброн намояд, рӯ ба рӯ бо ҳатари ҳуҷуми сипоҳи Бизонс мегардиҷ ва гузашта аз ин дар ин сурат бар хилофи васияти муаккади Расулу-л-лоҳ (с) амал мешуд, ки фармуда буд сипоҳи Усомаро омода намоянд.

Акнун чунон ки мебинем, Абубакр дар оғози хилофаташ бо мушкиле рӯ ба рӯ шуда, ки ҳалли он, сиёsat ва тадбиру дурандешиеро лозим дорад.

Сарони корозмудаи асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) шӯриши қабоили дохилиро ҳатарноктар аз ҳамлаи сипоҳи Бизонс медонистанд. Бо ин таваҷҷӯҳ, ки сипоҳи Бизонс ҳориҷ аз хоки араб аст ва то ҳудро муҳайё ва омода намуда, ба мақсад бирасад, муддате ё вақти тулоние лозим дорад. Аз ин рӯ ба Абубакр пешниҳод қарданд, то дар ҳоли ҳозир аз фиристодани сипоҳи Усома ба сӯи онҳо боз истад ва онро ба вақти дигар, ки фурсати муносибе ба даст ояд, ба таъхир андозад ва акнун тамоми қувваи ҳудро ҳамроҳ бо сипоҳи Усома муттаҳид намуда, ба саркуби шӯришчиёни дохилий бипардозад.

Вале Абубакр бо ин пешниҳод ба шиддат муҳилофат қард ва фармуд: «Қасам ба Ҳудое, ки ҷуз ў маъбude барҳақ нест, сипоҳero ки расул барои ҳаракат муҳайё фармуд ҳаргиз барнамегардонам ва абадан парчамеро, ки Расулу-л-лоҳ (с) бо дасти худ баст ва биорост боз наҳоҳам қард».

Фармон дод то ин сипоҳ бедаранг ба тарафи мақсаде, ки Расулу-л-лоҳ (с) меҳост, ҳаракат қунад ва шахсан пиёда ба хориҷи шаҳри Мадина дар қароргоҳи сипоҳиён ҳозир шуд ва ба онҳо тавсия намуд ва даст баланд карда барои фатҳ ва ғалабаи онҳо ба даргоҳи муқаддаси парвардигор дуо кард.

Ба ростӣ, ки иқдоми Абубакр дар фиристодани сипоҳи Усома чӣ сиёсати дуруст ва чӣ тасмими саҳехе буд. Зеро ҳаракати густардаи ин лашқари муҷаҳҳаз дар мулки араб ва ё шибҳи ҷазира, ки ба наззораи ҳамагон ҷилвагар буд ва аз канори баъзе аз қабоили шӯришӣ убур мекарданд ва он ҳам барои ҳамла ба хоки давлати муқтадире монанди Руми шарқӣ, ки ғолибан бо императории азими Эрон даргир будааст, тарс ва рӯబ дар қулиби шуришиёни араб афқанд, ки онҳоро аз андешаи ҳамла ба Мадина боздошт ва фойдаи ҳудро дар ин диданд, ки дар кори ҳуд эҳтиёт қунанд ва ҳудро бо Абубакр (р) даргир насоланд: Махсусан вақте медиданд, ки ин сипоҳ аз заминҳои онҳо мегузарад ва гарду ғубори ҳаракати онҳо фазоро мепӯшонад ва ҳеч таваҷҷӯҳе ба онҳо намекӯнанд ва онҳоро ҳеч меҳисобанд.

Азимат ва ҳаракати ин лашқари рашид, қабоили шӯриширо ба ин фикр водор намуд, ки агар ҳукумати марказии исломӣ муқтадир намебуд ва ба ҳадди кофи сарбоз ва тадорукоти ҷангӣ барои дифоъ ва муҳофизати Мадина дар ихтиёр намедошт, ин сипоҳро дар ин ҳангом, ки оташи фитна ва ошуб аз ҳар сӯ забола мекашад, аз ҳуд дур намесохт.

Абубакр бо ин иқдоми сиёсӣ ба душманони доҳилий гӯшзад намуд, ки ҳукумати марказии хилофат як ҳукумати муқтадир ва бо шавкат аст, ки наметавон бо он рӯ ба рӯ шуд.

Агар Абубакр ин сипоҳро барои зурозмой ва набард бо давлати Бизонс намефиристод ва онҳоро барои ҷангҳои

дохилӣ захира нигаҳ медошт ва бо шӯришиён вориди ҷанг мешуд, дар ҳақиқат лашкари Рум фурсатро ғанимат шумурда, ба ҳоки араб метоҳт. Абубакр ночор мешуд лашкари худро ба ду қисмат карда, дар як лаҳза бо ду душмани дохилӣ ва ҳориҷӣ бичангад ва чи басо ки наметавонист аз ўҳдаи ин кор барояд. Махсусан дар ҷабҳаи ҷанг бо Рум, ки ҳолати дифоъ ба худ мегирифт. Агар ба таърихи умумии ҷаҳон муроҷиа намоем, ҳоҳем дид, ки рӯҳияни сарбозони мудофиъ ҳамеша заифтар аз сарбозони муҳочим буда аст. Мудофион ғолибан шикаст ҳурдаанд ва фатҳ насиби муҳочим буда аст.

Сипоҳи Усома тибқи дастур ва нақшай Расулу-л-лоҳ (с), ки қабл аз вафоти худ ба Усома дода буд, ба Балқои Фаластин ворид шуд. Он چо бо лашкари Бизонси Рум, ки нерухои онҳо хеле беш аз мусалмонон буд, рӯ ба рӯ гардиданд ва пас аз ҷангӣ саҳте, ки байни онҳо даргирифт ва тарафайн бо шучоати камназире бо ҳам ҷангиданд, рафта - рафта тавғиқ ва ғалабаи мусалмонон, ки муҳочим буданд ва шиорашон дар майдони ҷанг (Аллоҳу Акбар) буд, намоён гардид. Сипоҳи Рум маҷбур шуд ақиб нишинад то бақияи афроди худро аз маърқа бадар бурда начот дихад.

Усома ба ҳамин фатҳе, ки ба даст овард қонеъ шуд ва ҷунонки Расулу-л-лоҳ (с) ба ў амр фармуда буд, беш аз ин дар ҳоки душман пеш нарафт зоро мақсади аслий аз лашкаркашӣ, қудратнамоӣ ва қуваозмоии ҷангӣ дар муқобили душман ва барои пешгирии ҳӯҷуми он бар ҳоки араб буд. Фатҳе, ки ба даст овард, ҳамон ҷизе буд, ки барои таҳқиқи он ҳаракат карда буд ва ин амр дақиқан ҳамон матлабе буд, ки Расулу-л-лоҳ (с) меҳост.

Аз ин хотир Усома бо лашкари фотехи худ ба Мадина бозгашт ва дар ҳоле, ки бар ҳамон астӣ падари шаҳидаш

савор буд ва ҳамон парчами фатҳе, ки Расулу-л-лоҳ (с) бо дасти мубораки худ ороста ва афрошта буд, дар пешопеши ўдарҳаракат буд, ба шаҳри Мадина ворид гардида, то пас аз истироҳат ва рафъи ҳастагӣ аз ин сафари ҷангӣ дубора дар ҷангҳои дохилӣ, ки Абубакр қабл аз бозгашти ин сипоҳ шурӯъ карда буд, ширкат қунад.

Мусалмонон аз пирӯзии ин сипоҳ бениҳоят ҳушҳол шуданд. Ҷаро зиёд ҳушҳол нашаванд. Магар на ин аст, ки ин фатҳ, умед ва орзуи Расулу-л-лоҳ (с) буд. Магар на ин аст, ки ин фатҳи азим, ки мусалмонон бар душмани ҳориҷӣ ва дар замини худи душмани ҳориҷӣ пирӯз шуданд, барои аввалин бор аст, ки пас аз ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) насиби мусалмонон шуда буд. Магар на ин аст, ки ин пирузии бузург мазҳари қудрат ва намоёнгари шавкати ислом буд. Албатта, оре, ва илова бар инҳо ин фатҳи бузург ношӣ аз ҳусни тадбир ва сиёсати Абубакр (р) буд.

Ройзани (машварат) барои набард бо муртадон ва мункирони (инкоркунандагони) закот

Абубакр (р) қабл аз бозгашти сипоҳи Усома ба бақияи мусалмонон фармон дод, то худро барои набард бо қабоили муртад ва саркаши араб ҳозир намоянд. Вале баъзе аз асҳоби бузурги Расулу-л-лоҳ (с), ки ҳазрати Умар (р) низ аз онҳо буд, нисбат ба набард бо мусалмононе, ки аз додани закот саркашӣ намудаанд, муҳолиф буданд. Ҳазрати Умар ошкоро ба Абубакр гуфт:

- Ҷӣ гуна бо онҳо, ки гуяндагони Ло илоҳа иллаллоҳ ҳастанд мечангӣ ва ҳол он ки Расулу-л-лоҳ (с) фармуд:

- Ба ман амр шудааст бо мардум бичангам, то он гоҳ ки бигўянд! Ло илоҳа иллаллоҳ. Пас, ҳар кас инро гуфт, мол ва хештанашро аз ҳучуми ман ҳифз менамояд, магар

дар мавриде, ки гирифтани молаш ё гирифтани шахси худаш тибқи дастури шариат буда ва ҷанбаи ҳақ дошта бошад.»

Вале Абубакр таслими назар ва эътиrozи онҳо нашуд. Зеро тарки закот на танҳо бар хилофи наssi (ояти) сарихи шаръи ислом буда, балки муҳолифи маслиҳати иҷтимоии ҳукумати ислом буд. Аз ин хотир Абубакр аз ин бобат барошуфт ва гуфт: «Гузашт он чи гузашт, аҳкоми илоҳӣ барқарор гардида, ҳазрати Расулу-л-лоҳ (с) даргузашт ва ваҳии илоҳӣ мунқатеъ гардида, (пас аҳкоми илоҳӣ камокон боқӣ аст,) дини Худо комил гардида аст. Оё имкон дорад, ки амре аз умури дин (ки закот яке аз онҳост) нақз ва ботил гардад, дар ҳоле ки ман зинда бошам. Ба Худо қасам бо ҳар касе, ки байни намоз ва закот, ки ду рукни исломанд, тафриқ ва ҷудоӣ бигузорад (яъне, намозро фарз дониста бихонад ва закотро лозим надониста напардозад), ҳоҳам ҷангид, чунки закот ҳақке аст аз ҳуқуқи молӣ ва Расулу-л-лоҳ (с) фармуд (магар ба ҳаққаш). Ба Худо, (қасам) агар масалан банди шутуреро, ки қаблан ба Расулу-л-лоҳ медоданд, акнун аз ман дареф намоянд, бар сари ҳамин ҷизи кӯчак бо онҳо ҳоҳам ҷангид то аз онҳо боз ситонам. Ба Худо (қасам) модоме, ки шамшер дар дастам бимонад, бо онҳо ҳоҳам ҷангид».

Ҳазрати Умар (р) пас аз шунидани фармоиши Абубакр (р) мегӯяд: Пас қасам ба Худо ҷуз ин нест, ки аз ҷавоби Абубакр фаҳмидам, ки Худо ба ў илҳом фармуда ва қалбашро барои ин кор күшода ва донистам ки он чи дар ин бора мегӯяд, ҳақ аст.

Абубакр пас аз ҳаракати сипоҳи Усома ба тарафи қабоили навмусалмони муртад ва мусалмонони монеини закот, ки ҳабар расида буд меҳоҳанд ба Мадина ҳамла кунанд ва баъзе аз онҳо ба сӯи Мадина дар ҳаракатанд бо

сипоҳе, ки аксари онҳо аз шайх ва бузургсолони асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) буданд таҳти фармондехии шахсии худаш ҳаракат кард. Дар роҳ бо онҳо бархӯрд ва бар онҳо тоҳт ва хеле зуд ба онҳо ғолиб ва бар амволашон тассалут пайдо намуд. Баъзе аз онҳо таслим шуданд ва сари итоат фурӯд оварданд. Баъзе дигар аз таслим худдорӣ намуданд. Абубакр низ онҳоро таъқиб намуд ва аз хоки Ҳичзор ихроҷ ва то ноҳияи Бақиъ дар хоки Наҷд берун ронд.

Чун ошуби ин қабоил, ки дар гирду атрофи Мадина буданд, хомуш шуд ва фитна фурӯ нишафт, дар ин ҳангом сипоҳи Усома бо истироҳати ҷандирӯза дар Мадина ҳастагии сафари худро бадар карда, нишот ва ҳаммосаи набард пайдо карда буд. Вақти он расида буд, ки Абубакр ҳисоби худро бо қуффори саркаш ва ошубгар дар тамоми нимҷазира яксара намояд. Инак бақияи матлабро аз таърихи Доруқутнӣ мешунавем, ки мегӯяд: Чун Абубакр хост барои идомаи набард бо душманон шахсан фармондехии лашкари мусалмононро ба уҳда бигирад, баъзе аз бузургони асҳоби Расулу-л-лоҳ (с), ки яке аз онҳо ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб буд салоҳ надиданд, ки Абубакри Сиддик (р) шахсан дар ин ҷанг, ки холӣ аз ҳатар набуд, ширкат намояд. Зеро дар чунин вазъе, ки душман медонад ҳуди раиси давлат дар саҳнаи корзор ҳозир аст ва пайкор менамояд, ҳар ибтикоре, ки дар сар дорад истифода ҳоҳад намуд ва ҳар шиддати амале, ки дар қудрат дорад ба ҳарҷ медиҳад, то ҳар тавр шуда ўро ба қатл бирасонад. Зеро бо қатли ўрӯҳияи лашкараш зоеъ ва ба қуллӣ аз байн меравад. Дигар қудрат ва суботе наҳоҳад дошт ва наҳоҳанд тавонист бар рӯи пои ҳуд биистанд ва ба кори ҳуд идома диҳанд. Дар ин сурат шикасти онҳо ҳатмӣ ҳоҳад буд. Гузашта аз ин ҳаргоҳ ҳалифа дар ҷабҳаи ҷангӣ бошад, дар маркази хилофат касе нест, ки таҷхизот ва

кувваҳои имдодӣ фароҳам намояд ва ба ҷабҳаҳои ҷангӣ бифиристад то нерӯҳо ва захираи ҷангиро ки аз даст додаанд, ҷуброн намояд ва ба дasti онҳо бирасонад.

Фармондехони набард

Пас ҳузури ҳалифа дар майдони ҷанг бар хилофи сиёсати ҷангӣ ва бар хилофи маслиҳат ва манфиати давлат мебошад. Ҳалифа ҳатман бояд дар маркази хилофат бошад то он чоро муҳофизат намояд ва тадорукот ва қувваҳои имдодӣ, ки лозим мешуд фароҳам ва паёпай ба ҷабҳа бифиристад. Аз ин хотир Абубакр бо ин фикри ҳакимона мувоғиқат намуд ва муборизонро байни ёздаҳ нафар аз амирон ва фармондехони варзида ҷунин тақсим намуд ва ҳар яке аз онҳоро маъмури ҳамла ба нохияе фармуд:

1. Холид ибни Валид барои пайкор бо Тулайҳа ибни Ҳувайлиди Асадӣ, ки дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) бардуруғ даъвои нубувват карда буд ва аз паҳлавонони намоёни майдони ҷанг ва раиси қабилаи бани Асад дар сарзамини Наҷд буд. Афроди қабилааш аз ҷанговарони номвар буданд. Маъмурияти Холид ин буд ки ибтидо кори Тулайҳаро яксара намояд ва сипас ба қўмаки Икрима барои барандохтани фитнаи Мусайлама бишитобад.

2. Икрима ибни Абуҷаҳл барои пайкор бо Мусайламаи каззоб, ки ў низ дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) иддиои нубуввати дўрӯғин карда буд ва қабилаи бузурги бани Ҳанифа, ки мардуми зўрманд ва разманд буданд, пайраваш шуда, барои ҷанг бо мусалмонон ва ҳамла ба Мадина мусаллаҳ шуда буданд.

3. Муҳочир ибни Умая барои ҷанг бо пайравони Асвади Ансӣ, ки аз суханварон ва зўргўёни (дурӯғгў) араб буд. Ў низ дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) дар Яман муддайи нубувват

шуда ва пайравони фидокор пайдо карда буд. Ў дар охири айёми ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) ба дасти ҳамсарааш ба қатл расид. Як рӯз қабл аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) хабари қатлаш ба Мадина расид. Пас аз қатлаш Қайс ибни Абдуяғус дар раъси пайравонаш қарор гирифта, онҳоро роҳнамой кард ва алами (парчам) шўришро барафрошт.

4. Амр ибни Ос барои ҷанг бо қабоили Кузоъа ва ғайра, ки дар атрофи онҳо буданд.

5. Саъд ибни Ос барои набард бо қабоили араби сокинони марзи араб ва Шом.

6. Ҳузайфа ибни Муҳсин барои ҷанг бо аҳли Дубои Уммон.

7. Арфача ибни Ҳарсама барои набард бо аҳли Маҳра ва Уммон ки шахсе аз онҳо ба номи Зуттоҷлақит ибни Молик, иддаои нубуввати дурӯғин карда буд ва ҳалқи зиёде динашро пазируфта буданд.

8. Шураҳбил ибни Ҳасана барои кумак ба Икрима дар пайкор бо Мусайлама ва пас аз фароғат аз ин ҷанг барои кўмак ба Амр ибни Ос.

9. Турайфа ибни Ҳочиз барои набард бо қабилаи Ҳавозин ва бани Салим.

10. Сувайд бини Муқрин барои корзор бо қуффори шурушии Тиҳома дар Яман.

11. Алоул-азрамӣ барои пайкор бо муртадини Баҳрайн.

Абубакр (р) ба ҳар яке аз ин фармондехон амр фармуд то бо нерӯҳои таҳти фармонашон ба мақсади маъмурияти ҳуд ҳаракат намоянд ва зимни аҳдномае, ки навишта ба онҳо супорид, онҳоро ба тақво ва парҳезкорӣ тавсия намуд ва дастур дод, ки дар таблиғ ва нашри дини ислом бикӯшанд. Бо ҳар касе, ки аз амри Худо саркашӣ ва аз дини Худо рӯй гардонида, ба орзу ва хостаҳои шайтон рӯй овардааст, бичанганд. Таъкид намуд, ки дар масири ҳуд

ҳаргиз касеро, ки намешиносанد дар сипоҳи худ роҳ надиҳанд, чи шояд ҷосуси душман бошад ва аз асрори онҳо боҳабар шуда, ба душман бирасонад. Ҳар як аз ин фармондехон тибқи нақшай ҷангӣ, ки Абубакр ба онҳо гуфта буд, ба тарафи маҳалли маъмурияти худ ҳаракат карданд ва бо шуҷоат ва фидокории камназире, ки аз имони ба Ҳудо ва итминон ба ваъдаҳои Ҳудо ва яқин ба ёрии Ҳудо сарчашма мегирифт, бо душманони ошӯбгар ҷангиданд. Хеле зуд дар амокини онҳо рахна карданд ва ба пеш тоҳтанд ва гарчи монанди ҳар сипоҳи зинда ва разманданд иддае аз онҳо маҳсусан дар ҷанг бо Мусайлама, ки беш аз дигарон хатарнок буд, ба шаҳодат расиданд, вале дар тамоми ҷабҳаҳои худ барқосо пешравӣ карданд ва бар душманони худ ғолиб гаштанд ва ононро мутеи ҳукумати ислом соҳтанд. Баъзе аз саронашон аз қабили «Мусайлама»-ро ба қатл расониданд ва баъзеи дигар ба монанди «Қурра ибни Ҳубайра» ба дасти Амр ибни Осаир шуд ва ўро бо ҷамъе аз асирон ба назди Абубакр бурд ва чун аз кори худ изҳори надомат кард ва мусалмон шуд, ҳалифаи мусалмонон ўро мавриди афв қарор дод ва озодаш соҳт ва баъзе дигар монанди «Саҷоҳа» ва «Тулайҳа» фирор карданд.

Ҳосили он чи гуфтем

Таҳти унвони «азамат ва қудрати руҳии Абубакр» гуфтем, ки ўдорои рӯҳияи басо бузургва азамате камназир ва аз соири асҳоби бузурги Расулу-л-лоҳ (с) бартар буд.

Аз матолибе, ки то кунун баён гардид фаҳмидем, ки он бузургвор бо сиёсати саҳех ва лаёқати комили худ мувваффақ гардид, чаҳор амри муҳимро анҷом дихад.

1. Мусалмонанро, ки дар рўзи вафоти Расулу-л-лоҳ (с) ошуфтаву парешон ва аз ояндаи сиёсии худ бимнок ва аз сарнавишти дини худ метарсиданд, зимни хутбаи ҷаззоби худ дар масциди Мадина ором намуд ва ба онҳо итминони қалб ва оромиши хотир баҳшид ва ба ояндаи дурахшоне умединашон намуд. Ба онҳо навид дод, ки гарчи Расулу-л-лоҳ (с) аз миёнашон рафтааст, vale қаломи Ҳудо, ки роҳнамои Расули Ҳудо буд, барои ҳамеша боқӣ ва дини Ҳудо, то абад барқарор ҳоҳад буд. Душманонро таҳдид ба шамшераш намуд ва ба онҳо ҳушдор дод ва аз ҳаргуна иқдоми алайҳи мусалмонан барҳазар дошт. Баъдан ин гуфтари ба сурати амал даровард ва ба он чи гуфт ва гушзад намуд, амал кард ва собит намуд, ки ба он чӣ мегӯяд, амал меқунад.

2. Сипоҳи Усома, ки Расулу-л-лоҳ (с) парчами онро бо дасти мубораки худ барафрошта буд, ба сӯи душмани хориҷӣ фиристод ва сипоҳашро сарқӯб намуд. Дандони тамаъи ин душмани хатарнокро, ки барои газидани арабҳо тез карда буд аз бех қашид ва бо ин иқдом ҷизеро ки Расулу-л-лоҳ (с) дар бемории пеш аз маргаш васият фармуда буд, таҳқиқ баҳшид.

3. Душманони фитнаангези доҳилӣ, ки бар зидди ҳукумати исломӣ қиём ва барои ҷанг бо мусалмонан мусаллаҳ шуда буданд, сарқӯб ва торумор ва онҳоро водор ба таслим ва итоат фармуд. Қабоили саркаши арабро, ки аз пардоҳти закот ҳуддорӣ намуда буданд мағлуб ва мулзам ба пардоҳти закот намуд.

4. Дар сар то сари нимҷазираи Араб оромиш ва назму амниятро барқарор намуд. Ҳоки арабро аз ҳар гуна фитна ва фасоди сиёсӣ, татҳир ва пок намуд. Нури ҳидояти илоҳиро дар байни қабоили саркаше, ки меҳостанд ин

нурро хомуш намоянд, барафрўхт ва барои ҳамеша фурўзон ва тобанда нигаҳ дошт.

Ҳар як аз ин чаҳор амр ба танҳоӣ баёнгари возехи нуфӯзи рухӣ, қудрати маънавӣ, ҳусни сиёсату тадбир ва басирати Абубакр буда, истеъдод ва лаёқати ин бузургворро барои ихрози мақоми баланди хилофат событ ва мусаллам медорад.

Ростӣ, агар каме фикр кунем, ки Абубакр бо чи азимат ва қудрат сипоҳи муҷаҳҳаз ва мунаzzами душмани қавипанҷаи хориҷиро ба тавассути Усома шикаст дод ва бо чи маҳорат ва тадбира тутғён ва ошбуни қабоили саркаши дохилиро хомуш намуд ва ба зери фармони худ кашид ва бо чи сиёsat ва басирати тамом нимҷазираро аз ҳар гуна фасоди сиёсӣ пок намуд ва зери пӯшиши низом ва амният қарор дод. Оре, агар андаке ба ин умур таваҷҷуҳ ва каме диққат кунем ва ҷашм аз таассуб бипероем, беихтиёр дар баробари ин бузургвор зону зада, сари таъзим фуруд ҳоҳем овард.

Аз ин чоست, ки мебинем Фирдавсӣ шоири номвари Эрон Абубакрро ба хубӣ шинохта ўро сутуда аст, мегӯяд:

Ки ҳуршед баъд аз набийини меҳ,

Натобид бар кас зи Бубакр беҳ.

Фирдавсӣ мазмуни ин шеър ки Абубакрро аз ҳама кас ҷуз анбиёи илоҳӣ беҳтар медонад, аз худ нагуфта, балки аз фармоши Расулу-л-лоҳ (с) гирифта, ки дар бораи Абубакр фармуда аст:

«Ҳуршед барнаомад ва фурӯ нанишаст пас аз фиристидалони Ҳудо бар касе бартар аз Абубакр».

Суютӣ дар сафҳаи 60-и «Таърихул Ҳулафо»-и худ нақл аз Абулхусайн карда мегӯяд: «Дар зуррияи Одам абулбашар пас аз анбиё ва мурсалин касе бартар аз Абубакр аз модар назоид. Ў дар айёми пайдоиши фитна ва

ошуби ошубгарон ва саркашони муртади қабоили араб, дар мақом ва манзалате қарор гирифт, ки мақом ва манзалати пайғамбарони Ҳудост, зеро имкон надошт ба ин осонӣ бар мушкилот ғолиб ва онҳоро ба ин сурат саркӯб намояд, чуз бо мадад ва нусрати ғайбии Ҳудои азза ва ҷал ки ҳамеша кӯмаккунандаи анбиё ва мададгори бандагони мӯъмин ва муқарраби даргоҳаш буда ва хоҳад буд. Чунон ки Қуръони маҷид мефармояд:

Сухани Ҳудо:

“Ҳамоно мо ёрӣ медиҳем паёмбарони худро ва ҳамҷунин бандагони мӯъмини худро”.

(Сураи Муъмин, ояти 51)

«Албатта ба шарти он ки авзӯй ва аҳволро бисанҷанд ва риоят намоянд ва барои расидан ба ҳар ҳадафе, ки роҳашро дар пеш гирифтаанд, аз ҳамон роҳ бираવанд то Ҳудо онҳоро ёрӣ намуда, ба мақсад бирасанд».

Дар ин ҷо лозим медонем, ки аз асли мавзӯи баҳс хориҷ шуда, таваҷҷӯҳи хонандагони муҳтарамро ба ин матгаби муҳим ҷалб намоем. Баъзе аз нависандагони бадандеши Ғарб, саркашӣ ва қиёми қабоили арабро, ки пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) пеш омад, ҳарбаи (силоҳ) таън қарор дода, мегӯянд, ки ҳазрати Муҳаммад дини худро бо сарнайза ва шамшер ба қавми араб таҳмил кард. Қабоили арабро бо эҷоди тарс ва бим мутеъни худ намуд. Пас чун маншай пешрафт ва муваффақияти он ҳазрат силоҳ ва хавф ва тарс буд, мебинем ҳамин, ки он Ҳазрат вафот ёфт, қабоили араб ба гумони он, ки бо вафоти он ҳазрат қудрат ва шавкати давлати Ислом зоил ё ҳадди ақал заиф шуда, билоғосила яке пас аз дигаре аз итоати ҳукумати исломӣ хориҷ ва аз дини ислом баргашта, ба дини собиқи худ бозгаштанд. Мутаассифона, баъзе аз мусалмонони кутаҳназар ва

бехабар таҳти таъсири ин гуфтори беасос қарор гирифта, онро бовар кардаанд.

Аз ин рўйозим медонем ин таваҳҳуми (гумон) бечоро, ки эҳтимол дорад аз таъбири норасои баъзе аз воизини бехабари сари минбарҳо ё аз ибораҳои баъзе аз нависандагони бехирад сар зада бошад, рад намоем.

Оре, чӣ басо аҳли минбар, ки мегўянд ва чӣ бисёр асҳоби қалам, ки менависанд. Баъд аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) чуз аҳли Мадина ва Макка ва Тоиф ва қабилаи Абду-л-қайс дар Баҳрайн, соири қабоили араб дар сар то сари нимҷазира ҳама муртад шуда аз дини ислом баргаштанд ва Абубакр бо онҳо ҷангид ва муҷаддадан ба ислом овард.

Инҳо бо ин гуфтори ботили худ ва бо ин иборати бе ҳақиқати хеш силоҳи буррандае ба дасти душманони ислом додаанд, то бар расули ислом ва ҳукумати исломӣ битозанд ва появу асоси ақидаи мусалмонони беиттилоъ, маҳсусан ҷавонони бехабарро, нисбат ба дини ислом ва расули ислом ба куллӣ ҳароб ё суст намоянд. Ҳоло бояд дид, ки асли қазия чӣ буд ва ҷараёни ҳаводис чӣ гуна буд ва ҳазрати Абубакр чи коре карда аст. Аз хонандагони азиз ҳоҳиш меқунем ба ончи мегўем ба ҳубӣ таваҷҷӯҳ фармоянд. Гарчи дар истилоҳи фуқаҳо қалимаи ридда фақат ба ин маънии баргаштан аз дин истеъмол шуда ва аҳкоме дар бораи ридда дар ҳамин маънӣ навиштаанд: Вале қалимаи ридда ба ин маънии хос, аз истилоҳоти маҳсуси фуқаҳо ва сохтаи онҳо мебошад, зеро ин қалима дар асли луғати арабӣ ба маънии мутлақи баргаштан аз ҳар ҷизе аст ва ҳатто нисбат ба баргаштан ба сӯи Ҳудо ҳам ридда гуфта мешавад. Чунон ки Қуръони карим мефармояд: «Пас аз он ба сӯи Ҳудо мавлои ҳаққашон баргардонида шуданд». Дар садри ислом қалимаи ридда ба ҳамин маъни мутлақ ва ом истеъмол мешуда ва аҳли ридда

ва муртадин ба касоне мегуфтанд, ки аз итоати ҳукумати марқазии Ислом баргашта, сар ба шуриш зада буданд, на фақат ба касе ё касоне, ки аз дини худ баргашта бошанд. Пас, муртадоне, ки Абубакр бо онҳо ҷангид ва дар таърихи ислом унвони муртад ба онҳо дода шуда аст, бар хилофи он чи фаҳмида мешавад ва дар фикрҳо ҷой гирифта аст, ҳамаи онҳо касоне набуданд ки дар замони Расулу-л-лоҳ (с) мӯъмини ҳақ ва мусалмони ҳақиқӣ буданд ва пас аз вафоти он ҳазрат аз дини ислом баргаштанд, зоро мусалламан ҳамин, ки имони яқинӣ ба умқи қалби касе нуғуз кард, имкон надорад аз қалбаши берун равад. Чунонки ҳакимони исломӣ гуфтаанд: «муъмини ҳақиқӣ, ки ба яқин имон оварда бошад, наметавонад имонашро аз дил барканад ва ё онро ба чизи дигаре тағиӣр дихад».

Магар нашунидаем, ки ҳангоме, ки номаи мубораки Расулу-л-лоҳ (с) ба василаи «Дихҳя» саҳоба ва фиристодай он ҳазрат дар шаҳри Илиё (шаҳри Қудс) дар Шом ба Ҳерақл (Ҳераклус) императори Руми шарқӣ расида буд ва чунон, ки Бухорӣ дар «Ҷомеи саҳиҳ»-и худ нақд мекунад, он ҳазрат зимни он нома рисолати худро ба ў таблиғ фармуда, ўро ба дини ислом даъват фармуда буд. Ҳерақл Абусуфён ва ҳамроҳонашро, ки аз Макка барои тичорат ба он ҷо рафта буданд, ба назди худ ҳозир месозад ва барои таҳқиқи амр ва шинохтани шахсияти он ҳазрат ва пайбурдан ба сидқи рисолаташ дар ҳузури ҷамъе аз умаро ва сарони Рум ва ҳамроҳони Абусуфён зимни матолибе, ки аз ў мепурсад, ин суолро низ матраҳ мекунад: Оё шуда аст, ки касе аз онҳое, ки ба Муҳаммад имон овардаанд, аз динаш безор шуда аз он баргашта ба кеши (дини) пешини худ бозгардад. Абусуфён ҷавоб медиҳад. - Ҳаргиз на.

Ҳерақл мегӯяд:

- Имон низ инчунин аст. Ҳамин ки хушй ва шириниаш бо тору пуди дилҳо омехта шуд, яъне ҳамин ки имон ба ҳақиқат дар қалби касе нуфӯз кард, имкон надорад хориҷ шавад». Ин матлаб вақте барои ҳар шунавандае беҳтар возех ва мусаллам мешавад, ки ба таърихи мусалмонон дар оғози зуҳури ислом таваҷҷуҳ намояд.

Магар на Умая ибни Халаф, ки арбоби Билоли ҳабашӣ буд, ўро дар ҳангоми зуҳри (нисфириӯзӣ) тобистони сузони Ҳичзор ба рӯи регҳои доф (таспон) меандоҳт ва бар рӯи синааш санги доги бузурге мениҳод ва ўро ба ин тарз шиканча медод ва мегӯфт бо ту чунин ҳоҳам кард, магар он ки аз дини Муҳаммад баргардӣ, ё ба ҳамин ҳол ҷон биспорӣ. Ва Билол (р) ба ин азоби дуру дарози маргзо тан дармедод ва дар ҳамон ҳолат мегӯфт:

-Аҳад, Аҳад (Худо ягонааст), вале ҳозир намешуд, ё беҳтар бигӯям барояш имкон надошт аз дини ҳақ даст бикашад ва имони худро мубаддал ба қуфр намояд.

Омир ибни Фуҳайраро то он ҳад шиканча медоданд, ки аз ҳоли оддӣ хориҷ ва ҳазён мегӯфт, ин азоби алимро ба худ ҳамвор намуда, таҳаммул (тоқат) мекард, вале ҳозир намешуд аз дини ҳақ баргардад.

Танҳо Билол ва Омир набуданд, ки дар асари имон ба дини ҳақ гирифтори чунин вазъи душворе шуда буданд, балки афроди дигаре аз қабили Аммор ибни Ёсир ва худи Ёсир падари Аммор ва Сумайя модари Аммор ва Ҳамома модари Билол, зане дигар ба номи Зинира ва Суҳайб ва Ҳаббоб ибна-л-Арат ва ғайри онҳо буданд, ки ҳар гуна азоб ва озореро таҳаммул (бардошт) менамуданд, вале намехостанд аз имонашон даст бикашанд. Оре, мусалмонони ситамдидаи садри Ислом ҳозир мешуданд аз шаҳру диёර ва молу маноли худ даст бикашанд ва барои ҳифзи имони худ тан ба ғурбат диханд, ба кишвари Ҳабаша

ҳичрат намоянд, дур аз аҳлу ватани худ бошанд, vale ҳозир намешуданд аз имони худ даст бикашанд. Сумайя модари Аммор ибни Ёсир ба дасти Абуцаҳл шаҳид шуд. Чаро? Барои он ки ҳозир нашуд даст аз имони худ бикашад. Ӯ аввалин шаҳиди Ислом аст. Ҳамчунин Ёсир падари Аммор то он чо таҳаммули азоб намуд, ки чон супурд, vale ҳозир нашуд имони худро аз даст дихад. Чунонки дар таърихи масеҳият меҳонем, пайравони ҳазрати Масеҳ низ мавриди анвои шиканча ва озори ҳуккоми ситамгар ва фармонравоёни сангдил ва ҷаббор қарор мегирифтанд ва тан ба марги фачеть (дарднок) медоданд ва ҳатто ҳозир мешуданд, зинда назди шерҳои дарранда афканда шуда тика-тика гарданд ва тӯъмаи шерон бишаванд, vale ҳаргиз қабул намекарданд аз имонашон рӯй гардонанд.

Дар таърихи ислом меҳонем он гоҳ ки Мусайламаи қаззоб (дурӯғгӯ) иттилоъ ёфт, ки яке аз асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) ба номи Ҳабиб ибни Зайди Ансорӣ аз Уммон ба Мадина боз мегардад, коргузорони худро ба суроғаш фиристод. Роҳ бар рӯяш баста, асираш намуданд ва даст баста, назди Мусайлама оварданд. Мусайлама ба ӯ мегӯяд:

- Оё гувоҳӣ медиҳӣ, ки ман паёмбарам? Ҳабиб бо ишора мегӯяд:

-Намешунавам чӣ мегӯи: Мусайлама мегӯяд:

-Оё гувоҳӣ медиҳӣ, ки Муҳаммад паёмбари Ҳудо аст? Ҳабиб мегӯяд: Бале. Мусайлама барошуфта ва мегӯяд: Чи гуна он чи аввал гуфтам нашунидӣ ва он чи ин бор гуфтам ба хубӣ шунидӣ ва ҷавоб додӣ! Ва фавран дастур медиҳад ўро ба тарзи дардноке бикишанд. Аз ин хотир аввал ду дасташро аз бозу ва сипас ду пояспро аз рон буриданд ва пас аз ин ўро дар оташ афканда сўзонданд. Бале, ин мӯъмини ҳақиқӣ тан ба чунин марге дод, vale тан ба куфр надод.

Ин чост, ки бояд гуфт:

Муваҳҳид чи дар пой рези зараш,
Чи шамшери ҳинҷӣ нихӯ бар сараш.
Умеду ҳаросаш набошад зи кас,
Бар ин аст бунёди тавҳиду бас.

Бо таваҷҷӯҳ ба он чи то ин чо гуфтем, чи гуна мешавад гуфт ин мусалмононе, ки дар замони рисолат имон оварда буданд ва барои ҳифзи ақида ва имонашон инчунин буданд, ба маҳзи он ки Расулу-л-лоҳ (с) ҷашм аз дунё фурӯ баст, даст аз дин ва имони худ қашиданд ва ба қуфр ва ширки собиқи худ боз ғаштанд. Ҳаргиз ҷунин амре на воқеъ шуда ва намешавад бовар кард.

Бинобар ин мусаллам аст, ки пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) ҳатто як нафар аз мӯъминини ҳақиқӣ ва содиқулномон муртад нашуд, яъне аз дини Ҳудо барнагашт ва муртадин ё аҳли риҷда, ки пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) ба ин ном маъруф шуданд, иборат буданд аз ҳамон гурӯҳҳои панҷгона, ки аз итоати ҳукумати исломи баргаштанд ва Абубакр бо онҳо ҷангиду мӯҷаддадан (аз нав) онҳоро мутеъ ва ба зери фармони худ қашид, яъне:

1. Онҳое, ки дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) дар дини худ буда, мусалмон нашуданд ва бо Расулу-л-лоҳ (с) ҳампаймон нашуда ва душмани мусалмонон буданд.

2. Онҳое, ки ба зоҳир мусалмон шуда буданд, вале ботинан дил ба дини ботили худ баста ва дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) машҳур ба мунофиқин буданд ва Ҳудо як сурои мустақил ба номи «Алмунофиқун» дар мазаммати онон нозил фармуд.

3. Онҳое, ки пас аз sulҳи Ҳудайбия, ки байнни Расулу-л-лоҳ (с) ва Қурайш барои муторакаи (тарки) ҷанг мунақид шуд, бо он ҳазрат ҳампаймон ва мутеъи ҳукумати ислом

шуданд, vale зоҳирان ва ботинан дар дини ботили худ боқӣ буданд.

4. Онон ки пас аз фатҳи Макка ва Хайбар ва интишори хабари ғазваи Табук, ки шӯҳрати дини ислом ва қудрат ва шавқати ҳукумати ислом дар ҷазираи араб печида буд, назар ба салоҳи ҳоли худ мусалмон шуда буданд, vale аз ҳаёти паёмбари Ҳудо чизе намонда буд, ки нури имон ба дурусти дар қалбҳояшон нуфӯз ва дар вучудашон асар карда, онҳоро дилбоҳтаи худ созад.

5. Онҳое, ки дар ҳаёти паёмбари Ҳудо мусалмон шуда буданд ва ба дини ҳақ ба хубӣ дил баста буданд, vale ба ҳамон назаре, ки қаблан гуфтем пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) аз пардохти закот худдорӣ карданд ва чун онҳо ба ҳақиқат мусалмон буданд, ҳазрати Умар ва баъзе дигар аз бузургони асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) муҳолифи ҷанг бо онҳо шуданд ва ба ҳазрати Абубакр гуфтанд: Чи гуна бо онҳо, ки гӯяндагони-Ло илоҳа иллаллоҳ- ҳастанд, мечангӣ. Вале Абубакр назари онҳоро рад карда, чунин мепиндошт, ки худдорӣ аз пардохти закот ба манзалаи зери по гузоштани рукне аз аркони дини ислом аст. Пас ҳар чи зудтар бояд бо ин турӯҳ ҷангид ва онҳоро аз қудрат соқит ва мутеъи пардохти закот намуд. Зоро ихмоли (ба таъхир андохтани) кори онҳо, мунҷар (анҷом) ба ҳадми (вайронии) соири аркони дин ҳоҳад шуд ва фармуд: Ба Ҳудо, (қасам) бо ҳар касе, ки байни намоз ва закот ҷудоӣ дониста, инро (намозро) қабул кунад ва он дигарро (закотро) напазирад, мечангам. Зоро закот ҳақке аст аз ҳуқуқи молии дини Ислом. Пас агар онро касе напазирад бояд бо ў ҷангид ва ба зӯрӣ аз ў гирифт. Ҷунонки Қуръон мефармояд:

Сухани Ҳудо:

“Пас ҳаргоҳ аз қуфри худ даст қашиданد, намоз хонданд ва закот пардохтанд, шумо аз онҳо даст бардоред.”

(Сураи Тавба, ояти 5)

Мафхуми ин оят ин аст, ки агар намоз бихонанд, vale аз пардохти закот худдорӣ варзанд, бояд бо онҳо ҷангид то мутеъ гарданд ва закот бипардозанд. Назари Абубакр ҳамин буд, ки ояти муборак мефармояд.

Бинобар ин мусаллам аст, ки ин гурӯҳ аз асли дини худ барнагашта буданд, vale нисбат ба пардохти закоти худ ба давлати ислом шубҳа ва таваҳҳуме пайдо карда буданд, ки беасос ва муҳолифи Қуръон буд. Гурӯҳҳои аввал, дуввум ва саввум аслан мусалмон нашуда буданд то гуфта шавад пас аз реҳлати Расулу-л-лоҳ (с) муртад шуданд ва аз мусалмонӣ баргаштанд.

Гурӯҳи чаҳорум ба дурустӣ мӯъмин нашуда буданд ва имонашон ноустувор буд чунон, ки Қуръон дар бораи онҳо мефармояд:

Сухани Худо:

«Аъроб (арабҳои бодиянишин, саҳроӣ) гуфтанд мо имон овардаем, бигӯ шумо ба дурустӣ имон наовардаед ва лекин бигӯед таслим шудаем ва то қунун имон ба дилҳои шумо роҳ наёфта аст».

(Сураи ал-Ҳуҷурот, ояти 14)

Бо диққат дар баёноти фавқ возех аст, ки пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) ҳеч аҳаде аз мӯъминини ҳақиқӣ аз дини ҳақ барнагашт ва муртадине, ки дар кутуб ва таърихномаҳо зикр шудаанд муртад аз дин набуданд, балки баргаштагон аз итоати ҳукумати Ислом буданд. Раъй ва назари дуктур

Тоҳо Ҳусайн- донишманди машхури мисрӣ низ ҳамин аст. Ў дар китоби худ ба номи «Миръотул ислом» дар ин бора мегӯяд: «Араб аз аз ҳар тараф бар Абубакр шуриданд. Бисёре аз онҳо гуфтанд: Намоз меҳонем, вале закот намедиҳем. Онҳо пиндоштанд, ки закот навъе боҷ аст, ки ҳаргиз бо он одат нағирифта буданд, балки ҳар чи бештар аз он безор буданд, чун онро навъи забуний ва зиллат медонистанд. Абубакр пешниҳодашонро напазирифт ва тасмим гирифт, ки мардум он чиро ки ба паёмбар ва давлати исломӣ мепардохтанд, ба ў низ бипардозанд. Абубакр гуфт: “Эшон миёни намоз ва закот ҷудоӣ меандозанд, бо он ки Ҳудо миёни ин ду ҷудоӣ наафқанда ва борҳо ин дуро дар Қуръон бо ҳам зикр фармудааст. Пас инон ба нахъе аз ҳукми Қуръон сар пецидаанд”. Дуктур Тоҳо Ҳусайн меафзояд:

“Дар миёни мардуми дигари араб дурӯғӯёне зухур карданд, ки худро паёмбар пиндоштанд ва бар қавми худ суханоне ба иддиои он ки вахӣ аст, хонданд. Асвади Анасӣ дар Яман ва Мусайлама дар миёни бани Ҳанифа дар Ямома ва Тулайҳа дар бани Асад ва Саҷоҳ дар миёни тавоифе аз Тамим (номи қабила) пайдо шуданд. Ҳудо ба ростӣ дар ояти 14-уми сурои «ал-Ҳучурот» фармудааст: **«Бадавиён (арабҳои бодиянишин, сахроӣ) гуфтанд мо имон овардаем бигӯ имон наовардаед ва лекин бигӯед Ислом овардаем, чи ҳануз имон ба дилҳоятон дарнаомадааст».**

Чунон ки мебинем дуктур Тоҳо Ҳусайн, муртадин, яъне шуришчиёнро ду гурӯҳ мешуморад, яке мусалмонони монеъини закот, дигаре араби ғайримусалмон, ки пайрави пайғамбарони дурӯғин шуда буданд. Дуктур Тоҳо Ҳусайн дар охири қаломи худ ҳазрати Абубакро, дар фурӯ нишондани оташи ошӯби шӯришчиён ва тасаллути комил

бар вазъият, ба хубй меситояд. Пас ин донишманди машхур ҳам мутаваҷҷеҳи матлаб шуда, чун муътақид аст, ки ҳеч як аз мусалмонони ҳақиқӣ муртад нашуда ва аз дини худ барнагаштааст. Ҳамчунин дуктур И smoил Сулаймон дар китобаш ба номи “Хулафои Муҳаммад” (с.91) пас аз баҳс дар ин матлаб мегӯяд: “Бинобар ин возех аст, ки ҷангҳои машхур ба ҷангӣ радда дар воқеъ на барои ин буд, ки оташи фитна ва ошӯби мардум, ки қаблан дини исломро қабул карда буданд, vale баъдан аз дин баргашта алайҳи он қиём карда буданд, фурӯ нишонда шавад. Ҳақиқат ин аст, ки ин ҷангҳо бо душманоне буд, ки на дини исломро шинохта буданд ва на онро пазируфта буданд, ин ҷангҳо барои ин буд, ки онҳоро водор ба таслим намояд то ба ҷамоати мусалмонон пайваста таҳти ҳукми давлати ислом дароянд”. Дар хотимаи ин мабҳас (баҳс) таваҷҷӯҳи ҳонандагони мӯҳтарамро ба ин матлаб ҷалб медорем, ки қавми араб чӣ қабоили бадавии саҳрогарду ҷодарнишин ва чӣ тавоифи (тоифаҳои) шаҳрнишини араб ҳам худмухтор ва мустақил буданду ҷудо-ҷудо ва ба сурати мулуку тавоифе бидуни он ки барои ҳифзи низоми худ қонуне дошта бошанд, бар худ ҳукumat мекарданд. Қонунашон ҳамон дастур ва фармоне буд, ки иродai раиси онҳо ба он тааллук мегирифт ва аз забонаш ҳориҷ мегардиid.

Ҳар як аз ин қабоил ва тоифаҳо барои худ маъбуде маҳсус ба худ дошта онро мепарастиданд. Ин тафарруқи ҳукumatҳои беқонун ва ин гуногуни маъбудҳои ботил ва ихтилофи парастишҳои бе китоб муҷиб шуда буд, ки аз яқдигар ҷудо ва ҳар қадом мустақил зиндагӣ намоянд ва ҳаргиз таҳти тасаллuti ҳукумати воҳиде дарнаёянд, то унвони миллати воҳиде ба худ бигиранд. Ҳеч гоҳ маъбуд ва ойини воҳидеро напазируфта буданд, то иттиҳоди динӣ дошта бошанд ва гарчи ҳама қабоил ва тавоифи араб

этиқод ва имон ба құдсияти (муқаддасии) Каъба доштанд вә ҳар сол барои анчоми ҳақ ба шаҳри Маккай мүкаррама рўй меоварданд ва дар як замон ва як макон ҷамъ мешуданд, vale дар айни ҳол ҳар як аз ин қабоил бути маҳсусе барои худ дар дохил ва хориҷи Каъба гузошта буданд ва дар ҳангоми тавоф ва парадишиш фақат мутаваҷҷеҳи бути маҳсуси худ мешуданд. Пас дар ин иҷтимоъ ҳам ягонагӣ надоштанд. Бинобар ин мусаллам аст, ки чунин мардуме, ки тарзи зиндагии онҳо инчунин ва наҳваи ойин ва парадишишон ончунон бошад, хеле мушкил аст, ки ба осонӣ ва барои ҳамеша аз истиқолияти динӣ ва худмухтории қабилаи худ ҷашм бипӯшанд ва худро таҳти тасаллути дигаре қарор диханд.

Вале чун ҳукумати Ҳазрати Расул ҳукумате буд, ки бар поя ва усули рӯҳоният қарор дошт ва куллияи қавонин ва аҳком ва тасаррӯфоти он ҳазрат аз тариқи вахъӣ осмонӣ ва бо илҳоми илоҳӣ талаққӣ ва иҷро мегардид ва он Ҳазрат байнни афроди куллияи қабоил ва ашоири араб мусовот ва баробарӣ муроот мефармуд ва ба ҳеч вачҳ ва дар ҳеч мавриде ҳавову ҳаваси нағсониро, ки амри табии ҳар башаре аст, нисбат ба ҳеч кас, ҳатто нисбат ба хеш ва қавм ё дўстони наздики худ ба кор намебурд, балки ҳамеша дар ҳар амре ҳақиқатро дар назар мегирифт ва таваҷҷӯҳ ба ҳақ мефармуд ва дар voguzorii вазифа ва маъмурият, доиман дироят ва маърифату лаёқати ашхосро дар назар мегирифт, бидуни он ки аз ин бобат таассуби қавмият ба кор барад ё афроди қабилаеро бар афроди қабилаи дигар, бе ҷиҳат ва бидуни имтиёз тарҷеҳ дихад. Риояти ин умур, ки барои арабҳо падидаҳои бе собиқа буд, қалбашонро хеле зуд мусаххар намуд ва қабоили мутафарриқи арабро ба хубӣ ҷазб карда якҷоя намуд ва рағбатан мутеи ҳукумати одилонаи он ҳазрат ва ҳампаймони сиёсӣ бо он ҳазрат

гардианд. Қисмати азиме аз онҳо илова бар он, ки аз ҳайси сиёсати миллӣ мутеи ин ҳукумати рӯҳонӣ шуданд, ақида ва дини худро низ раҳо карданд ва дини ин ҳукуматро, ки фаҳмиданд ҳақ аст, пазируфтанд. Баъзе дигар, ки дар авохирин айёми ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) тобеи ҳукумати ислом шуданд, ба тобеияти сиёсӣ шабеҳтар буд, то бо тобеияти динӣ ва ҳамин, ки Расулу-л-лоҳ (с) аз дунё рафт, баъзе аз ин қабоил, ки васф кардем, нисбат ба ҳукумати исломӣ дар шак афтоданд, ки оё ба ростӣ ҳукумати исломӣ акнун дар замони хилофат ҳам монанди ҳукумати исломии давраи нубувват, ки аз ваҳӣ илоҳӣ илҳом мегирифт, хоҳад буд ва нисбат ба афроди қабоили мухталиф, ки дар замони ҳукумати нубувват якson рафтор мекард, акнун боз ҳам назари мусовот ва баробарӣ хоҳад дошт? Оё он ҳукумате, ки онҳо дар замони нубувват мутеи он буданд, акнун дар давраи хилофат ба сурати диктотурии мутлақ дар наҳоҳад омад? Оё ин халифа аҳլ ва ашираи худро дар дастгоҳи ҳукумат бар дигарон мақаддам наҳоҳад дошт? Ҷавоби ин пурсишҳо барои онҳо номаълум буд. Пас ҳоло ки чигунагии ин умур барои онҳо номаълум ва посухи ин суолҳо барои онҳо маҷхул (номаълум) аст ва танҳо гузашти замон аст, ки бояд ба онҳо посухи мусбат ва ё манғӣ бидиҳад, оё беҳтар нест, ки худро озод ва аз итоати ҳукумате, ки намедонанд чи гуна хоҳад буд, хориҷ ва ба вазъи собиқи худ, ки қарнҳо ба он унс гирифта буданд, баргарданд. Ин афкор муҷиб гардид, ки қабоили мазкур аз идомаи итоати ҳукумати марказии хилофат сар боззананд. Дар натиҷа ҳукумату хилофат мунҳасир гардид ба Мадина ва Маккаву Тоиф ва тоифае дар қабилаи Абдулқайс дар Бахрайн, ки агар ҳазму азм ва тадбиру сиёсати Абубакр набуд чи басо ки ин навоҳиро низ аз даст медод.

Муқаддамоти ҳамла ба Эрон ва Рум

Чунон ки диdem ҳазрати Абубакр ин қабоилро мучаддадан мутеъ ва ором сохт. Пояи хукумати худро мустаҳкам намуд. Назм ва амниятро, ба чои ихлол (вайронӣ, ҳаробӣ) ва ошуб, барқарор фармуд. Вале оё кори он ҳазрат ва вазифае, ки хилофати исломӣ ба ўҳдаи ўсупорида аст, ба ҳамин чо хотима меёбад? Албатта не.

Магар на ин аст ки Расулу-л-лоҳ (с) дар авохири ҳаёти худ дар соли шашуми ҳичрат ба салотин ва фармонравоёни мамолики мӯҷовир (ҳамсоя)-и нимҷазираи араб аз қабили Ҳусрави Парвиз шоҳи Эрон, Ҳерақл (Ҳераклус) императори Руми шарқӣ, Муқавқис фармонравои Миср ва баъзе дигар аз мулук ва умарои Ҳийра ва Яман нома фиристод ва онҳоро ба дини ислом даъват фармуд. Бо ин ки ағлаби онон фиристодагони он ҳазратро гиромӣ дошта ҷавоби муаддабона ба он ҳазратро напазируфта мусалмон нашуданд. Чунон ки он ҳазрат дар номаҳои худ ишора фармуда буд, ба муктазои ин ки «Мардум пайрави дини подшоҳони худ мебошанд» ва мувофиқи ин фармуда имкон дошт, ки миллаташон низ тобеи онҳо шуда мусалмон гарданд. Оё ин номаҳое, ки Расулу-л-лоҳ (с) фиристод, бояд фаромӯш ва бе асар бимонад? Магар мақсади Расулу-л-лоҳ (с) аз даъвати салотин ва фармонравоён ҷуз ин буд, ки чун дини ислом дини умумибашарӣ аст ва бояд ба тамоми миллатҳои ҳамсоя ва дур таблиғ ва интишор дода шавад? Магар на ин аст, ки адолати иҷтимоӣ ва тамаддуни исломӣ, ки бар асоси баробарӣ ва бародарӣ ва маҳви осори қавонини табақотӣ ва табъизи нажодӣ поягузори шуда аст, бояд дар байнинандагони Ҳудо ҳар чо ки бошанд, иҷро шавад?

Пас мусаллам аст, ки вазифаи халифа бо сару сомон додан ба умури дохилӣ хотима намеёбад. Халифа вазифадор аст, ки ба номаҳои мубораки расули Ҳудо таваҷҷӯҳ намуда, тибқи он амал намояд, то ҳамон тавр, ки он ҳазрат хоста буд, дини Ҳудо дар он диёр интишор ёбад. Адолати иҷтимоии ислом дар байни он милатҳое, ки аз дер боз зери ҳукми ҳокимони ҷобир ва ситамгар камар ҳам карда буданд ичро гардад ва бандагони Ҳудо аз зери юғи ситамгарон начот ёбанд, vale таҳқиқи ин амр ҷуз бо мубориза ва салби қудрати ин мулук ва ҳуккоми мустабид, ки бар бандагони Ҳудо тасаллут ёфта буданд, имконпазир набуд. Пас бояд бо онон мубориза бурд то дасти ситамгарашон кутоҳ ва дасти адолат ба ҷои онон бар сари кор ояд.

Аз тарафи дигар дуруст аст, ки ҳазрати Абубакр (р) ба василаи сипоҳи Усома лашкари Румро шикаст дод, vale мусаламан ин давлат, давлате набуд, ки нангӣ ин шикастро барои ҳамеша ё ҳадди ақал барои муддати тӯлонӣ таҳаммул намояд ва даст аз интиқом бикашад. Ҳамчунин дуруст аст, ки қабоили шуриши араб мағлуб ва сари итоат пеш овардаанд, vale ин эҳтимол аз байн нарафта буд, ки пас аз муддати кутоҳе бо ҳам муттаҳид шаванд ва дубора сар ба түғён ва шуриш бизананд. Гузашта аз ин ҳар гоҳ халифа ба сипоҳиёни фотехи худ, ки акнун аз ҷангҳои дохилӣ ва хориҷӣ фароғат ёфтаанд мачол диҳад, то даст ба кори зироат ё тиҷорат ё ҳар кори дигаре бизананд ва возеҳ аст, ки дил ба кори худ ҳоҳанд баст ва ҳар ҷоҳ дар оянда барои давлати ислом ҷангӣ пеш ояд инҷунин сарбозоне, ки фикру ғами худро ба кор ва зиндагонии ҳусусии худ бастаанд, табъан чунон ки бояд шуҷоати ҷангӣ ва майл ба разм ва пайкор наҳоҳанд дошт ва ҳатто дар майдони ҷанг ҳам ба фикри кори шаҳсии худ буда дар интизори фурсате

хоҳанд буд, ки битавонанд аз саҳнаи ҷанг берун шаванд, то ба кори худ бирасанд. Бо ҳамин хотир давлати исломӣ рӯзӣ ва ҳукуқи сарбозон ва сардорони худро вобаста ба ғаниматҳои ҷангӣ карда, ҷаҳор панҷум яъне ҷаҳор саҳм аз панҷ саҳми қулли ғаниматҳоро, ки дар ҷангӣ бо душман ба даст меоваранд, ба худи онҳо медиҳад, то дил ба кор бибанданд ва барои пирӯзӣ ва ба даст овардани ғанимати зиёд, бештар шуҷоат нишон дода, диловарона биҷанганд ва манфиати худро дар ин кор беҳтар аз кори дигар бидонанд.

Абубакр умуреро, ки гуфтем аз назар дур надошт. Аз ин хотир тасмим гирифт сипоҳиёни фотехи худро, ки дар ҷангҳои дохилий бо шӯришиёни араб корозмуда ва варзида шуда қудрат ва маҳорати ҷангии таҳочумӣ ба даст оварда буданд, омода намуд ва дар як ҷабҳа бо давлати муқтадири Форс дар хоки Ироқ, ки сокинони он араб ва таҳти истисмори ин давлат буданд ва дар ҷабҳаи дигар бо давлати қавии Бизонси Рум дар сарзамини Шом ва Фаластин, ки сокинони онҳо низ араб ва мустамликаи ин давлат буданд, вориди набард ва пайкор шуд, то бо ин иқдом ҳам ба мазмуни номаҳои Расулу-л-лоҳ (с) таҳқиқ бахшад ва ҳам ба давлати Рум фурсат надиҳад, то барои интиқом ва ҷуброни шикасти худ ба ҷамъоварии сипоҳи коғӣ бипардозад ва ба хоки араб битозад ва ҳам қабоили шӯришии мутеъшударо чун пештара дар ҷояшон бинишонанд, то андешаи шӯриши навро аз сар бадар оваранд ва ҳам сипоҳиёни худро машғул ва саргарми ҷанг намояд то фурсати коре ҷуз пардохтан ба ҷангро пайдо нақунанд. Аз ин хотир ба истилоҳи имрӯза Шӯрои низомӣ ташкил дод. Ҳазрати Умар, Усмон, Алӣ, Абдураҳмон ибни Авғ, Талҳа ибни Убайдуллоҳ, Зубайр ибни Авом, Саъд ибни Абуваққос, Абуубайда ибни Ҷарроҳ ва ҷамъи дигар аз амирони размии саҳобаи бузурги Расулу-л-лоҳ (с) аз

муҳочирион ва ансорро даъват намуд ва бо онҳо ба машварат пардохт.

Ҳамаи онҳо бо як овоз фикри Абубакр (р)-ро барои лашкаркашӣ ва набард дастгири намуданд ва гуфтанд: Мо ҳама мувофиқ ва мутеъ ҳастем ва ба он чи амр фармой иқдом хоҳем кард. Ҳазрати Абубакр (р) маҳсусан аз ҳазрати Алӣ ибни Абуторлиб назар хост. Ҳазрати Алӣ (к.в.) дар посух фармуд: «Амрат муборак, чи худат биравӣ ва чи дигареро фиристӣ ба мақсад хоҳӣ расид.»

Абубакр (р) гуфт:

- Ин амрро аз кӯҷо медонӣ?

Фармуд:

- Аз Расулу-л-лоҳ (с) шунидам, ки фармуданд: “Ин дин ва аҳли ин дин ҳамеша ба ҳар ҷое, ки рӯй оваранд ғолиб ва пирӯз хоҳанд шуд”.

Абубакр (р) гуфт:

- Субҳоналлоҳ! Чи нек аст ин баshoreт! Маро хушнуд намудӣ, Ҳудо туро дар дунё ва охират хурсанд намояд! Сипас Абубакр ба Билол муаззини Расулу-л-лоҳ (с) амр фармуд ба мардум эълон намояд, то худро барои набард ва ҳаракат ба сӯи Ироқ ва Шом мухайё намоянд. Дар оғози соли 12 ҳичрӣ лашкарे таҳти фармони Ҳолид ибни Валид сардори номии ислом мӯҷаҳҳаз намуд ва фармони ҳамла ба хоки Ироқро содир фармуд. Ҳамчунин лашкари дигаре муташаккилтар аз лашкари Ҳолид шомили чаҳор гурӯҳ ба фармондехии чаҳор нафар аз сардорони ҷанговари худ ба мисли Абуубайдо ибни Ҷарроҳ, Амр ибни Ос, Шураҳбил ибни Ҳасана ва Язиդ ибни Абусуфён фароҳам ва фармони ҳамла ба Шом ва Фаластино содир намуд.

Ҳар як аз ин фармондехони иъзоми (сафарбаршуда) ба Ироқ, Шом ва Фаластин ҷосусони (разведкаи) худро барои бадаст овардани аҳбори лозима пешакӣ, фиристоданд ва

пас аз он бо лашкари таҳти фармондехии худ омодаи ҳаракат ба тарафи мақсад гардиданд.

Ҳар фармондех чун омода мешуд ва меҳост ҳаракат кунад, ҳазрати Абубакр шахсан дар урдугоҳаш, ки дар хориҷи шаҳри Мадина буд, ҳузур мёфт ва бо ў худоҳофизи менамуд. Ўро аз хилоғи амри Худо барҳазар медошт. Аз иқоб ва азоби ухравӣ метарсонд ва тавсия мефармуд бо сарбозони худ ба некӣ рафтор намояд. Бар намозҳои фарз бо ҷамоат ва риояи вақтҳои маҳсуси ҳар намоз дикқат намояд. Ҳештанро ба салоҳ ва парҳезгорӣ биорояд, то Ҳудованд мардумро барояш ороста ва неку созад. Дастур мефармуд нисбат ба намояндагоне, ки аз тарафи душман барои музокира ба наздаш меоянд, ихтиром қоил шавад ва худ шахсан бо онҳо ба гуфтӯгу бипардозад. Сарбозони худро аз гуфтугӯ бо онҳо манъ намояд ва барои мондани намояндагони душман дар урдугоҳи худ фурсати кам бидиҳад, то чизе аз авзои мусалмононро нафаҳманд. Дар қароргоҳи ҳарбии худ посдорони зиёде ба кори посдорӣ гирифта, онҳоро дар байнин қароргоҳи худ пароканда намояд. Ҳар нуқтаэро ба яке аз онҳо вогузораду худи фармондех бар корашон назорати мустақим ва дақиқ дошта бошад. Гоҳ - гоҳ бидуни иттилоъ, ба онҳо сар занад ба тафтиши онҳо пардозад. Ҳар гоҳ бидонад касе аз онҳо дар анҷоми вазифаи посдорӣ ғафлат ё кӯтоҳӣ кардааст, ўро дар худуди эътидол мучозот намояд. Дар шаб байнин посдорони худ навбат гузорад. Навбати аввалро тӯлонитар аз навбати дуввум қарор диҳад (зеро навбати аввал осонтар аз навбати дуввум аст). Аз авзоъ ва аҳволи сипоҳи худ дар ҳеч ҷое ғафлат нақунад, то ҳеч гоҳ фасод ва ихтилофе дар онҳо роҳ наёбад. Аз байнин сардорон ва сарбозони худ ашҳоси солеҳ ва содикро интихоб намуда, бо онҳо дар кори худ машварат намояд.

Ҳаргиз камчуръатй ва тарс аз худ нишон надиҳад, то сарбозонаш қавй ва далер бошанд. Дар амволи ғанимат, ки аз душман ба даст меовараңд, хиёнат накунад, зеро натиҷаи хиёнат фақр ва бечорагй ҳоҳад буд ва ҳам маҳрумият аз иноят ва мадади илоҳӣ. Тавсия мефармуд, ки шумо дар сарзамини Шом ва Фаластин мардумеро ҳоҳед дид, ки аз дунё даст қашидаанд ва дар савмаъаҳо (ибодатгоҳ) ва маъбадҳои хориҷи шаҳрҳо иқомат мекунанд: Онҳоро ба ҳоли худашон voguzorida, абадан коре ба корашон надошта бошед. Дар охири ин васиятҳо барои пешрафт ва фатҳи фармондехони худ даст ба даргоҳи муқаддаси парвардигор баланд менамуд ва дуо мекард.

Хонандагони азиз, чунон ки мебинед дар ҳар ҷумлае аз ин васиятҳо ҳикмат ва сиёсате нуҳуфта, ки аслан иртиботе бо моддиёт ва дунёпарастй надорад, балки тамоман аз рӯҳонияти ҳолис сарчашма мегирад. Ҳар як аз ҷумлаҳояш бар асоси адолате устувор аст, ки на танҳо дар он рӯзгор бесобиқа буд, балки дар таърихи инсоният аз касе дида ва шунида нашуда буд.

Ҷабҳаи Ироқ

Ҳолид ибни Валид бо сипоҳи таҳти фармони худ ба сӯи Ироқ ҳаракат намуд. Аввалин бархурдаш бо базаи ҳарбии шаҳре буд ба номи Ҳафир, ки ҳокими он паҳлавони ҷанговаре буд ба номи Ҳурмуз. Чун Ҳурмуз, ки муҳофизи марзи Эрон буд аз ҳаракати Ҳолид иттилоъ ёфта, ин амрро қаблан ба давлати Эрон хабар дод ва кӯмак хост, вале қабл аз он ки сипоҳи имдодӣ ба он ҷо бирасад, Ҳолид ба он ҷо расид ва Ҳурмуз ночор шуд, ки бо ҳамон қуввае, ки дар ихтиёр дошт ба дифоъ пардозад ва бо лашкари Ҳолид бичангад.

Қатли Ҳурмуз ва фатҳи Ҳафир

Қабл аз ин ки ду сипоҳ бо яқдигар даровезанд, Ҳолид Ҳурмузро ба мубориза ва ҷанги тан ба тан даъват намуд. Ҳурмуз, ки эронӣ ва паҳлавони номдоре буд ва арабҳоро дар муқобили худ чизе намешумурд ва дар худ маҳорати ҷангӣ ва қудрати коғӣ медиҳ, бе таъхир қабул кард ва ин ду силаҳшури паҳлавони ҷангӣ ба ҳам даровехтанд.

Ҳолид, ки худ аҳли разм ва ҳамакнун аз разми фотеҳона фориг шуда ва бо он ҷушу ҳуруш ба ин разм омада буд, ба Ҳурмуз маҷол надод ва ўро ба зудӣ дар миёни ду лашкаре, ки барои ҷанг бо ҳам саф кашида буданд, ба қатл расонд ва ҷасадашро бар замин афканд.

Дар ин ҳангом Қаъқоъ ибни Амр, савораи машҳури араб аз сафи мусалмонон ба сӯи лашкар тоҳт. Тамоми нерӯҳои мусалмон бо мушоҳидай қатли Ҳурмуз ба ваҷд ва ҳаяҷон афтоданд ва чун як тан ба сипоҳи Эрон ҳамлавар шуданд? Оё сипоҳе, ки қатли фармондехашро дида ва акнун бояд бе роҳбар ва бидуни сарпараст бичангад, рӯҳияи ҷангӣ дорад? Оё ҷунин афрод умеди фатҳ ва пирӯзӣ доранд. Албатта не. Ин сипоҳиёни мудофеъ, бо он ки кӯшиданд анҷоми вазаифа намоянд, натавонистанд дар муқобили сипоҳи араб, ки фармондехаш сармасти фатҳи собиқ аст ва бо қатли фармондехи душман ба худ менозад ва монанди шер дар майдони ҷанг, меҳурушад ва фармон медиҳад, истиқомат ва истодагарӣ намоянд, ба зудӣ шикаст ҳурданди фирор намуданд. Ин ҷанг дар назди арабҳо ба ҷангӣ Зотус салосил (ҷангӣ занҷир) маъруф аст, зоро ҷунон ки Табарӣ навиштааст, эрониён занҷирҳое оварда буданд, то асирони мусалмононро ба занҷир кашианд. Баъзе навиштанд, ки пойҳои сарбозони эрониро дар занҷир карда буданд, то фирор накунанд, вале ба

назари ман ин матлаби саҳеҳ нест, зеро сарбозе, ки дар занҷир бошад чи гуна метавонад ба дурустӣ бичанганд? Ин фирориён дар роҳи гурези худ, бо сипоҳи имдодие, ки аз Эрон ба дарҳости собиқ Ҳурмуз барои тақвияти онҳо фиристода шуда буданд, бархӯрданд. Аз ин хотир онҳо бо ин сипоҳи тозанафас муттаҳид шуда ба тарафи Ҳолид бозгаштанд. Байни ду сипоҳи ҷангӣ аз нав дар ҷое бо номи Алис ҷангӣ саҳте даргирифт, vale Ҳолид онҳоро низ шикаст дода, шуморе аз онҳоро ба қатл расонид ва иддаеरо асир намуда, онҳо ва бахше аз ғаниматҳои ҷангиро, ки ба дасти мусалмонон афтода буд, назди ҳалифа ба Мадина фиристод. Ҳолид пас аз тасаллут бар ин ноҳия ба сӯи Ҳийра, ки таҳти фармони шоҳони бани Лахм буд, ҳаракат намуд. Чун аҳли Ҳийра овоза ва ўхрати Ҳолидро шунида буданд, тасмим гирифтанд, ки бо ў сулҳ намоянд, аз ин хотир ҳамин ки Ҳолид ба он ҷо расид, амири Ҳийра ба номи Айёс ибни Абуубайсаи Тойи бо кормандони дастгоҳи ҳукumat ва аъёну ашрофи Ҳийра ба истиқболи Ҳолид шитофтанд то бо ў дар бораи сулҳ музокира ва аз вуқӯи ҷанг ва хунрезӣ ҷилавгирий намоянд. Ҳолид мақдами онҳоро гиромӣ дошт ва бо дарҳости сулҳ мувофиқат намуд ва пешниҳод кард, то яке аз ин се пешниҳодро бипазиранд. Пешниҳоди аввал мусалмон шаванд, то бо дигар мусалмонон баробар ва бародари динӣ шуда, таҳти ҳукми давлати ислом дароянд ва тибқи дастури дини ислом солиёна закоти худро ба давлати ислом бипардозанд. Пешниҳоди дуввум чун пештара дар дини худ, ки масехӣ буданд, боқӣ монанд, vale таҳти ҳукми ислом ва мутеи ин давлат буда, солиёна ҷизя бипардозанд. Яъне ҳар нафаре аз мардони онҳо ба истиснои пиronи солхӯrда ва кӯdакoni хурдсол ҳар сол як динор тилло молиёти сарона бипардозанд. Давлати ислом низ ҳаққи дигар дар

амволашон надошта бошад. Ҳифзи назм ва амнияти онҳо ба ўҳдаи давлати ислом буда, онҳоро аз ҳар душмане муҳофизат намояд. Пешниҳоди савум ҷанг.

ОНҲО ПЕШНИҲОДИ ДУВВУМРО қабул намуданд ва паймони сулҳ ба маблағи дусаду навад ҳазор дирҳам моли сулҳ мунақид гардид, ки пас аз ин солиёна ҷизя бипардозанд.

Пас аз сулҳи Ҳийра дехқонон ва кишоварзони атрофи Ҳийра низ бо Ҳолид сулҳ намуданд, ки ҳар сол маҷмуан ду милион дирҳам ҷизя ба давлати ислом бидиҳанд. Ҳолид пас аз тасарруфи ноҳияи Ҳийра дар шаҳри Ҳийра, ки маркази ноҳия буд иқомат ва ситоди худро дар он ҷо мустақарр (ҷойгир) намуд ва дастаҳо ва гуруҳҳои лашкари худро аз он ҷо барои фатҳи ин сӯ ва он сӯ равон менамуд. Ба ин тариқ сарзамини Ироқро то канори ҷанубии Даҷла (номи дарё) фатҳ намуд.

Фатҳи Анбор

Пас аз он лашкари худро барои фатҳи шаҳре ба номи Анбор муҳайё ва ҳаракат намуданд. Он чоро дар муҳосира гирифт ва чун аҳолии он ҷо қудрате, ки битавонад то муддати зиёде дифоъ намоянд дар ихтиёр надоштанд, ба ноҷор аз дари сулҳ пеш омада, таслим гардиданд. Сокинони атрофи Анбор низ ҷорае ҷуз сулҳ бо Ҳолид надоштанд.

Фатҳи Айну-т-тамр

Ҳамин ки Ҳолид аз фатҳи Анбор ва гирду атрофии он фароғат ёфт, лашкарашро барои фатҳи ноҳияе дар Ироқ ба номи Айну-т-тамр ҳаракат дод.

Дар он чо лашкари зиёде аз эрониён ва арабҳои масехӣ аз бани Тағлиб барои ҷанг бо Ҳолид ҷамъ омада буданд. Фармондехи араби масехӣ ба эрониён гуфт, ки мо дар ҷанг бо арабҳои ҳамнавъи худ аз шумо донотар ва тавонотарем. Бигузоред, то мо бо сипоҳи Ҳолид бичангем. Эрониён мувофиқат намуданд ва размандагони Айну-т- тамр бидуни мушорикати эрониён ба муқобила бо Ҳолид шитофтанд. Ҳолид дар ҳамон ҳамлаи аввал муваффақ шуд амирашонро асир намуда, ба қатл бирасонад. Аз ин сабаб сипоҳиёнаш тарсиданд ва тавони ҷангиро аз даст доданд ва шикаст ҳӯрданд. Шуморае қушта ва асир шуданд ва бақияшон пой ба фирор гузоштанд.

Сипоҳиёни эронӣ, ки вазъиятро ба ин минвол диданд, салоҳи худ надиданд, ки бо Ҳолид рӯ ба рӯ шаванд. Ин буд ки бо фирмриёни сипоҳи араби масехӣ дар дохили Ҳисори шаҳр қалъанишин шуда, амон хостанд, ки худашон ва амволашон дар амон бошанд, vale Ҳолид ба дархосташон мувофиқат накард ва хост, ки бидуни қайду шарт таслим шаванд ва таҳти ихтиёри Ҳолид қарор гиранд. Чун чорае набуд таслим гардианд.

Фатҳи Давмату-л-ҷандал

Дар ин ҳангом, ки Ҳолид аз фатҳи Айну-т-тамр фароғат ёфта буд ва ба назми умури дохилӣ мепардоҳт, Аёз ибни Ғанам яке дигар аз фармондехони мусалмонон ба амри Абубакр бо лашкари худ аз Мадина барои фатҳи Давмату-л-ҷандал ҳаракат намуда, ба наздики он чо расида буд ва чун мебинанд лашкари зиёде аз қабоили араби масехӣ дар он ноҳия барои дифоъ аз ин шаҳр мусаллаҳ ва омодаи ҷанг шудаанд ва сипоҳи мусалмонон ба нисбати онҳо хеле ночиз аст ва барои ҳамла кофӣ нест, номае ба Ҳолид нигошт ва авзои худро ба ў иттилоъ дод ва аз вай кӯмак хост.

Ҳамин, ки номаи Аёз ба дасти Ҳолид расид, бе даранг ҳаракат намуд ва бо суръат ба қўмаки Аёз шитофт. Ду лашкари Ҳолид ва Аёз аз ду чиҳат ба шаҳр ҳамла карданд.

Чун мудофиъон натавонистанд аз ўҳдаи дифоъ аз ду чиҳат бароянд аз майдон гурехтанд ва ба дохили ҳисори шаҳр истеҳком гирифтанд, vale лашкари ислом ба зудӣ ба дохили ҳисор роҳ ёфтанд ва шаҳрро тасарруф намуданд. Ҳолид то муддате дар шаҳр иқомат намуд ва ба танзими умури дохили пардохт.

Вақте, ки Ҳолид аз Ҳийра барои фатҳи Анбор хориҷ шуда буд, яке аз умарои сипоҳи худ ба номи Қаъқоъ ибни Амрро, ки яке аз шучоони машҳури араб буд, барои муҳофизати шаҳр ва ҳифзи низоми умури мардум он ҷо гумошта буд.

Ирониёни муқими Ироқ ва баъзе аз арабҳои ироқӣ, ки тасаввур мекарданд, чун Ҳолид дар онҷо нест ва миқдори мусалмонон барои дифоъ аз шаҳр коғӣ нест, ба тамаъ афтода, лашкари зиёде ҷамъ ва барои тасарруфи шаҳри Ҳийра дар ҷое ба номи Ҳасид ҷамъ омаданд, то пас аз омодашавии пурра ба ҳаракат дароянд ва ҳамла намоянд.

Қаъқоъ аз ин мочаро иттилоъ ёфт ва қабл аз он ки онҳо омода ва ҳамла намоянд фурсатро аз дасташон гирифт ва бар онҳо тоҳт ва торуморашон намуд ва ғаноими зиёде аз онҳо ба даст овард, vale мутаассифона фармондехони ин сипоҳи шикастхӯрда маъюс нашуданд ва ҳамон дурӣ ва ғайбати Ҳолид аз маҳал, онҳоро ба тамаъи фатҳ андохт. Аз ин хотир боз ҳам ба ҷамъоварии сарбоз пардохтанд. Ҷанговарони тозанафаси зиёде аз хоки Ироқ ҷамъ намуданд, то сипас ба Ҳийра ҳамла намоянд.

Ҳолид дар Давматул Ҷандал аз ин амр иттилоъ ёфт ва лашкари Қаъқоъро барои дифоъ коғӣ надонист. Аз ин сабаб номаҳое ба ў навишта дастур дод дар вақти муайяне

аз шаб бо сипоҳи худ мунтазири вурудаш бошад, то бо ҳам ба душман ҳамла намоянд.

Холид бо лашкараш дар ҳамон шаб ва вақти ваъда шуда ба он ҷо расид ва бо лашкари худ ва лашкари Қаъқоъ бар душман, ки ғофил ва дар хоб буданд аз се чиҳат ҳамла намуданд ва онҳоро тақрибан ба қуллӣ нобуд соҳтанд. Бо ин фатҳ тамаъи душманро аз ҳар гуна ҳамлаҳои дигар қатъ намуданд. Холид пас аз фатҳ ҳабар ёфт, ки шахсе аз умарои араби масеҳӣ ба номи Рабиа ибни Бачир аз қабилаи бани Тағлиб дар ду шаҳр Сано ва Замил воқеъ дар шарқи Ироқ сипоҳи зиёде ҷамъ намудааст ва худро барои ҷанг бо Холид омода менамоянд. Аз ин хотир Холид пешдастӣ намуд ва Қаъқоъ ва соири фармондехони лашкари худро фаро хонд ва онҳоро барои даргири ва ҷанг бо Рабиа ба он ҷо гусел кард. Пас аз он ҳудаш ҳаракат намуд ва ба онҳо расид. Шабҳангом бар Рабиа ва сипоҳаш ҳучум намуданд ва онҳоро тӯъмаи шамшер қарор доданд. Ҳар ду шаҳрро тасарруф намуданд. Сипас Холид аз он ҷо ба сӯи шаҳре ба номи Расоб ҳаракат намуд, вале мардуми шаҳр медонистанд, ки аз ўҳдаи дифоъ барнамеоянд ва тоби муқовимат дар баробари Холидро надоранд, қаблан шаҳрро таҳлия (холӣ) намуда, фирор карда буданд. Холид бидуни ҳеч гуна вақфае (ист) ба осонӣ онро тасарруф намуд. Аз он ҷо ба шаҳри Фироз, ки дар марзи хоки Ироқ бо Шом буда, ҳаракат намуд. Чун сокинони он шаҳр лашкар ва қувваи кофӣ надоштанд, натавонистанд зиёд муқовимат намоянд. Аз ин рӯ таслим гардиданд ва Холид вориди шаҳр шуд ва маркази ҳарбии онро тасарруф намуд. Чун дар ин ҳангом моҳи рамазон фаро расида буд Холид барои анҷоми фаризаи рӯза дар он ҷо монд. Ба лашкараш иҷозаи истироҳат дод, то онҳо низ ба анҷоми фаризаи

рўзаи рамазон бипардозанд ва фурсате бошад то ба нақшай ҳамалот ва футухоти баъдӣ бипардозанд.

Бозтоби Футухоти Ироқ дар Рум

Ҳераклус- императори Руми Шарқӣ - акнун мебинад, ки Холид хоки Ироқро аз канори ҷанубии Даҷла гирифта то Фурот, ки ҳаммарзи хоки Шом аст, фатҳ карда, акнун дар канори хоки Шом, ки мустаъмараи (зери тасарруфи) императори Рум мебошад, бо лашкари нисбатан зиёди худ мустақарр гардидааст. Пас Ҳераклус ҳақ дошт аз ин фармондехи мохир, ки бар ҳар ҷо, ки рӯй меоварад, он ҷоро мекушояд, (фатҳ мекунад) бимнок бошад, ки шояд вай дар андешаи ҳамла ба Шом бошад. Ўхабар надошт, ки Холид тибқи дастури халифа кор мекунад ва маъмурияташ фақат тасхири хоки Ироқ буда, иҷозаи иқдоми дигар надорад вагарна ҳамла ва пешравӣ дар хоки Шом барояш мушкиле набуд, ки осон нашавад.

Ҳамла ба Холид дар Фироз

Ба ҳар ҳол Ҳераклус аз Холид, ки дар канори хокаш қарор гирифта буд, метарсид. Аз ин хотир ҷиддан ба фикри чорае афтод. Шумораи зиёде аз сарбозони румӣ ва ҷамъи зиёде аз арабҳои масехии қабоили Тағлиб ва Иёз ва Намрро фаро ҳонд ва лашкари азиме фароҳам соҳт ва пешдастӣ карда, ба лашкари Холид, ки дар Фироз ба истироҳат пардохта буданд, ҳуҷум бурданд.

Гарчи шумораи душман дар ин ҷанг хеле зиёдтар аз лашкари Холид ва муташаккил аз сарбозони варзида ва ҷангдидаи румӣ ва араб буданд ва бо шиддат мечангиданд. Таҷриба низ нишон додааст, ки ғолибан фатҳ ва пирӯзи бо муҳочим (ҳуҷумгар) аст на бо мудофеъ, вале чун мусалмонон аз ҷон гузашта ва яқдил буданд ва бо имон ва

эътиқоди қотеъи ин ки Ҳудо носир ва мададгорашон мебошад ва Расулу-л-лоҳ (с) ба онҳо вайдаи фатҳ дода аст, бо душман мечангиданд, тўле накашид ки осори шикаст дар сафҳои душман намоён гардиid. Ин буд, ки шикаст хурданд ва ақибнишинӣ карданд. Вале Ҳолид даст аз онҳо барнадошт ва фармон дод то ба таъқибашон бипардозанд ва шамшер аз онҳо барнадоранд ва ба ин тарз дарси ибрате ба Ҳераклус дод, то дигар дар андешаи ҳамла ба мусалмонаш набошад ва ин фикрро барои ҳамеша аз сар бадар кунад.

Ҳолид пас аз ин фатҳи азим, ки Ҳудо насибаш фармуд, хотираш аз ҳар гуна пешомаде осуда гардиid. Даҳ рӯзи дигар дар Фироз истироҳат намуд ва сипас дар бисту панҷуми зулқаъдаи соли 12-уми ҳичрӣ дастур дод, то лашкараш чуз миқдоре, ки барои муҳофизати шаҳри Фироз лозим буд, ба шаҳри Ҳийра, ки мақарри ситоди фармондехии худ қарор дода буд, бозгарданд. Ҳудаш бо гурӯҳе аз фармондехон ва ёрони худ маҳфиёна ба қасди ҳаҷчи байъатуллоҳ ба Макка рафт ва пас аз анҷоми маносики ҳаҷ ба Ҳийра бозгашт, то бар назми он ҷо саҳм дошта бошад.

Футухоти барқосо

Чунон ки дидем Ҳолид ба ин тарз тақрибан тамоми сарзамини Ироқро тасхир ва тасарруф намуд. Футухоти худро аз шимол ба хоки Эрон ва аз ҷанубу ғарб ба хоки Шом (Сурия) пайваст дод. Муҳимтар ин аст, ки тамоми ин футухотро дар зарфи камтар аз як сол ба тавфиқи Ҳудо анҷом дод. Зоро ў дар моҳи муҳаррами соли 12-уми ҳичрӣ ба хоки Ироқ ҳамла намуд ва инақ, ки моҳи зулҳиҷҷаи ҳамон сол аст, муввафақ шуда ин футухоти дурахшонро ба даст оварад ва бо фатҳ ва ғалаба бар ин қисмат аз замини

Ироқ роҳро барои мубориза ва таблиғи дини ислом дар байнни эрониён ҳамвор ва осон намуд. Албатта ҷанг бо сипоҳиёни Эрон ва қабоили араби Ироқ, ки ҳама ба дурустӣ мӯҷаҳӯз ва тамоман мардуми силаҳшур ва ҷанговар буданд, хеле душвор ва фатҳи ин сарзамин хеле мушкил буд, зоро онҳо дар мақарри худ басар мебурданд. Ҳамчунин таъсисот, қалъаҳои мустаҳкам, озуқа, ва васоилу абзори ҷангии мудерн (пешрафта) ва кофӣ дар ихтиёр доштанд, vale Ҳолид касе набуд, ки az ҷанг биҳаросад ва онро мушкил ё душвор бидонад. Ҳар мушкиле дар муқобили ирода ва қудрати ҷангии ўхеч буд, чунон ки гӯё қазо ва қадари илоҳӣ мутобиқи хостаи ў дар коранд. Гуфтем Ҳолид пас аз фатҳи Ироқ ва ғалаба бар лашкари Ҳераклус ба шаҳри Ҳийра баргашт то бар низоми умури дохилии сарзаминҳое, ки фатҳ карда буд саҳм дошта бошад ва ба таблиғи дини Худо дар ин диёر бипардозад.

Пас Ҳолидро дар ин ҷо ба ҷояш метузорем, то ба кораш бирасад ва меравем ба ҷабҳаи Шом ва Фаластин то бибинем мусалмонон дар онҳо ба кучо расидаанд, ва то кунун чи коре кардаанд.

Ҷабҳаи Шом ва Фаластин

Пас аз ин ки Ҳолид аз Мадина барои ҳамла ба Ироқ ҳаракат намуд, ба фосилаи каме ҳар як аз фармондеҳони маъмури фатҳи сарзамини Шом(Сурия) ва Фаластин бо сарбозони таҳти фармони худ ба ин тартиб аз Мадина ба сӯи мақсаде, ки ҳазрати Абубакр (р) муайян карда буд, ба ҳаракат даромаданд:

1. Амр ибни Ос ба Фаластин;
2. Язид ибни Абусуфён ба Балқои Шом;
3. Шураҳбил ибни Ҳусна ба Бусрои Шом;

4. Абуубайдада ибни Җарроҳ, ки ба симати (мақоми) фармондехи қуллӣ қувваҳои эъзомии самти Шом муайян шуда буд, бо Җабияи Шом.

Абубакр (р) ба ҳар як аз ин фармондехон амр фармуд, то дар маҳалли маъмурияти худ мустақилан сипоҳи худро роҳбарӣ намоянд, vale ҳаргоҳ вазъе пеш ояд, ки ҳама ё баъзе аз онҳо дар ҷабҳае назди Абуубайдада бошанд, бояд таҳти фармони ў дароянд ва тибқи нақша ва амри ў анҷоми вазифа намоянд.

Аввалин бархӯрди мусалмонон бо румиён

Амр ибни Ос дар роҳи худ ба сӯи Фаластин ба василаи ҷосусхояш (разведкааш) хабар ёфт, ки шаш нафар аз фармондехони румӣ ҳар яке бо панҷсад нафар сарбоз ҷамъян се ҳазор нафар бо аслиҳа ва таҷхизоти комил дар ҷое машҳур ба Ӯрба дар хоки Фаластин барои ҷилавгирий аз ҳамлаи мусалмонон омода шудаанд, аз ин рӯ яке аз афрод ё сипоҳи худро ба номи Абуумомаи Ҷоҳилий бо панҷсад нафар сарбоз ба ҷангӣ онҳо фиристод. Абуумома ба суръат ба он ҷо расид ва дар андак муддате онҳоро бо шикаст мувоҷеҳ намуд ва як тан аз фармондехони машҳурашон ба номи (Нотилик)-ро дар ин набард ба қатл расонид. Фирориёни шикастхурдaro таъқиб намуда, онҳоро то наздики марзҳои Шом ба ақиб ронд.

Муқаддамоти ҷангӣ Ярмук

Ин фатҳи сароғози бархурди мусалмонон бо душман ва пешравии мусалмонон дар мустаъмараи императориии Руми шарқӣ буд ва шумораи мусалмонон дар ин ҷанг як шашуми шумораи лашқари Рум буд ва ба илова абзор ва аслиҳаи онҳо дар муқобили аслиҳа ва таҷхизоти лашқари

Рум ночиз буд, фармондехон ва сарони румиро дар хавф ва ваҳшат андохт. Ҷараёни ин ҷанг ва вазъи худро ба «Ҳераклус» императори худ, ки дар он замон дар Фаластин буд, иттилоъ доданд ва қўмак хостанд.

«Ҳераклус» сарбозони худро, ки дар ончо буданд, басич (муттаҳид) кард ва нангу номус ва таъссуби динии онҳоро барои дифоъ аз дини масеҳӣ ва калисои масеҳият барангехт. Онҳоро барои муҳофизат аз сарзамини Шом ва Фаластин, ки аз як тараф барои ҷаҳони масеҳият ҷанбаи тақаддус дошт ва аз тарафи дигар беҳтарин ва пурбаракаттарин нуқоти он рӯзai ҷаҳон буд, тарғиб кард. Эҳсосоташонро бар зидди дини исломи адovat ва душманий бо мусалмонон таҳrik ва онҳоро барои ҷонғишионӣ омода соҳт ва сипас ба шаҳрҳои Димишқи Ҳимас рафт ва ба ҷаъмоварии нерӯ дар ин ду шаҳр пардохт. Пас аз он ба Антокиё ки маркази императории Руми Шарқӣ (Бизонс) буд, ворид шуд. Намояндаи худро аз он чо ба Рум фиристод ва гурӯҳи зиёде сарбози саворкор ва фармондехи ботаҷрибаро аз ончо фаро хонд. Ба ин тартиб лашкари муташаккил аз дусаду ҳаштод ҳазор сарбози комилан муччаҳаз фароҳам соҳт. Гӯё дар таърихи императории Рум то он вақт ҳеч тоҳ барои ҳеч аз як императорони Рум лашкаре ба ин азamat ва бо ин тадорукот (омодагӣ) фароҳам нашуда буд.

Созмондехии нерӯҳои Рум тавассути император

Пас аз ин ки худи император ба шаҳри Ҳимас бозгашт, ситоди худро дар ончо мустақарр (ҷойгир) ва нақшаву амалиёти ҷангии худро ба ин наҳв шурӯъ кард.

Навад ҳазор нафар сарбозони худро таҳти фармони бародараш Трокус Теодорс дар ҷое ба номи Санияи Ҳалқ, дар иртифооти (баландиҳои) Фаластин мутамарқиз намуд,

то аз пешравии Амр ибни Ос, ки ба василаи Абуумомаи Боҳилӣ дар ин сарзамин пеш омада буд, ҷилавгирий намояд.

Шаст ҳазор нафарро ба фармондехии яке аз фармондехони варзида ба номи Киловус ба тарафи Ҷобия иъзом дошт, то аз Абуубайда ибни Ҷарроҳ, ки ба он сӯ дар ҳаракт буд ҷилав бигиранд. Ба ҳамин андоза таҳти фармондехи писари худ ба номи Нувозиорғис барои муқобила бо Язид ибни Абусуфён, ки дар Балқо урду зада буд, гусел дошт. Тақрибан ҳамин қадар ба саркардагии яке дигар аз сардорони лашкари худ ба номи Теодорс барои рӯёруи бо Шураҳбил ибни Ҳасана, ки дар Бусро мавзез гирифта буд, фиристод ва бақияи онҳоро барои захира ва муҳофизат аз шаҳри Ҳимас назди худ нигоҳ дошт.

Мавзеъгирии Абуубайдада

Абуубайдада, ки сарфармондехи куллӣ лашкари мусалмонон буд, аз иқдомоти Ҳераклус мутталлеъ (огоҳ) ва вазъи худро дар хатар дид, бинобар ин лозим донист, ки дар кори худ биандешад. Аз ин хотир бо фармондехони басири (хирадманд) мусалмонон ба машварат пардоҳт, то тадбире биандешанд, ки аз хатар дур шаванд. Аз миёни онҳо Амр ибни Ос ин доҳии сиёsat маслиҳат дод, то тамоми лашкарро, ки дар ҷабаҳоти гуногун пароканда буданд, фаро хонда, ҳама дар як маҳалли мустаҳкам ва стратегӣ ба номи Ярмуқ ҷамъ шаванд ва барои дифоъ аз ҳамлаи лашкари Рум мавзез бигиранд. Ин назар мавриди таъииди (дасттирии) тамоми фармондехон воқеъ шуд. Ҳамаи онҳо ба он ҷо рафта, дар ҷабҳаи воҳиде мустақар гардидаанд, ҷуз Шураҳбил ибни Ҳасана, ки дар Бусро амалан вориди ҷанг шуда буд, натавонист даст аз ҷанг бикашад ва ба он ҷо ояд ва чунонки баъдан зикр мешавад,

пас аз фатҳи Бусро ба онҷо омад. Фармондехони румӣ, ки авзоро ба ин минвол диданд, низ ҳамин корро карданд. Гурухҳои худро аз ҳар ҷо хостанд ва рӯ ба рӯйи мусалмонон дар Ярмуқ урду заданд.

Гарчи аз ин пас баъзе авқот (вақтҳо) бархӯрдҳои кучаке байни тарафайн дар Ярмуқ рух медод, vale ҳеч қадом салоҳи худ намедид ба таври ҷиддӣ ба тарафи дигар ҳамла намояд ва ҷангро ба таври ҷиддӣ шурӯъ кунад. Муддате ба ин ҳол гузашт, дар ин ҳангом Абуубайда вазъи мусалмононро аз ҳайси камбуди нерӯҳо ва таҷхизоти ҷангӣ ва зиёдии лашкар ва тадорукоти (омодагии) душман ба ҳазрати Абуబакр (р) иттилоъ (ҳабар) дод ва қўмаки фаврӣ хост.

Абуబакр (р) ба Абуубайда ҷавоб навишта, гуфт «Расулул-лоҳ (с) ба мо ваъда ва навиди фатҳ ва пириӯзӣ додааст. Шумо бо итминон ба сидқи ваъдаи он ҳазрат пеш хоҳед рафт ва пириӯз хоҳед шуд. Ба зуди барои шумо қўмак хоҳам фиристод.»

Дар Мадина чӣ мегузарад

Абуబакр (р) авзои хатарноки ҷабҳаи Ярмукро ба мардуми Мадина ва атрофи он ба аҳли Макка ва тавобеъи он ва ба Яман ва ҷойҳои дигар ҳабар дод ва онҳоро ба набард дар роҳи Ҳудо даъват намуд. Мусалмонон ба даъваташ посухи мусбат доданд. Барои набард дар роҳи дини Ҳудо ва қўмак ба мусалмонони дар Шом, ки дар муқобили душман дар вазъи баде қарор гирифта буданд, ба Мадина рӯй оварданд. Ҳамин ки гурӯҳе ба ҳадди коғӣ мерасид, Абуబакри Сиддик амире аз худашон бар онҳо гузошта, парчами набардро бо дасти худ бармеафрошт ва ба дасташ дода, равонаи Ярмуқ менамуд. Ба ҳамин нахв гурӯҳ-гурӯҳ яке пас аз дигаре таҳти фармондехии амире аз

амирон аз қабили Ҳошим ибни Утба ибни Абуваққос, Саъид ибни Омир ва Муовия ибни Абусуфён аз Мадина ва Макка ва Зулкалоъи Ҳумайрӣ ва Қайс ибни Ҳабираи Муродӣ ва Ҳосир ибни Саъди Тойи ва Ҷундуб ибни Амри Давсӣ аз Яман ва ашҳоси дигаре аз ҷойҳои дигар, ки ҳама аз фармондехони басир ва ботадбир буданд, ба тарафи Ярмук ҳаракат намуданд ва ба лашкари Ярмук пайвастанд.

Расидани нерӯҳои тозанафас

Гарчи лашкари ислом бо расидани ин қўмакҳо боз ҳам нисбат ба лашкари душман хеле кам буд ва ҳам аз ҳайси нерӯ ва ҳам аз лиҳози таҷҳизоти ҷангӣ қобили муқоиса бо лашкари муқобил набуданд, vale тарзи ҷангӣ ва пешравии хеле босуръати онҳо дар Ӯрба ва шикасти саҳти сипоҳи се ҳазорнафараи мұчаҳҳази Рум аз сипоҳи панҷсаднафараи ғайриму чаҳҳази мусалмонон дар он ҷо, фармондехони лашкари Румро водор ба эҳтиёт карда буд. Онон ба ҳуд ичоза намедоданд, ки ба мусалмонон ҳамла намоянд. Аз ин рӯ ҳар яке аз тарафайн ба ҷасту гурез ба яқдигар ҳамлавар мешуданд. Вазъи тарафайн то се моҳ ба ин минвол гузашт.

Дар ин ҳантом, ки Ҳолид ибни Валид ноҳияи Ироқро фатҳ карда буд ва ба назми умури дохилӣ мепардоҳт ва кори ҳудро ба хубӣ яксара карда, меҳост ба Қодисия ҳамла кунад, аз тарафи Абубакр (р) фамон ёфт, ки нисфи лашкари ҳудро дар ихтиёри Мусанно ибни Алҳориса фармондехи номӣ ва ғидокори мусалмон, бигузорад. Муҳофизат ва назорат бар низоми он ҷоро ба ў бисупорад ва ҳудаш бо нисфи дигари лашқар, ки гуфта шуда буд, бист ҳазор нафар буданд, ба қўмаки мусалмонон дар ҷабҳаи Ярмук бишитобад. Аз ин хотир ў низ тибқи амри халифа бо сипоҳи ҳуд бо шитоб ба сўи Ярмук ҳаракат намуд.

Аввалин бархурди Холид бо душман дар хоки Шом

Каме қабл аз расидани Холид ба сарзамини Шом Шураҳбил ибни Ҳасана бо дастури Абуубайды барои тасхири шаҳри Бусро бо аҳолии он ҷо вориди пайкор шуда буд.

Чун Бусро шаҳри муҳимми тиҷоратӣ буд, давлати Рум истеҳқомоти муҳимме дар он ҷо сохта, лашкари қавӣ, аслиҳа ва заҳираи муҳимме дар он ҷо мустақар карда буд. Мудофиони шаҳр аз қалъаҳо ва ҳисори он ҷо моҳирона ба сӯи мусалмонон тирандозӣ мекарданд ва Шураҳбил натавониста буд пешравии муҳимме ба даст орад.

Дар ин ҳангом Холид, ки ба Ярмук мерафт, ба қўмаки Шураҳбил шитофт ва чун диҷ, ки агар бихоҳад ба ҷанг дар инҷо идома дихад, муддати зиёде вақт меҳоҳад, то муваффақ ба фатҳ бишавад. Аз ин сабаб аз дари дигаре барои тасхири шаҳр доҳил гардид. Шабе аз фармондори Бусро ба номи Румотус дарҳости мулоқоти хусусӣ кард. Пас аз мулоқот бо ўхбиҳои дини ислом ва ҳадафоро, ки мусалмонон аз лашкаркашӣ доранд, бо ў дар миён гузошт ва ўро ба дини ислом тарғиб ва даъват намуд. Румотус таҳти таъсири баёноти Холид, моили дини ислом гардид ва мусалмон шуд ва дар ҳамон шаб роҳеро, ки аз хориҷ ба шаҳр мерасид, ба Холид нишон дод. Холид дар ҳамон шаб бо лашкари ислом аз ин роҳ ба осонӣ ба доҳили шаҳр ворид ва онро тасарруф намуд. Пас аз ин фатҳ, роҳи Ярмрукро дар пеш гирифт.

Ҳераклус дар муқобили мусалмонон

Ҳераклус аз шучоат ва басирати мусалмонон дар фатҳи Бусро огоҳ шуда буд. Аз разм ва сиёсати ҷангии Холид дар футухоти сареъи Ироқ низ иттилоъ дошт. Низ аз ҳамла ва

пешравии Амр ибни Ос дар хоки Фаластин ва аз шучоати ҳайратовари арабҳо дар умури ҷангӣ тарс ҳурда ҳайратзада шуда буд, аз ин сабаб дар муқобили мусалмонон дар Ярмук эҳсоси хатар мекард ва аз гирифтани натиҷаи лашкаркашии ҳуд ноумед шуда буд. Илова ба ин ки Ҳераклус аҳли дин ва дониш буд ва баррасӣ ва таҳқиқоте, ки дар Инҷил ва қитобҳои аҳди қадим карда буд, медонист, ки ҳазрати Муҳаммад (с) паёмбари Ҳудо ва дини ислом дини ҳақ аст. Пас чун мусалмонон тарафдори ҳақ ҳастанд, ғолиб ҳоҳанд шуд ва бар тамоми сарзамини Шом ва Фаластин тасаллут ҳоҳанд ёфт. Гӯё ин матлаб барои Ҳераклус маълум ва муҳаққақ шуда буд.

Номаи паёмбар ба императори Рум ва мавзеъгирии ў

Магар на ин аст, ки чун номаи Расулу-л-лоҳ (с) дар шаҳри Илиё (шаҳри Қудси қунунӣ) ба василаи яке аз асҳоби гиромии Расулу-л-лоҳ (с) ба номи Диҳя ба ў расид, дастур дод Абусуфён ва ҳамроҳонаш, ки дар он ҳангом барои тичорат ба он ҷо рафта буданд, ба наздаш ҳозир карда шаванд. Ҳамин ки ҳозир шуданд, ҳолати ҳазрати расул (с) ва ҷиунагии динаш ва ҳолати пайравонашро аз Абусуфён дар ҳузури ҳамроҳонаш мегурсид. Абусуфён бо он ки мушрик буд, аз орун нанги дурӯғ парҳез намуд ва он ҷи буд, ба ҳақиқат баён кард. Ҳераклус ба хубӣ ба он ҷи Абусуфён мегуфт, гӯш фаро дод, чунон ки Бухорӣ дар саҳехи ҳуд ривоят карда аст, Ҳераклус ба Абусуфён мегӯяд:

«Агар он ҷи мегӯи, рост аст, пас ў ба зудӣ бар ин сарзамин тасаллут пайдо ҳоҳад кард ва молики ҷойи ду поям ҳоҳад шуд. Ман медонистам, ки ин паёмбар аз тарафи Ҳудо мабъус (фиристода) мешавад, вале гумон надоштам аз шумо (қавми араб) бошад. Пас ҳаргоҳ

бидонам, ки муваффақ мешавам, ба ҳузураш бирасам, ҳар гуна саҳтӣ ва ранчи сафарро бар худ ҳамвор ва осон намуда, ба ҳузураш мешитобам ва агар дар наздаш бошам ду пои муборакашро мешӯям, то общустаи пояшро ба табаррук баргирам».

Ба тавре, ки аз суханони Ҳераклус маълум аст, ў ба чизҳое, ки аз Абусуфён шунида буд боварӣ карда буд ва мұнтақид шуда буд, ки он ҳазрат Саллаллоҳу алайҳи ва салам ҳамон расули хотамул-анбиё (охирин пәёмбар) мебошад, ки башорат ва мұждаи биъсаташро аз Таврот ва Инчил фаҳмида аст. Аз ин сабаб ҳамин ки пас аз ин мочаро аз Илиё ба шахри Ҳимас меравад, ба сардорони артиш ва сарварони мамлакати Рум даъватнома дода, онҳоро дар айвон ва меҳмонхонаи қасри императории худ ба ҳузур меҳоҳад ва бо онҳо дар ин бора музокира менамояд, то раъи ононро нисбат ба ин матлабе, ки худ бовар карда ва ба сиҳати он эмон дорад, бидонад.

Ин матлабро низ аз саҳехи Бухорӣ мешунавем, ки дар ривояти худ мегўяд: «Ҳерақл (Ҳераклус) ба бузургони румӣ даъватнома дод, ҳамин ки ҳозир шуданд, дастур дод дарҳои меҳмонхонаи қаср баста шавад. Пас ба пешайвони болои қаср баромад, то бар онҳо намоён гашт ва гуфт:

-Эй ҷамоати Рум, оё дўст доред растагор ва хушбаҳт шавед? Оё меҳоҳед мамлакататон боқӣ ва мулкатон дар ин сарзамин барои шумо пойдор бимонад? Биёед, бо ин набӣ (Муҳаммад) байъат кунед».

Онҳо аз сухани Ҳераклус ранҷиданд ва барошуфтанд ва монанди ҳайвонҳои ваҳшӣ ба тарафи дарҳои қаср давиданд, то хориҷ шаванд, vale дарҳо баста буд. Ҳераклус, ки онҳоро ба ин ҳол дид ва аз имонашон ноумед гардида, дастур дод, то онҳоро баргардонанд. Ба онҳо гуфт: «Ҳамоно ман ин суханро бо шумо гуфтам, то шуморо биёзмоям ва

мизони алоқа ва пойдории шуморо нисбат ба динатон бидонам, дидам ва фаҳмидам, ки чи гунаед». Онҳо аз Ҳераклус хушнуд шуда, сар фуруд оварданд. Бухорӣ дар охири ин ривоят мегӯяд: «Ин буд охирин достони Ҳераклус дар ин бора». Бо диққат дар он чи байни Ҳераклус ва Абусуфён дар шаҳри Қудс гузашт ва ҷавобе, ки Ҳераклус пас аз шунидани сухани Абусуфён ба ў дод ва изҳори назаре, ки дар бораи набии ислом кард ва бо таваҷӯҳ ба мочарои Ҳераклус бо сарон ва сарварони Рум дар қасраш дар шаҳри Ҳимас, барои мо ба дурустӣ возеҳ мешавад, ки ў ба сиҳати (дурустии) нубувати расули ислом имон дошта, ва яқин дошт, ки дини ислом дар дилҳои аҳли Шом ва Фаластин нуфӯз ва ҷой ҳоҳад гирифт ва рӯзе ҳоҳад расид, ки давлати мусалмонон бар ин диёр ҳоким ҳоҳад шуд ва онҳоро ба зери султа ва нуфӯзи худ ҳоҳад кашид, вале чун дид сарон ва амирони мамлакаташ аз пазируфтани ин дин сар боззаданд, тарсид, ки танҳо намонад ва императории худро аз даст дихад ё ба эҳтимоли қавӣ ўро ба қатл бирасонанд. Аз ин хотир дигар иқдоме накард ва барои баҳои ҳаёти худ ва ибқои императории худ дилашонро ба даст овард.

Музокироти охирин барои ҷилавгирӣ аз ҷанг

Ба ҳар ҳол чӣ аз назари ин ки бигӯем, Ҳераклус дар ботин ба сиҳатии дини ислом имон дошт, чунон ки аз ривояти Бухорӣ исбот мешавад ва чи аз назари ин ки чун ба шуҷоат ва диловарии арабҳо маҳсусан ба маҳорати ҷангии Ҳолид имон дошт, мусаллам ин аст, ки майл надошт, ки бо лашкари арабҳо бичангад. Аз ин хотир ба сипаҳсолори лашкари худ амр кард бо амири лашкари мусалмонон дар бораи сулҳ музокира намояд, то шояд, ба тавоғуқе бирасанд ва аз вуқуи ҷангӣ маҳуфе, ки бар рӯи

онҳо сояи торик ва тарсноке афканда аст. ҷилавгирий қунанд.

Вале намояндагони лашкари румӣ ба ҳеч қадом ду амре, ки Абуубайда тибқи дастури ислом барои сулҳ пешниҳод кард, мувофиқат накарданд, яъне на қабул карданд, ки мусалмон шаванд то лашкари ислом даст аз сарашон бардораду дар қаламрави ҳукумати ислом дохил шаванд ва на солиёна молиёти сарона ба номи ҷизъя ба давлати ислом бипардозанд ва камокон дар дини худ боқӣ бимонанд. Аз ин хотир сулҳ байни онҳо анҷом нагирифт ва кор ба қазоват ва ҳукми шамшер voguzor гардид. Абуубайда дар охири ҷаласаи музокира гуфт:

- Пас то вақте ки бар тамоми сарзамини Шом ва Фаластин даст наёбем, даст аз ҷанг наҳоҳем қашид.

Ҳамзамон бо ин мочаро Ҳолид ба урдugoҳи мусалмонон ба Ярмуқ расид ва бо расидани ўбо сипоҳиёнаш шумораи сарбозони мусалмонон ба ҷиҳилу шаш ҳазор расид, ки як ҳазор нафарашон аз саҳобаи гиромии Расулу-л-лоҳ (с) ва сад нафар аз аҳли Бадр буданд ва пас аз ин бо расидани катоиб ва гурӯҳҳои имдодии дигар, ки Абубакр (р) онҳоро паёпай равон медошт, шумораи онҳо ба сад ҳазор нафар ва иддай сипоҳи Рум ба дусаду ҳаштод ҳазор нафар расида буд.

Ҳамин ки Ҳолид ба он ҷо расид, ба баррасии авзӯй ва аҳволи сипоҳи ислом пардоҳт ва иттилоъ ёфт, ки гарчи фармондехони ҷабҳаҳои гуногун акнун бо сипоҳи худ дар ин ҷо ҷамъ шуданд ва дар муқобили душман ҷабҳаи воҳиде ташкил додаанд, вале ҳар як аз онҳо меҳоҳад мустақилан бо душман бичангад, бидуни он ки ҳамаи онҳо таҳти фармони фармондехи воҳиде қарор дошта бошанд, то онҳоро роҳбарӣ қунад ва тибқи як нақшай якпорча бо душман бичанганд.

Аз ин рў Їолид ин тарз (ва тактикаи) ҹангиро мухолифи маслиҳати мусалмонон донист ва фармондехон ва баъзе аз афроди коршинос ва бонуфўзи мусалмононро назди худ ҹамъ намуд ва дар байни онҳо ба по хеста чунин гуфт:

«Ҳамоно имрўз рўзи муҳимме аз рўзҳои Ҳудост. Дар чунин рўзе на худситои шоиста аст ва на саркашӣ равост. Мубориза ва қўшиши худро аз ҳаргуна ғаразе пок созед ва бо муборизаи худ Ҳудоро хушнуд намоед. Имрўз фардое дорад ва чӣ фардое. Фардое, ки сарнавишти қотеъи ҳар яке аз тарафайн барои ҳамеша муайян ҳоҳад шуд. Бо ин парокандагӣ, ки ҳар гурӯҳе мустақил ва ҷудогона бошад бо душмане, ки бо назм ва омодагии комил бо шумо мечангад, вориди ҹанг нашавед. Чунин амре дар ҹанг ва пайкор дуруст нест ва набояд бошад. Ҳамоно дар пушти сари шумо (дар Мадина) касе аст, ки агар он чиро, ки шумо акнун дар ин ҷо медонед, ў ҳам дар он ҷо медонист, намегузошт чунин қунед. Биёед коре қунед, ки гарчи дастур надода, вале шумо медонед, ки агар аз вазъи шумо огоҳ буд, фармудааш инчунин буд ва инчунин дўст медошт».

Тарҳи Ҳолид барои фармондехӣ

Чун хутбаи маъқул ва гирои Ҳолид мавриди қабул ва таҳсини шунавандагон қарор гирифт, гуфтанд:

-Пас ҳар нақшае, ки салоҳ медонӣ бигӯ.

Гуфт:

-Тамоми мусалмонон бояд таҳти роҳбарӣ ва фармони як сарфармондех бичанганд. Ин сарфармондехӣ бояд байни фармондехони гуногуне, ки акнун ин вазифаро доранд, рўз ба рўз ба навбат даст ба даст гардад ва дар аввалин рўзи шурӯъи ҹанг ба худам voguzor намоед.

Ин пешниҳод мавриди мувофиқати ҳозирин гардид ва муттафиқан ўро ба фармондехӣ дар рӯзи аввали ҷанг, ки тибқи назар Ҳолид бояд таъйин ва шурӯъ шавад, баргузиданд.

Нақд ва арзёбии мочарои боло

Ба назари ман: Гарчи ин ривояти таърихӣ, ки мегӯянд Ҳолид чунин гуфт ва чунин кард ва худаш худро амир ва фармондехи қулли лашкари мусалмонон барои рӯзи аввали ҷанг қарор дод, дар ғолиби таърихҳо дида мешавад ва ҳатто^ мутаассифона, доктор Муҳаммад Фариди Ваҷдӣ - донишманди машҳури мисрӣ дар доирату-л-маорифи (энсиклонедия) худ ин ривоятро нақл карда аст. Вале ин ривоят бо воқеяти амр интибоқ (наздикий) надорад. Зоро ба тавре, ки баён кардем, ҳазрати Абубакр (р) дар он ҳангом, ки ҷаҳор нафарро ба фармондехии сипоҳиёни мусалмонон мансуб намуд ва ба сӯи Шом ва Фаластин фиристод, ба онҳо фармуд, ҳар ҷо ки ҳар як аз онҳо мустақилан ба танҳой дар ҷабҳаи махsusе мечангад, худаш амир ва роҳбари сипоҳи худ ҳоҳад буд, вале ҳар гоҳ ҳамаи онҳо дар як ҷо ҷамъ шаванд, Абуубайда сипоҳсолор ва фармондехи қулли лашкар ҳоҳад буд ва ҳамаи онҳо бояд таҳти фармони ў буда, ба роҳбарии ў ва таҳти фармодехии ў анҷоми вазифа намоянд.

Бинобар ин чи гуна мешавад гуфт, онҳо дар Ярмук, ки аз ҳама ҷо ҷамъ шуда буданд боз ҳам бар хилофи амири Абубакр (р) ҳар як меҳост, мустақилан бичангад. Ҳолон ки дар ин ҳангом тибқи амири сарҳои Абубакр (р) Абуубайда вазифаи амиру-л-ҷайш (салашкар)-ро дошт ва ба истилоҳи имрӯза сарфармондехи қулли қувваҳо буд. Абубакр (р) ба ин амирони турӯҳҳои лашкар фамон дода буд, ки таҳти фармони ў анҷоми вазифа намоянд. Гузашта

аз ин мо дар таърих меҳонем, ки Ҳолид на фақат рўзи аввал ҹанги Ярмук фармондиҳии лашкарро ба даст гирифта, роҳбарӣ мекард, балки аз ибтидои шурӯъи ҹанг бардавом онҳоро роҳбарӣ ва фармон медод ва навбатро ба каси дигар надод то он ки ҳазрати Абубакр (р) вафот ёфт ва Умар ибни Хаттоб(р) пас аз ўтибқи ҳукме, ки содир намуд ва бо дasti пайки маҳсусе фиристод, ўро аз роҳбарӣ ва сарфармондехии лашкар бекор ва Абуубайдаро ба ҷояш мансуб фармуд.

Сарфармондехии Ҳолид ба дастури Абубакри Сиддиқ

Пас агар ин ривояти мавриди баҳс сахех(дуруст) бошад, бояд гуфт тибқи мувофиқати бақияи фармондехон ҳаққи Ҳолид фақат рўзи аввали ҹанги Ярмук буда ва бақияи айём чунон, ки худи ў гуфта буд навбат бояд ба соири (дигар) фармондехон мерасид. Дар ин сурат эҳтиёче набуд, ки ҳазрати Умар ўро аз ин мансаб барканор намояд. Зеро вазифаи сарфармондехиро ба сурати ҳамешагӣ дар ихтиёр надошт. Пас истимрори Ҳолид дар ин роҳбарӣ бидуни он ки навбатро ба дигарон бидиҳад ва низ эҳтиёчи ҳазрати Умар (р) ба барканории Ҳолид аз ин мансаб, далели мусаллам бар ин аст, ки ў ба амри ҳазрати Абубакр (р) ба таври событ раҳбарии лашкарро ба даст гирифта буд, гузашта аз ин ҳаргоҳ ба ривояти дигаре, ки дар ин бора дар баъзе аз таърихҳои боваринок омадааст, мурочиа намоем, ба хубӣ мефаҳмем, ки он ривоят сахех нест. Инак шумо ва ин ривояти дигаре, ки дар китоби «Ал футухот ул-исломия»-и Зайнӣи Деҳлон омадааст.

Футухот мегӯяд:

- Абубакр(р) ба Холид нома навишт, ки аз Ироқ ба Шом биравад ва ба Абуубайдада ва мусалмонхое, ки ҳамроҳаш буданд, бипайвандад. Гуфта буд ҳамин, ки ба онҳо расидӣ ту фармондехи ҷамоати мусалмонон ҳоҳӣ буд ва салом бар тӯ.

Абубакр (р) номае дар ин ҳусус низ ба ин иборат ба ҳуди Абуубайдада фиристода аст, ки дар он мегӯяд:

- Ман барои ҷанг бо душман Холидро ба сарфармондехии мусалмонон дар Шом баргузидам. Ту бо ў муҳолифат накун ва он чи мегӯяд бишунав ва бачо ор. Ман ўро фармонраво ба ту нафиристодам, аз ин ҷиҳат, ки ту назди ман беҳтар аз ў нестӣ, лекин ба ин назар аст, ки ман гумон меқунам, ки ў дар ҷанг тадбир ва басирате (таҷриба) дорад, ки ту надорӣ. Ҳудо ҳайроҳи мову ту бошад ва салом бар тӯ.

Холид низ пас аз дарёфти дастури ҳалифа ва қабл аз ҳаракат аз Ироқ ба Шом ҳамроҳи Амр ибни Туфайл аз он ҷо номае ба ин мазмун навишт ва барои Абуубайдада фиристод.

Амон ва саломатӣ дар рӯзи қиёмат ва ниғаҳдорӣ аз ҳар пешномад ва амри ногувореро дар дунё аз Ҳудо масъалат (дарҳост) менамоем. Аз ҳалифаи Расулу-л-лоҳ (с) номае ба ман расида. Дар он амр фармуда, то ба Шом биёям ва ба лашқари он ҷо назорат намоям ва роҳбарӣ ва фармондехии лашқарро ба даст гирам. Ба Ҳудо қасам, ман ҳаргиз ин амрро на амалан хостаам ва на он гоҳ ки ба ман voguzor шуд, толиби он будам. Ту акнун ҳоло ҳам бар ҳамон ҳоле ҳоҳӣ буд, ки қаблан будӣ. Аз амрат тамарруд (саркашиӣ) намекунам ва бо раъят (фикрат) муҳолифат наҳоҳам кард. Дар ҳеч амре аз умур бидуни назарат тасмими қатъӣ наҳоҳам гирифт, зеро ту сарвари мусалмонон ҳастӣ. Мо фазилататро нодида наҳоҳем

гирифт ва аз ратьй ва назарат бе ниёз неstem. Худо эхсон ва файзашро ба мо ва шумо ба таври комил лутф ва ба ҳамаи мо тараҳхум (раҳм) фармояд, то аз сўзиши оташи ҷаҳанам маҳфуз шавем ва амон ва раҳмат ва баракоташ бар ту бод.

Ҳамин ки Абуубайдо номаи Ҳолидро хонд, фармуд «Худо муборак фармояд бар ҳалифаи Расулу-л-лоҳ (с) он чиро, ки писандида ва Худо зинда бидорад Ҳолидро». Аз ин номаҳо ба хубӣ ғаҳмида мешавад, ки Ҳолид аморати лашкари Шомро ба амри ҳалифа ба даст гирифт, на ҳудаш ҳудро амир намуд, он ҳам барои рӯзи аввали маърқаи Ярмук.

Фармондехи коркушта (кордида)

Оре, Ҳолид нақшай ҷангии ҳудро дар ҷангҳои Ироқ бо зиракӣ ва тадбири дурусте тарҳ ва ба хубӣ ичро намуд ва хеле беш аз интизор ба суръат пеш рафт. Ҳатто як бор ҳам шикаст нахӯрд. Дар муддати кӯтоҳе минтақаи Ироқро фатҳ ва комилан бар он тасаллут ёфт. Пас аз тасарруфи билоди Ироқ аз уҳдаи ҳифз ва назми лашкари фотех, ки ғолибан дар чунин вақт, даст ба горат ва ҳаробкорӣ мезананд, ба хубӣ баромад. Ҳамчунин бар назми умури дохилии сарзамиҳои фатҳшуда, ки табъан дар асари ҷанг муҳтал мегардад, бо тадбир ва басирати дурусте ҳокимиият дошт. Махsusан дар ҷанг бо душмани хориҷӣ пухта ва фанҳои лозимаро омӯхта буд.

Ҳазрати Абубакр (р) бо таваҷҷӯҳ ба ин умури муҳим, ки аз ҳар кас барнамеояд, ин вазифаи бузургро дар хоки душмани хориҷӣ ба ўвогузор фармуд.

Абуубайдо гарчи марди майдони ҷанг ва размандаи далере буд, вале то он вақт тарзи ҷанг ва пайкори хориҷиро надида буд, то бидонад фану фавти ҷангии ҳудро чигуна поярезӣ намояд. Махsusан, ки ҷабҳаи Шом дар вазъи

хатарноке қарор гирифта буд, зеро нерўҳо, таҷхизот ва тадорукоти ҷангии мусалмонон нисбат ба душман хеле ноҷиз буд. Гузашта аз ин душман дар ҳоки худ буд ва метавонист навоқис ё камбудиҳои худро, ки дар амалиёти ҷангӣ руҳ медиҳад, ҷуброн намояд ва он чиро, ки аз даст медиҳад ба осонӣ ба даст оварад, вале барои мусалмонон дар ҳоки душман бо он тӯли масофат, ки то маркази хилофат дар байн буд, ҷуброни ҳар гуна норасоӣ на ба зудӣ ва на ба осонӣ мүяссар буд. Аз ин рӯ ҷунин ҷабҳае ниёзи ҳатмӣ ба шаҳси мудир ва мудаббирае дошт, ки кор гирифта ва қаблан вориди ҷанг бо душмани ҳориҷӣ шуда бошад ва бо тарзи кори онҳо ошнои пайдо карда бошад ва дарсеро, ки қаблан аз онҳо омӯхта, дар ин ҷо ба кор барад. Ҷуз Ҳолид касе дигар дар он замон ин вижагиҳоро (хуҳсусиятҳоро) надошт. Аз ин сабаб ҳалифаи мусалмонон ба мучиби ҳукме, ки навишт ва мо онро нақд қардем, ўро ба сарфармондехии лашкари Шом мансуб фармуд. Дар номаҳое, ки дар ин маврид ба Абуубайдо навишт, ёдовар шуд, ки (бадин ҷиҳат аморати лашкари Шомро ба Ҳолид супоридам, ки дар ҷанг тадбир ва басирате дорад, ки ту надорӣ) пас ҷун Ҳолид аз тарафи Абубакр (р) барои ҳамеша аморати лашкари исломро дошт, ҳалифаи дуввум ҳазрати Умар(р) ҷунон ки баъдан ҳоҳем дид ба сабабҳое, ки дар назар дошт, ўро аз аморати лашкар сабуқдуш намуд ва Абуубайдаро ба ҷояш мансуб фармуд.

Ба ҳар ҳол, ҷунон ки гуфтем, ҳамаи мусалмонони ҷанговар, ки шумораи онҳо ба сад ҳазор нафар расида буд, дар Ярмуқ, ки ташхис дода буданд аз лиҳози стратегӣ муносибтар аз ҷойи дигар аст, мавзеъ гирифтанд. Лашкари Рум низ бо шумораи дусаду ҳаштод ҳазор нафараи худ дар муқобили мусалмонон сангар заданд. Ин ду лашкар, ки аз ҳайси нерӯ ва таҷхизоти ҷангӣ қобили муқоиса бо яқдигар

набуданد, барои ҷанг рӯ ба рӯ қарор гирифтанд. Ҳар як аз онҳо бо эҳтиёт ва дурандешӣ машӯли нақшакашӣ барои ҷанг буданд.

Дидори як фармондехи румӣ бо Ҳолид ва мусалмон шудани ў

Дар ин асно яке аз сарлашкарони румӣ ба номи Юриғус ё ба қавли муаррихони араб (Чурча) ки аз шуҷоат ва футуҳоти намоёни Ҳолид дар хоки Ироқ боҳабар буд, маҳфиёна бо Ҳолид мулоқот намуда, мегӯяд: Ба Ҳудо, ба ман рост бигӯ: оё саҳеҳ аст, ки Ҳудо шамшере аз осмон барои Муҳаммад нозил кард ва ў он шамшерро гирифт ва ба тудод. Оё ба ин сабаб аст, ки рӯ ба ҳар сӯ низӣ, мегушоӣ ва бо ҳар душмане ки мечангӣ, пирӯз мешавӣ. Ҳолид мегӯяд:

-Ҳайр (яъне не) чунин чизе набудааст. Юриғус мегӯяд:

- Пас ҷаро ҷунин ҳастӣ ва ҷаро ҷунон ки мешунавем ба туду мегӯянд Сайфуллоҳ, (яъне, шамшери Ҳудо)? Ва ба ҳар кас рӯй оварӣ, ўро шикаст медиҳӣ. Ҳолид мегӯяд рӯзе Муҳаммад набии Ҳудо ба ман фармуд: Ту шамшери Ҳудои, шамшере ки онро алайҳӣ (бар зидди) мушрикон аз ғилоф баркашид ва бароям дуои фатҳ ва пирӯзӣ фармуд. Яъне «Расулу-л-лоҳ (с) ба ман лақаби Сайфуллоҳ дода аст. Аз ин хотир ба ин лақаб шӯҳрат ёфтам ва ҷун Расулу-л-лоҳ (с) бароям дуо фармуд, дар ҷанг бо душманон ғолиб ва пирӯз мегардам».

Изҳороти Ҳолид дар қалби Юриғус асар меқунад ва тасдиқ менамояд, ки лақабе, ки Расулу-л-лоҳ (с) ба Ҳолид дода, сидқ пайдо карда, ва дуое, ки он ҳазрат барояш карда, мустаҷоби даргоҳи павардигор воқеъ шуда аст, ҷун дар ҳар ҷангге ҷуз пирӯзӣ намебинад. Пас Муҳаммад (с) расули ҳудост. Ин буд, ки сарлашқари румӣ ба дasti Ҳолид

мушарраф ба дини ислом мегардад ва дар сафи сипоҳи ислом қарор мегирад ва дар корзор бар зидди Рум ширкат мекунад.

Яқин аст, ки чун Юриғус аз фармондехон ва соҳибмансибони олии рутбаи Рум буд ва аз авзоъ ва аҳволи дохилии лашкари Рум ва аз нуқоти муҳим ва нақшай ҷангии онҳо боҳабар буд, пайвастани ў ба ҷабҳаи мусалмонон хеле ба наъфи онҳо буд ва мусалламан Ҳолид дар кори худ аз ў кўмаки фикрӣ гирифта аст.

Созмондехии мучаддади нерӯҳо тавассути Ҳолид

Ҳолид то як моҳ пас аз вурудаш ба Ярмуқ ба баррасии авзоъ ва санчиш ва тарзи коре ки бояд анҷом дихад, пардоҳт. Ҳамин ки ҷонибҳои кори худро ба хубӣ санҷид ва нақшай кори худро такмил намуд, тасмим гирифт, ки ҳамлаи худро ба душман оғоз намояд. Лашкари худро тибқи нақшай ҳисобшуда ба сиву шаш гурӯҳ тақсим намуд ва дар сари ҳар гурӯҳе як нафар аз фармондехони корозмуда ва ҳар ҷанг гурӯҳро бо фармондехонашон таҳти фармон ва роҳбарии як нафар аз фармондехони бузурги лашкар ба ин тарз қарор дод:

1. Ҷанг гурӯҳ бо фармондехонашон таҳти фармони Абуубайда ибни Ҷарроҳ ба унвони қалби лашкар, яъне размандагони миёни майдони ҷанг;

2. Ҷанг гурӯҳи дигар бо фармондехонашон ба саркардагии Амр ибни Ос ва Шураҳбил ибни Ҳасана ба унвони маймана яъне ҷангандагони қисмати рости майдони ҷанг;

3. Ҷанг гурӯҳ ба роҳбарии Язид ибни Абусуфён ба унвони майсара, яъне ҷангандагони қисмати чапи майдони ҷанг ва Қаъқоъ ибни Амр, паҳлавон ва саворкори номии

араб, ки Холид ўро аз Ироқ бо худ оварда буд, ба фармондехии як гурӯҳи мустақил таъин намуд ва ба Абудардо саҳобаи ҷалили Расулу-л-лоҳ (с) мансаби қазовати сипоҳро voguzor намуд. Ба Абусуфён ибни Ҳарб вазифаи иҷрои аҳкоми қазоиро voguzor кард. Фармондехии пештозони лашкарро ба яке аз ҷанговарони кордида ба номи Қубос ибни Ашъям супурд ва гурӯҳеро ба унвони посдорони пушти ҷабҳаи ҷанг муайян кард.

Оғози набарди Ярмук

Ҳамин ки Холид аз сафорой ва ороиши ҷангии лашкари мусалмонон ба ин нахъе фориг гардида ҳар як аз гурӯҳҳои қалб, майманаву майсара, ва пештозон ва посдоронро дар ҷойгоҳашон мустақар ё ҷойгир намуд, ба Икрима ибни Абуҷаҳл ва Қаъқоъ ибни Амр, ки ҳар ду аз саворкорони моҳир ва шамшерзанони номии араб буданд, дастур дод, то ба сӯи душман, ки сафорой карда ва омодаи ҷанг буданд, ҳамла намоянд ва оташи ҷангро биафрӯзанд. Ба ин тартиб ҷанг шурӯъ гардида ҳаро тарафайн ба сӯи ҳам тохтанд ва ба шиддат бо ҳам омехтанд.

Аҳаммияти ҷанг барои тарафайн

Ин ҷанг, аввалин ҷанге буд, ки тарафайн мутахосим дастаҷамъӣ ва ба таври ҷиддӣ бо тамоми қувваю қудрат ба ҳам метохтанд ва сарнавишти қатъии ояндаи ҳар як аз онҳо барои ҳамеша дар ғарави натиҷаи ҳосилгашта аз ин ҷанг буд, зоро ки агар мусалмонон дар ин ҷо шикаст меҳурданд, ҳеч нафаре аз онҳо ҷон ба саломат бадар намебурд, зоро ин ҷо хоки душман буд ва фосилаи он то маҳалли мутамаин (амн) аз хоки араб зиёд буд ва ҳеч паноҳоҳе барои сипоҳи шикастхурдаи мусалмонон вуҷуд надоншт. Аз ин хотир

ҳамаи онҳо то охирин нафарашон дар майдони ҷанг қушта ё хориҷ аз майдон асири дasti душман шуда, қатли ом мешуданд. Пас аз ин дигар давлати ислом на танҳо ба тамаъи фатҳи Шом намеафтод, балки мавриди ҳамлаи интиқомии давлати Рум дар ҳоки худи араб воқеъ мегардид. Фармондехони лашкари мусалмонон ин матлабро ба хубӣ медонистанд. Аз ин сабаб ҳудро муҳайё намуданд, то фидокорӣ намоянд ва ҳар тавре шуда, гуиши пирӯзиро дар майдони ҷанг биробоянд. Аз тарафи дигар сипоҳи Рум ҳам дар ин ҷабҳа аз натоиҷи ҳавлангези моддии шикасти ҳуд метарсид. Ҳам наметавонист ин ор ва зиштиро таҳаммул намояд, ки бо шумораи зиёд ва таҷхизоти комили ҳуд аз шумораи кам ва ғайримуҷаҳази арабҳо шикаст хурданд. Ҳар гоҳ бо ин зиёдии шумораи ҳуд аз сипоҳи араби ангуштшумор шикаст бихурад, артиши Рум ҳамагӣ чӣ сарбозон ва чӣ фармондехон рӯҳияи ҷангии ҳудро ба қулли ҳоҳанд боҳт ва дигар ҳозир наҳоҳанд шуд, бо арабҳо барои ҷанг рӯ ба рӯ шаванд. Дар ин сурат мусаллам аст, ки арабҳо парчами футухотро ба дӯш ҳоҳанд, қашид ва бо суръат дар ҳоки онҳо пеш ҳоҳанд рафт. Давлати Рум низ ба ин матлаб пай бурда буд ва ба ҳамин ҷиҳат буд, ки то метавонист дар ин ҷабҳа сарбозони ҳудро мутамарқиз менамуд ва созу барги хеле зиёде фароҳам месоҳт, то ҳар тавре шуда ба пирӯзи бирасад.

Ҳамлаи сарсаҳтонаи румиҳо

Ба назардошти ин ҳама тарафайн бо камоли аз ҳудгузаштагӣ ба ҳам тоҳтанд ва маҳсусан сипоҳи Рум ба ҳадде мардона ва бебокона мечангиданд, ки дар ҳамон оғози ҷанг бо як ҳамлаи ҳамоҳанг ва шадид, сафҳои мусалмононро дар ҳам шикаста, онҳоро аз мувзеъҳояшон

берун намуданд ва то маҳалли посбонон дар пушти ҷабҳа ақиб ронданд.

Икрима ва фарёдаш

Дар ин ҳангоми басо ҳассосе, ки мусалмонон дар маърази шикаст қарор гирифта буданд, Икрима ибни Абуҷаҳл ин паҳлавони бебок дар байнин мусалмонон нидо дар дод ва гуфт: «Кист, ки бо ман аҳду паймон намояд, ки то пои марг бичангад ва то қушта нашавад даст аз ҷанг накашад».

Ин ниdoi руҳонӣ нангӯ номус ва ҳаммосаи мусалмононро барангехт ва онҳоро ба ҳаяҷон дар овард. Ҳама бо рӯҳияи тоза, ки аз манбаи файёзи (саршори) имон сарчашма мегирифт ба тарафи душман рӯй оварданд. Махсусан амаки Икрима ба номи Ҳорис ва ашхоси дигаре аз салаҳшӯрони мусалмонон аз қабили Зирор ибни Азвар ва ғайра дар асари ниdoi Икрима бо аз худ гузаштагии ачибе, чунон ки гӯи меҳоҳанд худро қасдан дар оғӯши марг биафкананд, ба тарафи душман ҳамла намуданд. Худи Ҳолид сипаҳсолори лашкари мусалмонон ва Юриғус ҳамон амир ва фармондехи румӣ, ки мусалмон шуда буд, ҳар ду ба ҷои фармон, силоҳ ба даст гирифтанд ва монанди сарбозони оддӣ амалан вориди ҷанг шуданд. Ба ин тартиб рӯҳияи ҷангии мусалмонон, ки дар аввали ҷанг заиф шуда наздик буд шикаст бихӯранд, тақвият ёфт ва чунон, ки гӯи имони ҷозим ба фатҳ ва пирӯзии қатъӣ доранд, ҳама бо ҳам бо фарёди Аллоҳу акбар, ки фазои майдонро бо худ ҳамсадо карда буд, ба қалби сафҳои душман ҳамлаи шадид намуданд. Ба ҳадде ба амалиёти ҷангӣ эҳтимом варзишанд ва саргарм шуданд, ки ҳатто барои анҷом додани намозҳои зуҳр (пешин) ва аср даст аз кор накашиданд ва дар ҳоле ки

даст андаркори ҹанг буданд, намози зарурати қитол хонданд. Рукӯъ ва сүчӯд (саҷдаҳо) ва соири аркони амалиро бо ишора ва ҳаракат додани сар анҷом медоданд ва дар ин ҳолат, ки дил ба лутфи Худо баста буданд, аз даргоҳи муқаддасаш истимдод намуда, дуои нусрат ва фатҳ менамуданд. Чунон ки дар баъзе таърихҳо аз қабили «Сираи ҳалабия» зикр шуда ва «Носиҳут - таворих» низ нақл кардааст, чун вазъи хатарноке дар аввали ҹанг пеш омада буд, заноне ки барои дармон ва муолиҷаи мачруҳин дар пушти ҷабҳаи мусалмонон ҷой гирифта буданд, аз ҷойгоҳи худ хориҷ ва силоҳ ба даст гирифта, вориди майдони ҹанг шуданд ва монанди размандгони мард амалан дар ҹанг бо душман ширкат намуданд. Ҳавла дұхтари Азвар (хоҳари Зирор ибни Азвар), ки зани шердил ва ҷобуксавор буд, дар байни саворкорон мечангид.

Яқини сипоҳи ислом ба пирӯзӣ

Мусалмонон яқин доштанд, ки аз лиҳози нерӯ ва таҷхизоти ҹангӣ дар муқобили душмани худ ноҷизанд ва танҳо чизе, ки мумкин аст, онҳоро аз хатари душман наҷот дидад, ҳамон ҷиддият, ғидокорӣ, сабр ва субот дар майдони ҹанг аст. Аз ин хотир дил ба Худо баста, ба умеди ваъдаи Худо, ки дар Қуръон ба онҳо навиди нусрат дода аст, бо шиори рӯҳонии «Аллоҳу әкбар» ва бо имон ва эътиқоди қатъӣ ба ин ки чи басо шумораи каме, ки бар ғурӯҳи зиёде ба ёрии Худо пирӯз шудаанд, чунон ки Қуръон мефармояд,

Сұхани Худо

«Чи басо ғурӯҳе андак, ки бо ҳукми илоҳӣ бар ғурӯҳе бисёр пирӯз шудааст ва Ҳудованд бо шикебоён (сабркунандагон) аст».

(Сураи Бақара ояи, 249.)

Бар душман тохтанд (ҳамла карданд) ва бо он ки дар оғози ҷанг садама дидаанд ва ҷанде аз онҳо ба шаҳодат расиданд ва ба ночор ақиб нишинӣ карданд, наздики зухри ҳамон рӯз бар душман фоиқ (ғолиб) омаданд. Осори заъф ва нотавонӣ дар сафҳои мақаддами душман ба хубӣ дида мешуд. Дар нимаи дуввуми ҳамон рӯз, яъне баъд аз зухри ҳамон рӯз маҷбур ба ақибнишинӣ шуданд. То ғуруби офтоби ҳамон рӯз ба ҳадде (румиён)рӯҳияи худро бохта буданд, ки фармондехон ва саворкорони онҳо по ба фирор гузошта, пиёдагони худро бе роҳбар дар майдони корзор танҳо гузоштанд.

Шикасти душман ва пирӯзии мусалмонон

Мусалмонон ба дастури Холид роҳро барои тафарруқ ва фирори савораҳо боз намуданд ва ба күштори пиёдаҳои шикаст ҳӯрда ки аксарияти лашкари душманро ташкил медоданд пардохтанд. Ҳамин ки шаб фаро расид, бақият – ул сайфи пиёда, ки хаста ва аз кор афтода буданд, барои начоти худ ба ҳандақ рӯй оварда, мутаҳассин гардианд, vale мусалмонон ба рӯи онҳо рехтанд ва ба осонӣ аз дами шамшер гузарониданд. Қабл аз сапедаи субҳ қувваи душман ба қулли муталошӣ ва аз кор афтоданд. Амалиёти ҷангӣ мутаваққиф гардид ва мусалмонон ба ҷаъмоварӣ ва муҳофизати ғаниматҳои ҷангӣ ва дафни шаҳидони худ пардохтанд.

Ҳосили ҷанг

Дар ин набард илова бар ин ки шумораи хеле зиёде аз душман дар майдони ҹанг ба қатл расиданд, ҹамъи зиёде низ дар ҳандақ аз дами шамшер ва нўки найзаи мусалмонон гузаштанд ва ба ҳалокат расиданд. Яке аз фармондехони номдори румй ба номи Бигору ва ҹамъе аз амирон ва сардорони лашкари Рум низ ба қатл расиданд. Ҳайма ва боргоҳи Тазоруқ бародари император, ки худаш фирор карда, онҳоро ба ҷой гузошта буд, ба дасти Ҳолид афтод.

Аз мусалмонон ҳудуди се ҳазор нафар ба шаҳодат расиданд, ки яке аз онҳо Юриғус амир ва фармондехи навмусалмони румй буд. Ҳамчунин Икрима, Умар писари Икрима, амакаш Ҳорис ибни Ҳишом, Амр ва Ибон фарзандони Сайид, Туфайл ибни Амр, Ҳишом ибни Ос ва ҹандин нафари дигар, ки ҳама аз ҹанговарони машҳури мусалмонон буданд, ба шаҳодат расиданд. Мусалмонон бо фидокорӣ ва нисори хуни инҳо буд, ки аз шикаст начот ёфтанд ва сафҳаи ҹангро, ки дар аввали рӯз ба нафъи душман ва зиёни мусалмонон боз шуда буд, аз таърихи ислом қанда ба дур андохтанд ва ба ҷои он сафҳа фатҳи Ярмукро дар китоби таърихи ислом барои ҳамеша қайд намуданд.

Дар ин ҹанг ғаниматҳо ва захираи ҹангии зиёде насиби мусалмонон гардиð, то он ҷо ки саҳми ҳар як саворакорон ба бисту ҷаҳор ҳазор динори тилло ва саҳми ҳар як аз пиёдагон ҳашт ҳазор динори тилло расида буд ва ба ҳамин мизон пули нуқра байни онҳо тақсим гардиð. Як панҷум аз ғаноим (ғаниматҳо) ба маркази хилофат, ба Мадина фиристода шуд.

Ҳолид ибни Валид саворакорони шикастхӯрда ва баъзе аз пиёдагонро, ки дар роҳи фирор буданд то наздикии Димишқ таъқиб намуд ва иддаи дигаре аз онҳоро ки

пароканда ба ин сў ва он сў медавиданд, ба қатл расонид. Шуморае аз онҳоро ба асорат гирифт ва баъзе аз онҳоро, ки начот ёфта, буданд худро ба Димишқ расонида, дарҳои ҳисори шаҳрро ба рӯи мусалмонон бастанд.

Арзёбии набард ва баррасии ихлос ва фидокории сипоҳи ислом

Муҳимтарин ва хатарноктарин ҷангҳои исломӣ дар Шом ҳамин ҷангӣ Ярмук буд, ки сарнавишти муслиминро барои пешрафти баъдӣ ва сарнавишти душманро барои шикастҳои баъдӣ ва суқути тамоми Шом ва Фаластин ба дасти мусалмонон таъян намуд. Роҳро барои футухоти пайдарпайи дигар барои мусалмонон осон кард ва императори (рум) ва сардоронашро аз ҳар гуна муваффақияте дар муқобили арабҳо барои ҳамеша маъюс ва ноумед соҳт. Ҷунон ки таъриҳҳо мегӯянд, Икрима дар ҷангӣ Ярмук хеле бебокона мечангид. Дар ҷанг чехра ва синааш ҷароҳат бардошт. Баъзе ба ў гуфтанд бар худ ирфоқ (раҳм) намояд ва бо эҳтиёт бичангад, валие аз ҷавобе, ки дод маълум мешавад, муҳаррики ў дар ин ҷанг камоли имон буда ва наметавониста ҷуз инчунин бошад, зеро ҷавоб дод: «Ман ва падарам аз душманони сарсаҳти Расулу-л-лоҳ (с) будем. Барои бутҳои Лот ва Уззо фидокорӣ менамудем ва бо расули Худо мечангидем. Акнун чи гуна метавонам ҳештанро аз Худо ва расулаш дареф дорам? На, ба Худо қасам ҳаргиз».

Байҳакӣ низ дар ривояти худ мегӯяд: «Чун Ҳолид (р) дид, ки Икрима (р) пиёда бо душман мечангад, ўро хост ва гуфт: Дар корат эҳтиёт кун, зеро қушта шудани ту барои мусалмонон хеле гарон мешавад. Икрима (р) ҷавоб дод: Эй Ҳолид! Маро ба ҳоли худ voguzor. Ту назди Расулу-л-лоҳ (с) ҳусни собиқае дорӣ, ки ман надорам. Ман дар замоне аз

саҳттарин душманони Расулу-л-лоҳ (с) будам (мехоҳам бо иқдоми ҷасуронаи худ ҷуброни гузашта намуда, барои ризои Ҳудо ва расулаш дар пешрафти дини Ҳудо ва тақвияти давлати ислом фидокорӣ намоям то ба савоби ухравӣ даст ёбам».

Икрима (р) ба ҳамин тариқ мардона ва сабитқадам мечангид ва пай дар пай монанди балои осмонӣ бар сари душман фуруд меомад ва онҳоро дар даҳонаи марг меафканд, то он ки дар асари заработи зиёд, чунон ки худаш меҳост ва орзӯяшро дошт, дар роҳи Ҳудо ба шаҳодат расид.

Барои он ки аз мизони ихлос ва муҳаббат ва исори (аз ҳудгузаштагон) муслимиини садри ислом мутталеъ бошем то иллат ва сирри пешрафти босуръати онҳоро бидонем, ба ин воқеае, ки дар ҷанги Ярмуқ воқеъ шуда буд, таваҷҷӯҳ мекунем.

“Алфутуҳоту-л-исломия” аз Ҳузайқату-л-адавӣ ривоят карда, ки мегӯяд:

-Пас аз хотимаи ҷанги Ярмуқ зарфи оберо ба даст ғирифта рафтам, то писари амуямро, ки дар байнӣ маҷрӯҳон дар майдони ҷанг афтода буд, пайдо қунам ва ба ў об дихам. Вақте ўро пайдо кардам, ки мушриф бар мавт ва дар ҳоли назъ (ҷондиҳӣ) буд.

Гуфтам:

- Мехоҳӣ ба ту об дихам? Бо ишора гуфт:
- Бале, иттифоқан дар ин ҳангом садои нолае ба гӯшаш расид. Аз ин хотир ишора кард, то обро ба он қасе дихам, ки нола мекунад. Дидаам он қас, ки нола мекунад, Ҳишом ибни Ос аст. Иттифоқан, ўҳам дар ҳамин вақт садои нолаи дигаре шунид ва аз қабули об ҳуддорӣ намуд ва ишора кард:

-Обро ба касе бирасонам, ки нола мекунад. Рафтам то ба ў бидиҳам, vale то расидам, фавт карда буд. Аз ин рӯ баргаштам, то ба Ҳишом бирасонам. Диdam ў низ дар ҳамин фосила вафот ёфта аст. Рафтам то обро ба писари амуям бирасонам, диdam, ки ў низ фавт (вафот) карда аст, Ҳудо раҳматашон кунад. Дар баъзе таърихҳо айни ин мочаро нақл шудааст, ки мегўянд: Ин се нафар маҷруҳон Икрима, Ҳорис ибни Ҳишом амаки Икрима ва Айёш ибни Рабиа бародари модарии Ҳорис ибни Ҳишом будаанд, vale ин ривоят саҳех нест, зеро Икрима ва писараши Умарро пас аз хотими ҷанг дар охирин нафас ба назди Ҳолид ибни Валид, ки дар хаймаи худ буд, оварданд. Ҳолид аз диданашон дар ин ҳолат, хеле ғамгин гардид, зеро ин ду нафар аз ҷангварон ва саворакорони варзида ва бетарс буданд. Ҳолид сарашонро ба рӯи зонуи худ гузошт ва об дар даҳонашон рехт ва ҳар ду дар ҳамон ҷо ҷон супурданд ва рӯҳи покашон ба олами улвӣ парвоз намуд.

Барканории Ҳолид аз аморати лашкар

Хондем, ки Ҳолид пас аз вуруд ба Ярмук то як моҳ авзои он ҷоро баррасӣ ва дар фикри нақшай ҷангии худ буд, ва ҳеч гуна бархӯрди ҷиддӣ бо душман надошт. Дар ин асно ҳазрати Абубакр (р) дар Мадина вафот ёфта ва ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб (р) ба ҷои ў ба хилофат расид. Ҳазрати Умар (р) фардои он шабе, ки Абубакр (р) вафот ёфт, вафоти ўро тавассути ғуломи худ Ярфо ва ҳамчунин барканории Ҳолид ва насиби Абуубайда ба ҷои ўро ба василаи Маҳмия ибни Зайнам ва Шаддод ибни Ивси Ансорӣ дар номае ба Абуубайда иттилоъ дод.

Баъзе аз ривоятҳо инро мерасонад, ки фиристодагони ҳазрати Умар (р), ки ҳомили ҳукми барканории Ҳолид буданд, субҳи рӯзе, ки набарди Ярмук даргирифта буд ва

мусалмонон ба шиддат саргарми ҹанг буданд, ба онҷо расиданд ва фармони Умар (р)-ро ба Абууайда таслим намуданд, vale Абуубайда ин фармонро то поёни ҹанг ва фатҳи комили мусалмонон назди худ нигоҳ дошт. Ҳамчунин вафоти Абубакр (р)-ро ба касе изҳор надошт ва ҳамин ки мусалмонон ба пирӯзии қатъӣ расиданд, мазмuni номаи ҳазрати Умар (р)-ро ба Холид иттилоъ дод ва мавзӯи онро ва хабари вафоти Абубакр (р)-ро ба лашкар эълон намуд. Аз ин пас фармондехии кулли лашкарро ба ҷои Холид ба ўҳда гирифт.

Баъзе дигар мегӯянд Абуубайда мазмuni номаи ҳазрати Умар (р)-ро пас аз фатҳи Ярмуқ низ ҳамчунон назди худ махфӣ нигоҳ дошт ва камокон таҳти фармони Холид озими душман гардид. Ҳамин ки онҷо низ фатҳ ва ба тасарруфи комили мусалмонон даромад, хабари фавти Абубакр (р) ва фармони Умар (р)-ро дар бораи барканории Холид эълон намуд ва фармондехии кулли лашкари исломро ба ўҳда гирифт.

Доктор Муҳаммад Ҳусайн Ҳайкал донишманди мисрий дар китоби худ ба номи «Алфоруқ» мегӯяд: «Ба назари ман дурустар аз ҳамаи ривоятҳо ин аст, ки Абуубайда хабари барканории Холидро ба касе нагуфт ва ҷанд рӯз онро пинҳон намуд ва дар ин бора фикр кард, ки чи бояд кунад ва чи гуна онро ифшо намояд, дар ин асно хабари вафоти Абубакр (р) дар байни лашкар паҳн гардида ва хабардор шуданд, ки ҳазрати Умар (р) ба хилофат расида аст.»

Холид аз собиқае, ки байни ў ва ҳазрати Умар (р) вучуд дошт, эҳсос мекард, ки ўро аз фармондехии кулли лашкар барканор хоҳад кард, аз ин хотир ин мазӯро бо баъзе аз ашхоси боварии лашкар ва наздикиони худ дар миён гузошт. Шояд бо Абуубайда ҳам дар ин бора музокира

карда бошад ва Абуубайда дар ин фурсати муносиб фармони Умар (р)-ро ба ў иттилоъ дода бошад.

Ба ҳар ҳол, Холид тибқи фармони Умар(р) аз сарфармондехии лашкар барканор гардид, vale ӯ касе набуд, ки аз ин пешомад дилтанг шавад ва биранҷад. Ў барои ризои Ҳудо ва нафъи мусалмонон кор мекард, на риёе дошт, на тафохуре мекард ва на баҳраи моддие ба нафъи хусусии худ бар медошт. Холид(р) пас аз ин бо майлу рағбат таҳти амри Абуубайда(р) кор мекард ва фармондехии яке аз гурӯҳои лашкарро ба ўҳда гирифта буд ва анҷоми вазифа менамуд. Абуубайда (р) низ онгоҳ ки Абубакр (р) ўро аз фармондехи кулли ҳамин лашкар маъзул ва Холид (р)-ро ба ҷояш гузошт, наранҷид ва бо хотири болида таҳти фармони Холид анҷоми вазифа намуд. Тибқи дастури Холид роҳбарии қисмати қалби лашкари мусалмононро дар Ярмук ба ўҳда гирифт ва ба сифати як фармондехи ҷузъӣ кор кард.

Чун тағиїри фармондехии кул аз Холид ба Абуубайда пас аз пирӯзии қотеъи мусалмонон сурат гирифт, дар низом ва нишоти лашкари ислом ҳеч гуна асари номатлубе ба бор наёвард ва чун пештара дилгарми кор буданд.

Холид чӣ касе буд ва чӣ гуна мусалмон шуд?

Ҷавоби саволи аввалро аз он чи ки то ин чо дар боби футухоташ дар Ироқ ва Шом хондем, ба дурустӣ дар меёбем, зоро диdem, ки чи гуна амири басир ва фармондехи донову забардасти ҷангӣ буд. Дар тамоми ҷангҳо ҷуз фатҳу пирӯзӣ надошт. Ҳатто дар ҷангҳо Ҳуд замоне, ки ҳанӯз мусалмон нашуда буд ва фармондехи гурӯҳи саворкорони Қурайшро ба ўҳда дошт, ў буд ки моҳирона дар як фурсати муносиб аз пушти сар бар мусалмонон тоҳт ва саҳнаи ҷангро ки дар аввали кор ба

наъфи мусалмонон буд ва тақрибан ба нафъи мусалмонон хотима ёфта буд, тағиир дод ва бар мусалмонон ғолиб гардид. Ў буд, ки тақрибан тамоми қисмати ҷанубии Фурот аз хоки Ироқро фатҳ кард. Ҳамчунин ў буд, ки тибқи нақшай моҳиронае бар лашкари Рум дар Ярмук пирӯз гардид ва ба ин тарз роҳи пешрафтре барои бақияи футухот дар Шом ва Фаластин ҳамвор ва осон намуд.

Ҷавоби саволи дуввумро аз худи Ҳолид (р) мешунавем, ки мегўяд: «Ҳамин ки Ҳудо хост маро ба саодат бирасонад, муҳаббати Расулу-л-лоҳ (с) ва рағбат ба дини исломро дар қалбам афканд.

Рӯзе ки Расулу-л-лоҳ (с) пас аз сулҳи Ҳудайбия барои анҷом додани умраи қазоӣ ба Макка омад, бародарам Валид, ки қаблан мусалмон шуда, ба Мадина ҳичрат карда буд, ҳамроҳи мусалмонон дар канори Расулу-л-лоҳ (с) ба Макка омада буд. Ў маро хост, вале ман он рӯз дар Макка набудам, аз ин хотир номае ба ин мазмун бароям навишт:

«Бисмилохир раҳмонир раҳим. Аммо баъд, ман хеле таъаҷҷуб мекунам, ки ту бо ин ақл ва маърифате, ки дорӣ, худро аз ислом дур медорӣ. Расулу-л-лоҳ(с) аз ман ҷӯёи ту шуд ва фамуд Ҳолид кучо аст? Ман арз кардам, ки Ҳудо ўро меоварад. Расулу-л-лоҳ (с) фармуд: Оё чунин шахсияте пай ба ҳақ намебараад? Эй бародарам! Акнун дарёб он чиро, ки то қунун аз даст додӣ».

Ҳолид мегўяд: Ҳамин ки номаи бародарам ба дастам расид беш аз пеш ба дини ислом моил шудам ва маҳсусан хушҳол шудам, ки Расулу-л-лоҳ (с) ҷӯёи ман шуда аст. Аз ин хотир тасмим гирифтам, ки аз Макка ба Мадина назди Расулу-л-лоҳ (с) равам. Хостам барои худ рафиқ ва ҳамсафар пайдо қунам. Аз ин хотир ин матлабро назди Сафвон ибни Умайя дар миён гузоштам. Ў пас аз андаке тафаккур ва андеша мувофиқат намуд. Қарор гузоштем дар

чое ба номи «Яъча», хоричи шаҳри Макка мулоқот ва бо ҳам раҳсипори Мадина шавем. Итифоқан дар роҳи худ бо Амр ибни Ос бархурд кардем. Маълум шуд ки ў низ монанди мо ҳидоят ёфта, меҳоҳад ба Мадина равад. Аз ин хотир ҳар се нафар бо ҳам ба роҳ афтодем. Дар моҳи сафари соли ҳаштуми ҳичрат ба Мадина расидем. Расулу-л-лоҳ (с) аз ҳабари вуруди мо хушҳол шуда буд ва дар интизори мо нишаста буд. Ҳолид мегӯяд: -Пас аз вуруд ба Мадина назди Расулу-л-лоҳ (с) шитофтем. Ҳамин ки маро аз дур дид, ҳамчунон ба рўям табассум ва лабханди шодмонӣ мезад, то бар ҳузураш машарраф шудам ва ба унвони набии Ҳудо бар он ҳазрат салом намудам ва шаҳодат арз карда, гуфтам:

-Ашҳаду ан ло илоҳа илла-л-лоҳ ва ашҳаду анна Муҳаммадан Расулу-л-лоҳ.

Расулу-л-лоҳ (с) фармуд: Ҳудоро меситоем, ки туро тавфиқ дод ва ба дини исломро роҳнамоӣ фармуд. Медонистам дар ту ақле аст, ки умедвор будам, туро ҷуз ба роҳи ҳайр набараад.

Ҳолид арз мекунад: Аз гузаштаи худ ки алайҳи (зидди) Расулу-л-лоҳ (с) қиём ва бар зидди ислом иқдом намуда ва ба ҷанг пардохта, бимнок аст. Расулу-л-лоҳ (с) мефармояд: Дини ислом осори аъмол ва гуфтори бади ҳар касро, ки дар замони куфр аз ў сар зада аст, маҳв мекунад ва сипас мефармояд: Ҳудоё барои Ҳолид ибни Валид корҳоеро, ки бар зидди ислом анҷом додааст, бибахш». Ҷунон ки мебинем Ҳолид дини исломро ба майлу рағбат қабул намуд ва ҷунон ки Расулу-л-лоҳ (с) фармуд:

«Ақле дошт, ки ўро ба роҳи ҳақ қашонид».

Мусалмонон аз қудум ва исломи Ҳолид басо хушҳол шуданд, зоро ўро ба хубӣ мешинохтанд ва медонистанд, ки ў дар майдони ҷанг чи кас аст.

Холид пас аз исломи худ дар лашкаркашӣ барои фатҳи Макка дар канори Расулу-л-лоҳ (с) буд. Расулу-л-лоҳ (с) ўро ба фармондехии қисмати майманаи лашкари ислом, ки аз афроди қабоили Аслам ва Музайна ва Ҷухайна ва дигарон ташкил ёфта буд ва ҷуз як фармондехи моҳир наметавонист онҳоро роҳбарӣ қунад, муфтахир фармуд ва парчами ифтихори ин қисматро ба дасти мубораки худ ба дасташ супурд.

Ҳамчунин Холид дар ҷангӣ Ҳунайн ва Тоиф ифтихори ҳузур дошт. Ў дар сафҳои мусалмонон бо гурӯҳе таҳти фармонаш бо душманони дин ҷангид ва ҷунон ки қаблан фаҳмидем ва баъдан дар ин китоб ҳоҳем дид, пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) бо камоли ихлос ва фидокорӣ дар роҳи ризои Ҳудо барои нашри дини ислом ва набард бо душманон пардоҳт ва маҳорат, кордонӣ ва шуҷоату басираташ дар нақшакашӣ ва амалиёти ҷангӣ мавриди қабули дӯсту душман гардид. Ҳазрати Абубакр (р) ўро хеле ҳуб шинохта буд ва яқин дошт, ки ў беҳтар аз ҳар кас метавонад аз ўҳдаи лашкаркашӣ ва набард бо лашкари муқтадири Рум барояд. Ба ин чиҳат буд, ки фармондехии лашкари исломро дар Шом аз Абуубайд (р), ки гарчи марди ҷангӣ буд, ва маҳорат дошт, vale нармҳӯ буд, ба Холид, ки дар ҳуд шиддати амал дошт, вогузор намуд ва ҷунон ки хондем мусалмононро бо пирӯзӣ расонид. Лашкари Румро торумор намуд. Баъдан ҳам бо он ки ба фармони Умар (р) аз фармондехии кулли ҷабҳаи Шом барканор гардид, аслан дилсадр нашуд ва камтарин танбалӣ ва сустӣ дар ўроҳ наёфт. Дар ҷангҳои баъдии Шом таҳти фармони Абуубайд (р) ба симати (сифати) як фармондехи ҷузъ фидокорӣ намуда, мечангид ва пешравӣ мекард. Дар ин ҳол боз ҳам мусалмонон аз ў бениёз набуданд ва аз раъӣ (фикр) ва назарааш истифода

мекарданд ва дар мушкилоти ҹангӣ, ки пеш меомад, назарашро меҳостанд ва он чи назар медод ба кор мебастанд ва хайр медианд. Ҳатто худи Абуубайд (р) ҳам бо он ки фармондехи кулли қувваҳои ҷабҳа буд, дар умури муҳимме, ки рух медод, бо ў машварат менамуд ва ба он чи раъӣ медод, амал мекард.

Оре, Холид пас аз ин ҳам ба пешравии худ дар ҳоки душман идома дод то он ки ба шаҳри муҳим Қансирин аз тавобеъи Ҳалаб расид ва чун ҳабари рашодат ва шаҳомат ва пешравии Холид ба ҳазрати Умар(р) расид, таҳсинқуонон фармуд: «Худо раҳмат қунад Абубакрро, Ў беҳтар аз ман мардумро мешинохт.»

Холид дар соли 22-юми ҳичрӣ дар шаҳри Ҳалаб шаҳре, ки худаш қаблан фатҳ карда буд вафот ёфт ва дар ҳамон ҷо ба ҳок супорида шуд. Акнун қабраш дар он ҷо маъруф аст ва мардум онро зиёрат мекунанд.

Холид дар бемории маргаш мегуфт:

«Дар хеле аз майдонҳои ҷанг, ҷангидам. Дар баданам як ваҷаб (ҷое) нест, ки асаре аз зарбати шамшер ё пайи найзае надошта бошад ва инак бар рӯи бистар дар хона мемирар. Вой бар буздилоне, ки аз майдони ҷанг гурезонанд ва аз марг тарсон». Холид пеш аз маргаш васият кард, ки тамоми аслиҳа ва аспашро ба ҳалифаи мусалмонон ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб (р) бидиҳанд ва доданд.

Гуфтем лашкари ислом дар Ярмук таҳти фармондехии Холид ба пирӯзӣ расид ва сипоҳи Румро торумор намуд ва онҳоро то шаҳри Димишқ таъқиб намуд. Бозмондагони онҳо ба шаҳри Димишқ паноҳ бурданд ва мутаҳасин (қалъанишин) гардианд ва Холид ба фармони Умар ибни Ҳаттоб (р) аз фармондехии лашкар барканор ва Абуубайд да ба ҷои ў мансуб гардиid.

Пас мо акнун лашкари исломро дар ҳамин ҳоли нишотангезашон дар ин чо ба чой мегузорем то мұчаддадан дар шархи таърихи ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб(р) халифаи дуввум боз ба ин чо баргардем ва футухоти дурахшони баъдии онҳоро ба қалам оварем ва ба иттилои хонандагони азиз бирасонем.

Пас ҳоло меравем ба баҳс дар мазүи аслии худ, яъне идомаи шархи таърихи ҳазрати Абубакр, ки футухоташ дар ҳамин чо хатм мегардад.

Хилофати ҳазрати Абубакр (р)

Дар ҳамон рӯзе, ки ҳазрати Расулуллах вафот ёфт, ҷамоате аз ансор яъне мусалмонони аҳли Мадина аз ду тоифаи Абс ва Ҳазраҷ дар маҳаллаи ҳазрачиҳо ба номи Сақифаи бани Соида Сақифа чойгоҳ ва макони сарпӯшидаеро мегуфтанд, ки мардуми қадим дар маҳаллаи худ месохтанд ва дар лаҳзаҳои даркорӣ он чо ҷамъ мешуданд ва дар корҳои муҳим ва мушкилоти ҳамагонӣ бо яқдигар гуфтутгӯ ва мақсадгузорӣ мекарданд. иҷтимоъ намуданд, то аз миёни худашон яъне ансор ҳалифае барои мусалмонон баргузинанд.

Саъд ибни Убода раиси тоифаи Ҳазраҷ дар байни онҳо ба по меистад ва мегўяд: «Эй ҷамоати ансор, дар дини ислом собиқа ва фазилате доред ки ҳеч қабилаи дигаре, надорад. Ҳудои азза ва ҷал бо шамшерҳои шумо барои паёмбараш заминро аз хуни душманон рангин соҳт. Қабилаҳои араб ба василаи шамшерҳои шумо барои паёмбараш гардан ниҳоданд. Ҳудо ўро дар ҳоле аз миёни шумо гирифт ва ба назди худ фаро хонд, ки аз шумо розӣ ва хушнуд ва ҷашми муборакаш ба шумо рӯшан буд (яъне аз шумо хурсанд буд). Пас ин амр (хилофат)-ро саҳт ба даст

бигиред, чунки ин ҳақ ба шумо беш аз дигарон мерасад ва шумо нисбат ба ин амр беҳтар аз дигаронед.»

Гүё хутбаи Саъд дар қулуби ансор ба хубй таъсир менамояд, зеро он чи аз авсофи онҳо дар хутбаи худ гуфта буд, ҳақиқат дошт, vale бояд фахмид, ки он чи ба он тасрех карда буд, наметавонист онҳоро нисбат ба бадаст овардани мақоми хилофат аз дигарон беҳтар бидонад, зеро хилофат амре аст сиёсӣ ва гарчи бо авсофе, ки гуфта буд, мубойанат (чудост носозгорӣ) надорад, vale лозимаи он нест. Ба ҳар ҷиҳат, ансор пас аз ин хутбаи ҳаяҷоновар, меҳостанд Саъдро ба хилофат баргузинанд то бо ў байъат кунанд. Агар Абубакр, Умар ва Абуубайда ибни Ҷарроҳ (р) аз мочаро иттилоъ намеёфтанд ё андаке дертар ба он ҷо мерасиданд, мардум бо ў байъат мекарданд ва кори хилофат яксара мешуд ва чунон, ки баъдан баён мешавад, оқибати бисёр ҳатарноке ба бор меовард, зеро қабоили араб ҷуз сарварӣ ва аморати Қурайшро намепазирифтанд ва аз ҳамин ҷо ихтилоғи калима пайдо ва натиҷаи кор ба низоъи дохилӣ мекашид. Чун Абубакр, Умар ва Абуубайда (р) аз иҷтимиои ансор ва мақсадашон аз ин иҷтимоъ хабар ёфтанд, бедаранг ба назди онҳо шитофтанд ва ҳамин ки ба онҳо расиданд, Абубакр (р) дар байни онҳо ба по хост ва матолиберо гуфт, ки ҳадафи тамоми муҳочирион буд:

«Албатта, Ҳудои азза ва ҷал Муҳаммадро барои роҳнамоӣ ва таблиғи дини ҳақ ба рисолат барангехт. Ў мардумро ба сӯи дини ислом даъват фармуд. Ҳудо рӯйҳо ва дилҳои моро ба сӯи он чи ки даъват фармуд ҷалб соҳт ва мо ҷамоати муҳочирион аввалин қасоне будем, ки дини Ҳудоро пазирифтем. Тамоми мардум баъд аз мо мусалмон шуданд. Мо ҳешони Расулу-л-лоҳ (с) ҳастем ва илова бар ин аз ҳайси бисёрии наасаб то он ҷо бартарем, ки ҳеч қабилае аз қабоили араб нест, магар ин ки барои Қурайш дар онҳо

фарзанде мутаваллид гардид (яъне бо тамоми қабоили араб пайванди хешӣ ва қавмият дорем). Ростӣ қавм ва қабоили араб аморат ва хилофатро наҳоҳанд шинохт ва қабул наҳоҳанд кард, ҷуз барои ин ҷамоат (Курайш). Шумо ҷамоати ансор ба Ҳудо қасам он қасоне ҳастед, ки муҳочиронро (дар шаҳри ҳуд ва дар ҳонаҳои ҳуд) ҷой додед ва расули Ҳудоро дар паноҳи ҳуд гирифта ёрӣ кардед. Дар пешрафти дини Ҳудои азза ва ҷал дар ғаму шодӣ ҳамкор ва шарики мо будед. Пас, шумо маҳбубтарин ва гиромитарин мардум ҳастед ва месазад, ки ба қазо ва қадари Ҳудо ва таслим дар баробари амри Ҳудо ва низ дар он чи ки Ҳудо ба шумо ва бародарони муҳочиратон дода аст, розӣ шавед. Ҳасад наварзед. Шумо қасоне ҳастед, ки аз ҳуд гузаштед ва дигаронро дар ҳангоми зарурат ва эҳтиёҷ бар ҳуд авлотар доштед. Ба Ҳудо қасам, шумо ҳамеша бародарони муҳочиратонро нисбат ба дороии ҳуд мақаддам медоштед. Пас беҳтар месазад, ки ихтилоф дар ин амр аз дасти шумо сар назанад ва аз ҳасодат нисбат ба амри ҳайре, ки Ҳудо ба онҳо дода аст, дур шавед. Мо муҳочирон амирон ҳоҳем буд ва шумо ансор вазирони мо. Ҳеч машварате бидуни даҳолати шумо сурат наҳоҳад гирифт ва ҳеч амре бидуни ширкати шумо анҷом наҳоҳад ёфт. Аз шумо меҳоҳам, то бо Абуубайда ё Умар ибни Ҳаттоб (р) байъат қунед, чунки ҳар як аз онҳо аҳлияти ин корро доранд.»

Хутбаи Абуబакр, ки ҳам ҳақиқат дошт ва ҳам бо меҳрубонӣ ва мулотифат (лутф) баён намуд ва ҳам ҳукуқи муҳочирон ва авлавияти онҳоро барои хилофат тавзех дод ва ҳам ҳаққи маънавӣ ва авсофи ансорро ҳифз намуд ва онҳоро ба вазорат дар хилофат пазирифт, қулуби ансорро нарм ва онҳоро хеле таҳти таъсир қарор дод. Гӯё дар тоифаи Ҳазраҷ беш аз Авс муассир шуда, зеро Қайс ибни Саъид яке аз сарваронашон фавран барҳоста мегӯяд: «Эй

чамоати ансор, агар мо аҳли фазилат ва набард ва собиқаи неку дар ин дин будем, ба Ҳудо қасам чуз ризои Ҳудо ва итоати набии хеш чизе нахостем, пас барои мо намесазад, ки худро аз ин чиҳат бар мардум бартар бидонем, мо аз ин бобат толиби матоъ ва мансаби дуняви нестем, чунки Ҳудо бар мо миннат дорад (ки моро муваффақ фармуд). Бидонед, ки Муҳаммад (с) аз Қурайш аст ва қавмаш ба ин амр (хилофат) ҳақтар ва беҳтаранд. Ба Ҳудо қасам, Ҳудо ҳаргиз маро наҳоҳад дид, ки дар ин амр бо онҳо низоъ ва қашмакаш кунам. Аз Ҳудо битарсед ва бо онҳо низоъ ва муҳилофат накунед».

Дар ин асно тоифаи Авс, ки гӯё барои худ эҳсоси хатар мекарданд ба яқдигар гуфтанд: «Ҳаргоҳ касе аз қабилаи Ҳазраҷ ҳарчанд як бор ба хилофат бирасад барои онҳо ин фазилат ва ифтихор то абад барқарор ҳоҳанд монд ва ҳаргиз шуморо дар корашон шарик наҳоҳанд кард. Бархезед ва бо Абубакр (р) байъат кунед».

Ҳазрати Умар (р) дар ҷавоби Абубакр (р) ки дар охири хутбаи худ фармуд, бо Абуубайдა ё Умар, ки ҳар ду аҳлият доранд, байъат кунед, гуфт:

-Паноҳ мебарам ба Ҳудо аз ин ки чунин шавад (яъне, яке аз ду нафари мо ҳалифа шавад) ва ҳоло он ки ту бо ин фазоили барҷаста дар байни мо бошӣ. Ту ба ин амр аз мо ҳақтарӣ. Чунки аз мо (ҳамаи мардум) зудтар ба дӯстӣ бо Расулу-л-лоҳ (с) мушарраф шудӣ ва аз ҳайси базли (сарфи) мол дар роҳи дини Ҳудо аз мо беҳтар ва бартарӣ. Ту дар байни муҳочирон беҳтарин ҳастӣ ва аз ду нафаре, ки дар сафари ҳичрат дар ғор буданд, ту нафари дуввум ҳасти. Туи ки барои имомати намоз ҷойгузини Расулу-л-лоҳ (с) шудӣ. Намоз беҳтарин аркони дини ислом аст. Пас бо ин васф чи қасеро месазад, ки аз ту пештар шавад. Ту бояд ҷонишини

Расулу-л-лоҳ (с) шавӣ, пас мо бо беҳтарин касе, ки Расулу-л-лоҳ (с) ўро аз миёни ҳамаи мо бештар дўст медошт, байъат меқунем. Дастанто бидеҳ то бо ту байъат қунам.»

Аз хутбаи Қайс (р) ва хутбаи ҳазрати Умар (р) мефаҳмем, ки замина барои байъат (аҳд) бо Абубакр (р) ба хубӣ фароҳам ва мавриди мувофиқати ин ҷамъият, ки ҷанбаи шӯро дошт, воқеъ гардида аст, зеро бузургони ҳар ду тоифаи ансор аз Авс ва Ҳазраҷ (ба ҷуз Саъд ибни Убода) ба далелҳои Абубакр(р) қонеъ шуданд, вале баъзе аз ҷавонони мутаассиби Ҳазраҷ, ки дар ақаллият буданд, қабл аз анҷом ёфтани байъат ба муҳилофат барҳоста, меҳостанд, хилофат дар тоифаи худашон бошад. Аз ин саббаб ҷанҷол ва низоъ ба роҳ андохтанд ва кор ба ҷое расид ки Ҳаббоб ибни Мунзири ҳазраҷӣ дар он маҷлис шамшер қашид ва агар фавран шамшерро аз дасташ намегирифтанд ва касе аз ҳозирон маҷруҳ мегардид, балво ва фитнае рух медод, ки бадии оқибаташро ҷуз Ҳудо касе намедонист, ки чи гуна ва ба қучо мекашид. Ҳулоса лаҳзаи хеле буҳронӣ ва ҳатарнок падид омад, ки мумкин буд иттиҳод ва яғонагии мусалмонон, ки Расулу-л-лоҳ (с) дар миёни онҳо ба вучуд оварда буд ва онҳоро бародари ҳам карда буд, барҳам ҳурад ва дар натиҷа ҳастии дини ислом, ки душманон дар каминаш буданд, дар ҳатар афтад.

Ҳазрати Умар(р) ин доҳии бузурги иҷтимоӣ ва ин нобигаи сиёсии ислом дарёфт, ки фитнаи бузурге дар шарафи таквин ва пайдоиш аст ва ҷуз бо хотима додан ба амри хилофат ва қарор гирифтани мардум дар муқобили амри анҷомёфта, ҳеч илоҷе надорад. Ў фаҳмид, ки аксарият ба иттифоқи ҳозирон дар Сақифа, моил ба байъат бо Абубакр (р) ҳастанд. Аз ин хотир ҳар гуна фурсатеро аз дasti фитна ва ошӯб гирифт ва хитоб ба Абубакр (р) карда, гуфт:

«Дастатро бидех, то бо ту байъат кунам».

Ҳазрати Умар (р) ба дин сон даст ба дасти Абубакр (р) дод ва ба унвони хилофат бо ў байъат фармуд. Пас аз ў мардум ба Абубакр (р) рўй оварда яке пас аз дигаре бо ў байъат карданд.

Фардои ин рўз низ ҳазрати Абубакр (р) барои байъати умумии мардум дар масқиди Расулу-л-лоҳ (с) ва бар минбари Расулу-л-лоҳ (с) нишаст. Аммо қабл аз ин ки шурӯъ ба суханрони намояд, ҳазрати Умар (р) дар паҳдӯи минбар истод ва пас аз ҳамди Худо чунин гуфт: «Албатта Худо умури шуморо ба касе vogузор намуд, ки беҳтарини шумо ва рафиқи Расулу-л-лоҳ (с) ва шахси дуввум аз ду нафар аст, ки дар ғор буданд, пас бархезед ва бо ў байъат кунед.

Онгоҳ мардум ба тарафи минбар шитофта бо майлу рағбати комил бо ҳазрати Абубакр (р) байъат намуданд. Бо ин байъати умумие, ки пас аз байъати аҳли шўро дар Сақифа анҷом гирифт, хилофати Абубакр (р) мавриди мувофиқат ва дастгирии аксарияти онон ва иттифоки уммати Муҳаммад (с) иборат аз муҳочирон ва ансор қарор гирифта ва ў ба унвони халифаи аввали Расулу-л-лоҳ (с) зимоми ҳукумати исломиро ба даст гирифт, ба тавре, ки дар ин китоб хоҳем дид чи баракате барои мусалмонон ва дини ислом дар бар дошт.

Аввалин хутбаи халифаи мусалмонон пас аз интихоб

Ҳазрати Абубакр (р) пас аз ин байъат, ки каме қабл аз вақти зуҳр (пешин) хотима ёфт, рўи минбари Расулу-л-лоҳ (с) ба по истод ва пас аз ин ки Худоро ситоиш кард ва паёмбараашро сутуд, чунин гуфт: «Эй мардум, ростӣ ман акнун ҳукмфармой шумо шудам, vale намехоҳам аз ин

чиҳат, ки ҳукмфармо ҳастам, худро беҳтар аз шумо бидонам. Пас ҳаргоҳ дар анҷоми корҳоятон хуб кор кардам, маро ёрӣ кунед ва ҳаргоҳ бад кор кардам, маро ба роҳи рост роҳнамоӣ кунед. Ростӣ амонат аст (бояд онро риоят кард) дурӯғ ҳиёнат аст (бояд аз он парҳез кард). Ҳар заиф ва нотавон аз шумо назди ман қавӣ ва тавоно аст, то он гоҳ, ки иншоаллоҳ ҳаққашро аз ситамкор гирифта, ба ў бозгардонам ва баракс ҳар шахси қавӣ аз шумо назди ман заиф ва нотавон ҳоҳад буд, то он ки иншоаллоҳ ҳақи ситамдиагонро аз ў боз ситонам. Ҳар қавме, ки сустӣ намоянд ва аз мубориза дар роҳи Ҳудо даст бикашанд, ҳатман Ҳудо онҳоро хор ва залил ҳоҳад фармуд. Ҳаргоҳ фаҳшо ва маъсият ривоҷ ёбад, Ҳудованд қатъан онҳоро ба балои оми худ гирифтор ҳоҳад соҳт. Маро фармон баред модом ки Ҳудо ва расули Ҳудоро фармон барам ва ҳаргоҳ бар хилофи ҳукми Ҳудо ё муҳолифи амри расулаш амал намоям, ҳақ надорам маро фармон баред.

Чун дар ин ҳангом вақти намози зухр расида буд, дар охири хутбааш фармуд:

-Бархезед барои намозатон, Ҳудо шуморо ба раҳмати худ гирад.

Таҳлили мӯҳтавои хутбаи Абубакр(р)

Ин хутбаи таъриҳӣ аввалин хутбае аст, ки аввалин халифа ва фармонравои ҳукумати исломӣ пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с) дар аввалин иҷтимои мусалмонон дар масҷиди Мадинаи мунаввара рӯи минбари муқаддаси расули Ҳудо иброз ва ҳатти машъии сиёсии худро баён кард. Дар ин хутба ба хубӣ дида мешавад, ки халифаи мусалмонон ҳукумати исломиро комилан бар асоси демократия ва адолати иҷтимоӣ қарор дода аст, зеро:

Авал: Мебинем, ки халифа ошкоро дар ин ҷамъомад мегӯяд: (Бо он ки фармонравои шумо ҳастам, вале ҳудро аз ҷиҳати ин мақом ва мансаб беҳтар аз шумо намедонам).

Дуюм: Ҳудро мутеи қонуни ислом (Куръони Ҳудо ва суннати Расулу-л-лоҳ (с)) медонад на ҷабркунанда ва диктотур. Аз ин хотир ошкоро ба уммат ҳақ дода, то бар аъмолаш на танҳо назорат намоянд, балки амалан даҳолат кунанд. Чунон ки мегӯяд: Ҳаргоҳ (дар ичрои умури уммат) бар тибқи аҳқоми Ҳудо ва расулаш амал кунам, маро ёрӣ кунед ва дар ғайри ин сурат ҷилавгирий намуда, роҳнамоиям кунед.

Саввум: Умматро то онгоҳ вазифадор ба итоати амри ҳуд намуд, ки ўтибқи қонуни ҳукумати ислом амал намояд, на ҳудҳоҳона ва бар тибқи ҳаҷвои майли шахси ҳудаш. Чунон ки дар ҳутбаи ҳуд мегӯяд: (Маро фармон баред модом, ки Ҳудо ва расулашро фармон барам.)

Халифа дар ин ҳутба ҳам умматро мукаллаф намуд, то мутеи халифа бошанд ва ҳам ба онҳо ҳақ дод, то ба кораш назорат ва мудоҳила намоянд, то он ки умури умумии уммати Муҳаммад (с) мувоғики қонуни ҳукумати исломӣ анҷом ва равнақ гирад ва ҳаргоҳ дар коре бар хилоғи қонун рафтор намояд, дасташро гирифта монеъ шаванд.

Ҷаҳорум: Афроди умматро аз ҳайси ҳукӯқи маданий дар муқобили қонун ва адолат баробари ҳам дониста аст, то он ҷо, ки мегӯяд: Барои татбиқи ҳақиқат ва рафъи зулм фарқе намедонад, ки ситамгар тавоно бошад ва ситамдида нотавон, ё баракси он бошад, зоро асоси судури ҳукм, қонун ва адолат аст. Ҳадаф аз судури ҳукм ичрои адолат ва муҳофизати ҳукӯқи афроди уммат аст ва он чи набояд дар ин бора ба назар овард, ҳамон тавон ва нотавонии тарафайни қазия аст.

Панчум: Барои ҳифзи ҳуқуқ ва корҳои ҷамъият ва муҳофизати дин ва посдори аз марзҳои кишвар ва густариши адолати иҷтимоӣ ва нашри дини Ҳудо, уммати Муҳаммадро ба шуҷоат ва салаҳшурӣ даъват ва тарғиб менамояд, бидуни он ки дар иҷрои ин амри муҳимме, ки бақо ё аз кор рафтани халифа дар иҳтиёри ин қудрат қарор мегирад, ҳуд ва барои бақои ҳуд шароите пешбинӣ намояд, то шолудаи (бунёд, асос, поя) бақои ҳудро зери сояи ин қудрат мустаҳкам кунад. Зоро мусаллам аст, ки ҳамин қувва аст, ки агар хост халифа бимонад, ҳоҳад монд ва ҳаргоҳ ирода кунад набошад, наметавонад бимонад.

Халифаи мусалмонон дар охири хутбаи ҳуд комилан дилбастагии ҳудро нисбат ба уммат нишон медиҳад. Онҳоро ба ахлоқи ҳасана даъват менамояд. Аз дурӯғ ки фасоди фардӣ ва иҷтимоии зиёде дар бар дорад, барҳазар медорад. Онҳоро ба ростгӯй, ки яке аз ҳасоиси азими инсонӣ ва маншай ҳусули итмион ва лозимаи ҳаёти ҳар фард ва ҳар қавме аст, тарғиб менамояд ва ба илова авоқиби ҳонумонсӯзи фаҳшо ва маъсиятро ба онҳо таззакур медиҳад, то бипарҳезанд ва бад-инсон ҷомеаи исломӣ, як ҷомеаи фозила ва ороста ба камолоти инсонӣ, ҷомеае, ки шоистаи ҳаёти матлуб ва қобилияти таҳарриқ, тараққӣ ва пешрафт дошта бошад, дар байнни ҳуд ба вучуд оваранд.

Дар ин ҷо:

Дар ин ҷо андаке тааммул мекунем ва аз ҳуд мепурсем: Оё ҳилофати ҳазрати Абубакр(р) бар асоси шӯро анҷом гирифт? Оё ин мочаро, ки дар Сақифаи Бани Суид сурат гирифт ва мунтаҳӣ ба байъат бо он ҳазрат гардида (шӯро) маҳсуб мешавад ва барои интиҳоб ва таъини халифаи мусалмонон кофӣ буд?

Оре, хилофати ҳазрати Абубакр (р) бар асоси матини шўро сурат гирифт ва он чи дар Сақифа гузашт, (шўро) буд. Ин шўро чунон ки баён мешавад, комилан саҳеҳ ва барои интихоби халифа ва байъат бо ў кофӣ буд.

Возеҳ аст, ки шароит ва дастурамали шўро ҳамеша бояд мутобики масолеҳ ва муқтазоёти замонӣ ва маконии ҳар миллате қабул ва тадвин гардад ва низ мусаллам аст ки масолеҳи ҳар миллате дар тӯли таърихи вучудашон яксон нест, балки бо тараққӣ ё таназзули авзоъ ва аҳволи иҷтимоии онҳо ва бо шиддат ва заъфи салоҳи маънавӣ ва амонат ва дурусткории онҳо маҳсусан бо тафовути мизони шоистагӣ ва маориф ва маълумоти онҳо фарқ мекунад, аз ин рӯ барои ҳеч миллате имкон надорад нисбат ба ҳеч мавзӯе аз мавзуоти иҷтимоии худ, як ойиннома ва дастурамали оддӣ ва тағиирнопазир барои худ тадвин намояд. Маҳсусан дар бораи шўро, ки сарнавишти онҳо тамоми ҷанбаҳро аз хатти машии сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, дифоъ ва умури доҳилӣ то корҳои байнамилалӣ ва ғайраро таъин менамояд, ин амр ғайри мумкин аст.

Пас ҳар миллате дар ҳар даврае аз давраҳои ҳаёти худ бояд бо таваҷҷӯҳ ба авзоъ ва хусусияти иҷтимоии худ ва тибқи талаботи замонӣ ва маконии худ ва бо риъояти шароит ва имконоти умумии худ қонун ва оинномаи шўро ё ҳар қонун ва оинномаи дигареро барои худ тадвим ва бар асоси он амал намояд. Аз ин сабаб аст, ки на дар Қуръони карим низомномае барои амалий кардани шўро зикр шуда ва на ҳазрати Расули Худо (с) дар ин бора дастурул-амале ба уммати худ дода аст, то чунонам гуфтем ҳар миллате аз миллатҳои исломӣ дар ҳар даврае ҳар таври салоҳи ҳоли худ бидонад низом ва қонуне барои эҷоди маҷлиси шўро дар назар бигирад ва ба ҳар нахве (тарзе), ки маслиҳаташ

иҷоб намояд шароите барои тасвиби (савоб дид) қонунҳои маданий, ҷазой ва дигар ва дигар умури иҷтимоёни худ, ки дар шӯро тарҳ (пешниҳод) мешавад раъйпурсӣ намояд. (Он ки ки аз аҳкоми маданий, ҷазой ва ё ҳар ҳукми дигаре, ки дар Куръон сариҳам (ошкоро) зикр шудааст ва ё тибқи аҳодиси набавӣ баён шудааст, мусалмонон ҳақ надоранд бар асоси шӯро тағиӣи табдиле дар онҳо ҷорӣ намоянд, магар ин ки мувофиқи қоъидаҳои усулий, мачоле (имконият маврид) барои иҷтиҳод дар онҳо бошад.

Пас чун мусалмонони садри ислом аз ҳайси сидқигуфттор, салоҳирафттор, саломат ва сафои қалб, дар имон ба ҳақ, фурутанӣ дар муқобили ҳақоиқ ва риояти комили ҳуқуқи башар, дар мақом ва манзалате буданд, ки назар ба мавҷуди хокӣ ба фариштагон шабехтар буданд ва гузашта аз ин умури ҳукумати онҳо ибтидой ва хеле содда буд, шӯрои онҳо бар ҳасби иқтизиҳои ҳамин авсофи ҳасана ва хислатҳои шоиста, ки доштанд, хеле содда ва муҳтасар сурат мегирифт. Дар айни ҳол барои ҳифзи масолеҳашон дар муҳите комилан рӯҳонӣ, босафо ва содиқона, комилан коғӣ буд. Шӯroe, ки хилофати ҳазрати Абубакр (р) дар он ба тасвив расид, дар муҳити ҳамон авзои рӯҳонӣ ва сидқу сафо, ки гуфтем, ташкил ёфт ва аҳли шӯро, мардони муъмин ва содиқ ва солеҳ аз муҳочирон ва ансор буданд, ки Куръони карим тибқи ояи 100 сураи Тавба онҳоро ситуда ва ба салоҳ ва ҳусни сират ва рафторашон гувоҳӣ дода аст ва он беҳтарин гувоҳ аст, Куръони карим чун мефармояд:

Сухани Ҳудо:

«Муъминони собиқини аҳди аввали зуҳури ислом, ки иборатанд аз муҳочирон ва ансор ва онон, ки дар некӣ пайрави онҳо шуданд, Ҳудо аз ҳамаи онҳо хушнуд аст. Онҳо низ аз Ҳудо хурсанданд ва Ҳудо барои онҳо боғхое фароҳам сохта аст, ки дар онҳо ҷӯйҳо ҷорӣ аст

ва онҳо дар ин чо ҷовидонанд ва ин аст растагории бузург.»

(Сураи Таеба, ояи 100)

Ҳамчунин Қуръон дар ояи дигаре дар шаъни ин мардуми шариф мефармояд:

Сұхани Ҳудо:

«Ононе ки имон оварданд ва (барои ҳифзи ақида ва имонашон аз шаҳрашон) ҳичрат карданд ва (барои пешрафти дини Ҳудо) бо душманони дин ҹангиданد (јъне муҳочирон) ва ҳамчунин ононе, ки (муҳочиронро дар шаҳри худ ва дар хонаҳои худ) ҷой доданд (ва расули Ҳудоро барои пешрафти дин ва пешбурди ҳадафи муқаддасаш) ёрӣ намуданд (јъне ансор) ин ду гурӯҳи бузург, муъмини ҳақиқианд.»

(Сураи Анфол, ояи 74)

Оре, ҳаминхое, ки Ҳудо ба насси Қуръони карим онҳоро ситуда ва аз онҳо розӣ ва онҳо низ аз Ҳудо розӣ буданд ва растагории басе азиме доштанд ва Ҳудо онҳоро дар Қуръони мацид тибқи ояти аввал аҳли биҳишт ва тибқи ояи дуввум, муъмини ҳақ дониста аст, аҳли шӯроэ буданд, ки Абубакр (р)-ро бар курсии хилофати исломӣ шинонданд.

Оё чунин мардуме, ки салоҳ ва имони онҳоро Ҳудо таъийид кард ва дар насси сарехи Қуръони осмонӣ ситуда шудаанд, имкон дорад, ки ғаразварзи намуда, тобеи ҳаво ва мутеи ҳаваси нафсонии хеш бошанд ва касеро бидуни лаёқат бар дигарон тарҷеҳ диханд ва ўро ба ноҳақ ба хилофат баргузинанд? Албата не, зоро вакте чунин амре имконпазир аст, ки шавад Қуръон дар зикри авсоғ ва ҳасоиси онҳо ба хато рафта аст. Мусаллам аст, ки ҳеч

мусалмоне ҳатто суст имон ҳам чунин гумоне намекунац, то чи расад ба ин ки чунин ақидае дошта бошад.

Натиҷагирий

Бинобар ин хилофати ҳазрати Абубакр (р) аз ҳар чихат ҳақ буд ва бар асоси шўро сурат гирифт ва ин шўро мутобиқ ба авзои он рўзи уммати Муҳаммад (с) ва дар он асри тиллоии сидқу сафо ва дар шуои ақида ва имон анҷом гирифт ва комилан коғӣ буд, зеро сарони ансор ва сарварони муҳочирон, ки авсофи ҳар ду гурӯҳ дар Қуръон ба некӣ зикр шуда дар як маҳал ҷамъ шуданд ва барои интихоби халифа ба музокира ва ба истилоҳи имрӯзӣ, ба муборизаи интихоботӣ, пардохтанд. Ҳар як аз гурӯҳи ансор ва муҳочирон бо яқдигар ба ҷидол пардохтанд, далели ҳудро дар муҳити ором баён карданд ва дар ниҳоят далели муҳочирон мавриди дастгирии ансор воқеъ гардид ва таслими пешниҳоди муҳочирон шуданд ва натиҷатан чунон ки хондем, оғози маҷлиси шўро чуз ҷанд нафаре аз ансор, ки дар ақалият буданд бо хилофати Абубакр (р) мувофиқат намуданд ва дар ҳамон маҷлиси бо ихтиёри ҳуд бо он бузургвор байъат намуданд. Як рўз баъд аз ин байъат низ умуми саҳобаи гиромии Расулу-л-лоҳ (с), ки Абубакр (р) -ро ба ҳубӣ мешинохтанд ва ўро лоиқи ин мансаби муҳим медонистанд, дар масҷиди Мадина дар ҳоле, ки Абубакр (р) рўйи минбари Расулу-л-лоҳ (с) нишаста буд, бо ў байъат карданд.

Пас хилофати ҳазрати Абубакр (р) ибтидо ба василаи интихоби аҳли шўро ва байъати онон дар маҷлиси шўро ва баъдан бо байъати умумии мусалмонон дар масҷиди Мадина ки маркази ҳукумати ислом буд, анҷом пазируфт ва барҳақ буд.

Посух ба як шубҳа

С: Оё назар ва тасвиби (раъй) ин иддаи андак, ки дар шўро ҳозир буданд, барои интихоби халифа кофӣ буд ва интихоби ин идда, ки нисбат ба маҷмӯи уммати Муҳаммад (с) унвони ақаллияттро доштанд, барои бақияи афроди уммат, ки чанбаи аксарият дошта ва ғоиб буданд, тақдирсоз ва қобили қабул аст?

Ч: Чунон ки қаблан гуфтем дар он замон дастурале барои шуро тадвин нашуда буд, ки шароите барои он муқарар ва иддаи интихобкунандагонро таъин намояд то гуфта шавад интихоб ва байъати ин идда дар шўро ба ҳади нисоб нарасида буд, бинобар ин ҳузури он иддаи ҳозир дар шўро кофӣ ва тасвиб ва интихоби онҳо саҳех ва барои соири афроди уммат қобили қабул буд ва чи далели қавитар аз фармоши ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб, ки ба муциби хутбаи 374-уми «Наҳҷу-л-балоға» дар тайиди ин матлаб сарихан мефармояд: «Эй мардум, ҳамоно, ҳақтар аз ҳама кас барои мақоми хилофат, он касе аст, ки барои идора кардани умури хилофат тавонотар ва ўба амри Ҳудо дар умури хилофат донотар бошад, ҳаргоҳ касе пас аз ҳусули байъат ба мухолифат барҳост, то фитна ангезад, бояд ўро насиҳат намуд ва аз ў хост то даст аз фитна кашида таслим шавад ва агар боз исрор намояд ва таслим нагардад, дар ин сурат лозим аст барои ҳомӯш намудани оташи фитна бо ў ҷангид, ба ҷонам қасам, агар чунин бошад, ки хилофат танҳо дар сурате по бигирад, ки ҳамаи афроди уммат дар як ҷо ҷамъ ва ҳамаи онҳо дasti байъат бидиҳанд, пас ҳаргиз ҳеч роҳе барои анҷом гирифтани хилофат наҳоҳад буд. (Зеро имкон надорад ҳамаи мардум барои интихоби халифа дар як вақт дар як ҷо ҳозир шаванд) пас барои таъйини халифа ҳузури иддае лозим аст, ки аҳлияти интихоб намудан дошта бошанд ва ҳамин

ки онҳо касеро ба хилофат баргузиданд ва бо ў байъат карданд, интихоби онҳо ҳалкунанда ва хукм бар касоне аст, ки гоиб буда, дар он ҷо ҳозир набошанд. Онон ки дар шурӯ ҳозир будаанд, ҳақ надоранд аз фикри худ баргарданд ва онон, ки ғоиб будаанд ва дар маҷлиси шӯро ҳозир набудаанд, ҳақ надоранд ба узри ин ки дар шӯро ширкат надоштаанд, каси дигарро баргузинанд ва бо ў байъат кунанд».

Арзёбии суханронии Алий ибни Абутолиб дар боби тарзи интихоби халифа

Тавре ки мебинем ҳазрати Алий (к.в.) дар гуфтори худ, ки дар бораи хилофат баён фамуда аст, тасрех карда, ки интихобшаванда бояд беш аз дигарон шавкат (обрӯ) ва қудрат дошта бошад, то битавонад ба дурустӣ бар авзӯ тасаллут пайдо қунад ва ба хубӣ аз ўҳдаи анҷоми умури муҳимми хилофат барояд. Дар иҷрои аҳком ва умури Худо дар муҳити хилофат ва сиёсати мамлакат донотар аз дигарон бошад ва низ шарт карда, ки интихобкунандагон бояд аҳлияти интихоб намуданро дошта бошанд, вале ҳадди нисобе барои таъдодашон таъин нафармуда аст. Сипас сариҳан мефармояд ҳамин ки ин идда, ки аҳлият доштанд бо касе байъат карданд, барои худи онҳо ва мардуме, ки дар шӯро ҳозир набошанд ба ҳадде лозим аст, ки на худи онҳо ҳақ доранд аз фикри худ баргарданд ва на дигарон ҳақ доранд бар муҳолифат барҳоста, бо каси дигар байъат қунанд, ҳаргоҳ касе оташи фитна барафрӯзад ва муҳолифат намояд, бояд ўро насиҳат кард ва ба роҳ овард ва агар боз ҳам ба якравии худ идома дихад, бояд бо ў ҷангид (ва ҳунаш мубоҳ аст).

Бо таваҷҷӯҳ ба фармоиши ҳазрати Алий (к.в.) хилофати ҳазрати Абубакр (р) бо байъати ҳамин идда, ки дар шӯро

хозир ва байъат карданد кофӣ буд, зеро чамоати муҳочирон ва ансор бо ў байъат карданд ва онҳо ҳам бо таввҷӯҳ ба сароҳати он ду ояи муқаддасаи Қуръони карим, ки дар баландии шаън ва манзалаташон нозил гардида аст, мардуме буданд мӯъмини ҳақ ва худотарс ва биҳиштӣ ва бадеҳӣ аст, ки чунин мардуме аҳлияти интихоб намуданро доштанд.

Интихоби мӯъминоне, ки мавриди қабул ва дастгирии Ҳудованд ҳастанд

Мумкин аст гуфта шавад саҳех аст, ки муҳочирон ва ансор ба муҷиби наssi (ояти) Қуръони карим мӯъмини ҳақ ва худотарс ва биҳиштӣ буданд, вале аз кучо маълум шуд, ки барои интихоб кардани халифае, ки сирфан ҷанбаи сиёsat ва тадбiri мулк ва мамлакат дорад, аҳлият доштаанд?

Ҷавоб.

Аввалан: Чунин мардуме[^] ки тибқи наssi сарехи Қуръон ончунон буданд, имкон надорад иқдом ба коре кунанд, ки набояд биқунанд, вагарна на мӯъмин ҳақ ва на мавриди ризои Ҳудо ва на биҳиштӣ мебошанд, ва ҳол он ки Ҳудо онҳоро ба ин авсофи бас муҳим сутуда аст. Пас иқдоми онҳо ба ин амри муҳимми иҷтимоӣ саҳех ва ҳақ ва ҳалқунанда мебошад.

Сониян: Ҳазрати Алӣ (к.в.) пас аз хутбаи шашуми «Наҳҷулбалоға» сарихан таъйид намуда, ки муҳочирон ва ансор аҳлияти интихоб намудани халифаро доранд. Дар ин бора чунин фармуда аст:

Шӯро ҳаққи муҳочирон ва ансор мебошад, ҳар гоҳ онҳо дар интихоби фарде бо ҳам тавофуқ намуданд ва ўро эмом хонданд, ин амр мавриди ризо ва хушнудии Ҳудо аст.

Бинобар ин илова бар ин, ки аз авсофи ҳасанаи онҳо маълум мешавад, ки аҳлияти интихоб намудан доштаанд, ҳазрати Алӣ низ бо таваҷҷуҳ ба сифатҳои Қуръонии онҳо сариҳан фармуда аст, ки фақат онҳо ин ҳақро доранду бас.

Интихоби Абубакри Сиддик (р), чилағирий аз ошуби бузург

Дар хотимаи ин мабҳас бояд ба ин матлаб ба хубӣ таваҷҷуҳ дошт, ки чунон ки қаблан зикр шуд ду тоифаи Авс ва Ҳазраҷ дар Сақифаи бани Соида ҷамъ шуданд ва бар сари таъйини халифа бо яқдигар рақобат карданд. Сарони муҳочирон низ ба Сақифа ворид ва ба нафъи худ ба онҳо ба гутфугӯ пардохтанд ва ба ин гуна се тоифа аз Авс, Ҳазраҷ ва муҳочирон дар муқобили яқдигар қарор гирифтанд. Ҳар як ба нафъи худ ба муборизаи интихоботӣ бархостанд. Ҳатто корашон ба мушоҷара ва низоъ кашид то он ҷо, ки Ҳаббоб ибни Мунзири Ансорӣ шамшер кашид ва дар ниҳоят ҳар ду тоифа- Авс ва Ҳазраҷ таслими назари муҳочирон гардидаанд ва ҷуз Саъд ибни Убодаи Ансорӣ, ҳамаи онҳо дар ҳамон маҷlis бо ҳазрати Абубакр(р) байъат карданд.

Ҳаргоҳ бо ин вазъе, ки пеш омада буд, қазияи хилофат дар ҳамин маҷlis хотима намеёфт ва аз имрӯз ба фардо меафтод, мусалламан фурсати муносибе, ки ба даст омада буд, аз даст мерафт ва имконоти саҳл ва осоне барои бурузи афкоре падид меомад ки кори ҳар се тоифа ба задухурди мусаллаҳона ва фитна ва ошӯби дохилии мусалмонон мекашид.

Магар надидем, ки Ҳаббоб дар ҳамин маҷlis ансорро ба шӯриш таҳрик кард ва шамшер кашид ва агар фавран шамшерро аз дасташ намегирифтанд, ҳама ошуфтai фитна ва фасод мегашт ва кор аз маҷroi табиъи хориҷ мешуд ва ба ҷойи мушкиле мерасид, ки ҳалли он ҷуз бо

хукми шамшер ва найза имкон надошт. Натиҷаи ин низоъ ва ҹанги дохилӣ ҷуз бадбаҳтӣ, бечорагӣ ва тақвияти душмани хоирҷӣ ҷизи дигаре набуд.

Ҳушёрии Умар ибни Ҳаттоб (р)

Пас ҳақо чи хуб шуд ки сиёsat ва дурандешӣ ва нубуғи фикрии ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб (р) ба кор афтод ва ба қазияи хилофат дар ҳамон маҷлиси аввал ба суръат хотима дод ва саҳифаи шар ва фасоде, ки яқин буд ба василаи мунофиқин ва душманоне, ки дар шаҳри Мадина ва атрофи он буданд, навишта мешуд ва дар таърихи исломроҳ меёфт аз байн бурд ва оби яъс ва ноумедиро ба дасти онҳо рехт. Ба назари ман суръати интиҳоби халифа ки дар Сақифаи бани Соида анҷом ёфт, раҳмати худовандӣ буд, ки ба василаи иқдоми сареҳи ҳазрати Умар (р) бар уммати Муҳаммад (с) нозил гардид ва уммати Муҳаммадро аз табоҳӣ ва ҹанги дохилӣ начот дод ва ваҳдату ягонагии онҳоро, ки Расулу-л-лоҳ (с) барои онҳо ба вучуд оварда буд, камокон ҳифз кард ва дарҳои фитна ва ихтилофотро, ки душманони бадандеши ислом дар пайи он буданд, бар рӯйи уммати Муҳаммад (с) решакан намуд.

Оре, ҳазрати Умар (р) ба ин нахв дарҳои фитнаero, ки мумкин на, балки қатъи буд дар ин ҳангоми ҳатарнок боз шавад, маҳкам баст ва то ўзинда буд ин дарҳо ҳамчунон баста буд ва ҳамин ки вафот ёфт, фитнае, ки дар пушти дарҳо зиндорӣ шуда буд, ба ҳадде ҷон гирифт ва ба ҷунбиш даромад, ки дарҳоро боз накард то берун ояд, балки якъяк дарҳоро шикаст ва берун ҷаҳид то уммати Муҳаммадро лагадмол кунад.

«Саҳехи Бухорӣ» дар сафҳаи 68 ҷилди нуҳум дар ин бора мегӯяд (Шақиқ аз Ҳузайфа ибни Ямон ривоят карда мегӯяд: Ҳузайфа гуфт:

- Рўзе назди Умар (р) нишаста будем, ў пурсид: Кадом яке аз шумо фармоиши Расулу-л-лоҳ (с)-ро дар бораи фитна ва балво ба ёд доред? Ман гуфтам: Фитна ва ибтилои инсон аз тариқи зан, мол, фарзанд ва ҳамсояаш амре аст, ки намоз, садақа, амри ба маъруф ва нахъи аз мункар (амри ба кори нек ва нахъи аз кори бад) каффорааш мешавад ва гуноҳашро маҳв мекунад. Ҳазрати Умар (р) фармуд: Аз ин қабил фитнаҳо намепурсам, балки саволам аз фитнае аст, ки монанди амвоҷи хурӯшон ва дарё зиёд ва пушти сари ҳам рӯй меоварад, гуфтам: Ё амир-ал-мўминин! Аз чунин фитнае, ки мепурсӣ тарс бар ту нест ва ба ту намерасад, чун байни ту ва он фитна дарвозае қарор гирифта, ки баста шуда аст. Ҳазрати Умар (р) пурсид:

-Оё ин даре, ки акнун бар рӯи фитна баста шуда, баъдан шикаста мешавад ё боз мегардад? Гуфтам:

- Шикаста мешавад. Ҳазрати Умар (р) фармуд:
- Пас дигар ҳаргиз даре бар рӯии фитна баста намешавад (зеро шикаста ва аз байн меравад, дигар даре нест, то бар рӯии фитна баста шавад).

Гуфтам:

- Бале чунин ҳоҳад шуд.

Ровӣ метӯяд: Ба Ҳузайфа гуфтам:

- Оё Умар (р) медонист, ки он даре, ки шикаста мешавад кист? Гуфт: Бале ба ҳадде медонист ки ман медонам қабл аз расидани рӯзи баъдӣ, шаб фаро мерасад, зеро чизе, ки ман ба ў гуфтам амре набуд, ки аз ҳақиқат дур бошад. Ровӣ метӯяд: Ба масруқ гуфтам то аз Ҳузайфа бипурсад:

-Он дарвозаи басташуда бар рӯи фитна кист? Ҳузайфа гуфт: Он Умар аст.

Чунон ки медонем ҳазрати Умар (р) ба мавти табий аз дунё нарафт, балки бо ханчари тавтиаи душманони ислом шаҳид гардид. Пас ҳамон тавре, ки Ҳузайфа гуфта буд, он дарвоза боз нашуд, балки шикаста шуд ва ба ҳадде ба шиддат шикаста шуд, ки роҳ барои рахнаи фитна ва балво барои ҳамеша боз шуд ва дигар даре набуд ва пайдо нашуд, ки бар рӯи фитна баста шавад.

Фитна бо шаҳид шудани амиру-л-мўминин Умар(р) озод гардид. Дар авоили хилофати ҳазрати Усмон (р) (фитна) дар паси пардаи пушида машғули нақша ва тадбири кори худ шуд. Ва дар охирҳои хилофати ҳазрати Усмон (р), (фитна) аз паси парда хориҷ ва худнамои кард ва ошкоро ба фаолият пардоҳт ва монанди амвоҷи хурӯшон сари ҳам ғурид ва ваҳдати уммати Муҳаммадро ба ихтилоф ва низъ мубаддал кард ва натиҷатан онҳоро ба ҷанги дохилии хонумонсӯз қашонид. Касе монанди пешвои мо Умар (р) набуд, ки аз ўҳдаи дафъаш барояд ва онро боз ба зиндан афканад ва дарро ба рӯяш маҳкам бибандад.

Гуфтем суръати интихоби Абубакр (р) дар он маҷлис раҳмати илоҳӣ буд ва сиёсати Умар (р) дар ин бора муҷиби начоти уммати Муҳаммад (с) аз табоҳӣ гардид.

Инак ин матлабро аз худи Умар(р) мешунавем, ки мефармояд: Хилофати Абубакр (р) ба суръат анҷом гирифт ва Ҳудо ба ин тарз мусалмононро аз шарри хилофат (ки дар паси пардаи таъхир дар камин буд) нигоҳ дошт. Ҳуди ҳазрати Абубакр (р) низ ба ҳамин лиҳоз буд, ки дар ҳол қабул фармуд ва даст дод, то бо ў байъат намоянд. Матлабро аз худаш мешунавем, ки мефармояд:

-Пас бо ман байъат каранд ва ман пазируфтам. Чорае наёфтам, ҷуз ин ки бипазирам, зеро аз шарри таъхири он бар уммати Муҳаммад (с) тарсидам.

Ҳаққо, ҳаргоҳ ба он чи дар бораи хилофати Абубакр (р) то ин чо гуфтем бо ҷашми ҳақиқат бингарем, ҳамоно ҳаққонияташ монанди хуршед дар рӯзи сафо ва дар миёни осмон барои мо рӯшан ҳоҳад буд, зеро ҳаққонияти ин хилофат аз таваҷҷӯҳ ба оёти муқаддаси Қуръон, ки нақл шуд ва аз воқеияти байъат, ки ба василаи уммати Муҳаммад анҷом ва баён гардиð ва аз фармоишоти ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб (к.в.), ки дар «Нахҷ-ул-балоға» зикр гардида, ба ҳадде возех аст, ки камтарин тардида ба дилроҳ намеёбад.

Абубакри Сиддиқ(р), мавриди дастгирии паёмбар (с).

Савол: Оё Расулу-л-лоҳ (с) дар ҳини ҳаёти худ, Абубакр (р)-ро номзади хилофат фармуд?

Ҷавоб: Тибқи ақидаи аҳли суннат ҳазрати расул(с) ҳеч касеро-на Абубакр (р) ва на ғайри ўро на ба хилофат таъян ва на номзади хилофат фармуд. (Агар ҳазрати Расули Ҳудо (с) барои худ ҷойнишин, яъне ҳалифа таъйин карда буд, ҳатман дар давраи бемориаш, ки даргузашт-он чо ки борҳо такид карда фармуд, то лашкари Усома муҷаҳҳаз ва барои мақсади дар назардошта сафарбар карда шаванд-ба ҳалифаи таъйин кардааш мефармуд, ки эй фалонӣ, бояд пас аз фавти ман лашкари Усомаро омода карда ва ҷой мақсадбуда равона намоӣ. Зеро ҳар гоҳ касе барои худ ҷойнишин муайян қунад, корҳои баъд аз ҳаёташро фақат ба ў васият менамояд, то анҷом дихад, лекин чунон, ки дар тамоми таъриҳҳо омадааст, он ҳазрат инкорро барои шахси муайяне нафармуд, вале дастур дод, ки лашкари Усома такмин намуда ба мақсад ҳаракат диханд. Пас чунон, ки мебинем он Ҳазрат (с) китоб ба уммат фармуда, на ба

шахси муайяне, зеро шахсеро чойнишини худ таъйин накарда буд, то ўро мавриди хитоб қарор дихад. Абубакр (р) чун ба хилофат расид, аввалин коре, ки кард васияти Расулллоҳро ба ҷо оварда лашкари Усомаро мұчаҳаз намуд ва ба мақсад ҳаракат дод). Ҷаро? Барои ин ки он ҳазрат, Расули Ҳудо ва дар корҳои муҳимми умматаш тобеи ваҳии Ҳудо буд, чунонки ояи 106 сурай Анъом ба он ҳазрат хитоб намуда мефармояд:

Сухани Ҳудо:

“Дар анҷоми умурат пайравӣ кун он чиро, ки аз ҷониби парвардигорат ба ту ваҳӣ шуда бошад”.

Ҳамчунон Қуръон барои таъкиди ин амр тибқи ояи 2-и сурай Аҳзоб ва ояи 109-уми сурай Юнус ин матлабро такрор фармудааст:

Сухани Ҳудо:

“Ва пайравӣ намо аз он ҷизе, ки ваҳӣ фиристода шудааст ба ту”.

“Ва пайравӣ намо аз он ҷизе, ки аз ҷониби парвардигорат ба ту ваҳӣ фиристода шудааст”.

Аҳли суннат меғүянд пас чун Ҳудо дар бораи таъин ё номзади халифа ояе, ки далолат бар яке аз ин ду амр бошад, дар Қуръон нозил нафармуда аст он ҳазрат дастуре надошта, то дар ин бора иқдоме фармояд, вале аз пораҳое аз иқдомоти амалий ва баъзе аз фармоишоти қавли Расуллуллоҳ (с) ба хубӣ фаҳмида мешавад, ки он ҳазрат медониста ва пешбинӣ фармуда, ки Абубакр ба хилофат мерасад, зеро аввалан раёсат ва корвони ҳаҷчи байтулоҳ вазифаи раиси уммат мебошад, ки шиорҳо ва маносики қавлий ва амалии ҳаҷро дар вактҳояш ва ҷойҳои маҳсуси онҳо аз қабили тавофи Каъба, саъии байни Сафо ва Марва, иқомат

дар Арафа, Мино ва рамии чумарот (санг задан) ва ғайри инро бо азкор ва адъия, амалан ва қавлан ба умуми мардум таълим дихад ё касеро, ки аҳлияти ин корро дошта бошад, аз тарафи худ ба ниёбат баргузинад, чунон ки худи Расулул-лоҳ (с) дар соли охире умри муборакаш ҳаччи умматро ба ўҳда гирифта, шахсан анҷом дод. Ин ҳаҷ дар таърихи ислом ҳачҷатуллвидоъ ном дорад. Дар кутуби саҳехи таърихи ислом мебинем, ки Расулул-лоҳ (с) дар соли нуҳуми ҳичрат яъне як сол қабл аз вафоташ ин раёсатро ба ўҳдаи Абубакр (р) супурд ва ў ин вазифаро ба ўҳда гирифт ва анҷом дод.

Сониян: Имомати намози ҷамоат дар маркази давлати ислом вазифаи раис ва шахси аввали уммати Муҳаммад(с) мебошад, ки шахсан дар он ширкат намояд ё дар ҳангоми зарурат ба шахси дуввуми уммат voguzorad, az ин хотир Расулул-лоҳ (с) ин вазифаро ҳамеша шахсан дар Мадина анҷом медод, vale дар авоҳири аёми бемории маргаш, ин вазифаи муҳимро ба Абубакр (р) voguzor намуд. Саҳобаи гироми Расулул-лоҳ (с) пас аз вафоти он ҳазрат, ангушт рӯи ҳамин нуқта гузашта гуфтанд: расули Худо ўро барои анҷом додани рукни муҳимми дини мо писандид ва баргузид, пас месазад, ки мо ўро барои дунёи хеш написандем?

Ҳазрати Умар ибни Ҳатоб(р) низ ба ин матлаб истедмол намуд, (чунончӣ) дар маҷлиси шӯрои Сақифа ба Ансор ёдовар шуд

Ҳазрати Умар (р) дар он маҷлис ба Ансор, ки дар қашмакаши интихоби халифа буданд, хитоб карда мегӯяд: Оё шумо намедонед, ки Расулул-лоҳ (с) Абубакр (р) -ро амр намуд, то дар анҷоми намози ҷамоат имоми мусалмонон бошад? Кадом яке аз шумо ба худ иҷозат медиҳад, ки ўро ки расули Худо имом намуд, барканор

намояд ва худаш ба чояш биистад ва имом шавад? Аңсор якзабон гүфтанд: Ба Худо паноҳ мебарем аз ин ки چуръат карда Абубакр (р)-ро, ки расули Худо ўро пеш гузаронидааст бар канор карда, худ ба чояш биистем.

Вогузории ҳар як аз ин ду вазифаи динӣ, яъне раёсати ҳаҷ ва имомати намоз аз ҷониби Расулу-л-лоҳ (с) ба Абубакр (р) далолатгар ва ишора ба хилофаташ буд. Зоро ҳар як аз ин ду вазифаи динӣ аз вазоифи раиси давлат дар маркази ҳуқумати исломӣ аст.

Солисан: Бухорӣ ва Муслим аз Ҷубайр ибни Мутъим ривоят кардаанд, ки мегӯяд: Зане (аз қабоили хориҷи Мадина) хидмати Расулу-л-лоҳ (с) омад, он ҳазрат фармуд: Боз ҳам дар оянда ба он ҳазрат муроҷиат намояд, он зан арз кард: Ҳаргоҳ омадам ва туро наёфтам (мақсадаш вафоти он ҳазрат буд) Расулу-л-лоҳ (с) фармуд: Ҳаргоҳ маро наёфтӣ назди Абубакр (р) биё.

Робиъан: Ҳоким аз Анас ибни Молик ривоят карда, ки мегӯяд тоифаи бани Мусталиқ маро ба назди Расулу-л-лоҳ (с) фиристоданд, то аз он ҳазрат пурсам пас аз вафоташ закоти амволашонро ба чӣ касе бипардозанд. Омадам ва пурсиdam. Фармуд: Ба Абубакр (р) пардозанд.

Гарчи Расулу-л-лоҳ (с) дар ин ду ҳадиси худ, Абубакрро сарихан ҳалифаи худ нахонд, вале ба таври возех ғаҳмида мешавад, ки он ҳазрат воқеият ва таҳаққуқи хилофати Абубакр (р)-ро медониста ва пешбинӣ мефармуда аст, яъне он ҳазрат аз нишонаҳо ва асарот, сифот, собиқа ва шахсияти мумтози Абубакр (р) ва маҳбубияташ дар қулуби умуми мардум яқин дошта ки мардум ҷуз ў каси дигарро бар хилофат барнамегузинанд ва ногузир ў ба хилофат ҳоҳад расид ва чунон, ки дидаем ба хилофат расид ва пешбинии Расулу-л-лоҳ (с) сад дар сад таҳқиқ пайдо кард.

Хилофати Абубакри Сиддик, мавриди таъйди Қуръони карим

Ҳаргоҳ ба Қуръони карим руҷӯъ намоем, оётеро мебинем, ки гарчи тасриҳ ба хилофати Абубакр (р) накарда, vale агар андаке дар онҳо тадабур кунем, пай ба сиҳҳат ва ҳаққонияти он хоҳем бурд ва ин ки барои рӯй овардан ба ин матлаби муҳим, ки ҳар мусалмоне бояд ба он таваҷҷӯҳ намояд, ду ояе аз ин оёти поки Қуръон интихоб намуда, дар онҳо андеша менамоем.

Ояти нухуст:

1. Ояти 54-уми, сураи Моида, ки мефармояд:

“Эй касоне, ки имон овардаед, ҳар қӣ аз шумо аз динаш бозгардад, пас, ба зидӣ Ҳудо мардумеро биёварад, ки дӯсташон бидорад ва дӯсташ бидоранд. Дар баробари мӯъминон фурӯтананд ва дар баробари коғирон дурушттабъ, дар роҳи Ҳудо чиҳод меқунанд ва аз маломати ҳеч маломатгаре намеҳаросанд. Ин фазли Ҳудост, ба ҳар касе, ки хоҳад медиҳад ва Ҳудованд фарохнеъмату доност!”.

(Сураи Моида, ояи 54.)

Ҳаққан ба ин ояи муқаддаса бояд ба дидаи тааҷҷубовар нигарист, зоро мефармояд: Ҳаргоҳ касе муртад шавад, Ҳудо ба зудӣ касонеро ба ҷангаш меоварад, ки ҳам ў онҳоро дӯст медорад ва ҳам онҳо ўро дӯст медоранд. Ин васф ва авсофи муҳимми дигаре, ки дар ин оят зикр шудааст, фазли Ҳудо аст, ки ба онҳо ато фармуда. Онҳо дар роҳи Ҳудо бо душманон (муртадон) мечанганд.

Оё мешавад, ки ин гурӯҳи мавсуф ба ин авсоф ҷуз Абубакр (р) ва размандагонаш бошанд? Албатта не, зоро қаблан ба тафсил баён кардем ва тамоми таъриҳҳои

исломӣ ва ғайриисломӣ иттифоқ доранд, ки воҳеаи саркашии қабоили араб (ба ҳамон таъбири саҳех, ки баён шуд) дар оғози даврони хилофати Абубакр (р) ба вуқӯъ пайваст ва Абубакр (р) буд, ки ин фитнаро ба зудӣ ҳомӯш ва муртадонро саркӯб кард ва ёронаш буданд, ки Ҳудо онҳоро ба зудӣ бар сари муртадон овард. Абубакр (р) ва ёронаш буданд, ки барои саркӯб кардани муртадин ба набард пардохтанд. Пас мусаллам аст, ки мисдоқи ин ояи карима фақат ва фақат ҳазрати Абубакр (р) ва ёронаш мебошанд, ки Ҳудо онҳоро дӯст дошта ва онҳо низ Ҳудои ҳудро дӯст медоштанд ва мавриди иноят ва фазли Ҳудо буданд. Онҳо буданд, ки бо мӯъминон фурӯтан буданд ва бо кофирон (муртадин) саҳтгирӣ карда, ҷангиданд ва онҳоро саркӯб намуда водор ба таслим карданд ва чунон ки ин оят мефармояд, ин авсоф фазли Ҳудост, ки ба Абубакр (р) ва ҳамроҳонаш ато фармуда аст.

Чун ҷуз Абубакр ва ҳамроҳонаш касе мисдоқи ин оят нест, возех аст, ки хилофати Абубакр мавриди ризои Ҳудо аст ва ин хилофат низ фазли Ҳудованд аст, ки ба Абубакр (р) иноят фармуда ва Ҳудо ўро муваффақ фармуда аст.

Ояти дуввум:

Сухани Ҳудо:

2. Ҳудо ваъда фармуда ба мӯъминони некукори шумо, ки онҳоро дар замин ҳалифа ва фармонраво фармояд, чунон ки ҳалифа гардонид ононро, ки пеш аз онҳо буданд ва динашонро, ки Ҳудо барояшон писандида аст, тақвият фармояд ва тарсашонро мубаддал ба оромиш ва амният фармояд, (сифоташон ин аст), ки маро мепарастанд ва (дар парастишашон ҳеч чиз ва ҳеч касро) бо ман шарик намегардонанд.

(Сураи Нур, ояи 55.)

Ҳама медонем, ки пас аз вафоти Расулулла (с) Абубакр (р) ба хилофат расид ва хондем ки хавфе, ки аз ноҳияи қабоили саркаши араб дар дохили хоки араб падид омад ва хатаре, ки аз тарафи давлати Бизонс аз хориҷи сарзамини араб мутаваҷеҳи мусалмонон гардида, ҳар ду дар авоили хилофаташ ба вуҷуд омад ва онҳоро таҳдида кард ва ҳар ду бо иқдоми ҷиддӣ ва сареъи Абубакр (р) бартараф ва мубаддал ба амният ва оромиш гардида низ донистем, ки дини ислом, ки дар маърази хатари қиёми муртадин қарор гирифт, дар асари қиём ва қӯшиши Абубакр (р) аз хатар начот ёфт ва ҳамчунон мустаҳкам ва по бар ҷо монд ва пас аз он густариш ёфт.

Бо андаке тафаккур дар ин ояи муқаддаса мусаллам мегардад, ки Абубакр (р) як мӯъмини некӯкор ва як худопарасти мувахҳид буд, вагарна тибқи муқтазои ин ояи муборака ба мақоми хилофат намерасид.

Аз ин оят ба хубӣ ва ба таври возех истинбот мешавад, ки хилофати Абубакр (р) тибқи ваъдае буд, ки Ҳудо ба муҷиби ин ояи қуръонӣ ба ў фазл гардонида буд. Ин хилофат ҷуз ҳақ набуд, зеро ба ҳадде мувоғиқ бо мисдоқи ин оят аст, ки камтарин шакке барои касе боқӣ намегузорад.

Абубакр, ноиби уммат дар истихлоф

Мумкин аст эътиroz шавад, ки истихлофи мазкур дар ин оят ба сигаи ҷамъ омада аст, ки мефармояд: Ҳамаи онҳоро дар замин ҳалифа мефармояд, на як нафар аз онҳоро, вагарна мефармуд: Як нафари онҳоро. Бинобарин дар ин оят далел бар сиҳҳати хилофати Абубакр (р) дида намешавад, зеро ў як нафар аз уммат аст.

Ҷавоб: Шакке нест, ки имкон надорад ҳамаи афрои уммат ҳалифа бошанд, яъне ҳамаи онҳо ҳукмфармои

мамлакаташон бишаванд, валекин дар ҳар як аз даврони гузашта, як нафар аз мусалмонон халифа ва пас аз он дар ҳар замоне низ як нафар аз афроди ҳар кишваре аз кишварҳои исломӣ подшоҳ буда ва бақияи афрод тобеи халифа ё подшоҳи худ будаанд.

Пас удули Куръон аз сифаи муфрад ба сифаи ҷамъ дар ояи мавриди истидол, нукта ва ҳикмате дорад, ки лозим аст ба он таваҷҷӯҳ кард.

Саҳех аст, ки халифа як нафар аст, ки зимоми умури умматро ба даст мегирад ва ҳукумат мекунад, вале возех аст, ки бақои уммат ва истиқдоли сиёсии уммат ҳифзи ақида ва дини уммат ва озодии аъмол ва шиорҳои динии уммат ва ба таври қулли ҳамаи чизи умумии уммат баста ба вучуди ҳамин як нафар халифа аст, ки бар ҳама чизи уммат бузургворӣ дорад ва умматро ба сӯи хушбахтии дин ва дунё роҳбарӣ менамояд.

Аз сӯи дигар медонем, ки давомнокии хилофат, пешрафти умури хилофат ва муваффақияти халифа дар анҷоми умури умумии уммат низ вобаста ба вучуд ва ҳамкории уммат бо халифа аст, чунки агар уммат дилбастагӣ ба халифа надошта, бо ў ҳамкорӣ нақунад, халифа наметавонад коре пеш барад ва наметавонад дар хилофаташ боқӣ бимонад.

Пас бо ин таваҷҷӯҳ халифа яъне уммат ва уммат яъне халифа, зоро бақои ҳар як аз ин ду вобаста ба вучуд ва бақои дигар мебошад, зоро Куръон дар ояи мазкур нафармуда, ки Ҳудо як нафар аз онҳоро халифа мефармояд, балки барои иршоди уммат ба нукоти фавқ, сифаи ҷаъм зикр фармуда, мефармояд: Онҳоро халифа мефармояд, чуноне ки Куръони мачид дар бораи салтанат низ дар сифаи ҷамъ истифода намуда аст ва ҳоло он ки ҳама медонем, ки дар ҳар мамлакате фақат як нафар подшоҳ

аст, масалан дар сурαι Моида дар ин бора дар ояти 20-ум мифармояд: Онгоҳ ки Мусо ба қавмаш гуфт:

Эй қавм! Ба ёд оред байъати Худоро, ки дар байни шумо ва аз худи шумо паёмбароне қарор дод ва шуморо низ подшоҳ фармуд.

(*Сурай Моида, ояи 20.*)

Чунон ки дар ин оят мебинем ҳазрати Мусо ба бани Истроил мифармояд, Худо шуморо подшоҳ гардонид. Ҳоло он ки яқинан Худо ҳамаи онҳоро подшоҳ нафармуда аст, балки ҳамеша дар ҳар асре, ки онҳо истиқлоли сиёсӣ ва подшоҳӣ доштаанд, як нафар аз онҳо подшоҳ буда ва бақияи афроди бани Истроил тобеъ ва мутеи подшоҳи худ будаанд, вале ин чо низ мушоҳида мекунем, ки Қуръон тибқи ин ояи карима ҳамаи онҳоро подшоҳ хонда аст.

Зикри Қуръон дар ин хусус аз сигаи муфрад, ки малик мебошад ба сигаи чаъм, ки мулук аст, ба он ҳикмат мебошад, ки дар бораи халифа болотар баён гардида.

Корҳои бисёр муҳимме, ки ҳазрати Абубакр (р) дар давраи хилофаташ анҷом дод.

1) Ҷамъоварии Қуръон:

Гар чи дар замони ҳаёти Расулуллоҳ (с) шахсиятҳое буданд монанди Абубакр (р), Умар, Алӣ, Усмон, Зайд ибни Собит, Зубайр ибни Аввом, Халиду Абон фарзандони Саъид ибни Ос, Алои Ҳазрамай, Убай ибни Каъб ва чандин нафари дигар, ки котиби ваҳийи буданд ва ҳамин, ки қисмате аз Қуръон нозил мешуд яке аз онҳо ба дастури Расулуллоҳ (р) онро менавишт, вале он Ҳазрат дар давраи ҳаёт буданаш ба онҳо амр нафармуд, то тамоми он чи нозил шудааст ва дар назди ҳар яке аз онҳо қисмате аз он

мебошад як чо чамъ оварда ва ба шакли китоб навишта шавад- Чаро? Барои он ки чунон ки гуфтем, Қуръон якбора ба суннати як китоб аз ҷониби Парвардигор (ҷ) нозил нагардиid, балки дар баъзе вақтҳо як сурои комил нозил мешуд ва дар баъзеи дигар як ё якчанд оят бар андозаи талаботи авзӯй ва аҳвол ба тадриҷ (кам-кам) нозил мегардиid. Ҳамин ки қисмате ба ин тарз нозил мегардиid Расули Ҳудо (с) ба яке аз нависандагоне, ки номашонро зикр кардем амр мефармуд, то онро бинвисад ва дастур метод, ки ин оят ё оятҳои нозилшударо баъд аз фалон оят ва дар фалон суро, ки қаблан нозил шуд ва навишта шуда буд, бинвисанд. Сабаби ин ки ҳазрати Расул (с) дастур нафармуд, Қуръон дар замони ҳаёташ якъо чамъ ва навишта шавад ин буд, ки ваҳий илоҳӣ мунқатиль нашуда буд ва ба сурати тадриҷӣ ва андозаи талаботи ҳол мураттаб нозил мегардиid ва ҳар лаҳза то охирин дақиқаҳои ҳаёти Расулуллоҳ (с) эҳтимол дошт, ки боз ҳам нозил ва бар ҳаёте, ки қаблан нозил шуда буд афзуда шавад.

Аз ҳамин чиҳат он Ҳазрат наметавонист Қуръонро ба сурати як китоби комил тадвин фармояд, зоро ҳанӯз такимиil намуда буд, vale ҳамин ки он Ҳазрат вафот ёфт ва ваҳий илоҳӣ мунқатиль гардиid ва маълум шуд, ки Қуръон ба таври тамом ва комил нозил шудааст, вақти он расида буд, ки мусалмонон китоби Ҳудоро, ки дар синаҳои ҳофизонаш ҳифз ва низ ҳамаи он ҷудо-ҷудо ва ба ҳар қисмате дар назди китобони ваҳийи нигаҳдорӣ мешуд, ба як чо чамъ оварда навишта ва ба сурати як китоб дароваранд. Вақте ки ҳафтод нафар аз ҳофизони кулли Қуръон дар ҷабҳаи ҷанг ба мусалимонаи Каззоб ба шаҳодат расиданд, ҳазрати Умар (р) аз вуқуъи ин амри хатир (пурхатар) мутаассир ва аз ояндаи китоби Ҳудо бимнок шуд, чун мушоҳида кард, ки бисёре аз ҳофизони Қуръон дар ин

набард шаҳид гаштанд ва дар оянда низ аз чунин набардҳо боз ҳам дар пеш доранд ва агар бақияи ҳофизони Қуръон дар ҷангҳои дигар, ба шаҳодати бирасанд ва мумкин аст, ба шаҳодати онҳо баъзе аз сураҳо ва ё ҳаёте аз Қуръон аз даст биравад ва китоби Ҳудо, ки асоси дин, пояти ахлоқи марҷаъи аҳқоми маданий ва сиёсии мусалмонҳост, ноқис бимонад, пас бояд ба фикр чора афтад ва чи чиз метавонад чораи кор бошад ва пеши ин хатарро бигирад ҷуз ҷамъоварӣ ва тадвими Қуръон дар як ҷо ба сурати як китоб?

Ана барои анҷоми ҳамон амри муҳим, ки ҳазарти Умар (р) ба назди ҳазарти Абубакр (р) халифаи мусалмонҳо мешитобад ба ҳодисаи шаҳодати қориёни Қуръон ва лузуми ҷамъоварии Қуръонро бо ў дар миён мегузорад, vale Абубакр (р) мегуяд: Ҷӣ гуна кореро кунам, ки Расулуллоҳ (с) накард?. Аммо ҳазарти Умар (р) исрор меварзад ва мегуяд: Ба Ҳудо қасам! Ин кори хайр аст ва бояд анҷом дод. Ин сухан дар ҳазрати Абубакр (р) асар мекунад ва Ҳудованд қалбашро барои анҷоми ин кор мекушояд.

Зайд ибни Собит яке аз нависандагони ваҳийи ва низ яке аз ҳофизони Қуръон буд, ки тамоми онро азёд медонист ва зиёда аз ин ў буд, ки дар соли охири ҳаёти Расули Ҳудо (с) тамоми Қуръони азёдкардаашро ба ҳузури он ҳазрат пешкаш карда ва дар назди он ҷаноб аз аввал то охир Қуръонро хонда буд ва он ҳазрат он чи ки ў хонда буд истимоъ (гушкардаи) фармуда таъиид ба тасдиқ карда буд. Аз ҳамин ҷиҳат Абубакр (р), ки ўро шоистаи ин кори муҳим медонад ба назди худ ҳозираш мекунад ва мегуяд: Умар (р) пешниҳод кардааст, то Қуръонро дар як ҷо ҷамъ намоям. Чун ту ҷавонӣ ҳушманд ва мӯъмини амине ҳастӣ ва барои Расулуллоҳ (с) қисматҳое аз Қуръонро менавиштӣ

анчоми ин корро ба ту месупорам. Акнун ба диққат таҳқиқ кун ва ба тадвину навиштани тамоми Қуръон ва чамъоварии он дар як ҷо машғул шав. Зайд мегуяд: Агар Абубакр (р) мефармуд, ки кӯҳеро аз ҷояш канда ба ҷои дигар барам бароям осонтар буд, аз анчоми ин маъмурияти бесобиқа.

Бинобар ин ба Абубакр (р) мегуяд: Ҷӣ гуна ба коре даст мезаний, ки Расулуллоҳ (с) накард. Абубакр (р) мегуяд: Ин кори хайр аст ва бояд кард. Зайд низ ба аҳамият ва хайр будани ин кор пай мебарад ва Ҳудованд қалбашро барои иқдом ба ин кори хайр ҳидоя мефармояд.

Бо вучуди он ки Зайд ҳофизи қулли Қуръон буд ва аз аввал то охири онро азёд медонист ва метавонист бе муроҷиъатба қаси дигар бекаму кост онро бинависад, вале барои он ки таҳқиқи бештаре намояд ва барои он ки дар бораи чамъоварии Қуръон дар оянда нофаҳмиҳое пеш наояд, он чиро ки қаблан дар ҳаёти Расулуллоҳ (с) ба таври пароканда ва ҷудо-ҷудо навишта шуда буд ва ҳар қисмате назди яке аз нависандагоне буд, ки Расулуллоҳ (с) онҳоро амин дониста навиштани Қуръонро ба онҳо иҷоза дода буд, чамъоварӣ намуда ва ба навиштани дар он ҷо чамъ кардани Қуръон ба сурати як китоб шурӯъ кард ва дар ин кор аз бақияи ҳофизони Қуръон дарҳости кӯмак намуд. Зайд ибни Собит муваффак шуд Қуръони мачидро дар муддати ду сол тадвин намуда ба сурати як китоби комили осмонӣ ба ҳамин тартибе, ки имрӯз дар дasti мо вучуд аст, даровард.

Ин матлабро бояд фаҳмид оёти чамъоваришудаи Қуръон, ки ба воситаи Зайд ибни Собит сурат гирифт ва дар байни мо мавҷуд аст ба ҳамон тарзӣ, ки Расулуллоҳ (с) дар давраи ҳаётиаш дастури навиштани онҳоро дода буд навишта шуданд, зеро ривоят шуда, ки ҳамин ки як ё

якчанд оят нозил мешуд Расулulloх (с) дастур медод барои навиштани онҳо ва мефармуд: Фалон оятро баъд аз фалон оят қарор диҳед. Бинобар ин Зайд ибни Собит оятҳои ин Қуръонро ба ҳамон тариқае, ки дастури Расулulloх (с) буд, тадвин (ба шакли девон навиштаи) кард, vale суроҳои мустақили Қуръонро аз он ҷо ки аз Расулulloх (с) дастуре набуд, ки фалон сураро баъди фалон суро қарор диҳанд, бинобар ин дар ҳангоми тадвинаш мувоффиқи назари ҳофизони Қуръон ва нависандагони он тартиб дода шуданд, на мутобиқи тартиби нузули онҳо. Суроҳои қалонҳаҷм оғоз карда шуд ва ба суроҳои кутоҳҳаҷм хотима дода шуд. Ин амр мавриди мувофиқат ва иҷмоъи Саҳобаи Расулulloх (с) қарор гирифт. Пас аз барои ҳамеша ва дар ҳар асрӯ замони мавриди иҷмоъи Муҳаммад (с) буда ва мебошад.

Ин Қуръони комил, ки ба ин дикқат навишта шуд ва ба ин тарз комил гардид, дар замони ҳаёти Абубакр (р), назди худи ў дар Дорул-хилофа нигаҳдорӣ мешуд. Пас аз ў назди Умар ибни Ҳаттоб (р) халифаи дуввум ва пас аз вафоташ муддате назди уммулмӯъминин Ҳафса (р) духатри Умар (р) буд, то ин ки Усмон (р) дар давраи хилофаташ онро аз ў гирифт.

Фиристодани лашкари ислом

Омода намудан ва фиристодани лашкари Усома ва шикаст додани сипоҳи мағрури Рум (Бизонс), ки на танҳо тамаъи императори Рум, ки ҷашм ба хоки арабистон дӯхта буд ба кулли қатъ кард, балки онро бо ин ғалаба дар оянда ба ҳоли мудофия андохт. Баъдан чунон ки қаблан хондем, зарбаҳои саҳте бар қувваи мудофеаш ворид соҳт ва бар қисмати муҳимме аз сарзаминҳои ғасбкардаи ў ҳоким гардид.

Ҷанг бо қабоили мушрик ва муртад

Ҷанг бо қабоили мушрик ва қабоили саркаш ва ошӯбгарони фитнаантез ва набард бо навмусалмонони мункири закот ва қатли Мусайламаи каззоб ва хотима додан ба ошуби онҳо ва поксозии комили хоки араб аз фитнаи бадҳоҳон ва ошӯби бадандешон ва даровардани назм ва амният дар саросари хоки араб ва таҳкими пояҳои давлати ислом ва тақвияти дини ислом ва ҷамъ намудани тамоми қабоили араб дар зери парчами як ҳукумат ва як дини муқаддас.

Ҳамла ба Ироқ

Ҳамла ба хоки Ироқ ва гирифтани қисмати зиёде аз он дар андак замоне ва ишоаи (паҳн кардан, ошкор кардан) дини Худо дар он ноҳия.

Фатҳи Шом

Лашкаркашӣ ба Шом, ки зери истисмори давлати Рум буд ва пешравӣ дар ин хитта (сарзамин, мамлакат) ва бисёре аз хусусиятҳои фитрии Абубакр (р), ки зикри онҳо дар ин муҳтасар намеғунҷад, ошкоро аз азамати Абубакр (р) ҳикоят менамояд. Ҷунон азамате, ки ба нудрат дар ҳар чанд асре як бор дар марде аз бузургони ҷаҳон таҷаллӣ мекунад то пой пеш ниҳода, миллатеро ба сӯи хушбаҳтӣ пеш бурда, сарбаланд намояд ва дардҳои иҷтимоии онҳоро шифо бахшад ва орзую ҳавасҳояшонро бароварда созад, ё умматеро, ки дар маърази фитна ва ошӯби дохили қарор гирифта бошанд, онҳоро моҳирона ба осонӣ ва бо таъииди (мадад, ёрӣ) Худованд ҷалла ҷалолуҳу начот дихад ва ба сарманзили саодат бирасонад.

Ба ростӣ Абубакр (р) пас аз Расулу-л-лоҳ (с) яке аз ҳамин мардони бузурги таърихии ҷаҳони башарият мебошад.

Вафоти Абубакр (р)

Модарамон Оиша (р) мегӯяд:

-Бемории Абубакр (р) рӯзи душанбе ҳафтуми чимодию-л-охири соли 13-уми ҳичрӣ шурӯъ шуд. Ӯ дар он рӯз, ки ҳаво хеле сард буд, ҳамом кард ва таб гирифт. Понздаҳ рӯз дар хона бистарӣ шуд ва натавонист ба масҷид биравад. Баъд аз ғуруби ҳуршед рӯзи сешанбе бистудуввуми чимодию-л-охир мувоғиқ бо (22-юми августи соли 632 мелодӣ) вафот ёфт. Ӯ монанди Расулу-л-лоҳ (с) 63 сол умр дид.

Аҳли Мадина бо шунидани ҳабари вафоташ ба андӯҳи саҳт фурӯҳ рафта, гирён гардиданд. Ҳамин ки ҳабари вафоташ ба ҳазрати Алӣ (к.в.) расид, фавран ба хонаи Абубакр (р) шитофт ва фармуд:

-Ҳамоно мо маҳлукӣ Ҳудоем ва ба сӯйи ўбоз мегардем, акнун хилофате, ки пас аз нубуват ба вучӯд омад, мунқатеъ шуд. Абубакр (р) ҳангоме, ки мусалмон шуд сивуҳафт сол дошт ва пас аз он бистушаш сол дар ислом басар бурд, муддати хилофаташ ду солу се моҳ ва ду рӯз буд.

Дар ҳамон шаби вафоташ тибқи васияти ҳуди Абубакр (р), ҳамсарав Асмо бинти Умайс бо қўмаки писарааш Абдураҳмон ўро ғусл дод ва сипас ўро пас аз такфин бар рӯи сарири (тахти хоб) маҳсуси уму-л-муъминин Оиша, ки Расулу-л-лоҳ (с) дар ҳаёти ҳуд дар ҳуҷраи Оиша рӯи он меҳобида, қарор доданд.

Ҳазрати Умар (р) имоми ҷамоат шуд ва намози ҷаноза бар ў хонд. Пас аз он Умар (р), Талҳа (р), Усмон ибни Аффон (р) ва Абдураҳмон писари Абубакр (р) дар қабраш,

ки тибқи васияташ дар ҳучраи модарамон Оиша дар ҳамсоятии зариҳи (қабр) Расулу-л-лоҳ (с) канда буданд дохил шуданд ва ўро ба тавре, ки сараш баробар бо дўши мубораки он ҳазрат қарор гирад, дағнি карданд.

Охирин каломе, ки Абубакр (р) дар ҳини назъ ба забон овард ин чумла буд: «*Парвадигорам! маро ба мусалмонӣ аз дунё бигир ва маро ба бандагони дурусткорат бипайванд*».

Васияти Абубакр (р):

Аз Табаронӣ ва ғайра ривоят шуда, ки Абубакр (р) дар бемории маргаш ба духтараш Оиша, фармуд:

- Эй Оиша, мо умури мусалмононро ба даст гирифтем. Ҳеч гуна пуле, на диноре (тилло) ва на дирҳаме (нукра) аз байтулмоли онҳо ба унвони ҳуқуқ (маош) нагирифтем. Он чи бардоштем таоми ноҷизе буд ба андозаи рафъи гуруснагӣ, либосе буд барои пӯшидани бадан акнун аз моли мусалмонон назди мо ҷуз ин ғуломи ҳабашӣ ва ин шутур ва ин қатифа (чомаи пашмин, ки пас аз ғусл баданро бо он пок қунанд), ки онро мепӯшидам чизи дигаре намонда аст. Ҷун дар замоне, ки аз онҳо истифода мекардам ҳалифа будам, ҳақ доштам аз онҳо истифода қунам. Ҳамин ки мурдам, ҳамаи онҳоро ба Умар ибни Хаттоб(р) бозгардон. Ҳамин ки Абубакр (р) вафот ёфт, Оиша ин ашёро назди Умар (р) фиристод. Умар (р) гириякунон гуфт:

- Ҳудо туро раҳмат фармояд эй Абубакр! Касеро ки пас аз ту бошад (яъне ҳалифа шавад) ба мушкилий андохтӣ. Зеро ў ҳам бояд монанди ту зӯҳд ва тақво дошта бошад. Инчунин зӯҳду тақвое сахту мушкил аст.

Охирин сухани мо дар бораи шахсият ва азамати ҳазрати Абубакр (р)

Чунонки фаҳмидем ҳазрати Абубакр (р) марди амал буд на марди сухан. Ў дар муддати кўтоҳи хилофаташ, ки беш аз ду солу чанд моҳ набуд, шўришиёни фитнаангези дохилиро саркўб намуд ва онҳоро ба зери фармони худ кашид ва сар то сари нимҷазираи арабро аз оташи фитна ва фасоде, ки аз ҳар сў забона мекашид ва ҳукумату дини исломро саҳт дар рӯ ба рўйи хатар андохта буд, начот дод ва амният ва оромиро барқарор намуд, пас аз он низ ором нанишаст, балки фатҳи хоки Ироқу Шомро, ки аввалий таҳти истисмори Форс ва дуввуми мустамликаи Руми шарқӣ (Бизонс) буд, оғоз кард. Бар қисмате аз Ироқ тасаллут ёфт ва дар хоки Шом пешрафт ва он чиро, ки фатҳ намуд, ба қаламрави давлати исломи зам кард. Бо анҷоми ин кори муҳимми низомӣ, роҳро барои фатҳи хоки Форс ва тасаллут бар бақияи сарзамини Шом барои нашри таълими ислом ва ҷорӣ кардани адолати ислом ҳамвор соҳт. Бо муваффақият дар ин корҳои бисёр муҳим, ки ҳар кас аз ўҳдаи он бар намеомад, ба хубӣ баромад. Рисолате, ки ба ўҳда гирифт, ба дурустӣ ва амонати комил адо намуд. Он гоҳ бо васияте, ки мазмуни он нақл шуд ва ҳикоят аз мизони зуҳд ва тақвои ў менамояд ба сўи парвардигори бузургаш, ки ўро дар анҷоми ин вазифа ва ин рисолат нусрат ва тавфиқ дод шитофт ва имтиидод ва итмоми футухотеро, ки оғоз карда буд ба ўҳдаи Умар ибни Хаттоб (р) халифаи дуввум супурд.

Футухоти густурда ва сареъи Умар ибни Хаттоб (р), ки дар замони хилофаташ анҷом дод, гарчи то ҳадди зиёде дар асари қудрат ва шавкати фитрӣ ва ношӣ аз тадбир ва басирати бемонанди худаш буд, vale ба ҷуръат метавон гуфт, ки зодай футухоти музafferonaи Абубакри Сиддик (р) буд, ки асоси маҳками онро пайрезӣ кард. То дами марғ фармондехони лашкараш ба суръат ва бидуни вақфа дар

хоки душман рахна карда пеш мерафтанд. Раҳмати Ҳудо бод бар ту, эй Абубакр (р).

Зиндагонии Форуқи аъзам -ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб(р)

Халифаи дуввуми Расулу-л-лоҳ (с) ба иттифоқи таъриҳҳои худӣ ва бегона ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб(р) буд.

Умар (р) аз қабилаи Қурайш ва аз хонаводаи Асила ибни Адии буд, силсилаи насабаш ба Каъба ибни Луай бобои ҳафтуми Расулу-л-лоҳ (с), ки бобои нуҳуми Умар (р) буд, ба Расулу-л-лоҳ (с) мерасад.

Номи падараи Ҳаттоб ва номи модараи Ҳантама бинти Ҳишом аз хонаводаи бани Махзуми Қурайш буд. Кунияаш (Абуҳаф) ва лақабаш (Форук) буд.

Умар (р) аз овони чавонӣ монанди бақияи афроди хонаводаи сарватмандаш ба тиҷорат машғул буд. Барои анҷоми умури тиҷории худ ҷандин бор ба Ироқ ва Шом (Сурия) ва то шаҳри Қудс дар хоки Фаластин, ки дар он замон Илиё ном дошт, сафар кард.

Табъан ин мусофирандҳо, ки ба хориҷи кишвараш буд, он ҷо, ки таҳти ҳукумати Эрон ва он ҷо ки таҳти истеъмори Рум буд ва тамаддуни ин ду давлати мутамаддин бар он навоҳи густурда шуда буд дар ақл ва фаросати Умар (р) ва дар тарзи тафаккур ва муошираташ бо мардум асар гузошта буд ва аз ин тариқ ҳусни басират ва тадбирае пайдо карда буд, ки умуми мардум, шефтаи ахлоқ ва маҷзуви шаҳсияташ шуда буданд.

Насаби Умар ибни Ҳаттоб(р)

Ҳазрати Умар (р) аз хонаводаи афроди Қурайш буда, дар муҳити зиндагонии ашрофи он рӯзгор бузург шуд. Аз

ин хотир аз ҳайси балаңманишті ви карамати нағс, ки ҳикоят аз бузургвории инсон менамояд ви дар фасоҳат, балогат ви расоии қалом, ки ҳар шунавандаеро таҳти таъсир қарор медиҳад ви маҳсусан дар сароҳати лаҳча нисбат ба изҳори ҳақоиқ ви тарафдорй аз ҳақ, намунаи комили абнои замони худ буд, аз ин рӯ назди аҳли Макка ви сокинони хориҷи Макка эҳтиром ви азамати хосе дошт, то он ҷо, ки бисёр вақтҳо дар воқеъаҳои муҳиме, ки рух медод ўро барои ҳукм кардан ҳакам бармегузиданд ви назаре, ки медод қабул мекарданд ви ба қазовате, ки мекард таслим мешуданд, зоро барои ҳама каси ботачриба событ шуда буд, ки ў ҳам доно аст ви ҳам ҷуз ҳақиқат намечўяд ви ҷуз ҳақ намегўяд.

Умед ви дуоъи паёмбари Ҳудо(с) барои мусалмон шудани Умар (р)

Бинобар ин, чун ҳазрати Умар (р) инчунин шахсе буд, набояд таъчувб кард, ки чаро Расулу-л-лоҳ (с) умед дошт ў мусалмон шавад, зоро касе, ки дар замони ҷоҳилияташ инсони комил ви тарафдори ҳақ бошад фосилае намонда, то ба дини ҳақ бирасад ви чун Умар (р) ончунон шахсияте дошт, ҷои таъаҷҷуб намемонад, ки чаро Расулу-л-лоҳ (с) орзу мефармуд, ки ў мусалмон шавад, зоро исломи чунин шахсе дар пешрафти дини ислом ви дар тақвияти мусалмонон таъсири босазо дорад ви чунон, ки баъдан меҳонем, ҳоҳем фаҳмид, ки амалан чи таъсири мусбате гузошт.

Пас шоиста буд, ки Расулу-л-лоҳ (с) барои тавфиқ ви исломи ҳазрати Умар (р) ба даргоҳи муқаддаси бузургвори ҷалла ви ало дуо қунад ви бифармояд: «Ҳудоё дини исломро бо мусалмон шудани ҳар қадом аз ин ду марде, ки назди ту

маҳбубтар бошад, Умар ибни Хаттоб(р) ё Амр ибни Ҳишом, тақвият биғармө».

Дуои Расулу-л-лоҳ (с) дар бораи Умар ибни Хаттоб(р) мавриди истиҷобати Парвардигори олам қарор гирифт ва чунон, ки акнун бо зикри муқаддимае баён мешавад, ба дини ислом мушарраф гардид, афроди хонаводаҳои ашроф ҳамеша ва маҳсусан дар замони гузашта хеле пойбанди суннатҳои меросии худ буда ва ҳастанд. Ҳусусан нисбат ба ақоид ва дини меросии худ, ҳар дине, ки дошта бошанд хеле мутаассибанд ва натанҳо ҳозир намешаванд, мароми мухолиф бо ақида ва мароми мағрурони худро, ки бо он бузург шудаанд ба осонӣ бипазиранд, балки ҳатто ба худ иҷоза намедиҳанд, ки ба он гӯш диханд, то бишуваванд чи мегӯяд ва чи меҳоҳад. То он ҷо, ки қудрат доранд мекӯшанд, то мароми мухолифашон ҷон нагирад. Чунон ки Қуръон тибқи ояти 26 сурай Фуссилат қавли чунин касонеро ҳикоят карда мефармояд:

Сухани Худо:

**Кофирон ба яқдигар гуфтанд гӯш наҷиҳед ба ин
Қуръон, то нашувавед чи мегӯяд.**

(Сураи Фуссилат ояи, 26.)

Душмании Умар бо ислом ва мусалмонон

Ҳазрати Умар ибни Хаттоб(р) чунон ки гуфтем аз хонаводай ашрофи замони худ буд ва ба ҳукми ҳамин қоидай куллӣ, ки баён шуд ба дини меросии худ шадидан дил баста буд. Аз ҳамон замоне, ки дини ислом ошкор гардид ва ошкоро таблиғ шуд, бар зидди он қиём кард ва аслан ҳозир нашуд ба моҳияти он таваҷҷӯҳ кунад ё ба таблиғ ва даъватҳояш гӯш фаро дихад, то аз ҳақиқати он огоҳ шавад.

Бадеҳӣ аст, ки инсон вақте метавонад ақида ва маромеро писанд намояд ва бипазирад, ки ба ҳақиқаташ пай бибараад ва бидонад чи мегӯяд, чи меҳоҳад ва чи нафъе дорад. Ҳамин ки ба хубии он пай бурд ва фаҳмида, ки ҳақ аст, онгоҳ агар пардаи таассуб ва лаҷоҷат пеши чашми басираташро нигарад ва қасдан қуфли бадтинатӣ бар даричаи қалби худ назанад, ҳатман, на танҳо онро қабул мекунад, балки аз тарафдорони ҷиддии он ҳоҳад шуд. Қиссаи ҳазрати Умар(р) бо дини ислом чунин буд, яъне модоме, ки аз тарафи таассуб нисбат ба дини меросии худ, ҳозир набуд камтарин таваҷҷӯҳе ба дини ислом намояд ё ба даъват ва таблиғи мусалмонон гӯш диҳад, душмани ислом ва мусалмонон буд ва ҳамин ки дар хонаи ҳоҳараш Фотима бинти Ҳаттоб варақе аз Қуръон ба даст гирифт ва ба диққат ҳонд ва фаҳмида, ки ҳақ аст бедиранг писандид ва фавран исломро пазируфт.

Достони таърихии мусалмон шудани Умар ибни Ҳаттоб(р)

Инак достони таърихии исломашро аз таърихи ибни Ҳишом мешунавем, ки мегӯяд:

-Рӯзе ҳазрати Умар (р) шамшерашро ба дӯш мегирад, аз хона хориҷ мешавад ва ба роҳ меафтад, то Расулуллоҳ (с)-ро ҳар ҷо биёбад ба қатл бирасонад. Дар байни роҳ бо яке аз ақвомаш ба номи Нуайм ибни Абдуллоҳ рӯ ба рӯ мешавад. Гӯё Нуайм ӯро ошуфта ва ғайри оддӣ мебинад, аз ин сабаб мепурсад: Ба кучо меравӣ? Мегӯяд:

- Меравам, то ин касро, ки аз дини Қурайш баргашта ба Ҳудоҳояшон носазо мегӯяд ва дини ҷадиде бино карда аст пайдо қунам ва ба қатл бирасонам. Нуайм мегӯяд:

- Ба Ҳудо қасам, ки худро фиреб медиҳӣ ва фиреби фикри хоми худро меҳӯрӣ, агар даст ба ин кори ҳатарнок

ба бизанй фарзандони Абдуманоф (яъне бани Ҳошим) туро ҳам бар рӯи замин намегузоранд? Гузашта аз ин оё беҳтар нест, ки фикри хешу қавмат бошӣ, ки пайрави ҳамин кас шудаанд, ки мегӯй?

Умар (р) тааҷҷуб карда, мепурсад:

- Кадом хешу қавм? Нуайм мегӯяд:

- Ҳоҳарат Фотима ва шавҳара什 Саъид ибни Зайд (писари амакат) ҳар ду мусалмон ва пайрави Муҳаммад (с) шудаанд.

Ин хабар барои Умар (р) ғайри мунтазира буд. Ўҳаргиз бовар намекард, ки касе аз хешони наздикаш монанди Фотима бинти Хаттоб бо писари амуяш Саъид шавҳари Фотима мусалмон шаванд, акнун ба гӯши худ аз касе мешунавад, ки гумон намекунад, ки дурӯғ бигӯяд. Дар чунин вазъияте оё беҳтар нест аз қатли Муҳаммад (с) даст бардорад ва ба хонаи ҳоҳара什 бишитобад, то қабл аз ҳар коре ба ҳисоби ҳоҳар ва писари амуяш бирасад?

Умар (р) бедаранг роҳи худро тағиیر медиҳад ва ба тарафи хонаи ҳоҳара什 мешитобад. Ҳамин ки ба он ҷо мерасад, садои хондани чизе ба гӯшаш мерасад, vale қабл аз ин ки ба онҳо наздик шавад, ҳоҳара什 эҳсос мекунад касе меояд, аз ин хотири Ҳаббоб ибни Аратро, ки барои онҳо Қуръон меҳонд бо варақаи Қуръони дар дасташ буда, дар ҷое аз хона пинҳон мекунад.

Умар (р) наздик мешавад ва аз ҳоҳара什 мепурсад, ки ин чи буд ки шунидам хонда мешуд? Ҳоҳара什 мегӯяд:

-Чизе хонда нашуда, ки бишунавӣ, vale Умар (р) ба гӯши худ шунида буд, магар мешавад тардид кунад? Албата не. Аз шунидани ин ҷавоб Умар (р) фаҳмида, ки он чи Нуайм гуфта буд саҳех буда ва ҳар ду мусалмон шудаанд, vale аз ў мепӯшанд, аз ин рӯ мегӯяд:

-Бале, худам шунидам, ки меҳондед, ба Ҳудо қасам, ҳабар ёфтаам ва акнун худам фаҳмидам, ки шумо тобеи Мұхаммад (с) шудаед ва динашро пазишуғтаед. Онгоҳ бедаранг ба домодаш Саъид ҳамла мекунад. Фотима ба тарафдории шавҳараш бармехезад ва ба дифоъ мепардозад. Умар (р) хашмгин мегардад ва зарбати сахте бар рухсори хоҳараш мезанад, ки хунолуд мешавад.

Дар ин ҳангоми ҳасос, ки Фотима мебинад бародара什 ҳамият ва таассуби динии ботили худро дорад бо худ мегүяд, оё равост, ки ўтаассуби динии ботили худро дошта бошад ва мо таассуби динии ҳақ, надошта ва онро пинҳон кунем, то кай? Пас ў ва Саъид яқзабон шуда мегүянд:

-Бале мо мусалмон шудаем. Ба Ҳудо ва расулаш имон овардаем. Ҳар чи метавонй фурӯ магзор, худро таслими амри худои воҳиди худ кардаем.

Умар (р), ки ҷашмаш ба рухсори хоҳараш меафтад ва мебинад хунолуд шуда аст аз кори худ пушаймон мешавад. Зеро ба ҳар ҷиҳат ў хоҳараш мебошад, ки акнун ба ҷои он ки ўро навозиш қунад, маҷруҳаш карда аст, отифа ва виҷданаш ўро сарзаниш мекунад. Ин ҷо аст, ки аз кардаи худ пушаймон мешавад. Пас дар ҳамон ҷое, ки истода аст ва ин афкор аз хотираш мегузаранд бар замин менишинад ва бо худ мегүяд: - Ин ҳамон Фотима хоҳари ман аст, ки ҷанде қабл монанди ман дилбохтаи дини Қурайш ва чун табъян занон беш аз мардон дил ба дини худ мебанданд, ў ба дини худ дилбохтатар аз ман буд. Пас чи шуда ва чи сирре дар байн аст, ки онро тарк намуда, ба дини ҷадид (нав) рўй оварда ва то он ҷо пойдор аст, ки ҳар гуна осеберо таҳаммул мекунад ва ҳозир нест даст аз он бикашад. Яқинан сирре дар ин кор ҳаст. Бе шак ҳақиқате дар миён аст, ки ман намедонам, оё беҳтар нест, ки онро бидонам? Ин афкор ба таври табии дар ин соат дар қалби тоҳири

Умар (р) хутур мекунад, аз ин рў бо мухолифат аз хоҳараш меҳоҳад то он чиро ки меҳонданд, ба ўдиҳад, то бихонад ва бидонад он чиро Муҳаммад(с) оварда ва таълим медиҳад чист.

Хоҳараш мегўяд:

-Метарсам ба мо пас надиҳӣ. Умар (р) қасам ёд мекунад, ки ҳамин ки онро бихонад пас бидиҳад. Фотима ба хубӣ дар мёёбад, ки бародараш дигаргун шуда аст ва осори ҳидоят ва тавфиқ дар вучудаш таҷаллӣ карда аст. Умед аст дини ҳақро бипазираდ, аз ин хотир он варак аз Қуръони каримро, ки авалҳои сурай Тоҳоро дошт, ба ўмедиҳад ва Умар (р) онро бо адаб аз дасти хоҳараш гирифта меҳонад ва мегўяд:

-Чӣ нек аст ин қалом? Ва чӣ гиромӣ аст ин баён? Ҳаббоб ибни Арат ҳамон касе, ки қабл аз вуруди Умар (р), барои Фотима ва шавҳараш Қуръон меҳонд, бо шунидани ин сухани умебахш фавран аз маҳфигоҳи худ хориҷ мешавад. Ба назди Умар (р) мешитобад ва мегўяд:

-Эй Умар! Ба Ҳудо қасам, умед дорам, ки Ҳудованд туро ба иҷобати дуои паёмбараш интихоб намуда бошад, чунки дирӯз шунидам, ки мефармуд:

-Ҳудоё! Дини исломро бо мусалмон шудани ҳар қадом аз ин ду марде, ки назди ту маҳбуттар бошад, Умар ибни Ҳаттоб(р) ё Абулҳакам Амр ибни Ҳишом тақвият бифармо. Ҳудоро... Ҳудоро....

Умар мегўяд: Маро роҳнамоӣ кунед, то ба назди Расулу-л-лоҳ (с) биравам. Он ҳазрат дар ин ҳангом бо иддае аз асҳобаш дар хонаи Ибни Арқам наздики кӯҳи Сафо, ки маҳалли иҷтимооти мусалмонони аввалин буд, басар мебурд.

Умар ба роҳнамоии онҳо ба он ҷо мешитобад ва дар мезанад. Ба Расулу-л-лоҳ (с) иттилоъ медиҳанд, ки Умар (р)

шамшерашро ба душ овехта, пушти дар истода, меҳоҳад дарояд. Ҳамза (р) амаки Расулу-л-лоҳ (с) ин шамзерзани машҳури бани Ҳошим арз меқунад:

-Ё Расулу-л-лоҳ (с)! Ичоза бифармоед биёяд. Агар қасди хубӣ дорад ба ёриаш мешитобем ва ҳар гоҳ иродай бадӣ дар дил дошт, ўро бо шамшери худаш хоҳам қушт. Ҳазрати расул(с) ичоза мефармояд, то биёяд.

Ҳамин ки Умар (р) ба хона ворид мегардад фавран ба назди ҳазрати Расул (с) мешитобад ва арз меқунад:

-Гувоҳи медиҳам, ки ту расули Ҳудой, омадаам ба наздат, то ба Ҳудо ва ба он чӣ аз назди Ҳудо ба ту расидааст имон биёварам.

Расулу-л-лоҳ (с) ва мусалмонон, ки дар хона буданд аз хурсандӣ ва хушҳолӣ ба ҳадде бо садои баланд тақбир мегӯянд, (яъне Аллоҳу акбар мегӯянд), ки садояшон ба гӯши он даста аз мардуми Макка, ки наздики хона буданд мерасад.

Чунон ки мебинем ҳазрати Умар (р) то даме, ки намедонист Қуръон чист ва чи мегӯяд, ба ҳадде нисбат ба дини меросии худ таассуб дошт, ки ҳатто бовар намекард, ки эҳтимол дорад ҳақ бошад, вале ҳамин ки варақаи Қуръонро аз дasti хоҳараш гирифт ва хонд ва ба ҳақиқат ва ҳаққонияти он пай бурд, маҷзуби он гашт ва фавран аз дини меросии худ, ки пай бурд ботил аст, безор гашт ва аз он даст кашид ва дини исломро писандид ва пазируфт. Пас аз он бо ҳамон гармӣ ва таассубе, ки нисбат ба дини ботили худ дошт, дар эълони эмонаш ва дар иттилоъ ва тақвияти дини ҳақ кушид ва на танҳо раво надид, ки дини ҳаққи худро аз душман бипӯшад, балки нагузошт Расулу-л-лоҳ (с) ва мусалмонон воҷиботи дини худро монанди гузашта ба таври пинҳонӣ ва дар хонаи дарbasta анҷом диханд ва чунон ки акнун шарҳ медиҳем, онҳоро барои анҷоми

ибодат аз хона хориҷ ва ба масҷидул Ҳарам яъне Макка ворид намуд, то сафҳаи ҷадид ва умебахаш дар таърихи ислом барои ҳамеша ва то абад боз намояд.

Умар (р) мусалмон шудани худро ошкор месозад.

Ҳазрати Умар (р) дар соли панҷум ё шашуми зуҳури ислом (тибқи шарҳи фавқ) ба дини ислом мушараф гардида. Ҷун иддаи мӯъминон дар он ҳангом аз ҷиҳил нафар мард ва ёздаҳ нафар зан ҷамъан панҷоҳу як нафар беш набуд, ҷуръат надоштанд дар Масҷидулҳаром ошкор ибодат кунанд, vale Умар (р) касе набуд, ки дини худро аз касе бипӯшад ё аз касе битарсад ва ибодати худро пинҳонӣ анҷом дихад. Аз ин рӯ ҳамин ки мусалмон гардида, арз кард:

-Ё Расулу-л-лоҳ (с)! Чаро дини худро пинҳон мекунем ва ҳол он ки мо барҳақем? Расулу-л-лоҳ (с) мефармояд:

-Шумораи мо кам аст эй Умар (р) (яъне ҷун иддаи мусалмонон андак аст ва наметавонанд аз худ дифоъ намоянд, салоҳ дар ин аст, ки воҷиботи дини худро маҳфиёна анҷом дихем).

Умар (р) арз мекунад:

-Ё Расулу-л-лоҳ (с)! Қасам ба он касе, ки туро ба ҳақ фиристод, ҳар маҷлисе, ки қаблан дар айёми куфрам дар он ҷо нишастаам, ҳатман ба он ҷо равам, то бо имон бинишинам ва имонамро барои мардум ошкор созам-сипас аз ҷой барҳоста ба Масҷидулҳаром дохил мешавад ва исломашро ошкор медорад ва пас аз он Каъбаро тавоф намуда, назди ҳар як аз гурӯҳҳо ва ҷамооте, ки дар Масҷидулҳаром гирди ҳам нишаста буданд менишинад ва дини худро барои онҳо эълон менамояд ва он тоҳ назди Расулу-л-лоҳ (с) боз мегардад ва арз мекунад:

-Падар ва модарам фидоят, ё Расулу-л-лоҳ (с)! Акнун чӣ ҷизе туро боз медорад, ки ибодатро ошкоро анҷом бидиҳӣ,

ба Худо қасам ҳар маҷлисе, ки қаблан дар ҳоли қуфр дар он нишаста будам, ба он ҷо рафта исломи худро барои аҳли маҷлис изҳор ва ошкор соҳтам, бидуни он, ки аз касе бимнок бошам.

Бо мусалмон шудани Умар (р), ислом ошкор мешавад.

Аз ин рӯ Расулу-л-лоҳ (с) байни ду саф аз мусалмонон қарор мегирад. Дар пеши саф дар ҷониби росташ ҳазрати Умар (р) ва дар пеши саф дар ҷониби чапаш ҳазрати Ҳамза ибни Абдулмутталиб буд. Ин гуна ба тарафи Масцидулҳаром ҳаракат менамоянд ва Байту-л-лоҳро дар пеши ҷашми мушрикон тавоғ мекунанд. Пас аз он рӯ ба Каъба истода намози зуҳр меконанд. Мушрикон аз ҳайбати Умар (р), марди азими бани Адии ва аз шавкати Ҳамза - шуҷоъи бузурги бани Ҳошим ҷуръат накарданд монеи тавофашон шаванд ё пеши намозашонро бигираанд ё ҳадди ақал эътиroz намоянд.

Инчо буд, ки ҳазрати Умар (р) ин қалимаи таърихии худро бо садои расо бар забон овард ва гуфт:

-Пас аз имрӯз дигар ҳаргиз Ҳудоро пинҳон намепарастем.

Оре, мусалмонон пас аз ин, ҷуръат пайдо карда, ба тавофи Байту-л-лоҳ мепардохтанд, ва рӯ ба рӯи Каъба истода намоз меконданд, гарчи мавриди истехзо ва тамасхури мушрикон қарор мегирифтанд ва чи басо ки аз онҳо азият ва озор медиданд, vale ба ҳар ҳол даст намекашиданд ва ибодати худро дар Масцидулҳаром ошкор анҷом медоданд ва ба динашон дар асари ислом ва иқдоми бобаракати Умар (р) сафҳаи ҷадид ва муҳиме дар таърихи ислом барои мусалмонон кушода шуд.

Мусалмонон мұваффақ шуданд ошкор изҳори вучуд намоянд.

Таъсири мусалмон шудани Умар (р) бар таърихи ислом.

Аз ин чиҳат аст, ки Абдуллоҳ ибни Масъуд чунон, ки Бухорӣ ривоят карда, мегӯяд:

-Аз рӯзе, ки Умар (р) мусалмон шуд, барои ҳамеша тавоно шудем. Исломаш барои мо фатҳ ва қушииш буд.

Ҳамчунин Ибни Саъд ва Табаронӣ аз Абдуллоҳ ибни Маъсүд ривоят кардаанд, ки мегӯяд (исломи Умар (р) барои мусалмонон фатҳ, ҳичраташ пирӯзӣ ва хилофаташ раҳмати илоҳӣ буд, ёд дорам, ки наметавонистем рӯй ба Каъба истода намоз гузорем, то он ки Умар (р) мусалмон шуд. Ҳамин, ки ў мусалмон шуд, исломашро ошкор соҳт ва мардумро ошкоро ба дини ислом даъват намуд. Мо гурӯҳ-турӯҳ дар ҷонибҳо ва атрофи Каъба менишастем ва Каъбаро тавоф мекардем ва бо ҳар касе, ки бо мо бо ҳушунат рафтор мекард ба муқобила мепардохтем, ҳақи ҳудро аз ў боз меситондем).

Оё боре фикр кардаед, ки ин ибодат ва шиори динӣ, ки дар масцидҳои мусалмонон ҳатто дар мамолики масехӣ ва дар панҷ қораи дунё ошкор анҷом мегирад ва ин аzon ва тиловати Қуръони карим, ки аз манораҳои масоҷид аз баландгуҳо дар фазо танин меандозад ё ба василаи родю ва тиливизион пахш мешавад, маншай аслии ҳамаи инҳо ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб(р) аст?

Магар ў набуд, ки асоси онҳоро ҳамон рӯзе гузошт, ки дар маҳзари Расулу-л-лоҳ (с) арз кард, то ба Масцидулҳаром омада, ибодаташро ошкор анҷом дихад? Магар ў набуд, ки пеши сафи тарафи рости ҳазрати Расул

(с) қарор гирифт ва мусалмононро ба Масцидулҳаром бурда, то бо ҳам намоз бихонаңд ва Байтулоҳро дар пеши чашми душманони ислом тавоф намоянð ва Қуръонро ошкоро тиловат намоянð ва ба гӯши мардум бирасонанд?

Пас чи қадар ҳақиқат дорад ва чи қадар ҳақ аст, ки Фирдавсӣ шоири шаҳири форсӯ тоҷик, ки дар «Шоҳнома»-аш дар шаъни Умар (р) меѓӯяд:

Умар (р) кард исломро ошкор,
Биорост гетӣ чу боғи баҳор.

Муқоисаи мусалмон шудани Абубакр (р) ва Умар (р)

Дар таърихи Абубакр (р) хондаем, ки ў ҳангоме мусалмон шуд, ки дини ислом нав зуҳур ва ба афроди хонадони Расулу-л-лоҳ (с) ва дар муҳити чаҳор девори хонаи он ҳазрат мунҳасир буд ва ҳамин, ки ў мусалмон шуд, дини ислом дар асари таблиғи муассири ў ба хориҷи хонаи нубувват роҳ ёфта ва шурӯъ ба интишор намуд.

Акунун дар ин ҷо мебинем ки ибодат ва воҷиботи дини ислом, ки қабл аз исломи Умар (р) дар хонаи ибни Арқам махфиёна анҷом мешуданд, дар асари баракати исломи Умар (р) ва эҳтимоми ў, аз хонаи ибни Арқам хориҷ гардид ва ба Масцидулҳаром роҳ ёфт ва пас аз он, то қунун ва то абад на танҳо дар Масцидулҳаром, балки дар тамоми нуқоти ҷаҳон ошкоро анҷом гирифта ва ҳоҳад гирифт.

Пас ҳазрати Абубакр (р) асли дини исломро аз ҳисори хонаи Расулу-л-лоҳ (с) ба хориҷ қашид ва ҳазрати Умар (р) ибодат ва воҷиботи дини исломро аз ҷордевори хонаи ибни Арқам хориҷ намуда, ба Масцидулҳаром расонид, то барои ҳамеша ва дар ҳама ҷо ошкор гардад.

Ҳичрати Умар ибни Хаттоб(р)

Умар (р) на танҳо ислом ва ибодаташро аз касе пинҳон надошт, балки ҳичраташро аз душманон напӯшид, дар он ҳангом, ки Расулу-л-лоҳ (с) ба мусалмонон дастур фармуд ба Мадина ҳичрат намоянд, Қурайш бимнок шуда намегузоштанд мусалмонон ба он ҷо равад, зеро иддаи зиёде аз аҳли Мадина мусалмон шуда буданд ва дини ислом дар он ҷо ба суръат пеш мерафт. Онҳо метарсиданд, ки бо рафтани мусалмонони Макка ба он ҷо шумораи онҳо хеле зиёд гардад ва қудрате ба даст оваранд, ки дар оянда барои Қурайш хеле хатарнок бошад аз ин ҷиҳат буд, ки аз ҳичрати онҳо ҷилавгирий мекарданд. Мусалмонон ночор буданд шабҳангом махфиёна аз Макка хориҷ шаванд ва роҳи Мадинаро пеш гиранд.

Вале Умар (р) бар ҳуд написандид махфиёна ҳичрат намояд, ҳамин ки тасмим гирифт ба Мадина равад, дар хона силоҳ пӯшид ва ба Масцидулҳаром рафт, Байту-л-лоҳро тавоғ намуд ва намоз хонд. Онгоҳ ба мушрикон, ки гурӯҳ - гурӯҳ дар атрофи Каъба нишаста буданд, гузар кард ва гуфт:

-Зишт ва қабех бод ин суратҳо ва равияҳое, ки мебинам. Ман ҳам акнун ҳичрат мекунам ва назди бародаронам ба Мадина меравам, ҳар касе меҳоҳад фарзандонаш ятим, ҳамсарааш бева ва падар ва модарааш дар азояш бинишинанд, пас дар роҳ бо ман рӯ ба рӯ шавад. Ҳеч кас чуръат накард ўро аз рафтан боз дорад ё дар роҳ таъқибаш намояд. Бидуни ҳеч гуна пешомаде ба саломат ба Мадина расид ва фавран ба назди Расулу-л-лоҳ (с) шитофт.

Оё Умар (р) ошкор ҳичрат намуд?

Ин ривоят нисбат ба ҳичрати ҳазрати Умар (р) гарчи машхур шуда, vale Ибни Ҳишом ва ибни Саъд ва Табарӣ онро қабул надоранд, мегӯянд:

-Ҳазрати Умар (р) ҳам тибқи дастури ҳазрати Расул (с), ки фармуда буд мусалмонон махфиёна ҳичрат кунанд, монанди дигар мусалмонон махфиёна ҳичрат кард. Ин матлабро аз худи Умар (р) мешунавем, ки мегӯяд (ман ва Аёш ибни Рабиа ва Ҳишом ибни Ос бо ҳам музокира кардем, ки дар вақти муайян дар чое бо ҳам мулоқот намоем ва аз он ҷо пинҳонӣ бо ҳам ҳичрат кунем). Қарор гузоштем, ки агар як нафар аз се нафари мо ба ҳар иллате муваффак нашуд ба ваъдагоҳ бирасад, ду нафари дигар метавонанд бо ҳам ҳаракат кунанд, ман ва Аёш ибни Рабиа дар ҳамон вақти муайян ба ваъдагоҳ расидем, vale Ҳишом натавонист биёяд, аз ин рӯ мо ду нафар бо ҳам ҳичрат кардем.

Доктор Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал дар китоби худ ба номи хаёти Умар (р) низ ин ривоятро бар ривояти аввал тарҷех дода мегӯяд:

- Чун Расулу-л-лоҳ (с) фармуда буд мусалмонон махфиёна ҳичрат кунанд Умар (р) касе набуд, ки аз низом ва дастуре, ки Расулу-л-лоҳ (с) муқаррар фармуда буд саркашӣ намояд, гарчи ў дар тӯли ҳаёташ ҳаргиз заъф ва тарс надошт ва метавонист бо камоли ҷуръат ошкорро ҳичрат кунад, vale чун марди назм ва инзибот буд, ба худ иҷоза намедод аз дастури соҳиби рисолат сарпечӣ намояд.

Ҳазрати Умар (р) дар канори Паёмбар (с)

Ҳазрати Умар (р) пас аз мушарраф шудан ба дини ислом, ҳамеша дар сухбатҳои Расулу-л-лоҳ (с) буд ва чи

некусухбатхое! То он чо ки құдрат дошт дар нусрати он ҳазрат ва дар тақвияти дини ислом мекүшид. Ҳаёти худро вакғи дифоъ аз дини Ҳудо ва пешрафти Расули Ҳудо (с) намуд.

Ҳазрати Умар (р) дар ғазовот ва ҹангҳои Бадр, Үхуд, Ҳандақ ва Ҳудайбия, ки мунчар ба ақди сулҳ тарки ҹанг байни ҳазрати Расул (с) ва Қурайш гардид, ҳамчунин дар фатхи Макка ва Хайбар ва ғайра ҳамроҳи Расулу-л-лоҳ (с) буд.

Ҳазрати Умар (р) то он чо мавриди боварии Расулу-л-лоҳ (с) буд, ки он ҳазрат дар бисёре аз умури муҳими худ бо ў машварат мефармуд. Чунон ки Табарӣ ривоят мекунад, он ҳазрат дар бораи ў фармуд:

«Умар (р) бо ман аст ва ман бо Умар (р) ва пас аз ман ҳар ҷо, ки Умар (р) бошад ҳақ ҳамроҳи ў аст».

Ҳамчунин Абубакр (р) дар умури муҳими хилофаташ бо Умар (р) машварат ва тибқи роҳнамоии ў амал мекард ва натиҷаи нек мегирифт, зеро ҳар чи ў маслиҳат медод ҷуз хайр ва салоҳ набуд. Гузашта аз ин Абубакр (р) ҳалл ва фасли қазоёи мушкили сиёсии худро ба ў voguzor менамуд. Умар (р) дар ҹангҳои зидди муртадин, ки дар ин китоб ба тафсил гузашт, бозўи рости Абубакр (р) буд.

Ҳазрати Умар (р) ба ҳадде дўст ва муҳиби муҳлиси Расулу-л-лоҳ (с) буд, ки ҳаргоҳ касе андаке ба он ҳазрат беадабй мекард бармеошуфт ва ўро танбех медод ва ҳаргоҳ ин беадабй дар ҳузури он ҳазрат воқеъ мешуд ичоза меҳост, то фарди хатокорро мучозот кунад.

Фазоили ҳазрати Умар (р)

1. Ҳазрати Умар (р) марде буд илҳом ёфта, чунон ки Бухорӣ аз Расулу-л-лоҳ (с) ривоят карда, ки мефармояд:

«Дар умматҳои пеш аз шумо мардуме буданд, ки ба онҳо ҳақоиқ илҳом мешуд, агар дар уммати ман чунин касе бошад, қатъян ў Умар (р) хоҳад буд».

2. Ҳазрати Умар (р) лаёқати паёмбарӣ дошт, чунон ки Тирмизӣ ва Ҳоким ҳар ду аз Расулу-л-лоҳ (с) ривоят кардаанд, ки фармудааст:

«Агар ман хотами анбиё набудам ва баъд аз ман паёмбаре мабъус мешуд он паёмбар, Умар ибни Ҳаттоб буд».

Саъдӣ шоири шаҳири Шерозӣ ба ин ҳадис таваҷҷӯҳ дошта, ки дар васфи Умар (р) мегӯяд:

Дигар Умар, ки лоиқи паёмбарӣ будӣ,
Гар сайиди русул набудӣ хатми анбиё.

3. Ҳазрати Умар (р) тарафдори ҳақ буд, чунон ки Ибни Моча ва Ҳоким ҳар ду аз Расулу-л-лоҳ (с) ривоят караанд, ки фармуда аст:

«Худо ҳақро бар забони Умар қарор дод, то ҳақ бигӯяд».

Дар ривояти дигар омада аст:

«Худо ҳақро бар забон ва дили Умар қарор дод».

Тавозӯъ ва фурӯтании Умар (р)

Ҳазрати Умар (р) ба ҳадде хоксор буд, ки ҳатто дар замони хилофаташ, ки фармонравои императори васеи ислом буд ва фармондехони лашкараш дар ҷабҳаҳои набард пеш мерафтанд ва ҳар рӯз ҳабари хуши тозае аз футухот ба ў мерасид ва ғаноими зиёде аз тилло ва нуқра ва ғайра монанди сел ба Мадина сарозер мешуд ва ҳама таҳти ихтиёраш қарор мегирифт ва бадеҳӣ аст, ки ин умури нишотангез дар рӯҳияи ҳар фармонравое таъсир метузорад ва ўро мағрур ва худҳоҳ мекунад, вале дар рӯҳияи ин шахси азим ва ин фармонравои бузург кучктарин таъсире

нагузошт ва рафтор ва ахлоқашро заррае тағыйир надод. Дар ҳамон айём, ки дар авчи қудрат ва азamat буд, дар ҳини хутбаи чумъа рӯи минбар дар масҷиди Мадина, ҳамон либоси соддаи оддиро, ки ҳозирин мепӯшиданд ў низ мепӯшид ва аз ин лиҳоз ҳеч фарқе аз дигарон надошт.

Ҳазрати Умар (р) дар замони иззати императории худ ҳаргоҳ барои адои ҳаҷчи Байту-л-лоҳ ба Макка мерафт на танҳо боргоҳе ҳамроҳ надошт, ҳатто ҳайма ва ҷодири соддае, ки ҳар мусофири одди дар он айём дошт бо худ намебурд. Ҳар вақт меҳост дар ҷое истироҳат қунад ё пустеро бар шоҳаи дарахте меандоҳт ё меовехт, то зери сояаш истироҳат қунад. Ин матлабро аз Абдуллоҳ ибни Аббос мешунавем, ки мегӯяд:

-Ман ҳамроҳи Умар (р) ҳаҷ кардам, ў дар сафари ҳаҷ на ҳаймае мезад ва на соябоне дошт, пӯсте дар ҷое меовехт ва зери он соя истироҳат мекард.

Ҳазрати Умар (р) дар ҳамон айёми шавкаташ, ки пушти ду императори бузурги ҷаҳонро меларzonд, дида мешуд, ки машке пур аз об ба дӯш гирифта, ба ҷое меравад, иллати ин корро аз ў пурсиданд ҷавоб дод:

- Чун ноҳудогоҳ худамро писандидам, аз хавфи он ки мабодо такаббур бошад, нафси хешро бо ин кор фурӯ нишонданиам. Ин матлаб аз Убайдуллоҳ ибни Умар ибни Ҳафс ривоят шуда, ки мегӯяд:

-Умар ибни Ҳаттоб(р) машки оберо бар дӯшаш гирифта буд, баъзе гуфтанд: Ҷаро чунин мекунӣ? Гуфт:

- Ҳудро писандидам, хостам бо ин кор нафси ҳудро заиф қунам.

Рӯзе, ки қосиди Саъд ибни Абуваққос дар беруни шаҳри Мадина бо ҳазрати Умар (р) мулоқот мекунад ва ҳабари пирӯзии мусалмонон дар Қодисияро, ки фавқуллода муҳим буд, ба ў медиҳад ва табъян ҳар кас

бошад дар ин ҳангом ба чунин пирӯзии дурахшоне даст ёбад, худҳоҳ ва мағрур мешавад, vale ин хабар дар ҳазрати Умар (р) асаре накард ва ҷуз ин ки аз ин пирӯзӣ дилхуш шуда, Ҳудоро шукр қунад ҷизи дигаре аз ў мушиҳода нашуд ва то он ҷо фурӯтан монд, ки чун он қосид, ўро намешиноҳт ҳамчунон бар шутураш савор буд ва ҳазрати Умар (р) пиёда дар канораш бо шитоб қадам бармедошт ва бо ҳам дар бораи ин пирӯзии бузург савол ва ҷавоб мекарданд ва бо ҳамин ҳол, ки қосид савори шутур ва ҳазрати Умар (р) пиёда буд, вориди шаҳр шуданд ва чун қосид шунид мардум бар ҳазрати Умар (р) ба номи амиру-л-мўминин салом мекунанд, ўро шиноҳт ва арз кард ҷаро нафармудӣ, ки амиру-л-мўмининӣ? Ҳазрати Умар (р) бо ҳамон тавозуъ фармуд:

- Бародарам боке нест.

Хилофати ҳазрати Умар (р)

Дар боби хилофати Абубакр (р) хондаем, ки дар маконе ба номи Сақифаи бани Соида бар сари интиҳоби халифа ҷӣ гузашт ва фаҳмидем, ки чи фитнае дар камин буд ва агар Умар (р) бо он сиёsat ва дурандешие, ки аз ҳусусиятҳои машҳури ин марди бузург буд, кори хилофатро дар ҳамон маҷlis ба суръат хотима намедод мунозира ба низои дохилий мекашид ва мушкиле ба бор меовард, ки маълум набуд кори мусалмонон ба кучо мерасид.

Ҳангоме ки Абубакр (р) бемор шуд ва эҳсос кард, ки ба марг наздик мешавад, беш аз ду сол ва ҷанд моҳ аз мочарои сақифа нагузашта буд ва ҳанӯз шабеҳи бадҳайбати он воқеа аз ёдаш нарафта буд, ў марди сиёsat буд ва дар муддати хилофаташ бо сиёsat сару кор дошт, мардони сиёсӣ аз

рўйдодҳои гузаштаи олам илм ва маърифат пайдо мекунанд ва бо рўшанбинии басираташон мушкилоти ояндаро зери назар гирифта, илочи воқеаро пеш аз вуқўъ меандешанд.

Дурандешии Абубакр (р)

Оре, Абубакр (р) аз моҷарои Сақифа дарс гирифта буд ва метарсиð, ки ҳаргоҳ аз дунё биравад ва амри хилофат ва ҷонишини ҳудро барои мусалмонон равшан нақунаð, боз ҳамон ихтилоф ва низое пеш меояд, ки дар интихоби ҳудаш дар Сақифа пеш омад ва дар сафҳои муттаҳиди мусалмонон ихтилофе падид оварад, ки душманони дин ва давлати ислом аз ин ихтилоф баҳра бардошта ба ҷудоиандозӣ ва фасодкорӣ дар байн мусалмонон бипардозанд.

Ҳаргоҳ чунин амре пеш ояд маълум аст, ки мусалмононро бо мушкилоте рӯ ба рӯ менамояд, ки забонааш хеле беш аз ошӯби муртадон ё хатари давлати Рум мебошад, ки дар ибтидиои хилофаташ пеш омад, чи мусалмонон дар он рӯз барои муқобила бо ин ду душман муттаҳид буданд ва ҳама зери ливои иттиҳод вориди корзор шуданд ва ба натиҷае расиданд, vale ҳамдигарро дар баробари ҳам қарор медиҳанд. Маълум аст, ки ҳар кадом аз ин ду саф, ки шикаст бихӯрад, ба зиёни ислом ва мусалмонон ва дар ҳар тараф, ки куштор сурат бигирад ба суди душман ҳоҳад буд, яъне он чиро, ки душмани хориҷӣ меҳоҳад, ҳуди мусалмонон бо дасти ҳуд барояш анҷом медиҳанд. Дар ин сурат пайкор ва муборизаи мусалмонон, ки дар ноҳияи Ироқ ва Шоми Шарқӣ шуруъ шуда буд ва ба ҳуби пеш мерафт, на танҳо мутаваққиф мегардид, балки мусалмонон мувоҷеҳ бо шикасте мешуданд, ки дигар

ҳаргиз наметавонистанд худро сафу чамъ намоянд ва даст ба кор зананд. Натичатан таблиги дини ислом ва ичроиadolati иҷтимоии ҳақиқӣ, ки ҳар як аз ин ду амр ҳадафи аслии дини ислом ва набард мебошад барои ҳамеша боз меистод.

Ҳазрати Абубакр (р) ба хубӣ мутаваҷҷеҳи ин ҳатари ҳавфнок шуда буд, аз ин рӯ аз роҳи шафқат ва дилсӯзӣ, салоҳи уммати Муҳаммад (с)-ро дар ин дид, ки қазияни хилофатро дар ҳаёташ ҳал намояд, то роҳ ба сар задани ҳар гуна ихтилоф ва мунозиае, ки балои беилоҷи ҳар уммате аст, бар рӯйи ин уммати ислом масдуд (баста) шавад.

Барои таҳқиқи ин матлаб, асҳоби бузурги Расулу-л-лоҳ (с)-ро якояк ба назар овард ва дар ҳусусиятҳо ва сирати онҳо ба тафаккур пардоҳт, то аз байни онҳо касеро номзади хилофат намояд, ки дар умури хилофат саҳттир бошад, вале на то сарҳади саркашӣ ва табъан ором бошад, вале на то ҳади заъф ва нотавонӣ. Пас аз баррасии комил, ду нафар аз онҳоро, ки ҳар як дорои ин сифот буданд мавриди назарааш қарор гирифтанд, яке Умар ибни Хаттоб(р) ва дигаре Алий ибни Абутолиб. Фармуд Алий дар ичрои умури хилофат ба ҳадде рост меравад, ки ҳаргоҳ дар пешбуруди амре аз умури хилофат монеае пеш ояд, тасмим ҳоҳад гирифт аз рӯи монеа убур қунад ва чи басо, ки он монеа то он ҷо саҳт бошад, ки убур аз рӯи он номумкин гардад, аз ин рӯ ба ҳадафи матлуби худ нарасад ва ҳамин амр коғист, ки дар кораш вақфа ҳосил шавад ва ба таъхир афтад ва чи басо, ки андаке таъхир дар кори сиёсати мамлакат, авзои умумии миллатеро дигаргун ва масири таърихи онҳоро аз тараққӣ ба таназзул тағиӣир дода аст.

Ройзании Абубакр (р) барои интиҳоби Умар (р)

Умар (р) низ ба роҳи мустақим меравад ва ҳаргоҳ дар анҷоми амре аз умури хилофаташ бо монеае бархурд намояд, моҳирона масири ҳудро тағиیر медиҳад ва аз канораи он монеа убур меқунад то ба мақсад бирасад (ва маълум аст, ки дар ин сурат он монеа бе асар буда, табъан аз байн меравад ва чунин кас бори хилофатро чунон ки шояд ба саломат ба сарманзили мақсад мерасонад).

Бо ин таввачҷӯҳ тасмим гирифт дар ҳаёти худ ҳазрати Умар (р)-ро аз тариқи шӯро ба хилофат баргузинад. Барои анҷоми он амр аз бузургони асҳоби Расулу-л-лоҳ (с), ки ба аёдаташ меомаданд, дар бораи ҳазрати Умар (р) бозҷӯйи ва барои voguzor кардани хилофат ба ин шахси бузург бо онҳо машварат намуд.

Дидгоҳи Абдураҳмон ибни Авф дар бораи Умар (р).

Аз Абдураҳмон ибни Авф суол кард. Ў ҷавоб дод:

- Вазъи касеро аз ман мепурсӣ, ки худат беҳтар аз ман огоҳӣ, Абубакр мегӯяд:

-Гарчи огоҳам, меҳоҳам назаратро бидонам, мегӯяд:

-Ба Ҳудо қасам, ў беҳтарин касе аст, ки интиҳоб меқунӣ, вале дар кораш хушунат ва саҳтирий дорад, Абубакр (р) мегӯяд:

- Хушунаташ дар муқобили оромӣ ва нармиши ман лозим буд, то кори хилофат мувозинат пайдо карда, ба ҳубӣ пеш равад. Ҳаргоҳ хилофат ба худаш бирасад, аз бисёри аз хушунаташ мегузараад.

Дидгоҳи Усмон (р) дар бораи Умар ибни Хаттоб(р)

Сипас аз Усмон ибни Афон мепурсад. Ў низ мегўяд:
-Ту ўро беҳтар аз ман медонй. Абубакр (р) мегүяд: Бо
ин хол меҳоҳам назаратро бидонам.

Усмон мегўяд:

-Худоро гувоҳ мегирам, он чи медонам ин аст, ки
ботинаш аз зоҳираш беҳтар аст. Дар миёни мо барои
хилофат касе беҳтар аз ў нест.

Дидгоҳи дигар асҳоб

Бо Усайд ибни Ҳузайри Ансорӣ машварат менамояд, ў
ҷавоб медиҳад:

-Худоро гувоҳ мегирам, ки ақида дорам баъд аз ту, ў
беҳтарин касе аст, ки аҳлияти ин мансабро дорад, ў дар
маҳали ризо розӣ мешавад ва дар ҷои ғазаб ҳашмгин
мегардад. Ниҳонаш аз аёнаш беҳтар аст. Барои хилофат
касе тавонотар аз ў нест.

Аз Саъид ибни Зайди Ансорӣ ва ҷамоати дигаре аз
муҳочирон ва анзор дар бораи ҳазрати Умар пурсӯҷ
менамояд. Ҳамаи онҳо ўро меситоянд ва лоиқи мақоми
хилофат медонанд.

Интиҳоби Умар (р) ва аҳдномаи Абубакри Сиддиқ (р)

Абубакр (р) пас аз анҷоми ин таҳқиқот ва итмион аз
фиқри мувоғиқи бузургони асҳоби Расулу-л-лоҳ (с), ки
аҳли ҳал ва ақд буданд Усмон ибни Аффонро ба ҳузури худ
меҳоҳад ва амр мефармояд, то ин аҳдномаро, ки худи ў
имло менамояд бинависад. (Ин аст аҳдномае, ки Абубакр
(р) ҷонишини Муҳаммад Паёмбари Ҳудо дар охирин рӯзи
кораш дар дунё ва аввалин рӯзи кораш нисбат ба охират
анҷом медиҳад. Ин аҳдномаро дар ҳоле анҷом медиҳад, ки

дар чунин ҳол ҳар кофире имон меоварад ва ҳар бадкоре дурусткор мегардад, ман Умар ибни Хаттоб(р)-ро ба хилофат баргузидам, агар ба некй ва адолат рафтор кунад, ин ҳамон тасаввур ва бардошти ман дар мавриди ўаст ва агар ситам пеша намуд ва аз роҳи ҳақ бeroҳ гашт ман бе гуноҳам зеро илми ғайб надорам ва ман бо ин иқдом чуз хайр қасди дигаре надорам. Ба ҳар касе чизе мерасад, ки худаш анҷом диҳад ва онон, ки ситам қунаңд зуд ҳоҳанд донист, ки ба чи ҳоли баде мерасанд). Сипас Абубакр (р) ду дасташро ба сўйи осмон баланд карда ва гуфт:

- Худоё! Ман бо ин иқдом чуз хайр ва хубӣ барои мусалмонон чизи дигаре нахостаам ва чун аз сар задани фитна дар байни онҳо тарсидаам, ба ин коре, ки медонӣ иқдом кардам, дар ин кор ба хуби таваҷҷӯҳ ва диққат кардам, аз ин рӯ бар онҳо касеро ба аморат баргузидам, ки барои ин кор беҳтар ва қавитар аз ҳамаи онҳо аст. Худоё! Ўро аз халифаи ҳидоятёфтаат қарор дех ва миллаташро барояш солеҳ ва дурусткор фармо.

Чунон ки дар таъриҳҳои эътиимоднок меҳонем ин аҳднома дар ҳаёти Абубакр (р) мавриди қабули бузургони асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) қарор гирифт. Пас аз вафоташ асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) иборат аз муҳочирон ва ансор ва дигарон дар масциди муқаддаси Мадина ҷамъ шуданд ва дар ҳоле, ки Умар (р) бар рӯи минбари Расулу-л-лоҳ (с) нишаста буд, бо майл ва ихтиёри комил бо он бузургвор байъат ва хилофатро ба ўвогузор карданд.

«Таърихи Эрон» таълифи Пирниё Муширу Давла дар ин бора мегӯяд:

-Дар айёме, ки Абубакр (р) бемор буд, ба ишораи ў Умар (р) барои мардум намоз мегузорид ва чун марги ҳудро эҳсос кард, оммаи мардумро бо байъат бо Умар (р) ба хилофат даъват намуд ва мардум ҳам аксаран ба фикри

ў рафтанд ва пас аз вафоти Абубакр (р) ба Умар ибни Хаттоб(р) дasti байъат доданд.

Ба тавре, ки мебинем ҳазрати Умар (р) аввал ба василаи шўро дар ҳаёти Абубакр (р) ба хилофат баргузида шуд. Магар надидаем, ки Абубакр (р) дар ҳаёти худ ба бузургони муҳочирон ва ансор, ки баъзе аз онҳоро ном бурдем ва аз аркон ва пояҳои солеҳи давлати ислом ва тибқи фармоиши Алӣ ибни Абутолиб, ки дар Наҳҷ-ул-балоға баён карда аст, аҳли интихоб намудан буданд, машварат фармуд ва онҳо ҳамагӣ Умар (р)-ро сутуданд ва ба хилофаташ раъии мувофиқ доданд ва шўро ҷуз ин нест.

Мансус набудани нахваи интихоби халифа

Мумкин аст пурсида шавад, ки аввалан шўрои хилофат бояд пас аз марги халифа сурат гирад, на дар замони ҳаёташ. Сониян:

-Шўро бояд ба василаи ҷамоате аз аҳли шўро, ки ҳама дар як ҷо иҷтимоъ намоянд анҷом гирад, на бо раъигирий аз ҳар яки онҳо ба сурати чудогона.

Ҷавоб: Дар пиromуни интихоби Абубакр (р) ба тафсил баён кардам, ки на дар Қуръон дастур ва низоме барои таҳқиқи шўро зикр шуда ва на дар суннати Расулу-л-лоҳ (с) баён шуда аст, то маълум шавад шўро бояд пас аз вафоти халифа бошад ё қабл аз он ё бояд дар ҳузури ҷамоате аз мусалмонон, ки дар як ҷо ҷамъ бошанд сурат гирад ва агар ба василаи фард фарди онҳо ҷудо ҷудо бошад, саҳех нест.

Бинобар ин мусалмонон ҳақ доранд, ки дар ҳар даври хосе барои шўро ҳар равия ва равишро, ки салоҳи худ бидонанд интихоб намуда, амал намоянд, чи дар вақти ҳаёти халифаи вақт бошад ва чи баъд аз вафоташ. Чи дар ҳузури ҷамоате аз аҳли шўро, ки дар як маҳал иҷтимоъ намоянд анҷом шавад ва чи ба василаи фард фарди онҳо

чудогона. Шарти асосии сиҳтаи интихоб фақат аҳлияти интихобкунандагон ва интихобшаванд аст.

Ба ҳар ҳол пас аз ин шўро, ки дар хонаи халифа анҷом ва мунҷар ба тадвини аҳднома гардид, бақияи муҳочирон ва ансор ва соири мусалмонон низ пас аз вафоти халифа дар масциди Мадина ба Умар (р) дасти байъат дода, ўро ба хилофат баргузиданд.

Пас якбор ўро шўро ба хилофат ихтиёр намуд ва бори дигар умуми мусалмонон дар масциди Мадина бо шўро ҳамсадо шуда, назари шўроро таъйид ва аҳдномаеро, ки Абубакр (р) навишт, тасбит карданд ва ба ин нахв хилофати ҳазрати Умар (р) мавриди дастгирии уммати Муҳаммад(с) қарор гирифт.

Пас ҷои кучактарин шак ва тардиде дар сиҳҳати хилофати пурбаракати Умар (р) вуҷуд надорад, оё медонед, ки ҷомеаи исломӣ ва дини ислом чи хайре аз хилофаташ дид? Ин таъриҳ аст, ки бо забони гӯё ва қазовати саҳеҳаш ба ин пурсиши посух медиҳад. Мо гӯшае аз ин таъриҳро дар ин китоб ба қалам меоварем.

Аввалин хутбаи ҳазрати Умар (р) дар оғози хилофаташ

Саъд ибни Мусайяб мегўяд:

- Ҳамин ки Умар (р) ба хилофат расид, барои хутба рӯи минбари Расулу-л-лоҳ (с) нишаст ва пас аз зикри муқаддимаи хутба чунин гуфт:

-Эй мардум, медонед, ки шумо дар гузашта аз ман саҳтгирӣ ва хушунат дидад.

Рафтори хушунатомезам аз ин чиҳат буд, ки ман бо Расулу-л-лоҳ (с) будам, ғулом ва хидматгузораш будам. Он ҳазрат чунон ки Ҳудо фармуда аст, нисбат ба мӯъминон рауф ва меҳруbon буд. Ман дар канораш монанди

шамшери бараҳна будам, нисбат ба ҳар ҷасур ва беадабе, ки аз нармӣ ва меҳрубонии Расулу-л-лоҳ (с) сустифода менамуд, ами он ҳазратро итоат намуда, ичро мекардам, назди он ҳазрат ҳамеша чунин будам, то он гоҳ, ки Ҳудо ўро аз дунё бурд, ўз ман розӣ буд ва ман аз ин бобат Ҳудоро меситоям ва худро хушбахт медонам.

Баъд аз Расулу-л-лоҳ назди Абубакр (р) халифаи Расулу-л-лоҳ (с) низ чунин будам ва ҷунон ки медонед ў шахси ором буд ва дар кораш нармиш нишон медод. Бинобар ин ман дар кораш монанди шамшери аз ниём кашида будам, хушунатамро бо нармиши ўмеомехтам (то умури хилофат таодул ёфта ба ҳуби пеш равад) ҳамроҳи Абубакр (р) инҷунин будам, то он ки Ҳудо ўро аз дунё гирифт, дар ҳоле ки аз ман розӣ буд ва Ҳудоро аз ин бобат шукр мекунам ва худро аз ин ҷиҳат некбаҳт медонам.

Акнун пас аз Абубакр (р) хилофат ба ман расид. Медонам, ки баъзе мегӯянд:

-Дар гузашта, бо он ки умури мо дар ихтиёри каси дигаре буд, бар мо саҳт мегирифт, акнун ки хилофат ба ҳудаш расида ва умури мо мустақиман дар ихтиёраш қарор гирифта, чӣ ҳоҳад кард?

Бидонед, ки шумо барои шинохтанам ниёзе надоред, ки аз касе бипурсед, зоро маро ба ҳуби шинохта ва омухтаед. Ҳудоро сипосгузорам, ки аз Муҳаммад (с) паёмбарамон фаҳмидам он чиро ки бояд фаҳмам, бидонед, ки он шиддат ва хушунатам, ки дидаед акнун ҷандин баробар шуда аст, vale ғаҷат нисбат ба ситамгарон ва барои гирифтани ҳақии заифон ва нотавонон аз зурдастон ва тавонгарон. Ман ҷуз дар ин маврид дар муқобили покдоманон ва парҳезкорон руҳсорамро бар замин мениҳам, эй ҷандагони Ҳудо! Аз иқоби Ҳудо битарсед ва маро дар амр ба маъруф ва наҳий аз мункар ва дар иҷрои

корхоятон, ки Худо ба ман лоик дидашт, құмак ва ёрй кунед ва ҳама хайрхоҳам бошед.

Таҳлили мўҳтавои нахустин суханронии Умар ибни Хаттоб(р)

Ин аст аввалин хутбаи Умар ибни Хаттоб(р) халифаи дуввуми Расулу-л-лоҳ (с), ки матлаби худро зимни ин хутба барои мардум баён карда мегүяд, ман ҳамеша дар хидмати Расулу-л-лоҳ (с) будам ва он чи бояд, аз он ҳазрат ёд гирам, ёд гирифтам. Низ дар тӯли хилофати Абубакр (р) ҳамроҳаш будам ва он чи бояд аз ў бидонам донистам, баъзе ҳамон сиёsat ва тадбири умури мусалмонон, ки онҳо дошта ва анҷом медоданд, ман ҳам ба ҳамон роҳ ҳоҳам рафт, аммо шиддат ва саҳтирий, ки дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) ва дар замони хилофати Абубакр доштам, аз ин хотир буд, ки он бузургворони нармҳӯ ва меҳрубон дар кори сиёsat ва идораи мулк ва мамлакат намешавад бо умуми мардум чунин рӯ ба рӯ шуд. Бояд бар ҳасби иқтизо дар чое бо меҳрубонӣ ва дар маҳалли дигар бо хушунат рафтор кард, то ба ин нахъя корҳо ба дурустӣ пеш равад, бинобар ин ман хушунатамро бо меҳрубонии онҳо меомехтам.

Акнун ки худам ба хилофат расидаам ва тамоми умури мусалмононро ба даст гирифтаам, барои пешбурди корҳои хилофатам меҳрубонӣ ва саҳтириро дар ҷанби (паҳлӯи) ҳам қарор ҳоҳам дод. Бо бадкорон ва ситамгарон беш аз пеш саҳт ҳоҳам гирифт ва нисбат ба дурусткорон ва парҳезкорон бо камоли муҳаббат ва меҳрубонӣ рафтор ҳоҳам кард.

Чун таърих намоёнгари ин матлаб мебошад, ки ҳамеша он уммате саодатманд аст, ки афродаш худошинос, худопарастант ва худотарс бошанд, Худоро нозир бар аъмолашон бидонанд ва аз тарси иқоби Худо даст ба кори

бад назананд (яъне дар зоташон пулиси ботинии боздорандае вучуд дошта бошад) бинобар ин, Умар (р) дар ин хутба хитоб ба мардум карда мефармояд, аз азоби Худо барҳазар бошед, то аз роҳи ҳақ бадар наравед ва хушбахт бошед ва чун ин матлаб имкон надорад умумият дошта бошад ва бешак дар байни ҳар миллате ҳастанд мардуме, ки имонашон заиф ва инсонияташон ноқис аст ва бинобар ин аз азоби дардноки ухравӣ наметарсанд, инҳо бояд аз дастгоҳ ва созмони интизомӣ ва пулиси зоҳири битарсанд, то даст ба кори бад назананд ва агар зананд аз ин созмон ҷазо бубинанд, аз ин сабаб Умар (р) дар поёни хутбаи худ хитоб ба мардум карда, мефармояд:

- Маро дар ҳар маврид, ки мардумро ба кори нек фармон дихам ва низ дар ҳар ҷо, ки мардумро аз кори бад боз дорам, ёрӣ кунед.

Равиши ҳукумати исломӣ дар давраи нубувват ва хилофати Абубакр (р) ва Умар (р)

Равия ва равиши ҳукумати исломӣ дар асри нубувват ва дар давраи хилофати Абубакр (р) ва Умар (р) бар мабнои ҳамин сиёсате буд, ки Умар (р) дар хутбаи худ баён фармуд. Умар (р) давлати кучаки исломро бо ҳамин сиёсат ба як императории азим расонид ва онро бо ҳамин сиёсати саҳех идора ва мунаzzам фармуд.

Дар таъриҳи меҳонем, ки хилофат ва ҳукумати халифаҳо баъд аз Умар (р) фоқиди ин сиёсат буд ва бар мабнои сарфи меҳрубонӣ ва нармиш устувор буд ва монанди ҳукумати замони нубувват ва ҳукумати халифаи аввал шахсе монанди Умар (р) надошт, то меҳрубонӣ ва нармиши онҳоро бо саҳтирии худ такмил намояд, бинобар ин душманони дин ва муҳолифони давлати ислом, ки ҳамеша дар паи фурсати муносибе буданд,

вақтро муносиб ва фурсатро ғанимат шумурда даст ба фитна ва харобкорӣ заданд. Корро ба ҷое расониданд, ки назми дохиилии ҳукумати ислом халалдор ва ҳукумат ва императории давлати ислом аз ҳайбат ва қудрат соқит гардид ва натиҷатан худи халифаҳои вақт қурбони ин фитна шуданд ва дин ва давлати ислом бо забони ҳоли худ фифон бароварданд, ки фитна бар по шуда, вале Умар (р) нест, то онро моҳирона ва бо қудрат аз бех барканад ва нобудаш кунад.

Аз хутбаи Умар (р) ба хубӣ маълум мешавад, ки ў дар пешбуруди умури ҳукумати ислом дар замони Расулу-л-лоҳ (с), бо он ҳазрат ба таври муассир ҳамкорӣ карда ва сипас дар тӯли муддати хилофати Абубакр (р) бо ў низ дар иҷрои умури хилофаташ ҳамкорӣ кардааст. Умар (р) ин матлабро дар зимни хутбаи худ сариҳан дар ҷамъомади мусалмонон баён кард ва касе инкораш накард.

Ҳамчунин аз ин хутба маълум шуд, ки ҳамаи мардум Умарро хеле хуб мешинохтанд, пас лаёқат ва қобилияташ барои хилофат амре набуда, ки аз онҳо маҳфӣ бошад, аз ин сабаб бо илми кофӣ аз шахсияташ бо ў байъат карданд ва хайр диданд. Ҳазрати Умар (р) дар охири хутбааш баён месозад, ки хилофаташ дар ҳақиқат тавфиқи Ҳудо буд, пас ҳукумати хилофат ҷанбаи руҳоният дорад, бинобар ин халифа бояд ин амрро доиман мадди назари худ қарор дода Ҳудоро дар назар бигирад, то дар иҷрои умури мамлакат аз ҷоддаи ҳақ дур наравад ва аз масири адолат убур накунад. Ҳазрати Умар (р) ба гувоҳии таърихнависони ҷаҳон комилан ба ин матлаб иноят дошта онҷунон буда, ки дар хутба гуфт. Мо акнун таҳти унвони зер ба нақли воқеае мепардозем, ки ин матлабро ба хубӣ равшан менамояд.

Адолати Умар (р)

Ҳазарти Умар (р) ба ҳадди намунаи комил ҳақ ва рамзи адолат буд, ки адли Умар (р) зарбулмасали хосу ом қарор гирифта шүхрати таърихӣ дорад. Акнун се воқеа аз воқеаҳои муҳимеро, ки ҳар як аз онҳо намунае аст шуниданӣ аз адолати Умар (р) барои хонандагони гиромӣ нақл меқунем.

Воқеаи аввал

Аз нигоҳи Умар ҳама озоданд.

Дар айёме, ки Амр ибни Ос аз тарафи ҳазрати Умар (р) волӣ ва фармонравои сарзамини Миср буд, дар яке аз майдонҳои умумии шаҳре, ки қароргоҳи фармонравояш буд мусобиқаи аспдавонӣ баргузор шуд. Саворкорони моҳири масеҳии Мисрӣ ва мусалмонони араб дар ин мусобиқа ширкат карданд. Яке аз аспҳое, ки барои мусобиқа ба майдон оварда шуда буд, аспи асили Муҳаммад фаразнди Амр ибни Ос буд, ки ба воситаи яке аз саворкорони араб вориди майдони мусобиқа шуда буд, чун яке аз аспҳо, ки шабоҳати зиёде ба аспи Муҳаммад ибни Амр дошт, дар гармогармии мусобиқа аз бақияи аспҳо, пеш гузашт, Муҳаммад ибни Амр ба тасаввури ин ки аспаш баранда шуда аз фарти хушҳоли аз ҷой барҳеста мегӯяд:

-Қасам ба парвардигори Каъба ин аспи ман аст, вале ҳамин ки асп наздик меояд маълум мешавад он асп, аспи яке аз масеҳиёни қибтӣ (ба масеҳиёни Мисрӣ қибтӣ гуфта мешавад. Қибиён аз зурияи Мисриёни аслии қадим ҳастанд) аст ва ҷашми Муҳаммад ибни Амр хато дида аст. Аз ин рӯ аз шиддати шармандагӣ ва барои фурӯ нишондани ҳашмаш қибтии соҳиби аспи барандаи мусобиқаро бо тозиёна мезанад ва мегӯяд:

-Бигир ин зарбаҳоро аз дасти фарзанди ашроф.

Хабари ин мочаро ба гўши Амр ибни Ос мерасад. Ў ба чои ин ки фарзандашро адаб кунад ва аз қибтй узр бихоҳад ўро ба зиндан меафканад, то мабодо ба Мадина биравад ва ба хузури ҳазрати Умар (р) шикоят кунад.

Чун муддате аз ин воқеа гузашт, Амр ибни Ос тасаввур кард, ки қазия қўхна шуда ва қибтй иқдоме намекунад, аз ин хотир ўро озод намуд, vale қибтй, ки аз аъён ва ашрофи шаҳр буд наметавонист зиштии ин зарбаҳоро, ки дар хузури мардум хўрда буд, фаромӯш кунад, аз ин сабаб роҳи Мадина дар пеш мегирад ва шикояташро ба хузури Умар (р) арз менамояд.

Анас ибни Молик ровии достон мегўяд:

- Ҳазрати Умар шикояти қибтиро шунид ва сипас фармуд ин чо бимон чанде нагузашт, ки фаҳмида ҳазрати Умар (р) фармон дода, то Амр ибни Ос ва фарзандаш Муҳаммад аз Миср ба Мадина оянд, чун ногаҳон дидем, ки ҳар ду омаданд. Ҳазрати Умар (р) онҳоро ба маҷлиси хилофат ҳозир ва қибтии шикоёткунандаро низ дар он чо ҳозир кард, то аз нав шикояташро дар хузури онҳо такрор намояд.

Чун Муҳаммад ибни Амр дар хузури Умар (р) ба чурми худ икрор намуд, он ҳазрат тозиёнаеро, ки дар даст дошт ба қибтй дод ва фармуд ин ту ва ин фарзанди ашроф, ки туро бегуноҳ зад, инак ўро бо дasti худ бо ин тозиёна бизан ва қасосатро аз ў бигир.

Қибтй тозиёнаро бардошт ва дар хузури халифа ва аҳли маҷлис Муҳаммад ибни Амрро зери зарбати тозиёна гирифт. Ҳазрати Умар (р) мефармуд (бизан фарзанди ашрофро) сипас фармуд(бизан бар фарқи сари худи Амр ибни Ос, чунки фарзандаш туро ба ин сабаб зад, ки ў дар он чо қудрат дорад) Амр ибни Ос арз кард (ё амиру-л-мўъминин! Авф бифармо, ҳаққашро гирифтӣ ва

вичъдонатро аз ин бобат роҳат фармудӣ). Қибтӣ низ арз кард ё амиру-л-мўминин! Касеро, ки маро зада буд, задам. Ҳазрати Умар (р) фармуд:

-Ба Ҳудо қасам агар ин фармонраворо мезадӣ туро боз намедоштам, то он ки худат даст аз заданаш боз медоштӣ, ҳазрати Умар (р) пас аз он рӯй ба Амр ибни Ос кард ва ҳақиқате гуфт, ки таърихи башарият аз забони касе ҷуз Умар (р) нашунида ва ҳамеша то абад барои ўонро сабт кардааст. Медонед чӣ фармуд? Фармуд:

- Эй Амр! Аз кай мардумро ғулом кардаед ва ҳол он, ки модаронашон онҳоро озод зоидаанд?

Воқеаи дуввум

Баробарии ҳамагон дар додгоҳи Умар (р).

Муҳаммад Фариди Ваҷдӣ - донишманди мисрӣ дар «Доирату-л- маориф»-аш ва Сайидмуҳаммад Рашиди Ризо олими динии мисрӣ дар тафсираш ба номи «Ал Манор» нақл кардаанд, ки Ҷабла ибни Айҳам подшоҳи араби бани Fasson дар замони хилофати Умар ибни Ҳаттоб(р) мусалмон шуд ва дар мавсими ҳаҷ бо сарони тоифа ва бузургони қавмаш барои анҷоми маросими ҳаҷ ба Макка омад. Иттифоқан ҳангоме, ки машӯули тавофи Каъба буд, марде нохудогоҳ по рӯи ридояш, ки бар дӯш афканда буд, мегузорад. Подшоҳи бани Fasson, ки ғурури салтанат дар сар дошт, амали ин мардро беадабӣ медонад ва бар худ раво намедонад ва намеписандад, ки нодида гирифта бигузорад, аз ин рӯ саҳт ба чехрааш мезанд.

Ин мард, ки худро бегуноҳ медонист наметавонад таҳаммул намояд ва ҷашм бипӯшад. Ў медонист, ки дар асри Умар (р) зиндагӣ мекунад, асре, ки адолати иҷтимоӣ ба таври баробар, бидуни фарқ гузоштан байни подшоҳ ва

дигарон ҳақиқатан ичро мешавад, аз ин рӯ ба ҳузури ҳазрати Умар (р), ки дар Макка буд мешитобад ва шикоят мекунад. Ҳазрати Умар (р) ин подшоҳро барои муҳокима ва талаби ҳаққи араби бадавӣ ба маҷлиси хилофат ҳозир мефармояд:

-Бояд дар ивази як зарбае, ки ба ноҳақ задаи мӯҷозот шавӣ ва аз дасти ин мард як зарба бихӯрӣ, ё аз ўбихоҳӣ, ки авғ намояд ва аз ҳаққаш даргузарад.

Подшоҳи ғассонӣ ҳайрон шуда мегӯяд:

-Оё шумо барои шахси оддӣ аз подшоҳ қасос мегиред?
Ҳазрати Умар (р) мефармояд:

- Бале, дини ислом туро дар баробари ҳақ ва адолат бо ў яксон медонад ва дар ҳуқуқи иҷтимоӣ байни ту ва ў камтарин фарқе намегузорад.

Ҷабла барои интиҳоби яке аз ин ду амре, ки Умар (р) фармуд то фардои он рӯз мӯҳлат меҳоҳад, vale ҳамин ки шаб фаро мерасад дар торикии шаб бо ҳамроҳонаш ба Қустантиния фирор мекунад ва ба дарбори Бизонс паноҳанд мешавад ва ба дини масехии собиқи худ боз мегардад.

Гӯё Ҷабла баъдан аз кораш пушаймон мешавад ва ашъоре ба ин мазмун дар ин бора месарояд: Аз нангги таҳаммули як шаппотӣ, ки барои гирифтани қасос маҳқум шудам, аз дини ҳақ баргашта, ба дини масехият боз гаштам ва агар сабр мекардам ин зарбаи қасосро таҳамmul менамудам, зиён надошт. Ин фахре, ки барои ҳифзи ҷоҳ ва ҷалол буд, маро аз пазириши қасос боздошт ва натиҷатан аз дини ҳақ баргаштам. Ин амр чунин менамояд, ки ҷашми солимро бо ҷашми кӯр иваз карда бошам, эй кош модарам маро намезод, то чунин намебудам ва эй кош он чиро, ки Умар (р) гуфта буд мепазируфтам.

Воќеаи саввум Шикастани ғурури мутакаббiron.

Ҳазрати Умар (р) дар яке аз солҳои хилофаташ, ки барои адои ҳаҷ ба Макка рафта буд, мардуми яке аз маҳаллаҳои Макка ба ҳузураш рафтанд ва шикоят карданд, ки Абусуфён (раиси бани Умая) мачрои оби яке аз дараҳои атрофи Маккаро ба нафъи худаш ба тарафи хонаҳои онҳо тағиیر дода аст. Ҳаргоҳ борон биборад хонаҳои онҳо дар зери хатари сел хоҳанд монд.

Умар (р) ҳамроҳи шикояткунандагон ба он ҷо меравад ва аз он боздид менамояд. Сипас Абусуфёно ба ҷои воќеа ҳозир карда мефармояд, то қубуреро, ки сохта буд бо дасти худаш ҳароб қунад ва сангҳои онро бо дасти худаш ба ин тараф ва он тараф бипартояд.

Абусуфён, ин марди аввали бани Умая, ҷуз итоати амр чорае намебинад. Дар ҳузури шикоёткунандагон ва мардуми дигаре, ки дар он ҷо буданд, ба ғайри он ки сухане бигӯяд, сангҳоро бо дасти худ аз ҷой меканаდ ва ба ҷои дигар мебарад.

Ҳазрати Умар (р) дар ин ҳангом рӯй ба Каъба меистад ва Ҳудоро ситоиш карда метӯяд: -Ҳудоро ситоиш мекунам, ки бандаш Умар (р) -ро ба ҷое расонида, ки дар шаҳри Макка ба Абусуфён фармон медиҳад ва Абусуфён итоат карда фармон мебарад.

Ин ҳамон Абусуфён аст, ки қаблан бо мусалмонон душманий намуда, бар зидди Расулу-л-лоҳ (с) лашкар кашида, ҷангҳои Ҳуд ва Аҳзобро ба роҳ андоҳт. Ҳамин шахсе, ки қаблан шер буд, акнун дар баробари Умар (р) мутеъ шуда, монеаero, ки сохта буд акнун тибқи фармони Умар (р) бо дасти худаш ҳароб мекунад. Он ҳам дар шаҳри Макка ҳамон шаҳре, ки худи Абусуфён пештар

фармонравояш буд, фармон медод ва мардум итоаташ карда фармон мебурданд.

Таҳлиле аз адолати Умар (р)

Ҳаққан ҳар як аз ин се қазияи таърихӣ ба танҳои намунаи возехе аз демократии ҳукумати исломӣ ва мисоли ошкоре аз адли Умар (р) мебошад.

Ба тавре ки дидаем ҳазрати Умар (р) дар қазияи аввал ҳаққи як нафари мисриро аз писари Амр ибни Ос гирифт, дар сурате, ки шикояткунанда яке афроди раъият ва масҳимазҳаб буд ва Муҳаммад ибни Амр ибни Ос араб, мусалмон ва фарзанди фармонравое буд, Умар ибни Хаттоб(р) ин мансабро ба ўамр фармуда ва кишваре таҳти фармонаш буд, илова бар ин худи Амр ибни Ос ин кишварро ба фармони Умар (р) фатҳ карда ба тасарруфи давлати ислом оварда буд, вале дар назари Умар (р) адолат чизе буд, ки бидуни риояти чизи дигаре бояд ичро гардад. Дар қазияи дуввум шунидем, ки Умар (р) як нафар подшоҳро бо он ҷалол ва шавкати подшоҳӣ барои гирифтани қасос ва адой ҳаққи як нафар араби оддӣ ҳозир ва маҳкум фармуд ва дар қазияи саввум фаҳмидем, ки Умар Абусуфён- сарвари бани Умая, фармонравои сабиқи Маккаро барои гирифтани ҳаққи мардуми оддии Макка маҳкум ва ҳукмашро шахсан ичро фармуд.

Бо каме таваҷҷӯҳ ба ҳар як аз ин се қазияи таърихӣ барои мо маълум мегардад, ки Умар (р) чунон ки дар аввалин хутбаи худ дар масциди Расул (с) ва бар минбари Паёмбар гуфта буд, (барои гирифтани ҳаққи заифон аз қавиён беш аз пеш саҳт ҳоҷам гирифт) фақат ҳарф назад ва қавли бе амал ба касе таҳвил надод, балки беш аз он чи интизор мерафт ба қавлаш амал кард ва он чиро гуфт таҳқиқ бахшид.

Ба таври куллай ақидаи Умар (р) ин буд, ки мусалмон бояд марди кор бошад, на марди гуфтор, мард бояд камтар ҳарф бизанад, зиёдтар кор кунад, худаш чунин буд ва аз мардум меҳост чунин бошанд. Ўст, ки мегўяд:

- Ҳаргоҳ Ҳудо бихоҳад қавмеро хушбахт фармояд онҳоро тавре бор меоварад, ки кирдорашон зиёд бошад ва гуфторашон кам ва агар бихоҳад қавмеро бадбаҳт фармояд, кору қўшишро аз онҳо бармегирад ва гуфторашонро зиёд мекунад яъне некбаҳтии ҳар қавм дар ин аст, ки камтар сухан бигуянд ва зиёдтар амал аз худ нишон диҳанд ва баръакс маҳрумият ва бадбаҳтӣ ин аст, ки камтар кор кунанд, то битавонанд ваъдаи холӣ ва навиди бе ҳақиқат ба мардум бидиҳанд. Таърихи умумии башар ҷуз ин чизи дигаре нишон намедиҳад.

Назорати Умар (р) бар амали коргузоронаш

Ин як амри табии аст, ки ҳар кас ҳар равия ва ахлоқे дорад меҳоҳад дигарон маҳсусан наздикон ва зердастонаш низ монанди худи ў бошанд, аз ин рӯ Умар (р), ки худаш машъали комили адолат буд, меҳост волиён ва умарое барои идораи умури мамлакат ба вилоятҳо бифиристад, ки аз ҳар чиҳат одил бошанд ва нисбат ба иҷрои аҳкоми қазой комилан адолатро дар назар бигиранд ва бадин иллат, ки ҳамеша нозир ва муроқби корҳои мансабдорони худ буд ва ҳаргоҳ гурӯҳе ё аҳаде аз вилоятҳо ба Мадина меомаданд, авзои умумии онҳо ва тарзи рафтор ва хислатҳо ва ахлоқи амири онҳо ва чигунагии қазоват ва аҳкоми содир ва ҷорӣ намудаи амирро аз зердастонаш мепурсид. Ҳаргоҳ ҷавоби яке аз ин пурсишҳо ризоиятбахш набуд, фавран ба таҳқиқ мепардоҳт ва агар собит мешуд, ин амирро аз кораш бекор менамуд ва каси дигарро ба ҷояш мефиристод.

Ҳазрати Умар (р) барои ин ки аз ин бобат ба умаро ва волиёни вилоятҳо ҳушдор дихад ва умуми мардумро дар ҷараёни кор бигузорад, рӯзе бар рӯи минбар чунин гуфт:

-Эй мардум, ба Ҳудо қасам ман коргузорони худро ба сӯи шумо намефиристам то шуморо бизананд ё амволатонро ба ноҳақ аз шумо бигиранд, балки онҳоро ба ин хотир мефиристам, ки динатонро ба шумо биёмузанд, суннат ва равиши паёмбаратонро ба шумо ёд диханд, дар байни шумо ба ҳақ қазоват кунанд ва аҳкомашонро дар байни шумо баadolat ичро намоянд. Пас ҳар касе, ки бо ў ҷуз ин рафтор шавад, ҳатман назди ман шикоят кунад, қасам ба он зоте, ки ҷони Умар (р) дар дасти ўаст аз амири бадрафтораш қасос ҳоҳам гирифт.

Ҳазрати Умар (р) то он ҷое дар пайи осоиши мардум буд, ки вақте хабар ёфт амири Аҳвоз дар фасли тобистон бар фарози кӯҳе, ки ҳавояш хунуктар аз шаҳр аст, манзил гирифта ва мардуми шаҳр барои арзи умурашон ба саҳти ба он ҷо мераванд, номае ба ў навишта фармуд (хабар ёфтаам дар ҷое нишастай, ки омаду рафти мардум ба назди ту душвор аст, фавран он ҷоро тарк қун ва ба шаҳр бозгард ва коратро бар мардум, чи мусалмон ва чи аҳли зимма осон бинамо).

Аз баррасии хислатҳо ва ҳусусиятҳои фитрии инсонӣ ба субут расида, ки ҳар шахси одил меҳруbon аст. Ин ду сифат, яънеadolat ва меҳруbonӣ лозим ва малзуими яқдигаранд, Умар (р) низ чунин буда ва нисбат ба раияташ меҳр ва муҳаббат дошт, ҳатто бо ақалиятҳои ғайри мусалмон, ки дар мамлакати ислом зиндагӣ мекарданд, то метавонист шахсан бо онҳо мулоқот ва ҳолаташонро ҷӯё мешуд ва низ аз бузургони саҳобаи Расулу-л-лоҳ (с) ҷӯёи авзои онҳо мешуд.

Дар ин бора ривоят шуда, ки рўзе ҳазрати Умар (р) аз кўчае мегузашт, чашмаш ба пирамарде афтолд, ки бар дари хонае истода чизе металабид, аз ин рў ба ў наздик ва шахсият ва ҳолашро пурсида, арз кард:

-Яке аз раоё ва яхудӣ ҳастам, ки чун пир ва нотавон гаштаам ниёз ба кўмак дорам. Умар ба ҳамроҳонаш фармуд:

-Дар айёми ҷавониаш тибқи фармони ислом аз ў чизя гирифтам, акнун, ки пир ва нотавон шуда раво нест, ки ўро ба ин ҳол раҳо қунам сипас ўро ба амини байт-ул-мол супурд, то барояш ҳақ таъин қунад.

Чун Умар (р) фитратан одил ва рауф буд, зимомдорон ва коргузоронашро аз байни мардуми рауф ихтиёр мекард. Ҳартоҳ ҳэксос мекард касе аз онҳо номехрублон аст ўро бар канор мекард. Дар ин бора ривоят шуда, ки раёсати ҷоеро ба марде аз қабилаи бани Усд, ки медонист мудаббир ва кордон аст voguzor mekunad. Ў ба маҷлиси Умар (р) меояд, то ҳукмашро гирифта ба маҳалли маъмурияташ биравад. Иттифоқан дар ҳамин вақт яке аз фарзандони қўчаки Умар (р) ба маҷлис меояд. Умар ўро ба оғӯш мекашад ва мебўсад. Он мард арз мекунад:

-Ё амира-л-мўъминин шумо фарзандонатонро мебўсед?
Ба Худо қасам ман ҳеч гоҳ фарзандамро набўсидаам.

Умар (р) мефармояд:

-Пас ту, ки бо фарзандат меҳр надорӣ, ба Худо қасам бо мардум бемехртарӣ. Пас ҳукмеро, ки навишта ва ба дасташ дода буд, аз ў пас мегирад ва мефармояд:

-Ман ҳаргиз кори мусалмононро ба ту ва амсоли ту наҳоҳам супурд.

Футухот дар замони Умар(р)

Дар таърихи зиндагии Абубакр (р) хондаем, ки ў замоне вафот ёфт, ки тамоми қабоили саркаши араб саркӯб ва сарсупурдаи давлати ислом шуда буданд. Авзои дохили хоки араб ором ва комилан таҳти фармони хукумати ислом даромада буд.

Дар ин ҳангом ки Умар (р) ба хилофат расид, хотираш аз ин чиҳат осуда буд ва бояд тамоми кушиши худро ба хоричи сарзамини Арабистон равона бидорад ва ба ҷабҳаҳои набарде, ки Абубакр (р) дар Ироқ ва Шом шурӯъ карда буд таваҷҷӯҳ намуда, ва онро идома дихад.

Чун Умар (р) марди бисёр доно ва муқтадир ва маҳсусан дар умури сиёсати кишвар кордон буд ва ба илова сардорони мухлис монанди Саъд ибни Абуваққос, Холид ибни Валид, Абуубайда ибни Ҷарроҳ, Амр ибни Ос, Ҳишом ибни Утба, Холид ибни Абусуфён, Қаъқоъ ибни Амр, Тулайҳа ибни Ҳувайлид ва амсоли онҳо, ки мардони корозмуда ва дар фунуни ҷангӣ кордида буданд, дар ихтиёර дошт ва низ сарбозони мӯъмин ва фидокор дар фармонаш буданд, ба зудӣ як тарафи Эронро фатҳ кард ва бисоти давлати азими Сосониро яксара барчиҳд ва аз сӯи дигар дар ҳамон вақт дasti давлати Румро, ки ҷандин қарн бар қисмати муҳими Осиёи гарбӣ ва шимоли Африқо тасаллут дошт ва дар он ҷо фармонравоии мутлақ мекард, аз ин навоҳӣ қатъ намуд ва натиҷатан бойтарин ва ободтарин кишварҳои мутамаддини он рӯзгорро ба зери фармони худ ва дар таҳти фармонравоии давлати ислом даровард. Инак бо риояти ихтисор ба шарҳи қисматҳои муҳиме аз футухоти ин халифаи рошид мепардозем. Қабл аз шурӯъ ба ин матлаб бояд бидонем акнун, ки ин халифа футухоти худро шурӯъ мекунад, футухоти халифаи аввал дар хоки Ироқ ва Шом ба кучо расида ва вазъи лашкари ислом дар ин ду ҷабҳа чигуна аст.

Чабҳаи Шом

Дар таърихи зиндагии Абубакр (р) хондаем, ки мусалмонон дар хоки Шом пеш рафтанд ва ахирان дар маҳалле ба номи Ярмук бо лашкари хатарноки душман рӯ ба рӯ шуда буданд. Аз ин сабаб Абуубайда фармондехи лашкари мусалмонон, ки худро дар хатар дида буд ин амро ба Абубакр (р) гузориш дода тақозои қўмак кард. Абубакр (р) низ гурӯҳҳои имдодиро фароҳам намуда ва паёпай ба он ҷабҳа мефиристод. Ба Холид ибни Валид фармондехи ноҳияи Ироқ низ дастур дод, ки бо нимае аз лашкараш барои тақвияти Абуубайда аз Ироқ ба Ярмук биравад.

Гарчи ба назари Абубакр (р) бо расидани ин гурӯҳҳои қўмакӣ ба Ярмук руҳияи ҷангии мусалмонон қавӣ мегардад ва ҷабҳаҳои аз ҷанговарони мӯъмин ва фидокоре ба вучуд меояд, ки аз марғ намеҳаросанд, чунки бо таваҷҷӯҳ ба оёти Қуръони карим подоши шаҳодат дар майдони набардро ҷаннат медонанд. Чунин размандгоне бо инояти павардигор ба фатҳ ва пирӯзӣ ҳоҳанд расид, vale бо вучуди ин ҳам то амалан таҳқиқ наёфта наметавон онро ба ҳисоби яқин гузошт. То ҳангоме, ки Абубакр (р) дар бистари беморӣ зинда буд, ҳабари хубе аз ин ҷабҳа ба Мадина нарасида буд. Вазъи ҷабҳаи Шом аз ин қарор буд.

Чабҳаи Ироқ

Қаблан фаҳмидаем, ки Холид бар қисмати зиёде аз хоки Ироқ тасаллут ёфта ва он чоро тасарруф карда буд. Инак вақте, ки Холид ба дастури Абубакр (р) ба ҷабҳаи Шом ҳаракат намуд, бист ҳазор нафар аз лашкарашро таҳти амри Мусанно ибни Ҳориса яке аз сардорони

кордони ҷабҳаи Ироқ қарор дод, то сарзаминҳоеро, ки фатҳ карда буд нигаҳдорӣ намояд, гарчи Мусанно сардори шучӯз буд ва пас аз ҳаракати Ҳолид бар лашкари Ҳурмуз дар ҳудуди Бобул ғолиб шуд ва онҳоро шикаст дод, вале аз ҳуд итминон надошт, ки битавонад то муддати тӯлонӣ навоҳии фатҳшударо нигаҳ дорад, ё ба ҳубӣ бар ҳифзи назми дохилии онҳо тасаллут дошта бошад. Метарсид, ки ҳаргоҳ давлати Форс лашкари муҳимме фароҳам кунад, ў натавонад бо ин идда лашкар ва созу барге, ки дорад аз ўҳдаи дафъаш барояд.

Аз ин хотир дар Ҳийра, ки маркази ситоди фармондехии мусалмонон буд мустақар шуд ва ҳолати дифои ба ҳуд гирифт.

Ин сардор низ вазъи ҳассоси ҳудро ба Абубакр (р) иттилоъ дода, кўмак хоста буд, вале Абубакр (р) диккати ҳудро мутаваҷҷеҳи ҷабҳаи Ярмук карда, дар талоши фароҳам кардан қувваи ёрирасон ва фиристодани онҳо ба он ҷабҳа гардида буд. Чун Мусанно аз халифа иқдоме надид, шахсе ба номи Башир ибни Ҳисомияро ба ҷои ҳуд таъин кард ва худаш раҳсипори Мадина гардид, то ҳатари ҷабҳаи Ироқро шахсан ба арзи халифа расонид ва дарҳости кўмак намуда, пешниҳод кард, то ичоза диҳад аз ҳамон мардуми қабоилии саркаши араб, ки сари таслим пеш ниҳодаанд ва нишонаи имон ва салоҳ дар онҳо ҳувайдо аст кўмак гирад, зеро онҳо аҳли разманд ва ба тамаи ғаноими ҷангӣ ҳуб мечанганд ва ҳастанд дар миёни онҳо мардуме монанди Амр ибни Маъдикараб ва Тулайҳа ибни Ҳувайлид, ки дар нақшай ҷангӣ доно ва дар фунуни размӣ варзидаанд.

Гирифтани онҳо ба кори набард ба ҳайр ва салоҳи ҳукумати ислом ҳоҳад буд.

Бо ин тавзех мебинем, ки гарчи лашкари ислом дар ҳаёти Абубакр (р) дар ҳар ду ҷабҳа тибқи дилҳоҳ ва он чи тасаввур мешуд пеш рафтанд, вале ахиран ҷабҳаи Ироқ пас аз рафтани Ҳолид аз он ҷо тибқи изҳори Мусанно вазъи хубе надошт. Аз ҷабҳаи Ярмук ҳам ҳабари умебахше ба Мадина нарасида буд.

Охирин супоришҳои Абубакр (р) ба Умар (р) дар бораи ҷабҳаҳо

Абубакр (р) ҳақ дошт дар ин ҷаанд рӯзи охири ҳаёташ, ки бемор буд ва дар бистари марг басар мебурд, бекарор бошад, зоро ҷунон ки гуфтем то он вақт сарнавишти мусалмонон дар ҳеч як аз ин ду ҷабҳа барояш равшан набуд ва бадин лиҳоз буд, ки пас аз супурдани аҳдномаи хилофат ба Умар (р), ўро шабҳангом назди худ меҳонад ва бо таъкид аз ў меҳоҳад, ки пас аз фавташ ҳамин ки ў зимоми хилофатро амалан ба даст гирифт, фикри худро сарфи умури лашкари ислом намуда, неру ва тадорукоти коғӣ фароҳам намояд. Ҷангро дар ҳар ду ҷабҳа аз нав шурӯъ кунад ва бидуни вақфа идома диҳад ва дар хоки душман пеш равад.

Гӯё Абубакр (р) гурӯҳҳои ёрирасонеро, ки ба ҷабҳаи Ярмук фиристода буд, барои тақвияти мусалмонон он ҷо коғӣ медонист, аз ин сабаб дар он шаб ба Умар (р) мегӯяд:

—Гумон мекунам фардо бимирам, ҳамин ки мурдам рӯзатро ба шаб нарасонӣ, магар он ки мардумро ба ҳамроҳӣ ва кӯмаки Мусанно даъват созӣ. Мабодо мусибати маргам шуморо аз умури динатон ва аз он чи ки парвардигоратон тавсия фармуда ба таъхир андозад. Дидӣ, ки пас аз вафоти Расулу-л-лоҳ (с), ки ҳеч мусибати

сангингтар ва ҳеч фоциае фузунтар аз он набуд чи гуна кор кардам.

Ҳамин ки Худо сарзамини Шомро барои шумо фатҳ кард он қисмат аз лашкари ҷабҳаи Ироқро, ки ба он ҷо рафтаанд ба Ироқ боз гардон, чунки онҳо кордида ва ин ҷо далерони он маҳал ҳастанд.

Абубакр (р) дар ҳамон шаб Умар (р)-ро аз умуре, ки аз ин бобат бар ҳалифаи мусалмонон воҷиб аст ва ў бояд тибқи масъулияти доштааш иқдом ва анҷом дихад, огоҳ соҳт. Ҳамин ки аз васияташ фориғ шуд, Умар (р) дар ҳоле, ки дар ин мансаби муҳим ва вазоифе, ки бояд адо намояд фикр мекард, аз назди Абубакр (р) хориҷ гардид.

Абубакр (р) дар аввали шаби сеshanbe бистудуввуми чимодулахири соли 13-уми ҳичрӣ вафот ёфт. Ҳамин ки посе аз он шаб гузашт ўро пас аз анҷоми ташрифоти динӣ, ки ба василаи Умар (р) сурат гирифт дар ҷануби қабри Расулу-л-лоҳ (с) дар ҳуҷраи маҳсуси умулмӯъминон Оиша (р) ба хок супурданд.

Умар ибни Ҳаттоб (р) ва афкори ҷабҳа

Умар (р) пас аз ин ки нимае аз он шаб гузашта буд, ба хона рафт. Дар бистари хоб дар фикри фардояш буд, фардое, ки рӯзи аввали хилофаташ ҳоҳад буд, фардое ки бори сангини ҳуқумати исломро бар дӯш мениҳад, фардое, ки бояд ҳудро омодаи набард бо ду императори азими ҷаҳон намояд ва бояд пеш равад, фардое, ки ҷашми умеди уммати Муҳаммад (с) ба он духта мешавад.

Аввалин кори Умар (р) тибқи васияти Абубакр (р) таваҷҷӯҳ ба лашкари мусалмонон дар ду ҷабҳаи ҷанг - Шом ва Ироқ буд, ки гарчи ҷабҳаи Шом бо расидани қӯмакҳои имдодии Абубакр (р) вазъи дилпуркунанда дошта, аз ҳатар хориҷ шуда буд, вале аз вазъи онҳо ҳабари ҳуҷе ба Мадина

нарасида буд, то мусалмонон хушхол ва дилгарм шаванд ва ба майдонҳои ҷанг бишитобанд. Вазъи ҷабҳаи Ироқ низ чунон ки гуфтем умебахш набуд, бинобар ин вазъи ҳар ду ҷабҳа то он вақт дар Мадина номуайян буд. Акнун Умар (р) бояд камари ҳимматро баста, ҷашми сиёсатро боз намояд, то он чунон натиҷаи дилхоҳе ба даст оварад, ки уммати Муҳаммад (с) аз ў меҳоҳад.

Аз таърихи гузаштаи Умар (р) фаҳмидаем, ки ў марде аст бо ҳиммати оҳанин ва бо қудрати фавқулодаи азим, бинобар ин ў ба хубӣ метавонад аз ўҳдаи ҳар коре, ки бадон қасд намояд барояд ва чунон ки ҳоҳем дид ба ҳадде дар кораш муваффақ шуд, ки гӯё муъчизае будааст, чунки дар ҷаҳони башарият то он вақт собиқа надошт, ки касе ҷуз Умар (р) дар як замон бо ду императори азими ҷаҳон даст ва панча нарм қунад ва бар онҳо ғолиб шуда бо парчами пирӯзӣ аз маърака ҳориҷ шавад ва бисоти онҳоро барчинад.

Наҳустин рӯёरӯии Умар (р) бо мардум пас аз хилофат.

Оре, Умар шаби аввали вафоти Абубакр (р) -ро бо афкори ҳастакунандае басар бурд.

Ҳамин ки субҳ барои намоз ба масҷид омад, мардум, ки дар интизори омаданаш буданд, ба тарафаш шитофтанд ва бо ў байъат намуданд. Сурати байъати мардум ўро хушхол кард ва то андозае шиддати афкорашро фурӯ нишонд. Боз ҳамин ки Умар (р) барои намози зуҳр ба масҷид омад, мардуме ки ғоиб буданд ва муваффақ ба байъат нашуда буданд бо ў байъат карданд, чун мардум барои намози зуҳр ҷамъ ва масҷид лабрез аз ҷамъият гардида, Умар (р) ба минбар рафт ва аз рӯи адаб

рўи палае поинтар аз палае, ки Абубакр (р) меистод қарор гирифт ва хутбаи мухтасаре хонд, ки дар зимни он аз азамат ва фазоили Абубакр (р) ва хайрот ва баракоте, ки аз ў ба ислом ва мусалмонон расида буд сухан гуфт ва худро фарде аз афроди мусалмонон, ки ҳукумати онҳоро ба даст гирифтааст, муаррифӣ кард. Ибороте, ки Умар (р) бо лаҳни ҷаззоб ва латиф адо кард дар мардум асари нек ба ҷой гузошт, мардум ба гуфтаҳои ў далели қонеъкунундае бар дурустии назар ва амиқии сиёсати Абубакр (р) дар таъйни ў ба хилофати мусалмонон дарёфтанд ва ўро ба хубӣ пазируфтанд.

Истиқболи сарди мардум аз дарҳости Умар (р)

Ҳамин ки намози зуҳр ба ҷамоат ҳонда шуд, Умар (р) рӯ ба мардум кард ва онҳоро барои ҳаракат ба Ироқ барои қўмак ба Мусанно даъват кард ва васиятеро, ки Абубакр (р) дар ин бора карда буд ба гуши онҳо расонид. Мардум тақозои Умарро шуниданд, вале ҳеч кас аз онҳо ҷавоби на мусбӣ ва на манғӣ надод, шояд ҳатаре, ки мусалмонон дар ҷабҳаи Шом бо он мувоҷех шуда буданд ва бо он ки гурӯҳҳои ёрирасон ба онҳо расида буд, вале то қунун ҳабаре аз онҳо нарасида буд, ин номаълумӣ мусалмонони Мадинаро нигарон карда буд, аз ин хотир намехостанд дар Ироқ низ даргир бо душмане бишаванд, ки муҳимтар буда ва дар ҳатаре афтанд, ки рафъи он мушкилтар бошад, онҳо дар сукуташон нисбат ба тақозои Умар (р) маъзур буданд, зеро шавкат ва шукуҳи шоҳанишоҳии Эрон ва қудрати низомии давлати Эрон пушти давлатҳои он рӯзгорро ба ларза оварда буд. Баъзе аз мардум ақидае доштанд, ки ғалаба ва пешравии Холид дар хоки Ироқ ба ин сабаб буда, ки давлати Эрон амалиёти низомии ўро ноҷиз гирифта ва то он ҳад муҳим надониста аст, ки неруи худро барои

муқобила ва пешгирии ў бифиристад вагарна мұваффақ намешуд пирўз шавад ва пешравй кунад, vale акнун Эрон мусалламан кори мусалмонаң сарсарый нахоҳад гирифт ва нафақат барои пешгирий аз ҳүчуми мұчаддади онҳо иқдоми чиддӣ хоҳад гирифт, балки он чиро ки дар асари саҳлангорӣ аз дасташ рафта аст аз дасти онҳо бозпас хоҳад гирифт. Бинобар ин шурӯи мұчаддади ҷанг дар Ироқ дар назари аҳли Мадина ба салоҳи мусалмонаң набуд, ба ҳар ҷиҳат касе аз ҳозирин даъвати Умарро барои ҳаракат ба сӯи Ироқ тасдиқ накард ва ба сукут гузаронданд.

Дуввумин дарҳости Умар (р)

Субҳи рӯзи дуввум Умар (р) дар масцид ба мардум хитоб карда фармуд (ман намеписандам, ки касе занон ва қўдакони арабро ба ғуломи бигирад. Намехоҳам ин равиш ба унвони суннати роиҷ барои ҳамеша дар байнин араб боқӣ бимонад, чунки барои ояндаи аъроб зиёнбахш хоҳад буд) ва ба мардум амр кард, то занон ва қўдаконеро, ки дар замони Абубакр (р) дар ҷанг бо сарқашони араб асир ва ба унвони ғулом, дар назди онҳо буданд озод намуда, ба хешовандонашон баргардонанд.

Умар (р) бо ин фармон равише ба миён қашид, ки гарчи бо сиёсати собиқи аҳди Абубакр (р)- ҳалифаи аввали мусалмонаң мухолиф буд, vale сиёсати қунунии ҳалифаи дуввум инчунин талаб мекард. Ин амр ба сарфа ва салоҳи мусалмонаң буд, зеро Умар (р) бо ин иқдом алоқа ва муҳаббати қабоили арабро ба ҳуби ҷалб намуд ва қалбашонро ба даст овард ва робитаи онҳоро, ки қаблан бо ҳуқумати ислом ҳуб набуд ба робитаи ҳасанае, ки бар пояи муҳаббат устувор мегардад, мубаддал намуд.

Ин сиёсат ба назари Умар (р) барои мусалмонаң ҷанбаи ҳаётӣ дошт, зеро чунон ки медонем дар ин ҳангом

қисмати умдаи лашкари ислом дар ҷабҳаи Ярмуқ, Шом мустақар шуда буд, ҳоло Умар (р) агар бақияи лашкари мусалмононро омода намояд ва ба Ироқ бифиристад, дигар касеро надорад, ки аз ўҳдаи муҳофизати ҷазираи араб барояд. Бими ин мерафт, ки фурсати муносибе ба дасти қабилаҳои мазкур бирасад, то муҷаддадан сар ба тутён бизананд. Дар ин сурат ҷазираи араб дар оташи фитна ва ошӯб ҳоҳад сӯхт, Умар (р) бо ин иқдоми сиёсии худ на танҳо он қабоилро умединор ба инояти ҳукумати ислом намуд, балки илова бар ин, ҷилави ин хатарро низ гирифт. Пас ҳоло Умар (р) метавонад ба онҳо итминон дошта онҳоро мусаллаҳ намояд ва вориди ҷабҳаҳои набард намояд.

Суҳанронии Мусанно барои мардуми Мадина дар мавриди моҳияти низоми Эрон

Пештар гуфтем, ки Мусанно пешниҳод кард, то ин қабоилро барои набард даъват кунад, вале Абубакр (р) фурсати ин корро наёфт ва аз дунё рафт, акнун чун Мусанно аз судури фармони Умар (р) барои озодии зан ва фарзандони он қабоил фаҳмид, ки ўмувофиқи ин кор аст, аз нав назарашро ба Умар (р) пешниҳод кард, гарчи назари Мусанно писанди Умар (р) буд ва шояд ҳам худаш дар андешаи ин кор буд, ки фармони озодии занон ва атфоли қабоили мазкурро содир кунад, вале дар ин ҷо ба сукут гузаронд. Чунки ўмувофиқи ин кор, мардуми Мадинаро, ки ҷашми дигарон ба онҳо дӯхта буд, мувофиқ ва ҳозир ба набард дар Ироқ кунад, зоро ба ҳар роҳе, ки онҳо раванд дигарон ба ҳамон роҳ ҳоҳанд рафт.

Мусанно аз қиёфа ва симои ҳозирин дар масцид дармеёбад, ки аз мати шоҳаншоҳӣ ва қудрати низомии Форс ва ғалабаи онҳо бар миллатҳои муҳталифи ҷаҳон дар

назарашон гиреҳи кўре аст, ки бовар намедоранд ба дасти онҳо кушода шавад, аз ин рӯ дар миёни онҳо бапо хост ва гуфт:

—Эй мардум! Мабодо шўҳрат ва ҳайбати Форс дар назаратон зиёд ҷилва қунад, мо чандин бор дар хоки Ироқ бо онҳо ҷангидем ва ба осонӣ бар онҳо пирӯз шудем ва хеле зуд бар шаҳрҳои мутаадиди онҳо, ки беҳтарин ноҳияи он ҷо аст даст ёфтем ва онҳоро тасарруф кардем ва агар Ҳудои азза ва ҷал бихоҳад боз ҳам бар онҳо пирӯз ҳоҳем шуд.

Умар (р) эҳсос кард, ки изҳороти Мусанно дар мардум таъсири нек намуд ва ҷеҳраҳояшон боз гардида аст, аз ин хотир фармуд (эй мардум! Ҳоки ҳушки Ҳичоз ҷои хубе барои шумо нест, ҷуз барои ба даст овардан коҳ ва гиёҳ. Дар сарзамине, ки Ҳудо ба шумо ваъдаи фатҳ дода ҳоҳед дид, ки чи неъматҳои барои шумо мерос гузашта. Ҳудо ёридиҳандаи дин ва нусратдиҳандаи мададкорони роҳи ҳақ буда, ба пайравони дини худ меросҳои миллатҳои муҳталифро ҳоҳад бахшид, кучоянд бандагони некукори Ҳудо?)

Вокуниши мардум

Мардум бо ҳама тарс ва ҳавфе, ки аз Форс доштанд пас аз шунидани суханони кўтоҳи Мусанно ва таваҷҷӯҳ ба фармоиши муҳтасари Умар (р), ки бо далелҳо ба ои Қуръон ба онҳо навиди пирӯзӣ дод, дар худ эҳсоси оромиш ва итминон намуда, мутамоил ба иҷобати ами Умар (р) шуданд, ҷаро иҷобат ва фидокорӣ дар роҳи ҳақ нақунанд? Магар ион набуданд, ки дар замони нубувват фидокорӣ карданд ва набии Ҳудоро дар пешрафти дини ислом нусрат доданд? Ҷӣ гуна мешавад, ки барои ҳамин амре, ки қаблан дар таҳқиқи он фидокорӣ карданд акнун барои ҳамеша сукут ихтиёр намуда, аз ҷой начунбанд!

Онҳо то ин вақт бадин чиҳат дар тасмими худ дудила буданд, ки мушкили корро хеле душвор мепиндоштанд ва бовар намекарданд, ки дар корашон муваффақ шаванд, vale ҳоло ки Мусанно онҳоро аз рӯҳияи размандгони Форс огоҳ сохта, мушоҳидаҳои худро бозгӯ карда ва ҳазрати Умар (р) низ ба онҳо навиди пирӯзӣ ва фатҳи ин сарзамипро медиҳад ва мегӯяд Худо ба онҳо ваъдаи фатҳ дода ва онҳо имон доранд, ки ваъдаи Худо хилоф намепазираდ, ҳар мушкиле дар назарашон осон мегардад, аз ин хотир барои рафтан ба майдони ҷанг, ки имон доранд пирӯз ҳоҳанд шуд, мешитобанд.

Наҳустин даста озими Ироқ мешавад

Оре, чунин шуд ва Абубайди Сақафӣ, ки яке аз фармондехони машҳури араб буд ба по хост ва омодагии худро бо афроди таҳти фармонаш барои ҳаракат ба сӯи Ироқ эълон кард. Ў аввалин касе буд, ки довталаби ин кор гардид. Пас аз ў Саъд ибни Убайди Ансорӣ ва сипас Сулайт ибни Қайс ду нафари дигар аз умарои араб мувофиқат намуда, эълон карданд, ки бо қавми худ барои ҳаракат ба Ироқ муҳаё ва омодаанд. Мувофиқати ин се нафар аз умарои араб боист шуд, ки бақияи мардум низ бо онҳо ҳамсадо ва омодаи кор шаванд. Теъдоди онҳо ба зуди ба ҳазор нафар расид.

Ҳазрати Умар (р) аз фароҳам шудани ин лашкар, ки муқаддима ва пешқаровули аввали лашкари бузургтаре ҳоҳад буд хушҳол гардид ва Ҳудоро шукр намуд, ки мусалмононро аз тарс, ки табоҳқунандаи ҳар қавме аст начот дод, то ў ба мақсадаш, ки ба салоҳи ҷомеаи исломӣ буд, бирасад.

Бояд дид, ки Умар (р) фармондехии ин лашкареро, ки меҳоҳад ба Ироқ гусел кунад, ба чи касе voguzor менамояд?

Буданդ баъзе аз аҳли Мадина, ки меҳостанд, ки Умар (р) фармондехиро ба яке аз собиқадорони муҳочирон ё ансор пешкаш намояд, ин матлабро ба ўарз ҳам карданд, vale Умар (р) ҳақшинос ва одил буд, магар на аввалин касе, ки ба тақозояш рўйи хуш нишон дод ва довталаби ҳаракат ба Ироқ гардид Абуубайд ибни Масъуди Сақафӣ буд ва бақияи мардум пас аз ўомодаи кор шуданд? Оё месазад, ки Умар (р) фармондехии лашкареро, ки аввалин санги асосаш ба дасти Абуубайд гузорида шуда ба дигаре voguzorad? Албата не. Ҳол он ки ўаз ҷангварони варзидаи араб буд ва метавонист ба хубӣ аз ўҳдаи кор барояд! Ба ин чиҳат буд, ки Умар (р) фармуд: «На, ба Ҳудо қасам чунин наҳоҳам кард, Ҳудои ҷалла ҷалолуҳу ба шумо мардуми Мадина дар асари пешқадамӣ ва тасриҳ дар рафъи шарри душманони дини ислом иззат ва бартарӣ бахшид, vale акнун шумо дар ин бора сустӣ аз худ нишон додед. Аморат ва фармондехии ин лашкар ҳаққи касе аст, ки пешқадам гардид ва омодагии худро пеш аз ҳар касе эълон кард. Ба Ҳудо қасам ғайри ўро дар раъси лашкар намегуморам». Сипас Абуубайдро назди худ хост ва фармондехии лашкарро ба ўвогузор намуд.

Вопасин тавсияҳои Умар (р)

Абуубайда пас аз ҳаракати Мусанно то як моҳ машғули ҷамъоварии афрод ва такмили таҷхизот буд. Ҳамин ки лашкараш ба ҷаҳор ҳазор расид, аз Умар (р) ичозаи ҳаракат хост, Умар (р) пас аз ичоза дар урадугоҳи лашкар ҳозир ва ба ў тавсия фармуда, гуфт:

-Аз асҳоби гиромии Расули Ҳудо, ки дар ин лашкар таҳти фармонат мебошанд, дар корат машварат кун ва суханонашонро бишунав ва ба кор бар. Дар ҳеч амре аз умурат бидуни санҷиши ва арзёбӣ машитоб, зоро ҷанг кори

кучак ва осон нест. Он кас дар ҹанг пирўз мешавад, ки бо ҳавсала ва шикебо аст ва маҳсусуан фурсатшинос ва дурандеш бошад. Дар баробарам ҳеч монеа нест, ки Сулайт ибни Қайсро ба фармондехии гурӯҳе баргузинам, магар ин ки шитобкор аст ва дар кори ҹанг ҷуз сабр ва сабот раво нест. Он чи Умар (р) ба он даст ёфт ин буд, ки муваффақ гардид аз мардуме, ки аз тарси мардуми Форс меларзиданд, лашкарे фароҳам қунад, ки акнун бидуни камтарин тарс ва бо эътиимод ба ваъдаи Худо ва имони ҷозим ба фатҳ ва пирўзӣ ба сӯи майдони ҹанг мешитобанд, ин кор комёбӣ ва тавфиқе буд, ки Худо ба Умар (р) иноят фармуд ва мушкили сахти ўро дар оғози хилофаташ ҳал фармуд, то ба он чи, ки Абубакр (р) каме пеш аз фавташ ба вай тавсия карда буд, даст ёбад.

Мусанно пас аз вуруд ба Ироқ чӣ мебинад?

Мусанно ба фармони Умар (р) қабл аз ҳаракати Абуубайд ба Ироқ расид, то ба баррасии авзӯй бипардозад ва бубинад мусалмонон пас аз ҳаракаташ ба суи Мадина чи вазъе пайдо карда, акнун чи ҳоле доранд ва душман чи фикре кардааст, даст ба чи коре задааст, vale пас аз вурудаш ба Ироқ дармеёбад, ки авзои дохилии Форс ҳалалдор шуда дучори беназмӣ шудаанд, аз ин рӯ дар ин муддате, ки ў дар он ҷо набуд ҳеч гуна иқдоме накардаанд акнун бо ин вазъ заминаи муносибе барои мусалмонон фароҳам шуда, ки бар онҳо битозанд, vale Мусанно фаромӯш накарда буд, ки тибқи фармони Умар (р) бояд даст ба коре назанад ва мунтазири Абуубайд бошад.

Абуубайд пас аз як моҳ аз ҳаракти Мусанно дар ҷимодию-л-аввали соли 13-уми ҳичрӣ, бо ҷаҳор ҳазор сарбоз аз Мадина ба тарафи Ироқ ба ҳаракат дармеояд ва тибқи дастури Умар (р) дар байнин роҳаш иддае аз

ҹанговарони қабоили арабро, ки дар замони хилофати Абубакр (р) таслим ва сар пеш ниҳода буданд, ба қўмак меҳонад ва ба сўи Ироқ мекашонад, то он ки иддаи неруҳояш то расидан ба Ироқ тадриҷан ба даҳ ҳазор сарбози силаҳшуре расид, ки умре дар ҹангги дохилӣ ба сар бурда, варзидаи корзор шуда буданд.

Ҷангги Намориқ

Чун Абуубайд бо лашкари даҳ ҳазор нафарии худ дар Ҳийра ба Мусанно ва лашкараш пайваст, тўле накашид, ки Рустами Фарруҳзод паҳлавони забардаст, ки Пурондуҳт - малиқи Эрон ихтиёроти мамлакатро ба ў voguzor карда буд, лашкаре дар Мадоин фароҳам овард ва фармондехии онро ба шахси размандаи моҳир ба номи Гобон voguzor намуд, ки солҳои ҷавонии худро дар ҹанг ва пайкор пушти сар гузошта ва дар амалиёти ҹангӣ корозмӯда шуда буд. Рустам ба ў дастур дод, то аз наҳри Фурот (Фурот наҳре аст, ки сарчашмаи он дар Арманистон аст ва аз он ҷо ба Туркия ва аз Туркия ба Сурия сарозер ва ба Ироқ мерасад ва ба наҳри Даҷла муттасил мегардад) убур намуда, ба Ҳийра, ки маркази ситоди фармондехии аъроб буд, ҳамла кунад.

Рустам лашкари дигаре низ ба роҳбарии фармондехи дигаре ба номи Нарсӣ фароҳам намуд ва дастур дод, ки дар ҷое ба номи Каскар ба байни Даҷла ва Фурот мустақар шавад, то агар лозим шуд ба қўмаки Гобон бишитобад.

Чун Абуубайда аз иқдоми Рустам оғоҳ мешавад, барои муқобила бо Гобон аз Ҳийра хориҷ мешавад. Ду лашкари мутахосим дар ҹануби Фурот дар маҳалле ба номи Намориқ байни Ҳийра ва Қодисия ба ҳам мерасанд. Дар ин ҷо ҹангги саҳте байни онҳо дар мегирад, ки оқибат мусалмонон ғолиб ва шикасти саҳте ба ҳарифи худ ворид месозанд. Шумораи зиёде аз онҳоро ба қатли мерасонанд ва

нерухое, ки аз ин набард чон бадар мебаранд худро ба лашкаргоҳи Нарсӣ дар Каскар мерасонанд ва худи Гобон фармондехашон асири дasti яке аз мусалмонон мегардад.

Чун касе, ки Гобонро асир карда буд ўро намешинохт пешниҳоде, ки Гобон барои начоти худ аз ў карда буд, қабул мекунад.

Гобон ба асиркунандааш мегӯяд шумо мардуми араб аҳли қарам ҳастед, чӣ мешавад маро, ки пирамарди солхӯрдае ҳастам амон дихӣ ва ман мутақобилан ба ту ду ғулом дихам? Асиркунанда бар ў тараҳхум менамояд ва пешниҳодашро қабул мекунад. Гобон мегӯяд, ки пас маро ба назди амират бибар, то аз ин муомила огоҳ шавад. Аз ин хотир ўро назди Абуубайд мебарад. Дар ин ҷо буд, ки Гобон шинохта шуд ва мардум фаҳмиданд, ки ў фармондехи лашкари душман аст. Аз Абуубайд хостанд, то ўро ба қатл бирасонад, vale роҳе набуд, зоро касе ўро ба асорат гирифта овардааст амонаш дода буд, аз ин рӯ Абуубайд мегӯяд;

-Гарчи ў фармондехи лашкари душман аст боз ҳам ўро наҳоҳам қушт, зоро як нафар мусалмон ўро амон дода ва тибқи қонуни ҷангии ислом амонаш қабул ва барои мо мұтабар аст. Ба ин сон Гобон аз қатл начот ёфт ва озод гардид.

Ҷанги Сақотия

Рустам аз шикасти ин лашкар итилоъ ёфта, эҳсос мекунад, ки лашкари Нарсӣ дар ҳатари ҳамлаи араб афтода аст, зоро Абуубайд пас аз пирӯзӣ дар ҷояш наҳоҳад нишастан, балки ба зудӣ барои ҳамла ба Нарсӣ ба Каскар ҳоҳад шитофт, аз ин рӯ дастур дод фармондехи варзидае ба номи Ҷолинус бо лашкари зиёдтар ва таҷхизоти муҳимтар

зудтар ба сүи Каскар ҳаракат намояд ва ба кўмаки Нарсӣ бишитобад.

Вале гўё Абуубайд аз ин амр ғофил набуда, аз ин рў пас аз ғалаба бар Гобон бефикр нанишаст ва қабл аз ин ки Ҷолинус ба Каскар бирасад, ба лашкари худ фармон дод то фавран ба тарафи Каскар ҳаракат ва бар Нарсӣ ҳамла кунанд.

Лашкари ислом дар чое ба номи Сақотия дар наздикии Каскар бо лашкари Нарсӣ, ки иддае аз боқимондагони лашкари шикастхўрдаи Гобон низ дар байни онҳо буданд, рў ба рў гардиданд.

Акнун мебинем, ки лашкари Нарсӣ дар муқобили лашкаре қарор гирифта, ки чанд рўз қабл бар лашкари Гобон дар Намориқ ғолиб шуда ва ҳам акнун фирориёни лашкари шикастхўрдаи Гобон, ки тарси шамшери араб, ки аз қалбашон берун нарафта аст, дар байни лашкари Нарсӣ ҳастанд, оё бо ин сифат мешавад, ки чунин лашкаре дар муқобили лашкари Абуубайд, ки аз ҷабҳаи пирӯзӣ ба ин чо омада аст, пойдор бимонад? Албата, не.

Абуубайд қабл аз ин ки фурсатро аз даст бидиҳад ва лашкари Нарсӣ бо расидани Ҷолинус тақвият шавад, ба лашкари Нарсӣ ҳамла намуд ва чунон ки аз ҳамон аввали кор маълум буд Нарсӣ натавонист беш аз Гобон дар муқобили Абуубайд пойдорӣ кунад ва ҳамин ки осори шикастро дар лашкараш дид, ақиб нишаст ва бо он чи ки аз лашкараш боқӣ монда буд, фирор кард. Аслиҳа ва захираи зиёде, ки ба чой гузошта буд, ба дасти мусалмонон афтод.

Ҷанги Борсамо

Абуубайд хабар ёфта буд, ки Ҷолинус барои тақвияти Нарсӣ ба сүи Каскар ҳаракат карда ба қарияи Борсамо

расида аст, аз ин рў дар Каскар ба интизораш нанишаст, ки мавриди ҳамла қарор гирад, зеро ғолибан пирўзӣ бо муҳочим аст на бо мудофеъ. Ба ин назар фавран ба тарафи Ҷолинус ҳаракат намуд ва дар қарияи Борсамо бар ў тоҳт. Ў ҳам натавонист дар муқобили Абуубайд муқовимат кунад. Ин буд ки монанди Нарсӣ бо боқимондаи лашкараш ба сӯи Мадоин гурехт.

Абуубайд бо ин пирўзихо бар навоҳии фатҳшуда, ки аз ҳайси сарват ва неъмат ғанӣ буд, тасаллут ёфт ва бар минтақаҳое, ки пас аз ҳаракати Ҳолид ба Шом аз таҳти тасаллути мусалмонон хориҷ шуда буд аз нав даст ёфт. Пас аз ин лашкарашро ба ин сӯ ва он сӯ пароканда намуд, то қуллияи рустоҳо ва деҳоти ин ноҳияро тасарруф намоянд. Ў муваффақ гардид сарзаминҳоеро, ки саводи Ироқ ном дошт, аз аввал то охир бидуни чанг, балки аз тариқи сулҳ бо аҳолӣ, тасарруф намояд. Ў тавре қудрат ва шавкат аз худашон нишон дод, ки мардуми ин навоҳӣ барои ҳамеша фикри қиём бар зидди мусалмононро аз сар бадар баранд ва қудрат ва азамате монанди давраи Ҳолид ибни Валидро, ки аз дилҳо рафта буд ба қалби мардуми ин ноҳия боз гардонид. Бузургонашон назди Абуубайд омаданд ва аз корҳое, ки дар гузашта дар набудани Ҳолид аз онҳо сар зада буд, узр хоста гуфтанд:

- Он чи аз мо ба миён омада, бо майл ва ихтиёри мо набуда, зеро истиқлол надоштем.

Дар ин чо бояд ёдовар шавем, ки Ҳолид ибни Валид ин навоҳиро, ки ба дasti Абуубайд афтод, қаблан фатҳ карда буд, vale пас аз ин ки ба амри Абубакр ба Шом рафт, мардум бар зидди мусалмонон қиём карданд. Мусанно, ки ба дастури Абубакр ҷонишими Ҳолид шуда буд, натавонист бо лашкаре, ки дар ихтиёр дошт, онҳоро саркӯб ва мутеъ намояд, аз ин рў манфиати худро дар ин дид, ки

лашкари исломро аз ин навоҳи ҷамъ қунад ва дар Ҳийра мутамарказ ва қалъанишин гардид. Инак ин навоҳӣ дубора ба тасарруфи мусалмонон даромад ва рӯзгори даврони Ҳолид боз гашт.

Дар таърихи Абубакр (р) хондаем, ки Ҳолид пас аз фатҳи ин сарзамин дар андешаи фатҳи Мадоин-пойтахти Сосониён буд, vale ҳангоме ки дар фикри нақшай кораш буд, аз Абубакр фармон ёфт, то ба Шом биравад. Ин буд ки нақшааш бе амал монд ва Ҳолид аз ин бобат мутаассиф гардид.

Чун Умар (р) тибқи собиқае, ки дар ҷараён буд муносибати хубе бо Ҳолид надошт, Ҳолид тасаввур кард, ки Умар (р) аз Абубакр (р) хоста, то вайро ба шом бифиристад, аз ин рӯ гуфт:

- Ин амр дар асари пешниҳоди Умар (р) аст, ки нахоста ба ифтихори фатҳи Мадоин бирасам.

Ҳоло мебинем, ки Мусанно ба василаи Абуубайда ба ин пирӯзихо, ки шарҳ додаем тавғиқ ёфта ва ин сарзаминро аз вучуди ҳариф пок кард, хотираш дар ин ҷо осуда шуд ва лашкаре дар ихтиёр дорад, ки бо тадбир ва кордонии Абуубайд ба ҳар ҷо рӯй оварда, парчами пирӯзи ба дӯш гирифта, ғолиб ва фируз аз майдон боз омада, пас акнун ҷо дорад, ки Мусанно ҳамон орзу ва умедеро, ки Ҳолид дошт дар дил парварад ва дар фикри ҳамла ба Мадоин бошад.

Рустами Фарруҳзод

Ин амр ягона орзуи Мусанно буд, vale имкони ин корро надошт, зоро Рустами Фарруҳзод ин паҳлавони диловар ба ҳадде фикраш саҳҳ ва ба тавре дурандеш ва оқибатсанҷ буд, ки он чиро меандешид ва он чиро ки пешбинӣ мекард, то андозае дуруст буд. Аз ин рӯ мардум

бовар доштанд, ки ў илми нучум дорад ва он чиро, ки медонад ва мегўяд аз иктишофоти нучумй аст, vale чунин набуд, балки сарчашибаи пешбинӣ ва пешгӯии ўаз амиқии сиёсат ва оқибатбинии ў буд. Ба тавре ки дар замони мо низ ҳастанд сиёсатмадорони тезхӯше, ки воқеаи сиёсиро пешгӯи менамоянд ва баъдан чунон, ки гуфтаанд воқеъ мегардад. Рустам яке аз чунин мардумоне буд.

Пас, оё мешавад, ки чунин касе ба нақша ва андешаи Мусанно пай набарад ва илочи воқеаро қабл аз вуқӯъ нақунад? Оё мешавад чунин марде нангги шикасти лашкарашро аз дasti лашкари бетаҷҳизи араб, ки бо васоили ночиз ва аслиҳаи ноқис мечангиданд барои муддати зиёде таҳаммул намояд? Албата, не.

Рустам пас аз шикасти лашкари Ҷолинус, ки умеди зиёде ба он дошт, ба таҳияи лашкари муҳиме мепардозад ва хосон ва кордиагони давлатро ҷамъ намуда, аз онҳо мепурсад чи касеро мешиносанд, ки дар таҷрибаи ҷангӣ ва дар душмани бо араб аз дигарон шадидтар бошад, то роҳбарии ин лашкарро ба ў бисупорад ва ба ҷанг араб фиристад? Гуфтанд чунин касе фақат Мардоншоҳ -раиси горди салтанатӣ аст, ки эрониён ўро Баҳмани Ҷозуя ва араб ўро Зу-л-ҳочиб меноманд.

Рустам ўро назди худ хоста, фармондехии ин лашкари азимро ба ў месупорад ва Ҷолинус фармондехи шикастхӯрдаи ҷангии Борсаморо бо бақияи лашкараш низ бо ў ҳамроҳ месозад ва таҳти фармонаш қарор медиҳад. Ба Баҳман дастур медиҳад, ки ҳаргоҳ дид Ҷолинус боз ҳам дар ин ҷанг сустӣ нишон медиҳад, ўро ба қатл бирасонад, то боиси сустии дигарон нашавад ва барои он, ки ба лашкар бифаҳмонад ин ҷанг беҳад муҳим аст, дирафши ковиёни-парчами миллии Эронро ба дасташ месупорад.

Набарди Филҳо ё воқеъаи Ҷиср (пул)

Баҳман ва Ҷолинус бо ин лашкари бузург ва комилан мучахҳаз аз Мадоин ба сӯи Абуубайд ба ҳаракат дармеоянд ва дар маҳалле ба номи Қасуннотиф дар самти шимоли Фурот мустақар мегарданд.

Абуубайд, ки аз ҳаракати ин лашкар огоҳ буда аст, бо лашкараш барои муқобила бо онҳо ҳаракат мекунад ва дар чое ба номи Мураввача дар ҷануби Фурот мавзех мегирад.

Чун байни ин ду лашкар наҳри Фурот фосила буд, Баҳман ба Абуубайда паём фиристода гуфт:

-Ё шумо аз Фурот убур кунед ва ба тарафи мо биёед, ё мо ба он сўйи наҳр ба тарафи шумо хоҳем омад.

Ёрони Абуубайд гуфтанд бигузор онҳо ба тарафи мо биёянд, vale Абуубайд, ки сармасти пирӯзиҳои қаблий буд эҳсоси ғайрат намуд ва гуфт;

-Набояд ба онҳо нишон диҳам, ки тарсу ҳастам. Бояд аз наҳр ба сӯи онҳо убур кунам.

Сулайт ибни Қайс ҳамон амире, ки Умар ўро кордон дониста ба Абуубайд гуфта буд (дар баробарам ҳеч монеа нест, ки ўро ба фармондехии гурӯҳе баргузинам ҷуз ин ки шитобкор аст) ва ҳамчунин бузургони лашкар, фикри Абуубайдро ба салоҳи лашкар надонистанд ва гуфтанд:

-Мо то кунун ҳеч гоҳ бо чунин сипоҳи бузурге рӯ ба рӯ нашудаем, маҳсусан ки меҳоҳанд бо ин ҷанг, ори шикастҳои гузаштаро аз худ шуста шикастҳои худро бо пирӯзӣ дар ин ҷанг ҷуброн кунанд, аз ин рӯ тадорукоти зиёде муҳайё намудаанд ва барои ҷанг бо мо ҳозир шудаанд. Мусалламан аз худ гузашта ва бебок ҳоҳанд ҷангид. Ту боши мекоҳӣ дар чое бо онҳо бичангӣ, ки ҳаргоҳ вазъе пеш ояд, ки лозим шавад ақиб бинишinem барои мо душвор шавад, магар на ин аст ки дар ин сурат душманро дар пушти сар ва наҳри Фуротро дар пеш хоҳем дошт?

Абуубайд барошуфта мегүяд:

-Агар мо ба сүи онҳо наравем, тарсу хоҳем буд. Сулайтро, муттаҳам ба буздилӣ менамояд. Сулайт мегүяд:

- Ба Ҳудо он чиро, ки барои ту лозим ва ба нафъи мусалмонон буд гуфтам ва баъдан хоҳӣ дид.

Аҳли Ҳийра дар қадим пule сохта буданд, ки ба василаи он аз Ироқ ба соҳили шимолӣ рафту омад доштанд ва бо ин пул Ироқ ва Эронро пайваст сохта буданд. Ҳангоми вуруди Абуубайд пояҳои ин пул суст ва пораҳое аз қисматҳои он ҳароб шуда буданд.

Чун Абуубайд тасмим гирифт, ки лашкарашро аз рӯи ин пул убур дихад, дастур дод онро таъмир намоянд ва чун қисмати шимолии он, ки ба соҳил мерасид, ба қуллӣ ҳароб шуда буд, амр кард, то ҷандин қаиқ ба ҳам баста, ба пул муттасил намоянд, то битавон аз рӯи пул ба ин қаиқҳо убур намуда ба соҳил бирасанд. Ҳамин ки аз тармим ва ислоҳи пул фориғ шуд бо лашкараш аз рӯи он ба он сўи соҳил убур кард.

Ба маҳзи ин ки лашкари Абуубайд ба он сўи соҳил расид, Баҳман бидуни он ки ба онҳо мӯҳлат бидихад, ба лашкараш фармони ҳамла дод. Дар пешопеши лашкар филҳое ба ҳаракат даромаданд, ки ҳама ҷангдида ва барои ҷанг тартиб шуда буданд. Бар филҳо зангулаҳои бузурге овехта буданд, ки бо ҳам садои даҳшатноке мебароварданд.

Аспҳои мусалмонон, ки ҳечгоҳ филро ба ҷашм надида ва садои монанди садои гӯшҳароши зангӯлаҳои онҳоро дар умрашон ба гӯш нашунида буданд, аз дидани филҳо ва шунидани садои зангӯлаҳо то ҳадде ба ваҳшат афтоданд, ки аз итоати саворони худ сар печиданд ва аз майдон фирор ва боиси парешонии сафҳои мусалмонон гардидаанд. Ҳамин тавр роҳ барои тир андозон, ки аз рӯйи филҳо ба

сўйи мусалмонон тир меандохтанд, ҳамвор гардида илдаи зиёде аз мусалмононро ба қатл расонданд.

Абуубайд дид, ки сафҳои мусалмонон парешон гардида ва наздик аст ба куллӣ барҳам хӯрад. Аз ин рӯ аз аспаш пиёда шуд ва ба лашкараш низ дастур дод, то пиёда шаванд ва бо ҳам бо филон пайкор карда корашонро яксара намоянд. Ҷуз ин ҳам чорае набуд, зеро имкон надошт аз аспҳои тарсии фирорӣ кор гирифт.

Мусалмонон ба дастури Абуубайд аспҳоро раҳо карданд ва ба сўи филон юриш бурданд ва танобу полонашонро қатъ намуданд, саворони тирандозро, ки ҳамроҳи полонашон аз пушти онҳо ба замин афтонданд туъмаи шамшер қарор доданд. Чун филон аз майдон хориҷ гардида, аспҳоро мусалмонон дубора ба майдон кашида, ҳар ду тараф мардона ҷангиданд. Ҳар як аз онҳо тоҳе пеш мерафт ва замоне ба ақиб ронда мешуд. Ҷанг ҷандин соат дар байнни онҳо ба шакли пешрафт ва ақибнишинӣ ҷараён дошт.

Чун филҳо аз майдон ронда шуданд ва аз тирандозӣ хабаре набуд, хотири Абуубайд осуда ва аз ғалаба дар ҷанг умединвор гардида, вале дар ҳамин гирудор дар назди худ фили кӯҳпайкаре дид, ки ба мусалмонон ҳамла мекунад ва бо ҳартумаш, ки ба чап ва рост мезанад, онҳоро пароканда ва мутафарриқ месозад. Гӯё ин фил бисёр тезхуш ва қаҳрамони майдони ҷанг ва мавқеъшинос буд ва хуб медонист кай ва кучо бизанад.

Абуубайд дид, ки ҳаргоҳ ин фил имкон ёбад ногузир талафоти зиёде бар мусалмонон ворид месозад ва чи басо ки боиси шикасти қатъии онҳо шавад. Аз ин хотир худро ба он фил расонд ва бо шамшер зарбати шадиде бар ҳартумаш ворид соҳт, чун фил эҳсоси дард кард, ба ҳашм

даромад ва ўро зери пояи худ гирифта, лагадмол намуд ва Абуубайд зери чуссаи фил ҷон супурд.

Ҳакам бародари Абуубайд тибқи васияташ парчами лашкарро ба даст гирифт ва ба ҷанги фил рафт ва ў низ монанди бародараш зери пои фил аз байн рафт ва ба ҳамин тартиб ҳафт нафар аз ақвоми Абуубайд яке пас аз дигаре парчам ба даст гирифта бо фил ҷангиданд ва ҳамаи онҳо зери пояш талаф шуданд.

Чун мусалмонон ҷанд нафар аз фармондехони парчамдори худро паёпай талаф доданд, руҳияи худро ба куллӣ аз даст дода, шикаст хурданд ва ба ночор аз майдон фирор карданд ва ба тарафи пул шитофтанд, то худро ба он сӯи соҳил бирасонанд.

Мусанно, ки ҳатари шикасти мусалмононро дарёфта буд, парчам ба даст гирифт, vale на барои идомаи ҷанг, зеро дигар умеде барои пойдорӣ набуд, ҷунки афроди лашкаре, ки фармондехи аввал ва ҷанд нафари дигар аз фармондехонашон яке пас аз дигаре паёпай қушта шудаанд ва низомашон ба ҳам ҳӯрда ва сафҳояшон дар ҳам пошида ва дар ҳоли фироранд, имкон надорад дар муқобили лашкаре, ки пирӯз гашта онҳоро пушти сар бо шамшер дарав мекунад, пойдор бошад.

Мақсади Мусанно аз гирифтани парчам ин буд, ки мусалмонони шикастхӯрдaro роҳбарӣ қунад, то ба дурустӣ аз ҳамон пule, ки омада буданд убур намоянд, ба ин хотир ў бо иддае аз фармондехон ва диловарони лашкар пушти сари онҳоро муҳофизат намуданд, то шояд битавонанд аз талафоти онҳо бикоҳанд.

Мусанно машғули кораш буд, ки яке аз ақвоми Абуубайд ба номи Абдуллоҳ ибни Мурсиди Сақафӣ таноби қαιқҳоеро, ки ба пул баста шуда буд қатъ ва роҳи убур аз рӯи пулро масдуд кард ва фарёд бароварда, гуфт:

«Эй мардум рўй баргардонед ва мардона бичангед, то пируз шавед ё дар ҳамон роҳе, ки фармондехонатон фидокорӣ карда чон супурданд, чон дихед», vale афроди шикастхурда аз тарси шамшери душман гўш ба ҳарфаш надоданд ва бисёре аз онҳо худро ба об зада ғарқ шуданд.

Тибқи дастури Мусанно қаикҳои қатъшударо аз нав ба пул бастанд то мардум аз рӯи онҳо бигузаранд. Худи Мусанно бо афроди фидокоре, ки мардона истода, машгули дифоъ буданд, пас аз ҳамаи мардум ба он сўи соҳил убур карданд, ҳангоми дифоъ як зарбати найза ба Мусанно расид ва ўро маҷрӯҳ соҳт ва низ ҳалқае аз зирҳ дар баданаш фурӯ рафт, vale бо вучуди он аз фаолият боз наистод. Абузайди Тойӣ, ки яке аз фармондехони масеҳӣ буд ва ҳамроҳи мусалмонон мечангид, як чо ба Сулайт ибни Қайс дар ин ҳангоми хатарнок, то он чо бо Мусанно ҳамроҳӣ ва фидокорӣ карданд, ки ба шаҳодат расиданд.

Саранҷоми дардноки ҷанг

Дар ин ҷанг чаҳор ҳазор нафар аз диловартарин ҷанговарони мусалмонон ё дар майдони ҷанг ё дар хини фирор кушта ё дар об ғарқ шуданд.

Ҳоло бояд бубинем, ки Баҳман ин сардори фотех, ки ба ҳамин пирузии муҳим, ки дар ин набард ба даст оварда қонеъ мешавад, то ин ифтихор, ки касе пеш аз ў ба даст наёварда буд, номашро баланд қунад, ё барои ифтихору пирузии бештар, аз об убур карда, ба таъқиби мусалмонони шикастхўрда мепардозад, то онҳоро ба куллӣ нобуд ва дидай тамаи арабро аз ин сарзамин аз бех барканад?

Агар Баҳман ин корро мекард метавонист. Зеро нобуд кардани лашкари фирорӣ коре аст хеле осон, шояд Баҳман

намехост худро ба он сўи соҳил бирасонад ва дарёро дар пушти сар бигузорад, то мабодо ба мусалмонон қувваи имдодӣ бирасад ва тақвият шаванд ва рӯй баргардонида бичанганд ва ин бор ў ва лашкараш дучори ҳамон вазъе бишаванд, ки мусалмонон шуданд ва ифтихори пирӯзири, ки дар ин ҷанг ба даст оварда, аз даст бидиҳад.

Баҳман дар ин амр дудила буд, ки чи қунад. Ҳамин тардида ва таъхир дар кораш ба Мусанно фурсати хубе дод, то бақияи лашкарашро ба суръат аз хатар дур ва онҳоро аз ин минтақа ба шаҳри Ҳийра, ки маҳалли амне буд бирасонд ва бальдан бо фурсати бештаре онҳоро аз Ҳийра интиқол дода, ба шаҳри Алис, ки каме дурттар ва аз хатари ҳуҷуми душман дар амонтар буд, бирасонад ва дар он ҷо мустақар шавад.

Дар ин ҷо бояд ба ёд биоварем, ки ҳазрати Умар (р) ҳангоми ҳаракати Абуубайди Сақафӣ ба ў тавсия фармуд, ки дар ҳеч амре аз умураш бидуни арзёбӣ ва оқибатсанҷӣ шитоб нақунад ва аз асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) дар кораш машварат қунад ва ҳарфашонро бишунавад, агар Абуубайд ба ин тавсия амал мекард, дучори ин талафоти ҷангӣ намешуд.

Ин ҷанг дар рамазони соли 13-уми ҳичрӣ воқеъ шуд ва дар таърихи ислом бо воқеаи Ҷиср шӯҳрат дорад.

Баҳман ҳанӯз тасмими қатъӣ дар кораш нагирифта буд, ки ҳабар ёфт байнин мардум дар Мадоин ихтилоф афтода, ҷамъи тарафдори Рустам ва гурӯҳе пуштибони Фирӯzon буда, бо Рустам душманий доранд. Аз ин рӯ бо қисмати азими лашкараш фотеҳона ба Мадоин боз гашт ва қисмати кӯчаке аз онҳоро таҳти фармони Гобон гузорида, дастур дод, ки ба таъқиби лашкари Мусанно бишитобад.

Баҳман тасаввур мекард ҳамин гурӯҳи қӯчак барои нобуд кардани бақоёи лашкари шикастхӯрдаи фирории

мусалмонон кофӣ аст ва ба осонӣ бар онҳо ғалаба хоҳанд ёфт, vale ин фикр хато буд.

Аҳли шаҳри Алис аз кори Баҳман ва аз он чи дар Мадоин мегузашт итилоъ ёфтанд ва ба Мусанно хабар доданд. Мусанно фурсатро ғанимат шумурд ва бо лашкараш ва бо иддае аз мардуми силаҳшури Алис, ки довталаби ҷанг ба нафъи мусалмонон шуда буданд, ба тарафи Гобон тохта ўро шикаст доданд. Ҳуди Гобон асир ва ба фармони Мусанно ба қатл расид.

Маъракаи Бувайб

«Таърихи Эрон» таълифи Пирниё Мушир-уд-Давла мегӯяд:

-Умар (р) пас аз воқеаи Ҷиср, то як сол ҳеч гуна иқдоме накард. Пас аз гузашти як сол мардумро дар Мадина ба набард таҳрик ва барои даст ёфтанд бар мамлакат ва ҳазоини Сосониён ташвиқ кард ва ба ҳадде ба ин амр эҳти мом варзид, ки ҳаргоҳ касе меҳост барои набард ба Шом биравад ўро бозмегардонид ва ба Ироқ мефиристод.

Аммо форсиён бо он ки дар назди Ҷиср фатҳи дурахшоне карда буданд ва бо он ки фурсати яксола дар даст доштанд ва метавонистанд сипоҳи азиме фароҳам кунанд ва пои мусалмононро аз хоки Ироқ қатъ намоянд, ба иллати парешонии авзои доҳилии худ аслан дар андешаи кор набуданд ва ҳатто ба фикри дафъи ҳамлаи эҳтимолии мусалмонон ҳам нашуданд. Шояд ҳам тасавур мекарданд, ки пас аз воқеаи Ҷиср ҳатари мусалмонон ба қуллӣ аз байн рафта аст, аз ин рӯ осуда ва ором нишастанд.

Доктор Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал дар китобаш ба номи «Зинҷагонии Форуқи аъзам» мегӯяд:

- Пас аз ин ки Мусанно ба лашкари Гобон ғолиб шуд муддате дар Алис монд ва ҳамин ки рафъи хастагӣ кард, ба ташвиқ ва таргиби қабоили араб барои набард пардохт. Гарчи Мусанно аз халифа кумак хоста буд, vale ҳудаш ҳам ором нанишаст, зеро расидани лашкари имдодӣ аз Мадина вақти зиёде меҳост ва эҳтимол дошт, ки форсҳо дар фосилаи ин муддат қабл аз расидани кӯмак аз Мадина пешдастӣ намуда, ба ў ҳамла намоянд ва зарбае бар ў ворид намоянд, ки лашкарашро ба қуллӣ нобуд қунад. Аз ин рӯ аз қабоили араби дуру наздик кӯмак хост ва аз онҳо ҷангварони варзида ба даст овард ва бар лашкараш афзуд. Қабилаи масехии араби бани Намир муқими Ироқ, ки таассуби қавмияти арабӣ доштанд, ба роҳбарии Анас ибни Ҳилоли Намирӣ низ бо мусалмонон ҳамроҳ шуданд.

Мусанно лашкарашро, ки итминон дошт қавӣ шуда аз Алис ба маҳалле ба номи Марчус сабоҳ, ки байни Қодисия ва Хуфон дар ҷануби Ироқ буд, интиқол дод ва гарчи итминон дошт, ки ҳаргоҳ бар форсҳо дар ин ҳангоми бухронӣ ҳамла қунад ғолиб мешавад, vale лозим надонист, то бубинад Умар (р) дар Мадина барои кӯмакаш чи карда ва барои кори ояндааш чи фармоне медиҳад. Ин буд вазъи Мусанно дар Ироқ пас аз воқеаи Ҷиср, ки мебинем талафотеро, ки дар ҷанги Ҷиср ба лашкари ислом расид, барқорор кард ва лашкарро то он ҷо тақвият намуд, ки эҳсос кард метавонад бар форсҳо ҳамла намояд.

Чорасозии Умар дар Мадина

Аввалин касе, ки ҳудро пас аз воқеаи Ҷиср ба Мадина расонд, Абдуллоҳ ибни Зайд саҳобаи Расулу-л-лоҳ (с) буд. Ҳамин ки ў ба масҷид дохил шуд, Умар (р) пурсид чи ҳабаре дорӣ? Абдуллоҳ ҳодисаи Ҷисрро ба ў ҳабар дод. Умар (р) хеле аз ин воқеа қалбан мутаассир ва рӯҳан

аламнок гардид, зеро шахсе монанди Абуубайд (р) ва чандин нафар аз ашхоси бузурги худро аз даст дода буд, vale бо вучуди он таъсир ва ҳузнашро пинҳон дошт ва худро матин ва ором чилва дода, чиддан ба фикри оянда шуд.

Умар (р) медонист, ки агар як бор мусалмонон дар Ироқ шикаст бихӯранд дигар касе ҳозир намешавад ба он ҷо биравад ва ба набард бипардозад. Дар ин сурат на танҳо умде ба фатҳи бақияти Ироқ нест, балки он чиро ки фатҳ ва ба даст оварда аст аз даст ҳоҳад дод. Аз ин хотир лозим медонист, лашкари Мусанно зудтар ба ҳадде тақвият шавад, ки на танҳо эҳтимоли шикасти онҳо дар байн набошад, балки пешравӣ ва пирӯзии онҳо ҳатмӣ гардад.

Қаблан гуфтем, ки Абуубайда дар тӯли роҳаш аз Мадина ба Ироқ аз қабоили шӯриши таслимшуда қўмак гирифт. Онҳо низ дар ҷангҳои Намориқ, Сақотия Қасулнотиф, Ҷиср ва Борсамо душодуши лашкараш ҷангиданд, аз ин рӯ Умар (р) нисбат ба тавба ва ихлос ва фидокории онҳо итминон пайдо кард ва онҳоро барои набард дар Ироқ даъват намуд. Онҳо низ мутақобилан даъвати Умарро иҷобат намуда, аз навоҳии муҳталифи дур ва наздики нимҷазира гурӯҳ - гурӯҳ ба Мадина шитофтанд, то онҳоро омода намуда, ба майdonи ҷангни Ироқ бифиристад.

Дар ин асно Ҷарир ибни Абдуллоҳи Баҷлӣ раиси бузурги қабилаи Баҷлӣ назди Умар (р) омад пешниҳод мекунад, ки тоифаҳои силаҳшури Баҷиларо, ки дар атрофи нимҷазира дар байнин қабоил пароканда буданд ба Мадина фаро хонад ва онҳоро таҳти фармонаш қарор дихад ва ба Ироқ бифиристад.

Умар ба коргузорони худ дар ҳама ҷо фармон дод, то онҳоро фаро хонда дар як ҷо ҷамъ намоянд. Ҳамин ки ҷамъ

шуданд Умар (р) фармондехии ононро ба Җарир супурд, то ба күмаки Мусанно бишитобанд.

Ҳамчунин аз аҳли Мадина онҳое, ки пас аз шикасти ҷанги Ҷиср фирор намуда ба Мадина боз гашта буданд, омодагии худро барои рафтани дубора ба Ироқ эълон намуданд ва сипас тамоми қабилаи бани Азд, бани Кинона ва ҷанде аз қабоили ҳигар довталаби ҳаракат ба Ироқ гардианд.

Ҳазрати Умар (р) ин қабоилро, ки лашкари азиме аз ҷангҷӯёни бетарсро ташкил медоданд, омода ва ба сӯи Ироқ ҳаракат дод. Ин буд иқдом ва ҷорасозии Умар (р) дар Мадина барои имдод ва тақвияти қувваи Мусанно дар Ироқ.

Акнун мебинем, ки худи Мусанно дар Ироқ қувваи коғӣ дорад ва ҳазрати Умар (р) ҳам қувваи имдодии муҳиме муҳаё ва аз Мадина ба қўмакаш фиристода, пас бо ин ҳол Мусанно қуввае дар даст дорад, ки мутмаинан на танҳо метавонад аз ўҳдаи дафъи ҳамлаи Форс барояд, балки қудрат дорад бар онҳо битозад ва пеш равад, то ба орзуи ниҳоии худ бирасад.

Дар Мадоин чӣ мегузарад?

Оё бо он ки қувваи мусалмонон тақвият ёфта ва дар Марҷулсабоҳ-қисмати ҷанубии Ироқ истиқрор ёфта аст, боз ҳам дар Мадоин ҳамон ихтилоф ва низоъ ҳамчунон идома дорад?

Оре, то ин вақт чунин буд, вале чун ҳабари қувваи имдодӣ барои тақвияти лашкари Мусанно ба Мадоин расид, форсҳо ваҳшатзада шуданд ва эҳсоси хатар карданд ва пай бурданд, ки ҳамин ихтилофи дохилии онҳо буда, ки ба мусалмонон фурсати хубе дода, то қувваи шикастхўрдаи худро тармим ва тақвият кунанд ва дубора ба сӯи онҳо

сарозер шаванд. Аз ин рў Рустам ва Фирўзон ин ду сардори номй ихтилофоти худро канор зада, дасти сулҳ ва иттиход ба ҳам доданд ва лашкари бузурге ба роҳбарии Мехрони Ҳамадонӣ- сардори номии Форс муҳайё ва дар ҳоле, ки се фили ҷангӣ дар пешопеши онҳо дар ҳаракат буд, ба сӯи Мусанно ба ҳаракат даромаданд.

Мехрон орзу дошт дар набарде, ки дар пеш дорад, чунон пирўзии бузурге ба даст оварад, ки пирўзии Баҳман дар ҷангӣ Ҷиср дар муқобилаш ноҷиз ҷилва кунад ва аз хотираҳо гум шавад, вале ин орзу чунон, ки хоҳем дид амалӣ нагашт ва ба шикасти лашкар ва қатли худаш мубаддал гардид.

Мусанно дар Марҷу-л-сабоҳ аз ҳаракати лашкари Форс иттилоъ меёфт ва лозим надонист, ки ба интизори вуруди қувваҳои имдодии Мадина дар ҷояш, ки барои ҷанг муносиб набуд биншинад, аз ин рў ба Ҷарир ибни Абдуллоҳи Буҷалий ва дигар сардорони бузург, ки дар роҳ буданд паём фиристода, мегӯяд:

-Мо бо коре рў ба рў шудем, ки натавонистем, то расидани шумо дар ҷои худ бимонем. Пас шитоб кунед, то ба мо бирасед, ваъдагоҳи мо Бувайб мебошад.

Сипас бо лашкараш ҳаракат кард ва дар Бувайб мустақар гардид.

Мехрон низ бо лашкараш дар маҳалле ба номи Нахила ба тавре, ки байни ду тараф ҷуз наҳри Фурӯт фосила набошад, рў ба рӯи лашкари Мусанно қарор гирифт ва ба ин тартиб ҳар ду тараф барои ҷанг муҳаё ва омодаи кор шуданд.

Ҳарчанд қувваи лашкари Мусанно дар баробари қувваи бузурги Форс зоҳирان чизе набуд, ки моҳи умединӣ бошад ва ба илова форсҳо филҳои ҷангӣ ба майдон оварда буданд. Фил дар он замон монанди танкҳои имрӯза ба кор гирифта

мешуд, яъне тирандозон аз утоқаке, ки бар пушти он баста мешуд осуда ба сўи душман тирандозӣ мекарданд. Мусанно ба ҳар ҳол ба пирӯзиаш умединор буд. Зеро амирон ва неруҳояш аз қабоили сахронишин буданд, ки ба сахтиҳои зиндагӣ одат карда ва умре дар ҷанг ва пайкор басар бурда ва яқдилу якақида буданд. Чунин мардуме ҳар гуна машаққатеро таҳаммул мекунанд ва дар саҳнаи ҷанг, пуркор ва побарҷо мебошанд.

Аммо форсҳо гарчи барои ҷанг гирди ҳам ҷамъ шуда буданд, vale бе шак ба ин зудӣ осори ихтилофи дохилии онҳо аз байн нарафта буд ва имкон надошт дилҳояшон бо ҳам улфат ёфта бошанд. Чунин мардуме дар муқобили сахтиҳои ҷанг пойдор наҳоҳанд монд.

Ба ҳар ҳол Мехрон ба Мусанно пайғом дод, ки шумо аз Нахр убур мекунед ва ба тарафи мо меоед ё мо биёем? Мусанно мусибатеро, ки дар асари убур аз Нахр дар ҷangi Ҷиср ба мусалмонон расида буд, ба ёд дошт. Ҳазрати Умар (р) низ пас аз ҷangi Ҷиср ба ў супориш дода буд, ки то ба пирӯзи ҷашнгирие нарасида, аз Нахр ба он тараф наравад, аз ин хотир ҷавоб дод, то Мехрон ба ин сўи Нахр биёяд.

Мехрон бо лашкари сангинаш аз Нахр гузашт ва ба тарафи Мусанно омад. Лашкарашро сафорои намуд ва дар се саф қанори ҳам биёрост. Дар пеши ҳар сафе як фил қарор дод.

Мусанно низ лашкарашро дар сафҳои ба тарзи маймана, майсара ва қалб ороиш дод ва дар ҳоле ки либоси ҷангӣ ба тан ва аслиҳа дошт бар аспаш ба номи Шамус, ки маҳсуси вақтҳои ҷангаш буд, савор шуд. Ў сафҳои мусалмононро боздид намуд ва ба онҳо ваъда ва навиди пирӯзӣ дод ва онҳоро барои ҷанг ва фидокорӣ ташвиқ ва эҳсосоташонро барангехт ва роҳнамоиҳои

лозимро кард. Дар муқобили ҳар парчаме аз парчамҳои фармондехон каме истод ва гуфт:

-Мабодо шикаст нахуред. Зиштӣ ва зиёни шикаст барои мо ғайри қобили таҳаммул аст. Мардум аз суханони Мусанно ба ҳаяҷон омада ҷавоби мусбат додаң, сипас гуфт:

-Ман се бор такбир мегӯям. Шумо худро дар фосилаи ин се такбир барои ҳамла омода созед. Ҳамин ки такбири чаҳорумро гуфтам фавран бо ҳам ба душман ҳамла кунед.

Ҳамин ки Мусанно аввалин такбирашро гуфт, лашкари Мехрон фурсати бештаре ба ў надод ва чунон ҳамлаи шадиде бар лашкараш кард, ки қисмате аз сафҳои муқаддамашон, ки аз бани Бачил - ҷангҷӯёни машхур будаң, дар ҳам рехт ва талафоте бар онҳо ворид шуд, вале бани Бачил дубора худро ороста ва бо шучоат ва суботе, ки маҳсуси қабоили биёбоннишин аст бо ҳамкории бақияи лашкар бар сипоҳи Форс ҳамла кардаң. Бо ин ҳамла аз нав сафҳои худро мунаzzам соҳтанд. Пас аз он ҳар ду тараф ба ҳам тоҳта дар ҳам омехтаанд ва ҷангшири шадиде ба миён омад, ки сарнавишти ҳеч қадом аз онҳо маълум набуд.

Мусанно мебинад, ки ҳар ду тараф хеле сарсаҳт ва бо шиддати ҳар чи зиёдтар мечанганд. Ҳар қадом мекӯшад, то ҷоизаи ифтиҳори пирӯзии ҷангро бирабояд. Бо ин авзӯй тӯл ҳоҳанд қашид, то маълум шавад қадом як пирӯз ва қадом як шикаст меҳӯрад. Аз ин рӯ Мусанно дар андешаи коре шуд, ки пирӯзии мусалмонон фароҳам гардад ва ҷанг ба зудӣ хотима ёбад. Роҳе наёфт ҷуз ин ки бар Мехрон-фармондехи лашкари Форс ҳамла кунад ва ўро аз миён бардорад, чунки бо қатли ў шикасти лашкараш қатъӣ ҳоҳад шуд.

Аз ин рӯ барои ин кор ду нафар аз фармондехони варзидаро ба номи Анас ибни Ҳилоли Намирӣ ва Ибни

Фехри Тағлибӣ, ки ҳар ду араби масеҳӣ ва дар лашкари ислом бо душман мечангиданд назди худ хост ва гуфт:

-Шумо гарчи пайрави дини ислом нестед, vale арабед ва ин ҷанг ҷанге аст байнни араб ва ғайри араб. Ман меҳоҳам шаҳсан бар Меҳрон ҳамла қунам. Ҳамин ки ҳамла кардам шумо ҳар ду бо ҳам ба қӯмакам шитофта ҳамкорӣ қунед, то ин шоаллоҳ ба натиҷа бирасем.

Сипас Мусанно дар як фурсати муносиб ба сӯи Меҳрон тохта, ўро аз ҷояш ба ақиб ронд. Ҷун лашкари Форс аз моҷаро огоҳ шуд, қисмате аз онҳо ба посбонии фармондехи худ пардохтанд, фурсати фаолияти низомиро аз даст доданд ва ба ин тартиб гарчи Меҳрон аз ҳалокат начот ёфт, vale қисмати рости лашкараш, ки ба муҳофизаташ пардохтанд аз кор афтоланд.

Мусанно, ки вазъи онҳоро чунин дид дилгарм шуд ва ба лашкараш навид дод ва онҳоро далер намуд, то бар шиддати ҳамлаҳояшон биафзоянд. Дар ин ҳангом ҳар ду лашкар ба ҳадде саҳт ба сӯи ҳам тохтанд, ки ғубори ғализе бар ҳаво барҳост ба он гунае, ки маълум намешуд қадом яке аз тарафайн ғолиб ё мағлуб аст. Ҳамин ки каме аз ғализии ғубор коста шуд, маълум гардида, ки назми сипоҳи Форс дар асари шиддати ҳамлаи мусалмонон ба ҳам хурда ва ба тарафи пул фирор мекунанд, то худро ба он сӯи соҳил бирасонанд.

Ҷун Мусанно пешдастӣ кард ва монеи убурашон аз пул гардида, ноҷор ба тарафи соҳили наҳр шитофтанд, то ҳар тавр шуда, худро ба об анҷозанд ва аз шамшер начот ёбанд, vale мусалмонон фурсати ин корро ҳам аз дасташон гирифта онҳоро дар муҳосира гирифтанд ва ба ёди талафоти ҷангӣ Ҷиср онҳоро бебокона аз дами шамшер гузарониданд. Дар ҳамин гирудор як нафар ғуломи масеҳӣ

бар Мехрон даст ёфт ва ўро ба қатл расонид ва бо садои баланд гуфт:

-Ман ғуломи Тағлибӣ ҳастам, ман Мехронро куштам, бадин тартиб ҷанг бо пирӯзии мусалмонон хотима ёфт.

Мусалмонон дар ин ҷанг барои ба даст овардани пирӯзӣ ва шустани зиштии шикасти воқеаи Ҷиср ба ҳадде фидокорӣ карданд, ки гӯё аслан маргро намешиносанд. Маъсӯд ибни Ҳориса бародари Мусанно дар ин ҷанг қушта шуд, vale ҳаргиз андӯҳ ва сустӣ ба Мусанно роҳ наёфт, балки барои гирифтани қасос бар фаолияти хеш афзуд. Ҳамин ки Маъсӯд дар асари расидани зарбаи шаддиши шамшери душман ба замин афтод, ёронаш ғамгин шуданд ва ба давраш ҳалқа заданд, vale Маъсӯд, ки андӯҳашонро эҳсос кард, дар ҳоле ки нафасҳои охириинро мекашид ба онҳо гуфт:

-Эй ҷамоати бани Бакр ибни Воил! Парчамҳоро баланд нигаҳ доред. Ҳудо шуморо иззат дихад, набояд маргам шуморо дучори андӯҳ кунад ва аз коратон боз дорад.

Анас ибни Ҳилоли масехӣ- амири Тағлиб то он ҷо фидокорӣ кард, ки қушта шуд. Вале афроди таҳти фармонаш мардона то хотимаи ҷанг чунон ҳуб меҷангиданд, ки гӯё амирашон зинда ва дар пушти сарашон истода, фармон медиҳад.

Дар ин набард иддае аз номварони мусалмонон мачрӯҳ ва иддае ба шаҳодат расиданд. Пас аз ин ки маърака хотима ёфт, амирон бо афродашон тибқи фармони Мусанно аз наҳри Фурӯт гузаштанд ва бидуни ҳеч гуна бархурде, то маҳалле ба номи Собот пеш рафта ва он ҷоро тасарруф карданд ва аз неъматҳои ин навоҳӣ чунон ки Умар (р) дар масҷиди Набавӣ ба онҳо навид дода буд бархурдор гардианд, пас аз ин фатҳи худ Мусанно ба шаҳри Ҳийра маркази ситоди мусалмонон бозгашт, то

хасорот ва талафотеро, ки дар ин چанг бар лашкараш ворид шуда буд چуброн намояд ва неруяшро аз нав тақвият кунад ва аз халифа низ қўмак хост.

Осор ва пиёмадҳои ин шикаст дар Форс

Форсҳо пас аз фурӯ нишастани осори چанги Бувайб дубора ба таври ҷиддӣ ба фикри сарнавишти ояндаи худ шуданд. Рустам ва Фирӯзоне, ки мутаваҷҷехи хатари оянда шуда буданд, Яздинурӯд шоҳзодаи ҷавони бисту як сола аз силсилаи Сосониро ба подшоҳӣ баргузишанд, тоҷ ва таҳти мамлакатро ба ў супурданд ва ҳар ду барои ҳамкорӣ бо шоҳ ҳампаймон гардишанд.

Ба ҳамин лиҳоз буд, ки Рустам ва Фирӯzon ва соири амирон ва кордонони низомӣ аз ҳар тарафи Эрон ҳаракат ва дар Мадоин ҷамъ шуда, омодагии худро барои ин кор ба арзи шоҳ расониданд ва аз ў тақозои ҷамъоварии сарбоз ва муҳайё соҳтани лашкари азиме карданд, ки битавонад ба таври қотеъ аз ўҳдаи дағъи мусалмонон барояд.

Ахборе, ки аз ин бобат ба Мусанно мерасид ўро саҳт ба тарс андохт. Аз ин рӯ ҷараёни корҳоро муфассалан ба Умар (р) дар Мадина иттилоъ дод ва чун бо ин лашкаре, ки дошт наметавонист аз ўҳдаи дағъи лашкари азиме, ки Форс меҳост фароҳам намояд барояд, ҷорае надид ҷуз ин ки аз маҳалли худ ҳаракат ва ба сӯи нимҷазира ақибнишинӣ кунад, аз ин рӯ турӯҳҳои лашкарашро фаро хонд ва дар ҷое ба номи Зиқор мустақар гардид ва то он ҷо, ки мумкин буд ба ҷамъоварии мардуми қабоили араб пардохт. Сипас ба интизори қўмаки Мадина нишаст, то бо расидани қувваи имдод аз Мадина дубора ба ҷои аввали баргардад ва бо лашкари Форс рӯ ба рӯ шавад.

Чун номай Мусанно ба Умар (р) расид, ҷавоб навишт аз аҳли Начд, ки мардуми заҳматкаш ва шикебо буданд ва

тоби муқовимат бо душвориҳои ҷангиро доранд кўмак бигирад ва аз маҳалли худ ба сўи Ироқ боз гардад ва дар канори Фурот аз ҳам чудо шаванд.

Вале Мусанно қабл аз расидан ба چое, ки Умар (р) дастур дода буд дар асари ҳамон захме, ки дар ҷангӣ Ҷиср ба ў расида ва шифо наёфта буд дар шаҳри Ҳийра вафот ёфт.

Мусанно кист?

Чун то ин چо номи Мусанноро ба қалам овардем, чи хуб қабл аз ин ки бо ҳаводиси оянда дар Ироқ рӯ ба рӯ шавем, шахсияти ин пешвои доноро барои хонандагони азиз бозгӯ кунем.

Мусанно аввалин мусалмоне буд, ки ба резишгоҳи нахри Даҷла ва Фурот омад, то аз авзои он چо қасби маълумот кунад. Агар ў ба ин چо намеомад ва иттилоотеро, ки ба даст овард, ба Абубакр (р) халифаи мусалмонон бозгӯ ва ўро ба фатҳи ин сарзамин тарғиб намекард, Абубакр (р) ҷуръат намекард ба ин зуди ба ин چо, ки мустамликаи давлати азими Эрон буд, лашкаркашӣ намояд.

Абубакр дар пайи иттилооти муҳиме, ки аз Мусанно дарёфт, тасмим гирифт ба хоки Ироқ даст ёбад. Ба ин манзур Ҳолид ибни Валидро ба он چо фиристод ва ў бо ҳамкорӣ ва роҳнамоии фикрӣ ва низомии Мусанно қисмати зиёде аз Ироқро гирифт. Ин мочаро дар таърихи Абубакр (р) баён шуд.

Мусанно марди покдил буд ва ҷуз ҳайри ислом ва салоҳи мусалмонон чизе намехост. Диdem, ки дар воқеаи Намориқ ва Ҷиср ҳамроҳи Абуубайд ҷангид. Дар ҷангӣ Ҷиср пас аз шаҳодати Абуубайд ва ҷанд нафар аз фармондехони ҷонишинаш, ки парчами чиҳод бар дӯш гирифта паёпай күшта шуданд, ў буд, ки дар вақти

ноумедӣ парчам ба дӯш кашид ва масуълияти ҷанги мусалмонони шикастхурдаи фирориро ба ўҳда гирифт ва онҳоро аз маҳлака начот дод. Дар ҷанги Бувайб, ки худаш роҳбарии мусалмононро ба ўҳда дошт, шахсан фидокорӣ ва нақшай ҳамла ба фармондехи лашкари Форсро тарроҳӣ намуд ва муваффақ гардида, ҷангро ба зуди хотима диҳад ва мусалмононро ба пирӯзӣ бирасонад ва шикасти мусалмононро дар ҷанги Ҷиср бо пирӯзӣ дар ин ҷанг ҷуброн қунад.

Ӯ имон дошт ва ҳавову ҳаваси нафсониро, ки баҳше аз сиришти башар аст ноҷиз медонист. Ӯ як ҷанговари ба тамоми маънӣ ва як мӯъмини комил буд. Чунин кас ҷуз анҷоми вазифа ва ихлос дар кораш ҷизе намеписандад.

Ӯ ҷунон ки гузашт, орзу дошт ба сӯи Мадоин битозад ва агар қувваи имдодӣ аз Мадина пас аз фатҳи Бувайб ба зудӣ ба ў мерасид, ҳатман, ба сӯи Мадоин лашкар мекашид, вале ин имдод ба зудӣ нарасид ва ў дар ҳоле, ки парчами пирӯзӣ ва муваффакият дар кораш буд вафот ёфт ва дайнашро ба давлати ислом адо кард, пас акнун бо ин мухлис видоъ мекунем ва ба баёни бақияи матолиби мавриди баҳс мепардозем.

Набарди Қодисия

Ҳазрати Умар (р) дар асари талаби мадади Мусанно, ки қабл аз вафоташ аз ў карда буд, ба фармондехони худ дар саросари нимҷазира дастур дод, то ҳар савора ва пиёдаи силаҳшур ва ҳар соҳибназари ботадбир ва ҳар кордидаи ҷангӣ чи аз қабоили шӯриши замони Абӯбакр (р), ки тавба карда таслим шуда буданд ва чи дигаронро фаро хонанд ва ба Мадина бифиристанд ва дар ин кор бояд хеле шитоб қунанд.

Онҳо тибқи фармони Умар (р) бо суръат иқдом карданد ва дар корашон ба зудӣ муваффақ шуданд. Мардум аз атрофи нимҷазира баъзе ба тамай амволи ғанимат ва баъзе барои набард дар роҳи дини Ҳудо ба сӯи халифаи мусалмонон дар Мадина рӯй оварданд. Дар муддати кӯтоҳе чаҳор ҳазор нафар аз бебоктарин ҷангварони қабоил бо таҷхизоти кофӣ барои Умар (р) фароҳам гардида.

Чун Мусанно вафот ёфта буд ва касе дар лашкари Ироқ набуд, ки мавриди назари Умар (р) бошад, то роҳбарии онҳоро ба ўбисупорад, қарор дод, ки касеро аз ин ҷо бифиристад. Ҳангоме, ки мардум аз ашхосе, ки аҳлияти фармондехии ин лашкарро дошта бошад ном мебурданд, номае аз Саъд ибни Абуваққос ба Умар (р) расид, ки эълон карда буд аз қабилаи Ҳавозин ҳазор нафар савора, ки онҳоро аз ҷангҷӯёни варзида баргузида аст ба Мадина эъзом намуда, то ба Ироқ бифиристад.

Ҳамин ки номаи Саъд хонда шуд ва номи Саъд ба миён омад, ҳозирини маҷлиси хилофат гуфтанд он касе, ки ту меҳоҳӣ акнун пайдо кардӣ. Умар гуфт:

-Кист?

Арз карданд:

-Саъд ибни Абуваққос аст, ки дил ва панҷаи шер дорад.

Аз ин хотир Умар (р) ўро аз Начд фаро хонд ва мансаби фармондехии ин лашкарро ба ўсупурд.

Саъд ибни Абуваққос кист?

Саъд ибни Абуваққос аз ақвоми модари ҳазрати расули акрам (с) ва аз собиқадорони мусалмонон буд. Дар соли аввали зуҳури ислом дар синни 17 солагӣ дар асари таблиғи Абубакр (р) мусалмон шуд. Оиша дуҳтари Саъд мегӯяд:

-Падарам марди күтохқад, vale дуруштаном ва дорои панча ва бозуи неруманд ва саворкори мохир ва қаҳрамони диловар ва аз тирандозони номвари асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) буд. Саъд дар ҷангҳои Бадр, Ухуд, Ҳандақ ва фатҳи Макка дар канори Расулу-л-лоҳ (с) буд. Он ҳазрат дар фатҳи Макка яке аз парчамҳои сегонаи муҳочирионро ба дасти ўсупурд.

Ӯ дар ҷангҳи Ухуд, дар он ҳангоми хатарнок, ки мусалмонон шикаст хўрданд, барои ҳифзи ҷони Расулу-л-лоҳ (с) фидокорӣ кард ва худро дар даҳонаи марғ қарор дод ва бепарво ва бе сангар ба сӯи душман тир андоҳт ва нагузошт касе аз душманон, ки меҳостанд ба он ҳазрат ҳамла намоянд дар корашон комёб гарданд. Дар ин ҷо буд, ки Расулу-л-лоҳ (с) фармуд:

- Тир биандоз эй Саъд! Падар ва модарам ба фидоят.

Саъд аввалин мусалмоне аст, ки дар таърихи ислом тир ба сӯи душман андоҳт ва ин замоне буд, ки бо гурӯҳи кучаке таҳти қиёдати Убайд ибни Ҳорис барои қудратнамоӣ дар муқобили Абусуфён фармонравои Макка, ки аз Шом ба Макка боз мегашт дар маҳалле дар наздикии Робиғ камин гирифт ва танҳо Саъд буд, ки як тир ба сӯи душман раҳо кард ва чун Абусуфён салоҳи худ надид, ки пойдорӣ ва посух дихад, то мабодо қофилай кучаки ҳомили моли тоҷирон, ки ҳамроҳ дошт дар хатар афтад, аз ин хотир бидуни аксуlamal фирор кард. Ба ин лиҳоз аст, ки Саъд мегуфт:

- Ман аввалин мусалмоне ҳастам, ки дар ислом дар роҳи Ҳудо тир андоҳтам.

Пас аз ин, ки Умар (р) ўро фармондехи ҷабҳаи Ироқ баргузид, дар зимни дастуроте, ки дар бораи лашкаркашӣ ба ў дод, ўро насиҳат карда чунин фармуд:

-Эй Саъд! Дар ин роҳбарӣ мағур нашавӣ, ки пайрави паёмбар ва саҳобӣ ва ёри он ҳазрат ҳастӣ. Худои азза ва ҷалл бадии касеро бо бадияш намешӯяд, балки бадиро бо некӣ пок месозад. Байни Ҳудо ва ҳеч касе робитае вучӯд надорад, ҷуз робитаи тақво ва тоъат. Тавонгар ва нотавон назди Ҳудо баробаранд. Ҳеч касе бар дигаре бартар нест, ҷуз ба тақво ва парҳезкорӣ. Ризо ва муҳаббати Ҳудо ҷуз аз тариқи тоат ба даст намеояд. Ҳамеша он чиро, ки расули Акрам (с) лозим донист, лозим бидон ва доиман ва дар ҳар ҷо асоси коратро бар сабр ва субот бигузор.

Саъд ба фармони Умар (р) бо лашкаре, ки ҷамъ шуда буд, дар ҳоле, ки занон ва фарзандонашонро ҳамроҳ доштанд, аз урдugoҳи Мадина ба сўйи Ироқ ҳаракат кард. Боз ҳам неруҳое, ки пас аз ҳаракати ин лашкар ба Мадина мерасид, ҳазрати Умар (р) онҳоро ҳаракат медод, то дар роҳ ба Саъд бипайванданд. Ба ин тартиб лашкари Саъд ба тадриҷ зиёдтар ва тақвият гардид. Ҳангоме ки ба маҳалле бо номи Зарвуд расид, иддаи лашкари ҳамроҳонаш ба бист ҳазор расида буд. Иддаи лашкари Мусанно дар Ироқ низ ҳашт ҳазор буд аз он ҷо, ки мусалмонон дар Шом ба пирузи расида буданд ва дигар хавфе аз шикасти онҳо набуд, ҳазрати Умар (р) ба Абуубайд- фармондехи лашкари ислом дастур дод, то иддае аз қувваҳояшро, ки қаблан ҳамроҳи Ҳолид ибни Валид аз Ироқ ба он ҷо рафта буданд, барои тақвияти қувваи Саъд ба Ироқ боз гардонад, аз ин рӯ Абуубайд ҳашт ҳазор нафари онҳоро таҳти роҳбарии Ҳошим ибни Утба ба сўи Ироқ ҳаракат дод. Ин идда замоне ба Ироқ расиданд, ки ҷангиги Қодисия даргирифта буд.

Ба ин тартиб шумораи лашкари Саъд ба сивушаш ҳазор нафар расид, ки навадунуҳ нафарашон аҳли Бадр буданд, яъне аз асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) буданд, ки дар

chanги Бадр, ки аввалин чанги мусалмонон бо мушрикон буд ҳамроҳи он ҳазрат мубориза бурданд ва бар мушрикон голиб шуда бо парчами ифтихории фатҳ ва пирӯзӣ ба Мадина бозгаштаанд. Сесад нафарашон низ аз саҳбаи Расулу-л-лоҳ (с) буданд, ки дар фатҳи Маккаи муазамма бо он ҳазрат ҳамроҳӣ мекарданд.

Гузашта аз ин вучуди аҳли Бадр ва фотеҳони Макка дар байни ин лашкар барои Саъд имон ва баракат дошт, бақияи афроди лашкараш низ ўро дилгарм ва ба ояндааш умединор соҳта буданд, зоро лашкараш аз фармондехони кордида, хабир ва силоҳбозон ва савортозони моҳир ва диловар монанди Ашъас ибни Қайси Киндӣ, ки аз сарварон ва хутабои машҳури араб буд, Тулайҳа ибни Хувайлиди Асадӣ, - раиси қабилаи силаҳшури бани Асад, Амр ибни Маъдикараб, Зубайди Ямонӣ - паҳлавони далери араб ва Зарор ибни Ҳаттоб- шӯҷоии машҳури Қурайш ташкил шуда буд. Лашкаре, ки барои Саъд фароҳам шуд гарчи аз ҳайси идда муҳим нест, вале аз нерумандтарин мардуми нимҷазира ташкил ёфта ва Саъд метавонад ба такия онҳо орзуи фатҳи Мадоинро дар сар бипарваронад.

Ҳазрати Умар (р) дар Мадина аз тамоми ҳаракоти лашкари Саъд аз Мадина то хоки Ироқ ва интиқоли онҳо аз чое ба ҷои дигар, ба василаи мардоне, ки маҳсусан барои ин манзур дар роҳ интихоб карда буд, иттилоъ меёфт. Аз Мадина дастуроте, ки лозим буд мунтазам ба Саъд медод ва хати сайрашро таъйин мекард.

Ҳазрати Умар аз оянда ва сарнавишти ин лашкар бимнок буд, чунки медонист ба кучо лашкаркашӣ карда ва бояд бо чи қасоне бичангад, аз ин рӯ бори дигар мардуми нимҷазираро ба кӯмак хост, то мардони чанги ба сӯйи Ироқ сарозер шаванд.

Умар (р) медонист, ки агар бар Мадоин тасаллут наёбад, на танҳо Ироқро аз даст медиҳад балки нимҷазираи араб низ мавриди ҳамлаи интиқомии силаҳшурони Форс қарор ҳоҳад гирифт, пас ҳар тавр шуда бояд қудратеро, ки ба нимҷазира таҳдид меқунад аз миён бардорад ва Мадоинро бигирад.

Ҳазрати Умар (р) ба Саъд дастур дод аз Шароф (номи мавзеъ), ки урду зада буд кўч баста ба Қодисия биравад, зоро Қодисия дарвозаи Форс аст ва дар он чо маводи ғизой ва хурокӣ бештар аз ҷои дигар ба даст меояд ва агар бо лашкари Форс даргирӣ пайдо қунад дар тангно қарор намегирад.

Саъд ба дастури Умар (р), дар соли 14 ё 15-уми ҳичрӣ (мутобиқ ба 636 мелодӣ) дар Қодисия мустақар гардид ва то як моҳ бидуни ҳеч гуна бархӯрде дар он чо монд. Мусалмонон аз ҳайси ғизо ва об ва ҳаво комилан роҳат буданд. Ҳеч қадом аз онҳо то он рӯз ба чунин зиндагони гуворо нарасида буданд. Зоро дар хоки нимҷазира чунин зиндагони барои касе муюссар набуд.

Гӯё Форс гарчи ба ҷамъоварии лашкари зиёде пардохта буд, вале намехост аз нав ба зудӣ бо мусалмонон даргир шаванд, зоро меҳост ин дафъа тавре ҷамъ ва мучахҳаз шаванд, ки шакке дар пирӯзии худ надошта бошанд.

Саъд аз ин чо авзои мавҷударо ба Умар (р) иттилоъ дод ва маҳсусан навишт, ки то ин ҳангом аз тарафи Форс ҳеч гуна иқдоме барои ҷилвагарӣ аз ў нашуда ва аксуlamale аз онҳо надида аст, вале дере нагузашта ҳабар расид, ки Яздиғурд барошуфта ва ба Рустам фармон дода, то ҳар чи зиёдтар кори мусалмононро яксара намояд, аз ин рӯ Саъд мочароро ба Умар (р) иттилоъ дод.

Ҳазрати Умар (р) ба Саъд навишт:

- Набояд аз ин кор битарсед. Дар вазифаи худ пойдор бошед ва аз Худои азза ва ҷалл мадад бихоҳед. Бар ў таваккал кунед ва қабл аз ҳар коре гурӯҳе аз аҳли басиратро назди онҳо бифирист, то онҳоро ба қабули дини ислом ва таслим дар муқобили лашкари ислом ё пардохти ҷизъя даъват намояд.

Гуфтугӯи ҳайати намояндағони Саъд бо Яздигурд

Саъд гурӯҳе иборат аз шаш нафар: Нуъмон ибни Муқаррин, Мугийра ибни Шуъба, Ашъяс ибни Қайс, Осим ибни Амр, Амр ибни Маъдикарб ва Муанно ибни Ҳориса (бародари Мусанно ибни Ҳориса)-ро, ки ҳамаи онҳо мардони соҳибназар, сиёсатмадор ва шучӯз буданд назди Яздигурд подшоҳи Сосонӣ ба Мадоин фиристод. Ба онҳо дастур дод, то Яздигурдро ба қабули дини ислом даъват кунанд ва агар мувофиқат накард пешниҳод намоянд, то ҷизъя бидиҳад (яъне солиёна молиёти сарона ба давлати ислом бипардозанд), то даст аз ҷанг ва хунрезӣ бикашанд ва ҳаргоҳ ҳеч қадом аз ин ду пешниҳодро напазирифтанд, ба онҳо эълони ҷанг намоянд, зеро ҷуз ин чорае нест.

Гурӯҳи намояндағон, ки мардуми лоғар ва бо чехраҳои офтобзада буданд ва қатифаҳои соддае бар дўш афканда ва попӯшҳои ацибе, ки кафи онҳо як порча ҷарм буд ва бо ҷанд тасмаи борик ба по баста ва савор бар аспҳои арабӣ буданд ба Мадоин ворид шуданд, то ба ҳузури шоҳи Сосонӣ ворид шаванд.

Мардуме, ки онҳоро бо ин вазъ дар Мадоин мушоҳида карданд гуфтанд:

-Шигифто! Қавми араб, ки пешвоёни онҳо чунин мардуме ҳастанд чи гуна чуръат карда омадаанд, то бо мо

бичанганд ва ацибтар, ин ки тамаъ доранд бар мо пирўз шаванд?

Ин гурӯҳ ба унвони намояндагони мусалмонон ичозаи ҳузур хостанд. Яздигурд пас аз мушовира бо атрофиёнаш ичоза дод ва гарчи зохирашон боиси масхараи дарбориён буд, vale Ҷадигурд онҳоро бо эҳтиром пазируфт ва ибтидо гуфт:

-Чи шуморо водор сохта, то ба манотиқи таҳти султаи мо биёед? Оё аз ин ҷиҳат, ки медонед дар байни мо ихтилоф афтода машғул ба умури доҳили хеш будем, шумо ба худ чуръат додаед ва ба хоки мо рӯй овардаед?

Нуъмон ибни Муқаррин бо мувофиқати ҳамроҳонаш ба ҷавоб пардохта гуфт:

-Худо бар мо тараҳҳум фармуд ва барои мо пайдаре фиристод, ки ба мо амр фармуд, то ба сӯии корҳои нек бишитобем ва аз ҳар кори ношоиста парҳез намоем. Ба мо навид дода, ки ҳаргоҳ чунин кунем ба хушиҳои дунё ва охират мерасем. Акнун мо шуморо даъват мекунем, то динашро пазиред агар ин динро напазиред, пас дар марҳилаи дуюм барои шумо амре пешниҳод мекунем, ки аз сеюмӣ осонтар аст ва он пардохти ҷизъ мебошад. Агар инро ҳам напазиред, пас бояд тан ба ҷанг дардиҳед.

Суханонашро бо зикри ин матлаб хотима дод ва гуфт:

-Агар дини моро бипазиред китоби Ҳудоро дар миёни шумо мегузорем ва кори ҳукуматонро ба ин китоб месупорем, то умури худро бар тибқи таълими он танзим ва аҳкоматонро тибқи дастуроташ ичро намоед. Дар ин сурат бидуни ҷанг аз назди шумо бозмегардем ва кори мамлакатонро ба худатон voguzor мекунем.

Ин суханон аз як нафари араб, ки дар назари форсҳо ва соири ақвоми ҷаҳони он рӯзгор ба ҳисоби одамиён намеомаданд ва то он рӯз беарзиш буданд бар Яздигурд

хеле гарон омад, vale ў шоҳ буд. Ҳар кор ё гуфторашро бояд қаблан арзёбӣ кунад ва натиҷаашро бисанҷад, аз ин рӯ бидуни он ки аксуламале нишон дихад гуфт:

-Ман ҳеч қавмеро бар рӯи замин бадбаҳттар ва камарзиштар ва дар миёни худашон парешонтар аз шумо надидаам. Мо дар гузашта ҳаргоҳ аз шумо ошубе медиdem ниёзе намедиdem, ки барои дағъи ошуби шумо аз Форс сипоҳ бифириstem ҳамин қадар коғӣ буд, ки ба мардуми деҳоти дурдаст фармон дихам, то шуморо саркӯб намоянд ва коратонро бисозанд. Инак агар иддаи шумо зиёд шуда набояд мағрур шавед ва худро бадон фиреб дихед. Агар шумо зери фишори зиндагонӣ қарор гирифтаед ва мачбур шудаед даст ба ин кори хатарнок бизанед, мо бар шумо тараҳхум намуда, маводи гизоӣ барои шумо муқаррар медорем, то он чи ки мо медиҳем бо он чи ки худатон доред, шуморо сер намояд ва шуморо мавриди меҳрубонӣ қарор дода касеро бар шумо ҳоким мегузорем, ки бо шумо лутф кунад ва бо меҳрубонӣ рафтор намояд.

Намояндагони мусалмонон ҳамчунон хомуш нишаста ба суханони Яздигурд гӯш дода буданд ҳамин, ки суханонашро поён дод, Муғийра ибни Шўъба аз миёни ҳамроҳонаш ба по хоста, гуфт:

-Эй подшоҳ неруҳои ин турӯҳ ҳама аз бузургон ва муҳтарамини арабанд. Танҳо муҳтарамон ва ашрофанд, ки ба ашроф эҳтиром мегузоранд ва ҳуқуқашонро нигаҳ медоранд, он чиро ки баён кардӣ шунидем ва ман акнун посух мегӯям онҳо гувоҳ бошанд. Он чи дар бораи мушкилоти зиндагии мо фармудӣ дуруст буд. Ҳатто мо аз он чи баён фармудӣ бадтар будем. Сипас қисмате аз мушкилот ва бадиҳои зиндагонии қавми араб ва муждан омадани паёмбари ислом (с), таълимот ва ислоҳотеро, ки он ҳазрат оварда ва онҳоро ороста буд ба тафсил баён кард.

Пас аз он гуфт акнун ба ихтиёри худ ҳастай ё мусалмон мешавай ва худро аз дasti мо начот медиҳй, ё аҳд мекунай солиёна чизя мепардозай, ё тан ба шамшер медиҳй. Ҷуз ин дигар сухане надорам.

Яздигурд тоби таҳаммули ин сухани таҳди домезро наёвард. Дар ҳоле ки ба ҳашм омада буд гуфт:

-Агар расми ҷаҳон ҷунин набуд, ки намояндагони муҳолифро набояд қушт ҳамаатонро мекуштам. Акнун бо ман коре надоред.

Ба тавре ки таърихнависон навиштаанд Яздигурд аз шиддати ҳашму ғазаб ба ҷои он ки ҳадяе ба онҳо бидиҳад амр кард, то зарфе пур аз хок намуда бар дӯши як қадоме аз онон, ки аз бақияи онҳо бузургтар бошад, биниханд ва онҳоро бо ин ҳол аз Мадоин ихроҷ намоянд. Хитоб ба онҳо карда, гуфт:

-Биравед ба раисатон ҳабар дихед, ки ман Рустамро ба сўяш ҳоҳам фиристод, то ҳамаатонро дар ҳандақи Қодисия дағн намояд. Пас аз он ўро ба сарзаминатон мефиристам, то шуморо ба мусибате гирифтор намояд, ки аз мусибати Шопури Зулактоф, ки бар шумо ворид соҳт бадтар ва даҳшатноктар бошад.

Аъзои гурӯҳ аз ҳашм ва таҳди Яздигурд заррае натарсиданд, чунки онҳо ба ваъда ва муждаҳои Ҳудованди ҷалла ва аъло, ки аз забони муқаддаси расулаш (с) шунида буданд имони комил доштанд. Онҳо яқин доштанд, ки ваъдаи Ҳудо хилофпазир нест. Медонистанд, ки Умар ибни Ҳаттоб(р) халифаи муқтадири мусалмонон пушти сарашон истода онҳоро менигарад ва дар ирсоли кумак кутоҳӣ намекунад. Бо дастуроти дурусташ онҳоро ба суи пирӯзи раҳбарӣ менамояд, вале Язидигурд аз ин матлаб бехабар буд ва агар ҳабар медошт боз ҳам бовар намекард.

Осим ибни Амр зарфи хокро, ки шоҳи Сосонӣ фармон дода буд, ба душ гирифт ва бо ҳамроҳонаш аз Мадоин хориҷ ва ба Қодисия омаданд. Дар дохили қалъаи машҳур ба Фадик бо Саъд ибни Абуваққос мулоқот ва мочарои худро бозгӯ намуданд ва ҳамла ба хоки Эронро ба нишонаи нек гирифта гуфтанд:

-Замини Эронро ба мо доданд ва мо бо худ овардем.

Ҳаракат ва ҳаяҷони неруҳои эронӣ

Яздиғурд пас аз ин мочаро дарҳол сипоҳиёни зиёдеро аз ҳар сӯ хост ва бар лашкари азиме, ки қаблан муҳайёи кор карда буд афзуд ва ба Рустам фармондехи қулли қувваҳояш амр кард, то бар лашкари Саъд битозад ва чунон, ки гуфта буд ҳамаи онҳоро дар хандақи Қодисия дағн кунад.

Фирӯzon ва Баҳмани зу-л-ҳочиб - фотеҳи ҷангӣ Ҷисрро низ бо ў ҳамроҳ соҳт. Рустам дар ҳоле ки савор буд ва дирафши ковиёни- парчами миллии машҳури Форсро дар даст дошт, бо лашкаре, ки муаррихин иддай онҳоро яксаду бист ҳазор навиштаанд ва дар пешопеши онҳо сиву се фили ҷангӣ ҳаракат мекард ва бар рӯи онҳо тиранҷозони мөҳири Форс қарор гирифта буданд дар муқобили сипоҳи Саъд дар Қодисия мустақар гардида.

Музокираи мӯҷаддад бо фармондехи эронӣ

Бо он ки халифаи мусалмонон Умар ибни Хаттоб(р) дар кори лашкаркаши худ аз ҳар ҷиҳат эҳитёти карда ва барои ҳар пешомади эҳтимолӣ пешбинии лозимро карда буд ва бо таваҷҷӯҳ ба имон ва тавҳиди қуллияи мусалмонон ва диловарии Саъд, итминон дошт, ки лашкараш пирӯз мешавад, бо вуҷуди ин меҳост ҳаргоҳ Яздиғурд дини

исломро напазирад бо таҳмили чизя бар Форс кори худро бо онҳо аз тариқи сулҳ хатм намояд. Ба ҳамин манзур дубора ба Саъд навишт намояндае назди фармондехи кули сипоҳи Форс бифиристад, то дар бораи сулҳ бо ў музокира намояд. Баъзе аз таърихнависон аз қабили дуктур Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал менависанд ин бор ҳуди Рустам аз Саъд дарҳост кард, ки шахсе аз доноёни мусалмононро наздаш бифиристад, то дар бораи сулҳ бо ҳам музокира намоянд.

Ба ҳар ҳол чӣ он ривоят саҳех бошад ва чи ин, Саъд Муғийра ибни Шӯъбаро интихоб ва назди Рустам фиристод. Муғийра назди Рустам рафт ва паҳлӯи ўбар таҳт нишастанд ва айни ҳамон музокирае, ки байни гурӯҳи мусалмонон ва Яздигурд ба миён омада буд, байни Муғийра ва Рустам ба миён омад. Рустам аз изҳороти Муғийра ба ҳашм омад ва гуфт:

-Фардо ягон нафаре аз шуморо зинда наҳоҳам гузошт.

Иллатҳои таъхири ҷанг

Дар муддати ҳаждаҳ моҳ, ки аз ҷангӣ Бувайб то қунун мегузашт ва маълум буд мусалмонон дар андешаи ҳамла ба Мадоин ҳастанд, Рустами Фаруҳзод бо он ки сипоҳи муҳиме, ки Яздигурд фароҳам карда буд дар ихтиёр дошт то ин вақт ҳеч таҳрике аз ҳуд нишон надод.

Шояд Рустам медонист, ки дар асари ҷангҳои гузаштаи Форсу Рум ва ошуబҳои доҳилӣ ва аз миён рафтани мардони корӣ, лашкари Форс ба ҳадде заиф шудааст, ки итминон ба корашон нест ва баръакс пешрафте, ки мусалмонон дар муддати кӯтоҳе ба даст оварда буданд ба ҳадде онҳоро тақвият карда буд, ки Рустам салоҳ медиҳад дар муқобили онҳо бо эҳтиёт қадам бардорад. Ба назар мерасид, ки Рустам меҳост ин ҷангро то он ҷо ба таъхир

андозад, ки мусалмонон хаста шаванд ва дар асари интизорӣ дар миёнашон ихтилоф пайдо гардад, то заиф шаванд ва онгоҳ бар онҳо битозаду пирӯз шавад. Зоро сар задани ихтилоф дар ҳар қавме ба зиёни онҳо ва ба суди тарафи муқобил мебошад ва агар ин амр амалий мешуд, яқин кори Рустам хеле осон мегардида.

Чун ин муддат гузашт ва дар байни лашкари ислом камтарин ихтилофе рух надод, балки чунон ки буданд гӯё ҳамаи онҳо дар ҳукм ва аҳди собите ҳастанд, ки тағиیرназар аст. Аз тарафи Яздигурд низ ба Рустам амр шуд, ки фавран даст ба кор шавад ва ба ҷанг бипардозад, бинобар ин ҷорае ҷуз ҷанг надид. Ба Саъд паём фиристод, ки омодаи ҷанг бишавад. Ба ин ҷиҳат ё ўз он сӯи соҳил ба ин сӯ биёяд ё Рустам ба он сӯ биравад.

Саъд аз воқеаи Ҷиср иттилоъ дошт. Дар байни лашкараш низ буданд қасоне, ки дар ҷанги Ҷиср ширкат карда буданд ва хотираи ҳатарнокашро ба ёд доштанд, бо ин васф ҷоиз набуд аз дарё убур намояд, то душманро дар пеш ва дарёро дар пушти сар дошта мувоҷех бо ҳатар бошад, аз ин хотир дар ҷояш монд ва ҷавоб дод, ки шумо бояд ба сӯи мо биёед.

Сафороии ду лашкар

Рустам ҷорае надид ва хост аз рӯи пули мавҷуд убур кунад, vale Саъд монеъ шуд ва гуфт:

- Ҷизеро, ки қаблан бо қудрат ва ба василаи ҷанг аз шумо гирифтем дар ихтиёратон наҳоҳем гузашт, аз ин рӯ Рустам бо қасоили соддае, ки ба даст овард барои убури сипоҳаш пуле бар рӯи наҳр соҳт ва ҳамин ки убур кард ба ороиш ва сафороии сипоҳаш пардохт. Дар пеши сафҳояш филҳои ҳомили тирандозонро қарор дод ва худаш бар рӯи

тахт дар зери қуббай бошукухе, ки бо тиллокорӣ зинат ёфта буд, мустақар гадид.

Саъд низ лашкарашро бо вазъи соддае, ки дошт орост ва ҳамин тавр ҳар ду лашкар муҳаёи кор ва барои шурӯи ҷанг дақиқашуморӣ мекарданд.

Чун Рустам омодагии мусалмононро мулоҳиза кард, эҳсосоти ватанпариастӣ дар қалбаш ба ҷӯш омад, бинобар ин қулоҳи худашро ба сар ниҳод, зиреҳ пӯшида, мусаллаҳ гардиð ва дар ҳоле ки меғуфт ҳамаро мекушам, иддаero вазифадор кард, то сипоҳашро барои дифоъ аз хоки ватан ташвиқ ва эҳсосоташонро бар зидди душман бедор намоянд, то ба хубӣ бо онҳо бичанганд. Ў қавми арабро мардуме нодон ва нотавон барои лашкар шиносой намуд ва гуфт:

- Инҳо солиёни дароз таҳти султаи мо басар бурдаанд ва акнун қариб ақли худашонро хӯрдаанд ва дар садади ҷанг бо мо баромадаанд ачиб аст, ки орзуи пирӯзӣ дар дил доранд. Бояд мардона бо онҳо ҷангид, оё ор ва зиштии беш аз ин метавон тасаввур кард, ки мо имрӯз аз чунин мардуме шикаст бихӯрем ва онҳо ба ормонашон бирасанд?

Саҳех аст, ки Саъд лашкаре дорад, ки ҳама варзида ва бо имон ва ҷангдидаанд ва афсароне чун Амр ибни Маъдикараб ва Тулайҳа ибни Хувайлид дорад, vale чунон ки мебинем, ки даст ба гиребон бо лашкаре шуда, ки ҳам аз ҳайси шумори нерухо хеле зиёд ва ҳам аз ҷиҳати таҷҳизоти ҷангӣ ба тавре муҷаҳҳаз аст, ки лашкари Саъд қобили муқоиса бо он нест. Гузашта аз ин касе, ки роҳбарии ин лашкари азимро ба ўҳда гирифта, Рустами Фаруҳзод аст, ки дар фунуни ҷангӣ таҷрибанок ва дар роҳбарии сипоҳ маҳорати хоссае дорад. Фармондехоне монанди Фирӯzon ва Баҳмандорад, ки ҳар як дорои таҷрибаи амалиёти ҷангӣ ва диловари майдони корзоранд. Илова бар ин, пушти

сари ин лашкар дар Мадоин, ки фосилаи каме бо Қодисия дорад, Яздигурд истода назоратчии ҹараёни ҹанг ҳоҳад буд ва дар сурати лузум ба зудӣ ба лашкараш қўмак ҳоҳад фиристод, vale Саъд касе дар наздики худ надорад, ки дар сурати лузум, қўмаки фаврӣ бирасонад, пас бо ин васф ҷо дорад, ки Саъд аз ояндаи ин ҹанги ҳатарнок ва сарнавиштсоз битарсад. Бо вучуди ин чорае надошт ҷуз ин ки лашкарашро то он ҷо ташвиқ намояд, ки ба пирӯзии ниҳоии худ мутмаин гардад.

Ба ин лиҳоз буд, ки Саъд ҷамъе аз афроди саршинос ва мавриди эътиимида сипоҳаш аз қабили Муғийра ибни Шўъба ва Осим ибни Амр, ки аҳли фаҳм буданд ва Талҳа ибни Ҳувайлид ва Амр ибни Маъди Карбро, ки аз ҹангчӯёни кордида буданд ва гурӯҳе аз шоирон ва суханварон монанди Ашъяс ибни Қайс ва аз ҳар табақа афроди доно ва барҷастаро назди худ хост ва гуфт:

-Шумо дар миёни қавми худ шўҳрат ва шараф доред. Бояд аз мавқеи худ баҳрабардорӣ намоед ва кореро, ки ҳангоми ҳатари ҹанг лозим мешавад анҷом дихед. Ҳамчунин аз қориёни Қуръон хост, то он даста аз оёти муқаддасаи Қуръонро, ки дар бораи набард дар роҳи Ҳудо нозил шуда аст, дар байнин мусалмонон тиловат намуда, онҳоро барои ҹанг тарғиб намоянд ва ин афрод қабули вазифа намуда, дар байнин лашкари ислом пароканда ва вазифаи худро анҷом доданд ва мардумро хуб ба ҳаяҷон оварданд. Ин ҷо буд Саъд итминон ҳосил намуд ва ба ояндаи худ умедвор гардиid.

Яздигурд низ монанди Умар нозири авзӯ буд ва бар хилофи Рустам, ки хушбин набуд, ў ба пирӯзии сипоҳи Форс итминон дошт, зеро ў сипоҳи арабро заиф ва бечора мепиндошт ва онҳоро чизе намешумурд. Махсусан замоне, ки шунид Саъд ибни Абивакқос bemor аст, умеди шикасти

сипоҳи араб дар дилаш қувват гирифт, зеро сипоҳе, ки сипаҳсолораш натавонад онҳоро мустақиман дар ҷанг роҳбарӣ қунад, табъан, чунон ки лозим аст дил ба ҷанг намебанданд ва умеди пешрафт ва пирӯзӣ дар дилашон заиф мегардад. Шояд Яздигурд ҳақ дошт чунин бипиндорад, зеро ўз шиддати имон, шавқ, ва ҳаяҷони мусалмонон дар ҷанг ба хуби хабар надошт.

Чун Яздигурд пеши худ яқин дошт, ки ин ҷанг ба фатҳ ва пирӯзии лашкари Форс ҳатм мегардад ва бо ҳирс ва бесабрӣ дар интизори хабараш буд, меҳост аз тамоми мочароҳои саҳнаи ҷанг лаҳза ба лаҳза ба тавре хабар шавад, ки гӯё ҳудаш дар он ҷо ҳозир аст ва ҷангро зери назар дорад, ба ин мақсад гумоштагонеро ба унвони хабаррасон аз дохили қасри Мадоин то Қодисия ҳар якеро ба фосилае, ки садояш ба дигаре бирасад, ҷойгир кард ва онҳоро вазифадор намуд, то хабари ҷараёни ҷангро ба ин тарз ба гӯши яқдигар бирасонанд, то ба гӯши Яздигурд бирасад.

Ду сипоҳи омодаи разм

Дар ҳоле ки лашкари мусалмон ва Форс хун дар рагҳояшон мечӯшид ва ҳашми интиқом дар дилҳояшон меҳурӯшид, омодаи ҳамла ба яқдигар шуданд.

Дар ин ҳангом Саъд ба лашкараш дастур дод дар ҷояшон собит биистанд ва даст ба ҷанг назананд, то он ки намози зухрро бихонанд ва аз Ҳудои муттаол истимдод ва талаби нусрат намоянд. Гуфт:

-Пас аз адои намоз ҷаҳор бор такбир ҳоҳам гуфт. Ҳамин ки такбири аввалро гуфтам, комилан муҳаёв ҳозир ба кор шавед. Бо такбири дуввум даст ба аслиҳа зада омодаи ҳаракат бошед. Ҳамин ки такбири савумро шунидед

саворони лашкар, қадам пеш ниҳанд ва ба маҳзи ин ки такбири чаҳорумро шунидед ҳама бо ҳам ба душман ҳамла баред ва мардона бичангед.

Ҳамин ки Саъд савумин такбирашро гуфт саворон ба сўи душман пеш рафта, оташи ҷангро барафрухтанд. Дар ин ҳангом Саъд такбири чаҳорумро гуфт. Ҳар ду лашкар дар ҳам омехтанд ва ҷанг ба сурати ваҳшатбор шурӯй гардид, Рустам мушоҳида кард, ки қабилаи Бучайл ки шамшербозони машҳури араб буданд, ба роҳбарии Ҷарир ибни Абдуллоҳ бепарво мечанганд ва бо шуҷоати асибе пеш меоянд. Агар мачол аз дасташон гирифта нашавад зиёни зиёде бар лашкараш ворид месозанд, бинобар ин фармон дод, то 33 фили ҳомили тирандозонро ба тарафи онҳо равона кунад, то пеши корашонро бигиранд. Аспҳои Бучайла аз дидани филҳо саҳт ба ваҳшат афтоданд ва аз майдон фирор намуданд. Танҳо пиёдагони Бучайла дар ҷои худ монданд ва агар касе ба ёрии онҳо намешитофт, то аз ҳамлаи филҳо ҷилавгирӣ кунад, ҳамаи онҳо кушта мешуданд.

Наҳустин рӯзи набард (рӯзи Армос)

Саъд ибни Абуваққос аз рӯи боми иқоматгоҳаш нозири саҳна буд, фавран ба Тулайҳа ибни Хувайлид раиси қабилаи бани Усд паём дод, то пиёдагони Бучайларо, ки дар хатар буданд начот дихад ва ў бо гурӯҳе аз варзидағони қабилааш ба қўмаки онҳо шитофтанд, ҳамчунин Ашъас ибни Қайс афроди қабилаашро барои қўмак таҳрик ва ташвиқ кард. Ҳама бо ҳам даст андар кори дафъи ҳамлаи филҳо шуданд, вале боз ҳам филҳо ва тирандозон пойдор буданд ва ҳамчунон зиён мерасониданд, бинобар ин Осим

ибни Амри тамимӣ, ки марди кордон ва дар мавқеи хатар ба хуби чораандешӣ мекард бо афродаш пеш тохтанд ва танобҳои филонро бо шамшер қатъ намуданд, ва филбозонро ба замин афканданд ва ба қатл расониданд. Сипас ҳама бо ҳам ба ҷони филҳо афтоданд ва маҳсусан ҳартумашонро, ки силоҳи зарбаи фил аст ҳадаф қарор дода, зарбаҳои паёпай бар онҳо ворид намуданд филҳо низ аз шиддати дард бо садои ваҳшатноке аз майдон фирор карданд. Чун мусалмонон дар корашон муваффақ шуданд, филсаворонро қуштанд ва филҳоро фирор доданд ҷони тозае ба ҳуд гирифта, тавонистанд лашкари Форсро, ки дар ҷаноҳи филҳо пеш омада буданд ақиб ронданд ва ба ҷои аввалиашон баргардонданд. Ин ҷанг то посе аз шаб идома дошт ва сипас даст аз кор қашида ҳар ду тараф ба урдугоҳи ҳуд бозгаштанд ва ба истироҳат пардохтанд. Тавре ки таърихнависҳо метӯянд: Бани Усд, ки дар хатар афтода буданд, хеле шучоат ва далерӣ нишон доданд ва зиёдтар аз бақияи лашкар садама дида беш аз понздаҳ нафари онҳо талаф шуданд.

Ин ҷанг, ки ҷангиги аввали Қодисия аст, дар таърих ба рӯзи Армос машҳур гардида аст.

Расидани неруҳои имдодӣ

Қаблан гуфтем, ки бо фармони Умар ибни Ҳаттоб(р) як иддай ҳашт ҳазорнафарӣ аз лашкари мусалмонон дар Шом таҳти фармони Ҳишом ибни Утба ҳаракат карданд, то ба қўмаки Саъд ибни Абуваққос бишитобанд, ин сипоҳ, то рӯзи аввали ҷанг ба Қодисия нарасид ва ҳангоми субҳи рӯзи дуввум Қаъқоъ ибни Амр марди номдори ҷангии араб, ки фармондехии як ҳазор савора аз сипоҳи мазкурро ба ўҳда дошт, аз дур намоён гардид.

Инро бояд фахмид, ки голибан дар ҳар ҹанге он қадар, ки ибтикори амал ва найранги низомӣ дар пешрафти кор асари муфиде дорад, худи амалиёти ҹангӣ надорад. Қаъқоъ, ки умре дар ҹанг басар бурда буд, бо он ки марди ҹангӣ буд, зирак ва найрангбози ҹангӣ низ буд, ин мард, ки ҳазор савор зери фармон дошт бо иддаи ҳазор нафараи худ аз бақияи гурӯҳҳо чудо шуд ва барои расидан ба Қодисия сабқат гирифт ва қабл аз ин ки ба он ҷо бирасад нерухояшро ба гурӯҳҳои сад нафарӣ тақсим намуд ва дастур дод, ки ҳар гурӯҳе чудо аз дигаре ба фосилаи замонии муайян ба маҳал бирасанд, то бо расидани ин гурӯҳҳои мутаъаддид, ки яке пас аз дигаре мерасад ва аз дур гарду ғубор барпо меқунанд ба душман бифаҳмонанд, ки мусалмонон нерухои кӯмакии зиёде дар пушти сар доранд ва онҳо акнун ба тадриҷ мерасанд. Ин амр барои тақвияти руҳияи мусалмонон ва тазъифи руҳияи порсиён бисёр муассир буд. Қаъқоъ бо аввалин гурӯҳи имдодӣ, субҳи рӯзи дуввум ба Қодисия расид ва ба лашкари ислом пайваст. Ба ҳамин тарз бақияи гурӯҳҳо ҷилвакунон яке пас аз дигаре омада мерасиданд ва мусалмонон шодикунон бо гуфтани такбир, сахнае ба бор меоварданд, ки сипоҳи Форсро дар таҳлука меафканд ва дар руҳияи мусалмонон вазъе ба бор омад, ки ба пешрафт ва пирӯзии ниҳоии худ умедвор гардианд.

Дуввумин рӯзи набард (рӯзи Ағвос)

Акнун тарафайн барои дуввумин бор муқобили яқдигар саф кашиданд ва омодаи ҹанг шуданд. Қаъқоъ қабл аз шурӯи ҹанг байни ду саф омад ва гуфт:

-Кист ки довталаби мубориза бо ман бошад, яъне ҳозир шавад ва бо ўтан ба тан бичангад? Баҳмани Зулҳочиб паҳлавони номи аз сафи лашкари Форс берун меояд, худро

муарифи намуда, омодагии худро эълон медорад. Қаъқоъ фарёд бароварда, мегўяд қасоси Абуубайд, Сулайт ва ёронашро, ки дар ҷанги Ҷиср қуштӣ аз ту ҳоҳам гирифт. Ин ду паҳлавони Араб ва Форс ба ҳам метозанд ва ба тавре, ки таърихҳо навиштаанд, тule намекашад, ки Қаъқоъ бар Баҳман ғолиб мешавад ва ўро ба қатл мерасонад. Мусалмонон аз ин мувафақияти муҳим ба ваҷд ва нишот меоянд ва асароти мусибатеро, ки дар ҷанги Ҷиср аз Баҳман ба онҳо расида буд аз дил берун мекунанд.

Пас аз қатли Баҳман ду тан аз ҷангварони Форс ба миёни ду саф меоянд ва хостори мубориза мешаванд, то интиқоми Баҳманро аз Қаъқоъ бигиранд. Чун он ду тан бо ҳам ба майдон омаданд, Ҳорис ибни Зибён яке аз дигар диловарони араб ба ҳамдастии Қаъқоъ мешитобад ва ин ду бо он ду вориди набард мешаванд ва ин ду нафар паҳлавони Форс низ ба сарнавишти Баҳман дучор мешаванд ва ба қатл мерасанд, чун дигар касе аз лашкари Форс ҳозир ба мубориза намешавад, Қаъқоъ дар байнини мусалмонон ниҳо мезанд ва мегўяд:

-Ҳама бо ҳам ҳамла кунед ва бо шамшер бичангед, зоро шамшер ягона силоҳе аст, ки бо он метавон беҳтар бар ҳариф ғолиб шуд, аз ин рӯ мардум даст аз тир ва найза қашида ва шамшер ва сипар ба даст гирифта, ба таври асосӣ ба сӯи душман ҳамла карданд.

Акнун бояд санҷид, ки шонси пирӯзӣ ба тарафи Форс мечарҳад ё ба нафъи мусалмонон? Диdem, ки лашкари Форс қабл аз шурӯи ҷанг се нафар паҳлавони кории худро аз даст дод ва ба ҷашми худ дид, ки хеле зуд ба дasti душман қушта шуданд. Мусаламон ин ҳодиса дар тазъиifi рӯҳияни ин лашкар ва дар тақвияти рӯҳияни мусалмонон асари бо сазое дорад. Гузашта аз ин имрӯз бар хилофи рӯзи гузашта филҳои ҷангиро дар пеши саф надоранд, то

монанди тонкҳои асри ҳозир аз онҳо истифода намуда монанди рӯзи гузашта тирандозон аз рӯи онҳо ба тарафи мусалмонан тир анҷозанд ва пиёдагон дар паноҳи филҳо пеш раванд.

Пас бо ин ҳол аз ҳамон авоили ҷанг маълум буд, ки лашкари Форси Сосонӣ пирӯзи надорад. Ба ҳар ҷиҳат ҳар ду лашкар ҳашмона ба сӯи яқдигар тохтанд ва мардона ҷангиданд. Ин ҷанг бо шиддати ҳар чи зиёдтар, то нимаи шаб давом дошт ва гарчи мусалмонан дар ин ҷанг ба пирӯзи ниҳои нарасиданд, вале то он ҷо пеш рафтанд ва ба пирӯзи наздиқ шуданд, ки яке аз мусалмонан ба ҳадде дилгарм шуда буд, ки ҳангоми шаб аз миёни сафҳои форсиён гузашт ва хост ҳудро ба Рустами Фарухзод расонда ўро бикушад. Ҷизе намонда буд ки муваффақ шавад, вале яке аз нигаҳбонон пеш тоҳт ва ўро кушт ва Рустамро аз даҳонаи марг берун кашид.

Сипоҳи Форс дар ин шаб рӯ ба заъф мерафт ва ҳолати дифои ба ҳуд гирифта буд. Мусалмонан кам кам пеш мерафтанд ва меқӯшиданд, то онҳоро аз маҳалашон биронанд ва ба қулли мағлуб қунанд ва ба ҷанг хотима диханд ва агар қасрати идда ва шиддати дифоъ ва муқовимати мардонаи форсиён набуд, мусалмонан ба мақсадашон мерасиданд. Шояд ҳам агар тарафайн то охири шаб даст аз кор намекашиданд, чунин мешуд, вале чун шаб ба нима расид ва тарафайн ҳаста шуда буданд, даст аз ҷанг кашиданд ва ба урдугӯҳи ҳуд бозгаштанд ва ба истироҳат пардохтанд ва ба фикри фардо шуданд.

Ин ҷанг яъне ҷангӣ рӯзи дуввуми Қодисия дар таъриҳҳо ба номи Ағвос номида шуда аст, чун дар шаби ағвос осори бартарии мусалмонан ба ҷашм меҳурad, ба ҳадде ба ояндаи ҳуд итминон доштанд, ки афроди ҳар қабилае бо хотири осуда гирди ҳам ҷамъ ва сухбат аз пешравии ин

чанг ва пирӯзии ниҳоӣ дар ҷанги фардо мекарданд, ҳуҷӯлии Саъд ибни Абуваққос низ ба андозае буд, ки вакте ба тарафи хобгоҳаш мерафт дар пӯсташ намегунҷид. Ҳама дар интизори фаро расидани фардо буданд, то корашонро бо форсиён яксара намоянд ва ба ҷанги ҳуд хотима диханд.

Рашодати як сарбоз

Дар қитобҳои таърихи дида мешавад, ки дар шаби Ағвос воқеае ба вуқӯъ пайваст, ки шуниданӣ ва намунаи машҳури аз ғидокорӣ ва рашодати як сарбоз аст, воқеа ин буд ки чун Абумиҳҷани Сақифӣ марди диловари Сақиф дар бораи ҳамр шеъре суруда буд, Саъд ўро ҷазо дода, дар яке аз утоқҳои қасри ҳуд зиндонӣ карда буд.

Чун ҷанг шиддат ёфт ва садои ҷакочак ва ба ҳам ҳӯрдани аслиҳа ва шиҳаи аспҳо ва наъраи Аллоҳу акбари ҷангварон дар фазо танин андохт, Абумиҳҷан, ки ин садоҳоро шунид натавонист ҳуддорӣ қунад ва бекор бинишинад ва дар размгоҳ набошад, ки бичангад, аз ин хотир аз Саъд тақозо мекунад, то аз гуноҳоаш даргузарад ва ўро ба майдон бифиристад, вале Саъд қабул намекунад, зеро медонад, ки ҷанг ба нафъи мусалмонон аст ва ниёзе ба Абумиҳҷан нест, вале ў марди ҷанг буд, наметавонист наздики саҳнаи ҷанг бошад ва осуда нишинад, биноан аз Салмо ҳамсари Саъд ҳоҳиш мекунад, то ўро озод қунад ва аслиҳа дар ихтиёраш бигузорад ва аспи машҳури Саъд ба номи Балқоро, ки аспи камназир буд ба ў бисупорад. Қасам ёд мекунад, ки пас аз хотимаи ҷанг ба ҷои ҳуд бозгардад ва он чиро ки гирифта пас дихад ва ҳудро

таслими зиндон кунад. Шеъре дар бораи худ месарояд, ки қалби Салмо ба ҳолаш месӯзад, ночор ўро озод мекунад ва он чиро, ки аз ў хоста буд дар ихтиёраш мегузорад.

Абумихҷан дар ҳоле ки мусаллаҳ буд бар аспи Балқо савор мешавад ва ба суръат ба тарафи майдони ҷанг метозад ва бо наъраи Аллоҳу ақбар дар пеши сафҳои мусалмонон қарор мегирад ва чун тозанафас буда, ҳеч гуна ҳастагӣ надошт бо шучоати аҷибе аспашро ба ин сӯ ва он сӯ медавонд ва ў ба нахви аҷобангезе бар душман ҳамла ва талафоти сангине бар онҳо ворид мекард ва мардум бидуни он ки ўро бишноносанд таъачубкунон ба ў ва кораш менигаристанд. Баъзе гумон мекарданд, ки ў яке аз неруҳои ақибмондаи турӯҳи Ҳишом ибни Утба аст, ки акнун аз роҳ расида аст. Саъд ибни Абивақкос, ки аз мочаро бехабар буд, ўро аз рӯи сақфи қасраш менигарист ва корашро таҳсин мекард ва бо худ мегуфт:

- Агар Абумихҷан дар ҳабс намебуд, мегуфтам, ки ин мард Абумихҷан аст ва ин асп ҳам аспи Балқои ман мебошад.

Чун дар нимаи шаб ҷанг поён ёфт, Абумихҷан ба қаср бозгашт ва аслиҳа ва аспро сари ҷояш қарор дод ва худро маҳбус кард. Ҳамин ки субҳ шуд Салмо мочарои Абумихҷанро ба Саъд хабар дод, Саъд ўро мавриди авғ қарор дод ва озодаш кард.

Яқинан лашкаре, ки неруҳояш чунин дил ба кор баста фидокор бошанд, ба ҳадаф ва ормони худ мерасанд, ҳар ҷанд ки мушкил бошад.

Тавре ки аз таъриҳҳо фаҳмида мешавад маҷмуи талафоти мусалмонон дар ин ҷанг (ҷанги дуввуми Қодисия) ду ҳазор мақтул ва маҷрӯҳ ва талафоти лашкари Форс даҳ ҳазор буд. «Таърихи Эрон»-и Мушийру-д-давла (дар сафҳаи 234) ин матлабро таъйид мекунад.

Як тактикаи низомии равонӣ

Қаъқоъ пас аз хотимаи ин ҷанг дар авоҳири шаб бидуни он ки қасе бидонад, неруҳояшро назди худ ҳонда дастур медиҳад, ки фардо низ монанди рӯзи гузашта даста-даста шаванд ва масофате дур аз урдугоҳ рафта ҳамин ки субҳ фаро расад гурӯҳ-турӯҳ чунон ки аз ҷое қўмак мерасад, ба сӯи майдон битозанд, то боз ҳам қалбҳои мусалмонон, ки аз моҷаро ҳабар надорад, тақвият шавад.

Қаъқоъ ҳангоми тулӯи хуршед пушти сари лашкар тавакқуф мекунад ва ба сӯи биёбон менигарад ва чун мебинад пеш тозони савораш, ки гурӯҳи аввал буданд пеш меоянд тақбир мегўяд. Мардум ҳам бо ў ҳамсадо шуда садои Аллоҳу акбар баланд намуда, тасаввур мекарданд, ки қўмаки тозае расида. Форсиён низ дар ҳавф ва ҳарос афтоданд.

Ҳишом ибни Утба, ки то ин ҳангом нарасида буд, аз роҳ мерасад ва чун аз тадбири кори Қаъқоъ иттилоъ пайдо карда ва медонад муассир буда ў низ ба лашкараш, ки дар роҳ буд пайғом дод то даста - даста шаванд ва яке пас аз дигаре битозанд.

Бо он ки форсиён дар авоҳири шаби гузашта заиф шуда буданд ва бо он ки диданд гурӯҳҳои имдодии Қаъқоъ ва Ҳишом паёпай мерасанд, бо вучуди ин имрӯз дар корашон дилсард набуданд, зоро таҳтҳои филон, ки мусалмонон дар рӯзи аввали ҷанг аз пушти онҳо ба замин афтонда шикаста буданд, таъмир ва бар рӯи филҳои дигаре гузашта онҳоро ба майдон оварда буданд. Мусалмонон, ки тасаввур мекарданд кори худро дар ҷанги имрӯз базуди яксара ҳоҳанд кард, боз худро рӯ ба рӯ бо мушкилии муҳими кор диданд.

Саввумин рўзи набард

Ба ҳар чиҳат тарафайн дар муқобили яқдигар саф кашиданд. Ҷанг барои саввумин бор даргирифт. Ин бор қабл аз ин ки филҳо ва филбонон ба фаъолият бипардозанд саворони мусалмонон пешдастӣ карда, ба сӯи онҳо ҳамлаи сангине намуданд, то аз фаолияташон пешгирий созанд. Доираи ҷанг гоҳе ба нағъни ин тараф ва гоҳе ба суди он тараф давр мезад.

Саъд, ки аз дур нозири кор буд аз ҳаробкорӣ ва талафоте, ки мумкин буд аз филҳо ба мусалмонон бирасад, саҳт метарсид, аз ин хотир аз форсиёне, ки аз лашкари Форс чудо ва ба лашкари ўпайваста буданд, пурсид:

-Фил аз кучои часадаш зудтар садама мебинад ва мемирад? Гуфтанд:

-Аз ҷашм ва ҳартум. Бинобар ин Саъд ба Қаъқоъ ва Осим паём дод, то кори ду фили бузургро, ки дар пешопеш қарор доранд ва бақияи филҳо пайрави он ду ҳастанд ба ўҳда гирифта, аз ҳамон роҳе, ки форсиён гуфта буданд, онҳоро бикушанд. Онҳо нерухои худро ба кор андохтанд. Ҳар ду филро аз ноҳияи ҷашм маҷрӯҳ карданд. Филҳо аз шиддати дард ба ақиб баргаштанд ва филсаворонро ба замин партоб намуданд. Бақияи филҳо, ки вазъи ин ду филро чунин диданд аз майдон фирор карданд. Мусалмонон, ки фирори филҳоро аломатҳои нусрат ва мадади илоҳӣ донистанд, ба корашон дилгарм ва ба пирӯзии худ мутмаин шуданд.

Ҳар ду лашкар, ки медонистанд сарнавишти қатъии ҷанг дар ин рӯз муайян мешавад, мардона ва аз худ гузашта ба яқдигар тохтанд, то пирӯзиро ба оғӯш қашанд. Чун дар асари шиддати ҷанг ғубор аз майдон барҳоста буд ва мутобиқи он, шаб фаро расид ва дар торикии шаб фурӯ рафтанд, на Саъд медиҳ ва медонист ғалаба бо қадом аст ва

на Рустам. Ба тавре, ки таърихномаҳо мегўянд ҷанг дар ин шаб ба ҳадде ба авҷ расида буд, ки садои ба ҳам хўрдан ва чакочаки аслиҳаи тарафайн монанди садои путки оҳангарон дар фазо танинандоз буд. Ҳар ду тараф рӯ ба рӯ дар ҷанге шуда буданд, ки бесобиқа буд. Ҳеч кас намедонист пирўзӣ бо қадом як ҳоҳад буд. Саъд, ки шаби сахтеро мегузаронд ҷуз дуо ва зорӣ ба даргоҳи муқаддаси Ҳудо ҳеч коре аз дасташ барнамеомад. Дар он шаб на хоб ба ҷашми ўомад ва на ба ҷашми дигарон.

Ҳамин, ки субҳ фаро расид, Саъд дид баъзе аз мусалмонон ба суи урдугоҳ бозмегарданд. Аз вазъ ва осори ҳаракаташон фаҳмид, ки мусалмонон бартарӣ ёфтаанд. Вақте ин матлабро ба яқин донист, ки шунид Қаъқоъ дар майдони ҷанг шеъре бадин маънӣ месарояд(мо гурӯҳи зиёдеро куштем, мо аз шерони неруманди форс бартар шудем) он шаби вахшатнок ба поён расид ва гарчи мусалмонон пеш рафтанд, вале боз ба пирузии ниҳоӣ даст наёфта буданд.

Идомаи ҷанг дар рӯзи ҷаҳорум

Оё тасаввур мешавад, ки чун мусалмонон як шабонарӯз мудом ҷангига ва хаста шудаанд, ба хоб ва истироҳат мепардозанд? Не, чунин ба назар мерасид, ки аҳд кардаанд то ба пирўзи нарасидаанд ва ба таври кулли ба ҳариф ғолиб нашудаанд силоҳ аз даст нагузоранд, маҳсусан лаҳзаҳое, ки пирўзиро қариб медонистанд, зоро ҳангоми субҳ осори нотавонӣ дар сипоҳи Форс ба хуби мушоҳида мешуд. Пас агар ба ҷangi худ идома диҳанд яқин аст, ки ба пирўзи ҳоҳанд расид, вале агар барои истироҳат ва рафъи хастагӣ даст аз кор бикашанд, мусалламан барои сипоҳи Форс фурсате ҳоҳад буд, то сафҳои худро беҳтар муназзам ва худро тақвият намоянд. Дар ин сурат пешрафtero, ки

мусалмонон дар шаб ба даст овардаанд аз даст медиҳанд ва чи касе медонад, ки баъдан чи пеш меояд.

Сарони мусалмонон аз ин амр ғофил набуданд, бинобар ин аз таърих мешунавем, ки Қаъқоъ ҳангоми субҳ мегўяд:

- Эй мардум! Пас аз соате сарнавишти ниҳоии ҷанг ба нафъи мо пеш хоҳад омад, сабр ва субот дошта мардона бар шиддати ҳамлаҳои худ биафзоед ва фидокорӣ кунед, пирӯзӣ ҳамеша дар асари сабр ба даст меояд.

Мусалмонон ба тарзи беҳтаре сафорой карданд, гӯё ки тозанафас вориди набард шуда бошанд, мардона бар душман тохтанд. Ҳангоми зухр қисматҳои чап ва рости лашкари Форсро ақиб ронданд ва қисмати миёнаи онҳоро ба куллӣ барҳам заданд ва дар мавзеашон раҳна карданд. Ба ин тартиб назми лашкари Форсро ба куллӣ дарҳам реҳтанд. Чунон ки таърихнависони араб ва ғайри араб навишиштаанд дар ҳамин гирудор боди сахте, ки ғолибан дар ин ноҳия мевазид рӯ ба рӯи форсиён вазид ва ба ҳадде гарду хок дар ҷашмашон афшонд, ки муқовиматашонро номумкин соҳт. Ин бод то он ҷо шиддат дошт, ки соябон ва тахти фармондех Рустамро аз ҷо барканд. Рустам ба ночор ҷояшро тарк намуд ва по ба фирор гузашт ва барои он ки асири дasti мусалмонон нашавад ҳудро дар наҳр андохт, то шинокунон ба ҷое бирасад ва начот ёбад. Ҷуз ин роҳе надошт, зеро ба ҷашми худ дид, ки лашкараш дар ҳоли фирор аст, vale Рустам аз кораш натиҷа нагирифт ва аз дasti мусалмонон начот наёфт, зеро Ҳилол ибни Алқама-яке аз сардорони мусалмонон ўро дид ва шинохта, ба таъқибаш шитофт ва ўро аз об берун кашид ва сарашро аз тан чудо соҳт ва фарёд баровард:

- Ман Рустамро күштам. Ба Парвардигори Каъба қасам, биёед ва бубинед. Мусалмонон такбиргӯён ба давраш ҷамъ

шуданд ва аз ин муваффақияти азим хушхол гардиданд, дар ҳамин вақт дирафши ковиёни парчами миллии Эрон, ки ба навъҳои ҷавоҳири гаронбаҳотарин оро ёфта буд ва эрониён онро дар ҷангҳои муҳим бо худ мебурданд ва аз он фоли нек мегирифтанд, ба дасти Зарор ибни Ҳаттоб афтод.

Ҳамин ки лашкари Форс аз қатли Рустами сипаҳсолорашон ва аз даст рафтани дирафаши ковиёни иттилоъ ёфтанд, ғарқ дар андӯҳ шуданд ва руҳияи худро ба қуллӣ аз даст доданд. Чорае чуз ин набуд, ки барои наҷоти худ аз наҳр убур кунанд ва худро ба Мадоин бирасонанд, вале мусалмонон даст аз онҳо барнадоштанд ва ба таъқибашон пардохтанд ва онҳоро хеле осон асир ва ё ба қатл мерасонданд. Бо ҳеч гуна муқовимат рӯ ба рӯ намешуданд. Ҳатто баъзе аз ривояти таъриҳӣ мегӯяд, ки сипоҳи шикастхӯрдаи Форс ба ҳадде худро бохта буд, ки мусалмонон ҳангоми фирорашон бар онҳо даст меёфтанд ва ба худашон амр мекарданд, ки яқдигарро бикушанд. Онҳо итоат менамуданд ва чунин мекарданд ва чи басо ки як нафар мусалмон ҷандин нафар аз онҳоро асир мекард ва пеш меандоҳт ва онҳо тибқи амраш ҳаракат мекарданд. Ин пиరӯзӣ, ки насиби мусалмонон шуд, пиრӯзии муҳим ва қотеъ буд ва онҳоро барои расидан ба орзуяшон, ки тасаллут бар Мадоин пойтаҳти Сосониён буд, комилан мутмаин соҳт, зеро дигар барои Яздигурд имкон надошт лашкаре ба ин иқтидор фароҳам намояд, ки пеш мусалмононро бигирад. Аз бақоёи ин лашкари шикастхӯрда ҳам коре барнамеомад.

Дар тӯли ин ҷанг (ҷанги саввум), ки сивушаш соат тӯл кашид ва дар таъриҳ ба номи (Лайлатау-л-ҳарир) ва (Лайлатау-л-қодисия) номида шуда, аз мусалмонон шаш ҳазор нафар ва дар ду рӯзи Армос ва Ағвос ду ҳазору понсад нафар ба шаҳодат расиданд.

Аз лашкари Форс он чи дар майдони ин ҷанг ва он чи дар вақти фирор күшта шуданд, илова бар күштагонашон дар рӯзҳои Армос ва Ағвос даҳ ҳазор нафар буд.

Илова бар дирафши ковиёнӣ, ки як милиону дусад ҳазор дирҳам ба пули он замон арзиш дошт ва илова бар таҳт ва боргоҳ ва асбобу аслиҳа ва либосаи ҷангии гаронбаҳои Рустам, ки хеле муҳим ва қимати зиёд дошт, амвол, захираи ҳӯрока, аслиҳа ва пули нақде, ки дар ин ҷанг ба ғанимат ба дасти мусалмонон афтод ба қадре зиёд буд, ки аз тасаввурашон берун ва то он рӯз ҷашми араб чунин чизҳоеро надида буд.

Саъд ибни Абуваққос тибқи қонуни ислом аз панҷ як ҳиссаи қулли ғаниматҳоро ба Мадина назди ҳазрати Умар (р) фиристод ва бақияро байни мусалмонон тақсим кард, вале ба тавре, ки дар таъриҳҳо омада Умар (р) пас аз машварат бо мусалмонон ва қасби мувофиқати онҳо он чиро, ки Саъд ба Мадина фиристода буд бозгардонд, то барои ташвиқи лашкариён байни онҳо тақсим қунад.

Чунонки аз гузашта фаҳмидем, буданд дар байни мусалмонон қасоне, ки хеле беш аз дигарон фаолияти низомӣ карда буданд ва беш аз дигарон мутаҳаммили машаққат ва душвориҳои ҷангӣ шуда буданд, монанди Қаъқоъ ибни Амр, Амр ибни Маъдикарб, Ҳилол ибни Алқама, Зарор ибни Ҳаттоб ва Тулайҳа ибни Ҳувайлид ва амсоли онҳо, ки паҳлавонони ҷангӣ буданд ва корашон дар пешрафт ва пирӯзии лашкари ислом беш аз дигарон муассир буд, аз ин ҷиҳат Саъд дар вақти тақсими ғаниматҳо ба онҳо беш аз дигарон саҳм дод.

**Ҳабари пирӯзӣ дар Мадина ба ҳазрати Умар (р)
мерасад.**

Саъд ибни Абуваққос мочарои Қодисия ва муждаи пирӯзии мусалмононро навишт ва ба василаи қосиде ба номи Саъд ибни Амилаи Фазорӣ барои ҳазрати Умар (р) фиристод.

Аҳли Мадина маҳсусан халифаи мусалмонон қабл аз ин ки қосид он ҷо бирасад, нигарони ин ҷанг буданд ва байнин тарс ва умедин дар интизори хабар буданд. Гарчи онҳо медонистанд, ки мусалмонон дар Қодисия мардона ва бо имон ва эътиимод ба нусрат ва ёрии Ҳудованди азза ва ҷал мечанганд ва мусалламан барои пирӯзии онҳо дар Мадина дуо мекарданд ва умедин ба пирӯзии онҳо доштанд, вале аз тарафе ҳам медиданд, ки ин ҷанг аз ҷангҳои собиқи мусалмонон дар Ироқ фарқи калон дорад. Ин ҷанг гарчи дар хоки Ироқ аст, вале ҷанг аст байнин араб ва давлати бузурги Форс, байнин араб ва лашкари азими Форс, лашкаре, ки ҳамеша бо румиён дасту панҷа нарм мекард ва акнун фармондехоне чун Рустами Фаррухзод - паҳлавони донои ҷангӣ ва Баҳман ва Фирӯzonero дорад, ки ҳар як варзида ва парвардаи ҷанг мебошанд, пас бо ин васиф наметавон ба пирӯзии қатъии мусалмонон мутмаин шуд. Аз ин ҷиҳат мардуми Мадина дар изтироб ва бесаброни интизори хабар буданд.

Ҳазрати Умар (р), ки беш аз дигарон дар андеша буд, ҳар рӯз аз шаҳри Мадина хориҷ ва барои дарёftи хабари ҷангҳои хавғонок аз мусофирине, ки аз роҳ мерасиданд то зуҳр мемонд ва сипас ба шаҳр боз мегашт ва ҳамчунин нимаи дуввуми рӯзро чунин мекард, то он ки дар яке аз рӯзҳо, ки ба ҳамин манзур аз шаҳр хориҷ шуда буд, шутурсаворе, ки ҳамон Саъд ибни Амила қосиди фиристодаи Саъд буд, аз роҳ мерасад, ҳазрати Умар (р) аз ўчӯёи хабари ҷанг мешавад ва ўбидуни он ки Умар (р)-ро бишносад, башорат дода, мегӯяд:

-Худои азза ва ҷалла мусалмононро фотеҳ ва лашкари Форсро мағлуб соҳт ва сипас бо ҳамин ҳол, ки қосид савори шутураш буд ва Умар (р) дар паҳдлии шутур пиёда ҳаракат мекард ва бо ҳам гуфтутгӯ мекарданд вориди шаҳр мешаванд, чун қосид мешунавад ки мардум ба ин касе, ки ҳамроҳаш мебошад, ба номи амиру-л-мўминин салом мекунанд, мефаҳмад, ки ўхалифаи мусалмонон аст, ки дар канори шутураш масофате пиёда ба роҳ афтода аст, аз ин рӯ узр талаб мекунад. Умар (р) мефармояд:

- Бародарам боке нест. Номай Саъдро аз ў мегирад ва меҳонад ва ба мардум дар масҷид муждаи фатҳ медиҳад. Ҳама хурсанд мегарданд.

Оре, инчунин аст шахсияти рӯҳонии Умар (р) бо он ки амиру-л-мўминин ва фармонравои ҷаҳони ислом буд ва акнун мужда ёфта, ки бар Форси бузург пирӯз шуда аст. Ба ҷои ин ки аз қасби ин муваффақияти муҳим, ҳудоҳ шавад, ҳамчунон хоксор буда ҳудро ба қосиде, ки яке аз раияташ буд, муаррифӣ намекунад ва дар канори шутураш пиёда ба роҳ меафтад ва барояш ҳамин бас, ки муждаи фатҳро мешунавад. Ў муддате дар интизори ҳамин амр буд ва ҷуз ин намехост. Ў барои ҳуд пиёда рафтсанро айб ва зишт намедонад, ў саодати мусалмононро меҳоҳад на роҳати хешро.

Дар Мадоин чӣ мегузарад?

Ҳабари пирӯзии мусалмонон ба Мадоин қабл аз Мадина расид, зоро чунон ки гуфтем Яздигурд дар қасри ҳуд нишаста буд ва ҳабари ҷараёни ҷангро ба василаи ҳабаррасонҳое, ки ба фосилаҳои муаяне истода буданд, дар ҳол дармеёфт. Пас мусалламан ҳабари ғалабаи мусалмонон бар лашкари Форсро хеле зуд шунида аст, вале акнун чи коре аз дасташ бар меояд? Ҳеч коре.

Яздигурд пеши худ яқин карда буд, ки дар ин ҹанг бар мусалмонон ғолиб ва онҳоро ба қуллӣ нобуд ҳоҳад кард, чунон ки дар поёни музокира бо намояндагони мусалмонон дар Мадоин ба онҳо гуфт (биравед ба раисатон хабар дихед, ки ман Рустамро ба сўяш ҳоҳам фиристод, то ҳамаатонро дар ҳандақи Қодисия дафн кунад) ў ба зоҳир ҳақ дошт чунин биандешад, зеро иддаи лашкараш яксаду бист ҳазор нафар буд, ки бо беҳтарин аслиҳа мұчаҳаз буданд ва фармондех ва раҳбари забардасте монанди Рустами Фаррухзод ва диловароне монанди Фирӯзон ва Баҳманро дар ихтиёр дошт. Ҳол он, ки иддаи лашкари мусалмонон беш аз сивушаш ҳазор нафар набуд ва аслиҳа ибтидои доштанд, аз ин рӯ шакке ба дил роҳ намедод, ки лашкараш бар лашкари мусалмонон пирӯз мегардад, vale әкнун мебинад, ки лашкари бузургаш аз лашкари кучаки мусалмонон шикасти фоҳиш хурда ва Рустам ва Баҳман күшта шуданд ва Фирӯzon ҳамроҳи боқимондаи афроди лашкараш фирор карда аст. Бинобар ин Яздигурд әкнун ҳеч умед ба бақоёи лашкари шикастхурда надорад, ва умедакш ба ноумедӣ мубаддал гардида аст. Возех аст, ки ба зуди коре аз дасташ бар намеояд. Муддате бояд, то битавонад лашкари дигаре фароҳам кунад, ки битавонад ба мусалмонони пирӯzmanд рӯ ба рӯ шавад.

Вале Саъд ибни Абуваққос ба ў маҷоли ин корро наҳоҳад дод, чунки ў сармасти ин пирӯзии азим шуда ва нафс ҳарчанд ба орзуҳояш бирасад, қонеъ нашуда, боз бештар меҳоҳад. Махсусан, ки ҳадафи аслии Саъд тибқи фармони Умар (р) тасаллут бар Мадоин пойтахти Сосонӣ буд ва ҹанги Қодисияро муқаддима барои расидан ба ин ҳадаф пеш кашид.

Бинобар ин агар Саъд дар ин ҳангом, ки авзоъ ва аҳволи ҹангӣ барояш комилан мусоид шуда ва барои Яздигурд

мушкил, ба Мадоин ҳамла кунад, ба зудй ва хеле осон дар кораш муваффақ мешавад, зеро чунон ки гуфтем, Яздигурд қуввае надорад, ки битавонад аз ўҳдаи дафъи ҳучуми мусалмонон барояд. Бинобар ин тасаллути Саъд бар Мадоин барои ҳама кас ба ҳадде ошкор гардида буд, ки сокинин ва ҳатто ҳуди Яздигурд бояд ба фикри қўч кардан аз ин шаҳр бошанд ё Яздигурд дасти сулҳ ба сўи Саъд дароз кунад, то ба тавофуқ бирасанд, ки Мадоин аз дасти мусалмонон дар амон буда битавонад ва дар чои худ бимонад. Вале оё Саъд дар ин авзоъ ва ахволе, ки дар Қодисия фатҳи шоёне карда ва медонад, ки тасхири Мадоин барояш хеле осон гардидааст, дасти сулҳи Яздигурдро мепазирад? Албатта, не чунон ки “Таърихи Эрон” навиштai Пирниё (дар сафҳай 235) меѓуяд: «Яздигурд (пас аз фатҳи Қодисия) ба Саъд пешниҳод карда, ки сарзаминҳои он тарафи Даҷла барои мусалмонон ва ин тарафи Даҷла мисли гузашта барои ўбимонад ва тарафайн ба ин тарз сулҳ намоянд ва даст аз ҷанг бикашанд, вале Саъд пешниҳоди Яздигурдро бо истехзое раđ намуд».

Гарчи барои Саъд фатҳи Мадоин осон шуда буд, вале ўбидуни амри халифа даст ба коре намезад. Шояд яке аз асрори пешрафт ва муваффакияти мусалмонон дар корҳояшон ҳамин амр буд, ки ҳеч қадом аз сарфармондехонашон бидуни машварат бо халифа ва бидуни амри халифа ва ҳеч кас аз фармондехон ва афроди таҳти фармонашон бидуни амри саркардаи худ даст ба ҳеч коре намезананд. Ҳамин ки аз халифа ё фармондехи худ дастуре меёфтанд ва ба он амал мекарданд ва хилофи амри саркарда амал карданро аз назари дини ислом маъсият ва гуноҳи бузург медонистанд.

Ба ҳамин лиҳоз буд, ки Саъд пирўзии ҷанги Қодисия ва вазъи умебахши ояндаи худро ба ҳазрати Умар (р)

иттилоъ дод ва дархости дастур барои иқдомоти баъди намуд ва мунтазири ҷавоб шуд.

Ҳазрати Умар (р) ҷавоб дод, то вақте ки фармонам ба ту нарасад, дар ҷои худ бимон ва зимнан ба Саъд дастур дод, ки барои ҳичрати қабоили араб шаҳре дар Ироқ бино намоянд. Саъд шаҳри Куфай қунуниро ба ҳамин манзур пайрезӣ кард. Ин шаҳр ба тадриҷ то он ҷо обод ва пурҷамъият гардид, ки ҷои Ҳийраи қадимро дар Ироқ гирифт.

Ба сӯи Мадоин - пойтаҳти Сосониён

Саъд бо лашкараш ду моҳ дар Қодисия истироҳат кард. Дар ин муддат ҳастагӣ ва осори ҷангӣ даҳшатноки Қодисия аз онҳо бартараф ва шуҷоату нишоти низомии онҳо боз омад. Ҳуди Саъд ҳам аз марази никрис, ки ўро ранҷ медод ва аз ин сабаб натавонист дар ҷангӣ Қодисия амалан иштирок намояд, шифо ёфт.

Инак Умар (р) ҷунон ки гӯё ҳуди ў дар байн мусалмонон ҳузур дорад ва аз ҳолаташон оғоҳ аст, итминон меёбад, ки мусалмонон барои ҳамла ба Мадоин омодагии лозимро доранд. Аз ин рӯ ба Саъд фармон медиҳад, то ба сӯи Мадоин ҳаракат ва онро ба ҳар қимате, ки бошад тасхир намояд, зеро тасаллут бар Мадоин, яъне тасаллут бар тамоми сарзамини Форс аст. Умар (р) зимнан дастур дод, ки занон ва атфоли мусалмононро дар шаҳре ба номи Атиқ, ки истиҳкомоти мутмаин дошт, сукунат диҳад ва гурӯҳе аз мусалмононро барои нигаҳбонии онҳо дар он ҷо бигуморад. Навишт: «Гарчи ин нигаҳбонон дар ҷангҳои баъдӣ ширкат намекунанд, вале анҷоми вазифа намуда, пособонӣ мекунанд, дар ғаниматҳое, ки мусалмонон дар ҷангҳо ба даст меоваранд монанди ҷанговарон саҳим мебошанд».

Саъд чунин кард ва худро барои ҳаракат ва ҳамла бар Мадоин омода намуд. Қабл аз ҳаракаташ турӯҳе аз лашкарро ба унвони муқаддимату-л-чайш (пештозони лашкар) ба тарафи Мадоин фиристод ва сипас худаш бо бақияти лашкар ҳаракат кард.

Саъд худ роҳравон ба канори шаҳри Бобул расид. Фирӯзон ҳамон фармондехи шикастхӯрдаи фирорӣ бо ҷамъе аз шикастхӯрдагони Қодисия дар ин шаҳр паноҳ гирифта буданд, вале чун умеде барои пешгирий аз вуруди мусалмонон надоштанд, ҷуз фирор коре аз дасташон барнаёмад. Шаҳри Бобул ба дasti Саъд афтод.

Ин шаҳр ҳамон шаҳри Бобул аст, ки рӯзе шоҳиди яке аз тамаддунҳои башар буд, ҳамон шаҳре, ки аввалин қонуни адолати ҳамуробӣ барои ҳимоят аз ҳуқуқи башар дар он ҷо тадвин гардид, шаҳре, ки рӯзе бо деворҳои зебо ва баланд маъбадҳои бузург ва бурҷҳои мустаҳкам ва қасрҳои бошукуҳ ва боғҳои сарсабз бо гулҳои атрогини дилангез ва неъмат ва айш ва хуш дар наҳви худ беназир буд, ин шаҳри таъриҳӣ, ки рӯзе пойтаҳти яке аз империяҳои азим буд, акнун ба дasti мусалмонон фатҳ гардид. Гарчи ба ҷо буд Саъд чанд рӯзе дар ин шаҳри таъриҳӣ биосояд, вале намонд, зоро мақсадаш ҳамла ба Мадоин буд, шаҳре ки дар ҳоли ҳозира хеле беҳтар ва бошукуҳтар аз ин шаҳри қадимӣ аст, ки ҷуз бақоё ва осоре аз тамаддун ва азamatи гузашта надорад.

Саъд ба ҳаракати худ идома дод. Пас аз тасхiri шаҳри муҳими Ардашер (Селевк), ки ду моҳ дар муҳосираи мусалмонон буд, ба канори ғарбии Даҷла расид ва бо пеш қаровулони горди Мадоин, ки дар ин ҷо нигаҳбонӣ мекарданд ба ҷанг пардоҳт ва хеле зуд бар онҳо пирӯз шуд, вале гарчи монеи низомиро барои убур аз дарё аз пеши пои худ бардошт, боз ҳам натавонист убур кунад, зоро

форсиён қаблан пулеро, ки ба рӯи дарё қарор дошт, ба кулли хароб ва ҳар чи киштий ва қаице, ки дар он ҷо буд ба соҳили шарқии Даҷла интиқол доданд.

Бинобар ин Саъд ба ночор дар ҷояш монд, vale бекор нанишаст. Аз як сӯ ба тасхирӣ ободиҳое пардоҳт, ки байни Фурӯт ва Даҷла буд ва аз тарафе ба ҷамъоварии озуқа барои лашкар ва алаф барои аспҳо машғул гардида, то ҳаргоҳ фурсате ба даст оварад, ки ба Мадоин ҳамла кунад, хотираш аз ҷанги мобайни Фурӯт ва Даҷла осуда ва дар камбуди озуқа ва алаф набошад.

Инак Саъд рӯ ба рӯи Мадоин - пойтаҳти Сосониён қарор гирифта ва ҷуз соҳили Даҷла чизе байни ў ва Мадоин монеъа нест.

Мадоин аз дер замоне пойтаҳти Эрон ва аз ҳисси азимат хеле бештар аз Бобул буд ва бо он ки то ин вақт (таърихи ҳамлаи мусалмонон) ҷандин бор мавриди ҳуҷуми румиён қарор гирифта ва зиёд садама дида буд ва илова бар ин ахирان бенизомиҳое дар доҳили ҳуд дида буд. Бо вуҷуди он боз ҳам азamat ва ҷалоли ҳудро аз даст наҷода буд ва ҳамчунон ҷашм ва дили ҳалқи ҷаҳон аз нуқоти дур ва наздик бадон дӯхта, ба дидаи таҳсин бадон менигаристанд. Номи Мадоин хеле беш аз номи Рум ва Кустантания мардумро таҳти таъсирӣ азamat қарор медод, анвои айшу нӯш ва зиндагонии гуворои шарқӣ, ки дар ин ҷо буд дар ҳеч ҷои дунё барои касе муюссар набуд.

Саъд ва лашкараш дар канори ғарбии соҳил рӯ ба рӯи Мадоин қарор мегиранд ва пеши рӯи ҳуд манзараи бениҳоят зебо ва ҳайратангез мебинанд. Ҳонаҳои зебои мардум ва қасрҳои бузурги шоҳаншоҳӣ, ки дар шаҳри Мадоин ниҳоди азamat мезаданд, мислашро то кунун ба ҷашм надида буданд. Сафедии ин коҳҳои бошукуҳе, ки ҳатто дар торикии шаб зери равшании ситорагони осмонӣ

шаффоф аз дур намоён буд, чилваи хосе ба онҳо медод. Дарахтони сарсабз, боғҳои ботароват, ки аз деворҳои шаҳр сар баланд карда буданд ва насими рӯҳпарваре, ки маҳсусан дар вақти саҳар аз он сӯ мевазид ба ҳадде бар азамати шаҳри Мадоин афзуда буд, ки инсонро дар олами дигар фурӯ мебурд.

Пас бо ин васф ачиб нест, ки Саъд ва лашкариёнаш дар соҳили наҳр мутаваққиф шаванд ва дар он ҷо ба шиддат таҳти таъсири ҷалол ва шуқӯҳи Мадоин қарор гиранд, ки (ба навиштаи дуктур Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал донишманди мисрӣ) ҷашм ва даҳонашон аз шиддати тааҷҷуб боз гардид ва ҷунон, ки гӯё меҳкӯб шудаанд, дар ҷои ҳуд истода ғарқи тамошои он гардианд.

Ачиб нест, ки мусалмонон то ин ҳад мафтуни ин манзараи бошуқӯҳ бишаванд! Зоро инҷо пойтаҳти шоҳаншоҳони бузурги Эрон буд ва қасри Ҳисравро, ки яке аз аҷоиботи иморати ҷаҳони он замон буд, дар дили ҳуд ҷой дода буд. Қисмате аз ин қаср дар давраи Ҳусрави Анушервон дар соли 550-уми мелодӣ ба василаи бузургтарин муҳандисон ва меъморони румӣ ва юнонӣ бино шуда буд. Гулдастаҳои панҷгонаи он, ки сабки соҳтмонҳои фармонравоёни румӣ рӯи сақфи қаср қарор доштанд, зебоии ачибе ба он дода буданд.

Ин шаҳри азим ва ин қасри боазамат, ки Ҳудо медонад чи сурате дар ҳуд гирифта аст, дар муқобили дидагони мусалмонон қарор гирифта аст ва ҷуз соҳил фосилае дар байни онҳо нест, вали мушкили кор ин буд, ки на пуле ба ҷо монда ва на киштие дар ихтиёр доранд. Пас, аз чи роҳе ва чи гуна бояд убур намоянд ва ба он ҷо бирасанд, то он ҷиро ки Ҳудо ба онон ваъда фармуда ва набии Ҳудо ба онҳо навид дода, ба даст оваранд ва молики ҳамин ҷизҳое бишаванд, ки онҳоро маҷзуби зебоӣ ва мафтуни азамати

худ карда аст? Табъан Саъд беш аз дигарон дар чустучүй илочи кор буд, vale намеёфт, зеро роҳе чуз сохтани пул ё таҳияи кишти набуд ва ҳар кадом аз ин ду кор замони зиёде меҳост ва тул қашидани замон бо амалиёти низомӣ созгор нест.

Яздигурд дар Мадоин чӣ мекунад?

Дар ин ҳангом, ки Саъд дар андешаи пайдо кардани роҳе барои убур аз Даҷла буд, Яздигурд, ки умедаш аз қуввае, ки битавонад ўро дар қасри Мадоин нигаҳ дорад қатъ гардида буд, дастур дод қисмати муҳиме аз ҷавоҳирот ва зинатолоти пурбаҳо ва анҷоми гаронқимати қасрро, ҳамроҳи зану фарзандаш ба шаҳри Ҳулвон, ки дар ғарби Эрон воқеъ буд интиқол диханд, то худаш низ баъдан ба он ҷо биравад ва иқомат кунад. Тасаввураш ин буд, ки шояд битавонад дар гузаргоҳҳои тангӯҳҳои ғарби Эрон то муддате аз ҳуҷуми мусалмонон ҷилавгирӣ кунад.

Шаке нест, ки чун мардуми пойтаҳт медиданд Яздигурд дар ҳоли фирор аст, саҳт ваҳшатзада шуда буданд. Ҷуз вуҷуди обу соҳил, ки монеи табии убури мусалмонон гардида буд, умеде барои онҳо боқӣ намонда буд.

Вале магар мусалмонон ин монеаро то он ҷо бузург ва мушкили кор ҳоҳанд шумурд, ки маъюсона аз ин ҷо боз гарданд ва ба он ҷи ки то қунун дар он сӯи соҳил ба даст овардаанд қонеъ шаванд? Ҷи гуна аз ин ҷо, ки дар канори пирӯзии муҳим қарор гирифтаанд дasti ҳоли бозгарданд ва ҳоло он ки сармасти фатҳи Қодисия ва ба тавре имон ба нусрат ва пирӯзии худ доранд, ки мепиндоранд агар ҳеч роҳе барои онҳо набошад, Ҳудо барои онҳо мӯъчизае меофаринад, то убур намоянд ва ба он ҷо бирасанд, магар на ҳазрати Мусо бо чунин вазъе барҳӯрд ва Ҳудо барояш

мўъцизае офариd ва ба василаи мўъцизаи Худовандӣ аз баҳри Сурх убур кард?

Оре, ин чо ҳам мадад ва инояти Худовандӣ ба кор афтод, то мусалмонон аз дарё бигзаранд, онҳо муддате дар канори соҳил истоданд ва ба обҳои он, ки ба шиддат ҷараён дошт, нигоҳҳои ҳаросомез қарданд, ки чи қунанд то зудтар ба Мадоин бирасанд. Саъд низ барои илочи кораш ба фикр фурӯ рафта буд, вале роҳе барои ҳалли мушкили кораш намеёфт. Дар ҳамин асно ба Саъд хабар расид, ки Яздигурд миқдори зиёде аз амвол ва ашёи қиматеро бо зан ва фарзандаш аз қасри Мадоин ба шаҳри Ҳулвон фиристод ва худаш дар андешаи ҳаракат аст.

Ин хабар аз як тараф мужда ва боиси дилгармии Саъд гардиd, зеро фаҳмиd, ки Яздигурд аз ҳар даре ноумед гашта ва қуввае надорад, ки муқобили мусалмонон муқовимат қунад, вале аз тарафи дигар ин хабар мучиби таассуфи шадиди Саъд гардиd, зеро дарёфт, ки ин ашёи пурбахо интизор дошт ба дасташ меафтад, аз дасташ бадар рафта аст. Бинобар ин хирс барои расидан ба он чо ба ҷуш омад ва тасмим гирифт, то ҳар чи зудтар ва ҳар тавр шуда қабл аз ин, ки Яздигурд битавонад бо фурсати бештаре бақияи захира ва хазинаи қасрро бадар барад, дасташро аз қаср қўтоҳ намояд. Ў ҳеч роҳе надошт ҷуз ин ки ҳар чи бодо бод ба василаи асп дарёро убур қунад.

Саъд мардумро ба ин кори хатарнок даъват кард ва хост дар ибтидо гурӯҳи кучаки худро ба василаи асп ба он сўи соҳил бирасонад ва нигаҳбонони Форсро аз он чо биронанд ва худашон ба ҷои онҳо мустақар шаванд ва нигаҳбони намоянд, то сипас бақияи мусалмонон низ ба ҳамин тарз убур намоянд ва касе аз душман дар он сў набошад, ки монеи хуручашон бишавад.

Осим ибни Амр диловари бесобиқаи лашкари ислом довталаби кор шуд. Гурӯҳе аз далерони саворкори лашкар, ки гуфта шуда шашсад нафар буданд, омодаи ҳамкорӣ бо Осим шуданд. Саъд онҳоро таҳти фармони Осим қарор дод. Ҳама бо ҳам муҳаёи кор шуданд.

Осим дар ҳоле ки бар аспаш савор шуда буд, барои тақвият ва ташвиқи ҳамроҳонаш ин ояи каримае аз Қуръони мачидро барои онҳо тиловат кард:

«Ҳеч касе наҳоҳад мурд, магар ба амри Ҳудо, ин матлаб амре аст, ки дар азал навишта шуда ва вақташ муайян шудааст» сипас аспашро ба сӯи об ронд ва ҳамроҳонаш, ки бо истими ояи Қуръон беш аз пеш далер шуда буданд, бо ў ҳамроҳ худро ба об заданд.

Дар ин ҳангом Қаъқоъ ибни Амр ва ин паҳлавони номвар, ки нозири кори Осим ва гурӯҳаш буд, раво надид осуда бинишинад, аз ин рӯ бо гурӯҳи таҳти фармонаш, ки ҳама саворкорони моҳир ва найзабозони забардаст буданд, худро ҳамрои Осим ва ёронаш ба об заданд. Чун ин кор, коре хатарнок ва бесобиқа буд, ба ақидаи мусалмонон тавфиқ ва илҳоми илоҳӣ буд, vale форсиён мегуфтанд:

- Инҳо девонагонанд, ки меҳоҳанд худро дар дарёи хурӯшон ғарқ кунанд. Магар мешавад ба василаи асп аз чунин наҳре, ки ба шиддат ҷорӣ аст, убур намоянд ва зинда берун оянд? Вале ҳамин ки масофати зиёде ба саломат тай карданд ва ба соҳил наздиктар шуданд, фарёд бароварда мегуфтанд: Ба Ҳудо мо рӯ ба рӯ бо одамиён неstem, инҳо чинниёнанд, ки ба тарафи мо меоянд.

Ба ҳар ҷиҳат форсиён дар ҷои худ истода, ба ин фидокорон, ки бо ҷони худ бозӣ мекунанд ва меҳоҳанд бар марғ ғолиб шаванд ва мушкили кори худро ҳар тавр шуда бикиоянд, нигоҳҳои тааҷҷубомезе мекарданд. Он чиро ки соате қабл аслан бовар намекарданд инак ба ҷашми худ

медиданд. Чизе намонда, ки ҳамаи онҳо солим аз об бароянд.

Бинобар ин гурӯҳе аз саворкорон ба тарафи онҳо пеш тохтанд, то аз хуручашон аз об ҷилав гиранд, вале коре карда натавонистанд, зеро мусалмонон қаблан ҳамаи чизро ба ҳисоб оварда пешгирии ҳар кори эҳтимолии душманро карда буданд. Найзаҳои хеле тез ва дароз бо ҳуд оварда буданд ва бо зарбаҳои ҳамин найзаҳо, ки маҳсусан бар ҷашми аспҳои душман ворид месоҳтанд, онҳоро ба ақиб ронданд ин буд ки форсиён натавонистанд аз саворони мусалмонон, ки бепарво пеш меомаданд ҷилавгирий намоянд. Ҳамаи ин фидокорон, ки то кунун касе қабл аз онҳо ба чунин кори хатарноке даст назада буд, ба саломат ба соҳил расиданд.

Форсиён аз тарси чунин мардуми бебоқе, ки ба гумони онҳо чинниёнанд на одамиён, фирор карданд. Мусалмонон бидуни ҳеч гуна бархурде бар таъсисоти низомӣ ва бандари шарқии соҳил даст ёфта, муҳимоти он ҷоро тасарруф намуданд ва ба нигаҳбонӣ пардохтанд. Инак ки барқи муваффақият дар ҷашмони Саъд медураҳшид, фармон дод, то бақияи саворонаш низ ба ҳамин тавр, ки Осим ва Қаъқоъ бо ёронашон убур карданд, аз дарё бигзаранд. Тӯле накашид, ки ҳамаи онон бо хотири осуда бидуни ҳеч гуна ҳавфе дар дарё реҳтанд. Масоҳати зиёде аз наҳр пур аз асп ва саворон гардид. Инҳо на аз хатари об метарсиданд, зеро медиданд, ки қабл аз онҳо раҳравон ба саломат рафтанд ва на аз он сӯи соҳил тарсе доштанд, чунки дар тасарруфи мусалмонон даромада буд.

Саъд пас аз расидан ба соҳили шарқӣ фавран ба дорандагони киштиҳо амр кард, то неруҳои пиёда ва таҷизот ва борубунаи лашкари мусалмононро аз он сӯ ба ин сӯи соҳил биёваранд.

Дар ин ҳангом, ки Саъд ва лашкараш ба ин чо расиданд, Яздигурд ва нигаҳбонони Мадоин, ки тоби муқовимат ва дифоъро дар худ намедиданд, аз шаҳр хориҷ шуданд ва касе набуд, ки аз вуруди мусалмонон ба шаҳр ва тасарруф кардани қасри шоҳаншоҳӣ лоақал то муддати кӯтоҳе мамониат кунад, ҷуз баъзе аз онҳо, ки дар қаср паноҳ гирифта буданд ва ҷорае набуд, ҷуз ин ки таслим шаванд ва дарвозаҳои қасрро ба рӯйи Саъд боз кунанд.

Ба ростӣ, ки ин мочаро, яъне убури лашкари ислом ба василаи асп аз дарёи ҳурӯшон, ки ақл наметавонад онро таҳлил кунад, ба қавли Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал мӯъчидае аз мӯъчизоти ҷангӣ мусалмонон ба шумор меояд.

Ибни Касир дар таърихи худ ба номи «Албидоя ван – Нихоя» пас аз нақли ин воқеаи таъриҳӣ изофа карда мегӯяд: (Рӯзе буд бас бузург, мочарое буд хеле ҳавлонк ва коре ба вуқӯъ анҷомид, ки мусалламан хориқ – ул - одат буд, ин кор тавфиқе буд, ки Ҳудо барои ёрони паёмбараш оғарида, зоро коре буд, ки ҳеч гоҳ назири он дар амалиёти ҷангӣ аз касе дида нашуда ва дар ҳеч нуқтае аз ҷаҳон воқеае ҳаммонанди он шунида нашуда буд).

Ростӣ, оё ин мӯъчида нест, ки қавме аз араб, ки на ошнои бо об ва шино доштанд ва на ҷунин кореро қаблан аз касе дида ё ақалан шунида буданд, то тақлид кунанд, он ҳам бо аспҳое, ки ҳеч гоҳ ҷунин оберо надида ва ҷунин кореро машқ накарда буданд аз Даҷла убур кунанд. Ҷасе ҳам аз онҳо на ҳавфе аз маҷрои Даҷла дорад, ки ўро дар худ гирад ва на тарсе аз форсиён дошта бошад, ки дар он сӯ барои мамониаташон истодаанд, то монеи ҳурӯҷашон аз об шуда онҳоро ба қатл бирасонанд.

Оре, имони комил ба ҳолики ҷалла ҷалолуҳу ва эътиқоди ҷозим ба пирӯзӣ ё шаҳодат дар роҳи Ҳудо, ки дар назари мусалмонон тибқи таъбири Қуръони муқаддас

иҳдал хуснаяйн, яъне - яке аз ду некӣ, мебошад ва духули биҳишт, ки Ҳудо ба шаҳидон мужда дода аст, рӯҳ ва нафси инсонро ба ҳадде боло мебарад, ки дунё ва молу матои он дар назара什 ноҷиз мешавад, аз ин хотир ҷуз ҳадафи муқаддас чизе намехоҳад. Зиндагӣ ва маргро яксон медонад ва чи басо ки маргро беҳтар бидонад ва аз шунидани калимаи марг ҳамон лаззат ва хуширо эҳсос меқунад, ки аз шунидани навои дилнавози мусикии зиндагӣ. Зеро ў маргро василаи расидан ба саодате медонад, ки дар ҷустуҷӯяш мебошад, пас чи беҳтар ки ҳар чи зудтар ба он бирасад. Магар на ин аст, ки Бухорӣ аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят карда, ки мегӯяд:

- *Марде дар набарди Ӯҳуд аз Расулу-л-лоҳ (с) турсид:*
- *Агар кушита шавам ҷоям дар кӯҷо хоҳад буд? Он ҳазрат фармуд:*
- *Дар биҳишт. Он мард чанд донаи хурмо, ки дар даст дошт ва меҳост онҳоро биҳурад, барои он ки зудтар биҷангад аз даст ба замин афканд ва рафт ҷангид, то он ки ба шаҳодат расид, ҳамон шаҳодате, ки орзуяшро дошт.*

Мардони парваришёфтаи мактаби имон инчунинанд. Ҳамин тавр, Саъд бо лашкараш дар моҳи сафари соли 16-уми ҳичрӣ ба Мадоин, ки бедифоъ шуда буд, дохил гардид. Ҷуз иддае андак аз сарбозони муҳофизи қаср, ки дар он ҷо паноҳ гирифта буданд, касе набуд, зеро чунон, ки гуфтем Яздигурд ва аҳлу аёлаш ба Ҳулвон рафта буданд. Сарбозоне, ки дар қаср буданд, ҷорае ҷуз таслим шудан надоштанд. Саъд ба осонӣ ва бидуни ҷанг вориди қаср гардид ва дар ҳоле, ки нигоҳҳои тааҷҷубомез ба қаср ва асбобу анҷоми он мекард, ин ояи каримаи Қуръонро ба ин муносибат тиловат намуд.

Суҳани Ҳудо:

Чи зиёд аз худ ба чой гузаштанд аз боғҳои бузург ва ҷашмаҳои олӣ ва ҷойгоҳҳои бошукуҳ ва айш ва неъмате, ки дар он хуш мегузаронданд. Чунин шуд ва ҳамаи онҳоро voguzor кардем ба қасони дигар. Пас ба ҳолашон на осмон гиря кард ва на замин ва мо ба онҳо беш аз ин, мӯҳлати мондан надодем.

Бадин сон қасри шоҳӣ, ки қарнҳо бар қисмати азиме аз ҷаҳон фармонравоии мутлақ дошт ва ҳайбати қасрнишинонаш пушти императорони ҷаҳонро меларзонд, дар асари ҳайбат ва шавкати мусалмонон хеле осон суқут кард ва дар ихтиёри Саъд ва дар тасарруфи давлати ислом даромад.

Субҳоналлоҳ! (Поку мунаzzаз аст Аллоҳ)! Ин ҷо ҳамон шаҳри боазамати Мадоин -пойтахти шоҳони Сосонӣ аст ва ин ҳам ҳамон қаср ва айвони бошукуҳе аст, ки ҷуз шоҳон ва шоҳзодагон ва фармонравоёни бузурги дунё касе ба он роҳ намеёфт ва ин лашкаре, ки акнун бар он тасаллут ёфта, онро тасхир карда аст, аз нимҷазираи араб - сарзамини хушк ва бехосил омада, дар миёни гулзорҳои зебо ва хушбуҷ ва дарахтони шодоби меваҳои гуногуни боғи қаср, ки дар шафати онҳо фавораҳои об қарор дошт, озодона ба гардиш даромаданд. Ҳамин ки аз миёни гулзорҳо ва дарахтони қаср мегузаранд ба ўтоқҳои тааҷҷубангези қаср доҳил мешаванд. Нақошӣ, зебу зинат ва пардаҳои заррин, ки дар васф намеояд ва фаршҳои бемонанде, ки гирду атрофашон бо симҳои тилло ва нуқра оро ёфта ва асбобу анҷоми айшу нуш ва дигар чизҳои шарқӣ, ки аз нуқоти муҳталифи ҷаҳон овардаанд ва дар ин қаср мавҷуд буд, ба тасарруфашон даромада, онҳоро ғарқи тааҷҷуб ва таҳсин намуда аст. Ростӣ чи ибратангез аст ва чи ошкор мебинем он чиро, ки Ҳудо дар Қуръон баён карда аст.

Сухани Ҳудо:

«Ин рўзгорони тараққӣ ва азаматро байни мардум даст ба даст меқунем», яъне гоҳе қавмеро ба авчи азамат мерасонем ва вақти дигар ин азаматро аз онҳо гирифта ба қавми дигар, ки забун буданд медиҳем ва он забардастонро зери дасташон қарор медиҳем.

Айвони Мадоин

Албата бояд фаҳмид, ки азамати ҳар қавм иллате дорад ва суқуташон аз азамат иллати дигар, на он ки Худо қавмеро бечиҳат ва бе муқаддима ба азамат мерасонад ва сипас онҳоро бе иллат залил ва забун мефармояд. Касби азамат роҳе дорад ва суқут аз азамат сабабе.

Саъд дар қасри шоҳаншоҳии Мадоин чойгир шуд ва айвони машҳур ба айвони Кисроро, ки маҷлистоҳи бузурги шоҳаншоҳӣ ва ба гуфтаи таърихномаҳои арабӣ як сад газ (панҷоҳ метр) тӯл ва ҳафтод газ (сиву панҷ метр) паҳно дошт ва фарши машҳури баҳористон, ки маҳсуси ин айвон буда аст, намозгоҳи мусалмонон қарор дод. Аввалин намозашон, ки намози пешин буд бо ҷамоат дар ин айвон анҷом доданд. Худи Саъд, ки амири лашкар буд ва тибқи расми он рўзгор амир пешнамоз мешуд, имоми ҷамоати мусалмонон гардид. Ба тавре ки доктор Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал дар китоби худ ба номи «Форуқи аъзам» навишта аст: «Бо он ки Саъд, ин айвонро намозгоҳи мусалмонон қарор дод, даст ба асбобу анҷоми зебои он назад ва ҳатто мӯҷассамаҳои зебои муҳимро, ки дар он ҷо буд, чун пештара ба ҳолашон гузошт. Шояд ин мӯҷассамаҳо ба ҳадде ҷолиб ва зебанда буда, ки Саъд раво надид онҳоро нобуд созад ё тағийир ва табдиле дар онҳо ворид созад.

Ғаниматҳои Мадоин

Мегүянд: Саъд дар хазинаи ин қаср як ҳазору сесад милиард динор сиккаи тилло ёфт. Аз ҷавохир ва зинатолот, зарфҳои тилло ва нуқра, либос ва порчаҳои ҳарир ва зарбофт ва фаршҳои гаронбаҳо ба қадри зиёд дар ин қаср ёфт, ки наметавон барои онҳо қимате тахмин зад.

Дар байни ин ашё, фарши (қолин) машхур ба фарши баҳористон буд. Ин фарши зарбофт ва зинатёфта ба анвои ҷавохирӣ гаронқимат сад зироъ тул ва ҳафтод зироъ арз дошт, ки тамоми масоҳати сатҳи айвони қасри Кисроро мепӯшонидааст. Муаррихони давраи аввалияи ислом навиштаанд, ки ҳошияҳои ин фарши зарбофт бо зумрадҳои камназир ва миёнаи он бо ҷавохирӣ гаронбаҳои рангоранг зинат ёфта буд.

Ҳамчунин тоҷ, либос, шамшер ва камарбанди оро ёфтаи Яздигурд, ки дар онҳо навъҳои ҷавохирӣ қимате ба кор рафта буд, аз дасти марде, ки аз шаҳр хориҷ мешуд, ба дасти мусалмонон афтод.

Зайнӣ Дехлон дар «Футухоти Макка» ва доктор Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал дар китоби «Форуқи аъзам» мегүянд:

«Мусалмонон миқдори зиёде сабади сарбаста дар Мадоин ёфтанд, ки бо сурб муҳр шуда буд. Тасаввур карданд, ки дар онҳо ҳӯроки ва ашёи ҳӯрдани вучуд дорад, вале маълум шуд дар онҳо зарфҳои зебое аз тилло ва нуқра мебошад» (албатт, онҳоро барои интиқол ба ҷои дигар омода кардаанд).

Яке аз мусалмонон ба номи Исмат Заббӣ ду аداد бастаро аз марде дар хориҷи шаҳр гирифт, ки дар яке аз онҳо мӯҷассамаи тиллоии як асп буд, ки бо ёқут ва зумуррад ва дар яке дигар мӯҷассамаи шутуре буд аз нуқра, ки бо анвои ҷавохир зинат ёфта буд.

Қаъқоъ ибни Амр аз марде сандуқе гирифт, ки дар он ёздаҳ шамшери меросии беназир буд ва тамоми онҳоро дар назди Саъд гузошт. Саъд ўро мухайяр намуд, то ҳар қадом аз онҳоро, ки бихоҳад барои худаш бардорад. Қаъқоъ низ яке аз онҳоро, ки ба назарааш беҳтар буд, писандид.

Мусалмонон дар хонаҳои Мадоин ба қадре ашёи нафис ва васоили муҳими зиндагонӣ ёфтанд, ки нишон медод мардуми Форс дар айш ва неъмате зиндагӣ мекардаанд, ки касе чуз онҳо дар ҳеч ҷои ҷаҳон надошт.

Дар баъзе таърихномаҳо омада, ки зинатолоти тиллоии зиёде ба дасти мусалмонон афтод, ки баъзе аз онҳо тилло ба даст мегирифтанд ва тақозо мекарданд, то онро сар ба сар бо нуқра иваз қунанд.

Саъд чаҳор панҷум аз қулли ин ғаниматҳоро тибқи дастури ҳукумати ислом байнӣ фармондехон ва нерӯҳои лашкар тақсим кард, вале фарши баҳористонро дастнахурда ба тоҷ, шамшер, камарбанд ва либоси фоҳири Яздигурд ҳамроҳи як панҷуми ғаноим иборат аз зарфҳои тилло, нуқра ва зинатолоти тилло ва нуқра ва либосҳо тавассути марде ба номи Башир ибни Ҳасосия ба Мадина назди Умар (р) фиристод.

Фатҳи Мадоин ва ғурӯтанини мусалмонон

Ҳоло бояд дид ин фатҳи бузург, яъне тасаллут бар поитахти бошукуҳи императори азими Форс ва ин ғаноими беҳисоб чӣ асаре дар Саъд ибни Абуваққос ба ҷой мегузорад? Оё ўро ҳудҳоҳ ва мутакаббир мекунад? Ҳар гоҳ ба зоҳири ин кор бингарем бояд бигӯем оре, вале ў аз асҳоби бузурги Расулу-л-лоҳ (с) ва аз хешони модари Расулу-л-лоҳ (с) ва тарбиятёftai мадрасаи нубуват буд, аз

ин чиҳат на кибр варзид ва на ғурур пайдо кард, балки баръакс хоксор шуд ва мутаваҷеҳ ба сўйи Парвардигори азза ва ҷалл гардида, ки ўро дар ин фатҳи азим ёрӣ ва муваффақ фармуд ва бадин чиҳат рӯ ба қибла истод ва барои он, ки андаке аз ўҳдаи шукраш бадар ояд, ҳашт ракаат намози шукур хонд.

Чунон ки медонем ин дарвозаи Форс, ки ба рӯи Саъд ба осонӣ боз шуд, ба ҷои он ки ўро мағрур ва аз Ҳудо ғофил намояд, бештар фурӯтан ва ба Ҳудо наздиктар соҳт. Аввалин коре, ки Саъд дар қаср анҷом дод, утоқи бузургеро, ки маҷлистоҳи шоҳаншоҳӣ буд ва дар он ҷо барои умури дунявий баҳс ва машварат мешуд, намозгоҳи мусалмонон қарор дод, то рӯзе панҷ бор дар панҷ вақт бо анҷоми намози ҷамоат ҳама бо ҳам ҳудро ба Ҳудо наздик намоянд ва рӯҳи ҳудро бо ин ибодат парвариш диханд ва бадин сон маҷлиси бузурги шоҳиро мубаддал ба масциди илоҳӣ намуд.

Яке аз асрори пешрафт ва муваффакияти ачиби мусалмонони садри ислом ҳамин буд, ки дар ҳар пешомаде ва дар асари ҳар пешрафте дил ба ҳудованди ҷалил мебастанд ва ҳаргиз аз ўғофил намешуданд.

Ғаниматҳо дар Мадина

Гуфтем Саъд як панҷуми ғаноими Мадоинро ба назди Умар (р) фиристод. Акнун бояд дид ин шахси бузург аз дидани ин ҳама амвол ва сарвате, ки ҳеч тоҳ барояш собиқае надошт ва ҳоло дар ихтиёраш қарор гирифта чи ҳоле пайдо мекунад?

Вақте ки Умар (р) зиёдии ин ғаноим ва ин сарвати муҳимро, ки шояд тасаввур намекард то ин андоза зиёд ба дасташ бирасад мушоҳида кард, фавран рӯ ба осмон кард ва гуфт:

-Худоё ин амволро аз паёмбарат, ки назди ту дўстдоштатар ва гиромитар аз ман буд, боз доштӣ ва низ ба Абубакр (р), ки дар назарат аз ман дўстдоштатар ва гиромитар буд, надодӣ ва ба ман ато фармудӣ. Ман ба ту паноҳ мебарам аз ин ки маро мавриди имтиҳон ва озмоиш қарор дода боший. Сипас то он чо аз хавфи Худо гиря кард, ки ҳозирин мутаъассир шуданд. Пас аз он ба Абдурраҳмон ибни Авғ саҳобии Расулу-л-лоҳ (с) амр фармуд, то тамоми ин амволро қабл аз фаро расидани шаб байни аҳли Мадина тақсим намояд ва чун фарши баҳористон қобили тақсим набуд, бо аъзои маҷлиси хилофат машварат фармуд, ки чи қунад. Баъзе гуфтанд:

-Ин фарш бояд ба худат ихтисос дошта бошад. Касе ҳаққе дар он надорад, vale қабул накард ва баъзе аз таърихҳо мегӯянд, ки тибқи пешниҳоди ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб (р) онро қитъа китъа тақсим фармуд. Қитъае, ки ба ҳазрати Алӣ расид, онро ба ҳазор дирҳам фурӯҳт.

Роҳе чуз ин набуд. Зеро созмони дастгоҳи хилофати ҳалифаи мусалмонон ба ҳадде содда ва беолоиш буд, ки бардошт намекард чунин фаршро ба кор бибарад. Гузашта аз ин дини ислом истеъмол ё нигаҳдории чунин фаршро, ки бо симҳои тилло ва нуқра гулдузӣ ва бо ҷавоҳироти гаронбаҳо ороиш ёфта буд, барои мусалмонон ҳаром медонад. Пас роҳе набуд чуз ҳамин роҳе, ки ҳазрати Алӣ (р) пешниҳод дод ва ҳазрати Умар (р) онро мувофиқат фармуд.

Фатҳи Чилавло

Чун ҳазрати Умар (р) пас аз фатҳи Мадоин ба Саъд иҷоза надод лашқари фирории Форсро таъқиб қунад, дар қасри шоҳии Мадоин сукунат қунад ва мусалмононро низ

дар хонаҳои Мадоин ва дар атрофи қаср сукуннат дод ва ба назми умури дохилӣ машғул гардида.

Муддати зиёде гузашта буд, ки Саъд ба василаи ҷосусонаш ҳабар ёфт, ки сарбозони фирории Мадоин бо Фирӯзон дар шаҳре ба номи Ҷилавло, ки беш аз чихил мил аз Мадоин фосила надошт, ҷамъ шудаанд. Ҳамчунин боҳабар шуд, ки иддаи зиёди сарбоз аз навоҳи муҳталиф Ҳулавон- иқоматгоҳи кунунии Яздигурд омадаанд ва онҳоро барои тақвияти форсҳо ба Ҷилавло равон дошта аст ва боз ҳам пай дар пай муратабан кӯмаки низомӣ ва озуқа ба он ҷо мерасонад. Бадин тартиб лашкари муҳиме дар Ҷилавло гирд омада, дасти иттиҳод ба ҳам дода, бо ҳам аҳду паймон бастаанд, ки то вақте ки мусалмононро ба қуллӣ нобуд ва ҳадди ақал аз сарзамини ҳуд ихроҷ нақунанд даст аз ҷанг накашанд, ё мардона дар роҳи ватан ҷон бибозанд.

Чун Саъд аз ҳалифа иҷозаи иқдоме надошт, мочароро ба ҳазрати Умар (р) дар Мадина иттилоъ дод ва мунтазири фармон гардида.

Ҳазрати Умар (р) ба маҳзи дарёфти номаи Саъд фавран амр кард то ду ҳазор сарбоз таҳти фармони Ҳошим ибни Утба (ки яке аз фармондехони таҷрибаноки ҷанг буд ва қаблан аз ҷабҳаи Шом ба амри Умар (р) ба Ироқ омада, дар ҷангӣ Қодисия ширкат карда буд) ба сӯи Ҷилавло ҳаракат дихад. Қаъқоъ ибни Амр қаҳрамони бебоки Қодисияро низ ҳамроҳаш бифиристад. Ҳошим бо лашкараш, ки Қаъқоъ дар пешопеши он буд, ҳаракат кард ва хеле зуд ба Ҷилавло расид ва онро дар муҳосира афканд. Гарчи то ҳабдаҳ рӯз байни тарафайн дар ҳориҷи ҳисор ҷангҳои кӯтоҳе дармегирифт, вале ҳеч қадом аз иқдоми ҳуд натиҷаи хубе намегирифт, то он ки лашкари Форс субҳи рӯзи ҳаждаҳум ҳама бо ҳам аз шаҳр ҳориҷ шуданд ва

мардона шаддидтарин chanги худро оғоз карданد. Таърихи ибни Касир мегўяд:

-Рўзи ҳаждахум ду лашкар ба ҳадде бар шиддати амалиёти худ афзуданд ва chanг ва күштори шадиде ба миён омад, ки ҳатто chanги Қодисия ҳам ба пои он намерасид. Чун вақти намози пешин расид, мусалмонон фурсат наёфтанд намозашонро ба таври оддӣ бихонанд. Ин буд, ки ба ночор дар ҳамон ҳоле, ки мечангиданд машгули намоз шуданд ва рукуъу сучуд ва соири аркони амалии намозашонро бо ишора ба ҷой оварданд.

Ҳангоме, ки рӯз ба охир мерасид Қаъқоъ, ки метарсид мусалмонон дар аввали шаб, тибқи одат ва расми он замон даст аз chanг бикашанд, онҳоро суханони ҳаммосӣ ва сеҳрангезаш ба идомаи chanг таҳрик ва онҳоро ба тавре ба ҳаяҷон овард, ки гӯё ҷони тозае гирифтанд. Ҳама бо ҳам дар аввали шаб аз нав ҳамлаи шаддиде бар лашкари хастаи Форс намуданд.

Лашкари диловари Форс гарчӣ дар ин ҳангом, табъан, замзамаи дустдории ватанро бар лаб доштанд хеле пойдор ва мардона мечангиданд, vale ба ҳар ҳол дар байни онҳо ҳамон сарбозони шикастхўрдаи Қодисия ва фирориёни Мадоин буданд, ки ҳанӯз тарси он шикаст аз дилашон дур нарафта буд. Аз тарафи дигар чун дар тӯли рӯз хеле шадид chanгидаву хаста ва заиф шуда буданд, инак, ки шаб фаро расида аст, сарбозони ислом аз шиддати имонашон эҳсоси хастагӣ намекунанд ва на танҳо даст аз chanг намекашанд, балки бар шиддати ҳамлаҳояшон меафзоянӣ, аз ин сабаб лашкариёни Форс тоби муқовиматро аз даст доданд ва миёнаи сафҳояшон парокандагӣ эҷод шуд ва қисмати чапу рости сафҳо дар ҳаму барҳам шуд ва фурӯ рехт. Дар ин ҳангом Қаъқоъ бо ҷамъе аз диловарони мусилимин худро ба дарвозаи ҳисори шаҳр расонданд ва онро дар ихтиёр

гирифтанд, то аз баргашти сарбозони Форс ба дохили шаҳр чилав гиранд. Инак мусалмонон аз ҳар сў бар онҳо, тохтанд. Иддаи зиёде аз онҳо, ки дар муҳосираи мусалмонон афтода буданд, ба қатл расиданд. Мехрон фармондехашон низ ба дasti Қаъқоъ, ки ўро таъкиб мекард дар наздики маҳалле бо номи, Хонақин күшта шуд. Иддае аз онҳо, ки начот ёфтанд, аз торикии шаб истифода карда шитобон ба сўйи Ҳулвон турехтанд. Шахри Ҷилавло ба дasti мусалмонон афтод.

Яздигурд пас аз суқути Ҷилавло яқин дошт, ки мусалмонон ба Ҳулвон ҳамла. Хоҳанд кард ва агар боз дар ин ҷо бимонад, күшта ё асири хоҳад шуд, бинобар ин аз он ҷо хориҷ шуд ва ба ноҳияи Рай турехт.

Мусалмонон пас аз фатҳи Ҷилавло чунон, ки Яздигурд пиндошта буд, фавран ба сўи Ҳулвон ҳаракат карданд ва пас аз ҷанги кӯтоҳе, ки дар хориҷи шаҳр бо нигаҳбонон рух дод пирӯзмандона ба шаҳр ворид шуданд. Инак шахри муҳими Ҳулвон - иқоматгоҳи дуввуми Яздигурд низ дар фосилаи каме ба тасаруфи мусалмонон даромад. Тавре ки таъриҳҳо менависанд, мусалмонон дар шахри Ҷилавло ва Ҳулвон сарвати зиёде ба ғанимат гирифтанд, зеро илова бар он чӣ, ки қаблан дар ин ду шаҳр мавҷуд буда аст, амвол ва ашёи зиёде, ки Яздигурд ва фирориёни Мадоин аз он ҷо бо худ ба ин ду шаҳр оварда буданд, низ мавҷуд буд. Инҳо ба дasti мусалмонон афтод. Мегӯянд арзиши зеваролот ва зарфҳои гаронбаҳое, ки дар ин ду шаҳр ба дasti мусалмонон афтод, сӣ миллион пули роиҷи он замон буд. Ҳамчунин пули нақд, маводи хурока, либос, абзору олоти ҷанғӣ ва сарвати зиёде буд, ки насиби мусалмонон гардид. Чунон ки «Таърихи Эрон» таълифи Пирниё (дар сафҳаи 336) мегӯяд:

-Сад ҳазор аспи мумтоз ва асил ҷузъи ғанимате буд, ки дар ин ду ҷанг ба дasti мусалмонон расид.

Саъд ибни Абуваққос ҷаҳор панҷуми ин ғаноимро байни фармандеҳон ва сарбозони лашкари ислом тақсим кард ва як панҷуми онҳоро ба василаи Зиёд ибни Абусуфён ба Мадина назди Умар (р) фиристод.

Чун Зиёд аввали шаб ба Мадина расид, Умар (р) дастур фармуд амволи ғаниматро дар масҷиди набавӣ нигаҳдорӣ кунанд ва Абдураҳмон ибни Авғ ва Абдуллоҳ ибни Арқамро вазифадор кард, то нигаҳбонӣ намоянд.

Вақте ки Умар (р) аз намози субҳ фориг шуд, ба интизори тулӯи хуршед нишастан. Онгоҳ амр фармуд, то парда аз рӯи амвол бардоранд. Чун ҷашмаш ба он миқдор тилло ва ҷавоҳири гуногун ва ашёи тилло ва нуқра афтод, ба ҷои он ки аз ҳушҳолӣ бихандад, ба гиря афтод. Абдураҳмон ибни Авғ арз кард:

-Эй амира-л-мўъминин!, Ҷаро гиря мекунед? Ба Ҳудо қасам акнун вақти ҳушҳолӣ ва шукри Ҳудованд аст.

Умар (р) гуфт:

- Ба Ҳудо қасам гиряам ин аст, ки ҳар қавме ба чунин сарвате бирасанд, нисбат ба ҳам кина ва ҳасад меварзанд ва нисбат ба яқдигар бадбин мешаванд ва ба ҷони ҳам меафтанд.

Оре, ҳазрати Умар (р) аз айш ва ҳушгузаронии вақт, ки ба василаи молу сарват падид меояд ва натиҷаи он ҷуз ҳасад, кина, танпарварӣ, сустӣ ва заъфи уммат нест, метарсид.

Гӯё ҳазрати Умар (р) аз паси пардаи ғайб он чиро, ки қазо ва қадари илоҳӣ дар оянда дар асари натоиҷи сарват барои ин уммат навишта буд, бо ҷашми басираташ медиҳд. Ў медонист, ки ин футухот идома дорад ва ин қабил ғаноим ва бештар аз ин боз ҳам дар оянда ба дasti ин

уммат хоҳад расид. Сарватҳо, ки аз чиҳоти мухталифи ҷаҳон селмонанд ба Мадина сарозер мешавад ё дар соири амокин пас аз ҳар фатҳе ба дасти мусалмонон мерасад, чи асароти баде ба бор меояд ва корашон ба кучо хоҳад қашид.

Ҳазрати Умар (р) ин ғаноимро монанди ғаноими Мадоин байни мардум тақсим фармуд.

Мусалмонон бо фатҳи Ҷилавло ва Ҳулвон илова бар фатҳи саросари тӯли Даҷла ва саводи Ироқ, дар марзҳои сарзамини Форс низ рахна карданд, чунон ки пас аз ин бар Мавсил ва Тикрит, ки ду шаҳри масехинишини Ироқ буданд, аз як тараф ва бар Кирмоншоҳ аз тарафи дигар ба зуди тасаллут ёфтанд ва ба ин тартиб осуда дар хоки Ироқ ва дар Мадоин сокин шуданд ва ором гирифтанд.

Фатҳи Ҳузистон

Дар аввалҳои соли 17-уми ҳичрӣ Саъд ибни Утба, ки аз тарафи Саъд ибни Абуваққос волии Басра шуда буд, ба Муғийра ибни Шӯъба маъмурият дод, то сарзамини Ҳузистонро фатҳ намояд. Муғийра, ки ба марди сиёсӣ шабехтар буд то ба марди ҷангӣ мувафақ шуд бо сиёсати дурусти худ ба осонӣ мардуми шаҳри Аҳвозро бидуни ҷанг водор ба таслим ва қабули пардохти ҷизя намояд.

Пас аз ин Абумусои Ашъарӣ саҳобии ҷалили Расулу-ллоҳ (с) аз тарафи ҳалифаи мусалмонон Умар ибни Хаттоб(р) ба ҷои Муғийра мансуб ва маъмур шуд, то дунболови футуҳоти Муғийраро бигирад.

Абумусо пас аз ҷандин ҷанг шаҳрҳои Рамҳу ва Шушро гирифт ва чун ба Шуштар расид, бо муқовимат ва дифои сарсаҳтонаи Ҳурмузон – фармондехи машҳури эронӣ рӯ ба рӯ гардид ва бо он ки Аммор ибни Ёсир ба амри ҳалифа бо як саввум лашкари заҳираи Куфа аз он ҷо ба ёрии Абумусо

шитофт, боз ҳам Ҳурмузон ва аҳди Шуштар мардона мүқовимат намуданд ва аз шаҳрашон дифоъ карданд. Ин вазъ то муддати зиёде тӯл кашид, то он ки гурӯҳе аз мусалмонон бо роҳнамоии як нафари эронӣ ки аз Абумусо амон талабида буд, шабона аз тариқи роҳрави об вориди шаҳр шуданд ва бар маҳалли занон ва атфоли мудофион, ки онҳоро дар маҳалли муайянне чой дода буданд, тасаллут ёфтанд. Ҳамон шаб дарвозаҳои шаҳрро бар рӯи лашкари ислом боз намуданд. Ба ин тарз бар шаҳр тасаллут ёфтанд, vale Ҳурмузон таслим нашуд ва дар қалъаи шаҳр паноҳ бурд ва аз Абумусо амон хост.

Асорати Ҳурмузон

Чун Ҳурмузон бо Саъд ибни Абуваққос сулҳ карда буд ва акнун бо ин мүқовимат нақзи сулҳ карда буд ва ба илова ду нафар аз асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) бо номҳои Барот ибни Молик ва Мұқазот ибни Саврро бо дасти худ пас аз ақди сулҳ күшта буд, Абумусо тақозои амонашро напазирифт, vale мувофиқат кард, ки ўро таҳти ҳифз ба мадина назди Умар фиристад, то нисбат ба амон ё қатлаш тасмим бигирад.

Абумусо Ҳурмузонро тавассути нигаҳбон, ки Анас ибни Молики саҳобӣ ва хидматтори Расулу-л-лоҳ (с) ва Аҳнаф ибни Қайс - саҳобии Расулу-л-лоҳ ва хатиб ва суханвари машҳури араб дар байни онҳо буданд ба Мадина фиристод.

Ҳамин ки Ҳурмузон ба Мадина расид, либоси малиладӯзии фохирашро пӯшид ва камарбанди заррини ҷавоҳирнишонашро ба камар баст ва кулоҳи мурассаашро ба сар гузошт, то бо ҳамин вазъ ба ҳузури ҳазрати Умар (р) бирасад.

Хурмузон тасаввур мекард, ки халифа ва фармонравои муқтадири мусалмонон, ки аз як тараф бар пойтахти Сосонӣ тасаллут ёфта ва аз тарафе дасти императори Румро аз якъояки шаҳрҳои Шом ва Фаластиин қатъ мекунад, боргоҳи пурдабдаба ва тоҷу таҳти бошукуӯҳе дорад, ки аз он чи то кунун дид ё шунида аст хеле муҳимтар ва бартар аст. Ба ин иллат буд, ки худро барои ҳузур ба даргоҳаш ин тавр орост. Вале вақте ки ўро барои мулоқот бо халифа ба масҷид. Бурданд, дар он ҷо на боргоҳе дид ва на он касеро, ки тасаввур мекард. Оре, на онро дид ва на инро, аз ин рӯ пурсид:

-Пас, халифа қадом ва кучо аст. Мардум ҳазрати Умар (р)-ро, ки дар гӯшае аз масҷид ба хоб рафта буд, ба ўнишон доданд.

Хурмузон, ки нигоҳаш ба сӯи халифаи соддапӯш ва императори беточу таҳт дӯхта ва ғарқи тааҷҷуб шуда буд, гуфт:

-Агар ин шахс халифаи мусалмонон аст пас дарбор ва дарбон ва нигаҳбононаш кучоанд? Гуфтанд:

-Амири мо на дарборе дорад ва на дарбон ва нигаҳбоне. Ҳазрати Умар (р) аз садои гуфтугӯи онҳо аз хоб бедор мешавад ва чун ҷашмаш ба Хурмузон меафтад, ўро аз вазъ ва либосаш мешиносад. Амир мефармояд, то либосашро аз тан дароваранд ва либоси соддае бар ў бипӯшонанд. Сипас ҳазрати умар ба ў хитоб карда мегӯяд:

-Ҳон эй Хурмузон! Чунин аст оқибати макр ва найранг ва муҳолифат бо амри Ҳудо Ҳурмузон арз мекунад:

-Бале чун Ҳудо дар айёми ҷоҳилият аз шумо рӯгардон буд, мо бар шумо ғолиб ва бартар будем, акнун ки Ҳудо бо шумо аст, шумо бар мо ғолиб ва бар диёри мо тасаллут ёфтаед. Ҳазрати Умар (р) мефармояд:

-Яқин аст, ки баҳт аз шумо баргашта аст вагарна галабай мо бар ин миллати доно мүяссар набуд.

Чун Ҳурмузон аз Абумусо амон наёфта буд ва метарсид дар Мадина бо фармени халифа ба қатл бирасад, бо ҳиллае, ки ба эҳтимоли қавӣ дар байни роҳ нақшаашро кашида буд, худро аз қатл начот дод.

Достон аз ин қарор аст ки, Ҳурмузон дар ҳузури халифа об хост ва ҳамин ки Ҳурмузон зарфи обро ба даст гирифт, гуфт:

-Метарсам маро дар ҳини шурби об бикушанд. Халифа фармуд:

- То обро наошомидаи хатаре бар ту нест. Ҳурмузон зарфи обро сарозер намуд ва тамоми об бар замин рехт ва арз кард, чун фармудӣ то об нахӯрам хатаре бар ман нест ва ман нахӯрдам, дар амонам. Ҳазрати Умар (р) қабул кард ва на танҳо аз қатлаш даргузашт, балки ўро дар Мадина манзил дод ва моҳе ду ҳазор дирҳам барояш аз байт – ул-мол таъин фармуд ва чунон ки Шиблии Нӯъмонӣ дар китоби худ ба номи «Форуқ» навишта аст ҳазрати Умар (р) дар умури муҳимми лашкаркашӣ, ки дар Форс идома дошт бо ў машварат мекард ва бо машвараташ амал мефармуд.

Чун Ҳурмузон дар воқеаи шаҳодати Умар (р) бо таваҷҷӯҳ ба нишонаҳо ва корҳое, ки дар байн буд, ба ҳамдасти бо Абулӯълу - қотили Умар (р) муттаҳам гардида, ўро куштанд (тағсили ин воқеа дар охири китоб баён ҳоҳад шуд).

Фатҳи Наҳованд

Дуруст аст, ки Яздигурд пойтахташро аз даст дод ва пеш аз он дар ду ҷангӣ Ҷилавло ва Ҳулвон аз мусалмонон шикасти сахте ҳӯрда ва қисмати муҳиме аз ҷануби ғарби мамлакаташ ба дasti мусалмонон афтод, вале он чи ки аз

хоки Эрон боқй монда буд хеле зиёд ва муҳим буд ва мусалламан ҳаргоҳ чиддан иқдоме накунад ин боқимонда низ аз дасташ ҳоҳад рафт, зеро фотихин ба он чи фатҳ карда буданд, қонеъ намешуданд ва дер ё наздик ба тасхири бақияи сарзамини Эрон иқдом ҳоҳанд кард. Пас лозим буд Яздигурд лоақал қисмати ҷанубу шарқй ва қисматҳои дигари Эронро аз дастбурди мусалмонон ҳифз намояд.

Яздигурд шоҳи ҷавони Сосонӣ, ки дар ин ҳангом дар Исфаҳон буд, аз ин амр ғофил набуд. Аз ин рӯ ҳамин ки иттилоъ ёфт мусалмонон дар байнаннаҳрайн сукунат кардаанд ва ором гирифтаанд ва ба умури доҳилӣ ва касби кишоварзӣ машғул гардидаанд ва муҳимтар ин ки Саъд ибни Абуваққос фармондехи Қодисия ва фотеҳи Мадоин акунун ба Мадина фаро ҳонда шуда ва дар раъси лашкари ислом нест фурсатро ғанимат шумурд ва дастур дод, то мардуми навоҳии Рай, Домғон, Симнон, Бистом, Ҳамадон ва соири нуқоти Эрон, худро барои ҷанг бо мусалмонон ҳозир намоянд. Дар соли 18 ё 19-уми ҳичрӣ лашкаре, ки тибқи навиштаи ибни Асир яксаду панҷоҳ ҳазор нафар буд дар ҳудуди Наҳованд фароҳам кард ва фармондехии онро ба Фирӯзони сардори шикастхӯрдаи фирории Қодисия ва Чилавло супурд.

Саъд ибни Абуваққос қабл аз ин ки ба Мадина ҳозир шавад, аз ин мочаро иттилоъ ёфт ва ба ҳазрати Умар (р) гузориш дод. Пас аз он низ аҳамият ва хатари онро ҳузурان дар Мадина ба арз расонд.

Умар (р) пас аз музокира бо мушовирини худ Нӯъмон ибни Муқринро, ки яке аз сардорони коргаштаи мусалмонон буд ва ҷанде қабл ба дастури Абумусои Ашъарӣ Ҷанди Шопурро фатҳ карда ва аз кораш фориғ шуда буд, маъмур кард то аз Ҷунди Шопур ба сӯи

Наҳованд ҳаракат намояд ва ба дафъи сипоҳи Яздигурд бишитобад. Зимнан фармон дод то як савум сарбозони нигаҳбони Басра ба кӯмакаш бираванд. Низ ба Абдуллоҳ ибни Утба - яке аз сардорони мусалмонон, ки дар Куфа ба ҷои Саъд ибни Абувақъос аморат ва анҷоми вазифа мекард дастур дод, то барои Нӯъмон ибни Муқрин кӯмак бифиристад. Ин амир низ лашкаре, ки Наим ибни Муқрин бародари Нӯъмон дар байни онҳо буд, таҳти фармони Ҳузайфа ибни Ямон саҳобии бузурги Расулу-л-лоҳ (с) ба кӯмаки Нӯъмон фиристод. Аз Мадина низ иддае, ки дар раъси онҳо Муғийра ибни Шӯъба - доҳӣ ва сиёsatмадори маъруфи араб буд, барои кӯмак ба Нӯъмон ҳаракат карданд.

Инак иддаи сипоҳи Нӯъмон ба сӣ ҳазор нафар расида буд, ки Абдуллоҳ ибни Умар, Ҷарир ибни Абдуллоҳи Буҷалӣ, Муғийра ибни Шӯъба, Тулайҳа ибни Ҳувайлиди Асидӣ, Қаъқъоъ ибни Амр, Амр ибни Маъди Карби Зубайдӣ, Амр ибни Мусанно, Ҳузайфа ибни Ямон ва Наим ибни Муқаррин ва баъзе дигар аз фармондеҳон ва ҷанговарони корозмудаи араб дар он буданд ва ин худ мояи умедворӣ ба пирӯзии сипоҳ буд.

Нӯъмон бо сипоҳаш ба тарафи сипоҳи Яздигурд ҳаракат кард. Дар канори шаҳри Наҳованд ба яқдигар бархӯрданд.

Бо он ки сипоҳи Яздигурд аз назари неру ва таҷҳизот беш аз ҷаҳор баробари сипоҳи Нӯъмон буд, тибқи дастури Фирӯзоне, ки маълум буд ҳанӯз тарси шикастҳои собиқ аз дилаш нарафта аст, ҷангӣ дифойи ихтиёр кард. Аз пушти ҳисор ва аз паси сангарҳо ҷангҳои кучак ва заду хурдҳои кӯтоҳро ба роҳ меандоҳт.

Ангезаи Фирӯzon ин буд, ки бо тӯл додани ин вазъ, аввалан:

- мусалмононро аз назари озука ва таом ба мушкилй бикашад, сониян: онҳоро вориди фасли зимистон ва сармои шадиде намояд, ки араб табъан тоби таҳаммули онро надорад. Ҳангоме ки дар мушкили таом ва дар фишори сармои шадиди барфрези зимистон қарор гирифтанд ва қудрати ҷангии онҳо заиф шуд, бар онҳо ҳамлаи ногаҳонӣ намояд.

Нақшай Фирӯзон комилан саҳех ва чизе намонда буд ки озука ва алафаи муслимин тамом шавад. Агар чунин мешуд, ҳатто як нафар аз онҳо ҷон намебурд, зоро фосилаи Наҳованд то Ироқ зиёд буд ва агар мағлуб мешуданд, лашкари Фирӯzon ба таъқибашон мепардохтанд ва тамоми онҳоро дар роҳи фирор нобуд мекарданд.

Дар ин гирудор, ки Нӯъмон аз натиҷаи ин ҷанг хастакунанда маъюс шуд ва вазъи мусалмононро аз ҷиҳати таом дар хатар дид, ба фикри чорае афтод ва тибқи назари шурои низомӣ, ки дар шаб бо аъзои он дар миён гузошт, даст ба ҳиллае зад, ки душманро аз ҳисор ва сангарҳо берун қашид ва ба осонӣ бар онҳо пирӯз гардид.

Қазия аз ин қарор буд, ки Нӯъмон аввали субҳи яке аз рӯзҳо бо лашкарааш аз маҳалли худ кӯч кард ва овоза кард, ки чун халифаи мусалмонон дар Мадина вафот ёфта, ноҷораст даст аз ҷанг бикашад ва ба он ҷо равад.

Фирӯzon бо ин ҳабари соҳта фиреб ҳӯрд, ин буд, ки бо сипоҳаш аз ҳисор ва сангарҳо ҳориҷ шуд ва ба таъқиби мусалмонон пардоҳт ва ҳамин, ки ҳамаи сипоҳаш ба ҷое расиданд, ки Нӯъмон тибқи нақшай шӯро барои ҳамла бар онҳо дар назар гирифта буд, мусалмонон ба фармони Нӯъмон рӯй баргардонида, чунон ҳамлаи саҳте бар онҳо намуданд, ки онҳоро хеле зуд аз поӣ дароварданд.

Гарчи дар ин ҷанг бисёре аз мусалмонон кушта шуданд ва худи Нӯъмон низ шаҳид шуд, вале Ҳузайфа ибни Ямон

тибқи васияти Нўймон парчами лашкари исломро ба даст гирифта роҳбарии мусалмононро ба ўҳда гирифт ва ҷангро ба нафъи мусалмонон хотима дод. Сипохи Яздиурд пас аз додани талафоти зиёде ба тарафи Ҳамадон турехтанд. Фирӯзон ҳангоми фирор дар фарози яке аз кўхҳои атрофи Ҳамадон ба дasti Қаъқоъ, ки ба таъқибаш шитофта буд, кушта шуд (Табари, сафҳаи 418, ҷузъи 3).

Фатҳи Ҳамадон

Чун фирориён ба шаҳри Ҳамадон дохил ва мутаҳассин шуда буданд мусалмонон ба таъқибашон шитофтанд ва пас аз тасаллут бар деҳоти атрофи Ҳамадон ин шаҳрро дар муҳосира гирифтанд. Аз он чо, ки фармондехи посбонони шаҳр медонист, ки наметавонад дар муқобили мусалмонон муқовимат намояд ва ҷуз таслим ба унвони сулҳ роҳе надорад бо тақозои амон таслим гардида ва шаҳри Ҳамадон бидуни ҷанг ба дasti мусалмонон гузашт.

Мусалмонон фатҳи Наҳовандро (фатҳи фатҳҳо) номиданд, зоро Яздиурд пас аз ин ҷанг дигар натавонист лашкаре барои муқобила бо мусалмонон фароҳам кунад. Ин фатҳ роҳро барои футухоти дигари мусалмонон боз ва пешравии онҳоро дар хоки Эрон хеле осон намуд. Гарчи эрониён пас аз ин бидуни мудохилаи Яздиурд дар баъзе нуқот дар муқобили мусалмонон муқовимате мекарданд, вали бефоида буд. Тасаллuti мусалмонон бар соири шаҳрҳои муҳими Эрон то он чо осон гардида, ки Абумусои Ашъарӣ дар ҳамин сол, ки Наҳовандро Ҳамадон фатҳ шуд, шаҳрҳои ҷанубу ғарбии Эрон аз қабили Сервон, Динвар ва Кирмоншоҳро, ки бокӣ монда буданд, тасхир кард. Дар соли 22 то 23-юми ҳичҷӣ ин шаҳрҳо ба фармони Умар (р) ба василаи фармондехони корозмудааш тасхир шуданд ва таҳти тасаллuti давлати ислом даромаданд.

1 – Сиҷистон ба василаи Осим ибни Амр.

2 – Мукрон ва Систон ба василаи Ҳакам ибни Амри тағлибӣ бо ҳамроҳии Шаҳоб ибни Муҳорик, Суҳайл ибни Адӣ ва Абдуллоҳ ибни Абдуллоҳ ибни Утбон.

3 – Исфаҳон, Кошон ва Қум ба василаи Абдуллоҳ ибни Абдуллоҳ ибни Утбон - саҳобии Расулу-л-лоҳ (с) (аз бузургони ансор буд).

4 – Озорбайҷон ба василаи Бакир ибни Абдуллоҳ бо ҳамкории Шаммос ибни Хиршай Ансорӣ.

5 – Абҳар ва Қазвин ба василаи Баро ибни Озиб саҳобии Расулу-л-лоҳ (с) .

6 – Ҳурӯсон (Нишопур, Ҳирот, Сарахс ва Тахористон) ба василаи Аҳнаф ибни Қайс (саҳобии Расулу-л-лоҳ (с) ва хатиби шаҳири араб).

7 – Фасо ва Дороб ба василаи Сория ибни Ҷабал.

8 – Кирмон ба василаи Суҳайл ибни Адӣ.

9 – Истахри Форс ба василаи Усмон ибни Абулоси Сақафӣ.

10 – Қумис, Гурғон ва Табаристон ба василаи Сувайд ибни Муқаррин (бародари Нӯъмон ибни Муқаррин фармондехи шаҳиди ҷанги Наҳованд).

11 – Курдистон ба василаи Мусаллама ибни Қайси Ашҷай.

12 – Рай ба василаи Наим ибни Муқаррин (бародари Нӯъмон ибни Муқаррин).

Чунон ки мушоҳида мешавад дар замони хилофати Умар (р), ки барҳақ (давраи футуҳоти исломӣ) ном гирифт, тамоми сарзамини Ироқ ва қисмати умдаи шаҳрҳои муҳимми Эрон, ки шимолан ба Ҳурӯсон ва ҷанубан ба соҳили араб, шарқан ба Систон ва Мукрон ва ғарбан ба Озорбайҷон ва Курдистон маҳдуд мегардад дар қаламрави ҳукумати одили ислом даромад.

Саранчоми Яздигурд

Яздигурд пас аз шикасти лакараш дар Наҳованд ба Кирмон рафт ва аз он чо раҳсипори Балх ва Марв гардид ва намояндае аз онҷо ба Чин фиристод ва аз Хоқони Чин барои дифоъ аз мусалмонаён кўмак хост, вале Хоқон ба иллати дурии Эрон аз Чин тақозояшро напазируфт. Бинобар ин Яздигурд бо фармонравои Турк (Туркистон Шарқӣ) дар ин ҳусус музокира кард ва бо он ки дар ибтидо мувофиқат ва қавли мусоид дод, ба вაъдааш амал накард.

Чун Яздигурд аз ҳар даре маъюс гардид ва дар ҳамин ҳангом эҳсос кард, ки марзбони Марв ба вай нияти бад дорад, ҳудро рӯ ба рӯ бо ҳатар дид ва шабона аз он чо фирор кард ва дар хориҷи шаҳр ба осиёбоне, ки Фирдавсӣ ўро дар Шоҳномааш Ҳусрав меномид, паноҳ бурд, то шабро назди ўба субҳ бирасонад. Ўни Яздигурдро барои соҳиб шудани либоси фохир ва ҷавоҳироташ ба қатл расонид.

Ба ин шакли таъсиромез, Яздигурд охирин силсилаи шоҳони Сосонӣ, ки 316 сол салтанат карданд, дар соли 31-уми ҳичрӣ, яъне сенздаҳ сол баъд аз ҷангӣ Наҳованд (охирин ҷангӣ ин шоҳ бо мусалмонаён) ба дasti як нафар Эронӣ ба қатл расид. Эрон, ки бедифоъ шуда буд таҳти султаи ҳукумати ислом даромад, то Эрониён ба нури фурӯзони дини Ҳудои воҳид муనаввар ва ба сӯи Ҳудованди ҷалла ҷалолуҳу роҳ ёбанд ва ба саодати дунё ва охират бирасанд.

Футуҳоти Шом ва Фаластиин дар замони Умар (р)

Ҳазрати Умар (р) майл надошт мусалмонони араб барои сукуннати доимӣ то он ҷо дар ҳоки Эрон пеш раванд, ки соҳили арабро ба масофати зиёде пушти сар бигузоранд, зеро ҳаргоҳ дар оянда авзӯз дигаргун шавад ва вазъе пеш ояд, ки аз лашкари Форс эҳтимолан шикаст бихӯранд монанди воқеаи Ҷиср (кӯпрук) дучори мусибат нашаванд, ки шамшерро дар пушти сар ва соҳили арабро дар пеш дошта, талаф шаванд.

Бинобар ин дар ҳамон айёме, ки фармондехонаш дар ҳоки Эрон пеш мерафтанд ва шаҳрҳои онро яке пас аз дигаре тасарруф мекарданд дастур дод, то мусалмонон дар Ироқ маҳсусан дар Басра ва Куфа, ки обу ҳавои онҳо бо аъроб ва ҳайвоноташон бештар аз дигар нуқоти Ироқ созгор буд, сукунат намоянд. Аз ин ҷиҳат мусалмонон дар ин ду шаҳр сокин шуданд ва ба таблиғи дини ислом, таълими дастурот, аҳқоми шариат, танзими умури дохилӣ, кишти анвои ғалла ва тавлиди маснуот пардохтанд. Дар ҳамон замон амирон ва фармондехони онҳо ба соҳтани истеҳкомоти низомӣ ва пешбинии авзӯз ва таъсиси пойгоҳ, пайдо кардани аслиҳа, абзор ва захирай ҷангӣ мепардохтанд ва барои ҳар гуна пешомаде омодагӣ медианд.

Пас мо акнун тӯдаи мусалмононро дар Ироқ ва ҷангчӯёни онҳоро дар ҳоки Эрон метузорем, то ба корҳояшон бирасанд ва бо ҳам ба Шом ва Фаластин меравем, то бубинем сардорони мусалмонон дар он ҷо ба кучо расидаанд ва чи кардаанд? Дар ҳамон ҳангоме, ки Саъд ибни Абуваққос аз Қодисия фотеҳона ба сӯи Мадоин пеш мерафт ва пас аз фатҳи он ҷо фармондехонашро ба Ҷилавло, Ҳулвон, Тикрит ва Мавсил мефиристод ва шаҳрҳои Куфа ва Басраро бино мекард ва кораш дар Ироқ ба хубӣ равнақ ёфта буд, Абуубайда ибни Ҷарроҳ, Ҳолид

ибни Валид, Амр ибни Ос, Язид ибни Абусуфён ва Шурахбил ибни Хусна дар сарзамини Шом ва Фаластин машгули ҹанг бо давлати императори Бизонси Рум буданд.

Дар таърихи Абубакр (р) ҹараёни ҹанги Ярмуクロ аз оғоз то поён ба қалам овардем. Акнун ки меҳоҳем футухоти Умарро дар ин сарзамин ба қалам биёварем, бояд бигүем, ки гарчи фатҳи бузурги Ярму克 андаке пас аз вафоти Абубакр (р) ва дар оғози хилофати Умар (р) халифаи дуввум воқеъ шуд, vale бояд ин ҹангро аз футухоти Абубакр (р) бишуморем, зеро ў буд, ки дар қайди ҳаёташ ба он ҷо лашкар кашид. Ў буд, ки барои тазмини пирӯзии мусалмонон дар ин ҹانги даҳшатнок тибқи дарҳости Абуубайдагӣ пайёпай ба он ҷо кӯмак фиристод ва ў буд, ки Холид ибни Валид сардори номии исломро ба ҳайси сипаҳсолори лашкари Ярмук аз Ироқ ба он ҷо ҳаракат дод ва ин сардори забардаст буд, ки мусалмононро дар ин ҹانг ба хуби роҳбарӣ кард ва онҳоро ба пирӯзии бузург расонид ва шикасти муҳлике бар лашкари Бизонс ворид соҳт.

Бинобар ин пирӯзии мусалмонон дар ин ҹанг гарчи дар оғози хилофати Умар (р) ба вуқӯъ пайваст, vale зодаи қудрат ва фикри саҳех ва натиҷаи лашкаркашии Абубакр (р) буда, аз футухоти ў маҳсуб мешавад. Он чи пас аз воқеаи Ярмук фатҳ шуда аз футухоти Умар (р) ба шумор меравад. Инак ин шумо ва ин футухоти Умар (р).

Фатҳи Димишқ - маркази ситоди низомии Шом

Абуубайдагӣ пас аз фатҳи Ярмук тибқи фармони Умар (р) ба ҷойи Холид сарфармондехии лашкари исломро ба ўҳда гирифт. Ў дар он ҷо буд, ки ҳабар ёфт гурӯҳе аз фирориёни ҹанги Ярмук дар шаҳри Фаҳл аз манотиқи Үрдун мутамарказ шудаанд. Низ огоҳ гардида, ки Ҳероклус императори Бизонс, ки дар шаҳри Ҳимс иқомат карда аст,

бо ирсоли қўмакҳои низомӣ аз ин шаҳр сарбозони муқтадири Димишқро тақвият менамояд ва маълум аст, ки нақшае дорад.

Чун сардорони мусалмонон ҷуз дар ҳангоми зарурат бидуни қасби дастур аз маркази хилофат даст ба коре намезананд, Абуубайд ҳабарҳоеро, ки дарёфта буд ба Умар (р) иттилоъ дод ва ба интизори фармон нишасти. Ҳазрати Умар (р) ба Абуубайд фармон дод, ҳудро барои ҳамла ва тасарруфи душман омода кунад. Қабл аз ин кор гурӯҳе аз саворони лашкарашро дар муқобили Фаҳл мустақар намояд, то ҳаргоҳ дар он ҷо ҷангे даргирад ва Ҳудо ин шаҳрро қабл аз Димишқ барояш фатҳ фармояд чи беҳтар, вагарна ҳудаш пас аз фатҳи Димишқ ба он ҷо ҳамла кунад ва онро тасарруф намояд ва пас аз тасарруфи ин шаҳр ҳудаш ва Холид ибни Валид бо аксарияти лашкар барои фатҳи шаҳри Ҳимс иқоматтоҳи Ҳераклус ҳаракат намояд. Амр ибни Ос ва Шураҳбил ибни Ҳуснаро бо гурӯҳе аз саворонаш дар муқобили роҳи Фаластин ва гурӯҳи дигарро дар муқобили роҳи Ҳимс бигузорад, то ҳаргоҳ ҳангоми ҳамла аз ин ду роҳ ба нигаҳбонони Димишқ қўмак биёяд, ин саворон монеъ шаванд.

Абуубайд тибқи фармони Умар (р) Абуаъвари Салмо-яке аз сардорони кордони ҳудро бо гурӯҳе аз саворони таҳти фармонаш ба сӯи Фаҳл ҳаракат дод. Аз зоҳири дастури Умар (р) фаҳмида мешавад, ки меҳост ин гурӯҳ дар муқобили Фаҳл мустақар шаванд, то ҳаргоҳ сарбозони румӣ бихоҳанд аз ин шаҳр хориҷ шаванд ва ба қўмаки Димишқ бишитобанд ҷилавгирӣ намоянд ва онҳоро ақиб зананд, вале ҳаргоҳ вазъе пеш ояд, ки ҷангро тақозо намояд ҳудашон даст ба ҷанг бизананд.

Фолиби сарбозони румӣ, ки дар Фаҳл буданд ҳамон сарбозоне буданд, ки дар Ярмук аз мусалмонон шикаст

хўрда ба ин чо паноҳ бурда буданд. Ҳанўз хавф ва ваҳшати он шикаст аз дилашон дур нарафта буд ва чун ҷуръат надоштанд бо мусалмононе, ки ба тарафашон ҳаракат карда буданд рӯ ба рӯ шаванд, барои он ки шаҳри худро аз дастбурди онҳо ҳифз қунанд, оби рӯдхонаи Табария ва наҳри Урдунро гирдогирди шаҳр ҷорӣ ва заминҳои атрофи шаҳрро тавре гилолуд карданд, ки убур аз он ба сӯи шаҳр маҳсусан барои ҷанг мушкил гардид. Бинобар ин мусалмонон дар он сӯи заминҳои гилолуд таваққуф карданд ва шаҳрро дар муҳосира гирифтанд. Сипоҳиён дар ин чо мустақар гардидаанд, то он гоҳ, ки Абуубайд аз фатҳи Димишқ фориг ва бо лашкараш ба ин чо омад ва бо ҳамдастии ин гурӯҳ чунон ки баъдан меҳонем бар шаҳри Фаҳл тасаллут пайдо кард ва онро фатҳ кард.

Инак Абуубайд бояд тибқи фармони Умар (р) бо аксарияти лашкараш ба сӯи Димишқ битозад, vale мушкили кор ин буд, ки Ҳероклус дар Ҳимс нишаста ва мусалламан муроқиби кори мусалмонон мебошад. Яқин аст, ки пас аз ҳаракаташон ба сӯи Димишқ лашкаре фароҳам мекунад, то дар ҳини ҷангӣ онҳо бо Димишқ аз пушти сар бар онҳо битозад. Дар ин сурат мусалмонон дар миёни лашкари мудофиони Димишқ аз пеш ва лашкари имдодии Ҳераклус аз пушти сар дар муҳосираи душман меафтанд. Албатта, дар ин сурат дар вазъи хатарноке қарор ҳоҳанд гирифт, ки на танҳо аз тасаллут бар Димишқ маҳрум мешаванд, балки мувоҷеҳ бо шикаст ҳоҳанд шуд, ки боиси нобудии онҳо мешавад.

Ҳазрати Умар (р) аз ин амр ғофил набуд, барои пешгирий аз ин пешомади хатарнок дар фармони ҳамла ба Димишқ ба Абуубайд дастур дод, то гурӯҳе аз лашкарашро байни шаҳри Ҳимс ва Димишқ бигуморад ва гурӯҳи дигарро дар байни Димишқ ва Фаластин мустақар намояд.

Абуубайд ин нақшай саҳеҳи ҷангии Умар (р) -ро ба кор баст. Роҳи Фаҳл ба Димишқро қаблан ба василаи Абулаъвар дар даст гирифта буд.

Абуубайд бо анҷоми ин нақшай бар тамоми роҳҳое, ки аз ҳар ҷо ба Димишқ мерасид тасаллут пайдо кард ва онҳоро дар ихтиёр гирифт, то аз расидани ҳар гуна қўмаки низомӣ аз хориҷ ба Димишқ чилав гирад. Пас аз ин иқдом, ки хотираш аз ҳатари пушти сар осуда гардиð бо қисмати умдаи лашкараш бо ҳамроҳии Ҳолид ибни Валид барои тасхири Димишқ ҳаракат кард.

Мусалмонон бо чӣ шавқе ба сўйи Димишқ ба роҳ афтоданд?

Шаҳри зебои Димишқ маркази ситоди Шом ва Фаластиин ва пойтахти императори Бизонс дар ин сарзамин буд. Баъзе аз афроди лашкари мусалмонон қаблан ба ин шаҳр сафар карда ва ба ҷашми худ дида буданд, ки дар ин ҷо чи неъматҳо ва чи баракоте нуҳуфта аст ва мардум дар ин шаҳр чи гуна осуда зиндагӣ мекунанд. Баъзе дигар васфи зебоии шаҳри бошуқӯҳи Димишқ боғҳои пурсамар, мазореи пурмаҳсул, гулзорҳои хушрангу бӯи, чӯйҳои пуроби гуворо ва неъматҳои фаровони онро аз ҳамқавмонашон, ки барои тиҷорат ба он ҷо сафар мекарданд, шунида буданд ва низ ҳамаи онҳо дар Қуръони мацид меҳонданд, ки Ҳудо ҳайрот ва баракоти зиёде бар сарзамини Шом дода мефармояд.

Сухани Ҳудо:

Чи пок ва мунаzzâҳ аст он Ҳудо, ки бандааш (Муҳамад)ро дар посе аз шаб аз Масциду-л-ҳаром (дар Макка), ба Масциду-л-ақсо (дар Шом) бурд, ба он

**масциде, ки мо (Худо) ба тамоми атроф ва чиҳоташ
(яъне тамоми сарзамини Шом) баракат додаем.**

(Сураи Исро, ояти1.)

Илова бар зебоии хонаҳо ва қасрҳои Димишқ, ки ба дасти меъморони моҳири румӣ ва сабқхонаҳои шаҳри Рӯм бино шуда буд, калисоҳои муҳиме дошт, ки ба тарзи ҷолибе соҳта шуда буданд ва аз миёни хонаҳо ва боғҳои шаҳр сар бароварда аз дур намоён буданд. Ҳамаи инҳо ва онҳо мусалмононро барои тасхири шаҳри Димишқ ва тасаллут бар саросари хоки Шом ташвиқ мекард ва онҳоро барои шикастани дарвозаҳои маҳкам ва қалъаҳои мустаҳкамин ин шаҳр ба он сӯ мекашид.

Он чи мусалмононро беш аз ҳар чиз е барои фатҳи сарзамини Шом ба шавқ меовард, Масцид - ул - Ақсо буд. Зоро Расулу-л-лоҳ (с)дар шаби асро ба ин масцид, ки дар Шом буд, ворид гардид. Гузашта аз ин, ин масцид қиблай аввали мусалмонон баъд аз ҳичрат ба Мадина буд. Агар мусалмонон дар ин ҳамла Димишқро тасарруф кунанд, тасаллuti онҳо бар бақияи сарзамини Шом осон мегардад ва натиҷатан Масцид - ул - Ақсоро дар ихтиёр ҳоҳанд гирифт ва бадин тартиб ҳар ду масциди бузурги таърихӣ, ки номи онҳо дар Қуръон зикр карда шуда, яъне Масцид - ул Ҳаром, ки ибтидои асрои (сафари шаб) Расули карим ва ба василаи ду нафар аз паёмбарони Худо: Ҳазрати Иброҳим ва фарзандаш ҳазрати Исмоил бино шуда аст ва Масцид – ул- Ақсо, ки мақсади асро ва ба василаи ҳазрати Сулаймон- набиуллоҳ соҳта шуда аст, таҳти ихтиёри мусалмонон қарор ҳоҳад гирифт ва чи ифтихоре беш аз ин? Лашкари мусалмонон дар тӯли роҳи худ ба Димишқ ин амро ба хотир меовард, бесаброна қадам бар медошт ва бо иштиёқи зиёд пеш мерафт.

Оре, илова бар ҷозибаи имон ба ҷиҳоди муқаддас, орзуи расидан ба он ҷо гуфтем онҳоро тавре ба сӯи Димишқ мекашид, ки деворҳои маҳкаму ҳисор ва бурҷу бораҳои маҳкам ва аслиҳаи зиёд ва қудрати низомии нигаҳбонони шаҳр дар назарашон ноҷиз менамуд.

Мусалмонон бидуни он ки дар роҳи худ бо монеа ва мудоғие барҳӯрд кунанд ба шаҳри қучак ва зебои Ғута дар наздикии Димишқ расиданд. Ин ҷо буд, ки эҳтимом ва иштиёқашон бештар гардида, зоро неъматҳо ва ҳушиҳои зиндагониро, ки қабл аз ин қалбан тасаввур мекарданд, дар ин ҷо ба ҷашми худ диданд, ҷашмашон ба ҷое афтод, ки гӯё қитъае аз биҳишт аст, ки Ҳудо ба василаи фиристодагонаш аз осмон бар замин фуруд фиристода аст.

Ачиб буд. Лашкари ислом, ки гумон мекард муддате бояд, то бар ин шаҳри биҳиштӣ даст ёбад, ҳеч қасро на дар доҳил ва на дар хориҷи шаҳр наёфтанд. Шаҳр ба куллӣ ҳолӣ аз одамизод буд. Сокинони шаҳр гӯё аз ҳаракати мусалмонон огоҳ шуда буданд, ки манзил ва қасрҳои худро таҳлия намуда, ба доҳили шаҳри Димишқ паноҳ бурда буданд.

Абуубайда дастур дод мусалмонон дар шаҳри Ғута сукунат намоянд. Маркази амалиёти низомии худро низ дар ин ҷо қарор дод, то ҳамлаҳояшро аз он ба Димишқ шурӯъ кунад.

Димишқ дар муҳосира

Деворҳои ҳисори Димишқ, ки дар истеҳком зарбулмасали он замон буд, аз сангҳои хеле саҳт ба баландии беш аз шаш метр ва бари беш аз се метр давродаври шаҳр кашида шуда буд. Бурҷҳои баланде дошт, ки нигаҳбонон ҳангоми ҷанг дар онҳо мустақар мешуданд ва аз даруни онҳо бо тиру камон ва фалаҳмон аз наздик

шудани душман ба шаҳр пешгирий мекарданд. Ин ҳисор дарвозаҳои мустаҳкаме дошт, ки дар истеҳком камтар аз девори ҳисор набуд ва ҳар вақт баста мешуд, роҳи умедро бар рӯйи душман ба хубӣ мебаст. Хулоса, шаҳри Димишқ бо ин ҳисор ва бо ин дарвозаҳо ва истеҳкомоти низомӣ сурати як қалъай маҳкамеро дошт, ки тасхираи он бо ҷанг номумкин шуда буд ва пирӯзӣ ва тасаллут бар он фақат ду роҳ дошт: Яке муҳосираи хеле тӯлонӣ, ки аҳли шаҳр аз ҳаргуна қўмаке, ки аз хориҷи шаҳр биёяд маъюс шаванд ва дар азоби зиндагӣ қарор гиранд ва маҷбур ба таслим шаванд, дуввум ҳилла ва найранги ҷангӣ, ки дар кори тасаллут бар ин шаҳр мӯълизай ҷангӣ ба бор меоварад.

Ҳар чи бошад, Абуубайд бояд даст ба ҳамла занад. Бинобар ин дар шаҳри Ғута ба фармондехонашон ва афроди лашкараш фармон дод, то барои муҳосираи Димишқ пеш раванд. Барои ҳар қадом аз амири бузург дарвозае аз дарвозаҳои ҳисори шаҳрро таъин кард, то аз тариқи онҳо қўшиш намоянд ва ба доҳили шаҳр роҳ ёбанд. Дарвозаи машҳур ба Фародис ба Амр ибни Ос, дарвозаи Тумоа ба Шураҳбил ибни Ҳусна, дарвозаи Фараҷ ба Қайс ибни Ҳубайра, дарвозаи Кайсон ба Язид ибни Абусуфён, дарвозаи шарқиро, ки аз ҳама муҳимтар буд ба Ҳолид ибни Валид супурд. Чун дар наздикии дарвозаи шарқӣ як дайр (ибодатгоҳ) буд, ки ҳолӣ шуда буд, Ҳолид онро барои сукунаташ баргузид, аз ин рӯ ин дайр аз он рӯз ба номи (дайри Ҳолид) машҳур гардида. Ҳуди Абуубайда низ дар муқобили дарвозаи машҳур ба дарвозаи Ҷобия мустақар гардида.

Ҳамин ки ҳар як аз онҳо дар ҷойҳои худ қарор гирифтанд барои таҳриби ҳисор ва бурҷҳои шаҳр манҷаниқҳо ва фолоҳинҳои гулулаандоз ва дигар асбоби таҳрибиро, ки дар он рӯзгор ба кор мерафт давродаври

шაҳр ба кор гирифтанд ва бадин сон шаҳрро дар муҳосира гирифтанд ва шурӯъ ба кор намуданд, vale ғөвөр ва истеҳкомоти ин шаҳр на чунон буд, ки бо васоили ҷангии соддай мусалмонон, ки ба фунуни низомии муҳосира ҳам ба дурустӣ ошно буданд ҳароб шавад. Ҳисори шаҳр дар муқобили ҳаргун амалиёти низомии мусалмонон монанди кӯҳе маҳкам истод. Нигаҳбонони шаҳр бо абзори ҷангии худ, ки зиёд ва гуногун буданд, ба ҳамлаоти мусалмонон посух доданд ва аз худ ба хубӣ дифоъ карда, кори пешрафтро бар онҳо мушкил соҳтанд.

Ин вазъ ба ривояти сахех, то шаш моҳ тӯл кашид. Мусалмонон натавонистанд кореро пеш баранд, ҷуз идомаи муҳосира, vale магар аҳли шаҳр то кай метавонистанд дар муҳосира бимонанд ва ба дифои худ идома диханд? Магар на ин аст, ки Абуубайд тамоми роҳро бар рӯи онҳо баста буд, аз ҳориҷ на қўмаки низомӣ ба онҳо мерасид ва на маводи ғизой. Мусалламан дар оянда ба ҳадде дар тангни зиндагӣ меафтанд, ки ба ночор бояд таслим шаванд, пас бо ин васф онҳо аз муқовимат ва дифои худ ҷуз таъхир дар таслим суде наҳоҳанд гирифт.

Ду чиз буд, ки аҳли шаҳрро барои натиҷагирии корашон дилгарм ва ба баҳрагирӣ аз корашон умединор соҳта буд. Яке он ки Ҳераклус, ки дар наздикии Димишқ дар шаҳри Ҳимс нишаста аст ва лашкари нисбатан бузурге дорад, аз онҳо ғофил наҳоҳад буд ва наҳоҳад гузошт пойтахти империяаш ба дasti мусалмонон биафтад, дуввум ин ки ҳаргоҳ ба дифои худ то он ҷо идома диханд, ки зимистони Сурия бо он сармои шадидаш фаро бирасад, мусалмонон ки дар ҳавои доғи Арабистон бузург шудаанд ва либоси гарми коғӣ надоранд, тоби таҳаммули ин сарморо наҳоҳанд дошт ва маҷбуран даст аз муҳосира

хоҳанд кашид ва аз ин чо хоҳанд рафт, vale на Ҳераклус тавонист бар зидди онҳо коре кунад ва на сармои зимистон.

Гарчи ҳамон тавр, ки онҳо андеша доштанд Ҳераклус аз онҳо ғофил набуд ва лашкар ба кўмакашон ҳаракат дод, vale лашкараш дар роҳи худ бо саворони Ҳимяр ки ба дастури Абуубайда ва тибқи нақшай Умар (р) роҳро бар рўи онҳо баста буд рў ба рў гардид. Пас аз ҷанги сахте, ки байнин тарафайн даргирифт бо додани талафот шикаст ҳўрд ва аз ҳамон роҳе, ки омада буд дасти холи ба Ҳимс баргашт.

Зимистон ҳам бо сармои шадидаш омад ва рафт. Инак фасли баҳори ҷонпарвар ба ҷояш нишастан. Мусалмонон на танҳо нарафтанд, балки бар шиддати муҳосира ва ҳамлаҳояшон афзуданд ва корро бар мардуми шаҳр душвор соҳтанд, зеро на ҷуръат доштанд аз шаҳр хориҷ шаванд ва ба таври ҷиддӣ бо мусалмонон бичанганд, чунки медонистанд, ки инҳо ҳамон ҷанговароне ҳастанд, ки ҷанде қабл лашкари азими Ҳераклусро дар Ярмуқ ба зиштӣ шикаст доданд ва наметавонистанд дар доҳили шаҳр ба дифои худ идома диханд, чун шаш моҳи дароз дар муҳосира будаанд ва ҳеч гуна маводи ғизой аз хориҷ ба онҳо нарасида буд, рў ба рў бо ҳатари гуруснагӣ шуда буданд. Табии аст, ки дар ҷунин авзӯй ва аҳвол байни Наснос - ҳокими шаҳр ва Боҳон фармондехи лашкар ва дигар амирон дар идома ё тарки дифоъ ихтилофи назар падид меояд ва мусалламан тасмимашон пурхтилоф ва руҳияи мудофиин заиф мегардад.

Димишқ таслим мешавад

Дар ин ҳангом, ки аҳли шаҳр дар ҳатар афтода буданд аз ҳар даре ноумед шуда буданд, ба ночор бо мусалмонон сулҳ карданд. Шаҳри бузурги Димишқ пас аз шаш моҳи

муҳосира авохиро соли 23 ҳичрӣ ба унвони сулҳ ба дасти мусалмонон афтод.

Аммо ин сулҳ чӣ тӯна сурат гирифт? Ривоёти муҳталифе дорад, ки саҳеҳтар аз ҳамаи онҳо ин ривоят аст, ки мегӯяд:

- Холид ибни Валид, ки маъмури кӯшодани дарвозаи шарқии Димишқ буд, ҷосусҳои варзида ва кордононе дошт, ки дар корашон ба ҳадде дақиқ буданд, ки гоҳ - гоҳ аз умуре, ки дар дохили шаҳр рӯҳ медод иттилоъ пайдо мекарданд ва ба Холид хабар медоданд.

Ин ҷосусон шабе ба Холид иттилоъ доданд, ки барои пешвои рӯҳонии масехиёни шаҳр фарзанде ба дунё омада ва бадин муносибат аҳли шаҳрро гизо медиҳанд ва барои ашроф, умаро ва неруҳои лашқари мудофеи шаҳр меҳмонии шом ва маҷлиси шабнишинӣ ва айшу нӯш фароҳам карда ба ҳадде шароб нӯшидаанд, ки аз вазифа ва корашон ғофил ва ғарқ дар олами дигар шудаанд.

Холид ин пешомадро ғанимат шумурд ва бо истифода аз ин фурсат дастур дод, то зинае аз таноб бисозанд ва ҳамин ки посе аз шаб гузашт, зинаи танобро монанди каманд пушти яке аз қунгураҳои ҳисори шаҳр афканд ва худаш бо чанд нафар аз далерони фидокори гурӯҳаш аз қабили Қаъқоъ ибни Амр, Мазъур ибни Адӣ ба василаи ин ресмон боло рафтанд ва худро бар фарози девор расониданд. Сипас ба василаи ҳамин ресмон, ки онро ба тарафи шаҳр овехтанд, поин рафта ба дарвозаи шаҳр расиданд. Нигаҳбононро, ки ғофилу сармаст буданд, ба қатл расониданд ва дарвозаро ба рӯи гурӯҳе, ки дар пушти дар мустақар буданд боз намуданд. Ҳама бо ҳам тақбиргӯён вориди шаҳр шуданд ва ба ҳар касе, ки бо онҳо ба муқобила мепардоҳт бо шамшер посух медоданд ва пеш мерафтанд.

Ҳамин ки хабари ин ҳодиса дар шаҳр печид, мардуми ваҳшатзада саросема ба тарафи дарвозаҳои дигари шаҳр шитофтанд ва онҳоро бар рӯи мусалмонон боз карданд ва дархости амон намуданд ва бо Абуубайд, ки аз кори Ҳолид бехабар буда намедонист дар шаҳр чи мегузараӣ, сулҳ намуданд. Ў ба мардум амон дод ва чун аз моҷарои Ҳолид хабар ёфт, пайғом дод, то даст аз шамшер бикашанд.

Ин ду нафар сардор тақрибан дар миёнаи шаҳр ба ҳам мерасиданд. Ҳолид мегӯяд ман дарвозаи шаҳрро дар ҳини ҷанг боз кардам ва дар ҳоли ҷанг ба доҳили шаҳр доҳил шудам, аз ин рӯ амволи шаҳр бояд ғанимат бошад, вале Абуубайда напазирифт ва ба ин фатҳ унвони сулҳ ва ба мардум, амвол, зан, фарзанд ва маъбадҳояшон амон дод. Чун Абуубайда фармондехи кули қувваи мусалмонон буд, Ҳолид таслими назарааш гардида ва ба тамоми шаҳр унвони сулҳ дода шуд. Байни Абуубайда ва фармондехи мусалмонон аз як тараф ва ҳоким ва фармондехи мудофеони шаҳр аз тарафи дигар сулҳномае мубодила шуд, ба ин мазмун, ки шаҳри Димишқ ба унвони сулҳ ба мусалмонон таслим гардида чон, мол, обурӯ, маъбадҳо ва ибодати мардум дар амон аст. Аҳли шаҳр дар муқобили муҳофизати шаҳр ҳифзи назм ва амнияти он, ки ба ўҳдан мусалмонон хоҳад буд ҳар сола ҷизъя, яъне молиёти сарона ба давлати ислом ҳоҳанд пардоҳт.

Баъзе аз таърихнависони араб мегӯянд: «Чун нигаҳбонони Димишқ аз натиҷаи муқовимат ва дифои худ маъюс шуданд, вазоифи худро тарқ намуданд. Ин буд, ки аҳли шаҳр маҷбур ба таслим гардианд ва дарвозаҳоро бар рӯи мусалмонон боз намуда, талаби амон намуданд. Абуубайда низ бо онҳо сулҳ намуда ва вориди шаҳр гардид».

Баъзе дигар аз муаррихони исломӣ навиштаанд:

- «Чун Холид аз як тарафи шаҳр дар ҳоли ҷангӣ ворид шуда буд ва Абуубайд аз тарафи дигари шаҳр ба унвони сулҳ доҳил гардид ва ин ду нафар дар миёнаи шаҳр ба ҳам расиданд, нисфи шаҳр аз он сӯй, ки Абуубайда омада буд унвони сулҳ ва нисфи дигаре, ки Холид гирифта буд унвони фатҳ ба худ гирифт». Вале ривояти саҳех ҳамон аст, ки ба тафсил баён кардам. Абуубайда хабари тасхири ин шаҳри бузурги масехиро, ки пойтахти императори Бизонс дар сарзамини Шом ва маркази мухими низомии он давлат буд ба ҳазрати Умар (р) дар Мадина иттилоъ дод. Он ҳазрат ва умуми мусалмонони Мадина аз шунидани ин мужда хеле хурсанд шуданд, зоро фатҳи ин шаҳр тасаллuti мусалмонон бар бақияи марказҳо ва шаҳрҳои Шом ва Фаластино осон менамуд.

Ҳазрати Умар (р) дар арсаи ин фатҳи бузург, то он ҷо ба пешрафти ояндаи мусалмонон дар он сарзамин мутмаин гардид, ки ба Абуубайда фармон дод лашкари Ироқро, ки қаблан ҳамроҳи Холид ба фармони Абубакр (р) аз он ҷо ба ҷабҳаи Ярмуқ омада буданд ва акнун дар фатҳи Димишқ ширкат карда фароғат ёфтаанд, таҳти аморати Ҳишом ибни Утба бо Қаъқоъ ибни Амр ба Ироқ боз гардонад ва чунон ки дар воқеъаи Қодисия гуфтем, Қаъқоъ бо ҳазор нафар савор рӯзи дуввуми ҷангӣ Қодисия ва Ҳишом бо бақияи лашкараш рӯзи савум ба Қодисия расиданд. Дар ҷангӣ Қодисия фаолият намуданд ва ба пирӯзи расиданд.

Оре, ҳазрати Умар (р) пас аз фатҳи Димишқ нисбат ба фатҳи бақияи сарзамини Шом ва Фаластин ба ҳадде мутмаин гардид, ки вучуди ин гурӯҳи мухимро дар ин ҷо лозим надонист ва онро аз лашкари Абуубайда чудо кард ва ба кӯмаки Саъд ибни Абуваққос дар ҷангҳои Ироқ ва Форс ҳаракат дод.

Акнун Димишқ таҳти ҳокимиияти мусалмонон даромада аст. Мусалмонон бо хотири осуда дар қисматҳои мухталифи шаҳр мустақар гардида ва дар ҳар ҷои, он ки бихоҳанд бидуни тарс гардиш мекунанд. Умури дохилии шаҳрро дар ихтиёр гирифтаанд ва беҳтар аз пеш онро мунаzzам идора менамоянд ва беҳтар аз ҳоким ва умарои Бизонс бо мардум рафтор ва қалбҳои онҳоро ба худ ҷалб мекунанд. Пас дигар хатаре дар байн нест ва ҳоло тибқи фармони собиқи Умар навбати ҳамла ба шаҳри Фаҳл расида, ки дар муҳосираи Абулаъвари Салмо аст.

Шаҳри Фаҳл дар муҳосира

Абуубайд мухофизат ва нигаҳдории Димишқ ва назми дохилии онро ба ўҳдаи Язид ибни Абусуфён яке аз умарои кордонаш супурд ва ўро бо гурӯҳе аз қаҳрамонони саворкори яманий дар Димишқ мустақар намуд ва худаш бо ҳамроҳи сардори далераш Холид ибни Валид ва дигар амирон ва афроди лашкараш ба тарафи Фаҳл ҳаракат намуд ва ба Абулаъвари Суламий ва гурӯҳаш пайваст ва дар муқобили лашкари ҳаштодҳазор нафараи Бизонс, ки дар дохилии шаҳр буданд қарор гирифт.

Лашкари Бизонс чуноне, ки қаблан шарҳ додаем, давродаври шаҳри Фаҳлро ба об баста буданд. Ба тавре ки атрофи шаҳрро аз ҳар сў гилолуд карда буданд, ки дар асари он ба сурати ботлоқи хатарноке даромада буд ва на савора ва на пиёда наметавонист ба осонӣ аз он убур намояд ва ба шаҳр бирасад.

Аз ин хотир Абуубайд салоҳ надид мусалмонон аз чунин замини хатарноке убур намоянд ва худро дар хатар андозанд, зеро агар бебокона ба об бизананд ва аз ботлоқи душман убур кунанд ва дар канори шаҳр бо қувваи душман бархӯрд кунанд ва байни тарафайн ҷанг даргирад,

мусалмонон миёни душмани ҹанганда аз пеш ва замини хатарнок аз пушти сар, дар муҳосира қарор хоҳанд гирифт. Аз ин рӯ начоташон номумкин ё ҳадди ақал хеле мушкил мешавад, чунки дар ин сурат душман пушт ба сангар ва истеҳкомоти худ мечангاد, vale мусалмонон бояд пушт ба замини хатарноке, ки аз душман камтар набуд, бичанганд. Возех аст, ки чунин иқдоме ба салоҳи мусалмонон набуд. Бинобар ин барои мусалмонон ҷуз ин ки дар пеши замини ботлоқ урду бизанаңд ва шаҳрро дар муҳосира бигиранд ва ба интизори имкон биншинанд, роҳе набуд.

Чанг ва гурез

Сақлор фармондехи қувваҳои Рум дар Фаҳл тасаввур мекард чун мусалмонон бо ин вазъе, ки ў барои дифоъ пеш кашида наҳоҳанд тавонист ба шаҳр ҳамла кунанд ва пас аз муддате хаста ва ноумед гардида ба ночор аз ин ҷо хоҳанд рафт, vale чун муддате гузашт ва мусалмонон дар ҷои худ боқӣ монданд ва даст аз онҳо барнадоштанд, нақшае кашид, ки шабона дар ҳини ғафлат бар онҳо битозанд.

Ў пеши худ пиндошта буд, ки чун муддате гузашта ва байни тарафайн бархӯрде дарнагирифта аст, мусалмонон шабҳо осуда меҳобанд, пас агар дар дили шаб дар ҳини хоб бар онҳо ҳамла кунад, онҳо вақте аз хоб бедор мешаванд, ки ў бо лашкараш бар сари онҳо рехта фурсати тадорук барои дифоъро аз дасташон гирифта онҳоро ба хок ва хун хоҳанд кашид. Ба ин андеша шабе бо тамоми қуввааш аз шаҳр ҳориҷ гардид, vale ҳамин ки ба урдугоҳи мусалмонон наздик шуд ғаҳмида, ки он чи мепиндошт хато буд, зеро мусалмонон дар корашон варзида ва ҳушёр буданд, аз ҳила ва найрангҳои ҷангии душман маҳсусан дар шабҳо ғофил набуданд ва ҳамеша, ҳатто шабҳо ва дар ҳини хоб мусаллаҳ ва омодаи корзор буданд. Дар тӯли шабҳо посдорон ва

нигаҳбонони лоиқе посдорӣ ва нигаҳбонӣ мекарданд. Иттифоқан дар ин шаб навбати кор бо турӯҳе буд, ки раиси онҳо Шураҳбил ибни Ҳусна фармондехи номдори араб буд. Ба маҳзи ин ки Шураҳбил ҷашмаш аз дур ба душман афтод, ў ва ҳамкоронаш бо садои Аллоҳу акбар мусалмононро аз хоб бедор ва бо ҳам ба тарафи душман, ки ба онҳо наздик шуда буд, ҳамла намуд ва дар ҳамон дили шаб бо шиддати ҳар чи зиёдтар байни тарафайн ҷанг даргирифт, ки лашкари Рум чун беҳтар аз мусалмонон омодаи кор буд, талафоте бар онҳо ворид кард.

Ин ҷанг дар тӯли шаб ва фардои он шаб пайваста ҷараён дошт ва диловароне монанди Ҳолид, Зарор ибни Зур, Шураҳбил ибни Ҳусна ва амсоли онҳо, ки барояшон чи разм ва чи базм, фарқе надошт, бори дигар дар ин ҷо бепарво вориди корзор шуданд ва дар охири кор ба ҳадде талафоти сангине бар душман ворид сохтанд, ки фармондехонашон дар ҳайрат фурӯ рафтанд ва дасташон аз кор ва пояшон аз истиқрор суст гардида.

Чун шаби дуввум фаро расид, Сақлор фармондехи душман ва ҷанд нафари дигар аз сардорони румӣ, ки ҳама маҷруҳ шуда буданд, аз майдон хориҷ шуданд ва бокимондаи лашкарап, ки тоби муқовиматро аз даст дода буданд, по ба фирор гузоштанд.

Ба кучо фирор мекунанд? Оё паноҳгоҳе дар наздикии ҳуд доранд? Не, ин фирориёни шикастхӯрда акнун дар ҳамон вазъи хатарноке афтоданд, ки мусалмонон аз он метарсиданд, зоро мусалмонон пушти сарашон бо шамшер ва найза метохтанд ва дар пешашон ҳамон замини гилолуде буд, ки ҳудашон бо дasti ҳуд ба бор оварда буданд, то аз он баҳраи низомӣ бигиранд, вале акнун барои онҳо зиёнбахш гардида аст.

Ба ҳар ҳол чон доранд ва ҷони шириин хуш аст. Бояд аз шамшери душмани худ бигурезанд ва худро ҳар тавр шуда ба замини гилолуд бизананд, то шояд аз шамшер начот ёбанд.

Шаҳри Фаҳл дар ихтиёри мусалмонон

Вале чун як шабонарӯз мураттаб дар ҷанг буда ва ҳаста буданд, натавонистанд ба суръат аз ҷунин замини гилолуде, ки онҳоро то зери зону дар худ фурӯ мебурдубур намоянд. Дар ҳамон ҳоле ки ба қунди ва саҳти убур мекарданд ва дар ҳоле, ки аз ҳастаги қудрат надоштанд, дасте аз худ рад қунанд, мусалмонон бо найзаҳо бар сарашон рехтанд ва ҳамаро аз дами тег гузарониданд. Аз ҳаштод ҳазор нафари ин лашкар иддае дар майдони ҷанг қушта шуданд ва бақияе, ки аз майдон ҷон бадар бурданд ва фирор карданд, ҷуз төъдоди андаке ҳамаи онҳо дар ин замини гилолуд ба дасти мусалмонон нобуд шуданд.

Чун ин ҷанг бар ҳилоғи интизори мусалмонон пеш омад ва мусалмонон дар он пирӯз шуданд, онро нусрат ва инояти илоҳӣ талаққӣ карданд, зоро Ҳудо барои онҳо иттифоқ ва тасодуфе ба миён кашид, ки онҳо фикрашро намекарданд.

Румиҳо заминҳои атрофи шаҳрро гилолуд карданд, то монеи мусалмонон шавад ва ҷунон ки ҳоста буданд ин нақша дуруст буд ва натиҷаи хубе гирифтанд, вале байдан бо пои худ аз шаҳр ҳориҷ шуданд ва худро дар ҳатари ҷанг бо мусалмонон андохтанд. Ҳамин замини ҳатарнок ба нағъи мусалмонон ва ба зиёни румиҳо ба кор даромад. Пас оё ин фатҳ бо ин моҷаро нусрат ва мадади худовандӣ нест, ки ба уммати Муҳаммад (с) иноят фармуд? Албатта,

бале, ҳамин ҳодиса низ ба онҳо итминони хотир баҳшид, ки Ҳудо дар фатҳи бақияи сарзамини Шом ва Фаластин мададгорашон ҳоҳад буд.

Фатҳи Бисон ва Табария

Абуубайд пас аз тасаллут бар шаҳри Фаҳӯ гурӯҳе аз лашкарашро таҳти фармони Амр ибни Ос ва Шураҳбил ибни Ҳусна ба Бисон ва гурӯҳи дигарро таҳти фармони Абулаъвари Сулаймӣ ба Табария фиристод, то ин ду шаҳрро тасарруф намояд.

Амр ибни Ос ва Шураҳбил шаҳри Бисонро ба муҳосира кашиданд ва чун мардум аз шунидани хабари фатҳи Димишқ тарсон шуда буданд, салоҳи худро ҷуз сулҳ бо мусалмонон надиданд. Ин ду нафар сардор бо дарҳости сулҳи онҳо мувоғиқат карда ба үнвони сулҳ вориди шаҳр шуданд ва посбононашонро ҳалъи силоҳ сохта, шаҳрро тасарруф карданд.

Чун аҳли Табария, ки дар муҳосираи Абулаъвар буданд аз сулҳи аҳли Бисон огоҳ шуданд, онҳо низ дasti сулҳ ба сўи Абулаъвар пеш бурданд ва амон хостанд. Абулаъвар низ тақозои онҳоро пазируфт ва шаҳри Табария низ ба үнвони сулҳ ба дasti мусалмонон афтод.

Таслим шудани шаҳрҳои Урдун

Пас аз ин мочаро мардуми шаҳрҳои Урдун аз қабилии Азруот, Үммон, Ҷараҷ, Муоб ва ғайра ҳама бо мусалмонон сулҳ намуда, таслим гардиданд ва натиҷатан манотики сарзамини Урдун хеле осон таҳти султаи мусалмонон даромад.

Абуубайда пас аз фатҳи Урдун лашкарашро ба ду қисмат тақсим соҳт. Як шӯъба таҳти фармони Амр ибни Ос

ва Шураҳбил, ки акнун аз фатҳи Урдун фориғ шуда буданд, маъмури фатҳи шаҳри Фаластин кард. Шўйбаи дигар ба роҳбарии худаш бо ҳамроҳии Холид ибни Валид ва баъзе дигар аз сардорон барои фатҳи шаҳрҳои дигари Шом ва Лубнон аз қабили Ҳимс, Ҳамот, Лозиқия, Тартус ва ғайра омода гардида.

Инак мо аввал ҳамроҳи Абуубайдада ва Холид ба роҳ меафтем, то бубинем ин фармондехи моҳир яъне Абуубайдада, ки Расулу-л-лоҳ (с) ўро амини уммат хонд ва ин сардори кордон яъне Холид, ки набии Ҳудо (с) ба ўлақаби сайфуллоҳ дод чи мекунанд ва чи гуна пеш мераванд.

Абуубайд барои тасхири Ҳимс ба ҳаракат даромад

Абуубайдада бо қуввааш барои тасхири шаҳри Ҳимс иқоматгоҳи охири Ҳераклус ва тасаллут бар шаҳрҳое, ки дар байнин роҳ буд, ва ба маҳалле ба номи Марҷаи -Рум дар шимоли шарқии Димишқ расид. Дар ин ҷо ногаҳон бо лашкаре рӯ ба рӯ гардида, ки маълум буд Ҳераклус онро таҳти фармони сардори машхур ба номи Патр Теодор дар ин ҷо мустақар карда, то роҳро бар рӯи мусалмонон бибанданд. Абуубайд дар муқобили ин лашкар таваққуф намуд, то биандешад чи бояд кард.

Дар ҳамин ҳангом низ лашкаре аз саворони румӣ таҳти фармони сарлашқари дигаре аз Рум ба номи Шанс ба кӯмаки Теодор расид ва дар маҳалле, ки каме бо ҷойгоҳи Теодор фосила дошт, қарор гирифт ва бадин тартиб гузаргоҳи Ҳимсро бар рӯйи Абуубайд бастанд.

Пас аз ин ки Абуубайд ва Холид шабона дар бораи усули кори худ бо ин ду лашкар ба ҳам музокира карданд, қарор бар ин шуд, ки дар оғози сафедаи субҳ Абуубайдада бо

гурӯхе бар лашкари Шанс ва Холид бо гурӯхе бар Теодор ҳамла намоянд ва онҳоро аз сари роҳи худ биронанд.

Димишқ дар маърази хатари дубора

Вале ачиб буд, дар ҳангоми субҳ, ки вақти ҳамла буд, ҳеч асаре аз Теодор ва лашкараш дар инҷо наёфтанд, чаро, кай ва кучо рафтанд, маъдум набуд.

Холид бузургшудаи ҷанг буд ва фанни низомиро медонист ва ҳила ва найранги ҷангиро дарк мекард. Ў пас аз андаке тафаккур, дарёфт, ки нақшае дар кор буда. Ҳарифаш шабона ба қасди тасарруфи Димишқ, ки аз ин ҷо зиёд дур нест, ба он сӯ Рафта, пас бояд пушти сара什 тоҳт.

Гӯё Теодор ва Шанс фикр карданд, ки як қисмати муҳими лашкари ислом таҳти фармони ду нафар сардори бузург, яъне Амр ибни Ос ва Шураҳбил ба Фаластин рафтаанд ва аз ин ноҳия дур шудаанд. Қисмати умдаи лашкар низ ҳамроҳи Абуубайдаст, пас агар ба ҳар тариқе битавонанд Абуубайдро дар роҳ нигаҳ доранд, бозгирифтани Димишқ барои онҳо хеле осон ҳоҳад буд, зеро иддаи мусалмонони муҳофизи Димишқ он қадар набуд, ки битавонанд аз ўҳдаи дифоъ аз як сипоҳи муҳим бароянд.

Бинобар ин агар Шанс дар Марҷи-Рум пеши роҳи Абуубайдаро бигирад ва ўро ба ҷанг ва турез дар ин ҷо машғул намояд, Теодор метавонад бо сипоҳаш ба сӯи Димишқ битозад ва онро осон ва зуд аз дасти мусалмонон пас бигирад. Тибқи ин нақша буда, ки Шанс бо лашкараш барои машғул соҳтани Абуубайда дар ҷои худ монда ва Теодор бо сипоҳаш дар дили шаб ба сӯи Димишқ тоҳта аст.

Язид ибни Абусуфён фармондехи горди Димишқ, ки амири фаҳмидае буд, ҳечгоҳ аз оянда ва пешомадҳои

эҳтимоли ғайри мунтазира ва маҳсусан дар замони ҷанг ғофил набуд. Ў ба василаи ҷосусонаш ва корогоҳонаш, ки барои қасби ахбор дар атроф ва дехоти дуру наздик пароқанда буданд, ҳабар ёфт, ки Теодор ба сӯи Димишқ дар ҳаракат аст, vale az Ҳолид, ки пушти сарааш метозад, ҳабар надошт, вагарна дар ҳисори шаҳр паноҳ мегирифт, то Ҳолид бирасад ва аз пушти сар ба Теодор ҳамла кунад. Аз ин рӯ барои он ки аз духули басуръати Теодор ба шаҳри Димишқ пешгирий намояд, дарвозаҳои шаҳрро маҳкам баст ва гурӯҳеро дар бурҷҳо барои дифоъ гуморид ва худаш бо гурӯҳе аз афродаш ки ҳама аз саворони ҷанговари Яман буданд, дар хориҷи шаҳр ба интизори вуруди Теодор нишааст. Ҳамин, ки Теодор ва сипоҳаш мағруона ба шаҳр наздик шуданд ва Язид барои дифоъ бар по хост, ногаҳон Ҳолид бо саворонаш расид ва такбиргӯён аз пушти сар ба сипоҳи Теодор ҳамла кард.

Чун Язид ва гурӯҳаш ба иллати камии иддашон аз сарнавишти худ бимнок буданд, ҳамин ки садои Аллоҳу акбарро аз пушти сари душман шуниданд ва фаҳмиданд, ки касе ба қўмакашон расида аст, қулубашон қавӣ ва руҳияшон қувват гирифт.

Язид аз пеш ва Ҳолид аз пушти сар, Теодорро дар миёна гиритфанд ва то он ҷо шамшер дар онҳо ба кор бурданд, ки чуз иддаи каме, ки тавонистанд моҳирона фирор намоянд, ҳамаи онҳо бо ҳамроҳии Теодор нобуд шуданд ва аспҳову лавозимот, абзор ва захираи ҷангии онҳо ба дasti мусалмонон ғанимат афтод ва ба ин тарз нақшай Теодор ва Шанс нақш бар об гардид.

Язид ибни Абусуфён бо парчами пирӯзӣ ба Димишқ бозгашт ва Ҳолид ва саворонаш фотеҳона ба сӯи Марчи-Рум ба роҳ афтоданд. Вақте ба он ҷо расиданд, ки Ҳудованд Абуубайдаро дар ҷанге, ки байни ў ва Шанс даргирифта

буд, пирўз фармуда ва худи Шанс ҳам ба қатл расида ва лашкараш торумор шуданд ва ба тарафи Ҳимс турехтанд.

Фатҳи Баълабак дар роҳи Ҳимс

Холид ва Абуубайда аз ин ҷо барои фатҳи шаҳри Баълабак, ки дар роҳи Ҳимс қарор дошт, ҳаракат кард. Ҷун аҳолии шаҳр аз футухоти мусалмонон ва пирўзии онҳо дар Марҷаи Рум, ки наздикашон буд, боҳабар буданд ва тоби муқовимат дар баробари онҳо надоштанд, бо мусалмонон сулҳ намуданд ва бидуни ҷанг таслим гардиданд ва шаҳр ба унвони сулҳ ба тасарруфи мусалмонон даромад.

Фатҳи Ҳимс

Абуубайда пас аз фатҳи Баълабак дар ҳоле, ки Холид пешопеши лашкараш буд, ба сӯи Ҳимс пеш рафт, аммо ҷуз он ки онро дар муҳосира гирад, коре аз дасташ барнаёмад, зеро дарвозаҳои шаҳр бар рӯи мусалмонон баста буд ва мудофеъон дар бурҷҳои ҳисор мустақар ва ба дифоъ пардохтанд.

Нигаҳбонони шаҳр қуввае надоштанд, ки битавонанд дар хориҷи шаҳр бо мусалмонон ба таври ҷиддӣ бичанганд, аз ин рӯ дар шаҳр қалъанишин шуданд ва баъзе аз рӯзҳое, ки ҳаво хеле сард мешуд ва мепиндоштанд, ки мусалмонон наметавонанд дар асари сармо ба хуби бичанганд, аз шаҳр хориҷ мешуданд ва ҷанг ва гурезе ба роҳ меандохтанд ва сипас фавран ба доҳили шаҳр паноҳ мебурданд.

Гарчи мардуми шаҳр, то мудатте ба ин минвол гузарониданд, вале яқин буд, ки наметавонанд то муддати зиёде муқовимат кунанд, зеро саҳт дар муҳосира буданд ва мумкин набуд аз хориҷ ҳеч гуна кӯмаки низомӣ ё иқтисодӣ

ба онҳо бирасад, ин аст ки дар тангнои зиндагӣ меафтанд. Агар билфарз муддати зиёде истодагӣ кунанд, ҳам натиҷае аз корашон намегиранд, ҷуз таъхир дар таслим. Бар ҳасби иттифоқ дар ҳамин ҳангом зилзилаи саҳте шаҳри Ҳимсро ларзонд ва қисматҳое аз ҳисори шаҳр фурӯ рехт. Микдоре аз хонаҳои шаҳр вайрон гардид ва шаҳр дар хатари тасаллут қарор гирифт, зоро ҳисори шаҳр дар натиҷаи зилзила ҳароб шуд, дигар чизе набуд, ки монеи духули мусалмонон ба шаҳр бошад, аз ин хотир тақозои сулҳ намуданд ва шаҳри таърихии Ҳимс низ пас аз муҳосираи тақрибан тӯлонӣ аз тариқи сулҳ ба дасти мусалмонон афтод.

Фатҳи Лозуқия

Чун ҳангоми суқути Ҳимс фасли зимистон буд ва аъроб, ки бо ҳавои гарми Ҳичзор ва Наҷд одат карда буданд, наметавонистанд дар сармои он ҷо, ки нисбатан шаддид ва бисёр вақт барф ва борон мешуд, ба хуби бичанганд, Абуубайда ба лашкараш истироҳат дод, то дар шаҳри Ҳимс бимонанд. То нимаи моҳи аввали баҳор соли 15-уми ҳичрӣ дар ин шаҳр иқомат карданд. Инак вақти муносибе барои шурӯъ ба кор пеш омада буд, бинобар ин Убодат ибни Сомит саҳобии бузурги Расулу-л-лоҳ (с)-ро бо гурӯҳе барои муҳофизати шаҳр ва ҳифзи назм ва амният дар он ҷо гуморид ва худаш бо бақияи лашкар ба қасди тасхiri бандари муҳими Лозуқия ҳаракат кард. Дар тӯли роҳи худ шаҳрҳои Ҳамот, Ширз ва Саламияро, ки мардуми онҳо бидуни ҷанг таслим шуданд, тасарруф ва дар ҳар қадом аз ин шаҳрҳо гурӯҳеро барои муҳофizati онҳо мустақар кард ва ҳамчунон ба роҳи худ идома дод, то ба Лозиқия расид ва онро дар муҳосира гирифт.

Чун Лозуқия бандари тиҷорӣ ва низомии Бизонс буд, ин давлат ҳисори маҳкаме даври он қашидা ва истеҳкомоти низомии муҳимме дар он ҷо барқарор карда буд, аз ин рӯ мардуми шаҳр метавонистанд хеле ҳуб ва то муддати тӯлонӣ дар муқобили ҳар муҳоҷиме муқовимат кунанд, зеро Лозуқия дар соҳили баҳри миёназамин воқеъ ва гарчи муҳосира шуда буд, аз тарафи баҳр озод ва роҳи баҳрӣ дар ихтиёри аҳли шаҳр буд. Метавонистанд аз роҳи баҳр кӯмаки низомӣ аз хориҷ бигиранд ва низ маводи ғизоӣ ҳар қадар бихоҳанд аз ҷое барои худ биёваранд. Аз ин ҷиҳат онҳо метавонистанд муддати номаҳдуде бидуни он ки дар тангнӣи зиндагӣ бошанд, муқовимат ва шаҳри худро аз тасаллути мусалмонон ҳифз намоянд.

Абуубайд тасаввур мекард ин ҷо ҳам монанди дигар шаҳрҳо ба зуди фатҳ мешавад. Вале кор ба андозае мушкил гардид, ки ҷуз найранги низомӣ роҳе барои тасаллут бар шаҳр наёфт. Пас аз ҷанде нақшай корро тартиб дод ва лашкарашро шабона берун қашид ва аз ҳамон роҳе, ки омада буд баргашт.

Мардуми Лозиқия, ки диданд мусалмонон кӯч караанд, пиндоштанд, ки онҳо дар асари муддати дароз ва таваҷҷӯҳ ба ин ки бо мавҷудияти баҳр наметавонанд мардуми шаҳрро дар фишори зиндагӣ қарор диханд, аз тасаллут бар шаҳр маъюс шуда, даст аз корашон қашидаанд ва ба Ҳимс бозгаштаанд, аз ин рӯ мардум монанди аёми оддӣ дарвозаҳои шаҳрро боз ва осуда хотир ба корҳои рӯзмарои худ машғул шуданд. Рӯзи аввал ва шаби дуввум ба оромӣ гузашт. Аввоили рӯзи дуввум, ки мардум осуда хотирттар ба корашон пардохта буданд, мусалмонон аз роҳ бозгаштанд ва ногаҳон бар сарашон рехтанд. Хеле зуд вориди шаҳр шуданд. Дарвозаҳои ҳисори шаҳрро дар ихтиёри гирифтанд

ва аз вуруди мардуми хориҷ ва хуручи мардуми доҳили шаҳр ҷилавгирӣ ба амал оварданд.

Мардуми фиребхӯрда, ки фурсати ҳар кор аз дасташон рафта буд, тақозои сулҳ намуданд ва таслим шуданд ва шаҳр аз тариқи сулҳ ба тасарруфи мусалмонон даромад ва ҷон, мол, шахсият ва маъбадҳои мардум амон ёфт. Мусалмонон дар наздики калисои бузурги шаҳр барои худ масҷиде бино карданд.

Фатҳи Қиннасирин

Абуубайда пас аз тасарруфи Лозиқия ба Ҳимс боз гашт. Ҳолид ибни Валидро бо аксарияти лашкараш ба сўи Қинсирин, ки аз тобеи Ҳалаб буд, гусел дошт.

Ҳолид аз истеҳкомоти низомии Қинсирин ва аз кўмак ва имдодоте, ки барои тақвияти нигаҳбонони он ҷо расида буд, иттилоъ дошт ва низ медонист, ки фармондехи лашкари он ҷо сардори диловар аст ба номи Минос, ки марди дуввуми давлати Бизонс ва умре дар ҷангҳои он давлат бо Форс ва ғайра ба сар бурда ва корозмуда ва роҳбари лашкари хеле доно ва дар тадбири умур ва фунуни низомӣ корозмуда аст. Бо ин васф пирӯзӣ ба ин фармондех ва тасаллут бар ин шаҳр хеле мушкил мебошад, вале Ҳолид касе набуд, ки дар муқобили мушкилоти низомӣ зону бизанад. Ў ҳамеша дар ҳар ҷанге дил ба Ҳудо мебаст ва эътиmod ба нафси хешро дошт. Чунин касе ҳамеша дилгарми кор аст ва ҳаргиз заъф ва яъс ба худ роҳ намедиҳад.

Минос ҳам медонист, ки касе ки ба сўи ў меояд ҳамон Ҳолиди номвар аст, ки дар тамоми ҷангҳои Ироқ бидуни истисно пирӯз шуда ва дар Шом ҳам то ба ин ҷо, ки расида, дар ҳар ҷанге ғолиб шуда ва дар ҳеч ҷое мутлақан, ҳатто

дар чангҳои қабл аз исломиаш шикаст нахўрда аст. Пас Минос бояд ҳисоби кори худро ба хубӣ бикунад.

Вале ў ҳамон Миносе аст, ки дар ҳама ҷо ва ҷанд сол қабл бар лашкари Эрон ғолиб гардида аст. Ҳанӯз ғурури пирӯзи аз сараш дур нарафта аст, аз ин рӯ ба ҳуд раво надид аз тарси Ҳолид дар шаҳр ва дар паноҳи ҳисори шаҳр нишинад ва ҳолати дифоъ ба ҳуд гирад. Ў меҳост мардона дар хориҷи шаҳр бо Ҳолид рӯ ба рӯ шавад, то ба ў бифаҳмонад, ки ҳисоби ин ҷо бо ҷойҳои дигаре, ки дида, басо фарқ дорад. Ба ин мақсад бо лашкараш аз шаҳр хориҷ шуд ва дар канори шаҳр мустақар гардид ва ба интизори вуруди Ҳолид нишастан.

Ҳолид, ки медонист бо чи касе рӯ ба рӯ мешавад, аз тадобире, ки бояд ба ҳисоб оварад, ғофил набуд. Ў медонист гарчи пирӯзӣ дар ҷанг вобастаи қудрати ҷангӣ аст, вале чи басо, ки тадбир ва ҳилла беҳтар аз амалиёти низомӣ пирӯзиро таъмин менамояд, аз ин рӯ бероҳа ва хеле моҳирона ба ҳадде басуръат ҳаракат кард, ки аз ҳисобҳои пешакӣ ва фикри Минос хориҷ буд ва бадин тартиб ҳангоми саҳаргоҳи яке аз шабҳое, ки аз ҳисоб ва андешаи Минос хориҷ буд, ногаҳон бо тамоми қуввааш бар сари қувваҳои Минос реҳт ва то Минос хост ин ҳучуми ногаҳониро дафъ кунад, вале кор аз ғоида гузашт.

Ин лашкар, ки ғофилгир шуда буданд, хеле зуд шикаст ҳўрданд ва то хостанд фирор кунанд, Ҳолид роҳро барои онҳо баст ва шамшер дар миёнашон гузошт. Аксари онҳоро, ки худи Минос низ дар байни онҳо буд, ба қатл расонид ва он иддае, ки натавонистанд фирор кунанд, доҳили шаҳр шуданд ва дарвозаҳои ҳисорро бар рӯи мусалмонон бастанд.

Ҳолид фавран ба таъқибашон шитофт, шаҳрро дар муҳосира гирифт ва ба мардум пайғоме дод, ки таърихи

чаҳон то кунун аз забони ҳеч сардоре нашунида аст. Ин пайғом гуфтаи моро, ки гуфтем Ҳолид ҳамеша дар ҳар ҷангӣ дил ба Ҳудо мебаст таъйд менамояд. Ҳолид ба онҳо пайғом дод ва гуфт:

-Бидонед, ки шумо агар дар осмон рӯйи абрҳо қарор бигиред, Ҳудованди ҷалла ҷалолуҳу ё моро назди шумо мефиристанад, ё шуморо азди мо фуруд меоварад мардуми шаҳр муддате муқовимат ва аз камон ва фалоҳин ба сӯи мусалмонан тирандозӣ намуданд ва дифоъ карданд, вале чун барои онҳо маълум буд, ки аз корашон натиҷае намегиранд, тақозои сулҳ намуданд ва амон хостанд.

Ҳолид ба онҳо амон дод ва шаҳрро тасарруф кард, вале чун ба дарҳости Ҳолид, ки рӯзи аввал аз онҳо хост таслим шаванд, муқовимат карданд ва ба дифоъ пардохтанд ва талафоте бар мусалмонан ворид соҳтанд. Ҳолид барои гӯшмали онҳо ҳисор ва бурҷҳои шаҳрро ба қуллӣ вайрон кард ва нисфи манзили шаҳрро бо қалисоҳое, ки дар он буд, ихтисос ба мусалмонан дод. Мусалмонан ин қалисоҳоро табдил ба масҷид карданд.

Ғалаба бар Минос сардори забардасти румӣ ва тасхири шаҳри Қинсирин бо он бурҷ ва бораҳояш, то он ҷо кори мушкил буда, ки вақте ҳабари ин фатҳ ба ҳазрати Умар (р) расид, аз шучоат ва кордонии Ҳолид тааҷҷуб кард ва фармуд:

-Ҳудо Абубакр (р) -ро раҳмат фармояд! Ў дар мардумшиносӣ донотар аз ман буд.

Фатҳи Ҳалаб

Пас аз ин, ки Қинсирин фатҳ шуд, Абуубайд аз Ҳимс рӯ ба шаҳри Ҳалаб ниҳод ва чун ба он ноҳия расид, дехқонон ва аҳолии деҳоти Ҳалаб, ки араби масеҳи буданд,

бидуни ҳеч гуна муқовимате таслим шуданд ва дини исломро пазирафтанд. Аҳолии шаҳри Ҳалаб низ пас аз андаке муқовимат чорае ҷуз тақозои сулҳ надиданд. Абуубайда тақозои онҳоро пазирафт ба онҳо амон дод ва бадин тартиб шаҳри Ҳалаб ва рустоҳои тобеъ дар ихтиёри мусалмонон қарор гирифт.

Фатҳи Антоқия

Шаҳри муҳим ва таърихии Антоқия ё Антокиё сесаду ҳафт сол қабл аз мелоди ҳазрати Масех ба фармони императори Румӣ ба номи Селевкус бино шуда буд. Ин шаҳр дар таърихи ҳамлаи мусалмонон, пас аз шаҳри Димишқ пойтахти Руми Бизонс дар ин ноҳия буд. Чун ин ҷо наздиктарин шарҳои Шом ва Құстантания - пойтахти аслии Бизонс дар хоки Рум буда, мавриди таваҷҷуҳи хосси он давлат қарор гирифта буд истеҳкомоти низомии муҳим ва маобид ва осоишгоҳҳои зебое дар он ба вучуд оварда буд, ки шояд камтар аз Димишқ набуд.

Гузашта аз мавқеяяти низомии он, ки барои он давлат аҳамият дошт, ин шаҳр дар назари масехиён ҷанбаи муқаддасӣ низ дошт, зеро Құддиси Барнобо, ки ба ақидаи мо мусалмонон ҳам шаҳси мӯъмин ва муҳтараме буда аст, дар ин шаҳр иқомат дошта ва Инчили Барноборо, ки Инчили саҳех буда ва мутобиқи тақирии Қуръони карим маслуб шудан, яъне ба дор задани ҳазрати Масехро рад карда аст, дар дасти ў буда ва мардуми Антоқияро бо таълими саҳехи ин Инчил ҳидоят мекард. Ў пайравон ва шогирдони парҳезкоре дошт. Ин шаҳрро ба тадриҷ маркази таълими саҳехи дини ҳазрати Масех карданд, гарчи низомиёни Антокиё қавви буданд ва истеҳкомот ва абзор ва захираи зиёде дошт, вале дида буданд ки мардуми Қиннасирин, Ҳалаб ва маҳсусан Лозиқия, ки бандар ва

пайваст ба баҳр буд, коре ҷуз таслим аз дасташон барнаёмад. Мусалламан аз дasti мардуми ин шаҳр ҳам дар муқобили мусалмонон коре бар намеояд, аз ин рӯ бидуни он ки камтарин муқовимате бикунанд, амон хостанд ва таслим шуданд. Мусалмонон бидуни ҳеч гуна бархӯрде вориди шаҳр шуданд ва мудофионашро тасарруф карданд ва умури шаҳрро ба даст гирифтанд.

Охирин видоъи Ҳераклус бо Сурия

Ҳераклус ҳамон ҳангом, ки эҳсос кард шаҳри Ҳимс дар хатари ҳучуми мусалмонон аст, аз он ҷо ба Антокиё омад ва то қабл аз суқути ин шаҳр дар ин ҷо буд. Ҳамин ки шунид шаҳри Ҳалаб ба дasti мусалмонон афтода, яқин кард, ки акнун навбати Антокиё расида ва мусалмонон бедаранг ба ин ҷо ҳамла хоҳанд кард. Медонист, ки дигар ба ҳеч ваҷҳ наметавонад ҷилави чунин касонеро бигирад, ки дар ҳеч ҷангे шикаст намехуранд ва ба ҳар ҷо рӯй меоваранд, парчами пирӯзиро ба дӯш мекашанд. Пас маълум аст, ки ситораи бахти давлати Бизонс аз уғуки Сурия, Урдун ва Фаластин барои ҳамеша ғуруб карда, дигар бар наҳоҳад омад то бидураҳшад. Мондани ўдар ин диёр ҳолӣ аз хатар нест ва ҳамон беҳ то ба дasti мусалмонон наафтода бо ин сарзамин видоъ кунад ва роҳи Қустантиния - пойтаҳти аслии худро дар пеш гирад. Ба ин назар қабл аз ин, ки мусалмонон ба Антокиё бирасад, аз ин сарзамин хориҷ шуд ва дар масираш ба сӯи Қустантания дар маҳалле ба номи Раҳоа бар рӯи теппаи баланде истод ва рӯ ба тарафи Шом карда, видоъкунон гуфт: «Салом бар ту, эй Сурия, саломе, ки баъд аз ин бо ҳам мулоқот наҳоҳем кард ва румиён пас аз ин ҷуз бо тарс ба суют боз наҳоҳанд омад».

Пас аз суқути Антокиё куллияи шаҳрҳо ва дехоти Шом (Сурия) то маҳалле ба номи Ҷарҷума, ки сокинини он ноҳия машҳур ба ҷарочимия буданд, бидуни истисно итоат пеш оварданд ва бидуни ҳеч гуна муқовимате таслим шуданд ва Абуубайд онҳоро дар амон гирифт.

Абуубайд ба ин сон бо ҳамкории Ҳолид дар зарфи ҷаҳор сол аз аввали муҳаррами соли 12 то охири соли 15 ҳичрӣ сар то сари Шом, қисматеро бо зур ва ҷанг ва қисматеро бо сулҳ тасхир намуд ва таҳти ҳукми ҳукумати ислом даровард ва футухоти худро дар ин сарзамин то Фурот, ки ба василаи Саъд ибни Абуваққос ба тасарруфи давлати ислом даромада буд, тавсия дод.

Дар Ҷаҳон

Акнун чун кори Абуубайда ва Ҳолид ибни Валид дар сарзамини паҳновари Шом яксара шуда ва дасти давлати Бизонс аз ин ҷо ба қуллӣ канда фатҳ гардида аст ва ин ду нафар сардор бояд ба муҳофизати ин сарзамин иқдом намоянд ва ба назми умури дохилии онҳо бипардозанд, онҳоро дар ҷояшон мегузорем ва бо ҳам ба тарафи Амр ибни Ос ва Шураҳбил ибни Ҳусна дар ҳоки Ҷаҳон мераҳем, то мулоҳиза қунем ин ду нафар сардори номи чи кардаанд ва корашон бо душман ба кучо қашида аст.

Қаблан гуфтем, ки лашкари ислом пас аз тасхiri ҳоки Урдун ба ду шӯъба шуданд, як шӯъба ба роҳбарии Абуубайда ва Ҳолид ибни Валид барои ҳамла бар сарзамини Шом (Сурия) таъин ва шӯъбаи дигаре таҳти фармони Амр ибни Ос ва Шураҳбил ибни Ҳусна маъмури фатҳи сарзамини Ҷаҳон гардид. Мо по ба по ҳамроҳи Абуубайда ва Ҳолид ибни Валид будем ва дидем чигуна дар ҳар ҷо мардона бо душман ҷангиданд ва чигуна моҳирона ба душман ғолиб шуданд. То он ҷо ба хуби аз

ўҳдаи корашон баромаданд, ки дasti Ҳераклусро ба куллай аз Шом қатъ карданд ва ў ваҳшатзада аз шахре ба шаҳри дигар фирор кард ва саранҷом бо дили пур аз ҳасрат ва андӯҳ бо хоки Сурия видоъ кард ва ба Қустантания гурехт.

Пас ҳоло бо ҳам хоҳем дид, ки Амр ибни Ос ва Шураҳбил чи муваффақияте ба даст оварда ё меоваранд?

Дар ҳамон замон, ки Абуубайда ва Ҳолид ҳаракат намуданд ва дар Шом бо қувваҳои Бизонс ба набард пардохтанд, Амр ибни Ос ва Шураҳбил бо қувваҳои худ ба сӯи Фаластин пеш рафтанд, vale бар хилофи интизорашон мувочех бо мушкиле шуданд, ки ҳалли он осон набуд, зеро Уртубон, ки сардори ботачриба ва кордоне буд, лашкари бузурге аз фармондехони варзида ва лашкариёни ҷангдидаро бо таҷхизоти комил ва захирай кофӣ фароҳам намуда буд ва роҳбарии онҳоро шахсан ба ўҳда гарифта буд, аз нақшай кораш чунин бармеояд, ки тасмим гирифта ҳар тавр шуда бар лашкари мусалмонон пирӯз шавад ва нагузорад хоки Фаластин, ки назди масехиён муқаддас буд, ба дasti мусалмонон афтад.

Уртубон ҷонибҳои корашро ба хубӣ санҷида буд ва нақшай дурусте кашида буд. Чунки як қисмат аз лашкарашро дар Ромуллоҳ ва иддай мухиме дар Илиё (шаҳри Қудс) ва қисматҳои кучактареро дар Ноблус ва Сабтия ва дар ду бандари тиҷорӣ ва низомӣ Қисория ва Ғазза барои муҳофизат ва дифоъ аз хӯчуми мусалмонон ҷойгир карда буд ва худаш бо қисмати азими лашкар дар Аҷнодин урду зада буд ва ба интизори вуруди лашкари ислом нишаста буд.

Амр ибни Ос, ки аз нақшай кори Уртубон огоҳ шуд, вазъи худро мушкил дид, зеро Уртубон дар тадбири низомӣ басо таҷриба омухта ва дар ҷангҳои оҳири Бизонс бо Эрон, ки меҳост Сурия, Фаластин ва Мисрро аз Эрон пас

бигирад, ширкат кард ва пирўз гардида салиби бузурги масеҳиятро, ки Эрон дар ҷанги собиқ ба ғанимат бурда буд, аз эрониён боз гирифт. Дар ин ҷо ҳам дар муқобили мусалмонон тадбири корро ба хубӣ санҷида ва нақшай низомӣ дар марказ додани гурӯҳҳо дар шаҳрҳо ва бандараҳо дар Фаластин гузошта комилан мутобики ӯсули саҳехи ҷангӣ тарроҳӣ карда буд ва ба ин сон пешрафти корро бар ин кор хеле мушкил карда буд.

Зеро агар Амр ба тамоми ин ҷанг шаҳр, ки Уртубон лашкар гуморида буд, дар як вақте ҳамла мекард, мумкин набуд, зеро иддай лашкараш то ин андоза кофӣ набуд ва аз ўҳдаи ин кор бар намеомад ва агар бо тамоми иддай лашкараш бо ҳам ба яке аз ин шаҳрҳо метоҳт, шакке набуд, ки Уртубон лашкар ва қувваашро аз бақияи шаҳрҳо фаро меҳонд ва лашкари азими комилан мӯчаҳҳаз фароҳам ва аз пушти сар ба мусалмонон ҳамла мекард. Маълум буд, ки дар ин сурат Амр наметавонист дар муқобили ин лашкари азим, ки ўро муҳосира карда буд коре бибарад. Равияни кори мусалмонон дар ҳар ҷо ҷунин буд, ки даст андар кори ҷанг намешуданд, магар он ки итминони қотеъ ба пирӯзии худ дошта бошанд. Уртубон ҳам намехост худаш ба ҳамла шурӯъ намояд, зеро аз футухоти сарехи мусалмонон дар Ироқ, Шом ва Урдун огоҳ буд ва ба пирӯзии худ дар ин ҷо агар ҳамла кунад, боварӣ надошт. Аз ин сабаб вазифаи худро дифоъ аз Фаластин дониста буд, то агар мусалмонон ҳамла намоянд ба дафъи онҳо бипардозанд вагарна Фаластино ҳамчунон дар даст дошта осуда нишинад.

Амр ибни Ос бо ин вазъе, ки пеш омада буд на итминон ба пирӯзӣ дошт, то бичангад ва на салоҳи худ медонист коре ба Уртубон надошта аз ҳамон роҳе, ки омада дасти холӣ баргардад. Пас чӣ кунад? Роҳе набуд ҷуз ин ки мушкилии корашро ба ҳазрати Умар (р) иттилоъ дихад, ба

ин мақсад ҹараёни корро муфассалан ба ҳазрат иттилоъ дод ва кўмаки фаврӣ хост. Дар номааш маҳорат ва таҷрибаи низомии Уртубонро низ ба арз расонд, то он ҳазрат ба аҳамияти мушкилаш пай барад.

Фатҳи Қисория ва Ғазза

Ҳазрати Умар (р) аз ин, ки Амр ибни Ос, Уртубонро он чунон тавсиф карда буд табассуме кард ва ба ҳозрини маҷлиси хилофат фармуд:

-Ман Уртубони араб (яъне Амр ибни Ос)-ро ба чони Уртубони Рум меандозам, то бубинед чи мешавад.

Ҳазрати Умар (р) ба Амр ибни Ос дастур фармуд, то Муовия ибни Абусуфёнро бо гурӯҳе ба бандари Қисория ва Алқама ибни Мұчзарро бо гурӯҳе ба сўи бандари Ғазза ҳаракат дихад, ки ба ҳар қимате бошад ин ду бандарро аз дасти Уртубон хориҷ ва тасарруф намояд, то бо тасаллут ба ин ду бандар аз расидани ҳар гуна кўмаке ба Уртубон аз роҳи баҳр ҷилав гирад. Ҳудаш низ бо аксарияти лашкар дар чои худ бимонад ва нозири кори онҳо бошад, то ҳаргоҳ лозим бошад, ба кўмакашон бишитобад. Муьевия бо қуввае, ки таҳти фармонаш қарор гирифт, ба сўи бандари Қисория ҳаракат намуд ва онро дар муҳосира гирифт.

Ҳар рӯз гурӯҳе аз қувваҳои Қисория аз шаҳр хориҷ мешуданд ва ҷангӣ кўтоҳе бо мусалмонон роҳ меандохтанд ва бо додани талафот маъюсона баргашта ба ҳисори шаҳр паноҳ мебурданд.

Чанде аз ин ваъз гузашт. Кўмаке, ки дар интизораш буданд ба онҳо нарасид. Қувваҳои доҳилии шаҳр дар арсаи ҷангҳои кўтоҳе, ки бо мусалмонон карда буданд ва талафот дода буданд рӯ ба зарьф мерафт, ба ин хотир тасмим гирифтанд ҳар тавр шуда ҳама бо ҳам аз шаҳр хориҷ шаванд ва бо мусалмонон, ки иддаи онҳо ба назарашон кам

буд, дар канори шаҳр бичанганд, то ҳалқаи муҳосира дар ҳам бишканад. Онҳо аз шаҳри худ хориҷ шуданд ва мардона доди ҷанг доданд ва гарчи дар оғози кор пеш рафтанд ва талафоте бар мусалмонон ворид соҳтанд, вале бо вуҷуди он ба пирӯзии ниҳоии худ имон надоштанд, зеро ҳабари пирӯзиҳои пай дар пай ва пешрафти хеле босуръати мусалмонон, ки дар Ироқ, Шом ва Урдун ба даст оварда буданд, ба ҳадде тарс ва ваҳшат дар қулуби мардум афқанда буд, ки касе бовар намекард бар онҳо ғолиб шавад. Мардуми Қисория гарчи хуб ҷангиданд ва дар гармогарми ҷанг талафоте бар лашкари Муъовия ворид оварданд, вале ба илати ҳамон тарс ва ваҳшате, ки мусалмонон дар дилҳояшон ҷой карда буданд, хутути муҳосираро раҳо намуданд. Бинобар ин тule накашид, ки сафҳояшон дар ҳам рехт ва лашкари ислом бар онҳо ғалаба ва бар бандари Қирория тасаллут ёфт, лашкарашро тасарруф карданд ва дар шаҳри Қисория сокин гардианд.

Дар ҳамон ҳангом, ки Муъовия бо мардуми Қисория мечангид, Алқама низ дар бандари Фазза бо мардуми он ҷо вориди ҷанг шуд ва ин бандарро гирифт.

Бо суқути ин ду бандар дар дасти мусалмонон хотири Амр ибни Ос аз расидани кўмак ба душман аз роҳи баҳр осуда шуд ва дасти Уртубон аз ин ду бандари тиҷорӣ ва низомии муҳим ба куллий кўтоҳ гардид. Қувваҳоеро, ки дар ин ду бандар дошт аз даст дод. Абзор ва захираи ҷангии ин ду бандар ба дасти мусалмонон афтод. Мусаллам аст, ки ҳам вазъи стратегии Уртубон заиф ва ҳам қувваш камтар гардид.

Нигоҳе ба нақшай ҳазрати Умар (р)

Дидем ҳазрати Умар (р) ба Амр ибни Ос аз Мадина фармон дод, то Муъовияро ба сӯи бандари Қисория ва

Алқамаро ба сүи бандари Ғазза ҳаракат дихад ве худаш бо иддаи лашкари худ дар ҷои худ бимонад ве даст бар ҷанг дар ҷои дигар бизанад.

Ин нақшай низомии ҳазрати Умар (р) хеле ҳисобшуда ва комилан дуруст буд ве чунон ки хоста буд, натиҷаи муҳиме гирифт. Ҳазрати Умар (р) аз номаи Амир ибни Ос дарёфт, ки лашкари Уртубон ба ҷандин гурӯҳ тақсим ве гурӯҳ – гурӯҳ шуда ве ҳар гурӯҳе дар ҷое мутамарказ шуда ве анҷоми вазифа меқунанд, аз ин рӯ ҳеч қадом аз онҳо наметавонад ҳатто дар ҳангоми зарурият ве пешомадҳои ғайри мунтазира ҷои худро тарқ қунад ве ба қўмаки гурӯҳи дигар бишитобад, зоро дар ин сурат Амир ибни Ос гурӯҳе аз лашкари омодабоши худро ба он ҷо мефиристод. Пас то вазъи дигаре пеш наомада аст, Амир бояд ин фурсатро ғанимат шуморад ве ин ду бандарро аз дasti Уртубон бигирад, то ўро аз дарёфти қўмаки хориҷ аз роҳи баҳр маҳрум ве қувваашро то андозае заиф намояд.

Мусаллам аст, ки ҳаргоҳ худро Уртубони Рум бо аксари лашкари аслиаш аз ҷонибе ба қўмаки ин ду бандар мешитофт, Уртубони араб (Амир ибни Ос) фавран бо тамоми қуввааш ба ҳаракат медаромад ве ўз пушти сар ве мусалмононе, ки дар канори ин ду бандар ҷойгир буданд лашкари Уртубонро дар миён мегирифтанд. Мусаллам аст, лашкаре, ки дар муҳосираи ду ҷабҳаи душман қарор гирад, камтар ҷон ба саломат бадар мебараад. Уртубон ҳам гүё ба ин матлаб пай бурда буд, ки дар мавқеи ҳамлаи Муъовия ва Алқама ба ин ду бандар ҳеч коре накард ве ҳамон тавр, ки ҳазрати Умар (р) фаҳмида буд, натавонист ба оноҳ қўмак бирасонад ё худаш ба қўмакашон бишитобад.

Оре, ҳамин фикрҳои сахех ве нақшайои дурусти фармонравост, ки пирӯзии лашкарашро дар ҷабҳаи ҷанг пешбинӣ ве ҳатто таъмин меқунад ве чи басо, ки як

иштибоҳи кучак ё ғафлати кўтоҳе, ки аз фармонраво ё фармондех сар занад, лашкареро ба боди фоно дихад. Дастуроте, ки Умар (р) ба роҳбарони лашкари ислом дар ҷабҳаҳои ҷанги Ироқ, Форс ва Шом медод ба ҳадде сахех ва ба ҳадде натиҷабахш буд, ки моро ба ҳайрат меандозад ва ҷуз ин ки бигўем саршор аз иноят ва лутфи Ҳудо нисбат ба ин ҳалифаи рошид барои нусрат ва пирӯзии уммати Муҳаммад (с) ва нашр ва тавсиаи дини Ҳудо буда, сабаби дигар надорад.

Ин чо аст, ки бояд гуфт фармоиши Расулу-л-лоҳ (с) дар бораи ин бузургвор таҳқиқ пайдо карда ки мефармояд: «*Дар байни умматҳои пеш аз шумо буданд, мардуме, ки аз ҷониби Ҳудо ҳақоиқе ба онҳо илҳом мешуд. Пас агар дар уммати ман ҷунин касе бошад, қатъян ў Умар хоҳад буд*».

Оре, ин Умар (р) аст, ки дар Мадина дур аз майдонҳои ҷанг нишаста аст ва дастуроти бисёр сахех ва нақшаҳои ҷангии хеле дуруст ба фармондехонаш медиҳад, ки онҳоро ба пирӯзӣ мерасонад. Мусалам аст, ки ин амр ҷуз иноят ва илҳоми Ҳудовандӣ чизе нест.

Фатҳи Аҷнодин

Дар фосилаи байни ҳаракати Муовия ва Алқама ба сўи ду бандар, Қисория ва Фазза ва тасаллuti онон бар ин ду бандар, гурӯҳҳои имдодие, ки ҳазрати Умар (р) дар Мадина фароҳам мекард, паёпай ба Амр ибни Ос мерасид ва қувваашро тақвият мекард. Акнун вақти он расида, ки кори худро бо Уртубон дар Фаластиин яксара намояд. Бадин манзур ду нафар аз сардоронашро ба номҳои Алқама ибни Ҳакими Фаросӣ ва Масрӯқи Аккӣ бо иддаи лашкараш ба сўи Қудс ва яке дигар фармондехонашро ба номи Абуаюби Моликӣ ба сўи Ромуллоҳ ҳаракат дод, то низомиёни ин ду

шахрро машғул намояд ва аз кўмакрасонӣ ба Уртубон дар Ачнодин чилав гиранд. Худаш низ бо неруҳои аслии худ бо ҳамроҳии Шураҳбили барои ҳамла ба Уртубон бо суръат ба сўи Ачнодин ҳаракат кард ва дар канори шаҳр чойгир гардида.

Шаҳри Ачнодин яке аз марказҳои муҳими низомии Фаластин ва дорои истеҳкомоти муҳиме буд. Дар атрофи он ҳандақе буд, ки убур аз он барои ҳамла ба шаҳр мушкил ва хатарнок буд. Илова бар ин ҳисори маҳкаме дошт бо бурҷҳои баланд, ки мудофиони шаҳр метавонистанд аз даруни онҳо ба хубй тирандозӣ ва аз наздик шудани ҳар душмане чилавгирӣ намоянд.

Бинобар ин Уртубон то муддати мадиде дар шаҳр паноҳ гирифта, ба интизори кўмаки Ҳераклус нишаст ва ба дифоъ пардохт. Зеро Амр ибни Ос наметавонист бо он васоили таҳрибии ибтидоие, ки дар даст дашт, ин шаҳри маҳками низомиро бо қудрати низомӣ тасхир кунад. Танҳо коре, ки аз дасташ бар меомад идомаи муҳосира буду бас. Вале Уртубон, диловари хирасаре буд, ки барои худ намеписандид дар муқобили аъроб аз худ заъф нишон дихад ва аз тарси онҳо дар пушти деворҳои ҳисор ё дар бурҷҳои шаҳр паноҳ бигирад. Аз ин рӯ ҳамин ки Амр ибни Ос дар канори шаҳр қарор гирифт, Уртубон бо тамоми қувваи ҳаштод ҳазор нафараи худ аз шаҳр хориҷ шуд ва ду лашкари мутахосим дар канори шаҳр барои ҳамла ба яқдигар бо ҳам рӯ ба рӯ шуданд. Уртубони Рум дар ин фикр буд, ки ин аввалин ҷанг муҳиме аст, ки хоки Фаластин ба таври ҷиддӣ бо аъроб мекунад ва агар аз онҳо шикаст бишӯрад, мусаллам аст, ки дигар лашкари Рум дар ин сарзамин чуръат наҳоҳад кард бо аъроб рӯ ба рӯ шавад ва натиҷатан аъроб бар тамоми Фаластин тасаллут ҳоҳанд ёфт, вале агар дар ин ҷанг бар мусалмонон ғолиб шавад,

рондани онҳо аз Фаластиин осон ва сипас таъқиб ва ихрочи онҳо аз дигар шаҳрҳо гарчи амре аст басе душвор, vale имконпазир хоҳад буд.

Табъан Уртубони араб (Амр ибни Ос) низ дар ин ҳангом аз ин андеша ғофил набуд, зеро сардори басире монанди ў дар чунин ҳангоми ҳассосе дар фикри ин қабил умур аст ва онҳоро мавриди эҳтимом қарор медиҳад.

Бинобар ин чун ин ҷанг ҳам барои давлати ислом ҷанбаи сарнавиштсоз дошт, ҳар як аз ду лашкар бояд ба тавре аз худ гузашта, фидокорӣ қунад, ки он чиро дар андешаи худ дорад ба таҳқиқ бирасонад ва он чи дар андешаи ҳарифаш бошад нақш бар об намояд.

Барои таҳқиқи ҳамин андеша буд, ки ду тараф ба шиддати ҳар чи зиёдтар ба сӯи яқдигар ҳамла карданд ва дар ҳам омехтанд ва бепарво ҷанге ба роҳ андохтанд, ки гарчи иддаи нафароти ҳар ду тараф камтар аз ҷангӣ Ярмуқ буд, vale аз ҳисси фидокорӣ, рашодат, тасаллут бар амалиёти низомӣ ва ҳирси шадид барои ба даст овардани ғалаба ва пирӯзӣ, камтар аз Ярмуқ набуд. Гоҳе ин тараф бар он тараф ғолиб мешуд ва онро ба ақиб меронд, vale ошкор буд, ки лашкари ислом фаъолтар ва пойдортар мечангид.

Мусалламан, онҳо ба худ раво намедонистанд, ки аз бародаронашон, ки дар Шом ба пирӯзихо шоёне расида буданд камтар бошанд. Агар шикаст биҳуранд ин зиштиро ба кучо баранд ва дар назди бародарони пирӯзмандашон чи ҳоле пайдо хоҳанд кард ва чи узре хоҳанд дошт?

Мусалмонон таҳти таъсири ин афкори муҳаррик, ба ҳадде дар муқобили лашкари Уртубон субот ва шиддати амал ба ҳарҷ доданд, ки онҳоро қабл аз фаро расидани шаб бо таҳмили талафоти сангин маҷбур ба ақибнишинӣ

карданد ва дар ҳоле, ки худи Уртубон дар байни онҳо буд ба тарафи шаҳри Қудс фирор карданд.

Дар баязе аз таърихҳо дида мешавад, ки мегўянд Алқама ва Масруқ, ки бо гурӯҳе таҳти фармонашон қаблан ба дастури Амр ибни Ос дар роҳи шаҳри Қудс чойгир шуда буданд, роҳро барои Уртубон ва фирориёни ҳамроҳаш боз карданд ва аз убур ва вурудашон ба доҳили шаҳр ҷилавгирӣ накарданд, vale иллаташро зикр накардаанд. Шояд бадин иллат буда, ки Амр ибни Ос ба онҳо фақат дастур дода буд, аз расидани қўмак аз ин шаҳр ба Уртубон дар Аҷнодин мамониат кунанд ва вазифае ҷуз ин ба ўҳдаи онҳо набуда. Аз ин рӯ ҳақ надоштанд барои пешгирии онҳо даст ба ҷанге бизананд, ки маълум набуд оқибаташ чи хоҳад шуд.

Амр ибни Ос чунон ки орзу дошт дар аввалин ҷангиги худ бар Уртубон марди низомии машҳури Рум дар Фаластин пиўз гардид ва бар Аҷнодин шаҳри муҳим ва низомии Бизонс тасаллут ёфт, ў дар ин шаҳр иқомат кард ва дастур дод, ки Алқама Масруқ ва Абуаюб аз ҳудуди Қудс ва Ромуллоҳ ба ин ҷо биёянд, то дар бораи ҳамла бар Илиё (шаҳри Қудс) бо ҳам машварат ва пас аз тадорукоти лозим ҳама бо ҳам ба он сў ҳаракат кунанд. Пас аз мушовира тасмим гирифтанд, ки қабл аз ҳамла ба Қудс шаҳрҳои Рафоҳ, Ноблус, Ҳайфо, Амус ва Сабтияро, ки қабри ҳазрати Яҳёи набиуolloҳ дар он буд, тасарруф намоянд, то ҳангоми ҳаракат ба Қудс хотирашон аз ин навоҳӣ осуда бошад.

Амр ибни Ос ба ин манзур гурӯҳҳое аз лашкарашро таҳти фармони сардорони озмуда ба он навоҳӣ ҳаракат дод. Баязе аз ин шаҳрҳоро бо ҷанг ва қудрат ва пораҳои дигарро бо сулҳ ва амон нусрат карданд.

Ба сўи шаҳри Қудс

Ҳоло навбати ҳаракат ба сўи Илиё (шаҳри Қудс) расида аст. Қаблан хуб аст ба ин матлаб ишора кунем, ки баъзе аз таърихҳо навиштаанд ва доктор Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал низ дар китоби Форуқ нақл карда, ки мегўянд:

-Уртубон пас аз шикаст ва вуруд ба шаҳри Қудс, ҳангоме, ки Амр ибни Ос дар садади ҳаракат ва ҳамла ба ин шаҳр буд, номае ба ў навишта мегўяд: (Ману ту дар миёни қавми худ монанди яқдигарем. Ту дўсти маний. Ба Ҳудо қасам ту пас аз фатҳи Аҷнодин чизе аз хоки Фаластино тасарруф наҳоҳӣ кард. Чи беҳтар ки мағрут нашавӣ ва аз ҳамон роҳе, ки омадай боз гардӣ, варна ту ҳам монанди гузаштагон шикаст хоҳи хӯрд).

Амр ибни Ос дар ҷавобаши навишт: (Яқин бидон ман ин манотикро тасхир ҳоҳам кард).

Ба назари ман табдили ин номаҳо аслан сиҳат надорад. Оё Уртубон ин сардори сиёсатмадор ва шаҳири Рум то ин ҳад зудбовар буд, ки хаёл мекард Амр ибни Ос бо он пирӯзӣ ва фатҳи муҳимме, ки дар Аҷнодин ба даст оварда буд ва барои ҳама кас возех буд, ки бо суқути Аҷнодин роҳи фатҳи бақияи Фаластиин бар рӯяш боз гардида аст, бо дарёфти ин нома даст аз кор мекашад ва роҳи бозгаштро дар пеш мегирад ё ба фатҳи Аҷнодин иктифо мекунад ва дар он ҷо мемонад? Оё Уртубони шикастхӯрдаи фирорӣ, ки қувваашро дар аввалин ҷанг аз даст дода ва аз ҳар даре ноумед гашта ба худ иҷоза медиҳад, ки чунин номаи таҳдидомезе ба касе бинависад, ки ўро шикаст дода ва лашкарашро торумор намуда аст? Гузашта аз ин, магар на ин аст ки ин ду нафар то он ҷо душмани яқдигар буданд, ки шамшер бар рӯи ҳам қашида ва ҳар як меҳост дигареро бикушад? Бинобар ин маълум нест Уртубон дар номааш чи

гуна ва рӯи чи асле Амр ибни Осро дўсти худ медонад? Бо таваҷҷӯҳ ба ин таҳлил бояд гуфт судури чунин номае аз Уртубон дур аз ҳақиқат буда ва ба он набояд бовар кард.

Ба ҳар ҳол Амр ибни Ос ба сӯи Қудс ҳаракат кард ва онро дар муҳосира гирифт. Ин шаҳр пас аз муддати муқовимат ба дасти мусалмонон афтод. Ривоёти муаррихин чи мусалмон ва чи ғайри мусалмон дар бораи фатҳи Қудс бо ҳам ихтилоф дорад. Он чи мавриди иттифоқи ҳамаи онҳо буда ин аст ки:

1. Ин шаҳри муқаддас аз тариқи сулҳ фатҳ гадид, на бо ҷанг ва қудрати низомӣ.

2. Худи ҳазрати Умар (р) халифаи мусалмонон шахсан бо мардуми шаҳр сулҳ кард ва сулҳномае навишт ва онро муҳр ва имзо кард ва ба турӯҳе ҷанд нафар аз умарои бузурги лашкараш расонид.

3. Мардуми шаҳр пас аз ин сулҳ дарвозаҳои онро боз карданд ва халифаи мусалмонон бо ҳамроҳонаш ба муциби ин сулҳнома вориди шаҳр шуд ва онро тасарруф кард.

4. Ҷон, мол, номус ва ибодатгоҳои мардум дар амон шуд ва дар баргузории маросими дин тибқи таълими динашон озод гардидаанд.

5. Касе нисбат ба қабули дини ислом маҷбур Nagarдид.

Вале дар бақияи умури марбут ба фатҳи ин шаҳр бо ҳам ихтилоф доранд. Баъзе навиштаанд: Абуубайдада ва Холид аз Шом ба ин ҷо омаданд. Ин ду нафар буданд, ки шаҳри Қудсро дар муҳосира гирифтанд. Баъзе дигар мегӯянд: Абуубайдада ва Холид бо ҳамкории Амр ибни Ос ва Шураҳбил ба ин кор пардохтанд.

Вале ҳеч қадом аз ин ду ривоят сиҳҳат надорад. Зоро Абуубайдада ва Холид дар ин ҳангом машғули задухӯрд бо лашкари Ҳераклус дар Шом буданд ва пеш мерафтанд.

Ҳаргиз маҷол надоштанд даст аз кори худ бикашанд ва ба кори ин ҷо бипардозанд.

Таҷзия ва таҳлили омадан ё наомадани Умар (р) барои фатҳи Қудс

Ривояти саҳехи таърихӣ ин аст, ки дар соли 15 ҳичрӣ мутобики соли 635 мелодӣ дар ҳамон замон, ки Абуубайда ва Холид дар Шом бо лашкари Ҳераклус дасту панҷа нарм мекарданд, Амр ибни Ос пас аз фатҳи Аҷнодин ва тасарруфи чанд шаҳри муҳим, ки ном бурдем бо ҳамкории Шураҳбил ва соири сардорони кордидааш, тибқи нақшае, ки дар Аҷнодин кашида буданд, ба сӯи Қудс ҳаракат кард ва онро дар муҳосира гирифт, vale чун мардуми ин шаҳр, ки маркази дини масеҳият буд, аз истеҳкомоти хеле хуб ва аз захира ва озуқаи зиёде барҳурдор буданд, тавонистанд чандин моҳ ба хуби муқовимат намоянд. Амр ибни Ос натавонист бар онҳо даст ёбад ва бар шаҳрашон тасаллут ёбад, аз ин рӯ мушкилии корашро ба ҳазрати Умар (р) дар Мадина иттилоъ дод ва чора хост, ҳазрати Умар (р) лашкар фароҳам намуд ва ба қӯмакаш фиристод, то бар шиддати муҳосира ва ҳамлаҳояшон биафзояд.

Баъзе аз ривоёт инро мерасонад, ки худи Умар (р) роҳбарии ин лашкарро ба ўҳда гирифт ва ба Фаластин омад, то шахсан чораи корро биандешад. Баъзе дигар навиштаанд Умар (р) ҳамроҳи ин лашкар набуд, балки дар Мадина монд, то он гоҳ, ки байни Амр ибни Ос ва мардуми шаҳр музокираи сулҳ ба миён омад ва шарт шуд, ки худи халифаи мусалмонон аз Мадина биёяд, то ин сулҳ ба василаи шаҳси халифа анҷом шавад ва сулҳнома ба имзои худаш бирасад. Аз ин рӯ Амр ибни Ос ин матлабро ба Умар (р) иттилоъ дод ва он ҳазрат бо иддаи каме аз асҳоби

Расулу-л-лоҳ (с) барои анҷоми ин кор аз Мадина ба Қудс омад.

Гарчи ин ривоят машҳуртар аз бақияти ривоёт аст, вале ба дил намечаспад, зеро аз ҳақиқат дур аст, ки Амр ибни Ос дар ин ҳангом, ки мардуми шаҳр дар тӯли ин муддати муҳосира, то он ҷо дар танғастӣ афтода буданд, ки дасти сулҳ ба сӯяш дароз карда, тақозои амон мекарданд, тан дихад, ки дар пушти ҳисори шаҳр бимонад, то дарҳости онҳоро ба ҳазрати Умар (р) иттилоъ дихад, то ки он ҳазрат ин тақозоро пазирад ё на ва агар фарзан пазирад, ў бояд дар интизор бимонад, то он ки ҳазрати Умар (р) бо тай кардани масофати зиёд ва гузашти замони тӯлонӣ аз Мадина ба ин ҷо биёяд, он ҳам фақат барои ақди сулҳ.

Амр ибни Ос, ки сиёсатмадори низомӣ буд ва дар ин ҳангом аз вазнинии авзои дохилии мардуми шаҳр огоҳ гардида ва аз муқовимати ҷандинмоҳаи онҳо дар ҳашм буда аст, мусаламан ин ки ба дарвозаи пирӯзӣ расида, рӯи хуш ба онҳо нишон намедиҳад, то ба онҳо чунин муҳлате бидиҳад ва бо дарҳости онҳо мувофиқат намояд, ки натиҷатан ифтихори имзои мустақими сулҳи ин шаҳри муқаддаси таърихири аз даст бидиҳад.

Доктор Муҳаммад Ҳусайнӣ Ҳайкал дар китоби худ «Ал – форуқ» пас аз нақли ҷанд ривояти таъриҳӣ дар ин боб ба таҳлил ва баҳс дар онҳо пардохта, дар охири баҳси худ мегӯяд:

-Ба ақидаи ман беҳтар ва маъқултар аз ҳамаи ривоят ин ривоёт мебошад, ки мегӯянд: Чун муҳосираи шаҳр хеле тӯл қашид ва Амр ибни Ос натавонист бар он тасаллут ёбад, ҷараёни амрро ба ҳалифа иттилоъ дод. Аз ин рӯ ҳалифа қабл аз ин ки исме аз музокираи сулҳ ба миён ояд, шахсан ҳамроҳи лашкаре, ки барои кӯмак ба Амр ибни Ос фароҳам карда буд, барои фатҳи ин шаҳр аз Мадина

ҳаракат кард ва дар шаҳри Ҷобия, ки қаблан ба дасти мусалмонон афтода буд манзил гирифт. Дар ин ҳангом Абуубайда ва Ҳолид сар то сари Шомро нусрат карда буданд ва аз корашон фароғат ёфта буданд. Ба ин хотир Умар (р) онҳоро ба Ҷобия иҳзор кард ва аз онҳо, ки дар футухоти Шом аз фунуни низомӣ маҳсусан дар шикастани ҳисори шаҳрҳо таҷриба омӯхта буданд ва аз дигар фармондехони лашкари ислом, ки дар Фаластин ба пирӯзиҳои муҳим расида буданд, иҷтимоъ ташкил дод, то дар бораи фатҳи ин шаҳри муқаддас, яъне Қудс машварат ва беҳтарин роҳ барои ин кор пайдо намоянд. Онҳо назди халифа шитофтанд ва дар Ҷобия иҷтимоъ карданд.

Музокира дар бораи таслими Қудс

Уртубон ва пешвои азими динии шаҳри Қудс аз омадани халифа дар раъси лашкари имдодӣ ва иҷтимои фармондехони бузургаш огоҳ шуданд ва ба ваҳшат афтода, фикр карданд, ки онҳо ҳар чанд барои ҳифзи шаҳрашон ба муқовимати худ идома диханд ба ҷое наҳоҳанд расид ва барои онҳо оқибати хубе надорад, зеро мусалмонон бар тамоми хоки Фаластин, ҷуз ин шаҳр тасаллут ёфтаанд ва хоҳ ноҳоҳ дер ё зуд бар ин шаҳр низ тасаллут хоҳанд ёфт. Ин амр ҷизе нест, ки битавон дар он тардид кард. Пас ҷуз тақозои сулҳ ва амон ҷорае барои онҳо нест.

Уртубон маҳфиёна ва хеле бо маҳорат аз шаҳр берун шуд ва ба сӯи кишвари Миср гурехт. Сафринус усқуфи аъзам тасмим гирифт аз мусалмонон тақозои сулҳ намояд, аз ин рӯ бо Амр ибни Ос амири лашкари мусалмонон, ки дар хориҷи шаҳр буд вориди музокира шуд. Аз он ҷо, ки халифаи мусалмонон дар Ҷобия буд, шарт кард, ки ин сулҳ ба василаи шаҳси халифа анҷом гирад, то барои ин шаҳри бузурги масеҳӣ дар тӯли таъриҳи ин ифтихор бимонад, ки

ба дасти халифаи мусалмонон фатҳ гардида қадам ба ин шаҳр гузошт, на каси дигар. Амр ибни Ос ин пешниҳодро ба арзи Умар (р) дар Ҷобия расонид. Чун фосилаи Ҷобия то шаҳри Қудс зиёд набуд ва шарте, ки Усқуфи аъзам карда буд, ба зиёни мусалмонон набуд, мавриди мувофиқати ҳазрати Умар (р) воқеъ гардида.

Инро ҳам бояд қабул кард, ки ҳазрати Умар (р) табъян эҳтироми хосе барои ин шаҳр қоил буд, зеро Расулуллоҳ (с) дар шаби аср дар як ҳолати сар то сар рӯйхонӣ, ки мо аз он бехабарем, аз Масҷид –ул-Ҳаром ба Масҷид –ул-Ақсо омад. Қаблан низ ин масҷид қиблай намози мусалмонон буд. Аз ин ҷиҳат Умар (р) меҳост то он ҷо, ки мумкин бошад ҳурмати ин шаҳрро муроот кунад ва онро бо сулҳ ва мусолимат на бо ҷанг ва қудрат тасарруф намояд. Ба ин назар буд, ки тақозои Усқуфи аъзамро пазируфт ва мувофиқати худро ба ўзине фармуд.

Матни қарордоди Умар ибни Хаттоб(р) бо мардуми Қудс

Усқуфи аъзам намояндагоне аз тарафи худ ба Ҷобия фиристод, ки аҳдномаи сулҳро бо халифа ба расмият дарорад, то аз амнияти шаҳр итминон ҳосил кунанд. Халифаи мусалмонон намояндагони Усқуфро бо эҳтиром ба ҳузур пазируфт ва сулҳномае барои мардуми Қудс навишт, ки мо онро ба ихтисор нақл мекунем ва аз назари шумо хонандагони гиромӣ мегузаронем, то мулоҳиза намоед ин халифаи рошид то чи ҳадде ҳуқуқи сокинони шаҳрро риоят ва ҳифз фармуда, ба ҷои он ки аз онҳо интиқоми муқовимат ва сарсаҳтии чанд моҳаро бигирад, онҳоро мавриди лутғ қарор медиҳад.

Ин аст хулосаи сулҳномаи халифа, ки дар «Таърихи табарӣ» омада ва мо тарҷумаи форсии онро ба назари шумо мерасонем.

Бисмилоҳи раҳмони раҳим. Ин аҳдномае аст, ки бандай Ҳудо Умар - амиру-л-мўминин ба мардуми Илиё дода ва онҳоро амон дода аст. Ба ҳудашон ба мариз ва тандуруусташон ба амволашон ба қалисоҳояшон ба салибҳояшон амон дода аст. Касе ҳақ надорад қалисоҳояшонро таҳриб қунад ё дар онҳо сукунат намояд. Набояд аз ҳуди қалисоҳо ва аз ҷойгоҳи онҳо каму кост шавад. Ба салиб ва амволи қалисоҳо зиён нарасад. Онҳо нисбат ба динашон мухтор ва барои баргузории шиори маросими диниашон озоданд. Дар пазируфтани дини ислом маҷбур наҳоҳанд буд. Мардуми Илиё монанди мардуми Мадоин бояд ҷизя ба давлати ислом бипардозанд. Румиёне, ки дар шаҳри Қудс ҳастанд метавонанд озодона аз ин шаҳр ҳориҷ шаванд ва ба мамлакаташон бираванд ва то вакте ки ба маҳалли амне нарасида бошанд ҳудашон ва амволашон дар амон ҳоҳанд буд. Ҳар касе аз онон, ки бихоҳад ин ҷо бимонад дар амон аст ва аз ҳамон ҳуқуқе бархурдор мешавад, ки аҳли шаҳр бархурдор мешаванд. Онҳо низ бояд ҷизя бидиҳанд. Ҳар як аз мардуми Илиё ҳақ дорад ҳамроҳи румиён биравад. Онҳо низ то расидан ба ҷои амн дар амонанд. Касоне, ки аз сарзамини дигаре ба Илиё омадаанд ва сокин шудаанд ҳақ доранд ба диёри ҳуд бозгарданд ё чун пештара дар ин ҷо бимонанд ва монанди аҳли шаҳр ҷизя бидиҳанд. Гайри ҷизя аз касе ҷизи дигаре гирифта намешавад, магар онгоҳ, ки маҳсулоти зироати онҳо ба даст ояд, дар ин сурат бояд хироҷи маҳсулоти ҳудро ба ҳукумати ислом бипардозанд.

Ҳазрати Умар (р) ин сулҳномаро шахсан тақрир, имзо ва муҳр фармуд ва сипас Абуубайда, Холид, Амр ибни Ос,

Абдураҳмон ибни Авф ва Муовия ибни Абусуфёнро бар он гувоҳ гирифт.

Таҳлиле аз мӯҳтавои қарордоди ҳазрати Умар (р)

Ҳайати фиристодаи Үсқуфи аъзам ин сулҳномаро аз дасти Умар (р) дарёфт намуда, ба шаҳри Қудс бозгаштанд. Үсқуф ва аҳли шаҳр аз анҷоми ин сулҳ ва аз дарёфти ин сулҳнома бениҳоят хушҳол шуданд.

Охир чаро хушҳол нашаванд? Магар на ин аст, ки ҳар фотеҳи пирӯzmanде чунон ки маъмули он замон буд, шаҳри фатҳшударо барои низомиёнаш озод мегузошт ва мардуми шаҳрро дар маърази күштор ва амволашонро дар маърази яғмо, ва номусашонро дар маърази таҷовузи лашкар ва маъбадҳояшонро дар маърази таҳриб қарор медод?

Вале ҳалифаи мусалмонон қабл аз вуруд ба шаҳрашон сулҳномае ба онҳо дод, ки онҳоро дар шаҳрашон осуда хотир кард ва дар осоиш қарор дод. Амвол, обу рӯй, номус ва маъбадҳояшонро дар амон гирифт ва маросими диниашонро барои онҳо озод фармуд.

Ин рафткор, ки дар ҳадди оллии адолат ва дар сатҳи баланди инсонӣ қарор гирифта аст кучову рафткоре, ки фотеҳини пешин бо аҳли ин шаҳр мекарданд, аз қабили Бухтунаср- подшоҳи Бобул ва ғайра, ки маъбадҳояшонро ба оташ кашида ба куллӣ вайрон мекарданд, мардуми шаҳрро аз дами шамшер мегузаронданд ва шаҳрашонро мубаддал ба күшторгоҳ мекарданд, куҷо?

Ҳаққан рафткоре, ки ҳазрати Умар (р) ҳалифаи мусалмонон бо мардуми Қудс кард, барои онҳо як навоварии таъриҳӣ буд, ки бесобиқа ва ҳатто аз тасаввурашон ҳам хориҷ буд. Ин сулҳ барои онҳо падидай асри ҷадиди исломиро ба намоиш мегузошт, ки Ҳудо

барои мардуми шаҳри Қудс ба василаи ҷонишини паёмбари бузургаш ба армуғон овард.

Шаҳри Байту-л-муқаддас дарвозаҳояшро барои вуруди ҳазрати Умар (р) ҳалифаи ҳазрати Расулу-л-лоҳ (с) боз меқунад.

Ҳазрати Умар (р) чанд рӯзе пас аз таърихи ақди сулҳ, дар байнин амирони лашкараш дар шаҳри Ҷобия монд. Сипас дар ҳоле ки Абуубайда ибни Ҷарроҳ, Ҳолид ибни Валид, Амр ибни Ос, Шураҳбил ибни Ҳусна ва ҷамоати дигар аз асҳоби Расулу-л-лоҳ (с), ки ҳамроҳаш аз Мадина ба ин ҷо омада буданд дар қабулгоҳаш буданд, ба тарафи шаҳри Қудс ҳаракат фармуდ, то онро тибқи сулҳномае, ки ба аҳли шаҳр дода буд тасарруф кунад.

Аз он тараф Үскӯфи аъзам, амирон ва бузургони шаҳр дар рӯзи ваъдагӣ, ки қаблан ба иттилои онҳо расонда буданд муқобили дарвозаи шаҳр интизори вуруди фармонравои мусалмонон ва ҷонишини паёмбари ислом-ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб(р) буданд.

Бархурди ҳалифа бо онҳо ба ҳадде ҳалимона ва бар мабнои муҳаббат ва тавозуъ буд, ки ба ҷои он ки ўро ба манзалаи яке аз фотехони пирӯзманд, ки бар шаҳрашон истило ёфтааст пазираанд, ба унвони як фармонравои одил ва покдиле, ки назирашро надидаанд, вайро дар оғӯш гирифтанд.

ОНҲО АЗ САНЧИШИ СУЛҲНОМАЕ, КИ ҲАЛИФА БА ОНҲО ДОД, ҲУСУСАН АЗ ИН КИ БА МАҶБАДҲОЯШОН ЭҲТИРОМ ҚОИЛ ШУДА ВА БА ОНҲО АМОН ДОДА БУД ВА ДАР БАРПО ДОШТАНИ МАРОСИМИ ДИНАШОН ОНҲОРО ОЗОД ФАРМУДА БУД ТО ОН Ҕ АЗАМАТ ВА ТАҲОРАТИ НАФС ДАР ВУҔУДАШ ЁФТАНД, КИ ЎРО НОДИДА ДЎСТИ

халқи Худо ва тарафдори ҳақиқат ва сардафтари адолат шинохтанд.

Халифа ва ҳамроҳонаш бо роҳнамоии Усқуфи аъзам ҳамроҳи бузургони шаҳр дар ҳоле, ки аҳли шаҳр барои дидани фармонравои мусалмонон ва фармондехони лашкари ислом дар масири онҳо истода буданд, дар шаҳр ба роҳ афтоданд.

Ин чо мардуми шаҳр ғарқ дар тааҷҷуб шуданд, зеро бар хилофи тасаввурашон фармонравои бузурги мусалмонон, ки ду императори бузурги он замонро дар як замон ба зону дароварда ва акнун пирӯзмандона ба ин шаҳр дохил мешавад, шахси мутавозеъ, фурӯтан ва дар либоси оддӣ ва содда мебинанд ва фармондехони бузургашро, ки сари фармондехони ин ду императори муқтадирро аз пой даровардаанд ҳама фурутан ва бидуни нишон ва ороиши низомӣ мебинанд.

Мардум аз мушоҳидаи фармонравои мусалмонон ва фармондехони бузургашон фаҳмиданд, ки ин мардум бар хилофи кишварқушоёни ҷаҳон, мардуми худҳоҳ ва дунёпараст нестанд, балки мардуми рӯҳонӣ, адолатпарвар ва инсондӯстанд, ки на майл ба интиқоми касе ва на ҷашми тамаъ ба моли мардум доранд ва на ба номус ва муқаддасоти дигарон дастдарозӣ менамоянд.

Мардуми шаҳр, ки дарвозаҳои шаҳрашонро ба унвони сулҳ бар рӯи халифа ва ҳамроҳонаш боз карда буданд, ин бор бо дидани онҳо аз наздик бо ин вазъи содда, дарвозаҳои қулуби худро барои онҳо боз ва онҳоро на дар шаҳри худ, балки дар синаҳои худ ҷо доданд.

Гӯё ҷашми басирати раиси донишгоҳи олии Лубнон боз шуда ва ҳақиқатро дида аст. Ў бо он ки масеҳӣ аст, дар қасидаи худ таҳти унвони «Аннабию Муҳаммад» дар ин бора мегӯяд:

- Эй Расули Худо! Ту ёроне ба дари худ ҷамъ кардаи, ки ҳайбат ва фахри амомаҳояшон беш аз тоҷҳои шоҳони ҷаҳон аст. Либосҳояшон дуруши, вале мучовират ва гуфтор ва кирдорашон бо лутф ва адолат омехта аст, аз ин хотир душманонашон на дӯсти оддӣ, балки барои онҳо монанди бародар шуданд.

Он рӯзи таъриҳӣ, ки ҳазрати Умар (р) вориди шаҳри Қудс шуд, ба охир расид ва ин фотеҳи бузург ба ҷои он, ки аз фатҳи ин шаҳри муқаддаси масеҳӣ, ки унвони шаҳри Анбиёро дошт ва масҷиди муқаддаси Ақсоро дар оғӯш гирифта буд, эҳсоси ҳудоҳоҳӣ ва такаббур дар худ қунад, ба ҳадде мутавозеъ ва ҳудро дорои иноят ва лутфи Худо донист. Ба ин ҷиҳат дар он шаб, ки дар урдugoҳи мусалмонон дар ҳориҷи шаҳр манзил гирифт, ба намози шукри Ҳудо пардоҳт.

Намози шукр вақте ҳонда мешавад, ки Ҳудованди азза ва ҷалл ба қасе аз бандагонаш неъмате иноят фармояд, ки муҳим бошад. Барои ҳазрати Умар (р) чӣ неъмате бузургтар аз ин ки Ҳудо ин шаҳри муқаддаси таърихиро барояш фатҳ фармуда ва дар ихтиёраш гузошта аст. Акнун бо хотири комилан осуда дар миёни мардумаш, ки ўро на ба унвони як марди фотеҳ балки ба унвони як марди дӯст ва одил пазируфтаанд, гардиш мекунад. Албата вазифаи Умар (р) дар баробари ин неъмат ва муҳаббати илоҳӣ ин аст, ки намози шукр ба даргоҳи Ҳудованде гузорид, ки ўро нусрат дод ва ба ин неъмати азим расонид.

Ошнӣӣ бо доҳили шаҳри Қудс

Субҳи фардои он рӯз Ускӯфи бузург назди ҳазрати Умар (р) дар урдugoҳи мусалмонон омад ва ҳар ду бо ҳам аз нав дар шаҳр ба гирдаш пардохтанд. Ускӯф осор ва

маҳалҳои таърихии шаҳри Қудсро ба Умар (р) нишон медод ва саргузашти онҳоро баён мекард.

Шаҳри Қудс осори таърихии басе муҳим дошт. Тибқи ақидаи масеҳиён ҳазрати Исо дар ин шаҳр ба дор овехта шуд ва дар ин шаҳр ба хок супурда шуд. Сипас аз қабр ҳориҷ шуд ва ба осмон рафт. Ба ин муносиб калисои бузург ва машҳур ба калисои Қиёматро дар ин шаҳр ва бар рӯи ҳамон чое, ки мегўянд Исо ба қабр супурда шуда ва аз он чо ба осмон рафта аст, бино кардаанд Масциду-л-ақсо, ки ба фармони ҳазрати Сулаймон – паёмбар сохта шуда, меҳроби ибодати ҳазрати Довуд, сахраи (санги) ҳазрати Яъқуб, ки тибқи навиштаи китобҳои исломӣ ҳазрати Муҳаммад (с) дар шаби меъроҷ аз рӯи он ба осмон боло рафт ва осори ҳайкали Сулаймон ва осори дигар дар ин шаҳр буд ва Усқуфи кабир қиссаҳои ин осори муқаддасро барои ҳазрати Умар (р) шарҳ медод.

Ҳангоме, ки аз калисои Қиёмат, ки бузургтарин ва муҳимтарин калисои шаҳр буд, боздид мекарданд, вақти намози зуҳр расид. Усқуф пешниҳод қард, то ҳазрати Умар (р) намози худро дар ҳамин калисо бихонад, vale он ҳазрат мувофиқат накард ва фармуд (агар ман имрӯз ин чо намоз бихонам мусалмонон дар оянда ба ин муносибати таърихе, ки халифаи мусалмонон пас аз фатҳи шаҳри муқаддаси масеҳӣ дар ин маҳал намоз ҳонд, як ҳодисаи таърихии муҳим ҳоҳанд донист ва ин калисоро аз дasti масеҳиён гирифта, онро табдил ба масcid ҳоҳанд қард. Ин амри муҳолиф бо муҳидай сулҳи байни тарафайн мебошад, ки гуфта шуда калисоҳо дар амон аст). Сипас намозашро дар чое дар наздики сахраи муқаддас он чо, ки осори ҳайкали ҳазрати Сулаймон буд, адо фармуд.

Яқин аст ки Усқуфи кабир ва ҳамроҳонаш бори дигар дар ин чо аз фармоиши ҳазрати Умар (р) хеле хурсанд

мешаванд ва дар айни ҳол бисёр тааччуб мекунанд, ки ўто ин ҳад дар ичрои саҳехи маводи сулҳнома ҳатто барои замони оянда пойдор аст ва мурооти хуқуки динии онҳоро менамояд.

Оре, баъдан собит гардиd, ки он чи ҳазрати Умар (р) дар бораи намозаш дар калисои мазбур пиндошт ва ба Усқуф фармуд, саҳех буд, зеро тамоми таърихҳо иттифоқ доранд, ки мусалмонон баъдан дар ҳамон ҷое, ки намозашро хонд, яъне дар маҳалли ҳайкали Сулаймон масциде бино карданд ва сахраи муқаддасро дар дохили масцид гирифтанд. Гарчи масцид содда ва такрибан кучак сохта шуд, вале баъдан ба дасти мусалмонон тавсия ва азamat ёфт ва пас аз ҷанде Абдумалик ибни Марвон ҳалифаи Умавӣ онро ба тарзи зебое аз нав соҳт. Қуббае бар рӯи он бино кард, ки беҳтарин намунаи як иморати динӣ ва ҳамтои Масциду-л-ақсо гардиd, ин масцид дар ҳоли ҳозир ҳам бо Қуббаи музаллали худ боқӣ ва бо номи масциди Умар (р) ва Қуббату-с-саҳра шӯҳрат дорад.

Шакли бинои ин масцид ҳашт зилъӣ (тараф) аст. Дар чаҳор зилъи он рӯ ба рӯи ҳам чаҳор дарвозаи зебо ба кор гирифта шуда аст. Қисмати поёни он бо сангӣ мармар пӯшида шуда ва қисмати болои он бо кошиҳое наққошӣ шуда, ки ба анвои гулҳои зебо мунаққаш шуда тазийин ёфта аст, ин наққошиҳо дар соли 1561 мелодӣ ба фармони шоҳ Сулаймон ибни Султон Салими Усмонӣ дар ин масцид ба кор бурда шудаанд. Мегӯянд:

- Вақте ки нури хурshed аз панҷараҳо ба даруни масцид метобад рӯшноии маҳсусе бо рангҳои ачибе мунаъқис мекунад ва лутфи хосе дар назари бинанда ба вуҷуд меоварад.

Гарчи нақшай соҳтмони даруни масцид содда аст, вале ороиши он хеле зебо ва бошукуҳ мебошад. Сутунҳои он аз

як қитъа санги мармар сохта шуда ва сақфи масцидро гунбади ҷолибе ташкил медиҳад, ки бинандаро аз ҷиҳати тарзи меъморӣ ва аз ҳайси нақшу нигор ба тааҷҷуб меандозад. Дар қисмати поёни ин гунбад оёти Қуръон марбут ба ҳазрати Масех бо ҳарфи тилло ба хатти қуфӣ навишта шуда аст. Дар панҷараҳои масцид шишаҳои рангоронги қарни шонздаҳум наасб шуда, ки дар зебои ва нафосат, камназир аст.

Ин масцид чунон ки гуфтем дар маҳалли ҳайкали ҳазрати Сулаймон, ки ҳангоми фатҳи шаҳр вайрон шуда ва осори он диде мешуд ва ҳазрати Умар (р) дар он ҷо намоз хонд бино шуда аст.

Бозгашти Умар (р) ба Мадина

Ҳазрати Умар (р) то ду рӯз дар шаҳри Қудс монд. Сипас ба қасди бозгашт ба Мадина аз он ҷо хориҷ шуд ва дар роҳи худ ҷанд рӯзе дар Ҷобия, ки мусалмонон он ҷоро маркази низомии худ қарор дода буданд, тавваққуф кард. Пас аз дастурот ва роҳбарҳои муҳиме, ки ба фармондехони лашкар дод, ҳамроҳи ҳамон ҷамоате, ки бо ўмада буданд ба сӯи Мадина ҳаракат кард. Тибқи фармони Умар (р), Язид ибни Абуусуфён мисли гузашта ба аморати Димишқ, Абуубайда ба аморати Ҳимс ва Ҳолид ибни Валид ба аморати Қиннасирин мансуб гардианд.

Замоне ҳазрати Умар (р) аз шаҳри Қудс хориҷ шуд ва ба Мадина боз мегашт, аз ҷануби Шом, яъне Фаластин то интиҳои шимол, ки марзи Сурия мебошад, таҳти ҳукумати давлати ислом даромада буд. Умарои мусалмонон ин сарзамини васеъро, ки Ҳудо дар ихтиёрашон гузашта буд, бо камоли адолат идора ва бо мардум хеле беҳтар аз амирони давлати императори Бизонс рафтор мекарданд.

Шакл ва шамоили ҳазрати Умар (р) замони омадан ба Қудс ва нақли як достон

Дар поёни сухани худ дар бораи фатҳи Байтулмуқаддас, лозим медонем таваҷҷӯҳи хонандагони гиромиро ба ин амри муҳими таърихӣ ҷалб намоем ва он ин аст, ки баъзе аз муаррихин монанди Табарӣ ва ибни Асир мегӯянд:

- Ҳазрати Умар (р) аз Мадина савори асп шуд ва ҳамроҳи турӯҳе аз лашкар ва умаро ба Фаластин омад, vale баъзе муаррихоне, ки дар назари муҳаққикини мусалмонон ҷандон мавриди эътиимод нестанд, навиштаанд:

- Ба василаи шутур ҳаракат кард; ду хурчин дар паҳдӯй шутураш баста буд, ки дар яке орди ҷав буд ва дар дигаре хурмо буд. Дар пешаш як машқ об ва дар пушти сараши зарфе барои вузу гирифтсан ва хурдани ғизо овехта буд.

Ҷамоъате аз асҳоби Расулу-л-лоҳ (с) ҳамроҳаш буданд. Субҳоҳ ва шомгоҳ таоме, ки аз ҳамон орд буд, таҳия мешуд. Назди ҳалифа меоварданд, то аз он бихӯрад. Либосе ки дар ин сафари муҳими таърихӣ ба тан дошт, кӯҳна ва дарбехшуда буд. Ҳангоме, ки мехост аз Ҷобия ба сӯи шаҳри Қудс ҳаракат кунад, умарои лашкар гуфтанд:

- Чун Усқуфи аъзам ва умаро ва бузургони шаҳр дар интизоранд, шутур барои савор шудани ту номуносиб ва ин пироҳан, ки пӯшидаи бароят раво нест. Ҳалифа аз сухани онҳо барошуфт ва фармуд (Худованди азза ва ҷалл моро ба баракати динаш иззат баҳшид ва мо Ҳудоро бо ҷизи дигар мубадал намекунем) ва бо ҳамон либоси поргидор ва савор бар ҳамон шутуре, ки бо он аз Мадина ба ин ҷо омада буд ҳаракат кард ва бо ҳамин вазъи баднамо ва нозебо ба шаҳри Қудс ворид шуд ва бо Усқуф ва

бузургон ва умарои шаҳр мулоқот кард. Ҳатто баъзе навиштаанд:

«Ки халифаи мусалмонон ва ғуломаш дар ин сафар як шутур барои ду нафарашон ҳамроҳ доштанд. Ҳар як аз онҳо ба навбат савор мешуд, ғуломаш пиёда мешуд ва банди шутурро ба даст метирифт ва ҳамин ки навбат ба ғуломаш мерасид, халифа пиёда мешуд ва банди шутурро ба даст гирифта, ба роҳ меафтод. Иттифоқан дар марҳилаи охир, ки аз Ҷобия ба Қудс мерасиданд навбати ғуломаш буд. Халифаи мусалмонон дар ҳоле ки банди шутурро ба даст гирифта буд ба канори шаҳр расид ва бо ҳамин вазъ бо Ускӯф ва бузургони шаҳр, ки дар интизори вуруди қофилаи халифаи мусалмонон буданд мулоқот кард.

Вале бояд таваҷҷӯҳ дошт, ки Воқидӣ дар ғолиби ривоёти таърихии худ маҳсусан он чи дар «Магозӣ» ва «Футуҳоти исломӣ» зикр карда аст андозагузарӣ ва зиёдаравӣ намуда ва аз ҳақиқати воқеъӣ хориҷ шуда аст, аз ин рӯ мавриди эътиими донишмандон ва муҳаққикини исломӣ нест ва дар таърихе, ки навишта ба умуре бар меҳурем, ки ақли солим онҳоро намепазирад, вале чун ривоёташ аз қабили ҳамин достон сафари таърихии Ӯмар (р) ба ин, тарзи ачибе, ки зикр карда аст мавриди қабули ҳар хонанда ва шунаванде воқеъ мешавад ва бо ин аҷоибие, ки дорад назари ҳамаи қасро ҷалб менамояд, аз ин рӯ бо он ки сиҳат надорад, ба ҳадде машҳур ва роиҷ шуда, ки дар ҳар маҷлиси дарсӣ ва бар рӯйи ҳар минбари ваъзе, ки ин сафари таърихӣ ривоят мешавад ҳамеша ин достони ачибу ғарib, ки Воқидӣ ривоят карда аст, нақл мешавад. Чунон ки гӯё ҷараёни воқеа ҷуз ин набуда ва дар ин бора ривоёте гайр аз ривоёти Воқидӣ наомада аст. Бояд дар назар дошта бошем, ки дар аёми фатҳи Байту-л-муқаддас дар асари футуҳоте, ки мусалмонон дар Форс,

Шом ва Фаластин карда буданд, ғаноими зиёде аз пул, тилло, нуқра, асп, либоси дўхта ва парчаҳои нодўхта ба даст оварданд. Байту-л-моли Мадина аз ҳар чиҳат ғаний шуда буд, агар ба ин ҳақиқат таваҷҷӯҳ қунем барои мо возех мешавад, ки халифа маҷбур набуда дар ин сафар як шутур барои худ ва ғуломаш ба тановуб (бо навбат) бардорад ва либоси фарсада бипӯшад, зеро ҳам аспи зиёд дар ихтиёр дошт ва ҳам либоси муносиб.

Сипас мусалламан, ривоёти Табарӣ ва ибни Асир дуруст аст, ки гуфтаанд:

-Умар халифаи мусалмонон савор бар асп ва ҳамроҳи турӯҳе аз лашкар барои қўмак ба Амр ибни Ос аз Мадина ба Ҷобия расид ва чун аспаш хаста шуда буд, чанд рӯзе пас аз ақди сулҳ бо мардуми Қудс, дар Ҷобия монд ва ҳамин ки хастагии аспаш бартараф шуд бо ҳамон асп аз он ҷо ба Қудс омад. Ибни Касир ба нақл аз Абульъолияи Димишқӣ таъкид карда, ки ҳазрати Умар (р) ҳангоми вуруд ба шаҳри Қудс пероҳани сафеди ранга пӯшида буд, ки дар қисмати чап ва рост аз поён, чок дошт. Ин ду нафар муарриҳ на зикре аз қўҳнагии пероҳани халифа мекунанд ва на аз поргидор буданаш ва на ҳарфе аз ин ки ў ва ғуломаш дар ин сафар ба навбат савор шудаанд ба миён наовардаанд.

Дуруст аст, ки ҳазрати Умар (р) марде зоҳид ва аз зинат ва зевари давр иҷтиюб мекард, вале дар айни ҳол марди одоб ва аз хонаводаи ашрофи Қурайш буд. Хуб медонист чӣ рафтore дар кучо муносиб ва чӣ гуфтore дар чӣ вақте хуб ва чӣ либосе дар чӣ ҳангоме писандида аст.

Магар на ин аст, ки Бухорӣ дар сафҳаи 195 ҷузъи, ҳафтум ривоят мекунад, ки рӯзе Умар ибни Ҳаттоб(р) ҷашмаш ба либоси фоҳире афтод, ки фурӯхта мешавад, ба ин мақсад ҳузури Расулу-л-лоҳ (с) омад ва арз кард:

- Ё Расулу-л-лоҳ (с)! Чӣ хуб аст, ки ин либосро бихарӣ, то ҳангоми мулоқот бо намояндағоне, ки меоянд ва низ дар вакти намози чумъа онро бипӯшӣ, vale чун ин либос мулиладӯзии тилло дошт, он ҳазрат аз хариди он имтиноъ фармуд.

Аз ин ривоёт возех аст, ки ҳазрати Умар (р) марди одоб ва пойбанди русуми умумӣ буд ва ақида дошт, ки раиси давлат дар вақтҳои мулоқот бо ашҳоси бузург ё ҳангоми ҳузур дар маҷолис бояд либоси муносибе бипӯшад.

Ҳамин Умар (р) буд, ки чун волии Яман бо либоси гаронбаҳо ба ҳузураш омад, барошуфт ва амр кард, то либоси содда бипӯшад. Бори дигар ҳамон волӣ бо мӯйи жӯлида ва либоси кӯҳна ва номуносибе ба ҳузураш расид. Ҳазрати Умар (р) ин бор фармуд:

-Мақсадам ин набуд, ки худро ба ин вазъи нописанд дароварӣ. На жӯлида ва жандапӯш бош ва на худро монанди занон биорӣ.

Бинобар он чи баён шуд бояд фаҳмид, ки ҳазрати Умар (р) дар он ҳангом ки ба мулоқоти бузургони дини ва сиёсӣ дар шаҳри Қудс мерафт, агар либоси гаронбаҳо напӯшида буд, аммо либоси содда ва зебандае ба тан дошта аст, ки на побараҳна буд ва на жандапӯш.

Фатҳи кишвари Миср

Саҳех аст, ки мусалмонон акнун тамоми сарзамини Шом, Фаластин ва Урдунро тасарруф ва дasti императори руми Шарқиро аз ин диёр қатъ кардаанд, vale кишвари Миср, ки муттасил ба ин сарзаминҳо аст, ҳамчунон дар тасарруфи ин император боқӣ аст ва чунон ки фаҳмидем сарлашкари Румӣ, яъне Ургубон, ки аз Байту-л-муқаддас фирор қард ба он ҷо рафтааст ва қатъиян дар ин кор андеша дорад.

Пас агар дасти ин император аз кишвари Миср қатъ нашавад, рўзе аз он чо ба ин сарзаминҳо, ки аз дасташ рафта аст, ҳамла хоҳад кард ва чун баҳре дар ихтиёр дорад, ки ба кишвари аслии Рум алоқа дорад, агар даст ба ҷанг бизанад на дар тангнои майшӣ ва на дар тангнои умури низомӣ воқеъ мешавад ва корро бар мусалмонон душвор хоҳад кард.

Бинобар ин мусалмонон бояд ҳар чи зиёдтар дасти ин давлати хатарнокро аз хоки Миср низ қатъ намоянд, то вазъи худро дар сарзаминҳое, ки аз дасташ гирифтаанд пойдор кунанд ва ба суботи ояндаи худ дар ин диёр дилпур шаванд.

Амр ибни Ос қаблан чандин сафари тиҷоратӣ ба Миср карда буд ва аз авзои умумии он чо боҳабар буд. Ў фаҳмида буд, ки мардуми Миср аз давлати Рум, ки ба сарзаминашон тасаллут ёфта буд ва онҳоро истеъмор карда буд, норозӣ ҳастанд. Дида буд, ки ин сарзамин ба баракати руди Нилаш аз ҳайси ғалла ва маҳсолот беназир аст. То ҷое, ки анбори ғаллаи Рум ба шумор меравад. Аз ин рӯ хеле орзу дошт, ки аз ҳазрати Умар (р) фармони ҳамла ба ин сарзамини пурбаракатро бигирад.

Пас аз ин ки ҳазрати Умар (р) аз Байту-л-муқаддас ба Ҷобия бозгашт, то аз он чо ба Мадина баргардад, Амр ибни Ос бо ў ба хилват нишаст ва тақозо кард, то фармони ҳамла ба Мисрро содир кунад ва ин корро ба ў бисупорад. Ҳазрати Умар (р) дар ин амр мутафаккир шуд. Зеро наметавонист дар ин ҳангом, ки лашкари ислом дар Ирок, Форс ва Шом пароканда шуда буданд ва вучуди онҳо барои муҳофизати ин навоҳӣ лозим буд, лашкари муҳиме фароҳам кунад ва дар ихтиёри Амр ибни Ос бигузорад, то ба Миср ҳамла кунад, вале Амр ибни Ос он қадар ҳамла ва тасхири Мисрро дар назари ҳазрати Умар (р) осон чилва

дод, ки дар ниҳоят ўро барои ин кор розӣ кард ва он ҳазрат чаҳор ҳазор сарбоз дар ихтиёраш гузашт ва парчами исломро ба ў супурд. Гарчи чаҳор ҳазор сарбоз барои фатҳи кишвари Миср кофӣ набуд, vale Амр ибни Ос яқин дошт, ки пас аз шурӯи ҷанг дар хоки Миср ҳар гоҳ қўмак бихоҳад ҳазрати Умар (р) ночор ҳоҳад шуд ҳар тавр шуда барояш сарбози кофӣ бифиристад ва наҳоҳад гузашт мусалмонон дар хатари душман биафтанд. Аз ин рӯ бо ҳамин идда аз ҳудуди Шом гузашт ва барои он ки ҳаракати ҳудро махфӣ ва давлати румро ғофилгир кунад, ба суръат аз роҳи биёбони бе обу алафи Сино убур кард, то ба шаҳри Ирайш дар аввалҳои хоки Миср расид.

Чун ин шаҳр аз маркази кишвар дур буд, на истеҳкомоти хубе дошт ва на нигаҳбонони кофӣ аз тарафи давлати Рум дар он чо мутамарказ буд. Барои ҳамин ҳам мардуми шаҳр муҳофизати шаҳрашонро ба ўҳда гирифта буданд, натавонистанд аз ўҳдаи дифоъ дар муқобили лашкари ислом бароянд. Амр ибни Ос ин шаҳрро ба осонӣ гирифт ва бидуни таъхир ба роҳи ҳуд идома дод ва аз роҳи қадимӣ роҳе, ки касе дар аёми оддӣ аз он убур намекард, ҳаракат намуд ва ба яке аз шаҳрҳои Миср ба номи Фармоа расид.

Ин шаҳр яке аз шаҳрҳои муҳим ва қадимӣ ва ободи Миср ва дорои маъбадҳои қибтӣ ва калисоҳои зебои масеҳӣ буд. Ҳисор ва қалъаҳои қаввӣ ва нигаҳбонон ва захираи кофӣ дошт. Дар канори баҳри Сурх воқеъ буд ва шоҳае аз рӯди Нил ба ин чо ҷорӣ мешуд. Ин шаҳр дар он рӯзгор ба манзалаи калиди кишвари Миср буд. Бинобар ин давлати Рум аҳамияти хосе ба он медод ва лашкари муқтадире дар он чо гуморида буд.

Тасаллут бар ин шаҳр хеле душвор буд. Амр ибни Ос ҷуз ин ки онро дар муҳосира гирад чорае надошт. Пас аз як

моҳи муҳосира дар таърихи аввали мұхаррами соли 19-уми ҳичрій мутобиқи соли 640 мелодій мардуми шаҳр, ки аз тұлғи мұхосира ба танг омада буданд ва идомаи онро ба зиёни худ медонистанд ба ночор таслим шуданд ва бадин сон шаҳри мұхим ба дасти мусалмонон афтод.

Баъзе аз муаррихин навишкаанд:

-Чун мардуми ин шаҳр қибтій ва мазҳаби артодокс доштанд, мұхолифи мазҳаби католикии румихо буданд. Аз уммол ва коргузорони давлати Рум, ки ба онон бадраfterій мекарданд, кина дар дил доштанд аз ин рў онон барои фатҳи ин шаҳр аз дохил ба мусалмонон қўмак карданд. Дар воқеъ онҳо боиси аслии суқути шаҳр шуданд.

Ба ҳар ҳол Амр пас аз тасхири ин шаҳри мұхим, ки барояш дилгармкунанда буд барои фатҳи шаҳри Билбис ба ҳаракат даромад. Фармондехи лашкари мұхофизи ин шаҳр Уртубон -ҳамон сардори машхури румй буд, ки дар Фаластиин аз дасти Амр гурехт. Дар ин чо байни Амр ва Уртубон ҹанги сахте даргирифт. Уртубон боз ҳам шикаст ҳўрд ва Амр бар ин шаҳр низ тасаллут ёфт. Пас аз ҹанги Ачнодин, ки Уртубон аз дасти Амр шикасти вазнин ҳўрд, дар ин чо низ ин ду нафар сардори араб ва румй рў ба рўи ҳам қарор гирифтанд ва боз ҳам Уртубон аз ҳарифаш шикаст ҳўрд. Муаррихин навишкаанд: «Духтари Муқавқиси Қибтій - ҳокими кулли кишвари Миср, ки аз тарафи давлати Рум ин вазифро дошт, дар ҳини фатҳи ин шаҳр асир шуд. Амр ибни Ос ўро мавриди эҳтиром қарор дод ва ҳамроҳи ҹанд нафар мұхофизи араб ўро назди падараш фиристод. Ин мардонагй ва инсоният, ки бар хилофи интизори Муқавқис, аз Амр сар зад, боиси он гардид, то қибтиҳо, ки аз мардуми аслии Миср буданд, нисбат ба мусалмонон бо назари дўстӣ ва мұхабbat бингаранд. Муқавқис низ ин корро кори бузурги инсонӣ

шумурд. Амр пас аз фатҳи ин шаҳр ба ҳаракати худ идома дод ва ба шаҳре расид, ки онро дар он рӯзгор Тандунисё меномиданდ ва акнун ба номи Үмму-д-дунайн шӯҳрат дорад».

Дар ин ҷо ҷандин ҳафта ҷанг байни мусалмонон ва лашкари душман тӯл кашид ва ҷун иддаи душман зиёд буд, Амр даст аз ҷанг кашид ва ақиб нишаст ва аз ҳазрати Ӯмар (р) қўмак хост. Ҳазрати Ӯмар (р) чаҳор ҳазор нафар таҳти роҳбарии чаҳор нафар аз бузургони силаҳшури саҳобаи Расулу-л-лоҳ (с) аз ҷумла Зубайр ибни Аввом, Убода ибни Сомит, Мусаллама ибни Мухаллид ва Миқдод ибни Асвад ба қўмаки Амр ибни Ос фиристод, ки ҳар як аз онҳо дар майдони ҷанг арзиши ҳазор нафар марди ҷангиро доранд.

Ҳамин ки лашкари қўмакӣ расид, Амр ибни Ос худро барои ҳамлаи ниҳои муҳайё кард. Аз он тараф фармондехи кулли қувваҳои лашкари Рум дар Миср ба номи Тиодор бо бист ҳазор сарбоз барои муқобила бо Амр ҳаракат кард. Ин ду лашкар дар канори шаҳри Айну-ш-шамс рӯ ба рӯи ҳам қарор гирифтанд.

Амр ибни Ос қаблан як гурӯҳ лашкарашро дар кӯхе дар самти шарқии Аббосияи қунунӣ ва гурӯҳӣ дигарро дар наздики шаҳри Үмму-д-дунайн камин гуморид ва худаш бо бақияи лашкар ба муқобила бо лашкари Рум пардоҳт.

Ҳамин ки ҷанг байни тарафайн даргирифт, гурӯҳе, ки дар кӯҳ дар камин нишаста буданд аз камингоҳи худ берун ҷастанд ва аз пушти сар бар душман ҳамла карданд. Душман, ки худро дар вазъи баде дид, ба ночор майдонро холӣ ва фирор кард ва хост ба шаҳри Үмму-д-дунайн паноҳ барад. Дар ин ҳангом гурӯҳи камин, ки дар пеш буданд аз ҷойгоҳи худ хориҷ шуданд ва роҳ бар рӯйи онҳо бастанд. Ба ин тартиб лашкари Рум байни се ҷабҳаи лашкари

мусалмонон дар вазъи хатарноке қарор гирифт ва ба тавре шикаст ва ҳазимат ёфт, ки чуз иддаи каме ҷон бадар набурданд. Амр ибни Ос бо ин маҳорати ҷанги пирӯз шуд ва бар шаҳри муҳими Айну-ш-шамс ва Умму-д-дунайн тасаллут ёфт.

Чун шаҳри Умму-д-дунайн аз шароити стратегӣ бархӯрдор буд, Амр ибни Ос онро маркази ситоди фармондехии худ қарор дод. Муддате дар он ҷо ором гирифт, то дар андешаи ҳамла ба шаҳри Бобуливун бошад. Пас аз муддати истироҳат, худро барои ин кор муҳаё кард ва аз Умму-д-дунайн хориҷ гардид.

Шаҳри Бобулион аз шаҳрҳои мустаҳками Миср буд ва аз истеҳкомоти низомии муҳиме бархӯрдор буд, аз ин рӯ Амр ибни Ос ҷуз муҳосираи шаҳр коре аз дасташ барнаёмад. Ин муҳосира то ҳафт моҳ тӯл кашид.

Музокира барои сулҳ

Муқавқис фармонравои мамлакати Миср дид, ки мусалмонон бо он ки наметавонанд бо қувваҳои низомӣ бар шаҳр тасаллут ёбанд, бо вуҷуди он маъюс нашудаанд ва ҳамчунон дар идомаи муҳосира собит мондаанд ва барои тасаллут бар шаҳр поғишорӣ мекунанд ва медонист, ки мусалмонон мардуми ҷангҷӯ ва дар ҷанг сабр ва таҳаммул доранд, ки ҷуз онҳо касе надорад ва ҳар тавр шуда муҳосира ҳар ҷанд тӯл бикашад бар ин шаҳр тасаллут хоҳанд ёфт, пас чи беҳтар, ки бо онҳо вориди музокира шавад ва бо ҳам сулҳ намоянд, аз ин хотир номае ба ин мазмун ба Амр ибни Ос навишт:

- Шумо бо иддаи каме ба сарзамини мо омадаед.
Метарсам лашкари бузурги Рум бар саратон бирезанд. Он

вақт аз коратон пушаймон мешавед, пас чи беҳтар, ки чанд нафар аз мардонатонро назди мо бифиристед, то бишунавем чи мегӯед. Шояд ба тавофуқе бирасем, ки мо ва шумо хоҳони онем.

Амр ибни Ос номаро аз дасти фиристодагони Муқавқис гирифт ва онҳоро ду рӯз назди худ - дар урдугоҳи лашкари ислом нигаҳ дошт. Сипас онҳоро бо номае, ки ба Муқавқис ҷавоб дода буд, баргардонд.

Мазмуни номаи Амр ибни Ос чунин буд:

-Байни мо ва шумо ҷуз ин роҳе нест: Ё динӣ исломро бипазирд, то бо ҳам бародари динӣ бишавем ва ҷангे дарнагирад, ё дар дини худ боқӣ бимонед ва ба унвони сулҳ таслим шавед ва ҷизя ба давлати ислом бипардозед, ё бо яқдигар биҷангем, то он ки Ҳудо байни мо ва шумо ҳукм ва файсала фармояд ва ўаст беҳтарини ҳукмқунандагон.

Муқавқис равия ва рӯҳияи мусалмононро аз намояндагонаш, ки аз назди онҳо баргашта буданд, бозпурсӣ кард, гуфтанд:

- Мардуме диdem, ки маргро беҳтар аз ҳаёт дӯст медоранд. Тавозуъ ва фурӯтаниро беҳтар аз такаббур ва ҳудоҳоҳӣ медонанд. Ҳеч як аз онҳо на дил ба дунё мебозад ва на дунёро дӯст медорад. Бар рӯи хок менишинанд. Фармондехонаш монанди бақияи афродашон аст. Бузургон ва сардори лашкарашон аз зердастон ташхис дода намешаванд. Маълум намешавад қадом оқо ва қадом ғулом аст. Ҳамин ки вақти намозашон расид, андомҳои ҳудро мешӯянд ва бо ҳам ба намоз мепардозанд. Ҳеч қадом аз онҳо аз намозашон боз намемонад ва дар намозашон бо камоли ҳушӯй рӯ ба Ҳудо меоваранд.

Муқавқис аз матолибе, ки аз онҳо шунид фаҳмид, ки бо чунин мардуме наметавон ситеза кард ва аз ояндаи худ тарсид, аз ин хотир ба ҳозирин гуфт:

-Қасам ба он муқаддасе, ки ба номаш қасам хүрда мешавад, чунин қавме, ки бар мо тохтаанд ҳар гоҳ ба күх рўй оваранд бе шак бо ирова ва сабр ва суботе, ки доранд, онро аз ҷояш хоҳанд канд. Бидонед, ки ҳеч кас дар ҷанг бар онҳо пирўз наҳоҳад шуд. Пас аз як силсилаи музокира ва мубоҳиса салоҳ диданд, ки бо мусалмонон аз дари сулҳ дароянд. Муқавқис аз Амр ибни Ос дарҳост кард намоянданагоне ба наздаш бифиристад, то дар бораи сулҳ бо ҳам музокира кунанд.

Боз ҳам музокира

Амр ду нафар аз бузургони мусалмононро, ки яке аз онҳо Убода ибни Сомит саҳобаи бузурги Расулу-л-лоҳ (с) буд, назди Муқавқис фиристод ва дастур дод, то Убода ибни Сомит ҷониби гуфтутгӯ бо Муқавқис бошад.

Муқавқис бо ибороте, ки ҳам ба зоҳири ҷанбаи насиҳат дошт ва ҳам тарсондан ва таҳдид медод, сухан ба миён кашид ў исрор дошт, ки фиристодагони мусалмонон шарти дигар ғайр аз он се шарте, ки Амр ибни Ос қаблан дар ҷавобаш пешниҳод карда буд, пешниҳод кунанд. Убода ибни Сомит дасташро ба тарафи осмон баланд кард ва гуфт:

-Қасам ба парвардигори ин осмон ва ин замин ва ҳамаи ҷизи дигар, ғайр аз ин се шарте, ки қаблан пешниҳод шуда пешниҳоде надорам. Шумо бояд яке аз онҳоро барои худатон ихтиёр кунед.

Муқавқис ба атрофиёнаш гуфт:

-Суханамро бипазиред ва яке аз ин се шарти пешниҳодии онҳоро қабул кунед. Ба Ҳудо қасам шумо дар муқобили онҳо тоби муқовимат надоред. Агар имрўз ба майли худатон қабул нақунед ҷанде намегузараад, ки маҷбуран ҷизеро мутаҳаммил ҳоҳед шуд, ки хеле бадтар

аст, чи беҳтар, ки пешниҳодамро пеш аз он ки пушаймон шавед қабул қунед. Изҳороти Муқавқис, ки бепарда ва ором буд, мавриди мувофиқати мардум воқеъ шуд, аз ин рӯ ба Амр ибни Ос пайғом дод, ки мувофиқат намояд, то ҳар як аз тарафайн Амр ибни Ос ва Муқавқис бо ҷамоъате аз бузургонашон дар як ҷо ҷамъ шаванд ва дар бораи нақшаи сулҳ бо ҳам музокира намоянд.

Миср таслим мешавад

Амр бо ҷамоъате аз мусалмонон ва Муқавқис бо ҷамъе аз мисриён дар як ҷо бо ҳам мулоқот карданд ва ба гуфтугӯ нишастанд ва бо ин шарт бо яқдигар сулҳ карданд.

Мамлакати Миср аз аввал то охир таҳти тасаллути мусалмонон қарор гирад.

Назми умури дохили ва дифоъ аз душмани хориҷӣ ба ўҳдаи мусалмонон бошад.

Сокинони хоки Миср чӣ қибтӣ ва чӣ дигарон аз ҳайси ҷон, мол, номус ва маъбадашон дар амон будаанд ва ҳеч кас аз мусалмонон ҳаққи дастандозӣ бар онҳо надорад. Дар барпо доштани маросими динии худ низ озоданд.

Ҳар як аз сокини Миср ба таври умум солиёна ду сикка динори тилло ҷизя ба давлати ислом бипардозанд.

Пирамардон ва навҷавононе, ки ба синни болиг нарасидаанд ва дӯшизагон ва занон дар ҳар синне аз пардоҳти ҷизя озод бошанд.

Муқавқис ин сулҳро ба унвони ҳокими мамлакати Миср аз тарафи худ ва қибитиҳо, яъне мардуми аслии Миср қабул кард ва гуфт румиҳои муқими Миср озод ҳоҳанд буд, то он ки ин мочароро ба Ҳеракл дар Кустантания иттилоъ дихад ва назарашро дар ин бора бихоҳад.

Ҳераклус пас аз дарёфти номаи Муқавқис иқдомашро дар бораи сулҳ нодуруст гуфт ва ўро барои ин кор сарзаниш кард ва навишт:

«Иддаи қибтиҳо дар Миср ба шумор намеояд агар онҳо барои ҷанг бо мусалмонон рӯи хуш нишон намедоданд ва мусалмононро бар мо тарҷеҳ намедоданд мардуми Рум дар Миср ва Искандария ва қасоне, ки назди ту ҳастанд беш аз ҳазорон нафаранд ва абзор ва захираи ҷангӣ ба ҳадди коғӣ доштанд ва ту бо ин ҳол аз дағъи мусалмонон бо камии шуморашон дармондӣ ва зери бори зулм рафтӣ ва таслим шудӣ, лозим буд бо онҳо, то он ҷо мечангидӣ, ки бар онҳо пирӯз мешудӣ ё ҳама мардона қушта мешудед» номае ба ҳамин мазмун ба румиёни муқимии Миср низ нигошт.

Муқавқис пас аз дарёфти номаи Ҳеракл гуфт:

-Ба худо қасам, ки арабҳо бо ҳамин иддаи кам ва бо заифие, ки зоҳирان доранд аз мо, ки ин қадар зиёд ва зоҳиран хеле қаввӣ ҳастем қавитаранд. Ҳар як нафар аз онҳо баробари ду нафари мо аст. Назди онҳо марг дар майдони ҷанг маҳбуттар аз зиндагӣ аст.

Пас аз он ба румиёне, ки наздаш буданд хитоб карда, гуфт:

-Бидонед, ки ман ба паймони сулҳе, ки бо арабҳо бастаам пойдорам ҳаргиз онро бекор наҳоҳам кард. Яқин медонам, ки чизе намегузорад, ки шумо ҳам ночор мешавед ва ба он чи ман кардам тан медиҳед. Ман дар ин ҷо вазъеро мебинам ва чизеро мефаҳмам, ки император дар он ҷо намебинад ва намефаҳмад.

Сипас ба Амр ибни Ос иттилоъ дод, ки император бо сулҳе, ки байнин тарафайн баста шуда муҳолифат кард ва онро танқид кардааст. Ба ман амр карда, то бо шумо бичангем, то яке аз тарафайн бар дигаре пирӯз гардад. Вале ман ва куллияи қибтиҳо бар сулҳ пойдорем. Мазмуни

сулҳнома бар ман ва тамоми қибтиён амалкунандад аст ва ҳаргиз ин сулҳро бекор наҳоҳем кард. Зимнан аз Амр хост, агар румиён, ки акнун ин сулҳро рад кардаанд дар оянда тақозои сулҳ намоянд аз онҳо напазиред, то ҳама күшта ё асир ва гирифтор шаванд, зеро чунин мардум сазовори чунин сарнавишт ҳастанд.

Амр ибни Ос бо имзои ин сулҳ вориди шаҳри Бобулион гардида. Лашкарашро тасарруф кард ва бо мардуми шаҳр ба тавре, ки дар сулҳнома зикр шуда буд, ба хубӣ рафткор кард. Чунон ки равияи кори мусалмонон дар ҳар ҷо буд дар ин шаҳр масциде бино карданд, ки ба номи масциди Амр ибни Ос маъруф гардида. Мегӯянд ин масцид ҳанӯз бокӣ аст. Эҳтимол дорад масциде, ки Амр ибни Ос бино карда дар асари тӯли замон ҳароб шуда ва аз нав дар ҷои он, масциде бино карда ва ба номи масциди Амр ибни Ос шӯҳрат ёфта аст.

Давлати Рум ва румиён дар Миср чӣ кор мекунанд?

Румиёни муқимии Миср, ки ба амри Ҳеракл зери бори сулҳ нарафтанд, худро барои муқобила бо мусалмонон ва дифоъ аз Миср муҳайё карданд. Давлати Рум низ лашкари гарон ба қӯмакашон фиристод. Ҳама дар ҷои ба номи Султис мавзеъ гирифтанд. Дар ин ҷо байни мусалмонон ва онҳо ҷангӣ шадиде даргирифт. Гарчи румиён дар аввали кор талафоте бар мусалмонон ворид соҳтанд, вале натавонистанд ба вазъи худ идома диҳанд ва дар муқобили ҳамлаҳои шадиди мусалмонон истиқомат намоянд, вале қабл аз ин ки зиёд күшта бидиҳанд, майдонро холӣ карданд ва то маҳалле ба номи Алкарбун ақиб нишастанд ва худро аз нав ба роҳбарии Теодор сардори коргаштаи румӣ омодаи ҷанг карданд.

Амр ибни Ос гурӯҳеро ба парчамдории ғуломи худ ба номи Вардон ва ба пешоҳангии Абдуллоҳ ибни Умар ибни Хаттоб(р) ба ҷанги онҳо Фиристод. Дар он ҷо низ мусалмонон пас аз ду рӯзи ҷанги бардавом бо додани талафот бар румиён пирӯз шуданд ва онҳоро то ҳудуди бандари Искандария ба ақиб ронданд.

Теодор пас аз шикаст дар Карбун ҳамроҳ бо афроде аз лашкараш, ки ҷон бадар бурда буданд дар бандари Искандария - охирин шаҳри муҳимме, ки дар дасти румиён монда буд қарор гирифт.

Ба сӯи Искандария

Бандари Искандария дар он замон бузургтарин ва муҳимтарин аз шаҳрҳои Миср ва дуввумин маркази давлати императори руми шарқӣ пас аз шаҳри Қустантания ва муқтадиртарин истеҳқоми низомии Рум дар Миср ва аввалин бандари тичоратӣ дар ҷаҳон буд.

Румиён медонистанд, ки суқути ин бандари муҳим ба дасти мусалмонон, яъне заволи қатъии ҳукумати Рум аз Миср ва қатъи умеди онҳо аз нуғузи сиёсӣ ва низомӣ дар ховари миёна ва заъфи ошкори давлати онҳо дар хоки Рум аст. Ҳеракл қабл аз суқути ин шаҳр гуфта буд:

-Ҳар гоҳ арабҳо бар Искандария тасаллут ёбанд, Рум заиф ҳоҳад шуд ва дигар эҳтиром ва обурӯе барояш боқӣ наҳоҳад монд.

Бинобар ин бояд ҳар тавр шуда ва ба ҳар қимате бошад аз ин шаҳр, ки ҳам аз назари иқтисод ва ҳам аз лиҳози сиёсат ва ҳам аз ҳайси қудрати низомӣ барои онҳо ҷанбаи ҳаётӣ дошт дифоъ намоянд ва нагузоранд онро аз даст бидиҳанд. Биноан, аз сарзамини Рум лашкари азимеро, ки гуфта шуда тадриҷан ба панҷоҳ ҳазор нафар мерасид, бо аслиҳа ва муҳимоти зиёде ба он ҷо интиқол доданд. Ҳуди

Ҳеракл дар назар дошт шахсан ба ин шаҳр биёяд, то онҳоро дар ҷанг бо мусалмонон роҳбарӣ кунад, вале қабл аз ин ки биёяд вафот ёфт.

Пеш аз ин ки Амр ибни Ос ба Искандария бирасад, тирандозони моҳири румӣ барои дифоъ аз шаҳр дар бурҷ ва бораҳо ҷойгир гардианд. Гарчи Амр ибни Ос метавонист шаҳрро дар муҳосира гирад, вале чун шаҳр аз роҳи баҳр ба қишивари Рум ва дигар мамолики ҷаҳон роҳ дошт, мардум метавонистанд солҳо дар шаҳрашон бимонанд ва дар таңгои зинадагӣ набошанд. Муҳосираи мусалмонон ҷуз қатъи тиҷорат ва равобити онҳо бо дигар нуқоти Миср зарар барои онон ба бор наҳоҳад овард.

Амр ибни Ос ин шаҳрро, ки ҷуз бо нусрат ва мадади ғайбии илоҳӣ ҳеч умде барои фатҳи он надошт, ба муҳосира гирифт. Қибтиён, ки дар асари бадрафтории румиён, ки бо онон дилхушие надоштанд, ба қӯмаки мусалмонон шитофтанд ва онҳоро аз ҷиҳати озуқа барои афрод ва алаф барои ҳайвонот ва ба таври қуллӣ барои тамоми ҷизҳое, ки бадон ниёз доштанд, таъмин карданд.

Вале мусалмонон ба ҳадди кофӣ абзори сангини ҷанғӣ надоштанд, ки битавонанд ҳисори маҳками шаҳрро ҳароб кунанд. Румиён бо ҷанги абзорҳои партобкунанда, ки дар бурҷҳои ҳисор ба кор гирифта буданд, ба тарафи мусалмонон тирандозӣ мекарданд ва намегузоштанд ба шаҳр наздик шаванд, Бинобар ин ба ҷои ин ки ҷабҳаи мусалмонон монанди ҷойҳои дигар ҷабҳаи ҳамла ва ҳучум дошта бошад, ҷанбаи дифоъ ба худ гирифт, вале ба хубӣ муваффақ шуданд, ки ҳучумҳои румиёнро дафъ кунанд.

Чун ин вазъ ҷаҳор моҳ тӯл қашид ва мусалмонон дар корашон ҳеч гуна пешрафте накарданд ва ин амр бар ҳилоғи умеди ҳазрати Умар (р) буд, ки дар Мадина бесаброна интизори ҳабари шаҳри ин шаҳри муҳим буд, ў

дилтанг шуд ва пиндошт, ки шояд афроди лашкараш аз Худо ғофил шуда ва ихтилоф ва фасоде дар онҳо роҳ ёфта, ки Худои азза ва ҷалл онҳоро ёрӣ намекунад то дар корашон тавфиқ ёбанд. Ў номае ба ин мазмун ба Амр ибни Ос нигошт:

-Хеле тааҷҷуб мекунам, ки фатҳи Искандария то ин муддат барои шумо ба таъхир афтода аст. Сабаби ин амр аз он аст, ки дар ҳолати рӯҳонии лашкар тағйире рух дода аст. Шумо низ монанди душман дил ба дунё бастаед. Бидон ки Ҳудованди таборак ва таъоло ба ҳеч қавме нусрат ва пирӯзӣ намедиҳад магар он ки қалбҳояшон тоҳир ва нияташон дуруст бошад. Ба маҳзи ин ки ин нома ба ту расид, барои лашкарат суханронӣ кун ва онҳоро барои фидокорӣ дар ҷанг таҳрик ва ташвиқ барои ҳусни ният ва сабру субот дар майдони ҷанг тарғиб кун ва он чаҳор нафарро, ки қаблан ба қўмакат фиристодам ва гуфтам ҳар як аз онҳо ба манзалаи ҳазор нафаранд дар пеши сафҳои мусалмонон қарор дихед ва ҳама бо ҳам якпорча ба сўи дарвазаҳои шаҳр ҳуҷум баред. Ин ҳамла баъд аз зухри рӯзи чумъа бошад, чунки дар ин вақт Ҳудо дуъои бандагонашро иҷобат мекунад ва раҳматашро бар бандагони муҳлис ва некукораш фуруд мерезад. Мардум дар ҳоле ки дил ба Ҳудо бастаанд аз ў бихоҳанд, то онҳоро бар душман пирӯз фармояд. Дар ин ҳолати рӯҳонӣ бар душман ҳамла кунед.

Тавре ки Зайни Даҳлон дар «Футуҳоти маккия» навишта аст, дар ҳамин ҳангом Ҳеракл дар Рум вафот ёфт. Ин садама то он ҷо боиси ғам ва андӯҳи шадиди лашкари Рум дар Искандария гардида, ки онҳоро дар корашон суст ва ноумед гардонид. Раиси яке аз дарвазаҳои шаҳр вориди музокира бо Амр ибни Ос шуд. Ба ин сон ситораи баҳти Амр дар осмони орзуяш дураҳшид ва ҳамон тавр, ки ҳазрати Умар (р) дастур дода буд амал кард. Парчами

набардро дар ин ҳамлаи муҳим табаррукан ба дasti Убода ибни Сомити Ансорӣ - саҳобаи бузурги Расулу-л-лоҳ (с) супурд, Ҳудованҷ ба мусалмонон мадади маънавӣ иноят фармуд. Бо як ҳамлаи шадиди ҳамагонӣ бо додани 45 нафар талафоти ҷонӣ ҳисори шаҳрро шикастанд ва ба пирӯзи расиданд. Шаҳри Искандарияро пас аз ҷанд мөҳи муҳосира тасхир ва марокизи низомии онро тасарруф ва лашқари Румро ҳалъи силоҳ карданд.

Амр ибни Ос қосиде ба номи Муъовия ибни Ҳадиҷ ба Мадина фиристод, то фатҳи Искандарияро ба ҳазрати Умар (р), ки дар интизораш буд, башорат дихад. Умар (р) аз шунидани ин мужда ба унвони шукри Ҳудо сар ба саҷда ніҳод.

Бо тасаллут бар Искандария дasti давлати Рум аз хоки Миср ба қуллий қатъ гардиҳ ва мусалмонон бар саросари Миср тасаллут ёфтанд.

Амр ибни Ос бо тасаллут бар Фаластин маҳсусан фатҳи шаҳри бузурги Қудс, ки дар асари амалиёти низомии ў таслим гардиҳ ва низ бо тасхири хоки Миср маҳсусан фатҳи бандари мустаҳками Искандария, қудрат ва маҳорати низомии худро дар сафаҳоти таърихии ислом сабт кард.

Китобхонаи Искандария

Дар хотимаи фатҳи Искандария лозим медонем ба баҳс дар бораи китобхонаи машҳури Искандария бипардозем. Муарриҳони қарнҳои аввали ислом то шаш қарн, яъне то шашсад сол баъд аз таърихи фатҳи Искандария чӣ муарриҳони мусалмон ва чӣ бегона бо он ки дар бораи фатҳи ин шаҳр ба тафсил сухан гуфтаанд на зикре аз вучуди китобхона дар он замон кардаанд ва на аз

оташ заданаш ба дасти Амр ибни Ос -фотеҳи Искандария ҳарфе задаанд.

Аввалин касе, ки тӯҳмат зада ва гуфта аст:

«Амр ибни Ос пас аз фатҳи Искандария китобхонаи бузургашпро ба фармони ҳазрати Умар ибни Хаттоб(р) оташ зад», Абдулатифи Бағдодӣ аст, ки ин матлаб дар китобаш ба номи «Ифода ва Эътибор» зикр карда аст. Ҳеч касе аз таърихнависони қабл аз ў дар чандин қарни гузашта чизе аз ин бобат нагуфта ва нанавишта аст, ҳатто муаррихини ғайри мусалмон ҳам ишорае ба ин матлаб накардаанд. Ҳол он ки агар чунин ҳодисае буд бо обу тобе онро менавиштанд.

Шакке нест, ки худи Абдулатифи Бағдодӣ дар таърихи фатҳи Искандария, ки дар соли 21-уми ҳичрӣ (642 мелодӣ) буда ба дунё наомада, то гуфта шавад он чи худаш шахсан дар ҳангоми фатҳи Искандария ба ҷашм дида дар китобаш ба қалам оварда аст. Зоро ў дар соли 1231 мелодӣ, яъне 589 сол баъд аз фатҳи Искандария аз модарааш мутаввалид гардида аст.

Пас бояд ин матлабро дар таърихи тадвиншуудаи собиқин биёбад, то бинависад. Ҳол он ки қабл аз ў онро нагуфта ва дар ҳеч таърихе қаблан зикр нашуда аст. Бағдодӣ ҳам дар китобаш ба ҳеч китоби таъриҳӣ истинод накарда аст. Бинобар ин, мусалламан, чизе аз пеши худ гуфта ва гуфтааш арзиши таъриҳӣ надорад ва қобили эътибор ва эътино нест.

Ба ин ҷиҳат аст, ки порае аз донишмандони Ғарб монанди Гибун, Путлар, Садю, Густов Лубун ва амсоли онҳо ин матлабро бо зикри далел рад кардаанд ва Амр ибни Ос ва Умар ибни Хаттоб (р)-ро аз ин тӯҳмат пок доштаанд.

Ҳар гоҳ таваҷҷӯҳ кунем, ки Абдуллатифи Бағдодӣ мегӯяд:

«Китобҳои китобхонаи мазбурро шаш моҳи пай дар пай зери ҳазонаи ҳаммомҳои Искандария, ки чаҳор ҳазор ҳаммом дошта ба ҷои ҳезум барои гарм карданӣ оби ҳазонаҳо месӯзонданд», он вақт аст, ки хуб пай мебарем достони сӯзондани китобхонаи Искандария чи қадар беасос аст ва ҷуз дурӯғ ҷизе нест. Магар шаҳри Искандария чи қадар бузург буд ва ҷои қадар сокин дошта, ки ниёз ба ҷаҳор ҳазор ҳаммом дошта бошад? Оё магар китобҳои китобхона, то ҷо ҳад зиёд будаанд, ки то шаш моҳи дароз шабу рӯз оташи ҷаҳор ҳазор ҳаммомро афрухта ва оби ҳазонаҳои ҷаҳор ҳазор ҳаммомро гарм кунад? Субҳоналлоҳ.

Бинобар ин ё дар ҳангоми ҳамлаи мусалмонон ба Искандария китобхонае, ки китоб дошта бошад аслан вучӯд надошта ё агар мавҷуд буда, румиҳо, ки вазъи худро дар ҳатар дидаанд, қабл аз ин ки шаҳр ба дasti мусалмонон афтад, китобҳои онро аз роҳи баҳр ба пойтаҳти Рум интиқол додаанд.

Ҳамчунин оташ задани китобхонаи Эрон ба дasti фотеҳини ислом чунон ки муҳаққиқон гуфтаанд афсонаест мавҳум, чунки дар ҳеч як аз манбаи мӯътабари саддаҳои аввали ислом зикре аз ин амр дида намешавад. Муарриҳони маъруфи Ғарб, ки бо бетарафӣ ва дур аз таасуб ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ ва бо диққат онро баррасӣ кардаанд, таъкиди сарҳои кардаанд, ки ин матлаб ҷуз дурӯғ ва буҳтон ҷизе беш нест. Дуктур Мокс Мерҳӯф - исломшинос ва шарқшиноси маъруф дар китоби худ бо номи «Мероси ислом» мегӯяд:

«Марокизе барои таҳсили илм дар қисматҳои мухталифи Эрон буд, ки пас аз тасаллути мусалмонон бар

Эрон даст нахўрда боқӣ монданд ва ҳатто Ҷанди Шопур яке аз марокизи илмии императори ислом гардид» («Мероси ислом» саҳ. 103).

Бинобар ин тӯҳмате, ки баъзе аз ноогоҳон дар боби оташ задани китобхонаи Искандария ба мусалмонон мезанад ҳеч гуна мадраки таърихи надорад ва ҷуз буҳтон чизи дигаре нест.

Дар таърих меконем, ки румиҳо дар соли 70-уми мелодӣ ба шаҳри Байту-л-муқаддас, ки дар он замон шаҳри мазҳаби яхудиён буд, тасаллут ёфтанд. Кутуби динии ононро барои таҳқир лагадмол карданд ва пас аз он ҳамаи китобҳоро дар Масциду-л-ақсо - ибодатгоҳи бузургашон оташ заданд ва сӯзониданд. Ҳуди масцидро низ ба оташ кашиданд.

Ҳамчунин масҳеҳиён дар қашмакашҳои динӣ, ки бар зидди яхудиён дар Андалус (Испания) ба роҳ андохтанд, тамоми кутуби динии онҳоро тӯъмаи оташ соҳтанд ва аз байн бурданд.

Чунон ки дар ин китоб навиштаем мусалмонон бар Эрон, Сурия, Фаластин, Урдун ва Миср тасаллут ёфтанд, vale дар ҳеч таърихе ҳатто таърихи ҳамин мардуме, ки мамлакаташонро аз даст доданд дида намешавад, ки мусалмонон ба кутуби динии онон таҳқир кардаанд ва онро аз байн бурдаанд ё биноҳои динии онҳоро хароб ё оташ задаанд. Ҳол он ки мусалмонон барандаи ливои дини ислом буданд. Яке аз асбоби набардашон таблиғи дини ислом ва даъвати мардум ба сӯи ин дин буд. Зоҳирон мебоист кутуби динии дигаронро аз байн бибараанд ва маобидашонро хароб кунанд, vale на танҳо даст ба чунин коре назаданд, балки баракс ба маъбадҳояшон эҳтиром мегузоранд, ки ҳазрати Умар (р) пас аз фатҳи ҳамин шаҳри Байту-л-муқаддас, ки румиён чунин ва чунонаш карданд,

дар калисои бузурги Қиёмат намоз нахонд, он ҳам ба ин далел, ки мабодо мусалмонон дар оянда бадин иллат, ки халифа дар он намоз хонда, онро аз дасти масехиён бигиранд ва табдил ба масцид намоянд.

Дар ҹанги Хайбар, ки дар ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) ва ба роҳбарии он ҳазрат воқеъ шуд, ҹанд ҹилди таврот, ғанимат ба дасти мусалмонон афтод. Яхудиён пас аз поёни ҹанг аз ҳазрати Расул (с) тақозо карданд, то муҷалладоти тавротро ба онҳо бигузоранд. Он ҳазрат низ амр фармуд, то ба онҳо баргардонида шавад.

Мардуме, ки бо кутуб ва биноҳои дини дигарон чунин хуб рафттор мекарданд, оё имкон дорад, ки дигар китобҳои онҳоро аз қабили китоби фалсафа ва фалак ва ғайра, ки аслан мухолифи дини ислом нестанд, оташ бизананд? Ҳаргиз.

Мусалламан, душманони ислом хостаанд бо бофтани чунин достони дурӯгин мусалмононро бад ҹилва диханд, вале ин таърихи саҳех аст, ки мушти маҳкаме бар даҳонашон мезанад.

Иллатҳои футуҳоти мусалмонон

Чун футуҳоти исломиро, ки дар замони шайхайн - Абубакр ва Умар сурат гирифт тақрибан ба тафсил баён кардам, лозим медонам ин мавзӯро бо баҳс дар иллатҳо ва сабабҳои ин футуҳоти ҳайратангез хотима дихам.

Ростӣ чӣ сабабҳое дар кор буд, ки саҳронишинони нимҷазираи араб, ки дар назари аҳли он замон мардуми гумном, забун ва нодон буданд, на аслиҳаи комил ва на захираи кофӣ доштанд ва на таълимоти низомӣ бар тибқи низоми он рӯзгор омӯхта буданд ва на бо ҹанги муназзами хориҷӣ ошнӣ доштанд, аз як тараф бидуни тарс ба императори азими Форс, ҳамла карданд ва аз сӯи дигар дар

ҳамон вақт бар мустамликаҳои императори Рум, бо камоли чуръат ҳуҷум бурданд ва дар ҳар ду ҷабҳа ба суръат пеш рафтанд ва ба зудӣ пирӯз шуданд ва дасти тасаллuti ин ду давлати бузурги ҷаҳонро аз ин заминҳои обод ва пурбарақат, ки дар он даврон беҳтарин нуқоти ҷаҳон буд, дафъ карданд ва худашон ба ҷои онҳо нишастанд ва фармонравой карданд.

Оё ин мочаро дар таърихи илм як муваффақияти истиснӣ ва мӯъцизае набуд, ки Ҳудои ҷалла ҷалолуҳу барои уммати Муҳаммад (с) оғариð? Оё сабабҳо ва иллатҳои табии дошт?

Муаррихини садаҳои аввали ислом бо он ки ин футухотро муфассал навиштаанд, аслан баҳс дар пиromуни сабабҳои онҳо ба миён наовардаанд, vale таърихнависони баъдӣ маҳсусан ҳориҷиҳо, ки беш аз мусалмонон ба таҳдил ва зикри сабабҳо ва иллатҳои ҳаводиси таърихӣ мепардозанд дар ин мавзӯъ баҳс кардаанд ва пирӯзии мусалмонон дар ин ҷангҳоро вобастаи ин се иллат донистаанд:

1. Дар он замон, ки мусалмонон лашкаркашӣ ва ба ин сарзаминҳо ҳамла карданд, ин ду императорӣ дар асари ҷангҳои сахте, ки дар тӯли таърих ҷандин бор бо яқдигар карда буданд ва мутаҳаммили талафоти ҷонӣ ва молии зиёде шуда буданд, ҳар ду ҳам аз ҳайси шумори фармондех ва сарбоз ва ҳам аз ҳайси таҷҳизот ва захираи ҷангӣ ба ҳадде заиф шуда буданд ва аз қудрати низомӣ то он ҷо соқит шуда буданд, ки аз ўҳдаи дафъи ҳамлаҳои мусалмонон ва ҷилавгирӣ аз пешрафти онҳо бар намеомаданд;

2. Илова бар ин ки ду давлат дар он замон қудрати низомии ҳудро аз даст дода буданд, дар байнни раъияти онҳо ихтилоғи шадиди динӣ сар зада буд ва онҳоро то он

что машғул ва гирифтор карда буд, ки дучори заъфи миллӣ шуда буданд.

Дар Эрон байни пайравони Монӣ ва зардуштиён ва дар Шом ва Миср байни бутпарастон ва масеҳиён ва низ байни масеҳиёни ортодокс ва католикҳо ва яъқубиҳо ихтилофи шадид вуҷуд дошт ва басо вақтҳо низоъ ба ҷое мекашид, ки ба ҷони ҳам меафтоданд ва даст ба ғорат ва қуштори яқдигар мезаданд. Возех аст, ки бар ивази ихтилоф ва низоъ дар ҳар миллате, маҳсусан қашмакаши динӣ натоиҷи зиёнбахш дорад, ки наметавон инкор кард. Маҳсусан дар он замон, ки таассуби динӣ бо тору пуди мардум омехта ва ҷузъи ҷудонопазири вуҷуди онҳо буд;

3. Чун Шом ва Миср таҳти истеъмори румиҳо буд на хоки асли онҳо, бо мардуми ин сарзамиҳо, ки дар назараҷон аҷнабӣ буданд, бадрафторӣ мекарданд мутлақан мансаб ва вазифаи муносибе на низомӣ ва на сиёсӣ дар ҳокашон ба онҳо намедоданд ва то он ҷо молиёти сангин ва гуногун бар онҳо таҳмил карда буданд, ки асбобу анҷоми манзил ва дафни мурдаҳо ҳам аз он истисно набуд. Гузашта аз ин мисриёро маҷбур мекарданд, ки физо ва алафи сарбозони румиро бепул фароҳам қунанд ва дар ихтиёраҷон бигузоранд.

Ин қабил рафтор, ки румиён бо мардум мекарданд адован ва ҳашми онҳоро барангехта буд. Мусалламан, орзу мекарданд, ки аз зери юғи истеъморгарони ситамгари хориҷӣ озод шаванд, гӯё ки таҳти истеъмори каси дигаре дароянд, шояд ҳолашон беҳтар шавад ва беҳтар ҳам шуд ва худи мисриён чунон ки баъдан меҳонем этироф кардаанд. Ин умури сегона буд, ки роҳро барои пешрафти мусалмонон дар Форс, Шом ва Миср боз кард ва муваффақияти онҳоро дар ин футухот хеле осон намуд. Ин се амр дар заъфи қувваҳои низомии ин ду давлат ва заъфи

дохилии ин маҳалҳо ва адами ҳамбастагии тӯдаи мардум бо давлат хулоса мешавад.

Дидгоҳи ман

Ба назари ман саҳеҳ аст, ки вуқӯи чандин ҷанг миёни ин ду давлат дар заъфи қувваи низомии онҳо асари зиёде карда буд, vale мусалламан на то ин ҳад, ки дар муқобили қабоили саҳрогард ва бодиянишини араб зону бизананд.

Магар нахондаем, ки вақте намояндангони гуфтушунидии мусалмонон барои музокираи сулҳ бо Яздитурд - шоҳи Сосонӣ ба Мадоин дохил шуданд, форсҳо онҳоро ба ҳадде ҳақир ва бечора шумурданд, ки мегуфтанд:

«Ростӣ, ҳамин мардуманд, ки ба худ ҷуръат додаанд ва меҳоҳанд бо мо бичанганд? Аҷабо! Инҳо умед доранд бар мо пирӯз шаванд?» Фирдавсӣ ин матлабро ба назм қашидা дар Шоҳнома мегӯяд:

*Зи шири шутур ҳӯрдану сусмор,
Арабро ба ҷое расидаст кор.
Ки тоҷи Каёнро кунад орзу,
Туфу бод бар ҷарҳи гардун туфу.*

Хондем, ки шоҳи Сосонӣ чун аз музокира бо мусалмонон натиҷаи мусбат нағирифт, ба онҳо гуфт:

«Фармон медиҳам ҳамаатонро дар ҳандақи Қодисия дағн қунанд». Низ хондаем, ки Рустами Фарруҳзод чун дар гуфтугӯи сулҳ бо мусалмонон ба тавофуқ нарасид, ба Муғийра ибни Шӯъба-намояндаи Саъд ибни Абуваққос гуфт:

«Қасам ба ҳуршед ва моҳ, фардо қабл аз ин ки ҳуршед ба осмон барояд, ҳамаатонро ҳоҳам қушт».

Агар ба матлаби фавқ андаке диққат кунем пай мебарем, ки форсҳо бо он ки заиф шуда буданд, бо вучуди ин худро хеле қавитар аз мусалмонон медонистанд.

Ҳамчунин агар ба гуфтугӯе, ки байни намояндагони мусалмонон ва сарфармондехони лашкари Рум дар бораи сулҳ, ки қаблан шарҳ додем таваҷҷӯҳ кунем, пай мебарем, ки румиён низ арабҳоро дар муқобили худ заиф ва забун мепиндоштанд ва худро бартар аз онҳо медонистанд.

Пас намешавад гуфт, ки яке аз иллатҳои пирӯзии мусалмонон, заъфи қувваҳои низомии он ду император буда аст.

Аммо ихтилоғи динӣ гарчи нисбат ба тӯдаи мардум асари зиёнбахш дорад, vale дар тазъиғи қувваҳои низомии давлат маҳсусан қувваҳои Рум, ки нисбат ба раияти мустамликаи худ аҷнабӣ буд, кучактарин таъсир надошт.

Набудани ризоят ва ҳамбастагии онҳо бо давлат гарчи наметавонад яке аз иллатҳои аслии пешрафти мусалмонон бошад, метавон қабул кард, ки то андозаи зиёде дар муқовимати онҳо муассир буда аст, чунки дар таъриҳ меҳонем, ки яхудиён дар Шом тавротро ба даст гирифта, дуъо мекарданд, то арабҳо бар румиён ғолиб ва пирӯз шаванд. Қибитиён низ дар айёми муҳосираи шаҳри Миср аз доҳили ҳисори шаҳр ба мусалмонон кўмак мекарданд. Дар айёми муҳосираи шаҳри Искандария, ки чаҳор моҳ тӯл кашид то он ҷо ба мусалмонон кўмак мекарданд, ки ҳатто ҳӯрок ва дигар лавозимот барои онҳо бепул фароҳам мекарданд.

Нависандагони муҳаққиқи исломӣ, ки дар садаҳои охир ба баҳс дар ин мавзӯъ пардохтаанд, иллати аслии пешрафти мусалмононро дар маҷмӯъ вобаста ба ин чаҳор амр медонанд.

1. Имон ба Ҳудои азза ва ҷалла ва эътиқоди ҷозим ба нусрат ва мадади Ҳудо, ки дар Қуръон ба онҳо навид дода ва ба онҳо фаҳмонда аст, ки шарти пирӯзӣ дар ҷанг зиёдии шумораи низомӣ нест, балки ихлос дар амал ва субот дар кор лозим аст. Чунон ки Қуръон мефармояд

Суҳани Ҳудо:

Чи басо ки иддаи каме, бар ҳукми Ҳудо бар иддаи зиёде пирӯз шуданд ва Ҳудо ҳамеша бо қасоне аст, ки сабр ва субот доранд.

(*Сураи Бақара ояти, 249.*)

Ин амр ба онҳо руҳия медод аз ин ҷиҳат дар оғози ҳар ҷанге ба ғалаба аз болои душман боварӣ доштанд ва барои расидан ба ҳадафу мақсаддашон дил ба Ҳудо мебастанд ва вориди кор мешуданд.

2. Имон ва яқин ба гирифтани натиҷаи мусбӣ аз ҷангӣ ҳуд, чи бар душман ғолиб шаванд ва чи душман бар онҳо пирӯз шавад, зоро тибқи гуфтаи Қуръони карим ҳар тоҳ мусалмонон бар душман ғолиб шаванд, ба ифтихори пирӯзӣ ва қасби ғанимати дунявӣ мерасанд ва агар мағлуб ва дар ҷанг қушта шаванд, ба шаҳодат ва савоби ухравӣ расида, мушарраф ба биҳишти ҷовидон мегарданд, ки Қуръон дар ин бора мефармояд:

Суҳани Ҳудо:

Бигӯ ба душманонат! Оё аз ҷангӣ мо бо шумо ҷуз таҳаққуқи қатъии яке аз ду амри неку ҷизи дигаре барои мо интизор мекашед.

(*Сураи Тавба, ояти 52.*)

Ин ду амри неку яке пирӯзӣ ва ғанимат дигаре шаҳодат ва қасби савоби ухравӣ аст. Ҳамин ақида буд, ки мусалмононро дар ҳама ҳол ба гирифтани натиҷаи ноғеъ

ва мутмаин ва онҳоро ба корашон дилгарм месоҳт, зеро ба таври қатъӣ ё ба ғанимат мерасиданд, ё ба шаҳодат. Мусаллам аст, ки чунин мардум бебок ҳоҳанд буд ва тарс ва ҳарос аз ҷанг наҳоҳанд дошт.

Ин матлабро аз ҷавобе, ки Убода ибни Сомит саҳобаи бузурги Расулу-л-лоҳ (с) ҳангоми музокираи сулҳ, ба Муқавқис фармонравои Миср дод, ба хубӣ маълум мешавад.

Муқавқис ба намояндагони низомии мусалмонон, ки барои музокираи сулҳ ба наздаш рафта буданд хитоб карда мегӯяд:

-Давлати Рум иддаи бешумори сарбози румӣ ҷамъ карда аст ва агар ин лашкар ҳаракат карда бар сари шумо бирезанд, нафаре аз шумо боқӣ наҳоҳад монд Убода ибни Сомит мегӯяд:

-Ҳон, эй Муқавқис! Мабодо ба ҳуд мағрур шавӣ, ё ин ки ёронат туро мағрур созанд. Моро метарсонӣ, ки иддаи хеле зиёди сарбози румӣ барои ҷанг бо мо ҷамъ шудаанд. Мегӯй моро тоби муқовимат дар баробари онҳо нест. Ба ҷонам қасам ин амр дар ҷанг барои мо на ҷизе аст, ки бадон битарсонӣ ва на ҷизе аст, ки моро суст ва аз корамон боз дорад, агар он чи мегӯй рост бошад, ба Ҳудо қасам, ки ин амр беҳтарин ташвиқунанда аст ва ҳирс ва азми моро нисбат ба ҷанг бо онҳо шадидтар мекунад. Ҷунки агар ҳамаи мо то охирин нафар қушта шавем, дар назди Ҳудои ҳуд он рӯз, ки ба сӯяш боз мегардем, маъзур ҳоҳем буд ва моро беҳтар ба хушнудии Ҳудо ва зудтар ба биҳишти Ҳудо мерасонад. Ҳеч ҷизе назди мо беҳтар ва хушояндтар аз ин амр нест. Мо дар муқобили шумо ҳатман яке аз ин ду амри некуро ҳоҳем дошт ё ғанимати дунявӣ, агар мо бар шумо пириӯз шавем, ё ғанимати ухравӣ (шаҳодат), агар шумо бар мо ғолиб шавед. Агар дар майдони ҷанг пас аз кӯшиш ва

фидокорӣ қушта шавем ва ба ғанимати ухравӣ бирасем, барои мо беҳтар аст аз ин ки зинда бимонем ва ба ғанимати дунявӣ бирасем. Ҳар кадом аз мо ҳар бомдод ва шомгоҳ ба даргоҳи Ҳудо дуъо мекунад, ки ўро ба шаҳодат бирасонад ва ўро ба шаҳраш боз нагардонад ва ба дидори аҳл ва авлодаш нарасонад. Ҳудо дар қитобаш (Қуръон) ба мо фармуда аст:

Сухани Ҳудо:

Чи басо, ки иддаи каме, ба ҳукми Ҳудо бар иддаи зиёде пирӯз шуданд ва Ҳудо ҳамеша бо қасоне аст, ки сабру субот доранд.

(Сураи Бақара, ояти 249.)

Мусалмонон дар оғози ҳамла ба ин ду давлат на аслиҳаи таҳрибӣ аз қабили манҷаниқ ва фалаҳмон доштанд ва на ба ҳадди кофӣ аслиҳаи сабуки муосир аз қабили купол, гурз, каманд ва на либосҳои ҳифозатӣ аз қабили зирҳ, ҷавишан ва қулоҳ.

Аслиҳаи онҳо иборат буд аз шамшер, найза, тиру камон, ки ҳамин се навъи аслиҳаи онҳо ҳам ба ҳадде ноҷиз буд, ки форсҳо ҳангоми вуруди намояндағони Саъд ибни Абуваққос ба Мадоин ба тирҳояшон, ки ба камар баста буданд, нигоҳҳои масҳараомез мекарданд ва мегуфтанд:

-Дук-дук, яъне: чӯби ҷарҳаки наҳресӣ аст, вале ҳамин мардум бо ҳамин дукҳо бо онҳо ҷангиданд ва аслиҳаи пешрафтаи онҳоро аз дасташон гирифтанд ва бар анборҳои аслиҳаи онҳо даст ёфтанд ва сипас бо аслиҳаи худи онҳо бар онҳо тоҳтанд ва кори худро бо онҳо яксара карданд. Кори мусалмонон бо румиён низ инчунин буд. Чаро? Барои он ки дини ислом тибқи дастуроти Қуръон ва таълими қавлӣ ва амалии Расулу-л-лоҳ (с) аз роҳи имон дар чуқуриҳои қалбҳои мусалмонон устувор шуда буд ва

шучоат, сабр ва пойдорӣ дар вуҷудашон ба ҳадди комил расида буд аз ин рӯ, зарьф ва забуниро ба худ роҳ намедоданд ва ба қувваи моддӣ ва бисёрии шумора ва олоти ҷангии душман ҳеч эътино намекарданд. Оре, ислом, мусалмононро тавре тарбият карда буд, ки гӯё дар шабҳо роҳиби рӯҳонӣ ва рӯзҳо паҳлавони майдони ҷанг мебошанд. Ин сифати комил дар тӯли таърихи башар дар ҳеч уммате диде ва шунида нашудааст.

Ҳамин умур буд, ки бо он ки аз ҳайси шумори неруҳо ва олоти ҷангӣ дар баробари лашкари Форс ва Рум хеле ноҷиз буданд, ба онҳо эътино накарданд ва бидуни тарс бар онҳо тоҳтанд, ва бар онҳо пирӯз шуданд ва бар ҷоии онҳо нишастанд ва фармонрвойӣ карданд.

Намунаи имон ва шучоати мусалмононро метавон аз баъзе барҳӯрдҳои қавлии онҳо бо душман фаҳмид. Ҳангоме ки намояндагони мусалмонон барои музокираи сулҳ ба Мадоин омада буданд, яке аз форсҳо барои масхара кардан ба онҳо мегӯяд (ин шамшери кӯтоҳ, ки ба дӯш овехтаи дар ҷанг ба ҷӣ кор ояд?) Ин мӯъмини далер ҷавоб медиҳад (оташпора ҳарчанд кӯчак бошад, хеле чизҳои бузургро хокистар мекунад) яке дигар аз онҳо ба яке аз мусалмонон, ки шамшери кӯҳнае ба камар баста буд, истеҳзо мекунад ва мегӯяд:

—Филофи шамшерат хеле қӯҳна ва пӯсида аст, ин мусалмон фавран ҷавоб медиҳад (ман бо шамшере, ки дар ғилоф аст мечангам, на бо ғилофаш).

З.Ҳусни ахлоқ ва рафтори одилонае, ки мусалмонон пас аз фатҳ бо мардуми шаҳрҳои тасхиршуда мекарданд. Дар таърих меҳонем, ки Ҳолид ибни Валид яке аз шаҳрҳои Ирокро ба унвони сулҳ фатҳ кард ва аз мардум ҷизя гирифт, вале пас аз ҷанде бино ба муқтазои шароит ва тибқи фармони ҳазрати Абубакр (р) онро таҳлия кард аз

ин хотир пулу молеро, ки бобати чизя аз мардуми шаҳр гирифта буд, айнан ба онҳо пас дод, зеро чизя дар муқобили хифзи назм ва амнияти шаҳр аз мардум гирифта мешуд. Пас ҳоло ки шаҳрро таҳлия мекунанд ва аз ин ҷо мераванд ва кори мардумро ба худашон voguzor мекунанд, бояд пулеро, ки аз онҳо аз ин бобат гирифтаанд ба онҳо пас диханд.

Ин рафтори одилона, ки барои мардуми шаҳр тааҷҷубовар буд, дилхояшонро нисбат ба ин фотеҳин ба ҳадде гарм кард, ки вақте аз шаҳрашон хориҷ мешуданд, ба овози баланд дуо карда мегуфтанд:

- Худо шуморо ба саломат назди мо боз орад.

Яхудиён, ки дар Шом ва Миср таҳти фишори румиён буданд, пас аз тасаллuti мусалмонон бар он диёр Тавротро ба даст мегирифтанд ва мегуфтанд:

- То зиндаем наҳоҳем гузашт қайсари Рум боз ба ин ҷо боз гардад.

Қибтиҳо пас аз тасаллuti мусалмонон ба Миср ба ҳадде хушҳол шуданд, ки яке аз усқуфҳои бузурги Искандария ба номи Бинёмин дар яке аз хутбаҳои худ гуфт:

-Дар Искандария ҳамон начот, итминон ва осоише, ки ҳамеша орзу доштам акнун ёфтам. Яке аз масехиён ба номи Вирас мегӯяд:

-Рӯзе, ки аз калисои Макарус дар Миср пас аз фатҳи мусалмонон дидан кардам, дидам мардум монанди говҳое, ки аз банд озод шуда бошанд, ғарқи шодӣ шудаанд.

Қаблан хондем, ки духтари Муқавқис фармонравои Миср ҳангоми фатҳи шаҳри (Фармоа) асир шуд. Амр ибни Ос бар хилофи ҳар фотеҳи муқтадире ўро мавриди эҳтиром қарор дод ва дар ҳоле, ки ба василаи чанд нафар мусалмон хифозат мешуд, назди падараш фиристод.

Чунон ки дар таърихи ислом ва ғайри исломӣ дида мешавад, мусалмонон ба ҳар шаҳре, ки тариқи сулҳ дохил мешуданд на даст ба қатли касе мезаданд ва на амволи ғайри давлатиро соҳибӣ мекарданд, на ҷашм ба мол ва номуси мардум медоштанд, на ибодатгоҳояшонро вайрон мекарданд, на аз иқомаи ибодат ва маросими динӣ ё маросими миллии онҳо ҷилав мегирифтанд. Ҷизе ки ба унвони ҷизя (молиёти саронаи сол) аз мардум мегирифтанд хеле камтар аз маблағе буд, ки қаблан ба давлати вақт медоданд. Пас агар мардум нисбат ба ин фотеҳини одил муҳаббат кунанд ва онҳоро бо оғӯши боз пазиранд, амре аст табиӣ.

Густов Лубун донишманд ва нависандай машҳури фаронсавӣ дар китобаш ба номи «Тамаддуни ислом» мегӯяд:

«Дар дунё қишварқушоёни меҳрубонтар ва фотеҳини одилтар аз арабҳо дида ва шунида нашудааст».

Инҳо ки ба унвони намуна зикр кардем нишондиҳандаи ҳусни ахлоқи мусалмонон ва нишондиҳандаи адолати онон бо мардум аст.

Ҳаққан, агар бигӯем мусалмонон ба василаи ҳусни ахлоқ ва адолати бесобиқаи худ беҳтар ва бештар аз адолати низомӣ ба пирӯзии ҳайратангезашон расиданд, сухани бедалел нагуфтаем, зеро ҳаргоҳ ба футухоти онҳо, ки ба тафсил баён кардем мурочиа ва таваҷҷӯҳ кунем, мебинем шаҳрҳоero, ки дар ҳар қишваре аз тариқи сулҳ тасхир кардаанд, беш аз шаҳрҳое аст, ки бо қудрат ва ҷанг гирифтаанд ва ин худ далели возех аст бар ин, ки ҳусни рафтор ва ахлоқашон дар байни мардум ба ҳуби шӯҳрат ёфта буд ва мардумро таҳти таъсир қарор додаанд. Бадин сабаб ҳоҳони он буданд, биноан бидуни муқовимат ё пас аз андаке муқовимат таслим мешуданд.

4.Фармондехӣ ва роҳбарии дуруст.

Ин матлабро, ки муҳимтар ва асоси се матлаби қаблӣ аст, ба унвони ҳусни хотима дар охири ин мабҳас зикр меқунем.

Мусаллам аст, ки афроди лашкар вақте дар майдони ҷанг дилгарм мешаванд ва ба хубӣ мечанганд ва ба дурустӣ аз ўҳдаи корашон бар меоянд, ки фармондехашон нақшай ҷангии сахехе дошта бошад ва дар кораш ҳушёрӣ, тадбир ва маҳорати ҷангӣ дошта бошад. Яқин аст, ки фармондехи ҷабҳа низ он гоҳ аз ўҳдаи вазифааш ба хубӣ бармеояд, ки фармонравои бузургаш дар марказ, умури сахех ва дастурамали дурусти низомӣ ба фармондехи ҷабҳа равон қунад варна ҳаргоҳ, яъне нақшай фармондехи ҷабҳа дуруст набошад ё фармондех маҳорат ва тадбiri низомӣ надошта бошад, умур ва дастурамали фармонравои бузурги марказӣ носанчида ва иштибоҳ бошад, сарнавишти лашкар дар майдони ҷанг ҷуз нокомӣ ва шикаст чизе наҳоҳад буд.

Агар ба футухоти исломӣ дар хилофати ҳазрати Абубакр (р) халифаи аввал дар нимҷазираи араб ва хориҷи он ва ба футухоти пирӯzmanданаи ҳазрати Умар (р) халифаи дуввум дар хориҷи шибҳи ҷазира таваҷҷӯҳ қунем, ҳоҳем дид, ки мусалмонон ҷуз дар ҷангӣ Ҷиср, ки Абуубайди Сақафӣ фармондехи майдон дар асари адами риояти дастури фармонравои олий, яъне ҳазрати Умар (р) носанчида амал кард ва шикаст ҳӯрд, дигар бидуни истисно ҷи дар хоки Ироқ, ҷи дар Эрон, ҷи дар Сурия ва Фаластин ва ҷи дар Миср ҳулоса дар ҳар ҷо, ки бо ҳарифи зурманди ҳуд рӯёру шуданд, ғолиб гардиданд ва ачибтар он, ки ба ҳадди ошкор ба пирӯзии ниҳоӣ расиданд, ки гӯё муъчиза буд.

Чаро? Барои ин ки фармондехони лашкари мусалмонан дар корашон қушо буданд ва маҳорати низомӣ доштанд ва лашкарро тибқи нақшай саҳеҳи ҷангӣ, ки ғолибан аз фармонравои бузург дар Мадина мегирифтанд, роҳбарӣ мекарданд ва худи фармондехон монанди афроди лашкар силоҳ ба даст мегирифтанд ва пешопеши онҳо бо душман мечангиданд, на монанди фармондехони тарафи муқобил, ки пушти ҷабҳа ва дар ҳайма рӯи таҳти заррин ва фарши қимате менишастанд ва амалиёти низомии афродашонро аз дур назорат мекарданд ва фармон медоданд.

Агар таърихи умумиро баррасӣ ва бетаассуб қазоват кунем, ошкор ҳоҳем кард дар нимҷазираи араб ин сарзамини гүмноми дурафтода аз тамаддун, фармондехони далер ва доно аз қабили Абуубайда ибни Ҷарроҳ, Ҳолид ибни Валид, Саъд ибни Абуваққос, Амр ибни Ос, Мусанно ибни Ҳориса, Шураҳбил ибни Ҳусна, Қаъқоъ ибни Амр, Ҳишом ибни Утба, Тулайҳа ибни Ҳувайлид, Абумусои Ашъярӣ, Нӯъмон ибни Муқрин ва амсоли онҳо ба вучӯд омаданд, ки назири онҳо дар маҳорати ҷангӣ, пешрафт ва муваффакияти низомӣ дар ҷойи дигари ҷаҳон пайдо нашуда аст.

Таҳоҷумот ва ҳамалоти низомие, ки аз ин фармондехон маҳсусан аз Ҳолид ибни Валид, Саъд ибни Абуваққос, Амр ибни Ос ва Абуубайда сар зад ва бар ҳарифҳои муқтадири ҳуд пирӯз шуданд, бузургтарин ҳамалот ва пирӯзиҳое аст, ки таърихи умумии ҷаҳон барои диловарони номдори ҷангӣ сабт карда аст.

Ҳаққан ин ҳамалоти муваффақ, ки ҳама пешрафт ва ҳама пирӯзӣ бар душман буд, илова бар ин ки аз шуҷоат ва диловарии онҳо ҳикоят мекунад, ин нубуғи низомӣ ва тавфиқи онҳо дар шеваҳо ва фунауни ҷангӣ парда бар

медорад. Таърихи умумии ҷаҳон ном ва кори ин фармондехони пирӯзмандро беҳтарин аз номи Искандари Мақдунӣ императори юнонӣ ва Наполеон фармонравои Фаронсавӣ барои ҳамеша дар сафҳаҳои равшани худ нигаҳ медорад, чунки ин ду марди таърихӣ гарҷӣ дар оғози корашон хуб пеш рафтанд, valee корашон дар охир ба чи нокомӣ қашид.

Илова бар он чи гуфтем дастурот ва фармони ҷангии, ки ин фармондехон ҳангоми ҳаракат аз Мадина аз ду роҳбари бузург Абуబакр (р) ва Умар (р) дарёфт медоштанд ё баъдан ҳангоми ҳамла ба шаҳре аз роҳбари бузург ба онҳо мерасид, ба ҳадди саҳех ва мутобиқ бо авзоъ ва талаботи ҷангии мусалмонон буд, ки корашонро хеле осон ва пирӯзии онҳоро таъмин менамуд.

Магар наҳондаем, ки Абуубайда қабл аз шурӯи ҷанги Ярмук аз ҳазрати Абуబакр (р) ва ҳангоми ҳамла ба Димишқ аз ҳазрати Умар (р) дастур хост ва низ Саъд ибни Абуваққос дар замони ҳаракат ба Ироқ қабл аз ҳамла ба Қодисия низ дар бораи ҳамла ба Мадоин, Ҷилавло ва Наҳованд ва ҳамчунин Амр ибни Ос дар гирудори ҳамла ба хоки Фаластин, ки ҳама барҳӯрд бо мушкилоти низомӣ карда буданд, аз ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб(р) роҳбари марказӣ дастур дарҳост карданд ва ин роҳбари бузург ҷунон ки гӯё ҳудаш дар маҳалли корашон ҳозир аст ва мушкили кори онҳоро дар майдони ҷанг айнан мебинад, аз Мадина умур ва дастуроте ба онҳо дод, ки мушкили онҳоро хеле осон ҳал фармуд ва мусалмононро зуд ба пирӯзӣ расонд.

Инак ба унвони намунаи айни фармони ҳазрати Умар (р)-ро ба Абуубайда дар бораи ҳамла ба Димишқ, ки аз он дучори мушкили шуда буд, аз таърихи Табарӣ нақл мекунем, то бидонем ин роҳбари бузург чи гуна вазъи

мусалмононро аз дур месанҷад ва мушкили онҳоро нодида ҳал мекунад.

Ҳазрати Умар дар ҷавоби Абуубайда мефармояд:

- Қабл аз ҳамла ба шаҳри Фаҳл ба сӯи Димишқ битозед, зеро Димишқ қалъа ва пойгоҳи низомии Шом аст (ва тасаллут бар ин шаҳр тасхири дигар шаҳрҳоро осон менамояд) як гурӯҳ аз саворони худро дар муқобили шаҳри Фаҳл ҷойтири намоед ва аҳли шаҳрро машғул созед (то дар ҳини ҳамла ба Димишқ аз пушти сар бар шумо натозанд).

Ҳамчунин гурӯҳи дигар аз саворони худро дар муқобили роҳи Фаластин ба Димишқ ва гурӯҳи дигарро дар муқобили роҳи Ҳимс ба Димишқ бигуморед. Агар Ҳудо шаҳри Фаҳлро қабл аз фатҳи Димишқ барои шумо фатҳ кард, чи беҳтар, зеро ҳамон чизе аст, ки мо меҳоҳем. Агар фатҳи Фаҳл то пас аз фатҳи Димишқ ба таъхир афтад бояд дар Димишқ касе бимонад, то онро муҳофизат ва нигаҳдорӣ қунад ва худат бо соири фармондехон аз Димишқ хориҷ ва бо ҳам ба Фаҳл ҳамла қунед. Ҳамин ки Ҳудо шаҳри Фаҳлро барои шумо фатҳ фармуд, он гоҳ ту ва Ҳолид ба сӯи Ҳимс бишитобед. Шураҳбил ва Амр ибни Ос барои тасхири Үрдун ба он сӯ ҳаракат қунанд. Амири ҳар шаҳре ва низ амири ҳар гурӯҳе аз лашкар бояд чун пештара дар вазифаи аморати худ боқӣ монад, то он гоҳ ки ҳудашон ба майл ва ҳоҳиши худ аз аморати худ истеъло диханд.

Дар ин фармон чӣ мебинем

Мебинем ҳазрати Умар (р) бо он ки дар Мадина ва дур аз саҳнаи ҷанг аст, нақшай ҳамла ба Димишқ, Фаҳл, Ҳимс

ва Урдунро медиҳад, дастур медиҳад қабл аз ҳаракат ба сўи Димишқ роҳи Фаластин ба Димишқ ва низ роҳи Фаҳлро, ки лашкари муҳими румй дар он ҷо мутамарказ буд, ҳамчунин роҳи Ҳимс ба Димишқро, ки Ҳераклус бо лашкараш дар он ҷо мустақар буд дар ихтиёр бигиранд ва бар рӯйи мардуми Димишқ масдуд намоянд, то аввалан ҳангоми ҳамла ва муҳосираи Димишқ, душман натавонад аз ин роҳҳо ворид шавад ва аз пушти сар бар мусалмонон ҳамла намояд ва корро бар онҳо мушкил созад, сониян аҳли Димишқро аз дарёфти ҳар гуна кумаки низомӣ ва расидани озуқа ва лавозими зиндагӣ маҳрум намоянд, то дар мушкилоти низомӣ ва тангнои зиндагӣ биафтанд ва маҷбур ба таслим шаванд.

Чунон ки қаблан шарҳ додем, Абуубайдо бо иҷрои ин нақша пирӯз гардида. Лашкари Димишқ таслим шуд. Чун Димишқ ҳамон тавр, ки ҳазрати Умар (р) фармуда буд пойгоҳи низомии Рум дар Шом буд ва дигар нуқоте, ки қаблан ба тафсил баён кардем ба ҳадде итминонбахш кард, ки ҳазрати Умар (р) пас аз фатҳи он амр фармуд, то сипоҳе, ки қаблан дар замони хилофати ҳазрати Абубакр (р) аз Ироқ ба кумаки ҷабҳаи Шом омада буд, ба Ироқ бозгардад ва ба кумаки Саъд ибни Абуваққос биштобад.

Барои ин ки фармондехони ҷузъ аз фармондехони кул наранҷанд ва дӯстӣ ва ҳамbastagии онҳо, ки лозимаи муваффақияти лашкар аст ба ҳам нахурад, ҳазрати Умар (р) дар охири фармонаш дастур медиҳад, ҳар яке аз онҳо дар ҳамон вазифаи аморотӣ, ки ҳаст боқӣ монанд, то он гоҳ, ки худашон ба ҳоҳиши худ истеъфо диханд.

Дар ин китоб ҳондаем, ки чун кори Амр ибни Ос ҳангоми ҳамла ба Фаластин мушкил гардида, вазъи худро ба ҳазрати Умар (р) иттилоъ дод. Он ҳазрат аз Мадина нақшай ҷанг ва дастурмали корро ба ў дод ва мушкили

низомии ўро бартараф фармуд ва мусалмонон ба зудӣ бар Димишқ пирӯз шуданд.

Ростӣ, ҳаргоҳ ба нақшае, ки ҳазрати Умар (р) барои ичро ба Амр ибни Ос фиристод, ба диққат бингарем, пай мебарем, ки он ҳазрат чи қадар маҳорати кор доштааст. Аз хонандаи азиз тақозо мекунем ба он ҷо боз гардад ва бори дигар онро ба диққат мутоила фармояд, то беҳтар ба азамати фитрии ин роҳбари бузург пай барад.

Оре, ҳамин нақшаҳо ва ҳамин фармонҳо дурусти низомии фармонравои бузург буд, ки фармондехони диловари мусалмононро ба сӯи пирӯзӣ роҳбарӣ ва ғалабаи онҳоро бар душман таъмин мекард.

Низоми сиёсӣ дар замони ҳазрати Умар (р)

Давраи хилофати ҳазрати Умар (р) илова бар ин ки давраи футухот ва тавсиаи доираи ҳукумати исломӣ ва густариши дини ислом буд, назми сиёсии ҳукумати ислом низ дар давраи хилофати ин халифаи бузург суръат гирифт.

Ҳазрати Умар (р) дар давраи хилофаташ созмонҳо ва таъсисоте дар ислом ба вучуд овард, ки қаблан собиқа надошт ва инак ба таври ихтисор ба иттилои хонандагони гиромӣ мерасад.

А- Тақсимоти кишварӣ

Чун дар аҳди хилофати Умар (р) императории бузурги ислом ба вучуд омад. Маркази хилофат ҳам наметавонист бо он созмони содда, ки дар замони рисолат ва дар давраи хилофати халифаи аввал дар кор буд аз ўҳдаи идора кардани он барояд. Ҳазрати Умар (р) мамлакати императориро ба расми созмонҳои давлати Эрон ва Рум ба ҷондии аёлат тибқи шарҳи зер тақсим фармуд, то идораи умур, ҳифзи назм, назорат бар назми умури лашкар ва

ҳисобу китоби дахлу ҳарчи мамлакат осон ва муназзам шавад:

1. Мадинаи мунаvvара – маркази кишвар;
2. Макка;
3. Тоиф;
4. Санъо;
5. Куфа;
6. Басра;
7. *Димишк*;
8. *Химс*;
9. Фаластин;
10. Урдун;
11. Баҳрайн;
12. Аҳвоз;
13. Қиннсирин;
14. Миср;
15. Озорбойчон;
16. Рай;
17. Исфахон;
18. Курдистон;
19. Истаҳр;
20. Кирмон ба изофаи Мукрон ва Сиистон;
21. Форс;
22. Хуресон;
23. Табаристон.

Волиёни ин аёлот аз тарафи худи халифа таъин ва ба маҳал фиристода мешуданд ва унвон ва вазифаи волии омми аёлат доштанд ва чунон ки Моварадӣ дар китобаш ба номи «Аҳкоми салотиния» метӯяд:

- Вазифаи волии ом иборат аз шаш амр буд:
1. Роҳбарӣ ба умури лашкари аёлат ва ҷойгир кардани онҳо дар ҳар ҷое, ки лозим бошад;

2. Назорат ба ичрои ҳуқуқи давлатӣ аз қабили закот, хироҷ, ҷизъа ва сарф намудани онҳо дар мавориде, ки қонуни шариати ислом қарор карда аст ва гуморидани маъмурин барои гирифтани ҳуқуқи давлатӣ аз мардум тибқи низоми молии ислом;

3. Таини қозиҳо, назорат бар аҳкоми содира ва таини ҳокимон бар шаҳрҳои тобеи аёлат;

4. Таблиғи дини ислом ва ҳимоят ва дифоъ аз ҳарими дин;

5. Ичрои ҷазо ва ҳадди шаръӣ бар гунаҳгорон;

6. Имомат дар намозҳои панҷгона, намози ид ва ҷумъа дар маркази аёлат ва муҳайё кардани корвони ҳаҷ ва таини раиси корвон.

Кори ҳокимони шаҳрҳои тобеи аёлат, ки гоҳе аз тарафи халифа дар маркази мамлакат таъйин ва баъзе вақтҳо аз тарафи волии аёлат таъйин мешуданд, аз ин иборат буд:

1. Тадбири умури нигаҳбонони шаҳр, ҳифзи амният ва идораи умури умумии мардуми шаҳр;

2. Муҳофизати ҳудуди марбут ба он нохия;

3. Имомат дар намозҳои панҷгона, намози ҷумъа ва намози ид;

Ҳокими шаҳр ҳаққи даҳолат дар умури қазоӣ ва дарёфти ҳуқуқи давлатӣ надошт. Ин ду амр чунон ки, гуфтем аз вазоифи ихтисосии волии аёлат буд.

Б – Таъсиси пулис.

Ҳазрати Умар (р) аввалин халифае буд, ки пулиси соддае дар давлати ислом ба вуҷуд овард. Кори афроди он дар шабҳо ҳифзи назм ва амнияти шаҳр ва рӯзҳо ичрои аҳкоми қазо ва қисос ва ҳадди шаръӣ буд. Ҳазрати Алий ибни Абутолиб (к.в.) дар замони хилофаташ ба ин созмон аҳамияти бештаре дод ва онро таҳти низоми беҳтаре даровард.

В- Таъсиси гумрук.

Гирифтани ҳуқуқи гумrukӣ бори аввалин ба фармони ҳазрати Умар (р) дар ислом барқарор гардида.

Абумусои Ашъарӣ ба ҳазрати Умар (р) навишт:

-Давлатҳои хориҷӣ аз тоҷирони мусалмонон, ки молҳои тиҷоратӣ ба кишварашон мебаранд, ба мизони дӯ дар сад (яъне 2 №) ҳуқуқи давлатӣ мегиранд. Он ҳазрат дар ҷавоб навишт:

-Ту ҳам ба ҳамон мизоне, ки онҳо аз мусалмонон мегиранд аз аҷносе, ки аз хориҷ меоваранд вусул кун.

Г – Таъсиси дабирхона ва низоми умури молии давлат.

Мусалмонон дар замони ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) низ дар тӯли хилофати Абубакр (р) ҳуқуқи муқарраре дар давлати ислом надоштанд. Агар дар арсаи ҷанг бо душман ғанимате ба даст меоварданд фармондехӣ лашкар тибқи муқаррароти шариати ислом ҷаҳор панҷум аз қулли ғаниматро байни худ ва фармондехони ҷузъӣ ва афроди лашкар тақсим мекард ва як панҷуми дигарро ба Мадина мефиристод. Ҳазрати расул(с) дар ҳаёти худ ва низ Абубакр (р) дар замони хилофаташ ҳамчунин Умар (р) дар авоили хилофаташ ин як панҷуми амволи ғаниматро дар масҷиди Мадина байни мусалмонон тақсим мекарданд.

Чун баъдан дар давраи хилофати ҳазрати Умар (р) ҳукумати ислом тавсия ёфт ва сарвати он аз пули нақд, тилло, нуқра ва амволи дигар аз ғаниматҳо ба Мадина сарозер шуд, ҳазрати Умар (р) лозим дид низоми молии дурусте барқарор фармояд ва дафтархонаи муназзаме барои байтулмоли мусалмонон ба вучуд оварад, то дахлу ҳарҷи давлат ва ҳуқуқи лашкариён ва баҳшишҳои мардум таҳти назми сахех дарояд. Аз ин рӯ он ҳазрат тибқи ишораи яке аз дабирони эронӣ, ки дар Мадина буд, дастур

дод мутобиқи низоме, ки дар Эрон маъмул буд, дабирхона ва дафтархонаҳои молӣ барқарор намоянд.

Ривояти дигаре мегўяд:

-Ҳазрати Умар (р) барои ин кор бо мусалмонон машварат фармуд. Валид ибни Ҳишом ибни Муғийра гуфт:

-Ман дар Шом дидаам, ки ҳокимони румӣ барои низоми идорӣ ва молии худ дафтархонаҳои маҳсусе доранд, ки ҳарҷу даҳли давлат ва ҳуқуқи вазифадорон ва лашкариёни худро дар он сабт мекунанд. Чи беҳтар, ки ту низ чунин қуни. Ҳазрати Умар (р) ин пешниҳодро писандид ва анҷоми ин корро ба ўҳдаи Ақил ибни Абутолиб, Махрума ибни Навфал ва Ҷубайр ибни Мутъим супурд. Онҳо номҳои мусалмонони ом аз марду занро барои таини мизони маоши муқаррарии онҳо аз байтулмол дар дафтари маҳсусе ба тартиби дараҷаҳои, собиқа ва хидмати онҳо дар исломро сабт карданд. Тибқи фармони ҳазрати Умар (р) кори худро бо сабти номҳо ва таъйини ҳуқуқи ҳамсарон ва хешованҷони Расулу-л-лоҳ (с) шурӯй қарданд.

Дафтари дигареро барои тадвини номҳои фармондехон ва афроди лашкари ислом ва таини мизони маоши онҳо ва масрафҳои дигари лашкариро таҳия ва ба қайд гирифтанд. Ҳамчунин дафтари молии хоссе ба номи (дафтари хироҷ) барои сабти амволе, ки аз ҳар ҷо ва ҳар бобат ба байту-л-моли мусалмонон мерасад ва сабти амволе, ки аз байту-л-мол ҳориҷ мешавад ва ба масраф мерасад, барқарор карданд ва бадин тарз дабирхонаи муназзаме ба фармони ҳазрати Умар (р) дар давлати ислом бар сари кор омад, ки қаблан собиқа надошт.

Д – Таъйини мабдаи таърихи ислом

Аъроб дар айёми ҷоҳилият ва низ дар садри ислом таърихи муайяне надоштанд, то барои тадвини ашъор, воқеа ва номаҳои худ таърих қайд намоянд.

Ҳазрати Умар (р) пас аз гузашти ду сол ва ним аз хилофаташ, ки доираи сарзамини ислом тавсия ёфт ва ҳаводис ва равандҳои муҳимме пеш омад ва номаҳо ва муросилоти зиёде радду бадал шуд, лозим донист, ки барои сабти ҳаводис, муросилот ва ҷараёни умури давлати ислом як мабдаи таърихӣ, муайян фармояд.

Мусалламан мабдаи таърихӣ бояд амри муҳиме бошад ва ихтисосе ба уммат дошта бошад, тавре ки мабдаи таърихи масеҳиён тавлиди ҳазрати Исои набию-л-лоҳ қарор дода шуда аст.

Аз ин рӯ он ҳазрат бо асҳоби бузурги Расулу-л-лоҳ (с) машварат фармуд, ки чи амре аз умури муҳими исломиро мабдаи таърихи мусалмонон қарор дихад.

Пас аз табодули назар бар ҳасби пешниҳоди ҳазрати Алий ибни Абутолиб (к.в.) мабдаи таърихи исломро аз соли ҳичрати Расулу-л-лоҳ (с) аз Макка ба Мадина қарор доданд, зоро ин воқеа муҳимтарин ва муассиртарин воқеаи ислом аст. Чунки ин воқеа ҳадди фосил байни заъф ва қудрати мусалмонон буд. Пешрафти босуръати дини ислом ва қудрат ва шавқати мусалмонон пас аз ҳичрат оғоз гардида. Ҳазрати Умар (р) ин пешниҳодро, ки мавриди иттифоқи асҳоб воқеъ шуд тасвиб фармуд ва аз он рӯз байни мусалмонон маъмул гардида.

Даромадҳои давлати ислом

Даромадҳои давлати ислом ва амволе, ки ба байту-л-мол дохил мегардид аз амволи зерин иборат буд:

1. Хироҷ- яъне молиёти маҳсулоти зироатӣ, ки тибқи ривояти Яъқубӣ ба мизони 2% (ду дар сад) аз мулқдорон ва

кишоварзони ғайримусалмон ҳангоми бардошти маҳсули ғаллагӣ дарёфт мегардид.

Хироҷи Ироқ дар давраи хилофати ҳазрати Умар (р) солиёна 120000000 (як саду бист милион) дирҳам нуқра ва хироҷи Миср солиёна маблағи 16000000 (шонздаҳ милион) динори тилло буд. Хироҷи дарёфтӣ аз зардуштиён ва дигар афроди ғайримусалмони Эрон, Шом ва Фаластин низ миқдори муҳиме буда аст;

2. Ҷизя- яъне молиёти сарона, ки солиёна аз мардуми ғайри мусалмони муқими қаламрави давлати ислом дарёфт мегардид. Мардони солманд ва занон новобаста ба синну сол ва писарони ноболиғ аз ҷизя озод буданд;

3. Андози гумрукӣ, ки аз амвол ва ачноси воридоти ҳориҷиёни ғайри мусалмон ба мизони 10% (даҳ дар сад) арзиши коло дарёфт мешуд;

4. Закот, ки мутобиқи қонуни ислом фақат аз мусалмонон гирифта мешуд ва шомили пули тилло, нуқра, ҳайвонот ва маҳсулоти зироатӣ буд ва шарҳи он дар китобҳои фикҳ ба тафсил баён шуда;

Дар аёми ҳаёти соҳиби рисолат, яъне Расулуллоҳ (с) ва дар тӯли хилофати халифаи аввал ва дуввум, давлати ислом ин закотро ба василаи кормандон ва коркуноне, ки ба номи (омилини закот) гуморида мешуданд, аз мардум ҷамъ мекард ва ба байтулмали мусалмонон ворид менамуд. Давлати ислом мутобиқи дастури Қуръон онҳоро дар мавриди ҳаштгонае, ки Қуръон муайян фармуда аст сарф мекард.

Ҳазрати Усмон ибни Аффон (р) халифаи саввум дар давраи хилофаташ мушоҳида фармууд, ки байтулмали мусалмонон ғанӣ шуда аст ва мардум низ ба сарвате расидаанд, ки дигар бениёз шудаанд, аз ин рӯ лозим надид, ки боз ҳам закот ба василаи ҳукumat аз мардум гирифта ва

ба байту-л-мол дохил шавад ў ичоза дод, ки худи мардум закоти амволашонро ба масрафи шаръй бирасонанд.

Шаҳодати ҳазрати Умар (р)

Дар ин китоб ба тафсил гузаштем, ки императорони Эрон ва Рум натавонистанд бо он қудрати низомии мухим, ки доштанд пеши кишваркушои мусалмононро бигиранд. Мусалмонон бисоти ҳар дуро хеле зуд бар ҳам зада барчиданд ва императории бузурги исломиро ба вучуд оварданд ва худ ба чои онҳо нишастанд.

Оё мешавад, ки ин шикастхўргоне, ки мулк ва мамлакати худро аз даст додаанд маъюс шаванд ва то абад даст рӯи даст бигузоранд ё панча бар рӯи зону нихода, барои ҳамеша дар мотами мамлакаташон бинишинанд?

Албатта не, ва ҳоло ки натавонистанд ва наметавонанд бо ҷанг ва василаҳои низомӣ коре кунанд, бояд фикри дигаре бикунанд. Ақл ва шуури худро ба кор баранд, то роҳи ғайр аз ҷанг пайдо кунанд, ки битавонанд мусалмононро заиф ва асоси ҳукуматашонро суст намоянд ва қасоси хешро аз онҳо бигиранд ва қулуби худро аз ғаму андӯҳи шикаст ва маҳрумият ҳолӣ кунанд.

Ростӣ, аз чи роҳе ба ҳадаф мерасиданд? Онҳо фаҳмиданд, ки ҳамалоти муваффақона ва ғалабаи мусалмонон бар онҳо дар асари қудрати табиии ва моддӣ набуд, балки бо қувваи маънавӣ пеш омаданд ва ба василаи қудрати маънавӣ пирӯз шуданд. Омили аслии ин амр низ вахдати динӣ, иттиҳоди калима ва ягонагии маром буд, яъне он чунон иттиҳоди динӣ ва сиёсӣ доштанд, ки дар дунё бе собиқа ва бе назир буд. Пас, модоме ки ин омил боқӣ бошад ва мусалмонон инҷунин бошанд, мусалламан ҳар гуна иқдоми ҷанг ва ҳар найранг нисбат ба онон номувофиқ ва нақши бар об хоҳад шуд.

Биноан ҳар тавр шуда бояд мусалмононро аз ин манфиати рўҳонӣ маҳрум кунанд, яъне ваҳдати динӣ, сиёсӣ ва қавмии онҳоро барҳам зананд ва дар байни онҳо низоъ ва душманӣ ба вучуд овараңд, то натиҷатан ба ҷони ҳам биафтанд ва ҷангҳои дохилий дар байни худ ба роҳ андозанд, зеро ҳеч балое монанди тафриқа ва қашмакаши дохилий ҳаробкунандаи давлат ва хонабарандози миллат ва раъият нест ва ҳеч чизе барои тарафи муқобил беҳтар аз ин нест, ки душманаш бо дасти худ теша бар решани мавҷудияти худ бизанад ва ў дур аз маърака, роҳат ва осуда хотир бинишинад ва нозири аъмол ва мунтазири натиҷаи қатъӣ ба нағъи худ бошад. Ҳудованди азза ва ҷалла тибқи (*Сураи Анфол ояи 46*) ба ин амр тасрех фармуда мусалмононро аз ин кор манъ намуда аст ва аз бадии оқибати ин кори ҳатарнок ононро барҳазар сохта, мефармояд:

Сухани Худо:

**Бо яқдигар низоъ ва қашмакаш нақунед, зеро заъф
ва забун мешавед ва ҳайбат ва эҳтироматон зоеъ
мешавад ва аз миён меравад.**

(*Сураи Анфол, ояи 46.*)

Саъдии Шерозӣ низ дар ин бора метӯяд.

Бирав бо дустон осуда биншин,

Чу бинӣ дар миёни душманон ҷанг.

Саҳеҳ аст, ки онҳо метавонистанд аз ин роҳ ҳархана кунанд ва мусалмононро ба ҷони ҳам андозанд, то ба мақсади худ бирасанд, вале акнун чи гуна дар корашон муваффақ мешаванд, ки ҳазрати Умар (р), ин марди бузурги сиёсат дар раъси давлати мусалмонон нишастааст ва барои бақои ваҳдати мусалмонон ва хифзи иттиҳоди

аъроб пойдор аст ва дар кораш то он чо мекўшад, ки Сайид Мир Алӣ мегўяд:

-Агар Умар (р) беш аз он чи умр дид, дар ин ҷаҳон зинда мемонд, дар асари шиддати тасаллут, нуфузи калима ва шахсияти азиме, ки Ҳудо ба ў иноят ва муҳаббат фармуда буд, метавонист ваҳдат ва қавмияти арабро ба ҳадде тақвият намояд, ки аз сарзадани ҷангҳои дохилӣ, ки мавҷудияти исломро таҳдиҷ ва онро дар хатар андоҳт, ҷилавгирӣ қунад.

Ба ин хотир тасмим гирифтанд қабл аз ҳар коре ўро, ки мушкили корашон буд аз миён бардоранд, то аввалан бо қатли ўроҳро барои эҷоди фитна ва тафриқа дар байнин мусалмонон бар рӯи худ боз қунанд. Сониян, дарди дили ҳешро андаке таскин дижанд, зеро қисмати азими зарбаҳо ва шикастҳое, ки бар онҳо ворид шуд, манбаъ ва маншиаи аслии он ҳазрат Умар (р) буд, ки фармон медод ва роҳбари мефармуд.

Онҳо медонистанд, ки ҳазрати Умар (р) на дар хона ва на дар масҷид ва на дар ҷонибӣ дигар, муҳофиз ва нигаҳбоне надорад ва яккаву танҳо дар кӯча ва бозор мегардад.

Пас бо ин ҳол даст ёфтанд ба қатли ў осон аст. Аз ин рӯ найранги қуштори ўро, ки мусалламан нақшай он дар хориҷ тарҳрезӣ шуда буд, дар Мадина амалий намуданд. Дастандаркорони иҷрои нақшай аз инҳо иборат буданд:

1. Ҳурмузон- ҳамон сардори эронӣ, ки навиштам дар ҷонибӣ Шуштар аз Абумусои Ашъарӣ фармондехи сипоҳи мусалмонон шикаст ҳӯрд. Абумусо ўро асир намуда, ба Мадина назди ҳазрати Умар (р) фиристод ва ў дар Мадина бо найранг аз қатл начот ёфт ва ба зоҳир мусалмон гардиҷ.

Мусалламан, ў нангӯ ори шикасти муҳлики худро аз ёд намебарад ва зиштии асораташро фаромуш намекунад. Ў ҳамон рӯзе, ки ба унвони асир ба Мадина ворид шуд ва дид

ҳазрати Умар (р) бидуни муҳофиз ва нигаҳбон дар гушае аз масcid ба хоб рафта аст, барқи умед дар дили нопокаш тобид ва мутмаин шуд, ки күштори ў мушкил нест, биноан дар либоси ислом даромад ва дар Мадина монд, то фурсате ба даст оварад, ки битавонад он бузургворо ба қатл расонад ва мочароero, ки бар сараш омада буд, чуброн ва қалбашро аз буғз ва кина сабук созад;

2. Марде бо номи Ҷуфайна аз масехиёни мутаассиб ва араби шаҳри Ҳийра, ки Саъд ибни Абуваққос ўро ба унвони омузгори хондан ва навиштан аз он чо ба Мадина овард. Ў бо Ҳурмузон ошно шуд ва гарчӣ ин ду нафар аз назари дин бо яқдигар мухталиф буданд, чун Ҳурмузони зардуштӣ ва Ҷуфайна масехӣ буд, vale дар мароми сиёсӣ, яъне зиддият бо дини ислом ва адовари ботинӣ бо мусалмонон ва гирифтани қасоси ҳамкешонашон аз мусалмонон иттиҳоди ақида доштанд. Аз ин рӯ дар найранги қатли халифаи мусалмонон даст дар даст ниҳоданд.

Нақши душманони ислом дар қатли Умар (р) (аз нигоҳи нависанд)

Дар китобҳои аҳодиси набавӣ ва таърихи ислом меҳонем яхудиёни Хайбар, ибни Қурайза, ибни Назир, ибни Қайнақъ ва ғайра, ки ҳам дар шаҳри Мадина ва ҳам атрофи дуру наздики он суқунат доштанд бо он ки Расул (с) дар авоили нузулаш ба Мадина ба онҳо аҳдномае ато фармуд ва онҳоро дар амон гирифт ва ба онон ҳамон ҳуқуқ ва имтиёзҳои сиёсиеро дод, ки мусалмонон доштанд. Мусалмонон низ бо онҳо ба беҳтарин наҳве муносибат ва рафтор карданд. Ин яхудиёни ҳақношинос меҳрубонӣ ва лутфи набавиро ба назар наёварданд. Ҳуллас рафтори мусалмононро нодида гирифтанд ва аҳдшиканӣ карданд ва

бо расули Худо (с) ва мусалмонон то он чо душманӣ карданд, ки мушрикони бутпарастро дар ҳар чо барои ҷанг бо онҳо таҳрик мекарданд ва худашон низ амалан бо мушрикон ҳамдаст ва бо ҳам дар ҷанги Ҳандақ ба Мадина рӯи оварданд, то мусалмононро қатли ом қунанд ва аз сафҳаи вучуд нобуд карда, шаҳрро горат намоянд ва натиҷатан номе аз дини ислом дар дунё намонад. Мусалламан агар мусалмонон гирдогирди шаҳри Мадина ҳандақ намеканданд ва агар зиракии баъзе аз мусалмонон, ки бо машварати Расулу-л-лоҳ (с) буд, ба кор намеафтод, душманон ба мақсадашон мерасиданд.

Ҳазрати расул аз ноҳияи онҳо эҳсоси хатари қатъӣ кард, бо онҳо ҷангид ва онҳоро мағлуб намуд ва бар диёрашон тасаллут ва бар амволашон ба унвони ғанимат даст ёфт ва онҳоро ҳалъи силоҳ намуд.

Чун яхудиёни кинатуз натавонистанд бо қудрати низомӣ коре аз пеш баранд, баъзе аз ҳушёрони онҳо аз қабили Ваҳаб ибни Мунаббаҳ ва Абдуллоҳ ибни Сабо дар либоси ислом омаданд, то дар либоси дӯст, кори душман биқунанд ва қасоси яхудиёни ҳамкеши худро аз мусалмонон бигиранд.

Ҳамчунин пас аз ҳаёти Расулу-л-лоҳ (с) дар давраи ҳулафои рошидин, буданд мардуме маҳсусан аз яхуд, ки ба зоҳир мусалмон шуданд ва барои роҳ ёфтанд ба вайронсозии ақидаи мардум ва барангҳектани фитна дар байнин онон ба ҳадде моҳирона зоҳиранд тақво мекарданд, ки ҳеч касе ба қуфр ва ниғоҳашон пай намебурд.

Хатари ин мунофиқин дар ҷаҳони ислом беш аз хатари мунофиқин дар замони Расулу-л-лоҳ (с) буд, зеро инҳо ба унвони ин ки аҳли дин ва китоби осмонии собиқ мебошанд, ривояте аз худ месоҳтанд ва ба даъвои ин, ки аз кутуби анбиёи гузашта мебошад дар байнин мусалмонон

паҳн мекарданд. Ваҳаб ибни Мунаббаҳ ва Абдуллоҳ ибни Сабо аз ҷумлаи чунин мардум буданд.

Тибқи ривояти Бухорӣ (саҳ.146, ҷ.9) омадааст:

-Интишори ахбор ва ривоёт аз аҳли китоб корро ба ҷое расонд, ки Абдуллоҳ ибни Аббос аз ин амр ба ваҳшат афтода мегӯяд:

Эй мусалмонон! Чаро аз аҳли китоб мепурсед ҳоло он ки китобатон «Қуръон», ки Ҳудо бар расулаш «Муҳаммад» нозил фармуда ҷадидтарин китобе аст, ки меҳонед ва танҳо китобе аст, ки холис аст ва ҳеч шубҳа ва дастоварде дар он роҳ наёфта аст. Ин китоб ба шумо тазаккур дода, ки аҳли китоб «яҳуд ва насоро» китоби Ҳудо «Таврот ва Инчил»ро табдил ва тағиیر доданд ва аз пеши худ ва аз фикри худ матолибе навиштанд ва гуфтанд аз назди Ҳудо нозил шуда, то аз ин роҳ аз пайравонашон каме пул ба даст оваранд. Оё он чи аз дониш, ки дар «Қуръон» омада аст барои шумо кофӣ нест ва оё улуми Қуръон набояд шуморо аз мурочиа ба онҳо бениёз ва аз пурсиши онҳо боз дорад? На, ба Ҳудо ҳеч гоҳ надиdem, ки ҳатто як нафар аз онҳо чизе дар бораи китобе, ки бар шумо нозил шуда бипурсад.

Гуфтем дастандаркорони қатли Умар (р) халифаи мусалмонон, яке Ҳурмузони зардуштӣ буд, дуввум Ҷуфайнии масехӣ, ки тарҷумаи ҳоли онҳо гузашт. Инак мерасем ба нафари сеюм, ки шахсе буд ба номи Фирӯzon машҳур ба Абулуълуи аҳвозӣ. Ў низ зардуштӣ ва ғуломи Муғийра ибни Шӯъба буд ва дар Мадина ба шуғли оҳангарӣ иштиғол дошт.

Ин нопок иҷрои қатли халифаи мусалмононро ба ўҳда гирифт ва барои ин кор ҳангоми субҳ дар масҷид камин нишаст ва замоне, ки он ҳазрат дар меҳроби масҷид истод ва барои ифтитоҳи намози субҳ такбир гуфт, бо ҳанҷаре, ки ҳудаш соҳта буд ва онро заҳрогин карда буд, ҷандин зарба

ба он ҳазрат ворид кард ва сездаҳ нафари дигар аз мусалмононро, ки меҳостанд ўро дастгир намоянд низ маҷрӯҳ намуд. Ҳафт нафари онҳо дар асари шиддати ҷароҳати ворида даргузаштанд ва чун ба василаи як нафари мусалмонон, ки рӯймол дар рӯйяш андохт, дастгир шуд, худро фавран бо ҳамин ҳанҷар кушт, то ҷараёни макр ғош нашавад.

Ҳазрати Умар (р) дар асари заробати ҳанҷари душманони ислом субҳи рӯзи ҷаҳоршанбе бистушашуми моҳи зулҳичҷа соли бистусаввуми ҳичрат вафот ёфт ва дар ҳуҷраи умму-л-мӯъминин ҳазрати Оиша ҷое, ки қабл аз ў ҳазрати расул (с) ва Абубакр (р) мадфун шуда буданд дар канори қабри Абубакр (р) ба хок супурда шуд.

Муддати ҳилофати ҳазрати Умар (р) даҳсолу, шаш моҳ ва ҳаждаҳ рӯз буд ва монанди ҳазрати расул(с) ва Абубакр (р) дар синни шастусесолагӣ падруди ҳаёт гуфт ва ба олами аъло шитофт.

Чунон ки фаҳмидем ташкилқунаңдагони қатли ҳазрати Умар (р) ҳудӣ набуданд, балки бегонагон ва душманоне буданд аз қавми зардуштӣ ва яхуд ва насорӣ, ки мулк ва мамлакаташонро аз даст дода буданд ва буғзи ислом ва кинаи мусалмонон дар қулубашон мечӯшид. Дар мабҳаси ҳилофати Абубакр (р) аз ривояти Ҳузайфа ибни Ямон саҳобии ҷалили Расулу-л-лоҳ (с) фаҳмидем модоме, ки ҳазрати Умар (р) дар ҳаёт бошад дарвозаи маҳкаме бар рӯйи фитна баста шуда ва ҳамин ки он ҳазрат аз дунё биравад он дарвоза шикаста ва фитна озод мешавад ва берун мечаяд.

Дар «Футухоту-л-исломия» (саҳ.179 ч.2) низ ҳадисе аз ҳазрати расул (с) ривоят шуда, ки мегӯяд:

- Рӯзе Умар ибни Ҳаттоб(р) аз муқобили Расулу-л-лоҳ (с) мегузашт. Ҳазрати расул (с) фармуданд:

-Модоме ки ин мард дар миёни шумо бошад байни шумо ва фитна дарвозае аст, ки ба шиддат баста шуда ва ҳамин ки ўз аз миёни шумо биравад он дарвоза боз хоҳад шуд.

Агар ба сайри таърих ва ҳаводисе, ки баъд аз шаҳодати ҳазрати Умар (р) дар ҷаҳони ислом ба миён омад, андаке назар қунем ба таври возех дармейёбем, ки он чи аз Ҳузайфа шунидем ва он чи аз ҳазрати Расулу-л-лоҳ (с) ривоят шуда саҳех буда ва он чи фармуд амалан воқеъ гардида.

Оре, баъд аз шаҳодати он бузургвор майдони басо васеъ барои фаолияти душманони ислом ва мусалмонон фароҳам шуд ва чунон ки меҳостанд ба хӯбӣ ба ормон ва орзуи худ расиданд. Дар байни мусалмонон фитна барангехтанд ва ихтилофоти хурдкунаңдае дар байни онон ба роҳ андохтанд, ки мунҷар ба ҷангҳои доҳилий ва қатли ҳалифаи саввум, баъдан мунтаҳӣ ба қатли ҳалифаи ҷаҳорум гардида. Пас аз он дар тӯли таърих фитнаҳо ва ошӯбҳои пай дар пайе, ки яке пас аз дигаре ба ҷаҳони ислом ва мусалмонон расид ва натиҷатан императори азими ислом, ки бо дасти тавони Умар (р) ба вучӯд омад ва бар ҷои ду императори азими дунё нишаст, аз азамат афтод ва қитъа-қитъа шуд ва ба ҳукumatҳои зиёд ва заиф мубаддал гардида, ки ҳеч қадом қодир набуд мустақилан рӯи пои худ биистад ва битавонад ба хуби аз худ дифоъ намояд.

Нигоҳи дубора ба шаҳсияти ҳазрати Умар (р)

Акнун мабоҳиси китоб ба инояти Ҳудованди ҷалла ҷилолуҳу ба охир расида аст, вале ачиб аст, ки эҳсос мекунам ҷозибаи мармузе дастамро ба идомаи кор мекашад ва монеъ аз ин мешавад, ки қалам боз дорам. Бинобар ин ба ниҳои ин ҷозиба табаррукан ба зикри шаммае аз азамати ҳазрати Умар (р) мепардозам.

Гарчи дар тайи баҳсҳои ин китоб то андозае ба азамати ин шахсияти азими ҷаҳони ислом пай бурдем, vale чи беҳтар, ки ба ин амри муҳим мустақилан таваҷҷӯҳ намоем ва онро ба қалам оварем. Аксари бузургони ҷаҳон ё азамати рӯҳонӣ доранд, ки сабаби маҳбубияти инсон дар байни мардум мешавад ё азамати шаҳсӣ доранд, ки сарчашмаи қудрат, шавкат ва нуғузи суханонашон мегардад. Дар тӯли таърихи башарият камтар дида мешавад, ки як нафар ҳам азамати шахсияти дошта бошад ва ҳам азамати рӯҳонӣ, vale Умар ибни Ҳаттоб (р) халифаи дуввуми Расулу-л-лоҳ (с) лоиқи ҳар ду азамат буд.

Мизони рӯҳии ҳазрати Умар (р) ҳамин бас, ки дар он ҳангом, ки бо як дасти тавонояш бисоти императори Форсро бармечид ва дар ҳамон ҳангом бо дасти пурӯздрати дигараши пояҳои маҳками императори Бизонро аз сарзамиҳои Сурия, Фаластин, Урдун ва Миср бармеандоҳт. Зоҳирон чунин касе бар ҳасби сиришти башарӣ агар рӯҳонияти азиме дар вучудаш набошад, бояд таҳти таъсир воқеъ шавад мутакаббир гардад, vale ҳазрати Умар (р) ба ҳадде азамати рӯҳӣ дошт, ки аслан таҳти таъсири ин пешрафтҳои ҳайратангез воқеъ нашуд.

Вақте ки ҳазрати Умар (р) бо қосиди эъзомии Саъд ибни Абуваққос дар беруни Мадина мулоқот ва муждаи фатҳи Қодисияро аз ў дарёфт кард, фатҳи Қодисия ба ҳадде муҳим буд ба манзилаи кушудани дарвозаи Форс ва тасаллут бар Мадоин пойтаҳти Сосонӣ буд, камтарин такаббуре дар ў роҳ наёфт, балки ҳамон марди рӯҳонӣ ва беш аз пеш фурӯтан ва мутавозеъ монд.

Чун қосиди ҳомили муждаи фатҳ, қаблан ўро надида буд ва намешиноҳт, аз шутури худаш пиёда нашуд. Ҳазрати Умар (р) низ дар канори шутур пиёда ва бошигубо роҳ мерафт. Дар ҳамон ҳол ҳар ду бо ҳам ба шаҳри Мадина

дохил шуданд. Ин чо буд, ки қосид фаҳмид ин касе, ки масофате дар канори шутур то ин чо пиёда омада халифаи Расулу-л-лоҳ (с) ва фармонравои ҷаҳони ислом аст, зоро мардум ба номи амиру-л-мўминин бар ў салом мекарданд. Вақте ки қосид маъзарат хост ва арз кард:

- Чаро нафармудӣ, ки амиру-л-мўминин ҳастӣ?
Фармуд:

- Боке нест бародарам.

Мардуми Мадина аз шунидани хабари хуши фатҳи Қодисия дар масҷиди Набавӣ ҷамъ шуданд, то ҳазрати Умар (р) бар ҳасби одати он рӯзгор ба минбар биравад ва нисбат ба ин муваффақияти бузурги низомӣ ва сиёсӣ як хутбаи муҳимми ҳамосӣ эрод намояд. Тасаввур мерафт, ки он ҳазрат ба муқтазои хислат ва фитрати башарӣ, худнамоӣ ва худситоӣ мефармояд.

Вале он ҳазрат бобати муваффақияти худ ҳатто як калима рӯи минбар ҳарф назад ва ба ҷои ин ки дар ҷаҳонқушоии худ ва пешрафти лашкарап ҳамосасарои фармояд, хабари фатҳи Қодисия ва ҷараёни ҷангро ба мардум мужда дод ва хутбаашро бо ин чумла, ки аз камоли рӯҳоният сарчашма мегирад ҳатм намуд:

- Эй мусалмонон! Ҳудои таборак ва таъоло ин маҳалро аз мардуме, ки ҳаққи онро надоштанд гирифт ва ба шумо дод, мабодо коре қунед, ки онро аз шумо боз гирад ва ба мардуме дихад, ки аз шумо бештар ҳаққи онро дошта бошанд.

Дар мабҳаси футухоти ҳазрати Умар (р) ҳондем, ки шаҳри Байту-л-муқаддас пас аз муҳосираи тӯлонӣ дарвозаҳои худро аз тариқи сулҳ барои вуруди ҳазрати Умар (р) боз кард. Усқуфи аъзам, амирон ва бузургони шаҳр ба интизори вуруди халифаи мусалмонон истоданд, ҳазрати Умар (р) ҳамроҳи фармондехони пирӯzmanдаш

дар ин ҳол вориди шаҳр шуд ва онро тасарруф фармуд. ФаҳмиDEM, ки шаҳри Байту-л-муқаддас шаҳри муҳими динии чаҳони масҳият буд. Масциду-л-ақсо, ки номаш дар Қуръон омада дар ин шаҳр воқеъ шуда. Қуръон сариҳан мефармояд:

-Ҳазрати расул (с) дар шаби асро ба ин масҷид дохил гардиid. Ин пирӯзии ошкор табъан бояд дар вуҷуди Умар (р) асаре аз такаббур ба вуҷуд оварад, зоро қазия беҳад муҳим буд.

Вале ҳазрати Умар (р) як марди бузурги рӯҳонӣ буд ва на танҳо дар асари ин пирӯзии азим ва ин фатҳи бузург камтарин такаббуре дар ўроҳ наёфт, балки худро гаравгони лутф ва азамати Ҳудо ҷалла ҷалолуҳу донист ва ҳамин ки он рӯзи таърихи поён ёфт ва шаб фаро расид дар урдugoҳи лашқари ислом рӯ ба даргоҳи муқаддаси парвардигор ва машғули намози шукр гардиid.

Оре, ин бузургвори рӯҳонӣ ба ҷои ин ки дар асари ин пешрафт ва муваффақияти азим мутакаббир шавад, мутавозеъ мегардад ва ба парастишни парвардигораш мепардозад.

Ин матлаб, ки чизе аз маҷмуаи умури муҳими таърихи ҳазрати Умар (р) мебошад, намунаи боризе аз азамати рӯҳонияте аст, ки дар вуҷуди он ҳазрат пинҳон буда, осори он дар пай ҳаводисе, ки рӯҳ медод, таҷаллӣ мекард.

Азамати шаҳсият ва нуғузи сухани ҳазрати Умар (р).

Азамат ва нуғузи сухани Умар (р) барои аввалин бор дар он рӯз мушаҳҳас шуд, ки Расулу-л-лоҳ (с) ва мусалмононро барои анҷоми воҷиботи дини ислом ошкро ба Масциду-л-ҳаром овард.

Дар пиromуни исломи Умар (р) дар ин китоб хондем, ки қабл аз ин ки ў мусалмон шавад, мусалмонан ва ҳатто ҳазрати расул (с) ибодаташонро пинҳонӣ ва дар хонаи дарбаста анҷом медоданд. Аз тарси душманон чуръат надоштанд дар Масциду-л-ҳаром ошкоро намоз бихонанд, аммо ҳамин ки Умар (р) ба дини ислом мушарраф гардида, раво надид ин вазъ идома дошта бошад. Аз ин хотир ҳузури Расулу-л-лоҳ (с) арз кард:

-Эй Расулу-л-лоҳ (с), чаро дини худро пинҳон кунем ва ҳоло он ки мо барҳақем? Ҳулоса чунон ки дар он ҷо шарҳ додем Расулу-л-лоҳ (с) ва мусалмонанро аз хона берун овард ва ба Масциду-л-ҳаром бурд, ду бор Байту-л-лоҳро дар назари душманон тавоф карданд. Дар он рӯз барои аввалин бор дар муқобили Каъбаи шариф истоданд ва намоз хонданд ва ҳеч кас аз душманон ба худ чуръат надод, то монеъи онҳо бишавад.

Дар ин ҷо буд, ки ҳазрати Умар (р) ин ҷумлаи таърихии худро ба гӯши мардум расонд ва фармуд:

-Аз таърихи имрӯз дигар Ҳудоро ҳаргиз пинҳонӣ намепарастем.

Аз ин ҷо аст, ки Абдуллоҳ ибни Масъуд чунон ки Бухорӣ ривоят карда мегӯяд:

«Аз рӯзе, ки Умар (р) мусалмон шуд, барои ҳамеша тавоно шудем, исломаш барои мо фатҳ ва пирӯзии муҳиме шуд» ҳамчунин Абдуллоҳ ибни Масъуд мегӯяд».

«Ёд дорам, ки наметавонистам дар муқобили хонаи Каъба намоз бихонам, то он ки Умар (р) ба дини ислом мушарраф шуд. Он гоҳ рӯ ба рӯи Каъба намоз хондем».

Чунон ки мебинем ҳазрати Умар (р) чунон азamat ва шахсияти боризе дошт, ки бо ин иқдоми шучоонаи худ сафҳаи нуронии ҷадид ва муҳиме дар таърихи ислом боз

кард, яъне ибодати исломиро, ки қаблан пинҳонӣ сурат мегирифт барои ҳамеша ошкор соҳт.

Оре, он чи акнун мебинем ё мешунавем, ки дар нуқоти гуногуни Аврупю, Амрико, Африқо ва Осиё масцид соҳта шуда ва мусалмонон озодона воҷиботи динии худро дар ин масочид анҷом медиҳанд, асоси он ҳамон рӯз бо дасти пурқудрати ҳазрати Умар (р) пайрезӣ шуд, ки мусалмононро ба Масциду-л-ҳаром ворид фармуд, то ибодаташонро ошкорро анҷом диханд. Инчо лозим медонам бори дигар шеъри Фирдавсиро дар «Шоҳнома», ки дар ин хусус дар шаъни азими он ҳазрат сурудааст пешкаш мекунам, ки мегӯяд:

Умар кард исломро ошкор.

Биорост гетӣ чу боги баҳор.

Дар боби адолати Умар (р) дар ин китоб ҳондем, ки мардуми Макка назди он ҳазрат шикоят карданд, ки Абусуфён бо соҳтани садде, оби дарраеро ба тарафи манзили онҳо ҷарҳонда ва ҳонаҳои онҳоро дар маърази ҳатари сел қарор дода аст. Он ҳазрат ба маҳал рафт, Абусуфёнро низ ба маҳал ҳозир намуд ва дар пешӣ назари шикояткунандагон ва мардуми дигар ба Абусуфён амр фармуд, то саддеро, ки соҳта буд бо дасти худ ҳароб кунад. Абусуфён фавран итоъат кард ва онро ҳароб кард ва сангҳои онро бо дасти худ ба ин тараф ва он тараф бурд.

Ин ҳамон Абусуфён, -сарвари бани Умая фармонравои Макка буд, ки рӯзе дар ин шаҳр амр мекард ва мардум итоъат мекарданд ва фармон мебурданд. Ин ҳамон фармонраво аст, ки пеш аз исломро пазируфтганаш аҳзоб ва қабоили арабро ҷамъ намуд ва ба Мадина ҳуҷум бурд, то мусалмононро қатли ом ва Мадинаро ғорат кунад. Акнун ҳамин шери бани Умая дар муқобили азамати ҳазрати

Умар (р) заиф шуда фармон мебарад. Мутақобилан ҳазрати Умар (р) низ аз ин бобат на танҳо заррае худҳоҳӣ ба худ роҳ надод, балки дар ҳамон ҷо ва дар назари ҳозирон рӯ ба Каъбаи муқарамма кард ва гуфт:

-Худоро сипос, ки бандаш Умар (р)-ро ба ҷое расонид, ки ба Абусуфён дар шаҳри Макка фармон медиҳад ва Абусуфён фармон мебарад.

Бо он ки ҳазрати Умар (р) ба лашкаркашӣ ба ховари миёна дасти Ҳеракл императори Бизонсро аз якояки шаҳрҳои Фаластин, Урдун ва Сурия қатъ кард ва ўпас аз ин ки Антокиё - охирин сангарашро аз даст дод, барои начоташ аз қатл ё асорат ба дасти лашкари Умар (р) аз ин диёр фирор кард ва ба Қустантания пойтахти қаламрави аслии худ рафт. Ҳангоми тарки ин диёр бо дили пур аз ҳасрат ва андӯҳ бо Сурия видоъ кард ва гуфт:

«Салом бар ту эй Сурия! Саломе, ки байд аз ин бо ҳам мулоқот наҳоҳем кард ва румиён пас аз ин ҷуз бо хавф ва тарс ба сӯи ту боз наҳоҳанд омад».

Бо вучуди ин пас аз ин ки муддате аз ин қазия гузашт маълум шуд, ки Абдуллоҳ ибни Ҳузайфа саҳобаи бузурги Расулуллаҳ (с) асир шуда ва дар Қустантания зиндонӣ аст. Густов Лубун менависад:

-Ҳазрати Умар (р) дар ин бора ба Ҳеракл чунин нигошт:

- Ба номи Ҳудои баҳшандай меҳрубон.

Ҳамду сано Ҳудовандро, ки Парвардигори оламиён аст ва дуруду раҳмат бар расули ўбод.

-Аз бандай Ҳудо Умар (р) ба Ҳеракл императори Руми Шарқӣ. Ба расидани вусули ин нома Абдуллоҳ ибни Ҳузайфаро, ки дар ҳабси шумо аст озод ва ўро назди моравон намоед. Агар чунин умед аст, ки Ҳудо шуморо ба роҳи рост ҳидоят фармояд, вагарна барои набард бо ту

мардуме мефиристам, ки дунё ва мол ва матои дунё наметавонад онҳоро аз вазоифи илоҳӣ боз дорад. Ва салом (сулҳ, осудаҳотирӣ) бар роҳравони роҳи рост.

Номаи ҳазрати Умар (р) ба дасти Ҳеракл мерасад. Зоҳиран бо он зарбаҳои низомӣ, сиёсӣ ва моддӣ, ки аз Умар (р) хӯрда буд, бояд аз ин нома ба ҳадде ҳашмгин гардад, ки онро пора ва тика - тика намояд ва ба дасти бод бисупорад, вале ў ба ҳадде зери таъсири шавкати Умар (р) ва таҳти азамати ў воқеъ шуда буд, ки фавран фармон дод Абдуллоҳ ибни Ҳузайфаро аз зинҷон озод намоянд ва ўро бо эҳтиром ва ҳамроҳ бо тӯхфаҳо ва ҳадя назди Умар (р) фиристод.

Аллоҳу акбар! Чи азамате дар вучуди Умар (р) пинҳон буд, ки душманаш бо он ҳашамат ва дабдабаи мулки мамлакати бизонсӣ дар муқобилаш пешони бар замин мениҳад ва фармонашро итоъат ва ичро менамояд?

Чанд қазияи фавқ намунаи рушане аз осори азамат ва шахсияти бузурги Умар (р) мебошад, ки дар паи ин ҳаводис ошкор гардида.

Ин як амри мусаллам аст, ки ҳар гуна асаре, ки дар паи ҳаводис ва пешомадҳои муҳим аз инсон зоҳир мешавад муайянсозандай шахсият ва байёнгари мизони азамати ў мебошад, чи он ҳаводис аз худи инсон содир шавад ва чи ба таври тасодуф барои ў пеш ояд.

Охирин сухани мо дар бораи ҳазрати Умар (р)

Ҳар кас ба таърихи зиндагонии ҳазрати Умар ибни Ҳаттоб (р), ки дар ин китоб ба таври ихтисор зикр шуд, каме диққат қунад мефаҳмад, ки ҳикмати илоҳӣ дар кор буд, ки он бузургвор бар маснади хилофати хотаму-л-анбиё салавоту-л-лоҳи ва саломуҳу алайҳӣ бинишинад, то шарипати муқаддаси ислом дар асари нуфузи сухан ва

шахсияти ў ба хориҷи нимҷазира роҳ ёбад ва мунташир шавад ва адолати иҷтимоӣ мутобиқи дастурот ва таълими шариати ислом дар асари эҳтимоми он бузургвор дар байнни кулли табақоти мардум дар дохил ва хориҷи нимҷазира на бо гуфтор, балки амалан ва ба таври мусовӣ иҷро шавад.

Хондем, ки ҳазрати Умар (р) чи гуна қувваҳои фармонравоёни машҳури он даварро дар ҳам кӯбид ва бар кишварҳои бузурги он рӯзгор тасаллут ёфт ва худ ба ҷои онҳо нишаст. Аҳкоми китобҳои кӯҳнаи истибдодии он фармонравоёни ҷаборро, ки бар асоси тафриқаи табақотӣ, қарнҳо бар сари кор буд дур афканд ва Қуръони Худоро ба ҷои он китобҳои кӯҳна ва аҳкоми одилаи дини Худоро дар ҷои он аҳкоми истибдодии зиёнбахш устувор фармуд.

Коҳи тамаддуни азиме, ки сангӣ асоси он бо дасти мубораки ҳазрати расул алайҳи салоту ва-с-салом гузорида шуд ва ҳазрати Абубакр (р) дар замони хилофаташ рӯи он кор кард, ҳазрати Умар (р) онро ба тавфиқи парвардигор ба камол расонд ва натиҷатан як инқилоби сиёсӣ, ки зомини саодати ҷомеъаи инсонӣ буд дар ҷаҳони ислом, ба вучуд овард.

Агар касе ба умури муҳимме, ки ҳазрати Умар (р) муваффақ шуд дар давраи хилофаташ анҷом дихад, ба дидай инсоғ нигоҳ қунад, фаҳм ҳоҳад кард, ки он бузургвор дорандай сифот ва хислатҳои як фармондехӣ муқтадир ва ботаҷриба дар кишварқушои ва дорони камоли маҳорат ва сиёсат дар идораи умури мамлакат ва императории васеъ буд, ки бо дасти тавонони худи ў бунёд ниҳода шуд ва бо инояти худи ў ба дурустӣ идора мешуд.

Ҳар гоҳ халифаҳо баъд аз ҳазрати Умар (р) ҳамон сиёсат ва тадбиреро ки ў дошт медоштанд ва монанди ў маҷлиси хилофат медоштанд ва дар корҳои муҳими хилофат бо

аҳли маҷlis дар миён мегузоштаңд ва тасмими ниҳоиро мегирифтанд, бешак футуҳоти исломӣ ва дини ислом, ҷаҳонро мегирифт ва мусалламан он ҷангҳои дохилӣ, ки сабабгор ба тазъифи мусалмонон гардида, пеш намеомад ва давлати ислом ҳамон шавкат ва азamatи беназири худро ва дини ислом ҳамон ваҳдат ва ҳамон сафо ва равнақи рӯҳонии худро барои ҳамеша ҳифз мекард.

Вале мутаассифона шуд он чи шуд ва ҷалол ва ҷилваи ҳукумати ислом бо вафоти он бузургвор тибқи шаҳодати таърих хотима ёфт. Қалби давлати ислом, то абад дарднок ва нолон шуд ва ҷашми дини ислом барои ҳамеша гирён ва ашкборон гардида, чунки дигар касе монанди он бузургвор барои онҳо аз модар назоид ва ҳаргиз намезояд.

Ба таърихи шаби ҷумъа бистусаввуми соли 1398 ҳичрии қамарӣ мусодиф бо понздаҳуми муҳаррами моҳи 1356 ҳичрии шамсӣ.

Сайид Абдуrrаҳими Ҳатиб

**ТАЪРИХИ ХУЛАФОИ РОШИДИН:
АБУБАКР (Р) ВА УМАР (Р)**

Баргардонанда:
Муҳаммадиқболи Садриддин

Муҳаррири масъул:
Қиёмидин Сатторӣ

Муҳаррири матни тоҷикӣ:
Шараф Атой

*Хурӯғчин: Мехрбонуи Назрӣ
Тарроҳ: Диловари Бобоҳон*

Баргардон аз рӯи китоби “Шайхайн”, интишороти
“Эҳсон”: нашри соли 1382 ҳичкрии шамсӣ,
чопи шашум: сурат гирифтааст.

Ношир: ЧДММ «Суннатулло»

Супориш: № 3

Таърихи чоп: 1. 03. 2006

Теъдод: 1000 нусха

**КИТОБХОЕ, КИ АЗ БАРГАРДОНДАИ ИН
КИТОБ ТО БА ҲОЛ ТАРҖУМА ВА ТАХИЯ
ШУДААСТ:**

- 1. Ҳазор ҳикмат;**
- 2. Лаънатшудагон дар ҳадисҳои набавӣ;**
- 3. Саду як қисса аз ҳаёти Абубакри Сиддик (р);**
- 4. Саду як қисса аз ҳаёти Умар (р);**
- 5. Таърихи хулафои рошидин: Абубакр (р) ва Умар (р);**
- 6. Таърихи хулафои рошидин: Усмон (р) ва Али (р);**
- 7. Аниси занҳои покдоман;**
- 8. Оиша - пешвои бонувони мӯъмин ва дӯстдоштатарин ҳамсари паёмбари оламин;**
- 9. Одоб ва хусусиятҳои моҳи Рамазон;**
- 10. Моҳи Рамазон, истиқбол ва зиндадошти он;**
- 11. Фазилати шаби Қадр ва даҳаи охири моҳи Рамазон.**